

Ю. БОБОЕВ

**НАЗАРИЯИ  
АДАБИЁТ**

МУҚАДДИМАИ  
АДАБИЁТШИНОСИЙ

/ Қисми якум /

Ю. БОБОЕВ

НАЗАРИЯИ  
АДАБИЁТ

(ҚИСМИ 1)

Муқаддимаи адабиётшиносӣ

ДУШАНБЕ  
«МАОРИФ»  
1992

## АЗ МУАЛЛИФ

Мо ҳоло дар замоне умр ба сар мебарем, ки инсон бо аклу хиради чүёш ба асрори осмону замин сар дароварда истодааст. Пойн одамй кайхо ба моҳ расида, ҳоло омӯзиши сайёраҳон наздику дур — Зўҳрою Зухал, Мирриху Муштарй ва дигар идома дорад. Ихтироъқорин зехни дақиқу зариф ва нерую хунарварни дастони заркуби инсон факат бо такомули парвози илму техника маҳдуд намонда, ба олами фарҳангни башарият, аз чумла санъату адабиёт таъсир мегузоранд.

Асри мутаммадину мутараккии мо, ки бештар ба муборизаҳои пуршидати эҳсосу эҳтироси одамй ва имтизоҷи аклу ҳис мепардозад, боиси хусусиятҳои коинотӣ (космӣ) гирифтани осори бадеъ шуда истодааст.

Аз ин рӯ масъулияти санъаткорон ҳамчун муборизони соҳан илму адаб дар назди ҳалқ ва замон кунун бағоят меафзояд. Вазифаҳои санъату адабиёт ҳоло аз рӯи лаҳзаи ҳозираи замони бозсозӣ пеш гирифтани татбики амалии программаҳои дигарсозии ҳаётӣ иқтисодӣ ва сиёсӣ муайян мешаванд. Вусъати ташабbusи ҳалқ ҳамчун омили мусоиди пешравӣ бо роҳи навсозии демократӣ барои фаъолияти ҷамъияти нав имконияти нав муҳаёв меисозад.

Роҳи минбаъд ҳам инкишоғ додани демократия ва ошкорбаёйӣ, муттаҳид гардидани тамоми қувваҳои бозсозӣ барои ҳаллу фасли проблемаҳон навсозии ҷамъияти ва қатъиян иштаги гирифтани процессу амалиёти конструктивӣ аҳамияти принципӣ дорад.

Кори таълиму тарбия дар шароити ошкорбаёйӣ, демократия ва плорализми<sup>1</sup> афкор бояд ба процессҳои реалии ҳозираи ҷамъияти асос гузорад. Он бояд афкори ҷамъияти, манфиати гурӯҳҳои мухталифи меҳнаткашонро ба назар гирифта, ба иҷрои барорники вазифаҳои қуллии бозсозӣ мусоидат кунад.

Барои тарбибу ташвиқи гояҳои нави ҷамъияти ва навсозиҳои иҷтимоӣ ҳалқу ватан на факат адабиётӣ бадеъ — шеъру достон, повесту роман, очерку ҳикояи хизмат менамоянд, вазифаҳои илми адабиёт низ хеле бузург аст. Назарияи ҳадабиёт — фаннест, ки барои дарки амиқи ҷузъиёту тафсилоти унсурҳои тасвиркории адабиётӣ бадеъ, масъалаҳои эстетикау этика, яъне моҳияти ҳусниёт ва аҳлоқу одоб ва ғайра ба омӯзандана мадад расонда, ўро воқиғи ҳусусиятҳои санъату маҳорати қаламдаст ва асрори эҷодиёти вай мегардонад. Шиносоии завқманди илми адабиёт бо воситаю василаҳои санъаткорон, бо ягонагию гуногунии усул ва услубу забон, тарзу тариқи ҳалли мавзӯи асосӣ ва гири мони қаламдастони ҷудогона имконият фароҳам мекунад.

<sup>1</sup> Плорализм — гаълимоти фалсафист, ки ягонагии оламро инкор мекунад ва чунин мешуморад, ки асоси оламро мабдаи зиёди мустақил ҳастанд мавжӯи асосӣ ва гири мони қаламдастони ҷудогона имконият фароҳам мекунад.

орад, то ки ў бо донишу фажмиши амику аниқ фаркияти эчодкотрии нависандагонро ба диг'арон расонад.

Барои адой ин вазифаи начиб китоби дарсии «Назарияи адабиёт» дар дасти муаллим ва тарбиятгар аслиҳан беминнат аст, ки тавассути он тарикиати фахмидани осори бадеъ ва чӣ гуна ба таҳлилу тадқик гирифтани онро ба донишҷӯён меомӯзад.

«Назарияи адабиёт» — фанин асосиест, ки дар факультетҳои забону адабиёти донишгоҳу донишкадаҳои олии республика омӯхта мешавад. Ин фан ба мисли дарси «анатомияи инсон» дар донишкадаҳои тибӣ хеле муҳим буда, донишҷӯро бо соҳту қисматкоҳо ва устухонбандии адабиёти бадеъ шинон мекунад. Ба сабаби мурракбаниш «назарияи адабиёт» дар курсҳои поёни болой (I—V) ба тарики хатмӣ ба ҷадвал доҳил мешавад.

«Назарияи адабиёт», ки қисми якӯмаш «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» ном гирифтааст, ҳамчун китоби комили таълимӣ нахустин бор дар соли 1987 ба табъ расида буд. Ҳоло он ба тақозои замон бо тасҳеху иловаҳо ва бобҳои нав тақмил ёфтааст.

Барои вусъати тақомулоти дониш завқмандони илми адабиёт метавонанд ба маводи (материали) иловагӣ муроҷиат намоянд. Муҳимтарини онҳо иборат аз китобҳон зеринанд: Баҳром Сирӯс «Қоғия дар назми тоҷик» (1955) ва «Арӯзи тоҷик» (1963); Туракул Зеҳнӣ «Санъати сӯҳан» (1979); Расул Ҳодизода, Муҳаммадҷон Шукурӯв ва А. Абдулъабборов «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» (1966), А. Сайфуллоев «Ақидаҳои адабии В. И. Ленини ва адабиёти тоҷик» (1973); Соҳиб Табаров «Дастури таълимӣ доир ба назарияни танқиди адабӣ (к. I—1980, к. II—1983); Раҳим Мусулмонқулов «Назарияи адабиёт» (1991) ва «Саъъ ва сайди таъриҳии он дар нари тоҷик» (1970), Атоулло Ҳусейнӣ «Бадоъ-ус-саноеъ» (1974), Камолиддин Ҳусайн Вонзи Кошифӣ «Бадоъ-ал-афкор фӣ саноъ-ал ашъор» (1977), «Асрори сӯҳан» (1980); Абдунабӣ Сатторов «Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмони Ҷомӣ» (1975); Раззоқ Гаффоров «Нависанда ва забон» (1977), «Устоди бузурги сӯҳан» (1978); Колектив «Китобхонаи назарияи адабиёт» (1975—1976); «Дурданоҳаи наср» (ч. I, 1987; ч. II, 1989); Аҳмад Абдуллоев «Масъалаи жанр ва услуб дар назми лирикии форсу тоҷики нимаи аввали асри XI» (1983); Шарифҷон Ҳусейнзода ва Ҳудой Шарифов «Макоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик» (1985); Холик Мирзозода «Лӯгати адабиётшиносӣ» (барои мақтабҳои миёнаю олий (1991); Шоҳзамон Раҳмонов «Мусаммат, ташаккул ва таҳаввули он» (1987) ва «Таҳаввули воҳидҳои лирики» (1988).

Равнаку ривоҷи амалии илми адабиётшиносӣ ва назарияи адабиёт дар рисолау тадқикоти устод Садриддин Айни, Абдуғанӣ Мирзоев, шарқшиносион — Иосиф Самуилович Брагинский, Даниил Семёнович Комиссаров, Александр Николаевич Бодырев, Зоя Григорьевна Османова, Ҳолик Мирзозода, Шарифҷон Ҳусейнзода, Носирҷон Маъсумӣ, Муҳаммадҷон Шукурӯв, Расул Ҳодизода, Атаҳон Сайфуллоев, Аълоҳон Афсаҳзод, Соҳиб Табаров, Воҳид Асрори, Раҳим Мусулмонӣ, Ҷонон Бобокалонова, Ҳуршёда Отаконова, Абдунабӣ Сатторов, Ҳудой Шарифов, Зоҳир Аҳрорӣ, Юсуф Ақбаров, Ҳамроқул Шодикӯлов, Абдураҳмон Абдуманонов, Ҷура Бакозода, Аскар Ҳакимов, Абдуҳолик Набиев ва бальзе дигарон возех ба назар мерасад.

Муаллифи ин сатроҳ дар давоми тайёр кардани нашри нави' китоб ба қомёбииҳон намоенӣ имрӯзӣ илми адабиёту эстетикии русу тоҷик ва ҷаҳонӣ истинод дорад. Инчунин тағйиротҳо, ки дар ҳаёти сиёсию иқтисадӣ ва маданияи ҷамъияти мо аз миёнаи солҳои ҳаштод инчониб ба вучӯд омада истодаанд, аз ҷашмидошӣ мо дур намондаанд.

Бозсозӣ ва демократиконидани ҷамъияти ҳозираи мо муддатест тамоми соҳаҳои ҳаёти моддӣ ва маънавии мамлакатро фаро гирифтааст. Аз ин поя ба таълимӣ назарияи адабиёт низ бо як назар тоза назар ғофандан зарур аст. Дар катори илмҳои фалсафа ва эстетика, ҷамъиятшиносӣ ва таърихи назарияи адабиёт ба бисер масъалаҳои ҳаёти ҷамъияти дарҳо намуда, дар ташаккулу тарраккӣ ва рушду камолӣ фард саҳм мегирад.

Бинобар ин барои фаҳмидани таносуби бозсозӣ ва маданият — санъату адабиёт, илму техника ва аҳамияти ба ҳам лайвастагии он, андаке ба хусусияту вазифаҳои бозсозӣ таваққуф кардан лозим меояд.

Бозсозӣ, ки чун талаби ҳаёт дар воқеяни сӯбетӣ аз Пленуми апреди соли 1985 сар карда, маъмул гардид, кунун ба ҳодисаи ҷаҳонӣ табдил ёфт. Ҷӣ дар дохили мамлакат ва ҷӣ берун аз он, дар муносибатҳои байналхалқӣ дигар ба таври қадима ва консервативӣ зистан номумкин гардида, аз соли 1986 инчониб таъбири «тафаккури нав» ба амал даромад. Тафаккури нав, аз нав ба ҳодихии сарватҳои маънавию 'моддӣ' илко мекард, ки дар зиндагӣ ва муносибатҳои давлатиҷиҷамъияти табаддулоти қатъие ба вуҷуд овардан амри воқеъ аст. Агар доир ба масъалаю муаммои байналхалқӣ бо ҷанд ҷалима гуем, маҳз ба шароғати бозсозӣ ва пешгирифтани ошкорбаёни демократиконидани соҳти ҷамъиятиамон ҳоло паст шудани шиддати таҳдиди ҷанг ва ҳаробкориҳои ноҳиявӣ идома дорад. Дар иртиботи давлатиҷои ибораҳои «дӯшман», «рақиб»-ро таъбириҳои «ҳариф» ва «шарик» ишғол карда истодаанд. Бозсозӣ ки ба як раванди (процесси) таърихи табдил ёфт. Тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, дар китъаҳон гуногуни ҷаҳон дар бораи он ташреҳу тафсирӣ сершумору муҳталиф дидая шунида мешавад. Вале муносибати некназарона ва мӯътамадона ба он фузунтар аст.

Аз хусуси роли он дар ҳаёти мамлакат бошад, дар мачлиси машваратни умумиитифоқии намояндагони синфи коргар, дехқонӣ, инженеру технико ҷунин маънидод ёфт: моро ба ғояҳон бозсозии кули на ягон ақидаи бофта, на майлу қӯшиши субъективӣ, на ҳавою ҳавас, балки ҳуди ҳаёт рахнамо гардид. «Максади асоситарини сиёсати бозсозӣ,— гуфта шуд.— ин, пеш аз ҳама, ғамхорӣ дар ҳакқи инсон аст. Мо инсон, зиндагӣ ва ташвиши, манфиат ва саъю қӯшиши вай, ояндai дилпурони тамоми наслҳоро маҳз дар маркази сиёсати бозсозӣ қарор додем. Аз ин рӯ, маҳз ба ин тараф ҳидоят ва равона қардани тамоми иқтисодӣти мо, раванди сиёсӣ, инкишоғи маънавӣ, раҳо қардани одамон аз қайди вазъияте, ки онҳо дар натиҷаи дур шудан ҳам аз воситаҳои истеҳсолот ва ҳам аз кори шӯроҳо, иштирок намудан дар идораи мамлакат дучори он гардидаанд, масъалаи асосист. Албатта, ин вазифаи азими таъриҳӣ мебошад. Ба тарзи дигар, мо ба ҷониши навсозии ҷамъияти хусусияти инсонпарварони соҳти демократиро ошкор қарданием...

Бозсозӣ ба дигаргунсозиҳои қатъии иҷтимои иқтисодии тамоми соҳаҳои ҳочагии ҳалқ роҳ қушод. Мо тавассути шаклҳои нави ҳочагидорӣ ва идора, системаи нави ҳавасмандгардонӣ манфиати меҳнаткашонро бо комёбихони прогресси илмию техники алоказаманд менамоем, ки дараҷаи ҳосилҷокиро баландтар бардорем. Дараҷаи ҳосилҷониро, ки дар арсаи бозсозӣ ба зур баланд мешуд. Бидуни афзоиши ҳосилҷоникии меҳнате, ки ба манфиатдории ҳуди меҳнаткаш ва истифодаи прогресси илмию техники асос ёфта бошад, дараҷаи меҳнат ба ҳеч ваҳҳ баланд намегардад...

Бозсозӣ равандҳои пурҷӯшу ҳурӯши дигаргунсозиҳои соҳаи маънавиро ба миён овард. Дар ин соҳа ҳам, ҷун дар дигар соҳаҳои ҳаёт ин равандҳои ба таври гуногуни пурхтилоф давом доранд... Вале, сарфи назар аз тамоми ҳамбуҷидҳо дар ин ҷо ҳам тамоюли асосӣ густариш мёбад. Ин тамоюл ва ташаккули мухити нави маънавӣ дар заминан арзишҳои демократии умуми-башарӣ иборат аст.

Маҳз ин тамоюли асосию солимро мустаҳкам бояд қард. Бар зидди ҳар зуҳуроти номатлуб, бар зидди тамоми ақидаҳои бадҳоҳона, ки ба максади сиёҳ қардани раванди таҷаддуди маънавии ҷамъият баён қарда мешаванд. Қатъӣ мубориза бояд бурд. Дар ин бобат аз гуфтани ҳакқи тап ҳаё набояд қард!

Дар ин мухити навсозии демократӣ, ки он ақлу ҳуши оламиёнро ҷалбу ҷаззӣ кардааст, баҳсу мунозираҳо дар атрофи вай ва дар атрофи нуктai

назари идеяй-эстетикй зүртэр мегардад. Ахамияти назарияи бадей авчү барор мегирад, нуфуз он ба инкишофи адабиёт санъат фольголтар мешавад. Бедарак нест, ки дар соҳаи назарияи адабиёт ва эстетика мубоҳисаҳои ҷиддӣ ва гоҳо саҳт ба миён омада, дар пайкори идеяй на факат рӯҳи муборизаи зидди эстетикаи буржуазӣ ва таъсири он ба қайди шарҳ меояд, инчунин кӯшиши ба ҳам пайвастани назарияи бадей бо амалияи санъат таъкид мегардад, то ки фикри эстетикӣ ба аслиҳаи тезу бурро табдил ёфта, барои пешравӣ ва ғанои таҷрибаи бадей хубтар хизмат қунад.

Холо, дар айни қашфиёти марҳалай нави ҳаёти мамлакат, ҳалқ ташаккули шахсиятеро яке аз вазифаҳои муҳимми худ доинистааст, ки ӯ ҳартарафа мутараккӣ ва ҷамъиятии фаъол, маънан ғанийе ва ҷисман нерӯ ва поках-лок бошад. Бар ҳилоғи замони маъмурию фармонравой ва сукуту рукут, ки завқу ташаббуси шаҳс дар ҳар соҳаи илму амал тазъиқ мегардид, қунун, дар айёми бозсозӣ, ҳар як одами советӣ дар ҳалли воқеаҳои гуногуни зиндагии ҷамъият бо тамоми шиддати масъулиятшиносӣ ва эҷодкорӣ иштирок мекунад.

Дар ин вазъият, мазмуну мундариҷае, ки олами ботинии одамро ғанийе мегардонад ва ғизо мебаҳшад — ин ҷаҳонбинии илмӣ-эстетикии нави демократӣ мебошад, ки асоси асосҳои шуури сиёсӣ, маданияти сиёсӣ ва мавкеи фаъоли ҳаётии уст.

Ҳаракати сифатии шуури ҷамъиятие, ки холо дар ҳамаи ҷабҳаи рӯзгори мон ба ҷунбишу такон омадааст, ба намояндагони эҷодиёти бадей таъсири намоён дорад. Эшон қабл аз ҳама бояд бо маҳақу мөъёри ҳозирзамонии омӯзиши эстетикии воқеяят мусаллаҳ бошанд. Истеъдоду қобилията дар ҳолате вазифашионро мукаммал адо менамоянд, ки агар онҳо ба моҳияти роҳи пешгирифтai ҳалку ватан амиқ сар фуру бурда, асарҳои муносиби роҳи замон оғаранд. Ва ҷунин дастовардҳои ҳакиқӣ пурарзише, ки дорон эҳсосоти пурандоранд, боиси ғановати маънавии ҳонандай советӣ ва фардияти ӯ ҳоҳанд гардид.

Дар айни ҳол на факат вазифаи адабиёти бадей, инчунин роли осори назарияйӣ, бахусус назарияи адабиёту санъат афзуза, дар тарбияи аҳлоқу одоб, қадрдонию масъулиятшиносӣ, раҳму шафқат ва инсондустӣ саҳмгузорӣ ҳоҳанд кард.

Донишчӯро, ҳамчун кувваи ояндаи ҳаёти ҷамъиятий ва созандагони биноми ҳазораи нав лозим аст, ки аз ҷавонӣ, аз иқдоми давраи таҳсилу илмомӯзӣ бо асосҳои назарияю амалияи адабиёти бадей мусаллаҳ гардида, дар задухӯрдҳои илмии ба пеш истода омода бошанд. Ҳамаи ҳатмкунандагони мактабҳои маълумоти умумӣ, омӯзишгоҳҳои касбҳои тежники, мактабҳои миённаи мâхsus саҳмандони олии ҷумҳуриро зарур аст, ки таълимиро ба охир расонда, дар давраи навсозиҳои ҷамъиятии советӣ ба ҳаёти мустақилона қадам гузошта, мавқеи худро дар бозсозӣ дарёбанд. Ояндаи бозсозӣ дар дasti онҳост. Аз он ки ҷавонон чи тавр метавонанд ба тарзи нав кор қунанд, аз имкониятҳои демократиконӣ ва ошкорбаёни, аз хислатҳои маънавӣ ва моддӣ, ки наслҳои гузашта комёб шудаанд, истифода бааранд. Оянда дар қадом шароитҳо кору зиндагӣ кардани эшон ба он вобаста аст.

Бояд боварӣ изҳор кард, ки ҷавонон анъанаҳои интернационализм, дӯстии ҳалқҳоро, ки ба ҷамъияти мо хос аст, давом ҳоҳанд дод. Мӯътакидем, ки онҳо ҳама корро баҳри пойдор гардондани роҳи демократӣ, бартараф кардани мушкилот дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маданияи ҷумҳурияномон ба ҷо меоранд.

Ҷавононро ҳаёти бузургу рангин дар пеш аст. Бояд кӯшиш бинамоянд онро арзанд ба сар бааранд ва солҳои бехтарини ҳаёташонро ба бозсозии сифатҳан нави ҷамъиятамон баҳшанд. Дар ин самт, дониши амиқу ҳаматарафай таъриху назарияи санъату адабиёт мададгори онҳост.

Фёдор Михайлович Достоевский ҳикмате дорад: «Ҳуснӣст ва зебой наҷоти ҷаҳон аст». Дар замони мо ҷунин шиор машҳур гардидааст: «Агар ҷомеа маданиятро ҳифз қунад, маданият ҷомеаро начот ҳоҳад дод». Ин бесос нест. Ҳусну зебой ва бунёди фарҳанг хоси сифати шаҳси наҷибу со-

хїбмаданият буда, он дар рафтору атвор, олихимматӣ ва сахопешагӣ, дар муоширати дилсузона бо мардум, дар некхисолӣ ва равшанзамирии ў зоҳир мегардад. Мехнат пайвандгари хусниёт ва сиёсат буда, меъёру мизони муяйинкунандай шаъну шавкат ва курбу мансалати одамист. Эстетика ва меҳнаткаринӣ аз сифатҳоест, ки муаллими чавон пас аз ҳатми донишкадаи оли онҳоро дар даргоҳу диёри азизаш бояд чун шамъи фурӯзон пардозад. Аз ин рӯ, соҳиби дониши амиқу ҳарҷониба будан, дар ҳуд ва дигарон ҳиссаи интернационалий тарбия намудан ва ҳулосаи қалом, ба мартабаҳои олии шахси баландмаданият расидан барои ҳар ҷавони ҳудогоҳ ҳам фарзу ҳам суннат аст.

Хизмат баҳри тезонидани тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат санъаткоронро даъват менамояд, ки бо иштироки бевоситаашон боиси фаъолмандии омили инсон гарданд. Имрӯз, аз ҳама вакт бештар, иттифоқи санъату меҳнат, меҳнату маданиятро мустаҳкам намудан зарур аст. Устодони сухану санъати советӣ қодиранд, ки бо қувваи бадеяни осорашон ба ҳонада рӯҳу тавон бахшанд, дар соатҳои таҳкою махзунӣ аниսу дилбардор, дар лаҳзахон истуроҳат машғулияти дилхушкунандай ў гарданд. Сухани тӯрафсуни адаб қодир аст, роҳгумеро ба роҳи рост андозад, аз ҳуд рафтаеро ба ҳуд биоварад, беинсофоро ба инсофкорӣ даъват кунад.

Ба ҳамин тарик, адабон ва адабиётшиносон имрӯзҳо, дар айёми шиддати ҷустуҷӯҳои роҳҳои нави ҳуҷбактии ҷамъияти демократии мо бо сӯхани зиндаи барӯмандони ҳуд, бо тимсоли масъулиятшиносии гражданиашон ба аклу қалби мардум таъсиррасонда, роҳнамуни онҳо бошанд. Ба икъодомҳои нави роҳи навозии революционии ҷамъияти мо бо камоли эътиқодмандӣ кӯмак расонидан вазифаи ҳар як шаҳси поквиҷдон ва гражданини ростқавлу ҳалолкор мебошад.

### Ҳонандагони мӯҳтарам!

Мусаввадаи китобе, ки дар даст доред, дар охири соли 1990 ба нашриёт ва дар аввали с. 1991, дар айни чӯшу ҳуҷуши «тафаккури нав ва рӯшдгӯй» ба комбинати полиграфӣ супурда шуда буд. Бо баъзе сабабҳои таъхирпазирии нақшан нашриёт, вай ба с. 1992 кӯчид. Аз ин рӯ баъзе таъбироти нав ба мисли Иттиҳоди Ҷавлатҳои Мустақил — ИДМ (СНГ), увони партияҳои гуногуни нав ташкилёфта ва ғайра мавқен ҳудро наёфтанд.

Нашири қунунии «Назарияи адабиёт» бо ислоҳу иловҳо дар асоси маъводи таърихи санъату адабиёти 74-солаи собиқ ИҶШС, комёбӣ ва норасонии он соҳта шудааст. Ба сабаби мутафарикии (парешонии) вахдати ИҶШС (СССР) ва ҲҚИШ (КПСС) мо аз таърихи як давраи бунёдкории давлати нави сотсиалистӣ ҷашм пушида наметавонем. Мардуми советӣ зиёда аз 70-соли умрашро дар «фазои холӣ» (вакуум) ё «сарбаста» нагузаронидааст. Дар баробари муваффақият камбуҷидҳо, дар паҳлуи некиу меҳрубонӣ бадҳоҳию адоват ҷо доштанд. Ин ҳама таъриҳҳо аст. Таъриҳро инкор кардан ё баду нек карда нишон додан авғонопазир аст.

Они ки дар китоб маврид ба маврид ба истилоҳу таъбирҳои мукаррарӣ — «ҳалқи советӣ», «сотсиализми раииятпарвару демократӣ», «идеяи коммунистӣ», «реализми сотсиалистӣ» ва ғайра дучор моеед, табиист. Ҳоло мо ба ивази ин ҳама ҷизи дигари баруманду пойдоре надорем, ки ба он такия кунем.

Роҷеъ ба таълимоти Маркс, Энгельс, Ленин ва маводи анҷуманҳои ҲҚИШ бошад, эҷодиёти бисёрчилдай ин олимони забардастро тамоми ҷаҳон меомӯзад. Ин донишмандон ва ҲҚИШ дар бораи санъату адабиёт ҳелле ғамҳорӣ карда, ба манфиати ҷамъияти, инсон ва меҳнаткаши оддӣ хизмат намудандро вазифаи мӯқаддаси онҳо донистаанд. Эътироғи фикру акоиди бузургон ва дар мубоҳисаю мунозираи илму дониш нашъунамо карданӣ фарҳангӣ маданияти башарӣ аз қадим маълум ва маъмур аст.

Аминем, ки муаллимон, донишҷӯён ва мактабиён аз ҳар ҳодисаю веъкеҳои гузаштаю ҳозираи дониши комил пардоҳта, бо вуҷуди нуҷусу иллатҳои собиқа, меҳнатқаринӣ ва корномаҳои падару бобоёни мо ва часорати фидонёнаи коммунистони ҳалолкори қаториро дар кори соҳтумони ҷунин як мамлакати бузурги ҷаҳон — собиқ ИҶШС ба дигарон низ мефаҳмонанд. Аз сабабҳои парокандагии ҳозираи он сабақ меомузанд.

## САРСУХАН

### ИЛМИ АДАБИЕТ ВА ВАЗИФАХОИ КУРСИ «МУҚАДДИМАИ АДАБИЕТШИНОСИ»

Донишмандону санъаткорони ватанамон озодии эҷодиётро муҳофизат карда, ба ҳамаи табақаҳои аҳолӣ дастрас шудани сарватҳои маданият, ғамхорона эҳтиёт кардани истеъдоди эҷодкор чун сарвати миллӣ, эҳтиёт кардани мероси маданият ҳалқҳои собиқ<sup>1</sup> ИЧШС, маърифати ҳамаҷонибаи эстетикий, бартараф намудани ақибмонии маданияти деҳотро ҷиҳати муҳимтарини ақоид ва орзу ӯмиди худ пиндоштаанд.

Адибони советӣ ғамхории ҳалқу ватанро нисбат ба истеъдоди онон қадр карда, ҳамеша дар кӯшиши онанд, ки вазифаи боифтиҳори худро дар иҷрою адои реҷаю нақшаҳои бузурги мамлакат бо вичдони пок анҷом диханд.

Адабиёти бадей<sup>2</sup> солномаи хоссаи ҷамъияти инсонист ва дар айни замон аслиҳаи тавоной тарбияи одаму олам аст. Чун «китоби зиндагӣ» (Н. Г. Чернышевский), вай ба ҳонанда на фақат дониш медиҳад, тарзу тарики зиндагии зебо ва идеалҳои муайянни ҷамъиятиро низ ба ў меомӯзад. Ҳанӯз В. И. Ленин гуфта буд, ки санъат бояд дар мо эҳсоси санъаткорӣ бедор намояд ва ба тараққии мо дар ин равия мадад расонад.

Адабиёти бадей як навъи соҳаи санъати нафис аст, ки зиндагӣ ва ҳаёти воқеии одамонро ба шакли суратҳо — образҳо нишон медиҳад. **Санъат** дар луғат ба маънои ҳунар, пеша далолат мекунад. Ҳунар — соҳтан, иҳтироъ ва эҷод кардани ягон ҷизи намоён ва барҷастаест, ки мардумро бояд ба ваҷд орад ва шоистаи таърифу таҳсими онон гардад. Чунин ҷизҳои писандида, ки ба мо таъсири маънавӣ бахшида, ҳиссу андешаи моро барангезад ва лаззати бадей бахшад — аз қабили санъати нафис мебошад. **Санъати нафис** намудҳои гуногун дорад: рассомӣ, ҳайкалтарошӣ, меъморӣ, мусиқӣ, театру кино, раксу ромишигари ва ғайра.

<sup>1</sup> Минбаъда дар паҳлуи абревиатураи (калимоти иҳтикоршудаи) ИЧШС (Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ) ҳарфи с. чун собиқ ҳонда шавад.

<sup>2</sup> Бадеъ — дар луғат ба маънои тоза, нав, ациб омадааст; дар истилоҳ адаб — ороиши сухан ва зеби қалом мебошад.

Адабиёти бадей чун як рукни зубдаи санъат бо қувваи маҳсуси афсуниаш, ба қавли донишмандони бузурги ҷаҳон — ал Форобӣ, Рӯдакӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Фирдавсӣ, Ҳайём, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Дониш, Гегель, Кант, Лессинг, Маркс, Энгельс, Белинский, Чернышевский, Ленин назар ба дигар намудҳои санъат ба сифатҳои ҳамаҷониба (универсалӣ) соҳиб мебошад. Адабиёти бадей, дарёфтааст В. Г. Белинский, «шуури ҳалқ, рангу буй ва самари ҳаёти маънавии уст». Факат як соҳаи қаломи бадеъро ба диккати шарҳ гирифта, у гуфтааст: «Назм—чинси олитарини санъат аст... Аз ин рӯ назм ҳамаи унсурҳои дигар санъатро дар бар карда, гӯё... аз тамоми воситаҳои хоси намудҳои гуногуни санъат истифода мебарад. Назм бо эътибори ҳуд воҳиди томи санъатҳост...»<sup>1</sup>

Шеър бо истилоҳи Абӯалӣ ибни Сино «намоиш ва маҳокоти ҳодисаву воеоти дунъёи моддӣ» мебошад. Абӯ Шакури Балхӣ чун ҷамъбости фикри муосири ояндагон доир ба иқтидори фавқулоддай сухани бадеъ фармудааст:

Шунидам, ки бошад забони сухан  
Чу алмоси буррову теги қуҳан.  
Сухан бифканад минбару дорро,  
Зи сӯроҳ берун қашад морро.  
Сухан заҳру подзахру<sup>2</sup> гарм асту сард,  
Сухан талху ширину дармону дард<sup>3</sup>.

«Сухани нек — сайди дилҳост», — гуфтааст Абдураҳмони Ҷомӣ. У фармудааст:

Сухан мояи сехру афсун бувад,  
Ба таҳсис вақте ки мавзун бувад.

Маҳсули санҷидакорӣ ва мусофирию ҷаҳонгардии Мирзо Турсунзода аст, ки ў раванди (процесси) сухан ва образофариро ба сӯхтани сохтан шабоҳат дода, сеҳри қаломи бадеъро аз ҳарорати қалбу шарораи ақлу ҳуш доистааст:

... То насӯйӣ, сохтан мушкил бувад,  
Дил ба ҷонон бохтани мушкил бувад.  
Шеър ҳам бояд занад фавворае  
Аз танӯри дил чу оташпорае,  
Сар занад аз дил, ба дил коре кунад,  
Нармтар сангин дили ёре кунад<sup>4</sup>...

Ба ҳамин тарик, санъату адабиёт табиятани бо торҳои ноузуки ҷисму ҷони одамӣ — бо ҳиссү шуур ва рӯҳияи ў сару кор дошта, ба ниҳонҳонай олами ботинии вай ворид мешаванд. Он-

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Разделение возвзий на роды и виды. Полн. собр. соч., т., V. М., 1954, стр. 7 — 9.

<sup>2</sup> Подзахр — доруи зидди заҳр, ҷизе, ки зидди заҳр кор фармуда мешавад, заҳрмуҳра.

<sup>3</sup> Забехуљло Сафо. Ганѓи сухан, ч. I, Техрон, 1339 ҳичрӣ, сах. 171—172.

<sup>4</sup> Мирзо Турсунзода. Шоир! — Қуаллиёт, ч. I, Душанбе, 1981, сах. 171—172.

хо чун «дафтари ҳаёт» ба рӯи хонанда ҷаҳони номаълумро мекушоянд, ўро бо олами ҳусниёт шарик месозанд.

Ҳусусияти ҳоси санъату адабиёт дар ҳамин аст, ки идеяро ба шакли образҳо — манзараю тимсолҳо талқин намуда, тавассути онҳо ба ақлу ҳисси одамон таъсир мегузоранд. Санъату адабиёт бо завқи бадей ва мазият баҳшидан одамро ҷалбу ҷазб карда, барои идроки моҳияти ҳаёт ба ў ёрӣ мерасонанд, ба ғояи наҷиби дигаргунсозии олам дар роҳи баҳту саодати мардум ҳидоят мекунанд.

Санъату адабиёти пролетарӣ, ки, мувофиқи пешгӯии В. И. Ленин, ҳоло ҳиссаи ҷудоиашавандай кори умумиҳалқӣ шудааст, боиси ташаккули симои маънавии миллионҳо гражданини давлатӣ гардидаанд. Адабиёти ватанӣ чун яке аз адабиёҳои пешқадамтарини ҷаҳон аслиҳаи боқитидори тарбияи инсон ме-бошад. Вай ба дили хонанда шавқу шодӣ оварда, ҳисси меҳнатдӯстӣ ва меҳри қасбу ҳунар, ватандӯстӣ, инсонпарварӣ ва ҳисси интернационалии ўро мепарварад. Адабиёти бадеии даврони ҳозира чун дастури зиндагӣ ба мусоирон дарси одобу одамгарӣ, росткорию қаҳрамонӣ ва шаъну шарафи гражданий меомӯзад.

Чунин соҳаи бузурги дониши ақлу идрок ва эҳсосу эҳтиро-си инсон чун адабиёти бадеъ, бешак, ба омӯзиши маҳсус эҳтиёҷ дорад. **Илме, ки ба омӯхтани қонунияти адабиёти бадеъ ва таъриху сабабҳои пайдоиши шаклу жанру намуд ва образу образнокии ҳоссаи ҳар яки он, ҳусусиятҳои забони тасвири, ягонагии шаклу мазмун, қондаҳои усулу услуг ва гайра машғул аст, адабиётшиносӣ ном дорад.**

К. Маркс навиштааст, ки одам қайфияти санъатро ҳангоме ҳис мекунад, ки ҳуд «равшанзамири олами бадеиёт» бошад. Барои ин зарур аст, ки бидуни омӯхтани адабиёти бадеъ, бо илми адабиёту санъат ва мағҳумҳои назарии ин соҳа низ шиннос бошем.

**Адабиётшиносӣ** — фаннест мураккаб, ки бо бисёр соҳаҳои дигари илм — фалсафа, таърих, забоншиносӣ, услубшиносӣ, санъатшиносӣ, назмшиносӣ ва гайра алокаманд буда, тавассути онҳо адабиёти бадеиро ҳаматарафа васеъ ва амик меомӯзад. Адабиётшиносӣ ҳамчун илми мустақил дар тӯли қарнҳо амал карда, баробари соҳаҳои гуногуни адабиёт — назму наср ва драматургияю публицистика пешравӣ ва тараққӣ намудааст. Адабиётшиносӣ ҳамчун илми серпаҳлу дорон шӯъба ва қисмҳои мустақилу мададгор мебошад.

**Адабиётшиносӣ ва қисматҳон он.** Адабиётшиносӣ аз се қисми асосӣ ва се қисми ёридиҳанда иборат аст. Қисмҳои асосии он таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва танқиди адабӣ мебошанд. Қисмҳои ёридиҳандааш: таърихнигорӣ (историография), матншиносӣ (текстология) ва китобшиносӣ (библиография).

**Таърихи адабиёт.** Адабиётшиносӣ бачуз хусусиятҳои филологияш бо фанни таърих алоқай узвӣ дорад. Таърихи адабиёт бо таърихи инсонияти он пайваста буда, рафту рашии адабиёти ҳалкҳои ҷаҳонро, ки предмети умдаи он аст, меомӯзад. Таърихи адабиёт ки бо раванди адабӣ ва роҳҳои таракқии адабиёт сарукор дорад, бинобар ин аҳамияти ҳар як санад ва ҷоъеани адабиро мунтазам ва гайдарҳам ба тадқик тирифта, мақому мавқеи онҳоро муайян месозад. Таърихи адабиёт шаклу жанр ва намудҳои осори адабиро дар тараққии таърихиаш, аз ҷоҳидёти даҳанакии ҳалқ (фольклор) ва адабиёти ҳаттий қадим ҷард карда то адабиёти мусосир, муттасил ва амиқ ба назари таҳқиқ мегирад.

Барои адабиётшинос ҳар як давраи таърихи ҳаёти миллат бо хусусиятҳои хосаш ва тарзу тарики инъикосаш дар осори бадеъ аҳамияти қалон дорад. Лозим аст, ки ўқобилияти фахмидани фарқияти ҳар яки чунин ҷоъеаҳои таъриҳӣ дошта, ҳамин таърихиятро бо тафаккури илмию тадқикий мавриди андешаи худ қарор дигад. Тараққии адабиёти ҳар як мамлакат бо таърихи ҳаёти ҳалқи он вобаста буда, дорон ҳосияти миллии худ аст. Вазифаи таърихи адабиёт танҳо бо омӯҳтани ин ё он адабиёти миллий маҳдуд нашуда, раванди адабии як мамлакатро пайваста бо ҳаракату раванди адабии мамлакатҳои дигар дар қайди таҳлилу мухокима меоварад, муносибат ва таъсири байнҳамдигарии онро муайян намуда, бо ин роҳ ба бурду боҳт ва мавқеи ин ё он ҳалқ дар адабиёти ҷаҳон баҳои арзандагӣ мегирад.

Таърихи адабиёти советӣ ба рафти инкишофи адабиёти пешқадами умумиҷаҳонӣ ва ҷоҳидёти нависандагони классик такя дошта, адабиёти моро вобаста бо таракқии ҳаёти ҳалқу мамлакат ва адабиётҳои миллии с. ИҶШС вобаста бо муборизан синфҳо маънидод мекунад.

Адабиёти советӣ — адабиёти сермиллат мебошад. Адабиёти ҳар як ҳалқ, ки соҳиби забони мустакили худ аст, ба хусусияти хоси миллий, ба қонунияти инкишофи таъриҳии худ дорост. Аз ин рӯ омӯзиши таҳқиқи адабиёти ҳар як ҳалқ аз адабиётшиносон донишҳои маҳсуси филологӣ, таъриҳӣ, санъатшиносӣ ва таҷрибаи маҳсуси тадқиқро талаб мекунад.

Ҳаёти адабии замон, ки аз факту материалҳои муайян иборат буда, фаъолияти ҷоҳидии нависандагон ва қўмати тафаккури ҷоҳидии онро назарнамо мегардонад, адабиётшиносонро бе омӯзиши мустакилона ва баҳои сазовор додан воҷиб менамояд. Онҳо бо амиқ омӯҳтани ҳуҷҷатҳо, маълумотҳои тарчи-маҳалӣ, мактубу ёддоштҳои худи суханварон ва маводи (материалҳои) архивӣ бар хусусиятҳои бадею ҳақиқатнигории асарҳо ҳукм мебароранд. Адабиётшинос ба асари бадеъ аз нуқтаи назари мазмуни идеяӣ ва хусусиятҳои эстетикии он баҳо медиҳад.

Инак, адабиётшиносии советӣ дар омӯзиши таърихи адабиёт ба таҷрибай бою рангини донишмандони адабиёти сермиллати ватан ва адабиёти пешқадами ҷаҳон истинод карда, дар таҳлилу тадқики осори бадеъ усули муқоясавӣ-типологиро истифода мебарад ва бо ин роҳ ҳакиқати радиопазари илмиро дарёб менамояд.

Мақолаҳо, мактубу муҳокимаҳои Қарл Маркс, Фридрих Энгельс, Фердинанд Лассаль, Франц Меринг, Владимир Ильич Ленин, Валентин Григорьевич Плеханов ва Анатолий Васильевич Луначарский доир ба санъату адабиёт пойдевори таъриху назарияи адабиёти советӣ буда, онҳо шарҳу тафсири таърихии материалистии як қатор масъалаҳои муҳимро дар баркардаанд.

Назарияи адабиёт қисми дигари муҳимми адабиётшиносӣ буда, бо таърихи адабиёт алоқаи зич дорад. Робитай байнияк-дигарии таъриху назарияи ҳамаи намудҳои санъатро Чернышевский маънидод карда ҳаққонӣ гуфтааст: «Таърихи санъат асоси назарияи санъат аст, назарияи санъат бошад, барои муқаммалтар ва пурратар кор кардани таърихи вай мадад мераssonад; хуб кор кардани таърих боиси комилии назария мешавад ва ғайра ва ило охир... Бе таърихи предмет назарияи предмет вучуд надорад; vale be назарияи предмет низ хатто дар бораи таърихи вай фикр кардан мумкин нест»<sup>1</sup>. Фақат алоқамандии яқдигари онон ба предмет ва аҳамияту ҳудудҳои вай ғаҳмише мебахшад.

Назарияи адабиёт таърихи дуру дароз дошта, асоси методологӣ<sup>2</sup>-фалсафии адабиётшиносиро ташкил менамояд. Назарияи адабиёт ҳамчун шӯъбаи мустақили адабиётшиносӣ дар замонҳои Юнони қадим ду ийм ҳазор сол пеш вучуд дошт. Китоби файласуфи Юнони Қадим Арасту (Аристотель) «Поэтика» («Назминосӣ»)-ро нахустин асари назарияи адабиёт донистаанд. Қисми муҳимтарин ин асар ба омӯзиши жанри фочиа (трагедия) бахшида шудааст.

Назарияи адабиёт конунҳои умумӣ, мазмуну моҳият ва вазифаҳои ҷамъиятии Ҷадабиёти бадеиро омӯхта, инчунин дар бораи шакли он — соҳти асари бадей, сюжет, жанр, забон, услуб ва ғайра баҳс менамояд. Назарияи адабиёт роҳҳои ташаккулу тараққиёт ва вазифаҳои адабиёти бадеиу ҳодисаҳои адабиро муқаррар мекунад. Омӯхтани назарияи адабиёт барои дарки ҳусусиятҳои умумии адабиёти бадей, рафти инкишофи адабиёт ва моҳияти асарҳои ҷудогонаи адабӣ роҳ мекушояд.

Ба ҳамин тарик, назарияи адабиёт дар кори омӯзиши ҷи-

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. О поэзии. Сочинение Аристотеля — Полн. собр. соч., т. 2, М., 1949, стр. 265—266.

<sup>2</sup> Метод — қалимаи юнонӣ буда, маънояш усул, яъне роҳи фикри тадқиқист, ки ин ён маводӣ ё предмети иуайяро меомӯзад. Методология — назарияи метод аст ё илмest дар бораи он.

хатҳои таърихии адабиёти замону халкҳои гуногун барои таърихи адабиёт чун қисми асосии адабиётшиносӣ аҳамияти муҳиму бузург дорад.

Нависандагоне, ки устоди кори худ — устоди каломи бадеъ шудан меҳоҳанд, ҳамеша ба масъалаҳои назария адабиёт бо камоли завқ муносибат мекунанд. Ёди номи чунин қаламбадастони номвар мисли Рӯдакӣ ва Абӯалӣ ибни Сино, Низомии Арӯзӣ ва Рашиди Ватвот, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ, Махтумқулӣ ва Мирзо Фатҳалӣ Охундов, Ломоносов ва Қарамзин, Пушкин ва Гоголь, Чернышевский ва Салтыков-Щедрин, Л. Толстой ва Горький, Федин ва Фадеев, Айнӣ ва Турсунзода коғист, то ки тасаввур кунем чи тавр онҳо аҳамият, ҳусусият ва воситаҳои амали нависандагиро чун назариячии адабиёт мефаҳмиданд ва медонистанд.

Танқиди адабӣ унсури сеюми асосии адабиётшиносӣ буда, бо таҳлилу таъйин қардани арзиши асари бадеъ шуғл менамояд. Бояд таъкид қард, ки ягон илм соҳаи маҳсуси «танқид» надорад, аммо санъату адабиёти бадеъ ба он соҳибанд ва ҳатто мӯҳтоҷанд. Танқиди адабии бадеъ ва мавҷудияту амали вай аз ҳусусиятҳои хоси худи адабиёти бадеъ ва қабл аз ҳама, аҳамияти образнокиу идеявии мазмуни он сар мезанад. Ин аст, ки адабиёти бадеъ ба ҷисму рӯҳи ҳонанда ҳаяҷон ангехта, якеро мутаассир ва дигареро нисбат ба ҷоқеаю санадҳои он бепарво мемонад. Танқиди адабӣ барои чунин ҳонандаи «бепарво» низ ҳуб ҳизмат қарда, аҳамияти ҳаётию таърихии асари бадеиро бо воситаҳои ба ў мағҳуми таҳлили мебаҳмонад ва ўро ба доираи адабиётдӯстон ҷаъл менамояд.

Қарори ҚМ ҲКИШ «Дар бораи танқиди адабӣ-бадеъ» (январи 1972) нишон додааст, ки дар шароитҳои ҳаёти социализми раиятпарвару демократӣ роли танқид ҳамчун кувваи зарборди санъату адабиёт дар кори нашъунамои маданияти бадеъ дар оянда боз ҳам меафзояд ва бештар ҷидду ҷаҳд менамояд.

Танқиди адабӣ барои адои вазифааш эҷодиёти адабон ё як нависанда ва ё асари ҷудогонаero мавзӯи баҳс қарор дода, арзиш ва камбудии онро дар ҳалли масъалаҳои муҳими замон ба дикқати таҳлил мегирад. Танқиди адабӣ пайваста бо таъриху назарияи адабиёт, аз як тараф, моҳияти асари бадеъ ва максаду нияти санъаткорро тарғибу ташвиқ менамояд, аз бозёфтҳои у ба ваҷд омада, ҳонандаро низ ба қайфияти худ ҷӯр месозад. Аз тарафи дигар, ба тадқики санъатварию маҳорати нависанда сар фуру бурда, дар мукоиса бо эҷодиёти адабони сермиллати советӣ ва ҷаҳонӣ мавқеи ўро муайян менамояд. Барои дуруст ва объективона ба ягон асар баҳо додан ва ба ҳулосаи муғид омадан лозим аст, ки мунаққид аллома ва донишманди ҳарҷониба мутараккӣ бошад. Дар акси ҳол, ў ба ҷой мадад расонидан ба ошкору бартараф қардани нуқсанҳои эҷодии санъаткор, садди роҳи пешравии вай мегардад.

Дар адабиёти форсӯ тоҷик танқид аз қалимаи нақд (муқо-

били насия), яъне чудо кардани сара аз носара гирифта шудааст. Пешай ноқидй (мунаккидй) хунари каси ҳақиқатгүест, ки хубию бадии чизеро чудо карда метавонад. Чун Шамси Қайс дар асараши «Ал-муъчам...» маслиҳат додааст: «Бояд ки шоир... ба ҳеч ҳол ба гуфта ва пардохтаи худ эътиқод накунад, то вакте ки онро ба нокидони сухан ва дўстони фозили мушфиқ арз ғадорад».

Дар адабиёти собиқи форсуси тоҷик афкори танқидй — эстетикий ба мисли адабиётшиносии русу аврупой ба як боби мустакил ташкил наёфта буд. Вале вай дар шаклҳои дигар, ба тақозои низоми Шарқи феодалий ва табъи чамъияти ҳамон давр амал мекард. Назариячиён ва мунаккидони касбӣ ки камчин буданд, аксар олимон ва шоиру нависандагон худ бо масъалаҳои танқиди адабӣ машғул мешуданд. Андешаю мулоҳизаҳои онон оид ба афкори адабӣ ва шеъру шоирӣ ҳам бо забони назм ва ҳам наср баён мегардид. Муроҷиат ба шеърҳои тезу тунди танқидии Носири Хисрав, Абдураҳмони Ҷомӣ «дар мазаммати шуаро» ва дар бораи шоирони маддоҳ (дар маснавии «Силсилат-уз-заҳаб») ё дар ҳасбу ҳоли шоирони хушомадгӯю хомтамаъ дар маснавии «Тӯхфат-ул-аҳрор», Насиҳатнома-и Үнсур-ул-Маълӣ Кайковус дар боби «Дар расми шоирӣ» ё ақидаҳои талабгронаи Абӯали ибни Сино аз суханварон ва баъзеи дигар ин иддаоро равшан месозад.

Шоир ва файласуфи асри X Шаҳиди Балхӣ моҳиятӣ шеъри зеборо аз ҳикмат — аз маънни баланд чудо надида, ба унвони шоирони бемағз хитоб кардааст:

Даъво кунӣ, ки шоири даҳрам, валек нест  
Дар шеъри ту на лаззату на ҳикмату на ҷам<sup>1</sup>.

Сайфии Исфарангӣ аз бекадрии шеър дар байни баъзе шоирони охирҳои асри XI ва аввали асри XII ба қаҳр омада, дам фуру бастарно аз онҳо талабидааст:

Андалеби нотикаҷӯ гунг шав, чун ин замон  
Дар риёзи оғариниш бӯи гулзоре намонд.

Носири Хисрав, Ҷомӣ, Восифӣ, Ҳилолӣ, Дониш, Шоҳин, Ҳайрат шоирони бемаслаку қаҷтабъи замонашонро, ки «аз шеъри шаър dome барсохтаанд», мувоғики талаботи даврон, ҳадафи тири танқид соҳтаанд. Бадридин Ҳилолӣ ба таънаи се шоирони маддоҳи замонаш кӯшида, рафтору кирдори ононро нисбат ба шеъру шоирӣ мазаммат карда гуфтааст:

Шодам, ки дар ин се баҳри асбор  
Бар сангдилон наям гуҳарбор.  
Ман нома ба номи кас накардам,  
Иньоми касе ҳавас накардам!  
Ҳайф аст, ки номаҳои номӣ  
Гардад зи тамаъ ҳати ғуломӣ...  
Сад ҳайф, ки шоирони фозил

<sup>1</sup> Ҷам — тамиз, маънӣ.

Алдома кунанду васфи ҷохил.  
Безорам аз ин дурӯғ гуфтан  
В-ин гавҳари бефурӯғ сүфтан.  
Дар мадҳи қасон ҷаро ҳурӯшам?  
Дурдана ба ҳас ҷаро фурӯшам?

Абдураҳмони Ҷомӣ андешаю ақидаи ҳамфиронашро ҷамъ-  
баст карда, дар маснавии «Тӯхфат-ул-аҳрор» ном асараш бо  
хитоби «...Ҳайф ки ин қавми гӯҳарношинос» ба шоирони мад-  
доҳу ҳарзагӯй, ки маҳз барои хирсу тамаъ шахсони бекадру  
бебунёдро то ба дараҷаҳои «Орифи оғози азal... Вокифи анҷо-  
ми абад...» бардоштаанд, нафрот ҳондааст. Ӯ бо саволҳои маъ-  
нодоре шоирони замонашро ба андешаҳои масъулиятдорӣ вое-  
дор намуда гуфтааст:

...В-он ки чу аз турба барояд ҳурӯш,  
Рӯ ниҳад аз бим ба сӯроҳи муш,  
Шери жаён, бабри баён ҳонияш,  
Балки диловартар аз он ҳонияш.  
Ин ҳама андешаи норост чист?  
Ин ҳама ойини каму чист?

Баъзе шоиру нависандагон ақида, назарияи адабӣ ва фик-  
ру мулоҳизаҳояшонро доир ба шеъру шоирӣ ва нафосату ҳус-  
ниёт дар рисолаҳо ва хутбаю дебочаи девонҳо байдар кардаанд.  
Донишмандон тарҷимаи ҳоли мухтасар ва намунаи ашъори  
шоирони даврон ва қимати арзиши онро дар тазкирау байдаро  
сабт намудаанд. Маҳдудиятҳои соҳту тартиботи ҷамъияти фе-  
одалии Шарқ ва ҳукмравоии таассуби дин завқу қайфияти тан-  
қидии суханварон ва назариячиёни пешинаро дар доираи ақи-  
даҳои формалистона банд мекарданд. Баъзе андешаҳои назар-  
ии оиди нақду нокид, ки дар асарҳои ҷудогони Шамси Қайс («Ал-мӯъҷам...»), Абдураҳмони Ҷомӣ (маҷмӯаи номаҳо — «Ру-  
қаот» ва осори хотиравии ӯ «Нафаҳот-ул-унс» ва «Куллиёт»)  
дида мешавад, дар таҷриба татбиқ наёфтааст.

Ногуфта намонад, ки дар адабиёти гузаштai тоҷик ба таҳ-  
лилу тадқики мазмуну ғояи осори бадеъ ва ҳусусиятҳои фал-  
сафӣ-эстетикии он кам аҳамият дода мешуд. Дар раванди (про-  
цесси) омӯзиши бадеъ таҳлили масъалаҳои амалӣ бартарӣ  
дошта, бештар ба салосату балоғати суханвар, нутқу нотиқӣ  
ва сабку санъати ӯ диккат медонанд.

«Аабиётшиносӣ» ва нақди адабии асри миёна — мегӯяд Ша-  
рифҷон Ҳусейнзода, — бештар оид ба шарҳу эзоҳи масъалаҳои  
муносибати маънӣ ва лафз, роستӣ дар эҷодиёти бадеъ, аҳами-  
яги маънӣ ва ҳунари бадеъ машғул шудааст»<sup>1</sup>. Танқиди адабӣ  
ва адабиётшиносӣ ба мағҳуми васеи ин сухан дар адабиёти  
тоҷику ҳалқҳои Осиёи Миёна факат баъд аз Революцияи Ок-  
тябрь ба вучуд омада нашъунамо ёфт.

Карл Маркс ва Фридрих Энгельс, мунаққидони бузурги ру-  
си асри XIX — В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А.

<sup>1</sup> Ш. Ҳусейнзода. Гуфтор аз ғанчи сухан. Душанбе, 1985, саҳ. 82.

Добролюбов, Д. И. Писарёв ва мунаққидони марксистӣ Владимири Ильич Ленин, Валентин Григорьевич Плеханов, Анатолий Васильевич Луначарский, Вацлав Вацлавович Воровский, Михаил Степанович Ольминский, Алексей Максимович Горький бо фаъолияти пурсамари худ ҳам ба нависандагон ва ҳам ба доираҳои васеи хонандагон дастурӣ карда, ба тарбияи дурусти онон роҳнамой намуданд.

Дар эҷодиёти конкрети танқидии онҳо масъалаҳои фалса-фаю сиёсат, назарияю эстетика ва танқиду тамҷид ба ҳам пайваста омезиш гардидаанд. Барои тараққиёти танқиди адабии реалистии рус чунин асарҳои безаволи назарияи мутафаккирону мунаққидони классик аҳамияти куллӣ доштанд. Масалан: асарҳои В. Г. Белинский «Тақсимоти назм ба ҷинсу на-мудҳо», «Назаре ба адабиёти руси соли 1847», «Назаре ба адабиёти руси соли 1848», «Ашъори Пушкин», «Ашъори Лермонтов», «Мактуб ба Гоголь»; Н. Г. Чернышевский «Таносуби эстетикии санъат ба воқеяят; Н. А. Добролюбов «Оид ба дараҷаи иштироқи ҳалқият дар тараққиёти адабиёти рус» ва ғайра. Дар осори онҳо чуноне ки инро дар асарҳои мухтасару пурмазмуни Добролюбов — «Зулматистон» («Темное царство»), «Шуодар нур дар зулматистон» («Луч света в темном царстве»), «Обломовчигӣ чист?» дидан душвор нест, ҳамаи процесси ҳаёту адабиёт дар пеши назари хонанда намоён мегардад. Ин мақолаҳо намунаи ба ҳам омехтани назарияю амалия ва таъриху танқиди адабиёт мебошанд.

В. И. Ленин, ки аз мутолиаи доимии осори танқидӣ-эсте-тиқии Белинский, Чернышевский ва Добролюбов файз мебурд, дар як маврид чунин баҳои олӣ додааст. «Дар ҳусуси таъсири асосии Чернышевский ба ман гуфта истода,— оид ба таъсири иловагӣ, ки он вакт аз Добролюбов — дӯсту ҳамраъии Чернышевский гирифтам, нагуфта наметавонам... Ду мақолаи ў—яке доир ба романи Гончаров «Обломов», дигаре оиди романи Тургенев «Дар арафа» чун садои раъду барқ маро ҳушъёро карданд».<sup>1</sup> Бедарак нест, ки «Энгельс Добролюбовро Лессинги со-тсиалистӣ»<sup>2</sup> номидааст.

Вазифаи танқиди адабӣ дар замони мо барчастатар гардидааст. Дар қарори ҚМ ҲҚИШ «Дар бораи танқиди адабӣ-бадӣ» (1972) роли бузурги он ҳам барои инкишофи минбаъдаи анъанаҳои беҳтарини адабиёти советии мо ва ҳам дар кори бартараф намудани баъзе нуқсу камбузиҳои идеявию бадеии он таъқид шуда буд.

Ба ҳамин тарик, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт ва танқиди адабӣ бо якдигар алоқаи узвӣ ва таъсири дутарафа доранд. Якчоя бо ҳам онҳо илми ягонаи адабиётшиносидо ташкил медиҳанд.

Барон мафкурабардорони буржуазӣ илми адабиётшиносӣ аз

<sup>1</sup> В. И. Ленин. О литературе и искусстве. М., 1976, стр. 650.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

танқиди адабӣ чудо меистад. Хатои маҳзи олимони буржуазӣ дар он аст, ки вазифаи адабиётшиносиро бо омӯхтани қонунияти инкишофӣ адабиёт маҳдуд карда, вайро берун аз манфиатҳои ҳаёти ҷамъияти ва тараққиёти он мегузоранд. Бинонбар ин эшон ҳамеша дар кӯшиши онанд, ки танқиди адабӣ ҳамчун муайянкунандаи идеяи асар ва мазмуни иҷтимоии вай вазифаи ҳалкунандаашро набозад. Барои онон таҳлили шаклу услуби асар соҳту забони вай принципи асосии таҳлил ба шумор мераваду бас Ин ақидаи шаклпаратии олимони буржуазӣ ба тавсияи (формулаи) «илм барои илм» такъя карда, адабиётшиносиро ба «илми маҳз ё холис» табдил медиҳад.

Бар ғекси ин, илми адабиётшиносии советӣ адабиёти бадеиро ҳаматарафа омӯхта, хизмати онро дар роҳи манфиату ормонҳои (идеалҳои) ҳаракати муайяни ҷамъияти нишон медиҳад. Меъёри асосии баҳодиҳӣ ба аҳамияти ҷамъиятии ҳар як асар тамоюли ғоявии он буд ва мебошад. Танқиди адабии мо ҳамчун қисми ҷудонашаванди адабиётшиносӣ ба ҷамъбасту ҳулюсаҳои илмӣ истинод дошта, бо тамоми дикқату часорат, дар ҳолати зарурӣ, бебокона ба масъалаҳои иҷтимоию таърихии ҳаёти ҳалқ даҳл мекунад, камбудию нуқсонҳои пешравииро аз сари роҳи маданияти социализм бардошта, анъанаҳои нави миллиро, ки дорои аҳамияти эпохавӣ аст, татбиқу тасдик менамояд.

Холо, дар марҳалаи тафйироти куллии тараққии тамаддуни ҷаҳон таъсири иқдомоти маънавию рӯҳӣ барои ташаккули сиёsat ҳеле меафзояд. Болобардории ғояҳое, ки ба сарвати умуминсонӣ бевосита даҳл доранд, дар олами башарият аҳамияти маҳсус пайдо карда истодаанд. Илми адабиёт умуман, танқиди адабӣ маҳсусан кунун дар айёми бозсозӣ, ки плюрализм, ошкорбаёнӣ дар авҷ аст, барои сурат гирифтани вазъи нави сиёсӣ-иҷтимоии ҳаёти ҷамъияти социалистии мо вазифаи боифтиҳори ҳудро адо намуда меояд.

Танқиди адабии советӣ ҳоло аввалин вазифаи ҳудро дар роҳи баркарор намудани номҳои як зумра қаламдастони шуҳратманд ба мисли Анна Аҳматова, Марина Цветаева, Николай Гумилёв, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Александр Солженицын, Сергей Платонов, Анатолий Рыбаков, Чумъа Одинаев ва баъзе дигарон, ки то соли 1985 дар ҳолати ғоғор буданд, фаъолият нишон дода, мавқеи ононро дар адабисти советӣ азнав муайян кард.

Давраҳои шахспарастии фармонфармӣ ва сукуту рукут баҳсу муноэзира ва ҳақиқатгуиро буғӣ мекарданд. Ба шарофати бозсозӣ барои ҳақиқати ҳолро дар тамоми соҳаҳои зиндагӣ ва илму дониш муайян кардан, ба озод фикр рондан ва муъбоҳиса кардан барои ҳама майдон кушода шуд.

Инак, илми адабиётшиносии советӣ бо дастурии таълимоти марксизм-ленинизм ба ҳодисаҳои адабӣ баҳо дода, мероси адабии гузашта ва анъанаҳои классикони адабиётро бо назари

танқиді меомұзад ва барои нашъунамои адабиёти сермиллати советі рохи васеъ мекушояд. Ҳамин тавр, танқиди адаби таърихи адабиётро бо материалхои науву тоза ғанитар гардонда, ба иешомади нашъунамои адабиётшиной сабаб мешавад.

**Адабиётшиносӣ**, чун дигар соҳаҳо илм, кисм-  
кисмҳои ёридиҳандай **хоӣ ёридиҳанда** низ дорад: таърихнигорӣ (ис-  
тиёриография), матнишиносӣ (текстология) ва  
китобшиносӣ (библиография).

Таърихнигорӣ моро бо маводҳое, ки доир ба инкишофи таърихи назарияю амалия ва танқиди адабӣ фун шудааст, мешиносонад. Вай роҳи тайкарда ва маҳсули ба даст овардаи ҳар яки ин соҳаҳоро муайян намуда, имконият фароҳам меовараад, ки мо барои тадқику таҳлили самарабахш аз комёбихои беҳтарини онҳо истифода барем.

**Матининоси** дар мавридхой зарурий аз они кий будани ин ё он асари гүмнөмрө муайян ва дараачаи тахрири гуногуни онро мукаррар карда, аз хар гуна иловаю такмилхой бечо тоза менамояд. Матининосон тахрири аслию сахехи асарро таъйин сохта, чий ба хонандагон ва чий ба тадқиқотчиёни он ёрий калон мерасонанд.

**Китобшиносӣ** барои тартиб додани номгуи китобҳои зарурӣ қўумак медиҳад. Илми адабиётшиносӣ ҳангоми таҳлилу тадқики комёбихои як қатор фанҳои дигар ва ба китобҳои назарии адабӣ, таърихии әдабӣ ва таққидии адабӣ ниёзмандӣ дорад. Китобшиносон дар рӯйхати муайянни китобҳо хусусиятҳои умумӣ ва тематикии онҳоро сабт карда, дар шуъбаи асарҳои адабиётшиносӣ мазмуни мухтасари (аннотацияи) китобҳоро низ қайд менамоянд.

Дар факультетхой филологияи донишкада-  
хой олӣ, чунон ки зикр шуд, асосан ду  
курсси назария адабӣ омӯҳта мешавад: «На-  
зарияи адабиёт» (к. I — «Муқаддимаи ада-  
биётшиносӣ») ва «Назарияи адабиёт» (к. II).

«Муқаддимаи адабиётшиносӣ», ки дар курси якум омӯҳта мешавад, бо ибтидиои таълими адабиёт шуғл дошта, ба донишҷӯён доир ба мағҳумҳои оддии фанни адабиётшиносӣ ва асосҳои аввалии он мъалумот медиҳад. «Муқаддимаи адабиётшиносӣ» саҳифаҳои нахустини омӯзиши адабиётро ба рӯи донишҷӯён күнода, барои минбаъда амиқ ва ҳарҷониба азҳуд намудани масъалаҳои назарии адабиёт ва таърихи он дар синфҳои болой имконият фароҳам меоварад.

«Муқаддима адабиётшиносй аз се фасл иборат аст: 1. Хусусиятҳои умумии адабиёти бадей. 2. Осори адабии бадей ва унсурҳои он. 3. Конунияти инкишофи адабиёт.

Фасли хуссиятҳои умумии адабиёти бадей бештар ба асос-  
ҳои назариявӣ-фалсафии илми адабиёт тавакқуф карда, аз аф-  
кори эстетикии олиму донишмандони замонҳон қадим то им-  
рӯз аҳбороти мухтасар медиҳад. Дар ин боб, масъалаҳои шак-

лу мазмуни адабиёти бадей, проблемаҳои типсозию таҳайюли бадей, партиявияту ҳалқияти адабиёт, вазифаи идеологии он дохил мешавад.

Фасли осори адабии бадей ва унсурҳои он масъалаҳои конкрети адабӣ, чун мавзӯу идеяи осори бадеъ, образу образнокӣ, воситаҳои баёни тасвири бадей ва вазну соҳти шеъри тоҷикро дар бар мегирад.

Фасли қонунияти инкишофи адабиёт ҷинс, намуд, навъ (жанр) ва шакли асарҳои бадей, усулу (методу) равияҳои адабӣ, сабку услугуб ва ниҳоят, масъалаи метод ва маҳсусан методи реализми социалистиро ҳамчун методи нави замони революцияҳои пролетарӣ, нашъунамои он дар нахустин мамлакати социалистӣ с. ИҶШС ва таъсири он ба адабиётҳои пешқадами ҷаҳон муфассал ба таҳлил мегирад.

Дар ҳар фасл, ки аз бобу бобчаҳо иборат аст, фикру андешаҳои назариявӣ дар мисоли эҷодиёти нависандагони форсӯ тоҷик ва рус, инчунин суханварони тараққипарварӣ ҷаҳон ва робитаҳои таъриҳии онон исбот шуда, ҳалли муаммоҳои мушкилкушо аксар ба тариқи конкрет ба анҷом мерасад.

## I. ХУСУСИЯТХОИ УМУМИИ АДАБИЁТИ БАДЕЙ

### 1. АФКОРИ АДАБИИ НАЗАРИ ТО МИЁНАИ АСРИ XIX

Адабиёти бадей дар Шарк, Осиёю Африко — Хиидустону Чину Мочин, Арабистону Суряя, ки зиёда аз чаҳор ҳазор сол қабл вучуд дошт, албатта, бе илми адабиёт пеш рафта наметавонист. Масъалаҳои лафзу маънӣ, шаклу намуди адабӣ ва хусусиятҳои хоссаи онҳо, меъёри ҳисси хусниёту маънавиёт, муносибати шахсию (субъективию) воқеии (объективии) санъаткор дар адабиёт ва нисбати он ба ҳаёти ҷамъияти Ҷаҳонӣ дигар мавзӯи муҳокимаю андешаи донишмандон буданд. Фикру ақидаҳои ҷудогона доир ба илми адабиёт гузашта дар Юнони Қадим аз асрҳои VI пеш аз милод як сурати муайян гирифт. Аз он замон давраҳои тараққиёти инсоният соҳти (формацияҳои) гуногуни ҷамъияти — ғуломдорӣ, феодалий ва капиталистиро аз сар гузаронида, ба соҳти нави ҷамъияти социализм расидааст.

Системаи фалсафии ҳар як давр ва таҷрибаи ҳаёти ҷамъиятии он асоси фанни назарияи адабиёт буда, маҳаку мизони фаҳмиш ва баҳои арзишу мақоми вай гардидаанд. Ақидаю андешаҳои бисёр донишмандону адібон ва мутафаккирону мудаккикон дар бораи адабиётӣ бадей ва вазифаи умдаи он муҳталиф буда, бидуни шароитҳои зиндагии ҷамъияти ба ҷаҳонбии ҷаҳонфаҳмии онон низ алоқаманд мебошад.

Инак, масъалаю муаммои назарияи адабиётро дар ду марҳала омӯхтан ба мақсад мувоғиқ аст: аз давраҳои Қадим то пайдоиши таълимоти фалсафии марксизм-ленинизм ва аз он то замони ҳозира. Асосҳои эстетикаи материалистии ҳақиқӣ илмӣ, ки ба қонунҳои объективии ҳаёти ҷамъияти такя дошта, санъату адабиётро ҳамчун шаклҳои шуuri ҷамъияти дар ҳаракати диалектикашон таҳлил менамоянд, аз нимаи дуюми асри XIX, аз «Манифести Партии Коммунистӣ» (1848) ибтидо мегирад.

Вале то ин замон низ, чӣ тавр, ки боло таъқид шуд, масъалаҳои назарияи адабиёт амал карда, дар задухӯрди ақидаҳои

илмию ғайриилмій ва материалистию идеалистій ба як тафаккури назарии адабій табдил ёфтаанд. Дар ин соҳа дар Юнонун Римі қадим аз асри VI пеш аз милод сар карда то асрхой аввали милод файласуфону олимон — Сүкрот ва Демокрит, Афлотун ва Арасту, Плотин ва Ҳораций, Апулей ва Лукреций ва дигарон фикрхой мұттамади адабии назариявый гуфтаанд. Яки онхоба ақидахой идеалистій такя карда бошанд, дигаре ба фикрхой материалистій наздик расидаанд. Аз қадимиён мұттабар бозёфтхой илмій-назариявии Арасту доир ба санъату адабиёт гаронбаҳо буда, ӯ муҳимтарин масъалаҳоеро ба миён овардааст, ки боиси равнақи минбаъдаи илми адабиёт гардидаанд.

**Арасту** (Аристотолис), ки дар асри IV (солхой 384—322) пеш аз милод умр ба сар бурдааст, нахустин асари оиди назарияи адабиёт «Назмшиносій» («Поэтика»)-ро аз дасты таълиф баровардааст. Дар ин асари сечилда бар хилофи ақидахой идеалистій, ки кулли ҳодисаҳои ҳаётиро берун аз табиату манфигати чамъият мепиндорад, тасдик шудааст, ки санъату адабиёт тақлид ба табиат ва ҳаёти вөкей мебошанд. Арасту бо боварии комил исбот кардааст, ки предмети асосии тасвири адабиёт иңсін аст; адабиёт мақсади тарбия ва маърифатдіхій дошта, ба хонанда завқи бадей-эстетикій мебахшад. Арасту аввалин шуда доир ба чинс ва навъу намудхон адабій — эпос, лирика ва драма муҳокима ронда, дар мисоли назм фарки хосиятхой онро аз илм нишон додааст.

Андешаҳои назарии худро роچөй ба драма Арасту дар мисели маводу масолехи адабии замонаш ва маҳсусан таҷрибай бузурги нависандагони намоёни Юнони қадим — Ҳомер, лирикхо — Пиндар, Симонид, Вакхилид, драматургхо — Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан ва дигарон бо далелу бурхон исбот карда, фочеа (трагедия)-ро ҳамчун намуди барчастай навъи драма бо вазифаю роли қаҳрамононаш ба тадқик гирифтааст. Ын аст, ки муҳокимаҳои назариявии ин файласуф бо вучуди зиддиятхой ҷаҳонбиниаш дар асрхой минбаъда аҳамияти худро гум накардаанд.

Нагуфта намонад, ки таъсири осори фалсафій ва адабій-назариявии олимони Юнони Қадим, баҳусус Арасту ба донишмандони Шарқи Наздiku Миёна, мамолики Арабу Кафказ, Осиёи Миёнаю Ирон ва дигар дар асри миёнаи ибтидой ва сонй хеле фузун аст. Истиноди фаровони чунин фозилони комусшинос чун Мұхаммад-ал-Хоразмій, Абұнаср ал-Форобий, Абӯалій ибни Сино, Абӯрайхон ал-Беруній, Абӯбакр Мұхаммад ибни Закариәй Розій, Алқиндій Мұхаммад, ибни Рушд ва бисъёр дигарон ба дастовардхой Афлотуну Арасту шаҳодати радиопазири ин иддаост. Нахустин кашfiёти асрори назарияи фалсафій-эстетикии Арасту мансуби қалами ал-Форобиест. Бедарак нест, ки ал-Фороби (893—950) дар таърихномаҳо «Аристотолиси Шарқ» но-

мидаанд<sup>1</sup>. «Асарҳои Форобӣ нишон медиҳанд, ки вай ҳам олими универсал аст. Вай дар бобати шарҳу тавзехоти асарҳои Арасту чои аз хама намоёнро ишғол намудааст. Ӯро дар тамоми Шарқ «муаллими сонӣ» (дуюм) мешуморанд. Асари ӯ «Эъёл-улум» («Зинда кардани илмҳо»), ки аз панҷ кисм иборат аст, илмҳоро тасниф карда, дар бораи забоншиносӣ, мантиқ, риёзиёт, табииёт, сиёsat баҳс мекунад, ки он доираи васеи дониши муаллифро нишон медиҳад. Форобӣ бо сабабҳои таъриҳӣ дар ҷаҳонбинии фалсафӣ байнӣ идеализм ва материализм қалавидааст, vale materialism bissъertar diqqaati ӯро ҷалб кардааст...»<sup>2</sup>

Давомдиҳандай мӯътакиди фаъолияти ал-Форобӣ дар ин самт Ибни Сино шинохта шудааст.

Ибни Сино ҳарчанд мисли Арасту ва Форобӣ дар байнӣ идеализм ва материализм мекалавид, vale ба материализм зиёдтар майл мекунад, зоро ӯ низ монанди Арасту ҳастии худоро дар дохири материя дид, моддаро дар маркази диққат гузаштааст:

Ҳақ, ҷони ҷаҳон асту ҷаҳон ҷумла бадан,  
Аъноси<sup>3</sup> малоика ҳавоси<sup>4</sup> ин тан.  
Аҷрому<sup>5</sup> аносирӯ<sup>6</sup> маволид<sup>7</sup> аъзо<sup>8</sup> —  
Тавҳид<sup>9</sup> ҳамин асту дигарҳо — ҳама фан.

Дар асрҳои миёна инкишофи илми адабиёт дар Аврупо' ба андозаи лозима пеш намеравад. Феодалҳо ва калисо санъату адабиётро бештар тобеи манфиатҳои худ мегардонанд.

Болоравии илми адабиёт, сонитар, дар асрҳои XV—XVI—XVII, дар замони Эъёл (эпоха Возрождения) ва Маорифпарварӣ (эпоха Просвещения) авҷ мегирад. Шиддати муносибатҳои буржуазӣ дар Аврупо боиси инкишофи илмҳои дунявӣ гардида, муносибатро на факат ба фанҳои гуманистарӣ умуман, ба санъату адабиёт ва илмҳои филологӣ, аз ҷумла ба адабиётшиносӣ низ тафиир медиҳад. Санъаткорони нобиғаи даврони Эъёл — Альберти (италиёвӣ), Леонардо да Винчи (италиёвӣ), Лопе де Вега ва Сервантес (испанӣ), Рабле (франсавӣ), Шекспир (англисӣ) ҷӣ дар асрҳои бадеӣ ва ҷӣ дар осори илмӣ-назариявиашон тасвири ҳақиқати ҳаётро мадди назар дошта, инсондус-

<sup>1</sup> Ниг.: М. М. Ҳайруллаев. Абу Наср ал-Фараби. М., 1982, стр. 52 и дальше.

<sup>2</sup> Ҳолик Мирзозода. Таърихи адабиёти тоҷик /китоби 1 (1) /Душанбе, 1987, саҳ. 125.

<sup>3</sup> Аънос — ҷамъӣ унс.

<sup>4</sup> Ҳавос — панҷ ҳисси инсон: биной, бӯй, ҷашой, шунавой, палмосӣ.

<sup>5</sup> Аҷром — ситораҳо, сайёраҳо.

<sup>6</sup> Аносир — модда, унсур; аносир арбаа (ҷор унсур) — обу оташу ҳоку бод, ки ба ақидаи қадимиён гӯё тамоми мавҷудот аз онҳо пайдо шудааст.

<sup>7</sup> Маволид — мавлид, зодгоҳ, ҷои таваллуд.

<sup>8</sup> Аъзо — ҷамъӣ узв.

<sup>9</sup> Тавҳид — ваҳдат, ягонагӣ.

ті, халқпарварй ва ба одами оддии меңнат тавацчұх кардан-ро талаб намудаанд.

Дар асрхой XVII — XVIII ҳамаи намудхой санъат ва фанни адабиёт ба комёбихо гузашта истинод дошта, зиёдтар пешрафт мекунад. Маъвои асөсии онҳо Франсия ва Россия мегарданд. Дар Франсия дар нимаи дуюми асари XVII ба тақлиди асари сечилдаи Арасту «Назмшиноси» ва асари шоир ва олими Рум Хораций «Илми назм» рисолаҳои назарияй әчод мешаванд. Франсуа Малерб (1555—1628) асосгузори классицизми<sup>1</sup> Франсия буд. Вале сонитар, намояндагони барҷастай эстетикаи классицизми Фарб франсиявихо Пьер Корнель (1606—1684) ва маҳсусан Никола Буало (1636—1711) нүктаи назар ва андешаҳо яшро дар китобаш «Санъати шеър» («Поэтическое искусство»—1674) баён мекунад. Дар ин достони панду андарз Буало баязे фикрхой номакбуле низ дорад, ки вай мансуб ба тобеяти адабиёт ба доираи ҷамъияти дарборӣ ва манфиати синфҳои имтиёздор аст. Бидуни ин маҳдудиятҳои ҷаҳонбинӣ, ў баъзе таълоботи салиме доир ба санъату адабиёт пеш меронад. Буало мегӯяд: «зеботар аз ҳақиқат чизи дигар нест; факат ҳақиқатнигорӣ бебадал ва гаронбаҳост». Санъаткор, ба қавли ў, хамеша бояд фикрхой саҳеху возеҳ гӯяд.

Дар асари XVII ҳодимони даврони маорифпарварӣ, файласуфи франсавӣ — Дени Дидро (1713—1784), донишманди немис Готхольд Лессинг (1729—1781) аҳамияти ҷамъиятии санъату адабиётро боз ҳам боло бардоштанд. Дидро дар рисолааш «Дар бораи назми драмавӣ» ва як қатор дигар, Лессинг дар асархояш «Лаокоон» ва «Драматургия Гамбург» ақидаҳои пешкадамона, аз ҷумла масъалаи реализм — ҳақиқатнигориро ба миён гузашта, аз осори бадеъ талаб кардаанд, ки ба воқеяти зиндагӣ ва ба қашфи моҳияти ҳаёти ҷамъияти доимосидик бошад.

Инкишофи илми санъату адабиёт дар Россия ва пайдоиши программаи классицизми рус тақлид ба рисолаи Буало бо номи як зумра донишмандону қаламдастони бузург пайвастааст: дар лирика (Ломоносов, Радищев, Державин), дар драматургия (Сумароков, Фонвизин, Княжнин), дар достонҳо (Тредиаковский, Херасков).

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) ва Александр Николаевич Радищев (1749—1802) оид ба масъалаҳои назарияни санъату адабиёт аҳамияти тарбияйӣ-маврифатдии асарҳои адабии ҳақиқатнигоронаро маҳсус таъкид қарда, роҳҳои минбаъдаи ба ҳам наздиковарии назми китобатии русиро бо әчодиёти даҳанакии ҳалқ нишон додаанд. Назарияи «се услугуб»-и Ломоносов («Услуби олӣ», «Услуби миёна» ва «Услуби поёни»),

<sup>1</sup> Классицизм — яке аз равияҳои тавонони санъату адабиёт аст, ки риояи коидаҳои санъати атика ва интихоби мавзӯъҳои классики хоси вай мебошад. Дар осори драмавӣ талаби ин равия аз ягонагии се хусусият, яъне ягонагин замон, макон ва амалиёт иборат аст.

андешаҳои назариявии Радищев ва достони ў «Сафар аз Петербург ба Москва», хизматҳои шоири олими рус **Василий Кириллович Тредиаковский** (1703—1769) доир ба тарзи шеъргӯии тоникий (хичшумор) ва силлабо-тоникий (заданок) то ҳанӯз ахамияти худро гӯм накардаанд.

Дар асри XIX хизмати файласуфҳои намоёни немис Георг Гегель (1770—1831) ва Иммануил Кант (1724—1804) доир ба масъалаҳои назарияи санъат ва эстетика кобили қайд аст. Бояд гуфт, ки ин олимон дар маъниидоди моҳияти санъату адабиёт асосан ба соҳту системаи идеалистии худ такя мекунанд. Онҳо ба қувваи илоҳӣ («рӯҳи мутлак») эътиқод дошта, табиат, ҷисми зинда ва ҳар ҳодисаи рӯзгорро оғарниши «қувваи файби эҷодӣ» мепиндоранд. Ин ақидаи ғайри материалистӣ ононро ба ҳулосаҳои нодуруст овардааст, ки гӯё санъату адабиёт маҳсули табиату ҳақиқат набуда, балки аз ин мағҳумҳо баландтар меистанд.

Аммо баъзе муҳокимаҳои онон оид ба назарияи адабиёт, эстетика, образи бадей ва табиати санъат бо шарту қайд қабулшаванданд. Гегель алоқаи қонуни санъатро бо рӯҳиян ҷамъият, бо тараккӣ зехнӣ ҳалқ, ҷун масъалаи муҳим, пеш мегузорад. Вай ба шакли маҳсуси фаъолияти маънавии ҷамъият доир будани санъат фикр ронда, образи бадеиро аз он чумла мешуморад. Ҳамин тавр, уғояро ҷун эҳсосоти конкрет ошкор менамояд. И. Кант дар асарап «Танқиди кобилияти муҳокима» (1790) ба таҳлили соҳаҳои гуногуни санъат (назм, музикӣ, рассомӣ, ҳайкалтароӣ ва дигар) сар фурӯ бурда, баробари қайфияти завқу салика, инчунин қайфияти рӯҳӣ, баробари лаззати эстетикий, инчунин лаззати маънавӣ бахшидани баъзеи онон, ҳусусан назмро, ҳамчун тарбиятгари фикру хисси одамӣ таъкид намудааст.

Маркс ва Энгельс таълимоти фалсафӣ ва эстетикаи Гегельро бо назари танқидӣ омӯхта, дар асоси материализми диалектикаи онро аз нав кор карда баромаданд. Эстетикаи марқистӣ дастури ҳаёту адабиёт ва адабиётшиносии советӣ мебошад. Маркс ва Энгельс дар рафти омӯзиши таълимоти фалсафӣ ва эстетикии ҷаҳон, фикру андешаҳои салиму пешкадами революционер-демократҳои рус — Белинский, Чернышевский, Добролюбов ва дигаронро ба назари эътибор гирифтаанд<sup>1</sup>.

**Афкори эстетикии на-  
зариячиёни адабиёти** роз дорад. Вай бе асосҳои назариявӣ та-  
**классикии форсу** раккӣ карда, ба арсаи ҷаҳон баромада  
тоҷик. Адабиёти форсу тоҷик таърихи дуру да-  
зариячиёни адабиёти роз дорад. Вай бе асосҳои назариявӣ та-  
классикии форсу раккӣ карда, ба арсаи ҷаҳон баромада  
тоҷик.

наметавонист. Дар давоми зиёда аз ҳазор сол намояндагони барчастаи вай дар бораи каломи бадей, санъатҳои адабӣ, табиати шеъру шоири, муносабати лафзу маънӣ ва накду нокидӣ фикрҳои зубдаю гаронбаҳо гуфтаанд.

Олимон, шоирон ва нависандагон ҷунон ки эҷодиёти бадено-  
ро тасодуфанд аз нестӣ ба ҳастӣ наовардаанд, ақидаҳои адабӣ

<sup>1</sup> Ниг.: К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе, М., 1958, стр. 251 — 267.

ва эстетикиро низ аз чои номаълуме наомӯхтаанд. Хираду заковати халқ ва эчодиёти ў сарчашмаи ҳамаи он комёбихо мебошанд. Шоири нависандагони классики форсу тоҷик Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хисрав, Хайём, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Навоӣ, Мушфикӣ, Восифӣ, Сайдо, Дониш, Шоҳин эчодиёти ва забони халқро бо сӯҳони тафаккур суфта, ба он чило додаанд ва аз рӯи таҷрибаи бузурги ҳаётӣ ва пурдониашон ба ақлу хиради халқ заковат зам кардаанд. Онҳо дар асарҳои пурмазмун ва санъаткоронаи худ ғояҳои ватандустӣ, инсонпарварӣ ва ахлоқу ғодоби писандидаро тарғибу ташвик намуда, масъалаҳои ногувору баҳспазири рӯзгор ва эчодиёти бадеии пастсифатро ҳадафи танқид соҳтаанд.

Аз асри XI—ХII сар карда олимони назариячӣ, адабиётшиносон пайдо шуданд, ки барои омӯхтани асрори сеҳрангези шеъри дарии гузаштаю муосири худ қувваозмой намуда, ба инкишофи илми адабиёт, масъалаҳои назарии назмшиносӣ саҳми арзанда гузаштаанд. Машҳуртарини осори назарие, ки то замони мо омада расидаанд, инҳоянд:

«Тарҷумон-ул-балоға»-и Муҳаммад бинни Умари Родуёнӣ (асри XI).

«Насиҳатнома» («Қобуснома»)-и Ӯнсур-ул-Маолии Кайковус (асри XI).

«Ҳадоик-ус-сехр фи дақоик-иш-шеър»- и Рашидулдуни Ватвот (асри XII).

«Ҷомеъ-ул-улум»-и Фахриддини Розӣ (асри XII).

«Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (асри XII).

«Ал-муъчам фи маойир-ил-ашъор-ил-Аҷам»-и Шамсиддин Муҳаммад бинни Қайси Розӣ (асри XIII).

«Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иктибос»-и Ҳоча Насируддини Тӯсӣ (асри XIII).

«Эъзози Ҳусравӣ»-и Ҳусрави Дехлавӣ (асри XIV).

«Меъёри Ҷамолӣ ва мифтоҳи Абӯисҳоқӣ»-и Шамси Фахрии Исфаҳонӣ (асри XIV).

«Ҳақоик-ул-Ҳадоик»-и Шарифуддин Ромии Табрезӣ (асри XIV).

Асарҳои илмии Абдураҳмони Ҷомӣ (асри XV) «Рисолаи арӯз», «Рисолаи қоғия», чаҳор рисолаи муаммо ва ғайра, ки ба назарияю амалияи соҳаҳои алоҳидай адабиётшиносӣ баҳшида шудаанд.

«Мизон-ул-авзон», «Мачолис-ун нафоис», «Муншаот» ва «Муфрарот»-и Алишер Навоӣ (асри XV).

«Арӯзи ҳумоюн ё мизон-ул-авзон»-и Абдулқаҳор бинни Исломӣ (ба таҳаллус Шараф — асри XV).

«Рисолаи «Ҷамъи мухтасар»-и Воҳиди Табрезӣ (асри XV).

«Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-ул-ашъор»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ (асри XV—XVI).

«Бадоеъ -ус саноеъ»-и Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ (асри XV).

«Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ (асри XVI).

«Маҷмаъ-ус-саноеъ»-и Низомиддин Аҳмад бинни Муҳаммад Солех Ҳусайнии Сиддикӣ (асри XVII).

«Матлаъ-ул-улум фи маҷмаъ-ил-фунун»-и Воҷидалии Муҷмалий (асри XIX).

«Ҳафт қулзум»-и Қабулмуҳаммад (асри XIX). Дар қисмати хафтуми ин асар аз «саноен бадея» (санъатҳои бадеӣ) сухан рафта, маълум мегардад, ки ба «Маҷмаъ-ус-саноеъ»-и Сиддикӣ истинод дорад.

Дар ин ва бисёри дигар асарҳои назариявие, ки ин ҷо зикр нашудаанд<sup>1</sup>, илми адабиёт дар тӯли қариб ҳазор сол ба се соҳаи мустақил қисмат шудааст: «илми арӯз», «илми қофия» ва «илми бадеъ». Ба сабаби бартарии назм бар дигар намудҳои адабӣ дар адабиёти пешазреволюционии тоҷик, илмҳои доир ба шеър ва қонуниятиҳои он вусъат ёфта, масъалаҳои асосии вай мавкеи баҳсу муҳокима қарор гирифтаанд.

«Илми арӯз» масъалаҳои шакли шеър, аз ҷумла қоидаҳои вазну баҳрҳои шеъри форсиро ба тадқик мегирад.

«Илми қофия» қонунияти намудҳои гуногуни қофияю радиифро шарху тафсир мекунад.

«Илми бадеъ» (поэтика-назмшиносӣ), ки бо унвони «илми балоғат» низ машҳур аст, мағҳуми илмҳои «маонӣ» ва «баёну бадеъ»-ро ҳам дар бар карда, бо масъалаҳои жанру шаклҳои жанрӣ ва услубу санъатҳои бадеӣ шуғӯл дорад.

Назариячиёни илми адабиёти гузашта таҷрибаи шоирони забардасти форсу тоҷикро омӯхта, асrorи санъату маҳорати ононро ҳам барои худ ва ҳам барои хонанда иброз намудаанд. Дар айни замон ин донишмандони адабиётшинос дар мисоли эҷодиёти Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Анварӣ, Ӯнсурӣ, Хайём, Ҳоконӣ, Қоонӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ва дигарон сирру сехри бадеяту шеърияти ин санъаткорони безаволро кушода, дастурамале ба вучуд авардаанд, ки боиси омузишу эҷодкории ҷавонон гардад. «Олимони адабиётшинос,— навиштааст Т. Зехнӣ,— дар бораи моҳияти адабиёт, доир ба муносабати мазмуну шакл ва мисли ин дигар масъалаҳои муҳимми назарӣ бисёр фикрҳои ҷолиби дикқат баён намудаанд. Ин фикрҳои онҳо дар замони худ барои инкишофи адабиёти пешқадам ва ба ҳалқ наздик шудани он роли муайянे бозида буд»<sup>2</sup>.

Ин асарҳои назарӣ инчунин моро ба андозае бо афкори эстетикии ниёгонамон шиносонида, меъёру мизони баҳодихиро ба сарватҳои маънавии ҳалқи тоҷик чун анъанаи нек бокӣ гузоштаанд.

<sup>1</sup> Доир ба тафсилӣ ин боб нигаред: Т. Зехнӣ. Санъати сухан, Душанбе, 1979.

<sup>2</sup> Т. Зехнӣ. Ҳамон ҷо, саҳ. 4—5.

Китоби Мұхаммад бинни Умар ар-Родуёй «Тарчумон-ул-балоға» яке аз нахустин маъхазҳои назариест ба забони форсии дарӣ, ки дар аспи XI ба вучуд омадааст.

Ин асар асосан ба «илми бадеъ», яъне ба шаклу намудҳои гуногуни санъатҳои бадеъ баҳшида шудааст. Худи муаллиф рисолаашро ҳамчун «китобе дар маърифати бадеъ шеъри форсӣ» аввалин надониста, номҳои шоир ва олимони дигарро монандӣ Абӯюсуфи Арӯзӣ ва Абулъулои Шуштари ёдоварӣ меқунад. Ба қавли Родуёнӣ, барои таълифи китобаш ўз аз комёбихои назарияи адабиёти араб истифода бурда, асари донишманди аспи XI араб Абулҳасан Насри бинни Ҳасани Марғilonӣ «Маҳосин-ул-калом»-ро сармашқи кори худ донистааст.

«Тарчумон-ул-балоға» асосан дар бораи «ачнос» (чинсҳо) ва ақсомӣ (қисмҳои) саноати (санъатҳои) шеърӣ буда, аз 73 фасл иборат аст. Санъатҳои лафзӣ (такрор, гардиш, тарсесъ<sup>1</sup>...), ки ба зебоии шакли асар, санъатҳои маънавӣ (ташбех, истиора, талмех...) ки ба тобишҳои гуногуни маънавии калима хизмат мекунанд, ҳамвора маънидод ёфтаанд.

Дар ҳар яки фаслҳо мувофиқи талаботи ин ё он санъат, ки адади онҳо ба 124 мерасад, таърифашон мухтасар оварда шуда, амалан бо далеле аз ашъори шоирони гузашта ва мусир исбот мегардад: Мисолҳо аз осори Рӯдакӣ, Үнсурӣ, Фарруҳӣ, Асҷадӣ, Қамарии Гургонӣ, Масъудӣ, Манучехрӣ, Начодӣ, Маъруғӣ, Шаҳиди Балҳӣ, Мансури Мантиқӣ ва дигарон ҷалб шудааст, ки микдорашон то ба 66 мерасад.

Барои шиносоӣ бо забон ва тарзу тариқи муҳокимаи назарии ин китоб порчаеро аз як фасли он айнан меорем. Чунончи, Родуёнӣ дар фасли XII китобаш, ки **Фи-л-мутобиқа** ном дорад, доир ба ин санъат менависад: «Маънини мутобиқа он аст, ки ду чиз ба ҳам оранд: чун шоир лафзро ба аввали байт ёд кунад ва боз ҳамон лафзро ба охири қоғия гардонад, онро порсигӯён мутобиқа хонанд. **Фаамо**<sup>2</sup> дабирон<sup>3</sup> онро рад-ус-садри<sup>4</sup> ил-ал-аҷуз<sup>5</sup> номанд ва мутобик, онро хонанд. Ин гурӯҳе, ки порсигӯён онро мутаззод (зидди ҳамдигар) хонанд ва ин боб максум (таксим) гардад ба шаш фасл.

Аввал қисме аз вай он аст, ки лафзро бар аввали байт оварда бошад ва ҳамон лафзро биайниҳӣ (айнан) қоғият кунад бад-он байт. Ва қисми дуюм ҳам бар ин ҳад бувад ва лекин ба маъни мухолиф ва ин қисм балиғтар ва писандидатар бувад. Ва қисми сеюм он аст, ки лафзи аввал ба садри (дар аввали) байти мазкур бувад ва қисми чорум ҳам бад-ин ҳад бувад ва лекин ба маъни мухолиф. Ва қисми панҷум чунон бувад, ки дар аввалу

<sup>1</sup> Тарсесъ — ҷавҳар нишондан, зинат додан.

<sup>2</sup> Фаамо — ва баъдомадаро.

<sup>3</sup> Дабирон — котибон, иншоқунандагон; дар ин ҷо — адабон.

<sup>4</sup> Рад-ус-садр — аз аввал омадаро ба охир бурдан.

<sup>5</sup> Ил-ал-аҷуз — пасу пеш, дунболай ҷизе.

охир ду лафз оварда шавад, ки ҳар ду аз як калима муштак (чудо) бошад. Аммо миёни ҳар ду лафз андак мояе тағиیر бувад. Ва қисми шашум бар ин ҳад бувад валекин ба маънӣ муҳолиф.

Мисоли қисми аввал чуноне Аммора гӯяд (баҳри музореъ):

Савгаид хӯрам, к-аз ту барад хуро<sup>1</sup> хубӣ,  
Хубет аён аст, ҷаро бояд савганд.

Ғазоирӣ гӯяд (баҳри мутакориб):

Асо бар гирифтан на мӯъҷиз бувад,  
Ҳаме аҷдаҳо кард бояд асо.

Мисоли қисми дуюм (баҳри мутакориб):

Ҷаро н-ояд оҳун симин ман,  
Ки бар ҷашм кардамш ҷояш ҷаро<sup>2</sup>

Зайнабӣ гӯяд (баҳри мутакориб):

Ҳавои туро з-он гузидам зи олам,  
Ки покизатар аз сириншки ҳавоӣ.

Мисоли қисми сеюм (баҳри мұchtас). Үнсурӣ гӯяд:

Агар на тимор<sup>3</sup> аз баҳри ошиқат будӣ,  
Ба ромиши ту зи гетӣ бурун шудӣ тимор<sup>4</sup>

Шокир гӯяд (мутакориб):

Ҳама ишқи вай анҷуман гирди ман,  
Ҳама некӯй гирди вай анҷуман.

Ва амсоли онҳо.

Родуёнӣ ба навъҳои (жанрҳои) шеър, аз ҷумла ғазал, маснавӣ ва бештар қасида таваққуф карда, роҳҳои ба даст овардани салосату балофати шеърро нишон додааст. Коидоҳои санъати тазмин, мувашсаҳ, муламмъ ва дигарро маънидод намуда, ў «хунароzmой» ва «суханпаймой»-ро яке аз шартҳои санъаткорӣ дониста, вазифаи муҳимми шакл, ҳусни матлау мактаъро дар оростагии мазмуни шеър таъқид кардааст. Ў «шеъри поки бетафовут» (ғайри сунъӣ)-ро тарафдорӣ карда, шеъри табий, завқу ҳаловатбахшандаро «яқдаст ва ҳамвор» гуфтааст; онро, ки аз ин ҳусусиятҳо маҳрум аст — «мутанаффир» (нафрата, бехуда, ноҷиз) донистааст.

Ҳамин тавр, «Тарҷумон-ул-балоға» бо маънидоди истилоҳҳои адабии бадей ва 124 санъатҳои адабӣ нахустин бобе дар илми адабиётӣ форсӯ тоҷик буда, барои омуҳтани сарриштai

<sup>1</sup> Хуро — хур, шамс, офтоб.

<sup>2</sup> Ҷаро — ҷароғоҳ.

<sup>3</sup> Тимор — гамгусор, навозишкор.

<sup>4</sup> Тимор — ғаму аҳам, индӯҳу озор.

адабиёти хаттии (классикии) форсу точик сарчашмаи мухиммest.

«**Насиҳатнома**»-и Унсур-ул-Маолӣ Кайковус асаrest маъруф бо номи «Қобуснома», ки дар аспи XI ба забони фасеҳи тоҷикӣ таълиф шудааст. Вай дорои мавзӯъҳои гуногуни ахлоқию тарбиявӣ буда, дар он беҳтарин ҳикмати ҳалқ гирд оварда шудааст. Дар айни замон дараҷаи инкишофи илмӣ-мадании ҳалқи форсу тоҷик дар вай намоён мегардад.

Китоб аз ҷиҳилу ҷорӣ бояд буда, доир ба пешаҳои гуногун баҳс мекунад. Боби ҳю панҷуми ин асар, ки «Дар расми шоири» ном гирифтааст, ба шеъру шоири баҳшида шудааст. Бартарии шеърро Кайковус бар наср бо таъбири «наср чун раият аст ва назм чун подшоҳ» таъянин карда, бо қадом баҳри арӯз чӣ мавзӯро ба қалам бояд овард маслиҳат додааст. Ӯ ба фарзандаш Гелоншоҳ, аз ҷумла ба ҷавонони соҳибистъодд насиҳат гуфтааст: «...Ҳар ҷи гуи—аз сухани ҳуд гүй ва аз сухани мардумон магӯй, ки табъи ту қушода нашавад ва майдони шеъри ту фарроҳ нагардад ва ҳам бадон коида бимонӣ, ки аввал дар шеър омада бошӣ».

Порчаҳое, ки ҷун наҷибтарин панду ҳикмат дар ин асар ҷалб шудаанд, аз ашъори ҳуди муаллиф ва Абӯшакури Балхӣ, Ассадӣ, Лабиӣ, Қумрии Гурғонӣ ва дигарон мебошанд.

Бояд гуфт, ки аксари китобҳои назарии асрҳои минбаъда ба пайравии асосҳои назарии амалии «Тарҷумон-ул-балоға» сохта шуда, мувоғики талаботи давр ва визъияти санъату адабиёти замон тасҳехӯ иловаҳо диданд. Асари Рашиди Ватвот аз ҳамин қабил аст. Ӯ бо вучуди ба китоби Родуёнӣ ҳӯрдагирӣ кардан, аз он ҳатто баъзе иқтибосҳои шеъриро ҳам истифода мебарад.

Ин **китоби назарии Рашидуддини Ватвот** «Ҳадоик-ус-сехр». дар аспи XII таълиф ёфтааст. «Ҳадоик-ус-сехр», ки низ бештар дар бораи санъатҳои бадӣ—лафзию маънавӣ баҳс мекунад, дар шарҳи мағҳуми санъатҳои **ат-тарсеъ**, **ат-таҷнис**, **ал-мустазод**, **тазмин-ул-муздавиҷ**, **хусн-ул-матлаъ** ва файра, назар ба «Тарҷумон-ул-балоға» аҳбороти муфассал медиҳад. Ватвот дар ҷустуҷӯи шаклҳои нави истилоҳоти санъатҳо қушиши зиёде нишон додааст. Ӯ аз ҷумла санъати таҷнисотро ба 7 қисмат муйян намудааст: **таҷнис**, **таҷниси ноқис**, **таҷниси зонд**, **таҷниси муракқаб**, **таҷниси мукаррар**, **таҷниси мутарраф**, **таҷниси ҳат**.

Дар «Ҳадоик-ус-сехр» бидуни таълимоти оиди санъатҳои назм, дар бобати коидаҳои насири форсу тоҷик ва араб низ сӯҳан меравад. Вале аҳбороти доир ба наср номуқаммал ва мисолҳо камчинанд: Бо вучуди ин асари мазкур маъруфу машҳур ва дорои аҳамияти қалоне буда, аз он чӣ мусирони Ватвот ва ҷи шонру донишмандони минбаъда ҳеле баҳравар гардидаанд.

**Низомии Арӯзии Самарқандӣ** (асри XII) бо ин ном асаре бокӣ гузоштааст, ки ба-«Чаҳор мақола» ё «Маҷмаъ-ус-саноё» чуз чаҳор мақолаи асосӣ боз мукаддимае аз панҷ фасл ва як ҳикоят дорад. Мақолаҳо дар навбати худ аз ҳикояҳои чудогона иборатанд.

**Мақолаи аввал**, ки 10 ҳикояро дар бар кардааст, «Дар моҳияти илми дабирӣ<sup>1</sup> ба қайфияти дабири балиғи комил» баҳс мекунад.

**Мақолаи дуюм**, ки аз як фасл ва 9 ҳикоят иборат аст, «Дар моҳияти илми шеър ва салоҳияти шоир» муҳокима меронад.

**Мақолаи сеюм**, ки 10 ҳикоят дорад, «Дар моҳияти илми нуҷум ва ғазорати (маърифати) мунаҷҷим (ситорашинос) дар он илм» фикрҳо мегӯяд.

**Мақолаи чаҳорум** бо 12 ҳикоят ва як фасл «Дар моҳияти илми тиб ва ҳидояти табиб ва қайфияти ў» мебошад.

Муаллиф ба ҳар як қасбу ҳунар баҳои арзанда дода, шеъру шоириро боло мегӯзорад: «Қивоми (пояи, асоси) мулк,— мегӯяд ў,— ба дабир аст ва бақои исми ҷовидонӣ ба шоир ва низоми умр ба мунаҷҷим ва сиҳҳати бадан ба табиб».

Бар акси ононе, ки пешаи шоириро «модарзод», «аз илоҳӣ» дониста, онро қасби дастнорас мегӯянд, Низомии Арӯзӣ онро ҷун ҳунари барои ҳар қаси ҳоҳишманду бозавқ омӯхташаванда маънидод кардааст ва дар ин боб ҳеле маслиҳат ва дастурҳо лодааст.

Низомии Арӯзӣ барои ба даст овардани ҳунари шоирӣ якчанд шарти муҳимро пеш рондааст. Ў мефармояд: «Ва бояд ки шеъри ў бад-он дараҷа расида бошад, ки дар саҳифаи рӯзгор маствур (сабт ва қайдшуда) бошад ва бар алсинаи аҳорор (ба забони аҳли дониш) мақрӯъ (ҳоно, ҳондашаванда). Дар сафоин (тазкираю баёзҳо) бинависанд ва дар мадоин (шаҳрҳо) бихонанд, ки ҳаззи авфар (лаззати фаровон) ва қисми ағзали аз шеър бақои исм аст ва то маствуру мақрӯъ набошад, таъсири ўро асар набвад ва пеш аз ҳудованди (соҳиб, эҷодкор, оғарандай) худ бимирад ва ҷун ӯро дар бақои ҳеш асаре нест, дар бақои исми дигаре ҷӣ асар бошад?»

Низомии Арӯзӣ аз рӯи он, ки ҷун «шеър дар ҳар илме ба кор ҳамешавад, ҳар илме дар шеър ба кор ҳамешавад», барои шоири писандида шудан пурдонӣ ва меҳнати зиёдеро лозим мепонад. Ў и淨ро аз рӯи таҷрибаи адабии худ маслиҳат медиҳад. Шоиршаванда бояд, барои ба дараҷаи баланд расидан, ба қавли Низомии Арӯзӣ, «...дар рӯзгори ҷавонӣ бист ҳазор байт аз ашъори мутақаддимон (гузаштагон) ёд гирад ва даҳ ҳазор қалима аз асари мутааҳхирон (сонӣ омадагон, мусирон) пеши ҷашм қунад ва пайваста давовини (девонҳои) устодон ҳамехонад ва ёд ҳамегирад...»

Дар мақолаи якум ва дуюми «Чаҳор мақола» оид ба иншоқунӣ-нависандагӣ ва шеъру шуаро ҳеле фикрҳои гаронбаҳо

<sup>1</sup> Дабир — миrzо, муншӣ, иншоқунанда.

түфта шудааст. Муаллиф дар мақолаи аввал «Дар моҳияти дабирӣ ва қайғияти дабири комил ва он чи тааллук бад-ин дорад», ҳаққонӣ маслиҳат медиҳад, ки дар соҳтани нутқ сухаң тобеи фикр бошад ва нутқ муҳтасар бошад. Инак, ў мегӯяд, ки «дабир дар сиёкати (тарзу услуби) сухан он тарик гирад, ки алфоз мутобеи маонӣ ояд ва сухан кӯтоҳ гардад... зеро ҳарроҳ ки маонӣ мутобики алфоз афтад, сухан дароз шавад ва котибро максор (пургӯй) хонанд. Аммо сухани дабир бад-ин дараҷа нарасад, то аз ҳар илм баҳрае надорад ва аз ҳар устод нуқтае ёд нагирад ва аз ҳар ҳақим латифае нашнавад ва аз ҳар адиб турфае (чизи нав, диккат ҷалбкунанда) иқтибос нақунад».

Низомии Арӯзӣ дар асари худ бисёр афсона ва ҳикоятҳои таърихии адабиро доир ба ҳаёту эҷодиёти Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Умарӣ, Хайём, Саноӣ, Анзорӣ, Алии Шатранҷӣ, Амъяқ, Ӯнсурӣ ва дигарон иншо карда, мисолҳои зиёде аз таҷрибаи эҷодии бузургон, аз таъсири шеър ва қаломи мавзун меоварад. Дар мисоли қасидаи Рӯдакӣ «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме...» Низомии Арӯзӣ ҳусни санъати бадеиро тавсиф менамояд: **мутобик, мутазодд, мураддаф, баёни мусовот, узубат, фасоҳат** ва ҷазолат (равонӣ ва устувории сухан). «Ва ҳар устоде, ки,— мегӯяд Низомӣ,— ўро дар илми шеър табаҳҳуре (фаҳмиш, дониш) аст, чун андаке тафаккур кунад, донад ки ман дар ин мусайябам (ҳаққам)...»

Яке аз фикрҳои сахехи Низомии Арӯзӣ оиди табиати шеър аст, ки бе ҳаёли бадеӣ буда наметавонад. Ӯ мавқеи таҳайюлро дар шеър таъкид карда, пешай шоириро ҷунон медонад, ки «маънии хурдро бузург гардонад ва маънии бузургро хурд ва некӯро дар хильати зишт (либоси бад) бознамояд ва зиштро дар сурати некӯ ҷилва кунад».

«Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзӣ дар услубу исботи максад ва ҳам дар баёни масъалаҳои шеъру шоири назар ба осори назариячиёни гузашта фарқ дошта бошад ҳам, валие «концепцияи эстетикий»-и муаллифи он аз доираи тафаккури олимомни феодализми асримиёнагӣ берун намеравад. Ӯ мувофики талаботи адабиёти асрҳои XI—XII, ки дар он замон назми дарбор ва қасидасарой авҷ гирифта буд, тасвири бадеиро бо ҳаёти вокей вобаста намекунад. Ин аз назарияи ғайриреалистии суханвар, ки дар замони ўхумфармой дошт, хабар медиҳад. Ба ақидаи Низомии Арӯзӣ санъати баланд танҳо дар натиҷаи шакли аъло ба даст меояд. Ин фикр дуруст аст. Валие Низомии Арӯзӣ тавассути он мадҳи ҳокимони замонро дар мадди аввал мегузорад. Бедарак нест, ки тезиси мӯаллифи «Чаҳор мақола» аз ҷунин ғояи норавшан иборат аст: ҳаққу ноҳакро шоири давр бо шоҳон бо ҳам бубинад. Мазмуни ҷунин фикри Низомӣ дар ҳарҷои асар бо шаклҳои гуногун баён гардидааст.

Низомӣ бадехагӯро барои шоир фариза (ҳатмӣ) дониста навиштааст: «Шоир табъи хешро ба риёзат (мехнат, мутолиа,

такрор) бад-он дарача расонад, ки дар бадехаи маонӣ ангезад, ки сим аз хазина ба бадеха берун ояд». Фикри солими муаллиф доир ба санъати бадеха дар давоми сухани вай аҳамияти ҳудро гум карда, концепцияи шаклпарастии ўро зохир менамояд. «Бадеха,— мегӯяд ў,— подшоҳро ҳасби ҳол ба табъ оварад ва ин ҳама мурооти (риояти) дили маҳдум (соҳиб, ҳоча) ва табъи мамдӯҳ (мадҳшаванд) мебояд ва шуаро ҳар чӣ ёфтаанд аз салоти (ҳайри, пешкаши) муazzам ба бадеха ва ҳасби ҳол ёфтаанд».

Санъати баланди шоири — бадехагӯро бо меҳнату риёзат соҳиб гардида, vale онро барои ҳамду санои шоҳон ба кор бурдан ва бо ин роҳ соҳиби симу зар ва тӯҳфаҳои зиёд шудан — талабест, ки аз маҳдудияти сиёсию иҷтимоии давр ба вучуд омадааст ва муаллифро ҳам ба гирдоби худ печонда ба ҷуниҷ ҳулоса водор кардааст. Барои мо фикрҳои ҳакку дилписанди ў оид ба шеъру шоири, пурмазмунӣ ва муҳтасарбаёни осори бадей маъқул ва мақбуланд. Аз онҳо мо сабақ меомузем.

**Шамсиддин Муҳаммад бинни Қайси Розӣ**  
**«Ал-мӯъзам...»** (асри XIII) китоби назарие бо номи **«Ал-мӯъзам фӣ маойир-ул-ашъор-ул-Аҷам»** таълиф намудааст. Ин асар назар ба китобҳои зикршуда ҳачман пурра ва батағсил мебошад. «Бо камоли ҷуръат метавон даъво кард,— менависад олимӣ Ирон Муҳаммади Қазвий дар бораи аҳамияти ин китоб,— аз аввали таълифи ин илм ба забони форсӣ баъд аз ислом то ҳол ҳеч як асар бе истисно ба ин камоли таҳқиқ ва танқеҳ (бейайбу нуқс) ва пуррагӣ дар илмҳои сезона таълиф нашудааст ва агар таълиф шуда бошад ҳам, дастраси мо нашудааст». Қайси Розӣ худ низ дар дебочаи «Аҷ-мӯъзам...» навиштааст: «...Дар ин фан (илми сезонаи шеър — арӯз, қофия ва бадеъ) ҷомеътар аз ин таснифе насохтаанд ва дар ин навъ муфидтар аз ин ҷамъ накарда». Ин аст, ки Т. Зеҳнӣ роҷеъ ба «Ал-мӯъзам...» гуфтааст: «...дар асри XIII дар адабиётшиносии форсу тоҷик асаре ба майдон омад, ки дар асоси муваффақиятҳои пештараи назари навишта шуда, гуфтан мумкин аст, ки ҷои ҳамаи он асарҳоро гирифт»<sup>1</sup>.

«Ал-мӯъзам» аз 2 қисмати қалон иборат аст: бахши аввал 4 боб ва бахши дуюми он 6 боб.

Қисми аввал бо сарлавҳаи «Дар фанни арӯз» ба илми арӯз, қисми дуюм бо сарлавҳаи «Дар илми қофия ва нақди шеър» ба илми қофия ва нақди (танқиди) шеър бахшида шудааст. Боби аввали қисми якум дар маъни арӯз ва шарҳи аркону (рукнҳою) зикри асомнию (исмҳою) алқобе (лакабҳо), ки дар ин фанн мусталаҳи (истилоҳи) аҳли ин илм буда, соҳиби бозду фасл аст. Боби дуввӯм, дар зикри аҷзоъ (ҷузъҳо) ва авзони (вазнҳо), ки таркиби аркони (рукнҳои) арӯзӣ ҳосил ша-

<sup>1</sup> Т. Зеҳнӣ. Санъати сухан. Душанбе, 1979, саҳ. 10—11.

вад. Боби саввум, дар зикри тафйироте, ки ба усули афоили<sup>1</sup> арўз дарояд, то фурӯзи мазкур аз он муншаъиб (чудо) шавад. Ин боб аз ду фасл иборат аст. Боби чаҳорум, дар зикри бухури (баҳрҳои) қадим ва ҳадису (наву) нақши давоириу (доираҳои) тақтеъи абъёти соли ва мазоҳифи<sup>2</sup> он мебошад. Дар 7 боби ин фасл тақтеъи баҳрҳои чордахгона — Ҳазаҷ<sup>3</sup>, Раҷаз<sup>4</sup>, Рамал<sup>5</sup>, Мунсарех<sup>6</sup>, Музореъ<sup>7</sup>, Муктазаб<sup>8</sup>, Мұchtасс<sup>9</sup>, Сареъ<sup>10</sup>, Ғаріб<sup>11</sup>, Қаріб<sup>12</sup>, Ҳафиғ<sup>13</sup>, Мушокил<sup>14</sup>, Мутақориб<sup>15</sup>, Мутадорик<sup>16</sup> ба муҳқомма омадааст.

Қисми дуввум, ки дар илми қофия ва нақди шеър мебошад, аз боб иборат аст. Боби аввал, дар зикри маъни шеъру қофия ва ҳадду ҳикмати он; боби дуввум, дар зикри ҳуруфи қофия ва асомии он; боби саввум, дар зикри ҳаракоти ҳуруфи қофия ва асомию (исмозиу) иштиқоқи (калимасози) ҳар як; боби чаҳорум дар ҳудуди қавоғӣ (кофияҳо) ва асноғи (гуногуни) он ва зикри ҳуруфи ҳаракоте, ки лобуди (ногузири) ҳар қофия бошад; боби панҷум дар уюби (айбҳои) қавоғӣ (кофияҳо) ва авсоғи (сифатҳои) нописандидае, ки дар қаломи манзум афтад; боби шашум, дар зикри маҳосини (ҳуснҳои) шеър ва тарфе (аҷоиботе) аз синоати мустаҳсан (санъати зебо), ки дар назму наср ба кор доранд.

Ба ҳамин тарик, «Ал-мӯъзам» низ асосан бо илмҳои арўз, қофия ва бадеъ сару кор дорад. Ба монанди «Тарҷумон-ул-балоға» ва «Ҳадоик-ус-сехр» дар «Ал-мӯъзам» масъалаҳои арўзу бадеият ва қофия мавриди баҳс қарор ёфта бошанд ҳам, вали Шамси Қайс назар ба Родуёнӣ ва Ватвот баъзе масъалаҳоро васеътар ва муфассалтар, амиқ ва ҳартарафа, бо иловажо баён кардааст. Ҳар як соҳаи фани назария дар «Ал-мӯъзам» бо ҷузъиёташ таҳқиқ шудааст. Шамси Қайс низ ба санъатҳои зиёди назм: тарсеъ, таҷнис, мутобика, ҷамъу тафриқ, ӣҳом, тақмил, игроқ, истиорот, тамсил, ирдоф, табиину тафсир, тақсим, тавсим, талмех, иҷоз, мусовот, баст, эътиroz, ҳашви малех, ҳашви мутавассит, ҳашви қабех, илтифот, тадорук, тақобул, муроот-ун-назир, эънот, тарҷех, ҳусни матлаъ ва мақтаъ, лутфи таҳаллус ва адаби талаб ва инчунин дар бораи баъзе

<sup>1</sup> Афоили тафоил — ченаки руҳиҳо.

<sup>2</sup> Мазоҳиф, зиҳофот — (зиҳоф) — тафйироти раво ё ноҳоиз.

<sup>3</sup> Ҳазаҷ — тараннуми хушоянд.

<sup>4</sup> Раҷаз — изтироб.

<sup>5</sup> Рамал — давидан.

<sup>6</sup> Мунсарех — шӯҳ, шитобон.

<sup>7</sup> Музореъ — монанд.

<sup>8</sup> Муктазаб — буридан.

<sup>9</sup> Мұchtасс — аз бех баркандан.

<sup>10</sup> Сареъ — тез, босуръат.

<sup>11</sup> Ғаріб — танҳо.

<sup>12</sup> Қаріб — чун Музореъ.

<sup>13</sup> Ҳафиғ — сабук.

<sup>14</sup> Мушоокил — ҳамшакл.

<sup>15</sup> Мутақориб — наздикшаванда.

<sup>16</sup> Мутадорик — даркшаванда.

навъу шаклҳои шеър (ғазал, рубой ва ғайра) таваққуф карда, барои исботи фикраш мисолҳои фаровоне аз эҷодиёти 70 нафар шоирони гузаштаю мусиронаш ҷалб менамояд.

Афкору андешаҳои у барои омӯхтани маҳорати шоирӣ ва ба даст овардани комёбихо дар ин самт то ҳанӯз аҳамияти худро гум накардаанд. У бо ин мақсад аввали будани маъни шеър. ва тобеи мазмун будани шакли онро таъкид кардааст: «Ҳар сӯхане, ки дар он маъни латиф набошад, табъи аҳли тамиз ба он майл намекунад, ҳамчунон бошад, ки зарфи ҳолӣ ва дар вай матоъ набвад». Дар боби накӯ нокид (танқиду мунаққид) ва ба онҳо зарурати зиёд доштани шоиру нависандагон Шамси Қайс бо далелу бурхони бебаҳс аз қувваи бузургу заковатмандӣ ва фоидай он аҳборот медиҳад.

Шамси Қайс танқиди адабиро яке аз навъҳои (жанрҳои) мустақилу муҳим дониста, вазифаи онро дар беҳбудии эҷоди бадеъ зарур пиндоштааст. Зоро,— мегӯяд ў,— мунаққид (наzar ба шоир дар ҳаққи шеъраш) бетараф буда, ҳақиқати ҳолро нисбат ба асар ошкор мегӯяд. Мунаққид «пас ҳар чӣ некӯ бошад,— навиштааст Шамси Қайс,— ихтиёр кунад ва ҳарчи ракик (суст, забун) бошад, бигзорад, чӣ шоир дар назми хеш толиби хушомад бошад ва нокид ҷуяндаи беҳомад бувад».

Шамси Қайс дар асараш ба шоирон роҳҳои чӣ тавр донишу малакаи шеъргӯй ҳосил карданро омӯхта, маслиҳат додааст, ки бе муҳокимаю тақризи нокидон ашъорашонро ба мутолиаи хонандагон вонамуд накунанд. Шамси Қайси мунаққид барои татбики фикрҳои назариявиаш дар амал, бо таҳлили ашъори Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Үнсурӣ ва дигарон дастури кор нишон медиҳад. Ба баъзе байтҳои Рӯдакӣ эрод гирифта, ў дар баробари маъни хубу баланд, «ба ҳусни таълиф ва таносуби таркиб» низ бештар аҳамият доданро талаб кардааст. Якчанд мисолҳо низ барои тасдики фикраш ҷалб намудааст.

Аз ин ҳама маълум мегардад, ки «Ал-муъчам...»<sup>1</sup> бо бисёр бобу фаслоюш то ба имрӯз хизмати заруру муфидро ба ҷо оварда меояд.

Хоҷа Насриддини Тӯсӣ (асри XIII) дар асарҳояш «Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иктибос» шеърро ҳамчун қаломи зебою мавзун баланд баҳо дода, аз он, қабл аз ҳама, фикру андешаҳои тоза ба тоза ва лаҳну оҳангҳои нав ба навро талабидааст. То ин сифатҳои набошад, мегӯяд ў, шеър бо мураттабии кофияю радиф хонандаро ба ҳайрат оварда наметавонад.

Доираи муҳокимаи Хоҷа Насриддини мутафаккир чун файласуфони машҳур — Форобӣ ва Ибни Сино васеъ буда, ў назар ба назариячиёни адабиёти гузаштаю мусираш ба як қатор масъалаҳои дигар низ амик сар фурӯ бурдааст. Ин аст, ки ин донишмандони файласуф бо мероси назарии ҳалқҳои ҷаҳон

<sup>1</sup> Барои шиносони батафсил, ниг.: Шамси Қайси Розӣ «Ал-муъчам» (ҳозиркунандай чоп — Үрбатулло Тоиров). Душанбе, 1991.

(аз чумла Юнони қадим ва Арасту) шинос (пешу пас) ба чуз илмҳои вазну кофия, шеърият ва бадеяту накди адабӣ «бо таҳқиқу тадқики соҳаҳои гуногуни фаъолияти маънавии инсон машғул шудаанд, ки дар натиҷа қиёсан тафриқаи ҳар як соҳа, ҷунончи адабиёти бадеиро (дар мисоли таҳайюл ва ба ин восита — образнокии он) равшан диданд ва онро муфассалан нишон додаанд»<sup>1</sup>.

«Расоил-ул-эъчоз» Амир Ҳусрави Деҳлавӣ (асри XIII — XIV) ё «Эъчози Ҳусравӣ» яке аз симоҳои барҷастаи мактаби адабии адабиёти форсизабони Ҳиндустон ме-бошад, ки ба қавли Ҷомӣ, «Ҳамса»-и Низомиро касе бех аз вай ҷавоб накарда..» Ба ғайр аз «Ҳамса»-ю девони ғазалиёт, қитъаот ва рубоиёт ў китоби назарие бокӣ гузоштааст, ки он бо номи «Эъчози Ҳусравӣ» (1319) шӯҳрат пайдо кардааст.

Китоб ҳаҷман қалон буда, аз дебоча, панҷ рисолаи чудогона ва хотима иборат аст. Дар дебочаи батағили асарап Ҳусрав тамоми осори насрин форсу тоҷикро аз ҷиҳати услуби баён ва равнияти нигориш ба нӯҳ тариқа тақсим мекунад. Ҷунончи: тариқаи таълифи шайхону аҳли тасаввуф, уламои муҳаққик, му-тарассилюн (нависандагон), ҳакимон, ҳатибону воизон, оммаи мардум, аҳли қасбу ҳунар ва тариқаи шӯҳтабъону ҳаҷвгӯён ва ниҳоят, услуби хоси ҳудашро тариқаи даҳум номида, дар бораи ҳусусиятҳои хоси ҳар яке аз ин равишҳо маълумот медиҳад. Баъди тасвири ин тариқаҳо пай ҳам рисолаҳо меоянд.

Панҷ рисолае, ки дар ин асар гирд омадааст, бачуз масъалаҳои сабки насрнависӣ ба санъатҳои шеърӣ, санъатҳои бадеии осори худи шоир ва ғайра бахшида шудаанд.

Ҳусрави Деҳлавӣ ақидаҳои назариашро оид ба шеъру шоирий низ дар асарҳои манзумаш маҳсусан дар дебочаи девони сеюми худ «Фуррат-ул-камол» васеъ баён кардааст. Амир Ҳусрав афзалии шеърро бар наср нишон дода, доир ба сабаби дар наср аз назм мисолҳо овардан гуфтааст: «...Ҳар назме, ки дар наср афтод, ороиши наср зиёdat гардад, ҷун нигина, ки дар зар нишонанд».

Ҳарчанд, ки ў низ истеъдоди шоириро бахшиши илоҳӣ мепонад, вале дар амал шоиронро ба дараҷаҳо тақсим намуда, аз «суханfurӯshii» шоирони дуюм ва сеюмдараҷа шикоят кардааст. Ба ҳаққи суханварони комил ва қадру эътибори онон ситоиш оварда, такомулоти болигии ононро маҳсули меҳнату азијати зиёде пардохтааст. Шеъри шоири шаҳир пухтаю рехта буда, ба ақидаи Ҳусрав, бо шарорат шавку завқ ва сӯзи дил гуфта мешавад. Аз ин ҷост, ки вай ба дили хонанда роҳ ёфта, шамъеро дар қалби ў низ фурӯзон менамояд.

Суҳан донӣ, ки дорад завқи ҷонӣ,  
Ҳамаш ҷон хонаду ҳам зиндагонӣ.

<sup>1</sup> Раҳим Мусулмонқулов. Асори сухан. Душанбе, 1980, сах. 134—135.

Чу з-ин гуна даромезад ба чонхо,  
Чу чон поянда монад дар забонхо.

Хусрави Дехлавий дар боби танкиди адабӣ низ андешаҳои бикр гуфта, аз нокидон талаб кардааст, ки хурдабин набошанд ва айбӯй накунанд. Ба маслиҳати ў пешай нақдкунандагон поквичдонист ва қаломи бадеъ рафтори бегаразона тақозо мекунад. Инак, мунаққид барои ислохи нуқси шеър ва камолоти шоир ба ў бояд мададгор бошад.

**Асри XV ва намоян-** Дар асри XV, ки дар таърихи таракки-  
дагони он. ёти маданияти ҳалқҳои форсу тоҷик замо-

ни равнақу ривоҷи санъату адабиёт ва ил-  
му дониш ба шумор меравад, илми адабиёт ҳам хеле ин-  
кишоф мёбад ва асарҳои зиёде таълиф мегарданд. «Тазкират-  
уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Мачолис-ун-нағоис»,  
«Мизон-ул-авзон», «Ҳамсат-ул-мутаҳайирин», «Рисолаи муфра-  
дот»-и Навоӣ, «Арӯзи Ҳумоюн»-и Абулқаҳҳор бинни Исҳоқи  
Самарқандӣ, «Ҷамъи мухтасари» Ваҳиди Табрезӣ, китоби «Ба-  
доеъ-ус-саноеъ»-и Атоуллоҳ бинни Махмуди Ҳусайнӣ, «Бадоеъ-  
ул-афкор»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Рисолаи муаммо» ва  
«Арӯз»-и Сайфии Буҳорӣ, «Наштари ишқ»-и Ҳусайнқулиҳони  
Азимободӣ ва дигар асарҳои муаллифони асри XV—XVI дар  
ҳалли бисёр масъалаҳои назария ва таърихи адабиёти тоҷик  
сарчашмаҳои гаронбаҳо ба шумор мераванд.

Фикру ақидаҳои олимони пешқадами он замон дар як силсила  
асарҳои назарии **Абдураҳмонӣ Ҷомӣ** мукаммалтар ва беҳ-  
тар ҷамъbast ёфтаанд. Як қисми осори Ҷомӣ ба масъалаҳои  
шеъру шоирӣ — моҳияти шеър ва рафтору одоби шоир, дар  
хусуси лафзу маънӣ (шаклу мазмун), объекти тасвири бадеъ,  
муносибати адабиёт ба ҳаёти воқеъ бахшида шудааст. «Китоб  
ал-вофия фи илм-ал-кофия», «Рисолаи арӯз» ва ҷаҳор рисола  
дар муаммо бо номҳои «Рисолаи кабир дар муаммо» («Ҳол-  
лияи хулал»), «Рисолаи мутаввасит дар муаммо», «Рисолаи  
сағир дар муаммо», «Рисолаи муаммон асғари манзум», кито-  
би «Ашъат-ул-Ламаот» (оид ба ғазал) аз қабили ин асарҳо-  
янд. Фикрҳои назарии Ҷомӣ дар бобҳои ҷудогони асарҳои ба-  
дени ў, дар «Баҳористон» (равзай ҳафтум), дар дебочаи «Де-  
вони қасоид ва ғазалиёт», сонӣ дар маснавии «Ҳафт ғянг»  
(дар дафтари дуюм ва сеюми «Силсилат-уз-захаб», дар «Тӯх-  
фат-ул-аҳрор», «Сабҳат-ул-аброр», «Юсуф ва Зулайҳо») ва  
ғайра баён гардидаанд.

Ҷомӣ маъниро ҷавҳари шеъри ҳақиқӣ медонад:

Асл маънист, манех, то донӣ.  
Лар иборат чу фитад нуқсоне.  
Писта ҳарҷанд ки сарбаста нақуст.  
Бех, ки аз мағз дараҷ дар вай пӯст.

Ҷомӣ ҳамчунин дар парвариши әкли идроқи одамиӣ, яъне  
дар тарбияи инсон роли бағоят мухим доштани шеърро таъ-

кид менамояд. Ин аст ки бо вучуди баъзе ақидаҳои идеалистиаш (максусан ба қудрати илоҳӣ вобаста кардан қобилияти шоирӣ ва адабӣ) суханвар ҳаёти воқеиро сарчашмаи ҳар як эҷоди бадей медонад. Ҷомӣ таъкид менамояд, ки санъаткории шоир фақат дар тасвири ҳақиқати зиндагӣ зоҳир мегардад. Ӯ бар хилоғи шоирони маддоҳи замонаш ва фикрҳои ғалати назарии баъзехо ҳақгӯй, ростқавлиро вазифаи санъату адабиёт мешуморад. Зеро ки «шеър обест зи сарчашмаи дил» ва гавҳари пок аз дили пок бурун меояд. Ба ин маъни Ӯ дар маснавии «Юсуф ва Зулайҳо» гуфтааст:

Нагардад хотир аз норост курсанд,  
Агарӣ гӯй онро ростмонанд.  
Суханро зеваре чун ростӣ нест,  
Чамоли маҳ ба чуз нокостиӣ нест.  
Аз он субҳи наҳустин бефурӯғ аст,  
Ки лоғи равшани аз вай дурӯғ аст.  
Чу субҳи ростӣ аз сидқ дам зад,  
Зи худ бар осмон заррин алам зад.  
Ба санъат гар биёрай дурӯғе;  
Нагирад зон чароги ӯ фурӯғе.

Ҷомӣ ҳамчун устоди бадей ва суханоро ба бисёр санъатҳои лафзию маънавӣ аҳамият дода, чунонки ҳудаш дар ашъораш лафзу маъниро ба ҳам пайвастааст, аз дигарон инро бо қатъият талаб кардааст. Ӯ ҳусусиятҳои хоси шеърро дар санъаткории сухан дида, борҳо ба суханварони замонаш маслиҳат додааст, ки аз санъатҳои бадей сӯйистеъмол накунанд; аз ҳадди эътидол зиёд кор фармудани воситаҳои тасвири ҳусни шеърро мерабояд. Ӯ дар исботи ин фикр шеърро ба маъшуқаे қиёс карда, лутфи қаломро ба, ҳоли руҳсораи маъшуқа монанд мекунад. Як ҳоли сиёҳ дар бари рӯи зебо ҳусни меафзояд, vale чун ҳолҳо зиёд шаванд, ба рӯй сиёҳӣ меоваранд. Ба кор бурдани санъати сухан дар шеър низ ба ҳамин назир аст. Шоир дар қасидаи «Чалол-ар-рӯҳ» ин фикрро бо чунин образнокӣ гуфтааст:

Хуш ояд дар сухан санъат зи шоир, лек на чандон,  
Ки орад дар камоли маънни максуд нуқсонаш,  
Ҳаёли хос бошад, ҳоли руи шоҳиди<sup>1</sup> маъни,  
Чу ҳол андак фитад бар руҳ, дикҳад ҳусни фаровонаш.  
В-агар гирад зи бисёрӣ ҳама руҳсори шоҳидро,  
Миёни соддаруҳсорон сияҳрӯй расад зонаш.

Ҷомӣ аз рӯи пурдониаш тасдиқ намудааст, ки санъат ва омилҳон бадей бояд тобеи ҷӯши синаи шоир бошанд, то ки боиси пайдоиши шеъри ҳақиқӣ гарданд. Зебой,— гуфтааст ӯ,— ҳамеша дили шоирро ба тӯғён меорад ва боиси эҷоди шеъри нав мешавад, гӯё як-ду байт ҳам ба ҳаёл меояд. Ин аст, ки бузургон андеша ва ҳаёлро ҳақиқати шеър доностаанд. Дар бо-

<sup>1</sup> Шоҳид — дар ин ҷо: маъшуқа, санам, оғоҳи ҳоли дил, ҳолдон.

бати нақди адабй ва нокид низ фикрҳон барчастай Ҷомй чун садри шоирони мактаби Ҳирот кам нест<sup>1</sup>.

Ба ҳамин тарик, доираи муҳокимаи Ҷомй низ назар ба шоир ва назариячиёни гузашта хеле васеъ буда, ў ба ғайр аз илми сегонаи маъмул (арӯзу қофия ва бадеъ) оиди хусусияту руҳи назм ва эҷодиёти бадей баҳс меқунад. Афкори эстетикии Ҷомй аз рӯи таҷрибаи бузурги олимӣ ва шоирӣ, дар натиҷаи шахси пешқадами замони худ буданаш хеле мураккаб, амиқ ва сахех ифода ёфтааст. Назария ва мулоҳизаҳои пешқадами Ҷомй на факат ба таркибу танзим ёфтани фикру ақидаҳои назарии муосирони ў кўмак расонидаанд, инчунин барои ташаккул ва ин-кишофи нуқтаи назари илмию адабии санъату адабиёт дар асрҳои минбаъда хизмати намоёне доранд.

Дар асри Ҷомй, нависанда ва шоирни забардаст, сардафта-ри адабиёти ўзбек — Алишер Навой (1441—1501) ҳаёт ба сар бурда, доир ба масъалаҳои назарияю танқиди адабӣ завки зиёде зоҳир кардааст. Мероси бои адабии Навой бо ду забон — бо забонҳои форсӣ-тоҷикӣ ва туркӣ-ўзбекӣ тасниф шуда, ў ба ин забонҳо ҳам осори назму наср ва ҳам фикру андешаҳои назариашро бокӣ гузаштааст. Ў дар «Мизон-ул-авзон»<sup>2</sup> ном асараш дар хусуси қондаҳои вазни арӯз изҳори ақида кардааст. «Ма-ҷолис-ун-нағоис»-и<sup>3</sup> Навой аз муқаддима, ҳашт мачлис (боб) ва хотима иборат аст. Вай шарҳи аҳвол ва таъриifu танқиди эҷодиёти 458 шоиру нависандагони муосирашро дар бар карда, дар илми адабиёт мавқеи муҳим ишғол менамояд. Ў дар яке рукъа (нома)-хояш пайвастагии узвиашро ба шеър тавассути рубой хеле баланд сурудааст:

Ин нома на нома, доғен дарди ман аст,  
Ороми даруни ранҷпарвардаи ман аст,  
Таскини дили гарму дами сарди ман аст,  
Яъне хабар аз моҳи ҷаҳонгарди ман аст.

**Ваҳиди Табрезӣ** (асри XV) муаллфи ри-  
**«Чамъи мухтасар»** солаи «Чамъи мухтасар» мебошад. Ин ки-  
тоб аз 18 боб иборат буда, ба «илми арӯз»,  
«санъати шеър» ва «илми қофия» баҳшида шудааст.

Дар боби «илми арӯз» дар бораи сабабҳо, ватадҳо ва фа-  
восил, дар бораи зихоф, баёни тақтеъ ва қайфияти он, маънои  
лугавӣ ва истилоҳии шеър, оид ба доираҳои сittа (шашгона)  
ва ғайра сухан меравад.

Боби дуюм «Намунаи авзони (вазнҳои) мухталиф бо тақ-  
теи онҳо ва шарҳи санои (санъатҳои) шеърӣ» ном дорад. Ин

<sup>1</sup> Барон шиносоӣ бо тафсил ақидаю афкори назарии Ҷомй нигаред:  
Абдуниаби Сатторов. Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмони Ҷомй. Душанбе. 1975.

<sup>2</sup> Мизон — тарозу; авзон — вазнҳо.

<sup>3</sup> Нағоис — ҷамъи нағиса.

что дар бораи баёни вазни рубой, баёни шацараи ахрам<sup>1</sup>, сурати шацараи ахраб<sup>2</sup> ва сурати шацараи ахрам сухан меравад.

Боби сеюм ба «илми қофия» бахшида шуда, аъдоди (ададҳои) хуруфи қофия ва намунаи хуруф ва ҳаракоти қофияро бо шархи он маънидод мекунад.

Бояд қайд кард, ки ин асар ҳам, ба қавли худи муаллиф, барои бародарзодаи ў таълиф шуда, аз ҳар ҷиҳат ба қитобҳои «Тарҷумон-ул-балоға» ва «Ҳадоик-ус-сехр» қаробат дорад. Бешак, Ваҳиди Табрезӣ инчунин мувофиқи таҷриба, донишу фаҳмиши худ ва талаботи давр баъзе дигаргунҳо дароварда, мисолҳои гуногун ҷамъ овардааст. Фаъолияти намоёну хуби Ваҳиди Табрезӣ фақат дар он нест, ки ў ҳам ба мисли салафонаш — назариячиёни гузашта дар баёни вазни баҳрҳои ҳазаҷраҷаз, рамал, мутакориб, мутадорик, мунсарех, музореъ, муктазаб, мұчтасс, сареъ, ғариб, қариб, хафиф, мушокил ва ғайра доира ва нақшаҳоро низ моҳирона истифода бурдааст. Ў инчунин тавонистааст мағҳумҳои мураккаби ин илмро бо мұхтасарбайи дастраси хонандагон гардонад.

Ҳамин тавр, муаллиф дар асари худ илми арӯзу қофия ва саноеи шеъри форсӣ-тоҷикиро бо эъчоз ва равшанин тамом ба таври комил ва забони содда бо бисёрии намунаи мисол баён намудааст.

Ин қитоби **Мавлоно Қамолиддин Ҳусайнӣ** «Бадоев ал-афкор фи Кошифӣ (асри XV — XVI) аз муқаддима, саноев ал-ашъор» ду боб ва хотима иборат мебошад. Дар фаслҳои ҷудогонай бобҳои ин қитоб низ дар бораи шеър ва анвоъу аксоми он, ғазал, қасида, қитъа, фард, маснавӣ, мусаммат, тарҷеъот, доир ба мисраъ, байт наср, насли мураҷҷаз, насли оддӣ, оид ба санъатҳои шеърӣ, қофия ва ғайра сухан меравад. Назар ба қитобҳои гузаштагон фикрҳои бикри донишманд низ дар ин масъала ба назар мерасад.

Махсусан боби дуюми асар «Дар баёни уюби назм, ки онро илми нақд хонанд ва яке аз улуми адабӣ донанд», ки ба танқиди адабӣ бахшида шудааст, бо он ҷолиби дикқат мебошад, ки андешаҳои Шамси Қайс оид ба нақду ноқидӣ дар вай на факат давом, инчунин инкишоф мейбад. Ҳулосаи Кошифӣ доир ба танқид образнок ба тарни зайл баён ёфтааст: «Дар истилоҳот иборатест аз илме, ки бад-он чайди (хубии) шеър аз рӯи он мутамайиз (мумтоз, имтиёздор) гардад ва нек аз бад ғарқ карда шавад. Ва ин илмро ба ҷиҳати он нақд гуфтаанд,

<sup>1</sup> Ахрам — дар лӯғат: бурида шуда, чоқинӣ — касе, ки девораки биниаш бурида шудааст. Дар поэтика номи яке аз зиҳофоти руқни «мағойлун», ки дар нати аи тарқ шудани ҳичон аввали он «ғойлун» руқни мустаъмали «мағъулун»-ро кор мефармоянд.

<sup>2</sup> Ахраб — мукобили Ахрам буда, дар лӯғат — ҳаробтар; дар поэтика: номи яке аз зиҳофоти руқни «мағойлун», ки дар натиҷаи партофта шудани ҳичон аввал ва кӯтоҳ шудани ҳичон оҳири он «ғойлу» бокӣ мондааст ва ба ҷон «ғойлу» руқни мустаъмали «мағъулу»-ро кор мефармоянд.

ки чунончи накоди дирҳами пок аз миёни дироҳами мағшуш (ғашдодашуда, қалбакӣ, носара, ғайрихолис) интиҳоб кунад; ин ҷо низ соҳиби ин илм ба табъи ваққод (зехни тез) сухани покизаю беайб аз миёни суханони ношониста ва маъюб илтиқот (ёфта чидан) намояд<sup>1</sup>.

Р. Мусулмонқулов ҳақ аст, ки таъкиди Кошифиро оид ба танкид ҳамчун соҳаи «илми маҳсус» (бар хилоғи беэътинои баъзеҳо ба он) «аввалин фазилати рисолаи»<sup>2</sup> ў донистааст.

Ин асари **Бурхониддин Атоуллоҳ Махмуди «Бадое-ус-саноеъ»** Ҳусайнӣ (асри XV—XVI) аз як дебоча (оид ба арӯз), муқаддима, се боб ва хотима (оид ба бадеъ) иборат мебошад. Атоуллоҳ яке аз шоирон ва адабиётшиносони забардасти замонаш буда, ба шаҳодати Хондамир, рисолаи ў оиди «кофия ва саноеву бадоiei шеъри дар миёни фузало машҳур» будааст.

Дар рафти омӯзиши масъалаҳои назарии каломи бадеъ ў ба таълимоти гузаштагону мусиронаш истинод дошта, аз ҷиҳати илмӣ онҳоро амиктар ба таҳлилу тадқиқ гирифтааст. Чун балоғатшиноси моҳир ў воситаҳои тасвири бадеъ — ташбех, тарсесъ, саҷъ, таҷнис, мачоз, киноя, истиора, ирсол-ул-масал, акс ва ғайраро бо тартибу низоми муайян ва бо далелҳои назмию насрӣ шарҳу тафсир кардааст. Доир ба санъати саҷъ ў ҳам дар назм ва ҳам дар наср зарурати истифодаи онро исбот на-мудааст. Дар масъалаи шаклу мазмуни осори бадеъ шаклро пайрави мазмун мешуморад. «Ин китобро дар роҳи ҷамъбаст намудани афкор ва ақоиди адабиётшиносӣ ва эстетикии тоҷику форс ҷидду ҷаҳди ҷиддие шуморидан мумкин аст»<sup>3</sup>.

**Низомиддин Аҳмад бинни Муҳаммад Солеҳ Ҳусайнӣ Сиддикӣ** (асри XVII) дар рисолаи худ «Маҷмаъ-ус-саноеъ» низ масъалаҳои илми бадеъ, яъне намудҳои каломи бадеъ, навъҳои (жанрҳои) назму наср, хелҳои зиёди санъатҳои бадеъ ва истилоҳоти гуногуни адабиётшиносиро (ба мисли танофур, тағиیر, муҳолифи қиёс, гаробат ва ғайра) муҳокима менамояд. «Маҷмаъ-ус-саноеъ» аз муқаддимаи муҳтасар, ҷаҳор фасл ва хотима таркиб ёфта, шарҳу тавзехи 73 санъати бадеъ (лафзию маънавӣ), 10 шакли шеър — ғазал, қасида, ташбиб, китъа, рӯбӣ, фард, маснавӣ, тарҷеъ, мусаммат, мустазод ва дигар масъалаҳоро дар бар мегирад.

Яке аз маълумоти муҳимме, ки дар «Маҷмаъ-ус-саноеъ» (дар фасли ҷорӯм) мавриди таҳлил қарор гирифтааст, доир ба сиркоти шеърий ва навъҳои он мебошад. Аз наза-

<sup>1</sup> Камолиддин Ҳусайнӣ Вонзи Кошифӣ. «Бадоеъ ал-афкор фи саноеъ ал-ашъор». М., 1977. саҳ. 13—14 (бо муқаддима ва саъю феҳрастҳои Раҳим Мусулмонқулов).

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 13.

<sup>3</sup> Р. Мусулмонқулов. Сарсӯҳан дар қитоби Атоуллоҳ Ҳусайнӣ «Бадоеъ-ус-саноеъ». Душанбе, 1974, саҳ. 8.

риячиёни гузашта дар ин хусус фақат Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-мӯъзам» зикр намудааст. Низомиддин Аҳмад маънои луғавӣ ва истилоҳии сирқаро ин тавр мефаҳмонад; «Сирқа — асадрӯзӣ аст ва сирқа шеър он аст, ки шоир шеър ё мазмуни дигареро ба номи худ кунад». Баъд муаллиф ҳар яки он қисмҳо (қисмҳои зоҳир, файризоҳир)-ро ба се тарик ҷудо мекунад. Низомиддини Аҳмад сирқаро, хоса қисми аввали онро, дуздии холис номад ҳам, дар сурати аз ҷиҳати ҳусни таркиб, узубату тарзи баён беҳтар будани шеъри дуюми онро мақбулу писандида мешуморад.

Он ки дар замони Низомиддини Аҳмад доир ба қисми аввали дуюми сирқа тафриқа гузашта шуда, дуюмӣ ҷоиз доноста шудааст, дар замони мо ҳам ину ҳам он маъқул нест. Ҳар як шоири даврони советӣ аз қадамҳои нахустин дар кӯшиши бикрбаёни ва мустақилэҷодист.

**Сирқа** — дар адабиётшиносии умумӣ бо ибораи **плағиат** машҳур аст.

«Матлаъ-ул-улум фӣ маҷмаъ-ил-фунун» аса-  
«Матлаъ-ул-улум...» рест, ки ба қалами олимӣ машҳури ас-  
ри XIX Воҷидалии Мӯҷмалӣ мансуб аст. Ин китоб ба ду дафтар (ду қисм) ҷудо шудааст; 1) Матлаъ-ул улум; 2) Маҷмаъ-ул-фунун. Дафтари аввал дар навбати худ ба 37 боб тақсим мешавад, ки баъзеи ин бобҳо фаслҳои ҷудогона доранд; дафтари дуюм чаҳор боб дошта, боби якум аз бисту нӯҳ фасл иборат аст.

Ин асар чун қомуснома (энциклопедия) қариб ба тамоми соҳаҳои илму фанни замон ва шӯъбаҳои гуногуни шеваю ҳунар даҳл кардааст. «Матлаъ-ул-улум» ҷамъбости ба худ хоси донишҳои олимони мутакқадим буда, дар он фикрҳои бикри ҳуди муаллиф низ хеле содда ва фасех баён гардидааст. Аз ин китоб мо дар бораи баёни сарфу наҳв, илми маонӣ, оид ба илми ахлоқу одоб, латоиф ва зароиф, дар баёни илми ҳикмат, илми мантиқ, дар баёни илми мунозира, кимиё, дар фанни ҷарроҳӣ, сайду шикор, дар фанни қироат, ҳаттотӣ, қиштгарон, дар фанни мусаввирон ва наққошон ва ғайра маълумотҳои заруру муҳтасар пайдо мекуиен.

Ба санъату адабиёт асосан бобҳои ёздаҳӯм, дувоздаҳӯм, сездаҳӯм ва ҷордаҳӯм (аҳ дафтари якӯм) бахшида шудаанд. Дар ин чаҳор боб илмҳои баёну бадеъ, арӯз ва илми қавоғӣ (коғия) маънидод ёфтаанд.

**Илми баён** фаслҳои ташбех, мушаббаҳ (ташбехшаванд) ва мушаббаҳунбех (ташбехқунанд), баёни ваҷҳи шабех, баёни истиора, баёни маҷози мурсал ва ҳинояро дар бар мегирад.

**Илми бадеъ** аз фаслҳои тақсими қалом, бадоен лафзӣ, бадоен маънавӣ, дар баёни уюб, дар баёни уюби шеъре, ки устодон ҷонд доштаанд ва дар баёни таворуд иборат аст.

**Илми арӯз**, ки якчанд фаслро фаро гирифтааст, дар баёни маъни шеър ва бинои он, дар баёни фазилати шеър, лар ба-

ёни усули сегона, дар баёни аркони ҳаштгона, дар баёни зиҳофт, дар баёни байзе аз истилоҳоти арӯз ва дар баёни буҳури (баҳрҳои) арӯз баҳс мекунад.

Илми қавоғӣ аз баёни қоғия ва радиф, баёни ҳудуди қоғия, баёни ҳуруфи қоғия, баёни ҳуруфи қайд, баёни ҳаракати қоғия, баёни анвои қавоғӣ аз баёни уюби қавоғӣ иборат мебошад.

Ҳамаи бобу фаслҳо ба замми таърифи назарӣ соҳиби мисолҳои фаровонанд, ки онҳо аз эҷодиёти шоирони классики форсу тоҷик интихоб шудаанд. Дар ин мисолҳо нуктаи назари муаллиф бо далелҳо исбот гардидааст.

Аз луғатҳои тафсирӣ «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсидин бинни Ҷалолиддинро номбар кардан лозим аст, ки дар он маълумот аз илмҳои қоғияю арӯз ва бадеъ ва умуман доир ба санъату адабиёт хеле фикрҳои зиёде чамъ омадаанд<sup>1</sup>.

**Қабулмуҳаммад** дар қисмати ҳафтуми «Ҳафт қулзум»<sup>2</sup> доир ба санъатҳои бадеъ маълумот медиҳад. Ҳарчанд ки муаллиф асосан ба «Мачмаъ-ус-саноеъ» (Низомиддин Ҳусайнӣ Сиддикӣ) такя кардааст, вали фикрҳои бикр ва мисолҳои тоза низ пеш меоварад. Санъати тааҷҷубро ў васеъ, бо хеле ҳусусиятҳояш зикр намудааст.

Бояд гуфт, ки дар асарҳои мазкур роҷеъ ба ҷиҳатҳои иҷтимоию сиёси ва фалсафию эстетикии адабиёт қарип сухан намеравад. Аксари онҳо бештар ҳусусияти дастурамалӣ доранд. Проблемаҳои бузурги бадею эстетикий ва сиёсию иҷтимоии давр, ки дар асарҳои Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Носири Ҳисрав, Умарӣ Ҳайём ва классикони минбаъда бардошта мешуд, мавриди таҳлили ғоявию бадеъ карор наёфтааст.

Як қатор шоиру нависандагон дар дебочаи девонҳо низ дар бобати шеъру шоирӣ таваккуф кардаанд. Ҳамчунин адабиёти тоҷик дар давоми таърихи ҳазорсолааш бисёр тазкираҳоро мепонад, ки ҳар яке барои омӯхтан ва муайян кардани ҳусусиятҳои эҷодиёти зумраи шоиру нависандагони тоинкилобии тоҷик аҳамияти намоёне доранд: «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авғони Бухорӣ (асри XII), «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ (асри XV), «Музокир-ал-аҳбоб»-и Сайд Ҳасанхоча Нисорӣ (асри XVI), «Музаккир-ул-аҳсаб»-и Малеҳои Самарқандӣ (асри XVII), «Оташкад»-и Лутфалибеки Озар (асри XVIII), «Ҳизонаи омира»-и Ризоқулиҳони Ҳидоят, «Тазкират-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонӣ (асри XIX), «Тӯҳфат-ул-аҳбоб»-и Возехи Бухорӣ (асри XIX), «Тазкори ашъор»-и Садри Зиё (ибтидон асри XX) ва дигарҳо. Онҳо ҷандон ҳусусияти илмию тадқикий ва таҳлилию танқидӣ надошта бо-

<sup>1</sup> Барои шиносӣ бо тағсилӣ ин луғат, ингаред ба нашри нағи он, ки дар сеҷил иборат аст: «Ғиёс-ул-луғот» (ҷ. 1). Душанбе, 1987; ҷ. 2, 1988; ҷ. 3. Мулҳакат бар «Ғиёс-ул-луғот». Душанбе, 1989.

шанд ҳам, vale як андоза муносибат ва баҳои муаллифони китобро ба таври хулосаи мухтасар баён намудаанд.

Аз адабиётшиносони хориҷии мусоир дар Ирону Ҳиндустон, ки аксаражон ҳоло дар қайди ҳаёт нестанд, номи олимони назарияшинос Саид Нафисӣ, Муҳаммад Тақији Баҳор, Парвиз Ноғили Ҳонларӣ, Шиблӣ Нӯъмонӣ ва баъзе дигарон хеле шуҳрат дорад. Осори бисёрчилдаи онон «Аҳвол ва ашъори Абӯ Абдулло Ҷаъфар бинни Муҳаммад Рӯдакии Самарқандӣ» (Саид Нафисӣ), «Сабкшиносӣ ё таърихи татавvuри насри форсӣ» (Баҳор), «Вазни шеъри форсӣ» ва «Таҳқиқи интиқодӣ дар арузи форсӣ ва ҷигунағии таҳаввули авзони ғазал» (Ҳонларӣ), «Шеър-ул-аҷам ё таърихи шеър ва адабиёти Ирон» (Шиблӣ Нӯъмонӣ) «Шеъру адаби форсӣ» (Зайнулобиддини Мӯътаман), «Зеби сӯхан» (Саидмаҳмуди Нишот) ва инҷунин асарҳои адабиётшиносон Ризозодаи Шафак, Забехуллоҳи Сафо ва дигарон барои омӯхтан ва тадқиқу таҳқиқи масъалаҳои гуногуни назарияи адабиёти форсу тоҷик ба мо мададгорӣ менамоянд.

Адабиётшиносӣ дар адабиёти тоҷик чун жанри мустақил баъди Революции Кабири Социалистии Октябрь тартибу танзими муайян пайдо карда, батадриҷ нашъунамо ёфт. «Намунаи адабиёти тоҷик»-и (1926) Садриддин Айнӣ, ки ҳарактери нимтазкиравиу нимтадқиқӣ дорад, ба илми адабиётшиносии ҳозирзамонии мо бунёди тоза гузошт. Аз ҳамин асари устод Айнӣ сар карда адабиётшиносии марксистӣ-ленинӣ дар адабиёти советии тоҷик ҷорӣ шуд, беш аз пеш тараққӣ ёфт.

Дар равнақу ривоҷи илми адабиёти советии тоҷик бо сарварии устод Айнӣ дар соҳаи назарияю амалия хизматҳои адабиётшиносони мусоири тоҷик А. Мирзоев, Т. Зеҳнӣ, Б. Сирус, Х. Мирзозода, Ш. Ҳусейнзода, Н. Маъсумӣ, М. Шукурев, Р. Амонов, Р. Ҳодизода, С. Табаров, В. Асрорӣ, А. Сайфуллоев, А. Афсаҳзод, Р. Мусулмонқулов, А. Сатторов, Х. Шарифов, А. Абдуллоев, Ҳ. Шодиқулов, А. Ҳакимов ва баъзе дигарон намоён аст.

## 2. МАҚОМИ РЕВОЛЮЦИОНЕР-ДЕМОКРАТҲОИ РУС ДАР ИНҚИШОФИ ИЛМИ ТАНҚИДУ ЭСТЕТИКА

Революционер-демократҳои рус Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Некрасов ва Салтыков-Шедрин — ватандустони шуълавар, ҳаётдусту инсонпарвари беназир буданд, ки дар замони үқубати кӯлфатовари дворянӣ-крепостнойдорӣ умр ба сар бурдаанд. Шароитҳои кору муборизаҳои онон барои санъату адабиёти пешқадам, баҳри озодӣ ва баҳту саодати ҳалқ ниҳоят мушкилу мураккаб буд ва қаҳрамонии фавқулоддаро металабид. Аз зулми салтанати подшоҳи рус Чернышевский зиёда аз бист соли умрашро дар паси панҷараҳои ҳабсхонаҳо ва 7 соли дигарро дар меҳнати пурмашакати бадарғагӣ дар Сибирь гузарондааст. Белинский дар синни

37-солагӣ, Добролюбов дар синни 25-солагӣ, Писарев дар синни 28-солагӣ аз ҳаёт гузаштаанд. Вале ин заковатмандон дар муддати кӯтохи ҳаёти эҷодии худ асархое бокӣ монданд, ки ҳамчун навовари маданият ва ҷанговарони зидди мутлақияти подшоҳӣ онорро шӯҳратманд гардонид.

Маркс, Энгельс ва Ленин ин санъаткорон ва донишмандонро хеле қадр менамуданд. Ленин Белинский ва Писаревро дӯст медошт ва асарҳои онорро, ки аз ҳарорати тафсони муборизаҳои идеяӣ саршоранд, гаштаю баргашта мутолиа мекард. Мавкеи Белинский дар байни ин ҳодимони мунаvvарфирӯз махсус буд. Ӯ ҳамчун саромад ва пешвои ақидаҳои материалистӣ аз маҳдудияти идеяҳои декабристҳо ва революционерҳои дворянӣ берун рафт, пеш гузашт.

**Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)** дар таърихи адабиёти рус ва илми Ҷамъияти намояндай барҷастай физиони танқид ва набардозмоёни иҷтимоӣ машҳур аст. Фаъолияти ӽ дар тамоми соҳаҳои илму дониш роли бағоят мусбат дорад. Белинский дар процесси тараққии зеҳни худ се марҳаларо тай кардааст: ӽ, пеш аз ҳама, таъсири фалсафаи идеалистии немис Шеллинг, баъд таъсири Гегельро аз сар гузаронида, нуқтаи назари онорро дар соҳаи назарияни адабиёт татбиқ намудааст. Вале таъсири ин ду файласуфи идеалист ба ӽ дар як муддати кӯтоҳ давом дошт. Дар марҳилаи сеюми тараққии фикриаш Белинский аз фалсафаи идеалистӣ ба материализми механикии Фейербах мегузараад. Белинский конунҳои объективии санъату адабиётро тасдиқ карда гуфтааст: яке аз конунҳои адабиёт ба ҳақиқат мувофиқат намудани он мебошад, яъне зиндагӣ мебоист чунон ки ҳаст, ҳамон тавр инъикос шавад.

ӽ ҳаёт гуфта идеи мавҳумро не, балки ҳаёти моддии муҳити мо, муносибатҳои ҷамъияти, олами ботинии инсон ва алоқаи байни ҳамдигарии одамон ва зиндагии ҳаррӯзаро мефаҳмид. ӽ боисорор изҳор мекард, ки санъат мушоҳида не, балки танқид аст ва санъат бояд ба саволҳои рӯзгор ҷавоби комил ва саҳҳҳо дихад. Вазифаи санъат ба ҳаёти замон хизмат кардан аст, мундарҷаи он — маҳз аз масъалаҳои воеяят, тақдирни партияҳо, манфиатҳои мамлакат иборат аст. Санъат бояд ифодакунандай ғаму андӯҳ ё сарояндай айшу нишот бошад. Санъати соғ гуфтани чиз нест, ҳаргиз набуд ва наҳоҳад бошад.

Белинский дар санъату адабиёт тасвир кардани воеяю ҳодисаҳои типиро талаб намудааст. Ба қавли Белинский, адабиёт бояд воеяҳои дараҷаи дуюмро ҳаргиз интихоб нақунад ва ба тасвири сатҳи сарсарӣ роҳ надиҳад. Дурри гарон, ки дар мөнхияти ботинии воеяҳои тасвиришавандан никон аст, онро ба даст овардан лозим мебошад.

Ба исботи Белинский санъат монанди илм ба мөнхияти объ-

ективии зиндагӣ амиқ ғута хӯрда, ҳодисаҳои ҳаётро низ таҳлил мекунад. Санъаткор ҳам чун олим аз мушохидои худ хулосаҳо мебарорад. Вале фарқи байни санъат ва илм «фақат дар сари усули омӯхтану кор кардани ин ё он мазмуни муайян мебошад».

Иқтисодчии сиёсӣ,—менависад Белинский,—бо ракамҳои статистики мусаллаҳ шуда, бо таъсир гузаштан ба ақлу зехни хонандагон ё шунавандагони худ исбот менамояд, ки ахволи фалон синф дар ҷамъият дар натиҷаи фалон ва фалон сабабҳо ҳеле бехтар ё бадтар шудааст. Шоир бо роҳи тасвири зиндаю буррои мавҷудот, бо тасвири манзараҳои ҳақиқии рӯзгор ба ҳаёлоти хонандагони худ таъсир расонда, нишон мединад, ки ахволи фалон синф дар ҷамъият дар ҳақиқат ҳам аз фалон ва фалон сабабҳо ҳеле бехтар ё бадтар шудааст. Яке исбот мекунад, дигаре нишон медиҳад ва ҳар дуяшон бовар мекунонанд; факат ҳамин қадар фарқ ҳаст, ки яке бо далелҳои мантиқӣ (силлогизм) амал мекунад ва дигаре бо манзараҳо. Аммо аввалиро ҳеле кам қасон мешунаванд ва мефаҳманд, дигареро ҳама<sup>1</sup>.

Маълум мешавад, ки санъаткор бояд назар ба дигарон ҷашми тезбин дошта бошад ва хубтар шунавад. Дар зимн вай ҳодисаҳои ҳаётро набояд айнан нақл кунад, балки моҳияти он ҳодисаҳоро ошкор намояд. Модом ки шоиру нависанда фикри худро бо мисолҳои зиндаи бадей, яъне тасвири образи одам, манзараҳои табиат ё ашёе меофаранд, образ идеяро ифода мекунад.

Белинский ҳамеша мувофиқат ва ягонагии шаклу мазмунро дар эҷодиёти бадей талаб намудааст. Ӯ тадриҷан ба ақидае омадааст, ки предмети тасвири адабиёт бояд худи воқеият бошад. Вале ба зиндагии атроф бо назари фаъолона, бо ҳарорати дилу ҷон назар афқандан шарти зарурест.

Манфиати ҳалқу ҷамъият,— мегӯяд Белинский,— бояд мавзӯи баёни санъат бошад. Белинский бар ҳилоғи ақидаҳои шахсоне, ки адабиётро воситаи дилхушӣ дониста, аз он ба ҷои баёни ҳақиқати талҳ «дурӯғи гуворо»-ро талаб менамуданд, роли бузурги дигаргунсозии иҷтимоию сиёсӣ доштани адабиётро таъкид мекард. Ӯ адабиётро аз аслиҳои мубориза шуморидааст. Ҳамин тарик, Белинский дар фикрҳои конкрети таққидиаш нуқтаи назари материалистиро нисбат ба ҳаёт омили асосӣ мепонад. Мактуби машҳури Белинский ба Гоголь, ки В. И. Ленин ба он баҳои баланд додааст, исботи ин иддааст. В. И. Ленин ин мактубро «яке аз бехтарин асарҳои матбуоти ғайрицензуравии демократие»<sup>2</sup> мебошад, гуфтааст.

Нагуфта намонад, ки афкори саҳҳи бардаму барҷастаи Белинский аз ақидаҳои солими сиёсии ӯ сар мезадаҷд. Ӯ чун

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. «Назаре ба адабиёти соли 1847-и рус». Душанбе, 1949, сах. 54.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, сах. 255.

волюционер-демократ инкилобро ягона роҳи навсозии чамъият медонист. «Чунин фикр ҳандаовар аст, ки,— гуфтааст ў— вай (инкилоб—Ю. Б.) худ ба худ, бе гардишҳои зўрию хунрезӣ рӯй медода бошад»<sup>1</sup>. Белинский сонитар (соли 1841) менависад: «Ман кунун дар ҳудуди наве истодаам — ин ғояи социализм аст, ки барои ман ғояи ғояҳо, вучуди маъсалаи масъалаҳо, ибтидою интиҳои эътиқоду донишҳост. Ҳама чиз аз он, барои он ба сӯи он. Вай масъала ҳам ҳаллуғасли масъалаҳо мебошад... Бинобар ин ман кунун ҳаёти худ, ҳаёти ту ва ҳамагонро, ки дар роҳи зиндагӣ бо онон дучор омадам, бо он қиёс мекунам»<sup>2</sup>.

Характери нодир ҷанговарӣ, тафаккури танқидӣ ва меҳнатқаринӣ ўро ба арсаи пайкори ҳаёту адабиёт овард. На факат ҳуди ў эълон кард: «Ман дар ин дунъё сарбозам!», А. И. Герцен табииати тавонойи ўро ҳис карда гуфт; «Ў ҷанговари қавӣ буд!» Г. В. Плеханов роли Белинскому дар ҳаракати озодиҳоҳии рус қайд, карда, ўро «салаги марксизми рус» номидааст. В. Г. Короленко гуфтааст; «Ў сипоҳи ҳақиқии рӯҳ, бебоқу пок ва адабиёти рус ҳамеша ба ў боифтиҳор ҷашм андӯхта, чун ба одами ғидор ва покзасиришт муроҷиат мекунад».

**Добролюбов Николай Александрович** (1836—1861) намоянади дигари революционер-демократҳо мебошад. Ў бисъёр фикрҳои солимеро, ки ба ақидан Белинский наздик аст, пеш меронад. Нуктai назари ў чуноне, ки боло ишора рафт, дар асарҳои имиyo танқидиаш «Зулматистон», «Шуон нур дар зулматистон», ки ба таҳлили эҷодиёти драмавии Александр Островский бахшида шудаанд, дар мақолаи «Обломовчӣ чист?», ки асари Иван Александрович Гончаров «Обломов»-ро мавқеи муҳокима қарор додааст ва асарҳои дигари ў ифода ёфтаанд. В. И. Ленин дар мақолаи «Ибтидои намоиш» дар бораи Добролюбов навишта буд: «...нависанде ки зулму истибдодро аз таҳти дил бад медиҳ ва муштоқи шӯриши ҳалиқни зидди «туркҳои доҳилӣ» — зидди ҳукумати мутлақият буд, барои тамоми Россиян соҳибмаърифат ва соҳибфикр азиз буд»<sup>3</sup>.

**Чернышевский Николай Гаврилович** (1828—1889) мутафаккири бузург, файласуф ва публицист, муарриҳ ва иқтисодчӣ, дар айни замон мунакқид ва санъаткори сухан мебошад. Чернышевский аз рӯи ҳарактери фаъолияти худ ҳамчун маорифпарвар ва революционери демократ давомдихандан идеяҳои пешқадами Белинский ва Добролюбов, пайрави эътиқодманди материализм ва социализм ба шумор меравад.

Таълимоти Чернышевский онд ба эстетика ва нуктаи наза-

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 12, М., 1956, стр. 71.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 66.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Асарҳо. ч. 4, саҳ. 346.

ри ў ба адабиёт ифодай кўшишҳои революционии вай ва идеалҳои демократиаш мебошад, ки ба муносабати ислохоти соли 1861 ва барои ба амал баровардани он ў мубориза мебурд. Чернышевский нуқтаи назари худро доир ба санъат ва адабиёт асосан дар диссертацияи худ «Таносуби эстетикии санъат бо воеяят» баён кардааст. Ў ақидаашро оид ба санъату адабиёт дар тақризи ба диссертацияи мазкур навиштааш вусъат додааст. Чернышевский дар ин асар, пеш аз ҳама, бар зидди идеализм ва ҳар гуна ғояҳои мистикий<sup>1</sup>, ки дар он замон дар соҳаи эҷодиёти бадеи ҳукмрон буданд, мулоҳиза меронад. Ў аз мавқеи материализм нуқтаи назари Кант, Гегель, Шеллинг ва дигар намояндагони эстетикаи идеалистиро саҳт танқид менамояд.

Ҳомиёни эстетикаи идеалистӣ чунин мепиндоштанд, ки ҳусну зебоне, ки дар эҷодиёти бадеи инъикос меёбад, гӯё аз фикру ғояи одам сар мезанад ва худи ҳаёти воеяй бошад аз ин гуна зебой маҳрум аст; табиат, ҳаёти ҷамъияти, кору кирдори одамон,— мегӯянд идеалистҳо,— дорои ҳусну зебой нест. Агар санъаткор идеали зебоиро эҷод намояд, ба фикри онон, идеал чун натиҷаи субъективӣ — шахсӣ, гӯё ягон заминай дигаре надорад.

Чернышевский ин андешаҳои идеалистонро доир ба эстетика қатъиян рад карда, шиоре ба миён гузаштааст: «Худи ҳаёт зебост»<sup>2</sup>. Барои одам,— менависад ў,— ҳамон вучуд зебост, ки аз вай нишонаҳои ҳаёт зоҳир гардад. Инак, предмети зебо — он предметест, ки аз вай аломатҳои зиндагӣ нағоҳӣ шуда истад. Ба қавли Чернышевский, тасаввuri зебой барои ҳар кас ҳар хел аст ва ба идею фахмиши ў вобаста мебошад. Чернышевский, ин фикро дар таҳлили таърихӣ ва синғӣ будани категорияи ҳусну зебой шарҳ медиҳад. Ў бо мисолҳои оддӣ ва эътиимоднок исбот менамояд, ки зебой ва ҳусн аз тарафи «асилзодагон» як хел, аз тарафи аҳли меҳнат — дехқонон дигар хел, аз ҷониби зиёйён ба таври дигар дарк ва қабул карда мешавад.

Ҳаёти воеяй бо зиддиятҳои рангинаш барои Чернышевский хеле қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Ў ба муқобили назарияи идеалистӣ оид ба номукаммалии ҳаёт ва зебоии он, доир ба нокиҳои табиат, ки онро гӯё санъату адабиёт тақмил медода бошанд, боби баҳс кушода, чунин барномае пеш меронад: санъат василаест, ки моро бо ҳаёт ва зебоиҳои он шинэс мекунад, таҷрибаи фардии инсонро бой мегардонад, тарафҳои мураккаби зиндагиро маънидод менамояд ва ниҳоят, дар бораи он ҳукм мебарорад. Мазмuni революционии таълимоти Чернышевский асосан дар ҳамин аст.

Вазифаи адабиёти пешқадамро муайян карда, Чернышев-

<sup>1</sup> Мистика — тасаввуғӣ; сарbastагӣ, муаммотӣ.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. «Эстетические отношения искусства к действительности». М., 1948, стр. 10, 26.

ский навиштааст: «Фақат ҳамон ҷараёнҳои адабӣ ба дараҷаи олии инкишоф мерасанд, ки бо таъсири идеалҳои бузургу қобили зиндагӣ пайдо шуда, талаботи муҳимми замонро таъмин намоянд». Чернышевский зебони ҳаёту санъатро дар ҷидду ҷаҳди одами мубориз, одами меҳнат мебинад. Ин аст, ки бисёр фикрҳои асосии эстетикаи Чернышевский ҳоло ҳам зинда ва амалкунанда мебошанд.

Дар баробари ин қайд кардан зарур аст, ки Чернышевский аз фалсафаи Фейербах низ баҳравар шуда, аз нуктаи назари материализми меҳаникӣ ҳам фикрҳо рондааст. Чунончи, ӯ таъсири инсонро ба табиат ва роли таҷрибаи ҷамъиятии одамро то охир фаҳмида натавонист. Дар раванди муҳокимиаи фикру зикраш зиддиятҳо буданд, ки ӯро гоҳ ба материализми диалектикаи наздик меварданд ва гоҳо дар доираи материализми меҳаникии Фейербах маҳдуд мемонданд. Ин гуна маҳдудият дар фикрҳои Белинский ва Добролюбов низ мушоҳида мешаванд.

**Писарев Дмитрий Иванович** (1840—1868)—  
Писарев революционер-демократи рус, публицист, му-  
накқиди адабӣ, файласуф ва пайрави эъти-  
қодманди материализм. Ӯ як муддат дар ибтидои фаъолияти  
адабиаш (1859) аз мавқеи эстетикаи идеалистӣ эҷодиёти баде-  
иро нисбат ба ҳаёт бетараф пиндоштааст. Аз соли 1860 ин-  
ҷониб, дар натиҷаи «гардиши ҷиддӣ» дар ҷаҳонбиниаш нук-  
таи назари ӯ ба сӯи фалсафаю эстетикаи материалистӣ моил  
шуда, дар санъату адабӣт усули ҳакиқатнигорӣ (реализм),  
«танқиди реалистӣ», «реализми андешакор»-ро пеша менамояд.

Дар мероси эстетикии Писарев масъалаи оид ба роли ҷамъ-  
иятии санъат амиқ кор карда шудааст. Ӯ чунин мешуморад, ки  
комёбихои санъаткорони барҷаста («нобигаҳои таҳайюлӯт»)  
бо қашфиёти олимони бузург («нобигаҳои тафаккур») ва бо  
фаъолияти сарварони ҳаракатҳои ҳалқӣ («нобигаҳои ишқу му-  
ҳаббат») баробаранд. Максади охирини санъат,— мегӯяд ӯ,—  
барои «манфиати умум ё иттиҳодияи умумии инсонӣ» муғид буд-  
дани он аст. Намунаҳои аълоторини осори бадеъ, ба ақидаи  
Писарев, маҳсулни истеъдод, самимият ва сӯзи дил мебошад,  
ки онҳо ба асарҳои хунсардона ва ҳаяҷоннозазир зид меистанд.  
Рӯванди образофарии бадеъ, ба қавли Писарев, ба пайдоши  
орзу шабоҳат дорад, ки вай ба кори «дастгоҳи суратгарӣ» ҳеч  
монанд нест. Бояд гуфт, ки қайдҳои Писаревро оид ба роли  
орзу дар процесси маърифат В. И. Ленин ҳеле баланд баҳо  
додааст. Бо вӯҷуди ин ҳама дар муҳокимаҳои назарии Писарев  
баъзе нокисихо дучор меоянд, ки инро, бешак, натиҷаи  
муҳолифати замонаш донистан равост.

Вале ҳизмати шоёни революционер-демократҳои рус дар  
ҳамин, ки онҳо аввалин шуда пойдевори эстетикаи илмӣ-мате-  
риалистиро ба вуҷуд оварданд, принципҳои ҳалқӣ, реалистӣ  
ва баландфояғни санъатро собит намуданд. Ин ҳама дар ин-

кишофи илми адабиёт қадами бузурге ба пеш буд. Албатта, материализми давраи то Маркс, эстетика ва танқиди он масъалаҳои оид ба моҳият ва вазифаи санъату адабиёти чамъияти социалистиро ҳал карда натавонистаанд. Ин вазифа ба зиммаи асосгузорони марксизм-ленинизм омада буд.

Маркс, Энгельс, Ленин ва ходимони бузурги илму адабиёт аввалин хиштҳои эстетикии нав — эстетикии социалистии имрӯзаро ба бунёди он гузоштанд. Онҳо ба таълимоти пешқадамтарини революционии ҷаҳон — материализми диалектикаи ва таърихӣ така карда, дар шароитҳои нави зиндагӣ вазифаи санъату адабиёти чамъияти пешояндро пешакӣ нақш қашиданд.

### 3. АОССҲОИ ФАЛСАФИИ ФАННИ АДАБИЕТШИНОСӢ

**Пайдоиши назарияи Революционер-демократҳои рус аввалин шӯадабиёти марксистӣ.** да санъату адабиётро ҳамчун аслиҳай тавонии идеяйи муайян карда бошанд ҳам, valee онҳоро бо ҳаёт ва муборизаҳои синфӣ пайваста натавонистанд. Ин вазифа ба зиммаи марксистон омад.

Асосгузорони коммунизми илмӣ К. Маркс ва Ф. Энгельс бо таълимоти фалсафиашон — материализми диалектикаи ва таърихӣ дар ҳаёти чамъияти инсонӣ табадуллоти бузурге ба вуҷуд оварданд. Ин таълимот ба муборизони зидди зулму истисморроҳи озодии ҳалқҳоро нишон дода, барои аз чамъияти синфӣ ба чамъияти бесинф, яъне беистисмор, ба чамъияти баробарию бародарӣ ваadolatпарвар гузаштан дастурӣ кард. Таълимоти Маркс ва Энгельс дар баробари инқилоби таърихӣ меҳнаткашонро барои асосҳои маданияти нави пролетарии худ доштан низ роҳнамоӣ намуд.

Фикру андешаҳои Маркс ва Энгельс оид ба санъату адабиёти социалистӣ дар як қатор мақолаю тақризҳо ва мукотибаю муколимаҳояшон бо олимону адабони замон баёҳ гардидааст. Ҳар як мулоҳизаи назарии онон доир ба адабиёт дар мисоли эҷодиёти санъаткорони гузаштаю муосири ҷаҳон исбот шуда, бо далелу бурҷон дар таҷриба татбиқу тасдик ёфтааст.

Маркс ва Энгельс пайдоиши санъатро вобаста бо меҳнат, бо кору кирдори одам ва фаъолияти амалии инсон маънидод карда, ба ҳулоасе омадаанд, ки фаъолияти одам ва тараққии хислату сифатҳои у дар ҳаёти чамъиятии вай решаш гирифтавааст. Дар исботи онон — хисси эстетикиӣ, нафосат ва зарофат-фаҳмӣ натиҷаи ҳаёти чамъиятии одамон буда, дар дараҷаи муайяни тараққии инсоният пайдо мешавад. Вазифаи санъат аз он иборат аст, ки ҳусну зебони ҳаётро тасвир карда, ҳакикатро дар тараққии пешомади дураҳшонаш (перспективиаш) қашф намояд, ба чамъият роҳи беҳбудии ҳаёти ояндаро нишон

диҳад. Санъату адабиёт ҳамчун яке аз соҳаҳои мафкуравӣ (идеологӣ) вазифаи маърифатбахшӣ ва тарбиягариашро бояд бо тамоми масъулият адо намояд.

Марқс ва Энгельс ба мо табнат ва моҳияти иҷтимоии санъату адабиёт, такдири таърихии онҳоро дар давраҳои (формаҷияҳои) гуногуни ҷамъияти равшан нишон додаанд. Онҳо моҳияти чунин истилоҳ, ва мағҳумҳои мӯҳимми адабиётшиносиро ба монанди реализм, бадеият, мутамоилият (тенденциозность), яъне бетараф набудани санъати пролетарио нисбат ба санъати буржуазӣ шарҳу тафсир карда, мазмун ва роли таърихии намудҳои мӯҳимми адабӣ — драма, трагедия (фочна) ва комедия (мазҳака)-ро фаҳмондаанд.

Марқс ва Энгельс дар мукотибаҳои худ бо нависандагони немис Фердинанд Лассаль (оид ба асари фоҷиавии таърихии ў «Франц фон Зикинген» (1859), Минна Каутская (доир ба романҳои ў «Стефан аз Грилленхоф» ва «Кӯҳна ва нав», 1884), ба муносибати танкиди повести нависандазани англис Маргарет Гаркнесс «Духтари шаҳрӣ» (1887) ва дар маколаҳо дар бораи эҷодиёти Шекспир, Шиллер, Гёте, Хейне, Бальзак, Жорҷ Санд, Диккенс ва дигарон ба як қатор масъалаҳои амалии адабиёт (реализм, проблемаи тип, партиявият ва ғайра) тавакқуф карда, алоқамандии санъату адабиётро бо зиндагӣ ва бо муборизаи ранҷбарон бар зидди золимон таъкид намудаанд.

Асосгузорони коммунизми илмӣ аз рӯи таҷрибаи санъату адабиёти ҷаҳон ба ҳулосае омадаанд, ки маҳз равияни ҳақиқатнигорӣ (реалистӣ) дар санъату адабиёт ба мақсаду нияти умумии пролетариат — ба дигаргунсозии воқеяят мувофиқи идеалҳои социалистии синфи коргар ҷавоби комил медиҳад. Марқс ва Энгельс осори чунин устодони санъати реалистӣ — Бальзак, Диккенс ва Теккерейро барои тасвири ҳақиқатнигорони муносибатҳои ҷамъиятию нобаробарии иҷтимоии мавҷуда баланд баҳо дода, дар танкиди бераҳмонаи онон нисбат ба ҷабру истиқома ва таҳкири қадри одамӣ шарорати революциониро диданд.

Фояҳон Марқс ва Энгельс доир ба роли санъату адабиёт дар марҳалай нави ҳаракати озодиҳоҳӣ, ҳангоме ки маркази ҳаракати революционӣ дар Россия кӯчид, дар осори В. И. Ленин давом ва тараккӣ ёфт.

В. И. Ленин санъату адабиётро чун ҳиссаи таркибии кори сотсиалистӣ дар бунёди ҷаҳони нав ва тарбияи одами нави ҷамъиятий қувваи бузурги маънавӣ донист. Ў масъалаҳои маънавии ҳаётӣ нави ҷамъиятиро бо таракқиёти ҳаракатҳои коргарӣ, муборизаҳои синфи, ғояҳон пролетарӣ ва ниҳоят, бо ояндан намоёни соҳтмони ҷамъияти сотсиалистӣ пайваста, поҳон назарии санъату адабиёти ин ҷамъиятиро асос гузошт. Яке аз масъалаҳои мӯҳимму заруре, ки Ленин ба миён овард — партіявияти санъат мебошад.

**Партияяи назарияи адабиёти марксистий-лениний.** Санъату адабиёти социалистій, ки аз ибтидои пайдоишаш партияй буда, ба халқ ва синфи меҳнаткаш содикона хизмат мерасонад, илми адабиёт, назарияи он низ бояд аз мавқеи партияяи назарияи адабиёти марксистий-лениний низ дар ҳамин аст, ки ба мисли тамоми соҳаҳои илми советӣ ҳақиқатро баҳри ривоҷу равнақи ҳаёт ва саодати халқи советӣ ва ранҷбарони ҷаҳон дарк намояд.

Маркс ва Энгельс на факат бо рафттору кирдори шукӯҳманандонаи дунёфаҳмии худ ва бо таълимоти революционии оламшумулашон партияяи тро дар илму маданият тасдику татбиқ карданд. Онҳо дар нахустин ҳуҷҷат — программаи пролетариати дунё — «Манифести партии Коммунистій» (1848), дар мактубҳои хуб ба Минна Каутская ва Маргарет Гаркнесс дар ин бобат бо далелҳои раднашаванда андешаҳои худро дастраси намояндагони тамаддуни ҷаҳон гардониданд. В. И. Ленин дар шароитҳои нави зиндагӣ дар асарҳои «Ташкилоти партияи адабиёти партияи» (13 ноября 1905), «Партии социсалистій ва инқилобияти бепартияи» (26 ноябрь ва 2 декабря 1905), сонитар, дар асари классикиаш «Материализм ва эмпириокритицизм» (1909) аввалин бор дар таърихи тафаккури эстетикии инсоният ҳусусиятҳои таърихии принципи партияяи пролетарио (дар шароити социсализми музaffer — умумиҳалқириро) ҳамчун принципи пешқадамтарини адабиёти ҳозирзамон нишон дод.

В. И. Ленин масъалаи озодии эҷодиёт ва партияяи тро чун ҷавҳари идеяии назарияи адабиёти социсалистій ва идеяи амиқ даркшудаи санъаткор ба миён гузошта, ақидаеро пеш ронд, ки маҳз партияяи коммунистій, яъне бо вичдони пок, бо дили күшод ва содикона хизмат кардан ба пролетариати социсалистій ва партии он, барои хизмати ҳақиқӣ кардан ба халқи худ ба санъаткор имкониятҳои зиёде фароҳам меоварад ва боиси инкишофи ҳаматарафай истеъдоди ў мегардад.

«Партияяи, — мегӯяд В. И. Ленин, — натиҷа ва ифодаи сиёсии зиддиятҳои хелё тараққикардаи синфҳо мебошад». В. И. Ленин борҳо қайд кардааст, ки бепартияяи — идеяи буржуазӣ, vale партияяи — идеяи коммунистій аст.

В. И. Ленин назарияи адабиётро бо таълимоти худ оид ба мавҷудияти ду маданият дар ҷамъияти синфи антагонистій бой намуд. Ў дар мақолааш «Мулоҳизаҳои таңқидӣ оид ба масъалаҳои миллӣ» (1913) навишта буд: «Дар ҳар як маданияти милли үнсурҳои лоақал инкишофаёфтai маданияти демократӣ ва социалистій мавҷуданд, зоро дар ҳар як миллат омман меҳнаткаш ва истисморшаванда ҳаст, ки шароити зиндагонии вай ногузир идеологияи демократӣ ва социсалистиро ба вуҷуд меоварад»<sup>1</sup>. Фояҳои демократӣ ва социсалистій дар санъ

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 8.

ати чамъияти синфӣ, аз як тараф, ба шакли эҷодиёти бадени халқ (эҷодиёти шифоҳӣ) ва аз тарафи дигар, ба воситан халқияти эҷодиёти адабони тараққипарвар (адабиёти китобатӣ) зуҳур ҳоҳад кард.

В. И. Ленин нисбат ба факту санадҳои адабӣ татбиқ карданӣ назарияи инъикосро низ нишон дод. Ў ба таълимоти Маркс ва Энгельс «Назарияи маърифат» истиносӣ карда, моҳияти диалектикаи дарки ҳаёти объективиро дар «Назарияи инъикос»-и худ ба чунин зинаҳо вобаста кардааст: «Аз мушоҳиди зинда ба сӯи тафаккури абстракт ва аз тафаккури абстракт ба сӯи амалия — чунин аст роҳи диалектикаи доистани ҳақиқат, доистани реалияти объективӣ»<sup>1</sup>. Худи ў ин назарияро дар мақолаҳояш роҷеъ ба эҷодиёти Л. Н. Толстой татбиқ намуд.

Ленин нисбат ба мероси мадания гузаштани халқҳо бо назари нек нигоҳ карданро ба мо омӯҳт ва зарурияти халқӣ будани санъат ва адабиётро талаб намуд. Доир ба идеяҳон сотсиалистӣ ва халқият Ленин дар асари худ «Ду тактикаи сотсиал-демократия дар революцияи демократӣ» чунин изҳори ақида кардааст, ки идеали демократӣ ва сотсиалистии мо бояд бо тамоми шону шавкат ва дилрабоиаш нишон дода шавад.

Баъзе асарҳои В. Г. Плеханов, монанди «Мактубҳои бе унвон», «Санъат ва ҳаёти чамъиятий» ва ғайра ба проблемаҳои пайдоиш ва инкишофи санъати пролетарӣ баҳшида шудаанд. Плеханов роли меҳнатро дар тараққиёти санъат аз мавқеи фалсафаи материалистӣ маънидод карда, ҳарактери барсохтии (надстройкавии) адабиёти бадеиро нишон додааст. Вале ў аз гирдobi ҳатоҳои биологизм<sup>2</sup> раҳо ёфта натавонист.

Барои тараққиёти минбаъдан назарияи адабиёт ва эстетикаи марксистӣ-ленини саҳми А. В. Луначарский, В. В. Воровский, М. С. Ольминский (Александров) ва маҳсусан асосгузори адабиёти советӣ А. М. Горький, назариячиёни марксистии ҳориҷӣ — Грамши, Лабриола, К. Кодуэлл, Р. Ральф Фокс ва дигарон хеле бузург аст. Луначарский дар ибтидои пайдоиши адабиёти нави сотсиалистӣ гуфтааст: «Саъю кӯшиши мо бояд ба он равона карда шавад, ки дар образи соғ бадей ҳам дили коммунист дар ғалаён бошад». А. М. Горький дар мақолаю музокираҳояш, дар мактубу муроҷиатномаҳояш бисёр масъалаҳои муҳимми оид ба реализми сотсиалистӣ, Қаҳрамони мусабати адабиёти советӣ, маҳорати бадей ва методу услубро мавриди муҳокима қарор дода, бо дастурии назарияи эстетикии марксизм-ленинизм ба пайдоиши адабиёти нави пролетарӣ ва сотсиалистӣ амалан роҳ қушодааст. Дар асарҳон Горький обраzi одами наъ, муборизи далеру бебок, раволюционери содиқу матин ҳамчун типи олитарини идеали эстетикии чамъияти мавқеи асосири ишғол менамояд. А. М. Горький низ баъд аз В. И.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 38, саҳ. 170.

<sup>2</sup> Доир ба ин масъала, инг.: Ю. Бобоев. Эстетика ва қадамҳои масруназми тоҷик. Душанбе, 1988, саҳ. 78—85.

Ленин оид ба ду равияи адабиёти давраҳои феодалий ва буржуазӣ мухокима ронда нишон додааст, ки ба ғайр аз адабиёти синфҳои ҳукмрону истисморгар, боз адабиёти зидди чамъияти буржуазӣ — адабиёти балвогарона вучуд дорад. Онро адабиёти реализми танқидӣ ва романтизми революционӣ меноманд.

#### 4. ПАРТИЯВИЯТ, ҲАЛҚИЯТ ВА СИНФИЯТИ АДАБИЁТИ БАДЕЙ

Адабиёти бадеи ҳар як миллат ва ҳар ҳалқ дар ҳар даври ҳаётӣ чамъияти идеяю андешаи муайянро ифода карда, ягон нуқтаи назар, мафкура ва ҷаҳонбиниро мудофиа менамояд. Дар баъзе асарҳои санъаткорон ин ифодаю ҳимояи мақсад ошкоро ва ғоҳо ба воситай тасвири эҳсосоти нависандау персонажҳо баён мегардад. Мана ҳамин ҳифзи манфиатҳои синфи гурӯҳи муайянни чамъияти ё табакаи иҷтимоӣ ба эътибори ходисаҳои воеият партиявият номида мешавад.

«Дар ҳар замон фақат идеяҳои синфи ҳукмфармо идеяҳои ҳукмфармо буданд»<sup>1</sup>, — навишта шудааст дар «Манифести Партии Коммунистӣ». Дар чамъияти синфии антагонистӣ, синфҳои истисморкунанда, ки ақалият ҳастанд, идеяҳои худро ҳамчун идеяҳои ҳукмрон пеш ронда, ба аксарият ҷабру зулм меқунанд. Соҳибони саноату истеҳсолот, сарвату сармоя ҳам дар мамлакатҳои капиталистӣ ин таъсири худро ба воситай адабиёт, ки аслиҳаи тавони муборизаи идеологӣ аст, ба манфиати синфи ҳукмрони ақалият истифода мебаранд.

Ҳар як нависанда, санъаткор бо ҷаҳонбинии фалсафии ҳукмрони замону синфи худ мусаллаҳ гардида, кӯшиш менамояд, ки манфиатҳои синфи чамъияти худро тарафкашӣ кунад. Ҳимояти идея ва ҷаҳонбинии синфи табакаи чамъиятии худ аз партиявият сар мезанад. Маълум аст, ки тарафкашӣ дар адабиёти давраҳои ғуломдорӣ, феодалий, буржуазӣ низ вучуд дошт ва дорад, аммо онро аз партиявияти ҳақиқӣ, коммунистӣ фарқ кардан лозим аст.

Ба ҳамин тарик, партиявият фақат ҳосияти пояи баланди тараққии ҳаракати революционии сотсиал-демократӣ набуда, вай дар вазъияти камқувватии ҳаракати чамъиятию давраҳои таърихӣ низ дар байнӣ иштироккунандагони он вучуд дошт ва дорад. Вале партиявияти илмии коммунистӣ ҳамчун таълимоти нави эстетикий чун «сұхани охирини фикри революционии инсоният» дар замони авчи задухурди синфҳо дар ибтидои асри XX эҷод гардид.

Принципҳои ленини партиявияти адабиёт дар асоси мухокимаҳон К. Маркс ва Ф. Энгельс оид ба мутамоилияти (тенденциозность) адабиёт, яъне бо назари танқид назар кардани адабиёти демократӣ ба санъату адабиёти буржуазӣ бунёд шу-

<sup>1</sup> К. Маркс ва Ф. Энгельс. Манифести Партии Коммунистӣ. Душанбе, 1952, саҳ. 67.

дааст. Шаронтхое, ки таълимоти нави В. И. Ленинро доир ба партиявият падид овард, хеле тезутунд буданд.

Дар мабдаи аср дар байни зиёйёни эчодкор, инчунин қисми пешкадами он, нисбат ба фаҳмиши маданияти пролетарӣ (ва сотсиалистии оянда) дарҳам барҳамие мушоҳид мешуд. Ҳатто адибоне, ки ба сафи партия меомаданд, ба таъсири «индивидуализми буржуазӣ-анархистӣ» монда, баъзеашон асири «муносибатҳои савдогаронаи адабиёти буржуазия» мегардианд ва ба доми мутобеати «пораю ришвати» вай меафтидан. Дар байни зиёйёни буржуазӣ бошад, дар бораи «озодии мутлақ» ҳарзаю ёвагӯихо ба амал меомад.

В. И. Ленин дар асарааш «Ташкилоти партияйӣ ва адабиёти партияйӣ», ки таҳқурсии санъати реализми нави даврони сотсиализм аст, ин ҳаёлҳои ботилро фош карда, чигунагии адабиёти партияйӣ ва озодии ҳақиқиро ба шарҳ гирифт. Ӯ ба адабиёти «мунофикона озоде, ки дар амал бо буржуазия алокаманд» аст, адабиёти «ҳақиқӣ-озод, ошкоро бо пролетариат алокадор»-ро муқобил гузошт. Ӯ рӯҳи фуруҳташавандагии адабиёти буржуазиро бераҳмона фош карда гуфтааст: «Дар ҷамъияте, ки ба моликияти ҳусусӣ асос мейбад, санъаткор барои бозор мол истехсол мекунад, вай ба ҳаридор мӯҳтоҷ аст»... Принципҳои адабиёти ҳақиқии партияйӣ, мувофиқи таълимоти Ленин, дигар аст. Вай «на танҳо аз он иборат, ки кори адабиёг барои пролетариати сотсиалистӣ наметавонад олати фондаҷуни шахсон ё гурӯҳҳо бошад, вай умуман наметавонад кори индивидуализм ба кори умумии пролетарӣ новобастае бошад. Нест бод адибони ғайрипартияйӣ! Нест бод адибоне, ки худашонро моявқ (аз ҳама баланд — Ю. Б.) мешуморанд! Кори адабиёт бояд як қисми кори умумипролетарӣ, «чарҳча ва винҷҷаи» як механизми ягонаю бузурги сотсиал-демократӣ гардад, механизме, ки онро тамоми авангарди бошури тамоми синфи коргар ба ҳаракат овард. Кори адабиёт бояд як қисми таркибии кори муташаккилона, планона ва муттаҳидонаи партияи социал-демократӣ гардад»<sup>1</sup>.

В. И. Ленин принципи партиявияти коммунистии адабиётро пешронда, изҳори ақида кардааст, ки пролетариати сотсиалистӣ бояд онро тараккӣ дода, то мумкин аст дар шакли мукаммалаш ба ҳаёт татбиқ намояд. Принципи партиявияти ленинӣ санъату адабиётро чун принципи конунияти илмӣ як шакли шуури ҷамъияти донистааст. Зоро адабиёт дар инъикоси баденю образнокии ҳаёт, чунон ки боло қайд шуд, характери барсоҳти (надстройкавӣ) дошта, барои манфиатҳои синфи пролетариат аслнҳаи мубориза мебошад. Марксизм-ленинизм таълим медиҳанд, ки надстройка дар давраи муайян бузургтарин қувваи фаъол гардида, ба маҷмӯи муносибатҳои истехсолни ҷамъияти, яъне ба базис (пойдевор) барои ба шак-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 10, саҳ. 32—33.

ли муайян даромадан ва мустаҳкам шудан фаъолона ёрӣ ме-расонад.

Адабиёт, чун аслиҳаи маҳсуси барсоҳтӣ, ин вазифаи таърихии худро дар ҳолати соҳиби роҳи равшани партияйӣ будан адо карда метавонад. Дар шарҳу тафсири Маркс ва Энгельс **партияият—идеалҳои партияйӣ, идеалҳои сотсиализм ва коммунизмро амиқ идрок кардани нависанд мебошад**. Партияияти ҳақиқӣ дар санъат бо тарғиби механикӣ «манифестҳо» ва «программаҳо» машғул нашуда, балки омилҳои наву арзандаро дар соҳаи эстетика ба вуҷуд меорад. Зарур аст, ки ин гуна санъату адабиёт комилан озод бошанд.

В. И. Ленин навиштааст, ки дар замони капитализм, дар ҷамъияте, ки бар ҳукми пул асос ёфтааст, дар ҷамъияте, ки оммаҳои меҳнаткашон ба қашшоқӣ гирифтор ҳастанд ва як мушт боён муфтӯрӣ мекунанд, ҳаргиз «озодии» реалий ва ҳақиқӣ буда наметавонад. Ӯ даъват менамояд, ки адабиёти ҳақиқатан озоди бо пролетариат узван алокамандро ба санъати риёкорона озоде, ки дар амал ба буржуазия хизмат мекунад. муқобили гузорем. Ин адабиёти нав,— мегӯяд Ленин,— «адабиёти озод мешавад, чунки на тамаъ ва на карьера (mansab — Ю. Б.), балки идеи сотсиализм ва хайрҳоҳӣ ба меҳнаткашон ба сафҳои вай қувваҳои нав ба навро ҷалб кардан мегиранд. Ин адабиёт адабиёти озод мешавад, чунки вай на ба хоними аз айшу ишрат сершуда, на ба «даҳ ҳазор болонишинони» зикшуда ва ба дарди фарбехӣ гирифтогардида, балки ба миллионҳо ва даҳҳо миллион меҳнаткашон, ки гули мамлакат, қувваи он ва ояндаи он мебошанд, хизмат мекунад. Ин адабиёт адабиёти озоде мешавад, ки ҳар сухани навтарини афкори революционии инсониятро бо таҷриба ва кори ҷонники пролетариати сотсиалистӣ такмил медиҳад»...<sup>1</sup>

Мурод аз адабиёти нав бояд ба ҳалқ, ба даҳҳо миллион меҳнаткашон хизмат кунад гуфтани В. И. Ленин ҳалқияти он аст, ки вай хислати ҷудонашаванди адабиёти советӣ мебошад. Ленин ҳалқиятро ҳамеша бо партияият пайваста медонист. Ба амал овардани ин талабот барои он имконпазир гашт, ки Партияи Коммунистӣ на манфиатҳои танги ягон синф, балки ғайрату қӯшиши ҳамаи ҳалқро ифода менамояд.

В. И. Ленин дар асарҳои худ оид ба санъату адабиёт аҳамияти бузурги адабиётро дар кори маърифати бадей ва инъекси зиндагӣ қашф намуд. Ӯ нишон дод, ки ҳар як эҷодиёти ҳақиқатан бадей на факат мазмуни субъективӣ, балки инчунин мазмуни объективӣ дорад. Пайвандии ин ҳар ду ҷиҳат боиси ба таври амиқ акс кардани тарафҳои муайяни ҳаёти оммаҳои ҳалқ, ҳолу аҳвол ва тақдири таърихии онҳо мегардад. Аз ҳамин нуқтаи назар Ленин ба эҷодиёти бадеии Лев Толстой баҳои сазовор дод. Ӯ дид, ки то чи андоза нависанда дар тасви-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Ҳамон ҷо, саҳ. 36.

ри ҳаёти оммаҳои халқ зиддиятҳои муҳити зиндагӣ ва вазъи-  
яти дехқононро дар арафаи революсияи якуми рус мөхирона  
нишон дода тавонистааст. Ленин эҷодиёти Л. Толстойро аз мав-  
қеи назарияи инъикоси материалистӣ баҳо дода, таълимоти  
марксистиро онд ба роли эҷодиёти бадей дар идрок кардан ва  
дигаргун соҳтани ҳаёти воқеӣ бо камоли заковатмандӣ инки-  
шоф дод. Осори бадей, ба қавли Ленин, қодир аст процессҳои  
зиндагии халқ ва тақдири ўро ҳаматарафа, амиқ, бо решаша-  
ҳояш нишон диҳад. Аммо гап дар сари ҷаҳонбинӣ ва  
нуктаи назари нависанда мебошад.

Санъати бузург ҳамеша арсаи задухӯрд ва мубориза аст.  
Тимсоли фидокорона хизмат кардан ба халқи худ ҳаёт ва эҷо-  
диёти санъаткорони русу Аврупо — Оноре де Бальзак, Ромен  
Роллан, Бернард Шоу, Анатоль Франс, Теодор Драйзер, А. Пуш-  
кин, Н. Гоголь, Лев Толстой, И. Тургенев, В. Белинский, Н. Чер-  
нышевский, Н. Добролюбов, А. Чехов, Максим Горький, В. Мая-  
ковский ва дигар классикони адабиёти ҷаҳонӣ мебошанд. Дар  
адабиёти форсу тоҷик чунин бузургон монанди Рӯдакӣ, Фир-  
давсӣ, Абӯали ибни Сино, Носири Хисрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Зо-  
конӣ, Ҷомӣ, Мушфиқӣ, Сайидо, Доњиш, Шоҳин, Абай, Айнӣ.  
Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ барои талоши бахту саодати халқи  
худ, ҳимояти илму адаб бо золимону ҷаҳолатпарастон даст ба  
гиребон мешуданд. Вале амалиёти бештари нависандагони гу-  
зашта ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсиро дигар карда наметавонист.  
Онҳо роҳҳои ҳақиқати навсозии ҷамъиятро пурра тасаввур на-  
мекарданд, чунки дар худи ҳаёт омилҳои моддӣ ва кувваҳои  
реалиӣ барои таъмини ғалабаи сотсиализм вучуд надоштанд.

Фақат дар замони мо, замони соҳтмони социализми раият-  
парвару демократӣ идеал ва ҳаёт дар адабиёт муносибатҳои  
нав пайдо карданд. Идеали ҷамъиятий акнун ба ҷои ҳаёлоти  
нашиб ва орзуи нек ба программаи ҳақиқии илмӣ ва амалии син-  
фи коргару дехkon мубаддал гардид.

Модом ки қонунияти адабиёт озодии идеяҳои демократиро  
пеш меронад, озодии ақида бояд бо озодии идеалҳои эстети-  
кии пешқадам марбут бошад. Орзуу умеди халқи советӣ ҳаме-  
ша аз сарчашмаи ҳусниёту зебой ва ҷустуҷӯю навкориҳои хал-  
қу ватан дар роҳи бозсозӣ ғизо мегирад. Маънои ояндан ду-  
рашони мо дар Изҳороти асосии анҷуманҳои депутатҳои хал-  
қи с. ИҶШС пухта ва рехта баён шудааст. Мо ин пешомадро чун  
самти табиию таърихии инкишофи тамаддун мешуморем. Ор-  
мони ҷамъиятии халқ асосҳои раиятпарваронаи маданияти ин-  
соният, ҷаҳди азалии роҳи сӯи ҳаёти беҳин ва адолати иҷти-  
миро дарбар мегирад.

Дар сурате, ки ҳусну зебой ва идеали умумиинсонӣ роҳна-  
мои ояндан дурашони башарият аст, ояндан адабиёти буржу-  
азиро фақат тарки бепринципӣ аз ҳар гуна фочиаи ҳузновар  
наҷот ҳоҳад дод.

Партияияти коммунистӣ ба нависандагони советӣ ва

санъаткорони тараққипарвари чаҳон имконият медиҳад, ки онҳо чун фарзандони мӯътабари ҳалқу замони худ тамоми масъулит ва донишу истеъдодашонро бо манфиатҳои конкрети инсон, Ватан, миллат ва даврони худ пайванданд. Нависандагони намоёни советӣ дар асарҳои худ ягонагии мавқеи гражданиашонро намониш медиҳанд. Аз эҷодиёти А. Толстой, С. Айнӣ, М. Шолохов, А. Лоҳутӣ, Н. Тихонов, Л. Леонов, М. Турсунзода, К. Симонов, Мустаӣ Карим, Р. Гамзатов, Э. Межелайтис, С. Вурғун, Ч. Айтматов, А. Қулешов, Г. Абашидзе, Қ. Қулиев, Ҷ. Икромӣ, С. Улугзода, М. Миршакар, М. Қаноат, Лоик ва мунаққидону адабиётшиносони советӣ табъи оташини одамӣ ва граждани шарора мезанад. Онҳо бо истеъдоди нодиро худ дар образҳои бадей ва таҳлили марксистонаи ин образҳо ҳамаи дараҷаи маърифати назария ва таҷрибаро ба тариқи имтизоч (синтез) мучассам менамоянд. Гояи асарҳои онон бо ҳусусиятҳои эстетикӣ ягонагии комил дошта, маҳорату санъати суханвариашон ба орзӯи омоли ҳалқи советӣ, ки ҳоло ба таври васеъ дар амал ҷорӣ шуда истодааст, бахшида шудаанд.

В. И. Ленин таълим медиҳад, ки ба санъату адабиёт бояд чун ба қувваи навсоланд, силоҳи тавонони ҳам даркунандай ҳаёт ва ҳам тағиیرдиҳандай ҷаҳон назар кард. Дар ҳоли ҳозир, дар вазъияти мусобикаи ҷиддии соҳаҳои сиёсату иқтисодиётчӣ дӯ системай иҷтимоӣ дар ҷаҳон роли адабиёт мухимтар ва пешоҳангтар мегардад. Ғалабаи қатъӣ, бешак, ба ҷониби адабиётест, ки бо ҳалқ аст ва ба манфиати фард, оммаи васеи меҳнаткашон хизмат мекунад. Ғалабаи охирини шикастнопазир аз они ҳамон адабиётест, ки бо таълимоти пешқадами революстионии марксизм-ленинизм мусаллаҳ мебошад.

Нагуфта намонад, ки ба муносибати ошкорбаёнӣ, бозсозӣ ва дигаргуниҳои ҳаёти ҷамъияти дар ин рӯзҳо перомунӣ партиявияти адабиёт низ фикрҳои мухталиф дар рӯзномаю мачаллаҳо дарҷ шуда истодаанд. Аз ҷамъибости онҳо ду ҳулоса бармеояд: **якумӣ** агар инкори принципи партиявиятро умуман дар адабиёту санъат пеш гирад, **дуюмӣ** идеяи партиявиятро ҳамчун рӯҳу ҷон ва обу ҳавои санъату адабиёт медонад. Барои мисол, ҳоло факат ба ду мақолаи мубоҳисавии рӯзномаи «Комсомольская правда» дар ин ҳусус муроҷиат кунем, масъала равшан мегардад.

Муҳаррири шӯъбаи адабиёти руси «Литературная газета» И. Золотуский мегӯяд: аз он ҷо, ки қалимаи лотинии «партия» ба русӣ аз решави парт<sup>1</sup> — қисм, бахш гирифта шудааст, адабиёт ҳусусияти кулл дошта, манфиати мардумро фаро мегирад. Ӯ дар ҳуди ҳамин ки партия ҳиссаи ҷамъият асту адабиёт ба ҳамагон муроҷиат менамояд, зиддиятро мебинад. Со-

<sup>1</sup> Дар фарҳанги русӣ — «Эстетика» — partes — партия аз лотинӣ чун вазифа ва қарз маънидод ёфтааст.

нӣ, И. Золотусский ба мақолаи В. Брюсов<sup>1</sup>, ки аввалин бор соли 1905 дар журнали «Весы» (№ 14) ба мӯқобили таълимоти Ленин оид ба партиявияти санъату адабиёт навишта шудаст, ба гуфтаҳои гӯё духӯраи В. И. Ленин оид ба Л. Толстой ва В. Г. Белинский оид ба Гоголь истинод карда, «партиявиятро — фасбкунандай ҳақиқат» пиндештааст.

Ба ақидаи мо, аз фикру андешаҳои мубҳами И. Золотусский, ки тамоми санади таърихию назариро сарфи назар мекунад, ба ягон хулосаи илмие баррасидан, ки дархурди олимону одамон бошад, амри муҳол аст. Ҳис мешавад, ин муаллиф ба пайравии расмияти мӯдҷиёни навбаромад на фақат партиявияти коммунистии адабиёту санъат, методи реализми сотсиалистиро низ саҳлангорона «дағнӣ кардан» меҳоҳад. «Ҳоло онҳо,— менависад ў,— бори реҳлат бастаанд: модару фарзанд»<sup>2</sup>.

Бар акси ин, сармуҳаррири машаллаи «Вопросы литературы» Д. Урнов дар мақолааш дар ҳамон рӯзнома таҳти сарлавҳаи «Ҳомер магар беспартийӣ буд?» катибае овардааст, ки «адабиёт беспартийӣ буда наметавонац». Ў ҳамчун олими назарисанд бо мисолҳои радиопазир ва мантиқан барҷаста ба таҳлили осори классикони ҷаҳонӣ Ҳомер, Шекспир, Сервантес, Толстой ва Чехов сар фурӯ бурда, исбот менамояд, ки эшон дар осорашон ҳатман мавқеи муайяні ҷамъияти ва сиёсии худро ифода намудаанд. Дар ҳақиқат, мувофиқи ҳикмати Маркс, онҳо дар байни аҳли ҷомеа умр ба сар бурда, аз ҷамъият озод буда наметавонистанд.

Идеяи сотсиализм ва партиявияти адабиётро дар назарияю амалия на танҳо Маркс, Энгельс, Ленин ва ҳаммаслакони онҳо татбиқу тасдиқ намудаанд. Суҳанварони беназир — Ромен Роллан, Луи Арагон, Анатоль Франс, Эмиль Золя, Мартин Андерсен Нексе, Бернард Шоу, Чек Линдсей, Анна Зегерс, М. Пуйманова, Чаймс Олдриҷ, Нозим Ҳикмат, Максим Горкий, Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Леонид Леонов ва бисёр дигар тавассути идеяи сотсиализму партиявият дар мубориза баҳри пешравии тамаддуни башар ба авчи комёбихоӣ бадеӣ расидаанд. Қасе, ки бо пьесаи К. Хэмптон «Афсонаҳои Голливуд» шинос аст, хуб медонад, ки дар солҳои вазнину талҳи муҳочират ба Америка чунин баргузидагони зехни Аврупо — Генрих ва Томас Манн, Бертолт Брехт ва Лион Фейхтвангер дар ҷустуҷӯи кор дар Голливуд чӣ қадар таҳкир ва ҳориҷ зорӣ қашидаанд. Оё ин пьеса нисбат ба америкоӣ ва асаарҳои баъдинаи худи санъаткорони мазкур бе ҳеч гуна сӯзу гудоз ва муносибати муайян нисбат ба фашистони немис, ки ба ҷалои ватан шудани онон сабаб гардидаанд, навишта шуда-

<sup>1</sup> Ниг.: Валерий Брюсов. «Свобода слова». — «Литературная газета», 1990, 22 августа, стр. 6.

<sup>2</sup> Был ли Гомер беспартийным? — «Комсомольская правда», 1990. 18 августа.

аст! Ҳамин мутамоилият (тенденциозность) ба худи худ партиявият аст.

Илм умуман ва таълимоти бузургон шаъбадае нест, ки ҳар як шаъбадабоз (найрангбоз) онро инкор карда, ба вай беасос ҳучум биоварад. Шахсе, ки аз таърихи бои илмӣ-назарии гузаштагон, баҳусус таълимоти марксизм-ленинизм оид ба методи реализми сотсиалистӣ ва партиявияти коммунистии санъату адабиёт чашм мепӯшаду vale қодир нест, ки ба ивази онҳо таълимоти арзандай маъқулу макбули дигаре таклиф кунад, ўхуд ҳечу пуч аст. Таърих ин гуна фазилатфурӯшу лофзанҳоро бисёр медонад, ки онҳо чун кафки рӯи баҳр бо нерӯи мавҷҳои пурталотуми ҳаёту адабиёт барҳам меҳӯранд.

Партиявият,— ҳаққонӣ мегӯяд Д. Урнов,— ба он тарзе хусусияти ҳатмии ҳар як асари адаби ва эҷодиёти ҳар як нависандает чунон ки, ба масал, аломати миллӣ ё мансубияти ин ё он равияни адаби<sup>1</sup>. Яъне, бе яки аз ин шартҳо на санъаткор ҳасту на асари бадей. Партиявияти коммунистӣ, ки дар санъати оламиён зуҳуроти аълои ошкоро даркшудаи ҳалқият аст<sup>2</sup>, манфиати ҳалқи меҳнаткашро бо сардории синфи коргар аз ҳама чиз авлотар медонад. Ин ақидае нест, ки танҳо ба адабиёти назарии ташвиқӣ-тарғиби тааллук дошта бошад, чи нисбат ба адабиёти бадей ва умуман санъати типи нав татбиқшуда аст. Меъёри ҳақиқати партиявияти коммунистӣ аз санҷиши таҷрибаи бадей сарфарозона гузаштааст. Тасдики ин меъёру маҳқ на факат китобҳои Горький, Маяковский, Шолохов, Айнӣ, Лохутӣ ва Твардовский мебошанд, инчунин дастовардҳои назарраси Е. Чаренц, А. Упит, Ч. Айтматов, мусиқаи Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, З. Шаҳидӣ, тамошои театрӣ ва фильмҳои Эйзенштейн, Пудовкин, бародарои Васильевҳо, Довженко, Н. Шенгелай, Б. Кимъёгаров. А. Собиров, ҳайкалу музассамаҳои Н. А. Андреев, В. И. Мухина, санъати рассомии М. В. Нестеров, М. Сарьян, А. А. Пластов ва эҷодиёти бисёр дигар санъаткорони советӣ шаҳодати муковиматнозази он ҳастанд.

Партиявияти коммунистӣ ҳамвора дар фаъолияти эҷодии ҳам аъзоёни партия ва ҳам санъаткорони беспартиявие, ки тарафдори амалу ғояи партияанд зоҳир мегардад. Ягонагии партияю ҳалқ — асоси ягонагии санъати сермиллати советӣ мебошад<sup>3</sup>.

**Партиявият — шуури коммунистӣ**

Партиявият ҳамчун шуури коммунистӣ яку якбора пайдо нашудааст. Ба таърихи ин масъала андаке муроҷиат кардан басанда аст, то ки фахмем чӣ зумра фозилони ҷаҳон дар доҳили соҳти ҷамъиятини феодалнию буржуазӣ майли идеи сотсиалистӣ карда, будуни ақидаи фалсафаи ҳукмрони даврон, партиявияти ҳалқӣ-де-

<sup>1</sup> Ҳамон чо.

<sup>2</sup> Эстетика (словарь). М., 1989, стр. 249.

<sup>3</sup> Ҳамон чо, саҳ. 250.

мократиро чун чуръати гражданий дар осори худ татбику тас-  
диқ кардаанд. Бедарак нест, ки номҳои чунин санъаткорону  
донишмандон — Томас Мюнцер, Томас Мор, Томаззо Кампа-  
нелла, Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн, Николай Чер-  
нышевский барои бисёриён намунаи ибрат гардидаанд.

Чунин ходимони бузурги санъату адабиёт ва мутафакиро-  
ни гуманист ба мисли Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дж.  
Бруно, Рабле, Шекспир, Серванtes, Вольтер, Дидро, Руссо,  
Лессинг, Кант, Гегель, Гёте, Шиллер, Пушкин, Л. Толстой, До-  
стоевский, Чехов бо ин ё он роҳ ҳозираю ояндаи моро ба сӯи  
сотсиализм тайёр кардаанд. Эшон партиявияти синфиро дар  
шаклҳои гуногунаш бо сифатҳои иҷтимоии шахс пайваста до-  
ниста, онро аз идеали ў чудо наидидаанд. Ва ин идеал факат  
мансуби кайфияти ҷамъияти-сиёсӣ набуда, инчунин ормони ин-  
сонию гражданий қаламдаст аст, ки ў барои комёб шудан ба  
он бо тамоми завқи ақлу эҳсосаш саъю қушиш менамояд.

Партиявияти коммунистӣ бошад, пайдошу инкишофи он,  
ки бо мушахасияти коммунист марбут аст, номҳои донишман-  
дону санъаткорони шуҳратмандро хотирнишон мекунад. Маркс,  
Энгельс, Ленин, Плеханов, Меринг, Вильгельм ва Карл Либк-  
нектҳо, Г. Веерт. П. Лафарг, В. Воровский, А. Луначарский,  
М. Горький, Р. Люксембург, А. Грамши, М. Торез, П. Тольятти,  
П. Неруда ва баҳусус як идда аз гвардияи Ленин ҳамчун ком-  
мунистони ҳалолкор асоси ҳатти пешравии партии большеви-  
кон ва рафти Революцияи Қабири Октябрро таъмин намуда-  
анд<sup>1</sup>. Онҳо таракқии тамоюли навро дар ҳаёту эҷод накш қа-  
шида, то ба охир анҷом надода бошанд ҳам, ба ташаббуси  
эҷодкории наслҳои оянда роҳ қушодаанд.

Партиявияти адабиёти советӣ, ки шуури коммунистӣ аст,  
дар зимн тарзи нави тафаккур ва эҳсосот мебошад. Бар ҳило-  
фи ғайбати қаламкашони буржуазӣ адаби советӣ на бо супори-  
ши қасе ё ташкилоте, балки бо фармони дил менависад. Чунин  
ҳикмати нависандай номвари советӣ М. Шолохов ба иғвогаро-  
ни буржуазӣ ҷавоби сазоворест: «Дар бораи мо, нависандагони  
советӣ, душманони шуму бадҳоҳ дар хориҷа мегӯянд, ки гӯё  
мо бо супориши партия менависем. Ҳақиқати ҳол дигаргун аст;  
ҳар яки мо бо амри дили худ менависем, вале дили мо бошад,  
аз они партия ва ҳалқи азизамон аст ва мо ба онҳо бо санъа-  
тамон хизмат мекунем»<sup>2</sup>. Тапиши дили ҷӯшони шоири комму-  
нист, революционер ва ҳиссииёти масъулияти шахсӣ дар назди  
ҳалқу Ватан дар завқу амали В. Маяковский таҷассум ёфтад:

Дил таклиф дорад —  
Ман бояд бинависам  
Бо ваколати адой қарз!

нидо кардааст Маяковский.

<sup>1</sup> Ниг.: Георгий Куницын. Партийность литературы и личность писателя. М., 1988, стр. 163 и дальше.

<sup>2</sup> М. Шолохов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1962, стр. 455.

Шоири инқилобгари точик А. Лохутӣ дар яке аз шеърҳои солҳои 20-уми худ «Дило, хомӯш шав, варна, кабобат мекунам, охир!» ин фикро ба тариқи зайл образнок гуфтааст:

...Барои машварат, дар шӯриши  
дилҳои заҳматкаш  
Яқин, эй дил, шарики инқилобат мекунам, охир!

Ақидаи партиявият дар шеъри Шоири Халқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, ки эҷодиёти у намунаи ба ҳам омехтани фаъолияти ҷамъиятию давлатӣ ва эҷодӣ, манфиатҳои шаҳсии умумӣ мебошад, ошкор аксанҷоз аст:

Эй қалам, гар ту яроки шоири,  
Гар ба эҷоди сухан ту қодирӣ,  
Аз ҳаётӣ мамлакат гофил намон,  
Дар миёни ҳалқ беҳосил намон!

Шаҳсияти санъаткор, ҳасби ҳолу таҷрибаи ҳаётиаш, ки ба ҷаҳонбинии ў таъсири бевосита доранд, дар қайфияти эҷодкории вай ва ҳусусиятҳои бадеии осораш мушоҳида мешаванд. Ин дар мисоли ҳаёт ва эҷодиёти ҳар як нависандай поквичдон ҳувайдост. Муносибатҳои партиявии устод С. Айнӣ, Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода ва дигарон па танҳо дар мақолаҳои публицистиашон, инчунин дар осори эпикӣ таърихии онҳо низ ба хубӣ ифода гардидааст.

Асарҳои хурду қалони С. Айнӣ, суханварони тоҷик якҷоя бо беҳтарин асарҳои нависандагони пешқадами советӣ дар дасти муборизони роҳи озодии қитъаҳои Осиёю Африко, ки бар зидди мустамлиқадорон ва ирқпаратон дар қиёму шӯришанд, ҳамчун силоҳ ҳизмат мекунанд. Осори онҳон барои бо роҳи Революции Октябрь рафтан ва мисли ҳалқҳои ИҶШС аз як гирёбон сар бароварда, ба нуқтаи мақсад расидан ба мазлумони олам дастурӣ мекунад.

Эҷодиёти адабони миллӣи советӣ М. Шолоҳов, Н. Тихонов, М. Бажан, О. Гончар, Ю. Смуул, М. Турсунзода, Г. Абашидзе, И. Эренбург, А. Упит, Мирзо Иброҳимов, К. Яшен, Б. Карбобоев, М. Миршакар, Р. Ғамзатов, Ч. Айтматов ва дигарон, ки ҷамъбасти таҷрибаи зиндагӣ ва муборизаи бевоситан онҳон дар роҳи навсозии ҳаёти оламиён мебошад, аз ин сабаб шоистаи эҳтируму икром гардидааст. Ҳар як асаре ки онҳон бо эҳсосу эҳтироси баланд навиштаанд, ба дили оммаҳои васеи ҳонандагони Ватани мо ва ҳориҷӣ зуд кошона месозад. Қаҳрамони меҳнати социалистӣ М. Турсунзода фикру зикри рафиқони ҳамқаламашро моҳирона ифода кардааст:

Шеър дилро чун сахаргоҳон мусаффо мекунад,  
Ошиқонро гаштаву баргашта шайдо мекунад...  
Шеър ҳам ҳонандаро пайваст созад бо Ватан,  
Дар дили ҳонандада орад рангу буи сад ҷаман.

М. Турсунзода, ки қарыб ҳамаи кураи арзро давр задааст, ба ҳамаи воқеаҳо, зисту зиндагонии одамони меҳнатӣ бо ҷашмони дилу хирад, бо дидаи одами советӣ ва коммунисти ҳакиқӣ назар кардааст. Ӯ бо масъулияти ҳақиқии ҷамъияти идеалҳои олии инсонпарварӣ, идеяҳои оламишумули партия ва ҳалқу Ватани моро ҳимоя намудааст. Ҳамчун сафири маданияти ҳалқи тоҷик ва мунодии уммадҳои неки оламиён М. Турсунзода мазлумонро ба мубориза барои озодию демократия даъват ва азму иродай онҳоро сафарбар кардааст. Ҳоло ин вазифаи начиб ба зиммаи пайравони устод Турсунзода — Мӯъмин Қаноат, Лоик, Кутбӣ Қиром, Гулруҳсор, Аскар Ҳаким, Убайд Раҷаб, Гулназар ва дигарон омадааст, ки онҳо бо камоли донишу санъаткорӣ ва ғайрати ҷавонӣ инро адо-карда истодаанд.

Идеяи коммунистӣ-демократӣ аз шаҳсият ва фардияти эҷодии санъаткор бояд ҳаргиз ҷудоӣ надошта бошад. **Партиявият, ки дар санъат на танҳо мағҳуми сиёсӣ, балки мағҳуми эстетики ҳам** дорад, бо истеъдод ва маҳорати санъаткор вобастааст. Бо вуҷуди ягонагии назари идеявию сиёсии нависандагони советӣ, ҳар адаб мувофиқи қобилияти ҳуд ба масъалаҳои муҳимму үмди зиндагӣ аҳамият дода, бо воситаҳои бадеи хос муносибаташро баён мекунад. Инак, партиявият бо сифатҳои бадеи асарҳои санъат зич алоқаманд аст, зеро вай якҷоя бо маҳорату санъаткорӣ ба интихоби материали ҳаёт ва фаҳмидану баҳо додан ба он таъсир мегузорад. Партиявият ба рафти тасвири ниғоҳу низоъҳо, ки асоси сюжети асарро ташкил менамоянд, ба оғаридани образҳои типӣ ва ҳарактерҳо, барои фаҳмонидани рӯҳия ва рафттору атвори одамон роҳнамоӣ мекунад. Вале санъаткоре, ки ҳаёту одамонро бетарафона, айнан, чи тавре ки ҳаст тасвир менамояд, дар натиҷа ба гирдobi натурализм ва бенафосатӣ гирифтор мешавад. Ин гуна санъаткор на танҳо ба воқеаҳои муҳимми зиндагӣ ва моҳияти диалектикаи онҳо сарфаҳм намеравад, ҳарактерҳои фардиро низ бо тамоми хислату ҳусусиятҳояш эҷод ва ҳодисаҳоро ҷамъбаст карда на-метавонад.

Беҳтарин асарҳои адабиёти бадеи советӣ барои он хонандаро ба ҳаяҷон меоранд, ки ҳақиқати рӯзгор аз замири қалби нависанда гузашта, ҳаётӣ ҳалқ бо завқу заковат ва бо идроқи шоирони ӯ оғарида шудааст. Ин муносибат дар процесси фальолияти эҷодӣ амиктар ва васеътар мушоҳида мешавад. М. Раҳимӣ, М. Миршакар, Ҳ. Юсуфӣ, Ҳ. Карим, А. Пирмуҳаммадзода, С. Улуғзода, Ф. Ниёзӣ, Боқӣ Раҳимзода ва дигарон дар як даст яроқ ва дар дasti дигар ҳома дар арсаи корзор амал мекарданд. Манзума ва ҳаҷвиёти маҳву моткунандай шоирон, публицистика ва ҳикояю очерқҳои хурд-хурди фаврии (оперативии) нависандагон ҷангварони тоҷикро ба корнамоҳон то-за ба тоза илҳом мебахшиданд ва ғалабаи ҳалқи советиро бар душман таъмин менамуданд. Ин анъанаҳои неки партиявияти осори адабони тоҷик ҳоло дар шароити соҳтмони социализми

ранятыпарвару демократі аз тарафи як идда қаламдастони ча-  
вон бо масъулияти том ва маҳорат давом ва таракқӣ дорад.

Партияияти коммунистии адабиёт ҳамоно ба тамоми та-  
рафҳои ҳаёти ҳалқи мо мисли шуоъҳои офтоби оламтоб нур аф-  
кандан, ба пешравии яки он мададгорӣ кардан ва дигареро  
чун намунаи ибрат мумтоз нишон додан аст. Ин фикр дар маъ-  
рӯзаю муроҷиатномаҳо ва музокираю талабномаҳо дар анҷу-  
манҳои нависандагони Иттифоқ ва чумхурамон батакрор гуф-  
та шудааст. Дар ҳакиқат, вазифаи нависанда дар ҷамъияти  
социалисти қалон аст. Адиби мамлакати советӣ бояд ҳамеша  
ва дар ҳама кор муборизи матини ватан буда, бунёдкории қаҳ-  
рамононае нишон диҳад, ба мукобили ҳар як зуҳуроти идеоло-  
гияи иртиҷои муборизаи оштинопазир барад. Адиби мамлакати  
советӣ бояд ҳамеша набзи ҳаракати замонро ҳис кунад, дар  
сӯҳтану соҳтандо бо ҳалқ бошад... Тамоми истеъдоду маҳо-  
рати худ, тамоми ҳарорати қалбашро барои он ба ҳарҷ ди-  
ҳад. Нависандай мамлакати советӣ бояд бо қаломи бадеии худ  
ба хонанда илҳом баҳшад, дар рӯҳу ҷони вай фикру ҳисси олий  
парварад, ҳурсандӣ ва лаззати эстетикии уро ба туғён орад.

**Ҳалқияти санъату адабиёт** — ҳодисаи таъри-  
**Принципҳон ҳалқият** хиест, ки муддати мадид асоси обидаҳои ча-  
**ва синфияти адабиёт** ҳониро ташкил дода меояд. Ҳусусияту ҷанбаи  
ҳалқият дар ёдгориҳои санъати қадими Чину Мочин, Ҳиндустону  
Миср, дар маданияти бадеии Юнону Руми ғуломдорӣ, дар  
маданияти бои Киеви русӣ мушоҳида мешавад.

Дар Руссияи асри XVIII масъалаи ҳалқияти адабиёт ҳанӯз  
аз тарафи донишмандони мӯътариф — Ломоносов ва Радищев  
пеш гузошта шудааст. Пушкину Гоголь, Глинкаю Мусоргский,  
Белинскию Добролюбов ва дигар мунаvvарфикрон ба муҳокими  
васеу амики он кӯшидаанд. Ин масъала аз дикқати ягон  
санъаткори бузурги пешқадами гузашта берун намондааст.  
Чернышевский навиштааст, ки эҷодиёти бадеии ҳалқ «...барои  
ҳар касе, ки ҳалқи худро дуст медорад, мароқовар ва азиз аст.  
Чизн азизро дуст надоштан мумкин нест»<sup>1</sup>.

Ҳалқият, ки бо равияи прогрессивио демократӣ алоқаманд  
аст, осори адабони номвари форсу тоҷикро низ фаро гирифта-  
аст. Маҳз идеи ҳалқият ба шакли образнокии бадеӣ  
андешаҳои табакаҳои васеи ҷамъият, фикру зикр ва завқу ор-  
зухон ононро ифода менамояд. Аз ин рӯ сарфи назар аз метод-  
ҳои гуногуни адабие, ки нависандагон ба онҳо такя доштанд,  
рӯҳи осори таъриҳӣ-прогрессивиашон ба таъйин кардани ҳа-  
рактери ҳалқияти вай ёри мерасонад. Дар адабиёти дорои ҳу-  
сусиятҳои шартӣ, рамзӣ ва ё романтикӣ низ ҳалқият ба дара-  
ҷан муайян вуҷуд дорад. Зоро адабиёте, ки маҳз барои адаби-  
ёт бошад вуҷуд надорад, нависандай аз ҳаёти ҷамъияту рӯз-

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Поли, собр. соч. в 15 томах, т. 2, М., 1949, с.  
308.

гори одамон тамоман кандашуда набуд ва бошад ҳам вай ти-  
пй нест.

Халқияти санъату адабиёт, бешак, факат дар асоси ҳақи-  
қатнигорона, яъне реалистона ба тасвир гирифтани зиндагӣ  
пурра ва комил чамъости бадей меёбад. **Методи реализми**  
**сотсиалистӣ халқияти сотсиалистиро дар адабиёти бадей бафоя-**  
**ти амиқию муттасилиаш ифода менамояд.**

Принципҳои халқият дар санъату адабиёт асосан ба ман-  
фиатҳои умумихалқӣ, инъикоси тафсилоти ҳаёти халқ, нуқтаи  
назари идеявию эстетикӣ ва идеалҳои ў аҳамият медиҳад. Ба  
хизмати халқ ҳамеша омода будан, бо воситаҳои тасвири ба-  
дэй барои завқу кайфияти инсони меҳнаткаш ҳамчун намояндаи  
халқ ва манфиатҳои иҷтимоии ў мубориза бурдан — вазифаи  
олии нависандай бузург аст. Дар ҷамъияти бесинӣ, ба монанди  
Ватани мо—с. Иттифоки Советӣ, ки худи санъаткор аз байни  
халқ баромадааст, ў ба мисли гӯшту пӯст бо халқ пайваста  
буда, мақсади ягонааш — ба халқ хизмат кардан аст. Аммо  
дар ҷамъияти синфии оштинопазир (антагонистӣ) вазъият ди-  
гар аст. Дар ин шароит В. И. Ленин халқияти санъатро дар  
синғӣ будани он мебинад. Бинобар ин дар як қатор мақолаҳои  
доҳӣ<sup>1</sup> доир ба эҷодиёти нависандагони классики рус диккати  
ӯро бештар чунин масъалаҳо ҷалб кардаанд: эҷодиёти нави-  
санда барои халқ чӣ қимате дорад, ба халқ чиро меомӯзанд ва  
дар муборизаҳои халқ чӣ сон ёрӣ мерасонад.

Дар ҷамъияти синғӣ адабиёт синғист. Синғият дар чунин  
ҷамъиятҳои гуногун дорад. Дар ҷамъияти синғӣ, аз як  
тараф, адабиёти синғҳои ҳукмрон манфиати табакаҳои имти-  
ёздорро ҳимоят намояд, аз тарафи дигар, адабиёти демокра-  
тие низ вучуд дорад, ки он ба талаботи аҳли меҳнат ҷавоб ме-  
диҳад. Чунон ки боло ишора рафт, таълимоти В. И. Ленин оид  
ба мавҷудияти ду маданият дар ҳар як маданият миллии  
ҷамъияти синғии антагонистӣ барои равshan фахмидани ин  
масъала ба мо роҳнамой мекунад. Адабиёте, ки дар хизмати  
соҳту низоми истисморчиён аст, ҳаргиз халқӣ шуда наметаво-  
над. Ин гуна адабиёт факат барои манфиати «гурухи доро»  
вучуд дошта, бар зидди оммаҳои халқ равона шудааст.

Вале синғияти санъат дар айни замон чунин маъно надорад,  
ки он факат ба синғи имтиёздору ҳукмрон хизмат мерасонида  
бошаду бас. Барои мисол агар санъати иртиҷои ҳозирзамо-  
ниро гирем, вай манфиати қувваҳои аз байн рафтаистодаи мон-  
хияттан зиддихалқиро мудофиа карда, ба ҳамаи ҷамъият «хиз-  
мат» расонидани мешавад, то ки ба ў дар рӯҳи идеологияи  
буржуазӣ ва динӣ таъсир расонад.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. О культуре и искусстве. М., 1955. Дар ин маҷмӯа мако-  
лаҳои зерини доҳӣ гирд оварда шудаанд: «Хотираи Герцен», «Ислоҳоти дех-  
конӣ ва революцияи пролетарӣ-дехконӣ», «Толстой ва муборизаи пролета-  
ри», «Лев Толстой ҳамчун оиши революцияи рус», «Л. Н. Толстой ва ха-  
ракати коргарии ҳозирзамон».

Тасвияи (формулаи) классикии К. Маркс таъкид менамояд: «истехсолоти капиталистӣ ба соҳаҳои муайянни истехсолоти маънавӣ, масъалаи санъату назм зид меистад»<sup>1</sup>. Ин тасвия комёбихои санъати буржуазиро инкор намекунад. Бахусус, тараккӣёти чунин навъҳои эҷодиёт чун мусикӣ, назми лирики, ҷасри адабӣ (махсусан роман, ки дар замони атика қариб жони номаълум буд). Зиддияти шароитҳои ҷамъиятии капитализмро нисбат ба санъат Маркс кабл аз ҳама дар он мебинад, ки музafferияти тамаддун дар ин ҷо ба баҳои талафи сифатҳои маънавӣ харид мешавад.

Барои санъати иртикоии ҳозира аксар аз реализм рӯ тоғтанд ҳос аст. Ин ба тарғиботи идеяҳои номатлуб комилан мувоғиқ мебошад. Санъати зиддихалқӣ ҷангҳои ҳаробиовар, «бартарин» зӯро бар камқувват месарояд; вай дар бораи наздик омадани «оҳиратзамон» ва оид «ба фарҷоми олами башарият» вазъ гуфта, қотилону роҳзанон, дузду яғмогаронро ба тасвир мегирад, ғоратгару босмачӣ (гангстер)-ро чун қаҳрамони асар нишон медиҳад. Ҳамин тавр, санъату адабиёти реакционии буржуазӣ аз пахлуи масъалаҳои муҳимми замонавӣ, алалхусус муборизаи ҳалкҳо барои истиқлолият ва сулҳу амният беларво гузашта, қушиш мекунад, ки эҷоди бадеиро ба олами ҳаёлҳои ботил қашад. Яке аз вазифаҳои асосии тарғиботи буржуазӣ аз он иборат аст, ки шуури мөҳнаткашонро дар банду баст дошта, дар кори дарки ҳодисаҳои ҷамъиятий ононро ба роҳи чапғалат андозад. Ин барои қориёна истисмор намудани кувваҳои мөҳнатӣ имконият фароҳам меоварад.

Санъату адабиёти советӣ, ки бо пешравию сарсабзиҳояш ба санъати буржуазӣ муқобил меистад, бар зидди он аст, ки ҳар синф санъату адабиёташро қатъян аз нав, дар «замини бекорхобида» корад. Бинобар ин пролетариат, маданияти ҳудро соҳта, аз сарвати маънавии гузаштаю мусоир бехтаринашро гирифта давому инкишоф медиҳад.

Марксизм-ленинизм меомузад: ҳусусиятҳои синфи санъатро ҳамеша он идеяҳои муайян менамоянд, ки дар образу идеалҳои эстетикии тарғибашаванда ҷамъбаст ёфта бошанд.

Образҳои мусбати бехтарин классикони ҷаҳон Ҳомер, Ҳораций, Фирдавсӣ, Низомӣ, Данте, Петрарка, Шекспир, Гёте, Ҳейне, Р. Бёрнс, Ч. Байрон, О. Бальзак, Л. Толстой, Р. Роллан, А. Франс, Э. Золя, Мартин Андерсен Нексе, С. Айнӣ ва дигарон тақдиру таърихи ҳалку замони ҳудро ифода намудаанд. Айнан ҳамин тавр вазифаи санъаткорию гражданин ҳудро дар адабиёти мусоир Анри Барбюс, Луи Арагон, Пабло Неруда, Джон Линдсей, Анна Зегерс, Иоганнес Бехер, Юлиус Фучик, Нозим Ҳикмет, Чеймс Олдрич, Мухтор Авезов ва бисёр дигарон адо кардаанд.

Ҳалк — эҷодкунандан таъриҳ ва оғарандан неъматҳои мод-

<sup>1</sup> К. Маркс ва Ф. Энгельс. Поли, собр. соч., т. 26, ч. 1, стр. 280.

ді ва маънавист. «Халқ... — навиштааст М. Горький,— нахустин файласуфу шоири даврон, офарандаи ҳусну зебой ва эчодкори бозаковатест, ки ҳамаи достонҳои бузург, ҳамаи фочиаҳои рӯи замин ва аз' ҳама барҷастатарааш — таърихи маданияти умуми-чаҳониро эчод кардааст». Осори санъаткори ҳақиқӣ дар сурате бемаргу безавол аст, ки дар асоси аз нав кор карданни эчодиёту ҳусниёти оммаҳои халқ бунёд шуда бошад. Истеъоди санъаткор ҳам дар ҳолате нашъунамо меёбад, ки агар ў ба халқ зудзуд рӯ оварда, манфиатҳои мардумро бошуурона муҳофизат кунад. Осори худи А. М. Горький саросар моломоли идеяи ҳалқият буда, халқ ҳамчун офарандаи неъматҳои ҳаёти моддию маънавӣ дар маркази дикқати ўст.

«Санъат азони халқ аст,— гуфтааст. В. И. Ленин дар сўҳбаташ бо Клара Цеткин.— Вай бояд дар байни оммаи васеи меҳнаткашон чуқур реша давонад. Вай бояд ба ин омма мағфум ва марғуб бошад. Вай бояд эҳсосот, афкор ва ироди оммаро муттаҳид ва сафарбар намояд. Вай бояд шавқи санъаткории ононро барангезад ва боиси пешравии камолоти онҳо гардад»<sup>1</sup>. Барои чунин санъаткорони забардаст монанди Абулқосим Фирдавсӣ ва Низомии Ганҷавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Қамолиддини Беҳзод, Сайидои Насафӣ ва Аҳмади Дониш, А. С. Пушкин ва Л. Н. Толстой, И. В. Гёте ва Ф. Шиллер, Н. В. Гоголь ва Н. А. Некрасов, А. М. Горький ва В. В. Маяковский, И. Е. Репин ва В. И. Суриков, М. И. Глинка ва П. И. Чайковский, С. Айни ва М. Турсунзода, Р. Ғамзатов ва Ч. Айтматов халқ доимо қувваи илҳомбахш ва сарчашмаи хушкнашавандаст, ки онҳо аз ў барои эчодиёти худ, барои баёни ғояҳои инсонпарварию ватандустӣ, демократӣ ва революционии худ материал ба даст овардаанд.

Нависанда дар ҳолати сарфи назар кардан аз муҳити иҷтимоиаш ва ин ё он гурӯҳҳои ҷамъияти ҳам метавонад дар эчодиёти худ принципҳои ҳалқиятро риоя кунад. Рӯдакӣ ва Фирдавсиро, ки фарзанди асли миёнаи феодалий буданд, Пушкин ва Толстойро, ки бо аслу насабашон ба дворянҳо нисбат дошта, аксар зисту зиндагии табақаҳои «болоии» ҷамъият мавриди тасвири онон қарор ёфтааст, нависандагони халқӣ гуфтани равост. В. Г. Белинский аломатҳои асосии ҳалқияти адабиёти бадеиро таъқид карда гуфтааст: ҳалқияти ҳақиқии нависанда дар эчодиёти нафиса аз он иборат аст, ки ў рӯҳи ҳамон ҳалқи тасвири мекардагиаш, «шуури» он, «ҳаёти ботинии» он—фикру ҳаёл ва эҳсосоти уро ифода карда тавонад, «идеяи» ҳаёти ҳалқро пай бурда, кушишҳои пешкадамонаи (прогрессивии) вайро изҳор карда тавонад.

Классикони адабиёти русу тоҷик ва ҷаҳонӣ аксар ҳалқияти санъату адабиётро ҳамин тавр фаҳмидаанд. Аз ин рӯи чунин асарҳои санъату адабиёт соҳиби хусусиятҳои ҳалқияти ҳақиқӣ

<sup>1</sup> В. И. Ленин. О культуре и искусстве. М., 1956, стр. 425.

ҳастанд, ки дар онҳо рӯхия ва ҷаҳонфаҳмии ҳалқ бо камоли бадеяти ва нуктасанҷӣ пурра инъикос ёфтаанд ва онҳо дар муборизаи ӯ барои бехбудӣ зиндагӣ мададгӣ шудаанд.

Ҳалқият дар замони мо чун яке аз асосҳои принципи эстетикии санъати реализми сотсиалистӣ бо партиявияти коммунистӣ алоқаи узвӣ дорад. Ҳалқияти санъату адабиёти советӣ дар ҳуҷҷатҳои партия оид ба масъалаҳои идеологӣ ҳартарафа таҳлил ёфтааст. Омилҳои умдан тараққиёти санъату адабиёти советӣ дар мустаҳкамии алоқаи онҳо бо ҳаёти ҳалқ буда, аз ҳаққонӣ ва бо бадеяти тасвир кардани сарватҳои моддӣ ва маънавии зисту зиндагии ҳалқ иборат мебошанд. Санъату адабиёти реализми замони сотсиализм, ки ба принципҳои ҳалқият ва партиявият асос ёфтааст, бояд барои миллионҳо одамон манбаи шодмонӣ **ва** илҳом бошанд, ирода, ҳиссииёт ва фикру зинки онҳоро ифода намоянд, воситаи инкишофи идеяйӣ ва тарбияи ахлоқии одамон шуда хизмат кунанд.

Бо ин ҳама вазифаи дуюми адабиёти ба миён меояд, ки он ба гайр аз ба манфиати ҳалқ хизмат кардан, боз ба ӯ мағҳум ва дастрас бошад, ба дилу шуури ӯ роҳ ёбад. Осори классикони ҷаҳонӣ, ки аклу хирад ва истеъдоду заковати ҳалкро акс менамояд, омили равнақи фикру шуури оммаи васеи хонандагон мебошад. Эҷодиёти нависандагони бузурги советӣ — Горький, Маяковский, Фурманов, Айнӣ, Лоҳутӣ, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Н. Островский, Шолохов, Фадеев, Федин, Симонов, Паустовский, Тихонов, Икромӣ, Авезов, Турсунзода, Айтматов ва бальзе дигарон ба ин талабот ҷавоби комиланд. Нависандай ҳалқӣ ҳаётро дар ҳаракати доимии он тасвир карда, характеристи миллии ҳалқи ҳудро аз мавқеи интернационализм инъикос менамояд. Асарҳое, ки воқеаҳои зиндагии ҳалкро сатҳӣ нишон дода, моҳияти бузурги замони ҳозираро барои ба дараҷаҳои баланди бадей ҷамъбаст кардан қодир нестанд, аз ҳусусиятҳои ҳалқият махруманд.

Дар масъалаи пешравии адабиёти сермиллати советӣ ва илми адабиётшиносӣ резолюция ва қарорҳои Комитай Марказии ҲҚИШ ёрии амалий мерасонанд. Ҳуҷҷатҳои Ҳизби Коммунистӣ оид ба санъату адабиёти дар солҳои 1920, 1925, 1932, 1963, 1968, 1972, 1975, 1976, 1979, 1982, 1984, 1989, материали анҷуманҳои Партия оид ба санъату адабиёти вазифа ва роҳҳои аниқи тараққиёти минбаъдан адабиёти советиро дар ҳар марҳалаи таърихии соҳтмони сотсиалистӣ муайян намудаанд. Онҳо тараққии ҳарҷонибаи методи реализми сотсиалистиро дар ҳар даври таърихии ҳаётн ҳалқи советӣ ба таҳлил гирифта, вазифаҳои ояндаи ини усули санҷидашудаи санъату адабиёти советӣ ва назарияи адабиётро муайян месозанд.

Холо, қабл аз он ки ба маънидоди ҳуҷҷатҳои Ҳизби Коммунистии Иттифоки Советӣ гузарем, оид ба воқиаҳои имрӯза ва вазъияти ҲҚИШ ва ҲҚ Тоҷикистонӣ бояд андаке таваққуф **намоем**.

ҲҚИШ дар зарфи чандин даҳсолаҳо ба ҳаёти ҳалқу мамлакати советӣ сарварӣ карда омадааст. Дар ин муддат вай баробари корҳои неке, ки анҷом дода, ватани моро ба мартабаи як давлати бузургу муктадир бардошт, дар амалиёти он айбу нуқсони зиёде низ ба назар мерасад. Махсусан давраҳои шахспарастӣ, сукуту рукут, саҳтириҳои бемаврид нисбат ба озодигуии олимон, санъаткору соҳибқаламон ва ғайра дар ҳаёти ҳалқу ватан бисёр зиён овард.

Ин ҳамаро гуноҳи оммаи партиявиён, ки аз 20 миллион комунистони қатории ҳалолкору поквичдон иборат буду ҳоло дар сафи он 16 миллион нафар бокӣ мондааст, пиндоштан, ноҳақ мебошад. Ин гуноҳи як идда сардорони ҷудогонаи партия — И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, К. У. Черненко ва атрофиёни итоаткори эшон мебошад, ки фармонфармию тӯрачигӣ (бюрократӣ), расмиятнарастӣ ва тартиботи (режими) тоталитариро<sup>1</sup> ба ҳуд пеша карда буданд.

Ҳамин тавр, онҳо муддати мадид ҳукмрониро бар давлат вазифаи асосии ҳуд дониста, принципҳои умдаи фаъолияти ташкилоти сиёсие, ки В. И. Ленин асос гузашта буд, вайрон карданд. Қасе ки ба мӯкобили ғояю амалиёти ин саркорон мебаромад ба садду монеаҳои ҷиддӣ дучор омада, ба ҷазои носазо гирифтор мешуд.

ҲҚИШ ин рафтори авғонопазири сардорони собиқаро дар Анҷуману Пленумҳояш маҳкум намуда, аз соли 1985 инҷониб роҳи соғсиализми демократию раийатпарвар ва тафаккури навро пеш гирифт. Мутаассифона, ин ташабbusi навҷӯй ва ислоҳотгарои партияро ҷӣ дар сиёсат ва ҷӣ дар системаи давлатдорӣ на ҳамаи аъзоёну котибони ҚМ ҲҚИШ ғаҳмида қабул карданд. Мӯкобалаю мусодама то ба моҳҳои июль-августи 1991 авҷ гирифт.

Дар натиҷа, як гурӯҳ сардорони кӯҳнапарасти партияю давлат табаддулоти (перевороти) зиддиқонститутсионии 19—21 ми августи соли 1991-ро ба миён оварданд. Ҳалқ ба садди роҳи ин табаддулот баромада, бо баҳои қурбонҳо ватанро аз ҷонги гражданин ногузир ҳалос кард. Аммо ин воқиаи ноҳинҷор чун санади фочиавӣ дар таърихи ҲҚИШ қайд гардида, онро рад накардан ва ба оқибати вай баҳои арзандагӣ надодан саҳв мебуд.

Қотиби ҲҚИШ М. С. Горбачев дар ҷониши вазъияти бевазифоии ҳамкоронаш мачбур шуд, ки ба мураҳхасии (парокандагии) партия даъват кунад. Қунун тақдири боздоштан ё бознадоштани амалиёти ҲҚИШ-ро Суди Олии ИҶШС ва анҷумани партия ҳал ҳоҳад кард. Ҳоло Ҷумҳурии мамлакат аз ҳайати ҲҚИШ баромада, ҳар кадоме бо номҳои гуногун — «партияи ҳалқӣ», «партияи соғсиалистӣ», «соғсиал демократӣ» ва

<sup>1</sup> Тоталитаризм — соҳти сиёсиеест, ки дар овони он як гурӯҳ одамон давлатро ба даст мегиранд ва бо зўрию тааддӣ ҳалқро мубталон зулум бедодӣ менамонанд ва аз тамоми намудҳои озодӣ маҳдум месозанд.

м. и. назарияю амалияи онро ба тарзу тариқи демократияи навидома доданианд.

Анчумани ғайринавбатии Хизби Коммунистии Тоҷикистон (21 сентябри 1991) дар бораи аз ҳайати ҲҚИШ баромадани ҲҚТ қарор қабул кард. Ба бадали он ҳизби нав—Хизби Сотсиалистии Тоҷикистон ташкил гардид. «Ҳизби Сотсиалистии Тоҷикистон,—гуфта шудааст дар «Муроҷиатномаи вакилони анҷуман,— чун ҳизби навъи парламентӣ кӯшиш мекунад, ки тадбирҳои сиёсиро ба манфиати тамоми халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи депутатҳои худ дар соҳмонҳои конунии ҳокимијат ба амал барорад. Мо ба созмонҳои аввалини ҳизбӣ, ҳамаи коммунистон муроҷиат менамоем, ки дар платформаи сиёсии ҳизби сотсиалистӣ муттаҳид шаванд»<sup>1</sup>.

Дар республикаи мо низ сессияи порлумон «баъди баҳси тӯлонӣ дар бораи боздоштани фаъолияти Хизби Коммунистии Тоҷикистон ва ворисони он то муайян гардидани гуноҳаш вобаста ба табадуллоти давлатии августӣ қарор қабул кард»<sup>2</sup>.

Аз ин миён ҷаҳор моҳ гузашт. Ҳизби коммунистӣ бегуноҳ дониста шуда, 18 — 19 январь (1992) марҳалаи дуюми анҷумани ХХII ғайринавбатии он бо иштироки 443 вакил дар Душанбе гузашт. Номи «Ҳизби коммунистии Тоҷикистон» бетафйир монда, раиси ҚМ Шодӣ Давлатович Шабдолов таъйин гардид<sup>3</sup>. Ойинномаи (устави) Ҳизби нав бо ислоҳу иловаҳо дар рузномаҳо дарҷ шуд<sup>4</sup>.

Ба ин муносибат, ҳоло бояд ба таври қатъӣ таъкид намоем, ки бо вучуди ин ҳама вақоئи ноҳуҷ идеяро аз ҳаёт ва илму адаб манъ кардан ё барҳам задан ҳеч мумкин нест. Дар зарфи 74 соли баъди Революцияи Қабири Октябрь ба тифайли корнамони халқи меҳнатқарини советӣ ва коммунистони фидокор ИҶШС чун давлати тавони назарписанд дар ҷаҳон пайдо шуд. Ҳаракати коммунистии сотсиалистӣ, ки таърихи чандинасрӣ дорад, ғизон рӯхии мардум буд ва ҳаст.

Дар ҷамъияте, ки ба қавоиди ҳуқуқ ва озодӣ соҳиб аст, амали якчанд ҳизб на ин ки мумкин ва ҳатто зарур мебошад. Қарип дар ҳамаи мамлакатҳои капиталистӣ, аз ҷумла дар ШМА, Англия, Франсия, Италия ва дигар партияҳои коммунистӣ ва сотсиалистӣ солиён дар сари ҳизматанд<sup>5</sup>.

Инак, гузаштаи таъриҳро дар ҳар ҳолат инкор кардан ҳаргиз нашояд, онро ҳатто нағз ё бад карда нишон додан ҳеч қобили қабул нест. Давлати советӣ бо вучуди изтиробу бесаран-

<sup>1</sup> Ниг.: Газ. «Ҷумҳурият», 3 октябр 1991.

<sup>2</sup> Ниг.: «Вечерний Душанбе», 1991, 4 октября.

<sup>3</sup> Ниг.: Второй этап ХХII съезда. «Народная газета», 1992, 21 января.

<sup>4</sup> Ниг.: Устав Коммунистической партии Таджикистана. «Народная газета», 1991, 1 февраля.

<sup>5</sup> Барои боварӣ ҳосни кардан ниг.: Номаи саркушодан Ҳизби Коммунистии Амрико ба заҳмиткашони Иттиҳодӣ Шуравӣ. «Паёми Душанбе», 24 январи 1992.

чомиҳои сиёсӣ ва бесару сомониҳои иқтисодию иҷтимоии мувакқатиаш, ҳоло ҳам дар қатори мамлакатҳои азим мавқеъ дорад. Донишмандон ва санъаткорону нависандагони барҷастаи вай бо нобигаҳои нодири ҷаҳонӣ дар як саф меистанд.

Ҷавонон ва муаллимони ояндаро зарур аст, ки дар ҳусуси ҳар як санади неку бади таърихи ҳонаводаамон маълумоти комил дошта бошанд. Бахусус, ки ҳоло баҷуз қарорҳои ХКИШ доир ба рафту равиши санъату адабиётамон дар зарфи 74 соли охир, ягон дастури дигаре нест. Маводу ҳуҷҷатҳои партияйӣ ва таълимоти Маркс, Энгельс ва Ленин барои фаҳмидани роҳҳои пурпечу тоби санъату адабиёти советӣ ва масъалаҳои ғояю мағкура (идеяю идеология), ки бе онҳо адабиёту санъат вуҷуд надоранд, ҳоло ба мо хеле мададгорӣ ҳоҳанд кард.

## 5. ҲУҶҖАТҲОИ ПАРТИЯ — САНАДИ ТАЪРИХИИ ИНҚИШОФИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ ВА АДАБИЕТШИНОСИ

**Резолютсия ва қарорҳои солҳои 20—80 КМ ҲКИШ** Боло ишора рафт, ки қарордодҳои Партия дар ҳар як гардиши ҷиддии ҳаёти мадании ҷамъияти советӣ, чун санади таърихии амалиёт роҳи минбаъдаи равнақи санъату адабиётро равшан месозанд.

Баъди зафари таърихии революция дар рӯзҳои Октябрி соли 1917 дар Петроград (Ленинград) конференцияи нависандагони пролетарӣ даъват шуд. Дар натиҷа созмони **Пролеткульт<sup>1</sup>** ташкил ёфта, армияи қалони нависандагони мутахассис ва ҳаваскор аз сафи коргарон дар он ҷамъ омаданд. Дар ибтидои пайдоиши худ **Пролеткульт** дар роҳи падидои санъати революционӣ хуб гайрат нишон дода, ҳарактери оммавӣ гирифт.

Сонитар, ки дар сафи вай одамони гуногунтоифаю гуногунакида мавқеъ ёфтанд, **Пролеткульт** ҳусусиятҳои қастагӣ (табақавӣ, гурӯҳӣ) пайдо кард. Нуксонаи амалиёти ин созмон маҳсусан дар он зоҳир гардид: пролеткультчиён гӯё барои «тозагии идеологияи пролетарӣ» шуда, маданияти пролетариро ба тамоми маданияти гузашта мӯкобил гузоштанд; ин созмон мақсадҳои некро оид ба тарбияни нависандагони коргар пешгирифта, valee онҳоро на факат аз идеологияи пешқадами буржуазӣ, инчунин аз ҳамаи дигар табакаҳои ҷамъият — аз деҳконон, зиёниён ва дигар ҷудо карданӣ шуд; **Пролеткульт** соҳибихтиёри эълон намуда, худро ба Комиссариати Маорифи Ҳалқ мӯкобил гузошт.

Дар зарфи солҳои 1919—1920 В. И. Ленин ва КМ партия борҳо масъалаи револютсияи маданий ва маданияти пролетариро ба муҳокима гирифтанд. В. И. Ленин дар октябриси 1920 дар съездӣ III-ми комсомол нуқтаи назари партиявиро нисбат ба маданияти сотсиалистӣ маънидод карда гуфт: «...Ма-

<sup>1</sup> Пролетарская культура — Маданияти пролетарӣ.

данияти пролетарӣ бояд тарақкии қонунни ҳамон захираҳои дониш бошад, ки инсоният онҳоро дар зери зулми ҷамъияти капиталистӣ, ҷамъияти помешчики, ҷамъияти амалдорӣ ҳосил кардааст<sup>1</sup>.

Дар моҳи октябрин соли 1920 анҷумани якуми умумиро-сиягии пролеткультчиён баргузор шуд. Аз он ҷо, ки А. В. Лунарский ҷудоии созмони Пролеткультро аз Комиссариати маорифи ҳалқ дастгирӣ кард, В. И. Ленин ин ҳатти нодурусти худканоргириро маҳкум намуд. Ӯ фавран лоҳдаи резолюцияи анҷуманро дар мактуби ҚМ РКП(б) «Дар бораи пролеткультчиён» накш қашид, ки он асоси қарори анҷуман шуда, мутобеи Комиссариати маорифи ҳалқ будани Пролеткультро ҳатми гардонид. Маҳз бо ҳамин ҷорабинии қатъӣ пеши роҳи унсурҳои майдабуржуазӣ, футуристу<sup>2</sup> декадентҳо<sup>3</sup> ва бисъёර дигар унсурҳои бегонае, ки тарафдорони фалсафаи идеалистии зидди марксизм буданд, баста шуд.

Аҳамияти таърихии ин мактуби В. И. Ленин ва Комитан Марказии партия аз ҳамин иборат аст, ки дар он ҷудонопазирии вазифаҳои бадей аз вазифаҳои умумихалқӣ ва партияни давлатӣ ҳамчун фикри умдаи ҳозирзамон тасдик гардид.

Баъди соли 1920 санъату адабиёт дар оғӯши гурӯҳу гурӯҳаҳои зиёде, ба мисли «Леф», «Кузница», «Перевал», «Конструктивизм», ВАПП<sup>4</sup>, РАПП<sup>5</sup> ва ғайра амал мекунанд. Мурракабии муборизаи идеяйӣ-эстетикии адабиёти солҳои 20 боз дар он буд ки гурӯҳҳои муҳолифи (оппозиционии) гуногун ва зиддипартияйӣ, маҳсусан троцкиҷиҳо фаъолтар ба раванди адабии он солҳо таъсир мерасонданд.

Дар ин шароит ба вучуд омадани резолюцияи ҚМ РКП(б) «Дар бораи сиёсати партия дар соҳаи адабиёти бадей» дар соли 1925 айни мудда буд. Вай дар ҳаёти ҷамъиятӣ-адабӣ яке аз ҳодисаҳои муҳимми солҳои 20 ба шумор мерафт. Партия қонунияти инкишофи адабиро мадди назар дошта, дар ин қарор тезиси «мусобикаи озоди гурӯҳу равияҳои гуногунро» пешронд. Вале таъқид намуд, ки ин мусобика ҷояд дар асоси идеологияи пролетарӣ гузарад. ҚМ партия таҷрибаи тараққии адабиёти советиро ба таҳқиқ гирифта, нависандагони поквичдон ва маҳсусан ҳамсафаронро, ки ба воқеияти сотсиалистӣ наздик шуданианд дастгирӣ кард ва талаб намуд: «ба инкишофи адабиёти миллӣ дар республикаю вилоятҳои Иттифоқи мо диққати маҳсус дода шавад».

Ба қавли М. Горький, ин давр ибтидои равнақу ривоҷи адабиёт, оғози даркунни мөнъияти табаддулоти иҷтимоӣ ва маъри-

<sup>1</sup> В. И. Леник, Асаҳо, ч. 31, саҳ. 295—297.

<sup>2</sup> Футуризм — ояндаҷӯй; фачгӯю фисқпартӣ.

<sup>3</sup> Декаденство — эфтордарӯҳӣ, душёбезорӣ.

<sup>4</sup> ВАПП — Всесоюзная Ассоциация пролетарских писателей — Иттиҳоди Умуминтифоқии нависандагони пролетарӣ.

<sup>5</sup> РАПП — Российская Ассоциация пролетарских писателей — Иттиҳоди Россияни нависандагони пролетарӣ.

фати бунёдкориҳои муҳимми мамлакат аз тарафи нависандагон ҳисобида мешуд. Вале, мутаассифона, гурӯҳҳои адабӣ, ки бештар бо корҳои дохилии худ машғул буданд, процесси васеи ҳаётомузиро мавқуф мегузоштанд.

23-ми апрели соли 1932 ҚМ ВКП(б) «Дар бораи азnavсии ташкилотҳои адабӣ-бадеӣ» карори таъриҳӣ қабул кард. Ин қарор натиҷаи процесси пухтарасидан навозии асосҳои ташкилии кори адабӣ буд. Дар қарор қайд гардид, ки дар шароитҳои науву пешрави ҳаёт доираҳои ташкилии РАПП маҳдуд буда, хавфе дар миён аст, ки адабонро аз вазифаҳои ҳозирзомӣ чудо месозад. Комитети Марказии партия қарор кард, ки РАПП барҳам дода шавад ва ҳамаи нависандагоне, ки платформаи (барномаи сиёсии) советиро қабул мекунанд, ба як **Иттифоқи нависандагони советӣ** муттаҳид гарданд.

«Якчанд сол пеш аз ин,— гуфта шудааст дар қарор,— ҳаноме ки дар адабиёт таъсири унсурҳои бегона ҳанӯз зиёд буда, вай маҳсусан дар солҳои аввали НЭП ҷон гирифт, кадрҳои адабиёти пролетарӣ бошанд ҳанӯз камкуvvat буданд, ба максади мустаҳкам намудани мавқеи нависандагони пролетарӣ ва коркунони санъат партия ба ташкилу истеҳкоми ташкилотҳои маҳсуси пролетарӣ дар соҳаи адабиёту санъат мадад расонд». Акунун, ки дар асоси комёбиҳои соҳтмони сотсиалистӣ кадрҳои адабиёти пролетарӣ ба камол расидаанд, оммаи асосии нависандагони бепартиявии советӣ ба шарофати сиёсати салими партия ба сӯи пролетариат рӯ оварданд. Инак, мазмуни процесси адабӣ, то як андоза, тағиیر ёфт, бинобар ин тағиироте ба шаклҳои пешинаи он зарур шуд: «Ҳудудҳои ташкилотҳои ҳозираи адабӣ-бадеии пролетарӣ... хеле танг шуда истода, ба вусъати ҷиддии эҷодиёти бадеи монеа мегарданд».

Дар асоси ин ҳуҷҷат ҳамаи ассоциацияҳои (иттиҳодияҳои) нависандагони пролетарӣ, ки бо номи ВАПП, РАПП, СААПП<sup>1</sup>, ЎзАПП, ТОҶАПП ва файра амал мекарданд, ба як Иттифоқи нависандагони СССР муттаҳид гардиданд.

Ҳамин тавр, қарори ҚМ партия барои азnav болоравии адабиёти советӣ муҳити мусоид барпо кард, ки ин боиси қаноатмандии нависандагон ва завқмандии фаъолияти онон шуд.

Анҷумани якуми нависандагони СССР (1934) аз тарафи Комитети ташкилий, ки раиси он М. Горький буд, дар асоси ин қарори ҚМ партия барои ботантана гузаронидани вай тайёри дид.

Яке аз воқеаҳои муҳимми ин анҷуман ба расмият даромадан ва ном гирифтани методи адабиёти советӣ, ҳамчун адабиёти пешқадамтарину революционитаринн ҷаҳон — **методи реализми сотсиалистӣ** мебошад. А. М. Горький дар маърӯзани худ дар ин анҷуман мазмуну моҳияти реализми сотсиалистиро ҷундид.

<sup>1</sup> СААПП — Средне-азиатская ассоциация пролетарских писателей, ки дар он ЎзАПП ТОҶАПП ва иттиҳодияни дигар республикаҳои Осиёи Миёна дохил мешуданд инз аз байн бардошта шуд.

тараққиёти мархалавии реализми танқидиу романтизми револютсионни адабиёти ҹажонӣ ташрех намуд. Горъкий ояндаи ду рахшони адабиёти советиро аз ҷиҳати пешомади иҷтимоӣ-таърихӣ ва фалсафӣ-эстетикиаш маънинод карда, тавлиди онро чун меросбари қонуни санъати пешқадами ҹажон бо асосҳои эпохавиаш событ намуд. Ӯ пайвастагии узвии ин адабиёти навро бо ҳалқи меҳнатӣ таъкид карда гуфт: «маҳз меҳнати омма ташкилотчи асосии маданият ва оғаридагори ҳамаи идеяҳо мебошад...»<sup>1</sup>.

Аз ҳуччатҳои партия оид ба санъату адабиёт — силсилаи карорҳои КМ ҲҚИШ-ро дар солҳои аввали баъди ҷанги Бузурги Ватаний бояд хотирнишон кард. Дар ин муҳити нави таърихӣ, ки давраи барқарор намудани ҳочагии ҳалқ дар рӯзномаи ҳаёт мейстод, дар назди адабиёти советӣ низ иҷрои вазифаҳои масъулиятноку боифтиҳор пеш омада буд. Пас аз анҷоми ҷанги Ватаний, дар мабдаи давраи осоишта, партия бо қарорҳои 1946—1948 гӯё талабу такозои ҳозирзамон ва ояндаро баён кард. Вале ноадолатию санадҳои аз ҳақиқат дур низ дар онҳо мавқеъ доштанд.

Дурӯст аст, ки аз соли 1945 инҷониб асарҳои шоёни дикқат ба мисли романи А. Фадеев «Гвардияи ҷавон», «П. Павленко «Баҳт», А. Твардовский «Ҳавлие дар сари роҳ», М. Турсынзода «Арӯс» ва «Қиссаи Ҳиндустон», Ҷ. Икромӣ «Шодӣ» (китоби 2), Р. Ҷалил «Одамони ҷовид», Ф. Ниёзӣ «Вафо» (китоби 1), С. Улуғзода «Ёрони боҳиммат» ва дигар дар адабиёти ҳалқҳои с. ИҶШС низ эҷод шуданд. Вале дар баробари ин партия дар нашрияҳои баъзе маҷалла ва қаламдастон баъзе майлу тамоюли номатлубро дид, онҳоро бидуни вазифаҳои бузурги ин давраи ҳаёти мамлакат ва ба вазъияти байналхалқӣ номувофиқу номуносиб пиндоштааст. Адабиёт, театр ва кинематография дар ҳалли бадеии масъалаҳои зарури ҳозирзамон гӯё аз талаботи вакт ошкоро ақибишиний кардаанд. Ва гӯё ин норасоиҳо садду монеани инкишофи минбаъдаи санъату адабиёт шудаанд, бино-бар ин саҳт маҳкум карда шуда, баъзе маҷаллаҳо мамнӯъ гардиданд. Ин ҷорабинҳо дар қарордодҳои зерини КМ ВКП(б) таъкид ёфта буд: «Дар бораи журналҳои «Звезда» ва «Ленинград» (14 августи 1946), «Дар бораи репертуари театрҳои драмавӣ ва ҷорабии беҳтар кардани он» (26 августи 1946), «Дар бораи кинофильми «Ҳаёти бузург» (4 сентябри 1946), «Дар бораи опери «Дӯстии бузург»-и В. Мурадели (10 феврали 1948), «Дар бораи ҷорабинҳо оид ба беҳтар кардани кори журнали «Огонек» (октябри 1948).

Комитети Марказии партия дар ин ҳуччатҳо эҷодиёти баъзе намояндагони «зиёни ҷонибӣ» эҷодкор, аз ҷумла Михаил Зощенко, Анна Ахматова, Вано Мурадели, Муҳаммадҷон Коғимов («Таҳмоси Ҳучандӣ») ва баъзе асарҳои ҷудогонаро ба назари таҳлилу танқид гирифта, саҳт мазаммат кард, ки гӯё онҳо бар

<sup>1</sup> М. Горький. О литературе, М., 1980, стр. 451.

зидди индивидуализм ва күшишҳои баландпарвозии аристократӣ мубориза набурдаанд. Бояд гуфт, ки ин қарорҳо зери таъсири назари сталинчиги ба вучуд омада, бисёр факту са-надҳо таҳриф шуда буданд.

Сонитар, дар қарори КМ ҲҚИШ «Дар бораи ислоҳи хато-ҳо дар баҳо додани «Дӯстии бузург», «Богдан Хмельницкий» ва «Аз сидқӣ дил» (28 май 1958) қарорҳои солҳои 1946—1948 ноҳақ дониста шуда, на инкишифҳои сухан аз беҳтарин вазъият ва ин-кишифҳои санъати даҳсолаи баъдиҷонӣ рафт, инҷунин ба ишти-роқи минбаъдан нависандагон Анна Аҳматова, Михаил Зощен-ко, бастакор Вано Мурадели ва дигарон дар ҳаёти адабӣ ва мусикӣ имконият дода шуд. Ин қарор барои фаҳмидани ҳаёти адабии давраи баъди ҷониши Ватанӣ ва инкишифҳои минбаъдан он кушоши кор буд.

Ниҳоят, ин қарорҳои оид ба журналҳои «Звезда» ва «Ленинград» ва силсилаи дигар қарорҳои солҳои 1946—1948, ки ҳанӯз дар моҳи июни соли 1985 азнав ба муҳокима гирифта шуда буданд, бо қарори Бюрои сиёсии КМ ҲҚИШ аз 20-ми октябрини соли 1988 тамоман бекор карда шуданд<sup>1</sup>. «Бо ташаббуси пар-тия маҳдудиятҳои бемаъни ҳаёти маънавӣ аз байн бурда ме-шавад, юғи дастурҳои сталиниу ждановӣ бардошта шуд. КМ бо зиёёни соҳаи илму адаб борҳо маслиҳат кард, бисёр муло-қоту мубоҳисаи муфиду пурмазмун сурат гирифтанд...<sup>2</sup>.

Дар анҷуманҳои XX (1956), XXI (1959), XXII (1961) ва XXIII (1966) партия пояҳои нави тараққиёти адабиёти сермил-лати советӣ дар давраи баъди ҷониши ҷамъиҷонӣ гардида, нишон дода шуд, ки барои ба адабиёт ҷалб намудани қувваҳои науви ҷавони эҷодӣ ва ба тарбияю камолрасии онон ғамхории партия ва колективҳои эҷодӣ зиёд карда шавад; бештар ба он аҳамият дода шавад, ки ҷавонон дар шоҳроҳи эҷодӣ ҷадал намоянд ва худро мустақил ҳис кунанд.

Анҷумани XXII партия иштироқи фаъолонаи нависандагон-ро дар иҷрои қарорҳои пленуму анҷуманҳои ҲҚИШ эътироф кард. Дар резолюцияи худ анҷуман сифати яке аз муҳимтарин вазифаҳои ҷамъиятӣ — масъалаи «тарбияи одами науру, ки бойгарии маънавӣ, покии аҳлок ва такомули ҷисмониро ба таври мутаносиб дар бар мегирад», ба миён гузошт. Ин масъ-алаи маҳиятӣ бо инкишифҳои идеали инсонпарварии советӣ зич алоқаманд дар Программаи ҲҚИШ сабт гардидааст.

Программае, ки ҲҚИШ дар анҷумани XXII қабул кард, ба адабиёти реализмн сотсиалистӣ чун ба сарҷашмаи илҳоми миллионҳо одамон ва ифодай азму ирода ва ҳиссу фикри онон баҳо дода, роҳи асосни тараққиёти мунтазами вайро муайян кард: «Мустаҳкам кардани алоқа бо ҳаёти ҳалқ, ҳаққонӣ ва

<sup>1</sup> Ниг.: ж. «Работница», 1989, 25 январь, саҳ. 25.

<sup>2</sup> Бо роҳи бозсозӣ пеш равем «(Ҳисоботи сиёсии Комитети Марказии ҲҚИШ ба Анҷумани XXVIII ҲҚИШ ва вазифаҳои партия).—«Тоҷикистони советӣ», 1990, 4 июль, саҳ. 3.

ба дараачаи баланди бадей тасвир кардани бойгарӣ ва гуногуншаклии воеҷеъти сотсиалистӣ, шафқондана ва равшану возеҳ тасвир кардани ҳодисаҳои нави ҳақиқатан коммунистӣ ва фош намудани ҳамаи он чи ки ба пешравии чамъият муҳобилията нишон медиҳад, дар инкишофи адабиёт ва санъатроҳи асосӣ мебошад»<sup>1</sup>.

Анҷумани ХХIII ҲҚИШ роҳи тараққиёти минбаъдаи чамъиятро нишон дода, диккати аҳли адабро ба он ҷалб кард, ки дар иҷрои нақшаҳои бузурги ҳаёт онҳо ҳамеша муборизони фаъол ва мададгори содики партия бошанд: «Санъаткори советӣ,— гуфта шудааст дар маърӯзан ҳисбототи КМ,— ҷанговари фольоли дигаргунсозии революционии ҷаҳон мебошад. Бигузор адабиёт ва санъат шаклу услубҳои эҷодиёти бадеиро такмил дода, минбаъд ҳам ҳаёти гуногунсаҳи моро ба таври ҳаққонӣ ва бо тамоми бойгарию гуногунрангиаш тасвир намуда, ҳалқи советиро дар меҳнати қаҳрамонона ва муборизаи у барои расидан ба мақсадҳои олию наҷибаш илҳом бахшанд»<sup>2</sup>.

**Анҷуманҳои XXIV—XXV—XXVI партия мувоғики талаботи рӯзағузуни тараққиёти минбаъдаи чамъияти сотсиалистӣ, стратегияю тақтикаи санъату адабиётро дар доҳили мамлакат ва инчунин берун аз он — барои дағъу ботил гардонидани ҳуҷуми идеологҳои зидди маданияти сотсиалистӣ нақш қашиданд.**

Дар съезди ХХIV (1971) доираи васеи муҳокимаи масъалаҳои санъату адабиёт асосан ба сифати асарҳои бадей, мазмуну шакли онҳо, маҳорати санъаткорӣ, одоби танқид ва принципнокии он даҳл дошт. Комёбихои беназири санъату адабиёти советӣ дар ин ҳуҷчат махсус қайд гардида, аз коркуони санъат дарҳост шудааст, ки «нисбат ба ҳудашон ва нисбат ба рағонони ҳамкасбашон бештар серталаб» бошанд.

Дар зимн, ба роли танқиду адабиётшиносият советӣ дар айни авғории революцияи илму техника ва тараққии босуръати тафаккури инсон, аҳамияти махсус дода шуд. Съезди ХХIV КПСС масъалан алоқаи узвии байниҳамдигарии адабиёти бадеи, илми адабиёт ва танқиди адабиро мавзӯи мустақили муҳокима қарор дода, барои инъикоси таъриху тақдирӣ қаҳрамони мусоир бо ҳам ҳизмат карданро дар маркази диккат гӯзошт.

Фикру андешаҳои назарию амалие, ки доир ба танқид чун ба қувваи пешоҳонги санъату адабиёт гуфта шуд, сонитар дар қарори КМ ҲҚИШ «Дар бораи танқиди адабӣ-бадеӣ» (январи 1972) акс ёфт. Ин қарори партия, ки таҷассуми ғамхориҳои ўст нисбат ба қувваи зарбдори адабиёт — ба танқиди адабӣ, муносибатҳои эҳтиётикоронаро нисбат ба ҳизмати мунакқидону адабиётшиносон талаб мекунад. Партия даъват менамояд, ки ҳодимони илми адабиёт бештар асарҳои назарӣ оғарида, бо тадқиқотҳои амиқи фалсафӣ-эстетикии худ ба инкишофи адабиётнишон мебошад.

<sup>1</sup> Материалҳои съезди ХХIII ҲҚИШ. Душанбе, 1962, саҳ. 458.

<sup>2</sup> Материалҳои съезди ХХIV ҲҚИШ. Душанбе, 1966, саҳ. 69.

биёту ҳаёти халқи сермиллати советӣ мадад расонанд. Дар ин қарори таърихӣ партия нишон додааст, ки танқиди адабии советӣ набояд факат ба пойдории идеалҳои революционии гуманистии санъати реализми сотсиалистӣ ғайрат нишон дихад. Вай инчунин бояд «дар фош кардан моҳияти реактсиионии «маданияти оммавии» буржуазӣ ва ҷараёнҳои декадентӣ, дар муборизаи зидди ақидаҳои мухталифи ғайримарксистӣ дар адабиёт ва санъат, концепцияҳои эстетикии ревизионистӣ... ба қадри кифоя фаъол ва устувор»<sup>1</sup>. бошад.

Рафту равиши санъату адабиёти советӣ ва инкишофи назарисанди онҳоро бе дигаргунии худи ҷамъият ва навсозиҳои таърихӣ пурра тасаввур кардан мумкин нест. Съезди XXV ҲҚИШ дар масъалаи санъату адабиёти ҳаққонияти проблемаҳои дар съезди XXIV муҳокимашударо тасдик намуд. Дар ҳақиқат, дар тӯли 5 сол (аз с. 1971 то 1976) дар мамлакат асарҳои ҳақиқатнигоронае ба вучуд омаданд, ки ҳусусиятҳои нави замонро дар симо ва ҳаёти одамони имрӯза инъикос намудаанд. Ин асарҳои нав завқу ҳаваси халқу Ватан ва тақдирни имрӯзни одамони советиро васеътар ва амиқтар ифода кардаанд.

Вале дар ҷараёни тезу васеи ҳодисаҳои нави зиндагӣ мавзӯъҳои ҷиддӣ ва муҳимтарине ҳастанд, ки дикқати маҳсус ҷалб карда, инъикоси ҳарҷонибаро талабгоранд. Ин **мавзӯи меҳнат ва синфи коргар аст**. Меҳнат ҳамеша дар осори нависандагони советӣ мавзӯи аввалию азалий буд, вай пайвандгари масъалаҳои ҳусниёт ва сиёsat, меъёри муайянкунаандай шону шавкат ва қурбу манзалати одамист. Инъикоси меҳнати оғаридгор, фаъолияте, ки ҳамчун асоси концепцияи фалсафӣ-эпикии санъати сотсиалистӣ ба манфиати инсон равона шуда бошад, дар инкишофи «мавзӯи истехсолӣ» ифода ёфтааст.

«Холо ин мавзӯъ,— гуфта шудааст дар съезди XXV КПСС,— шакли ҳақиқатан бадей пайдо кардааст. Мо баробари қаҳрамонони адабиёти ё саҳна барои муваффақияти пӯлодгуздозон ё директори фабрикаи боғандагӣ, инженер ё коркуни партияи Ҷаҳонӣ меоем. Ҳатто ба бригадаи бинокорон додани мукофот барин як масъала, ки ба назари аввал як ҳодисаи ҷузъи менамояд, оҳангута аҳамияти васеи ҷамъияти пайдо карда, мавзӯи мубоҳисаҳои гарму ҷӯшон мегардад»<sup>2</sup>.

Ин шаҳодати он аст, ки дар адабиёти мавзӯи меҳнати имрӯзни коргару дехкон ва воқеаҳои ҳозирзамонӣ пайваста бо решашои амиқи таърихиаш ба тасвиру муҳокима омада, ҷиҳатҳои таърихиёт пайдо мекунад. Аксар сулолаи коргарон ба оилаҳои коргару колхозчиён, чӯпонон ва гайра ҳамчун давомдиҳандагони касбу кори авлод ё инкишофдиҳандагони усулу услуби меҳнати онон маънидод мёбанд. Ин табиист. Зоро, меҳнат, эҷод — сарчашмаи ташаккули сифатҳои неки инсон буда,

<sup>1</sup> Карори КМ ҲҚИШ «дар бораи танқиди адабӣ-бадӣ». «Тоҷикистони советӣ», 1972, 26 январь.

<sup>2</sup> Материалҳои съезди XXV ҲҚИШ. Душанбе, 1976, с. 86.

дар тұли қарнұ завқи бадени одамонро тарбия кардааст ва хоҳад кард. Ҳанұз асосгузорони марксизм-ленинизм нишон до-даанд, ки худи таърихи инсоният аз меңнат ибтидо мегирад. **Масъалаи меңнату әчод, ки ҳамеша ҳозирзамонист — мазмуну мундарица, фалсафа, мақсаду маслак ва ҳусни ҳаёти инсонияти пешқадамро ташкил менамояд.**

Комитетан Марказий партия дар рафти ичрою инкишофи идеяхон, анчумани XXV ҲҚИШ, дар октябрь 1976 «Дар бораи кор бо ҷавонони әчодкор», қарор қабул кард. Дар вай оид ба тарбияи ғояй-эстетикӣ зиёйёни ҷавони әчодкор дар принципҳои ҳалқияту партиявият, ташаккули сифатҳои фаъоли ҷамъиятии онон ва әгоди санъате, ки ба ҳалқ зарур аст, вазифаҳои конкрет լեշбинӣ шудааст.

Анчумани XXVI ҲҚИШ, ки чун форуми сүлху амният баҳо гирифтааст, ғаслу бобаш барои бахту саодати ҳалқи бунёдкори советӣ ва некӯаҳволии ў, барои осоиштагии олам равона шудааст.

Анчуман ба санъату адабиёти советӣ дар зарфи 5 соли байни анчуманҳои XXV ва XXVI (1976—1981) баҳои арзанда дода, дар ичрои вазифаҳои бузурги ин солиёни таърих адою ичрои қарору нишондодҳои анчуманҳои XXIV ва XXV ҲҚИШ-ро дид.

Анчумани XXVI ҲҚИШ қадр қарданни օдами бунёдкори советиро ба маркази дикқат гузошт, масъалаи тарбияи эстетикӣ-маънавии шахси сотсиалистиро яке аз масъалаҳои мухим до-ниста, муктадирии сифати идеявии асарҳои санъаткорони советиро бори дигар таъқид кард. «Шавқу рағбат ва манфиати ҳалқро донистан, бо шодиу ҳурсандӣ ва ғаму андӯҳи ў шарик будан, ҳакиқати ҳаёт, идеалҳои инсонпарварии моро пойдор на-мудан, иштирокчии фаъоли соҳтмони коммунистӣ шудан—маҳз ҳамин аст ҳалқияти ҳакиқӣ ва партиявияти ҳакиқии санъат»<sup>1</sup>.

Қарори ҚМ ҲҚИШ-ро «Дар бораи робитаҳои әчодии журналҳои адабию бадӣ бо амалияи соҳтмони коммунистӣ (30 июли 1982) бояд чун давому тараққии қарори соли 1979 қабул кард. Дар ин қарордод қайд шудааст, ки созмонҳои матбуоти Иттифоқи нависандагони ИҶШС дар ташкили процесси адабӣ ва муттаҳид гардидан қувваҳои адабӣ барои ичрои нақшаҳои анчумани XXVI партия роли ҷиддӣ бозанд. Комитат Марказии ҲҚИШ ба Иттифоқи нависандагони ИҶШС, роҳбарони журналҳои адабӣ тавсия қард, ки дикқат ва ҷидду ҷаҳди коркуну-ни әчодӣ воситаҳои бадени матбуоти адабиро ба масъалаҳои куллии сиёсати дохилӣ ва беруни сафарбар кунанд. Алоқаро бо коллективҳои меңнатӣ такмил дода, ҳаминро ба назар ги-ранд, ки мақсади асосии ин кор санъатро бо мазмуни мухимми ҳаёт гани гардондан, дар бораи замони ҳозира асарҳои ба-лаъданъярат оғарыдан аст.

<sup>1</sup> Материалҳои анчумани XXVI ҲҚИШ. Душанбе, 1981, с. 70.

Иттифоки нависандагони ИЧШС, созмонҳои матбуоти он бояд адабони советӣ, ходимони тараккипарвари маданияти мамлакатҳои хориҷиро барои муборизаи бас кардан мусаллаҳшавӣ бошиштоб, барои муҳофизати сулху амнияти ҳалқҳо, барои пешгирии ҳавфу ҳатари ҷанги термоядрои ҳарҷониба ҷалб на-моянд, меҳнаткашонро дар рӯҳи тайёр будан ба ҳимояи музофариятҳои революционии ҳалқи совети тарбия кунанд<sup>1</sup>.

Дар ин қарор партияроҳу равиши мудоғнаи тарзи ҳаёти советӣ, интернационализм, меҳнати ҳалол ва ҳаққонияти кори таърихи мо, дар зимн ҳусну ҳашомати сарватҳои маънавии моро нишон додааст. Ин аст, ки ба дараҷаи аълои ҷунун вазифаҳои начиб будан ва ба иҷрою адой онҳо тамоми истеъоди ҳудро бахшидан — шаъну шарафи ҳар як суханвар аст.

ҚМ ҲҚИШ қарори наве қабул кард, ки он «Дар бораи кори ташкилоти партиявии театри давлатии академии ба номи Янка Купалаи Белоруссия» (1983, март) мебошад. Дар ин ҳуччати таърихӣ қайд шудааст, ки вазифаи театр бесабру бетоқатиро нисбат ба ҳар гуна вайронкории принципу нормаҳои ахлоқи коммунистӣ ба вучуд овардан аст ва боиси ташаккули мавқеъҳои фаъоли ҳаётин одамони советӣ гардидаст. Мебоист репертуари театрҳо аз ҳисоби пъесаҳои муаллифони советию драматургҳои пешқадами ҳориҷӣ, ки моҳияти реаксионии империализм ва бӯхрони (кризиси) маданияти маънавии онро фош менамояд, мукаммал карда шавад<sup>2</sup>.

Ин қарордоди партия чун ҳамаи ҳуччатҳои он на фақат ба театрҳои тамоми республикаҳои мо, инчунин ба ҳамаи соҳаҳои маданият, махсусан санъату адабиёт ва оғарандагони репертуари киною театрҳо тааллук дорад.

Партия ба равнаку ривоҷи истеъоди ҳунармандони ҳалқ низ пайваста ғамхорӣ мекунад. Қарори Комитети Марказии ҲҚИШ «Дар бораи ҳунарҳои бадеи ҳалқӣ» ҳанӯз дар соли 1975 вазифаҳои инкишоф додани ин соҳаи эҷодкориро равшан муйян намуда буд.

Дар силсилаи ҳуччатҳои партия суханоне, ки аз номи ҚМ ҲҚИШ ба муносибати Пленуми ҷаҳонӣ Иттифоқи нависандагони ИЧШС бо унвони «Ҳақиқати ҳаёт, идеалҳои олии сотсиализмро мустаҳкам кунем» гуфта шуд, бе аҳамият нест. Дар он роҳи таърихии адабиёти советӣ дар зарфи 50 сол — аз анҷумани якӯми нависандагони ИЧШС (1934 то соли 1984) ба таҳлил омада, дар муборизаҳо обутоб ёфтани он, иқтидори оламшумули пайдо карданаш бо далелу бурхон мӯҷаз нишон дода шудааст. Дар айни замон дар ҳуччатҳои пленуми юбилей барномаи ояндаи адабиёти советӣ ва адабон ба нақши таҳrir омадааст.

Санъаткорони сухан ҳамчун ёрдамчиёни бозътиқоди партияи ҳалқ набзи ҳаёти ҷамъияти ва байналхалқиро бояд дои-

<sup>1</sup> Ниг.: Газ. «Маданияти Тоҷикистон», 1982, 30 июль.

<sup>2</sup> Ниг.: «Литературная газета», 1983, 2 март, с. 2.

мо эҳсос карда, ҳамсадои воеаҳои пурошӯби замон бошанд. Ин аст, ки партия дикқати суханваронро ба ходисаҳои бошиддати ҳозирзамон ҷалб карда, гуфтааст, ки «акидаҳои моро муҳофизат кардан ва фаҳмонда додан, дурӯғгӯни «мунаққидони» ҳаромкори соҳти навро фош кардан, ба мардум ҳақиқатро дар бораи сотсиализм фаъолона фаҳмонда додан, одамони советӣ, ҳусусан ҷавононро дар рӯҳи ҳушёрии синӣ, дар рӯҳи тайёру омода будан ба муҳофизати ватани бузургамон тарбия кардан лозим аст»<sup>1</sup>.

### Анҷумани XXVII ҲҚИШ

Анҷумани XXVII ҲҚИШ (1986) — ҳодисаи таърихист. Аҳамияти вай дар гардиши қатъии зиндагии ҳозирзамонӣ ва тамоюлҳои нави муносибати байналхалқӣ дар он аст, ки назарияи марксизм-ленинизмро инкишоф дода, дар назди партияю ҳалқи советӣ вазифаҳои бузургу далерона гузошт ва роҳи ҳалли онҳоро собит намуд. Нишондодҳои муҳимми ин анҷуман ҳам барои ҳалку ватани советӣ ва ҳам барои оламиён дар кори интихоби роҳҳои ғалабаи социализми демократию раиятпарвар роли дастурӣ бозид.

«Дастури тезонидани тараққиёти социалию иқтисодии ҷамъияти мо, ки Пленуми апрелӣ (соли 1985) ба миён гузошт, ифодан он аст, ки партия вазъияти принципиан нави дохили мамлакату арсаи ҷаҳон ва масъулияти ҳудро барои тақдири ватан амиқан дарк намуда, барои ба амал овардани дигаргуниҳои муҳим азму ирова зоҳир менамояд»<sup>2</sup>.

Асосан съездзи XXVII ва Конференцияи XIX партияи (июли 1988) мамлакатро ба роҳи васеи демократӣ бароварда, роҳу равиши муҳимми ислоҳоти қатъӣ, аз ҷумла ислоҳоти ҷиддии системан сиёсиро тартиб доданд.

Ин анҷумани навоварон дар ҷараёни нави ҳаракату амалиёти одамони советӣ дар рӯҳи конструктивӣ ва ҳудтанқидкунӣ масъалаи пешравиро муҳокима карда, ҳар гуна садду монеаҳоро барои аз байн бардоштан роҳ нишон медиҳад. Партия суръати пешрафтро аз ҳисоби серҳосилу сердаромади (интенсификации) истехсолот тезонидан, ҳарчи бештар истифода бурдан аз дастовардҳои илму техникаи муосир ва наъ кардани таркиби истехсолот, то ки ба ин восита проблемаи сотсиалии мамлакат пурратар ҳал гардад — ин масъалаи таъхирназирро чун такозон замон ба миён гузошт. Иқтидори иқтисодӣ ва мудофиавии мамлакатро фақат дар заминай тезонидани прогресси илмию техники боз ҳам мустаҳкамтар кардан ва истехсолотро ба дарашан талаботи рӯз мувоғиқ баланд бардоштан мумкин аст.

Дар маърузаи сиёсии партия ба анҷуман на танҳо барномаи сиёсии иқтисодӣ ва маданий, инчунин тафаккури назарии ама-

<sup>1</sup> Ҳақиқати ҳаёт, идеалҳои олин сотсиализмро мустаҳкам гардонем. Душанбе, 1984, саҳ. 12 — 13.

<sup>2</sup> Материалҳои анҷумани XXVII Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ. Душанбе, 1986, саҳ. 5.

лии он таассум гардидааст. Ин ҳама рұхияи пурғұшу хуруши әздій ва ғамхорй барои беҳбудии зиндагии мардум, ки аз Пленуми апрелии (1985) партия ибтидо гирифта буд, кулли ҳалқ, коммунистон ва колективҳои меҳнатиро ба ҹунбишу такон овард.

Дар анчуман ба роли сарватҳои маънавӣ, махсусан ба санъату адабиёт дикқати ҷиддӣ дода шуд. «Партия,— гуфта шудааст,— дониш, таҷриба, диловарии фаъолони идеологии худро хеле қадр мекунад... Солимии ахлоқи ҷамъият ва вазъияти маънавие, ки одамон дар он зиндагӣ мекунанд, ба андозаи зиёд аз вазъи адабиёт ва санъат муайян мешавад»<sup>1</sup>. Вале таассуми образи одами ҷаҳони ҳав, ватандусти ватани ҳуд, интернатсионалисти ҳақиқии барқамол бо саҳлангорӣ, «пурнависии дабдабанок ва кофтукови майдо-чӯйдаҳои майшӣ, замонасозӣ ва корчаллонӣ» мусассар намегардад. «Ҷамъият аз нависанда,— гуфта шудааст дар маърӯза,— қашфиёти бадей, ҳақиқати зиндагиро умединор аст, ки ин ҳамеша моҳияти санъати ҳақиқӣ буд... Факат адабиёт — адабиёти идеявӣ, бадей, ҳалқӣ — одамони поквичдону қавирӯҳеро тарбия мекунад, ки бори гарони замонро ба дӯши ҳуд гирифта метавонанд»<sup>2</sup>.

Одамияту одамгарӣ, маданияти баланди муошират ва олимхимматӣ, ҳоксорӣ ва алломагӣ — сифатҳоанд, ки ба ҳусну зебоиписандии шаҳс вобастааст. Ин ҷиҳатҳои хубу начибонаро парваридан, ки ҳосияти санъату адабиёт аст, ХҚИШ ба истеъод, ба ҷустуҷӯи бадей ғамхорона ва бо илтифот муносибат карда, дар таҳрири нави Программа овардааст: «Эстетика ҳар чи бештар қасро бо кор шавқманд ва дилгарм мекунад, одамро начиб мегардонад ва рӯзгори вайро зебу оро медиҳад»<sup>3</sup>. Адабиёт ва санъат бояд,— гуфта шудааст дар Программа,— «ба манфиати ҳалқ, коммунизм хизмат кунад, барон миллионҳо нафар одамон сарчашмай суруру илҳом гардад, азму ирода, ҳиссияту тафаккури онҳоро ифода намояд, ба такомули идеявӣ ва ҳушаҳлоқии онҳо фаъолона мадад расонад... Маданияти советӣ ба ҳамфир ва қарин шудани ҳалқҳо кӯмак мекунад, дар мубориза бар зидди империализм, реакция ва ҷанг фаъолона иштирок менамояд»<sup>4</sup>.

#### Анчумани XXVIII ҲҚИШ

Аҳамияти ҷамъиятии ин ё он воқеаи сиёсӣ дар ҳамин аст, ки ба чӣ андоза вай дилу ҷони инсон ва фикру зикри ўро ба ҳаяҷон мөорад. Анчумани XXVIII ҲҚИШ (2—14 июли 1990) чун ҳодисаи таърихӣ-эпохавӣ дар ҳаёти партияю мамлакат маҳз чунин воқеаи инқилобиест, ки қувваҳои захиравии ҳама ва ҳар якero ба алоҳидагӣ ба ҳаракат наоварда намонд. Шаҳодати ин ҳама — рафту равиши демократию рӯшодбаёни анчуман ва қа-

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 117.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 117 — 118.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 220.

<sup>4</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 221.

рорхон қабулшудаест, ки тамоми чамъиятре ба андеша меангезад.

Дар ин анчумани давраи бозсозӣ, ошкорбаёнӣ ва демократия аввалин борроҳи ҳаракати соҳти чамъияти социализм дар зарфи 73 соли ҳокимияти советӣ аз пояи таълимоти эҷодкоронаи марксизм-ленинизм ҷиддӣ ва домангустар мухокима гардид, нахустин бор ходимони олии партияйӣ — аъзоёни Бюрон Сиёсӣ дар назди анчумани ҳизб бо ҳисбот баромад карданд, аввалин бор аст, ки вакилони анчуман ақидаҳои мухталифи ҳудро бебокона ва озодона изҳор намуданд. Нахустин бор дар ин анчуман эълон карда шуд, ки «дар шароити бисёр-партияйӣ ҲҚИШ ба мусобиқаи кушод ва ҳамкорӣ бо партияҳои дигар ва ҳаракатҳои конунӣ, аз он чумла дар интихобот ва фаъолияти парламентӣ омода аст»<sup>1</sup>.

КПСС — партияи соҳти социалистӣ ва пешомадҳои коммунистӣ мебошад, — навишта шудааст дар Устави нави КПСС. Тавсияи (формулаи) Маркс дар бобати он, ки тараққии озодонаи ҳар яке шароити инкишофи озодонаи ҳамагон аст — ҳатти асосии кори анчуман буд, ки таҷаддуди босуръати партияи коммунистии ленини ҳаракати сотсиализми раиятпарвару демократиро пеш гирифт.

Ба ин маънӣ анчуман ба мақсади ҳифзи марксизм-ленинизм ба ҳар гуна қаллобии соҳтакорони навбаромади таъриху фалсафа бо далелу бурҳони қотеъ зарба зада исрор намуд, ки адон накшашон бузурги бозсозӣ фақат дар қаринаи (контексти) таълимоти ин нобиғаҳо имконпазир мебошад. Илова бар ин дар Изҳороти барномавӣ ба анчуман, чунон ки дар бисёр ҳучҷату баромадҳои дигари давран бозсозӣ муфассал гӯфта мешавад, «мо зидди беасос рад кардани ҳамаи он ҷизе мебошем, ки ҳалқамон баъди Октябрь кардааст ва ҳар насли одамони шӯравиро, ки ғояи сотсиалистӣ ба онҳо илҳом мебахшад, қадр мекунем»<sup>2</sup>.

КПСС ба бозсозӣ шурӯъ карда, равшан фаҳмид, ки ягон дигаргунни сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бидуни революцияи заковат, бидуни таҷаддуди маънавӣ ва навсозии ғоявӣ ба маънои васеътарини ин калима имконнапазир аст.

Сотсиализми раиятпарвару демократӣ, — навишта шудааст дар Изҳороти асосии Анҷумани ҲҚИШ, — ба фаҳмиши мо чамъиятест, ки дар он:

— инсон мақсади пешрафти чамъият мебошад; барои ӯ шароити ҳаёт ва меҳнате, ки сазовори тамаддуни ҳозир бошад фароҳам оварда мешавад; дурин одам аз ҳокимияти сиёсӣ ва сарватҳои моддиию маънавии барбо кардааш бартараф карда

<sup>1</sup> Резолюциии Анҷумани ҲҚИШ Партияи Коммунистии Иттилоқи Советӣ. — «Тоҷикистони советӣ», 1990, 13 июль.

<sup>2</sup> Баром сотсиализми раиятпарвару демократӣ (Изҳороти асосии Анҷумани ҲҚИШ). — «Тоҷикистони советӣ», 1990, 18 июль.

шуда, иштироки фаъоли ў ба раванди (процесси) чамъиятӣ таъмин карда мешавад<sup>1</sup>.

Аз ҳамин дидгоҳ партия ба хулосае меояд, ки давлати хирадманд сарвати зехниу бадени худро бояд ҳамеша қадру эҳтиёт кунад ва барои раффи сабабҳои аз мамлакат рафтани олимон ва одамони боистеъдод ҳатман чораҳо бинад.

Аз ин фурӯдар хисботи сиёсии ҚМ ҲҚИШ ба анҷумани XXVIII доир ба мавқеи партия нисбат ба санъату адабиёт ба таври қатъӣ гуфта шудааст, ки «партия тарафдори тараққии озоди маданият, адабиёт ва санъат дар заминаи ҳамаи арзишҳои фаравони ҷаҳонию ватанист... Партия озодии эҷодиро эътироф карда, дар айни замон изҳор менамояд, ки мо зидди санъате мебошем, ки одамро ҳароб месозад ва қадрашро паст мезанад. Санъат набояд таҳти цензура қарор гирад, вале санъаткор бояд аз ҷиҳати маънавӣ дар назди ҳалқ ҷавобгар бошад»<sup>2</sup>.

Ин ҳама қарору нишондодҳои партия на танҳо ба адабиёти бадей, ба илми адабиёт — адабиётшиносӣ ва танқид низ чун як соҳаи санъат даҳл дошта, дастури фаъолияти ҳаррӯзai мунаққидону адабиётшиносон ва муаллимон мебошад. Адабиётшиносии советӣ, аз ҷумла адабиётшиносии тоҷик, ба таҷрибаи бузурги маданияти инсоният, ба ақидаю дониши мутафаккирони мунаvvarfikri ҳалқу миллатҳо такъя намуда, рӯ ба тараққӣ мепардозад.

## 6. ҲУСУСИЯТИ ИДЕОЛОГИИ САНЪАТУ АДАБИЁТ

### Адабиёт — шакли шуури чамъиятӣ

Боло қайд шуд, ки факат дар таълимоти Маркс, Энгельс ва Ленин оид ба эстетикаи материалистӣ ҳаматарафа бо далелу бурхон таҳлилу тасдиқ гардидааст, ки эҷодиёти бадей бо ҳаёти чамъиятӣ, бо муборизаи идеологӣ алоқаи мустаҳкам дорад.

Барои ҳамаи шаклҳои шуури чамъиятӣ — санъатҳон гунонӣ, сиёсат, илм ва панду андарз,— меомӯзад марксизм-ленинизм,— ду ҳусусияти хос ҳарактёрнок аст: аз як тараф, онҳо ҳамчун инъикоси ҳаёти чамъиятӣ воситаеанд, ки барои дарки воеқият хизмат мекунанд, аз тарафи дигар, кобилияти таъсири мутақобила (акси таъсир) ба ҳаёти чамъиятӣ доранд. Шурӯр, гуфтааст Ленин, на танҳо инъикос менамояд, инчунин бунёдкори олам аст. Ин ҳусусиятҳои асосии шуури чамъиятӣ, бо вучуди нисбатан мустакилии ҳар яки ин шаклҳо, ба соҳаи махсуси фаъолияти маънавӣ ба мисли санъату адабиёт низ даҳл доранд.

Пеш аз он ки ба вазифаи идеологии адабиёт гузарем, бояд

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>2</sup> Бо роҳи бозсозӣ пеш равем («Ҳисботи сиёсии Комитети Марказии ҲҚИШ ба Анҷумани XXVIII ҲҚИШ ва вазифаҳои партия»). «Тоҷикистони советӣ», 1990, 4 июль, саҳ. 3.

маъни ин таъбирро донем. **Идеология** ба маъни луғавиаш аз таркиби калимаҳои юнонӣ idea (тасаввур, мафхум) ва logos (сухан, илм) ташкил ёфтааст. **Идеология** ба маъни истилохиаш — чамъбости як системаи мафкураи сиёсӣ, маънавӣ, динӣ, бадеӣ ва фалсафӣ аст. **Идеология (мафкура)** — маҷмӯи фахмишҳоест, ки одамон дар ҳакқи чамъият ва табиат доранд. Ҳар як идеология инъикоскунандай шароитҳои ҳаётӣ моддии чамъият ва соҳти иқтисодии муайян буда, дар айни замон ба тараккиёти чамъият таъсир мегузорад.

Холо, дар айёми бозсозӣ, ки қувваҳои гуногуни чамъият сар бардошта, дар бораи идеология мухокимаҳои мухталиф ронда истодаанд, баъзеҳо масъалан «дeидеологизация» яъне «бендеологиро» ба миён мегузоранд. Бояд гуфт, ки олами инсоният дар таърихи тӯлонии худ чамоатеро намедонад, ки он бе мафкура ё ақидаи сиёсӣ, бе ҳифзи афкори чамъияти ҳаёт ба сар бурда бошад. Магар одамони чамъияти ибтидой, ки дар зиндагии ваҳшиёнаи худ дар ғору мағорҳонаҳои қадим рӯз мегузарониданду муборизаи онон факат бо талош барои ҳастӣ ва мавҷудият маҳдуд буд! Қасоне, ки имрӯз бемасъулиятона моро ба чамъияти бендея ва бендеология даъват мекунанд, соҳти сотсиалистии демократии моро ба ақиб, ҳарҷу марҷи давран пеш аз таъриҳи кашида, аз бесарусомониҳо истифода бурда, соҳиби мансабу давлат шуданианд. Мо аминем, ки худи ин шахсони маълумотдор ба ин афсонаи қаллобонаи сиёсӣ ҷидан боварӣ надоранд.

«Идеология, ки системан ғояю ақида ва сарватҳои иҷтимою маънавист ҳамчун мақсади асосии чамъият фаҳмида мешавад. Баҳри ҳамин сарватҳо мардум меҳнат мекунанд, садду монеаҳоро бартараф карда, маҳрумиҳоро паси сар менамоянд... Ҳарзагӯиҳо доир ба заарарнокии ҳар гуна идеология умуман, чун дар қадимулайём, факат пардан дудест, ки барои беэътиборкунни идеологияи муайян — идеологияи коммунистӣ хизмат ҳоҳад кард»<sup>1</sup>.

Идеология ду хел мешавад: 1. Идеологияи пешқадам (прогрессивӣ), ки боиси инкишофи революционии чамъият мегардад. 2. Идеология иртиҷоӣ (реакционӣ), ки вай ба пешравии чамъият ҳалал мерасонад. Мисоли идеологияи пешқадам идеологияи синфи коргар аст, ки таълимоти революционии марксизм-ленинизмро ба худ дастур медонад. Мисоли идеологияи иртиҷоӣ идеологияи феодалий ва буржуазӣ аст.

Идеология ба бунёди (базиси) иқтисодӣ такия дошта, дар айни ҳол ҳамчун барсоҳт (надстройка) ба инкишофи чамъият таъсир мегузорад. Идеяҳо ва назарияҳои нави чамъияти ба мурури замон дастраси омма гардида, ба қувваи ҷиддие мубаддал мебанд ва боиси пешравии чамъият мешаванд; онҳо мардумро ба сарнагунин қувваҳои ақибмондаю аз байн рафтасидан чамъият сафарбар ва ташкил менамоянд. Дар дунёи ҳо-

<sup>1</sup> Наталья Морозова. Идеология без мифов. «Правда», 1990, 30 июня.

зира ду идеологияи ба ҳам зид дар амаланд: идеологияи социалистӣ ва идеологияи иртиҷоӣ. Бар хилофи мафкураи иртиҷоии идеалистӣ идеологияи сотсиалистӣ — демократӣ ғояҳои сулҳу амният, илму эҷодкорӣ, меҳнати бунёдкорона, идеяҳои ватанпарварӣ ва интернатсионализми пролетарӣ, дӯстии ҳалқҳо ва ҳаёти демократии озод соҳтани чамъиятро мепарварад.

**Вазифаи идеологии адабиёт** Адабиёти бадей ҳамчун соҳаи идеология, ки категорияи барсохтӣ аст, ба монанди илмҳои фалсафа, таъриҳ, иқтисоди сиёсӣ, чамъиятшиносӣ ва ғайра барои тарбияи рӯҳияи одамон роли хеле муҳим мебозад. Адабиёти бадей ба воқеаҳои ҳаёти бетараф на буда, бо воситаи образ ғояеро ифода менамояд. Одам аз зиндагӣ таъсир гирифта, ҳамеша кӯшиш мекунад, ки дар навбати худ ба ҳаёт ва табиат таъсир расонад. Нависанда дар тасвири воқеаҳои мусбату манфии рӯзгор, дар тасвири инсон ва корукирдорӣ ўз нуктаи назари муайян майлу таваҷҷӯҳи худро ба як воқеа ва нафраташро ба воқеаи дигар изҳор мекунад. Ҳамин тавр нависанда дар асари бадей манфият ва шавку ҳаваси одамро тасвир карда, ба ин васила ба ирода ва ҳиссииёти ҳонанда таъсир мебахшад. Аз ин маълум мегардад, ки асари адабӣ ба мисли тамоми соҳаҳои идеология на танҳо ба инъикоси воқеяят, инчунин ба дигаргунсозиҳои ҳаёти чамъиятӣ қодир мебошад.

Ф. Энгельс дар яке аз мактубҳояш ба Маргарет Гаркнесс дар бораи эҷодиёти Бальзак<sup>1</sup> навишта буд, ки ўз романҳои Бальзак «ҳатто аз ҷиҳати тафсилоти масъалаҳои иқтисодӣ назар ба китобҳои ҳамаи таъриҳшиносон, иқтисодчиён ва статистикҳои мутахассиси ин давра, бисёртар дониш» ҳосил кардааст. Ин суханони Энгельс аҳамияти таълимию тарбиявни адабиётро ҳамчун ҳодисаи идеологӣ тасдиқ менамоянд.

В. Г. Белинский муборизи матини зидди ҳокимияти подшоҳии рус ва соҳти крепостнойдорӣ шинохта шудааст. Ў ба ҳар ҳодисаи гуворою ногувори замонаш фикру андешаҳои худро ошкоро изҳор мекард. Гоголь бо вуҷуди нависандай реалист ва ҳаҷвнависи бузург буданаш ба баъзе саҳву ҳатоҳо, роҳ дода буд. Ў дар китоби 2-юми «Чонҳон мурда» аз нуктаи назари дину шариат ба шоҳи оқилу адолатпарвар баъзе эътиқодмандиҳо изҳор кардааст. Белинский ин ғуна ҳатон авфопазири нависанда ва мавқеи нодурусти ўро дар мактуби машҳури ҳуд ба Гоголь саҳт танқид намудааст. Белинский ба Гоголь чун ба муаллифи «Муфаттиш» ва «Чонҳон мурда» (китоби яқӯми вай) барон он мадҳу садо гуфта буд, ки эътирози пурғазаби нависанда ба мукобили бедодгарии золимон бо афкори пешқадами ин давра наздик буд. Аммо дар айни ҳол мунакқиди бузург аз рӯн вичдони локаш бар зидди ақидаҳои нодурусти Гоголь, ки дар китоби дуюми «Чонҳон мур-

<sup>1</sup> Оноре де Бальзак (1799—1850) — нависандаи машҳури ҳақиқатнигори Франсия.

да» ифода ёфтааст, нашурида наметавонист. В. И. Ленин мактуби Белинский ва аҳамияти бузурги таърихин онро қайд карда навишта буд: «Мактуб ба Гоголь» ном асари машхури ў, ки фаъолияти адабии Белинскийро чамъбаст намудааст, яке аз бехтарин асарҳои матбуоти ғайрицензуравни демократие буд, ки то ҳанӯз дорон аҳамияти бузурги ҳақиқӣ мебошад»<sup>1</sup>.

В. И. Ленин дар масъалаи баҳо додани фаъолияти нависандагон сифати намоёну умдаи ҳар яки оноро муайян карда, баҳои умумии эҷодиёташонро талаб мекард. Муносибати худи Ленин барон муайян кардани арзиши эҷодиёти Герцен, Лев Толстой, Достоевский ва Горький ҷолиби диккат аст.

Романи Горький «Модар» асарест, ки дар он зиддиятҳои муайяни чамъияти ибтидои солҳои 1900, ҳаракати коргарӣ, фаъолияти революционӣ, амалиёти ҳукumatдорони подшоҳӣ ва гайра акс ёфтаанд. В. И. Ленин, К. Е. Ворошилов ва дигар революционерони пролетарӣ ба ин асари Горький баҳои аъло дода, дар сари вакт (дар соли 1907) ба вучуд омадани онро барон тарбияи насли наврас айни муддао донистаанд, аҳамияти таъсирбахши онро ба ҳаракати коргарон дар рӯзҳои задухурди бошиддати революционӣ таъкид намудаанд.

Романҳои С. Айнӣ «Доҳунда», «Гуломон», повесть ва «Ёддоштҳо»-и ў, манзума ва достонҳои А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, асарҳои М. Турсунзода «Қиссаи Ҳиндустон», «Ман аз шарки озод», «Садон Осиё», «Аз Ганг то Кремль», асарҳои М. Миршакар, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода, Ф. Муҳаммадиев, Боки Раҳимзода, Мӯъмин Қаноат, Лоик ва дигарон на факат дар мамлакати мо, балки инчунин берун аз он дар қатори эҷодиёти санъаткорони ҳамаи адабиётҳои миллии советӣ роли бузурги таълимию тарбиявӣ мебозанд. Ҳалқҳои мазлуми Шарки ҳориҷӣ аз осори қаламдастони тоҷику ўзбек, туркману кирғиз ва қазоқ таълим фирифта, ба он сарфаҳм мераванд, ки ин ҳалқҳо бо қадом роҳу усул бар зидди золимони худ мубориза саркарда, занчири асоратро гусистаанд ва ҳаёти нави саодатмандонан беистисмори худро ташкил намудаанд.

Инак, назарияи адабиёти советӣ давоми бехтарин анъанаҳои тафаккури эстетикии пешқадами ҷаҳон ва с. ИҶШС мебошад. Вай дар даврони соҳтмони нави сотсиализми раиятпарвару демократӣ вазифаҳои нав ба навро якҷоя бо эҷодиёти баден иҷро мекунад.

Назарияи адабиёти советӣ дар мубориза ба мӯкобили назарияҳои ба марксизм-ленинизм бегона обутоб ва инкишоф ёфтааст. Адабиётшиносони буржуазӣ таърихи адабиётро аз таърихи ҳаёти чамъияти берун мешуморанд. Онҳо назарияи «санъат барон санъат» ва «санъати соф»-ро пеш ронда, дайво мекунанд, ки адабиёт ҳамчун санъати нафис гӯё ба ҳаёти чамъияти, ба муборизаи синфҳо ва партњаҳо алоқа надорад. Адабиётшиносони буржуазӣ, маҳсусан советишиносони советино-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 255.

шинос (мутаассифона, ҳоло баъзе адабиётшиносони бепринципи мо низ) дар зарфи солҳои 70—80 «сохирати», яъне барҳам хўрдани умуман «йдеология»-ро эълон карда, дар бораи як навъ санъату адабиёти бендеяйӣ, бемаксаду бемаслак сухан меронанд. Ин гуна ақида ва назарияҳои бемасъулиятонаи чанобони буржуазӣ дар асл рӯҳи иртиҷои дошта, хонандай оммавиро ба афтодарӯҳӣ меоранд, vale ба манфиати синҳои истисморкунанда хизмат мекунанд.

В. И. Ленин дар мақолаи машҳури худ «Ташкилоти партияи ва адабиёти партияи» навиштааст: «Дар ҷамъият зиндагӣ карда истода, аз ҷамъият озод будан мумкин нест. Озод будани нависанда, рассом ва актрисаи буржуазӣ — вобастагии рӯйпӯшшудаи (ё риёкорона рӯйпӯшшаванди) онҳост ба соҳибони ҷуволи пул, ки худро ба ин соҳибон мефурӯшанд ва аз онҳо нафақа мегиранд.

Ва мо, сотсиалистон, ин риёкориро фош мекунем, вывескаҳои қалбакиро қанда мепартоем,— на барои он ки адабиёт ва санъати ғайрисинӣ ҳосил кунем (ин факат дар ҷамъияти социалистии бесинф мумкин мешавад), балки барои он ки ба адабиёте, ки риёкорона озод буда, vale дар амал бо буржуазия алоқаманд аст, адабиёtero муқобил гузорем, ки ҳақиқатан озод буда, бо пролетариат *rӯирост* алоқаманд бошад»<sup>1</sup>.

Адабиёти сермиллати советӣ, ки тараққии анъанаҳои революционии адабиёти пролетарӣ мебошад, таълимоти дохиёнаи Ленинро роҳнамон амалиёти худ дониста, ба манфиати ҳалқу Ватан пайваста хизмат мекунад. Адабиётшиносни советӣ дар мубориза бар зидди назарияҳои «чараёни ягона» (единий поток), «муғлақбаёнӣ» (абстракционизм), «зиддитаърихият» (антиисторизм), «шаклпарастӣ» (формализм), «объективизми буржуазӣ», «космополитизм» (ватанбезорӣ), «панэронизм» (эропарастӣ) ва «пантуркизм» (туркпарастӣ) пухта шуда ба камол расидааст.

Нависандагону санъаткорони советӣ *бар зилли маҳлулияти шаклпарастон* ва дунёбезорон, ки дар тасвиру баёни фикр ҳамеша түмтароқӣ, суханбозӣ ва сюжети душвори мочароҷӯёнаро пеш мегиранд, муборизаи беамон бурда, одамони советиро бо асарҳои турмазмуну баландгояи худ тарбия мекунанд. Мунакқидону олимони советӣ аз мавкеи таълимоти революционии марксистӣ-ленинӣ ҳар гуна ревизияҷӣ ва ҷараёнбозонро фош намуда, дар масъалаи мундариҷаи олии ҳаёти сотсиалистӣ, шакли адабии бадӣ ва санъату маҳорат асарҳои амики илмӣ ба вучуд оварда, моҳияти бузурги таърихии адабиёти советиро нишон медиҳанд. Намунаҳои шоистаи таҳқики ягонагии мазмуну шаклро ба мо бачуз В. И. Ленин ва ҳаммаслакони ў А. В. Луначарский, А. М. Горький, В. Воровский, С. Г. Шаумян, академикҳо М. Б. Храпченко, А. С. Бушмин, В. В.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 10, саҳ. 36.

Виноградов, Д. С. Лихачев, Е. Э. Бертельс, М. Ш. Шукров, донишмандон В. Р. Щербина, И. С. Брагинский ва дигар адабиётшиносони забардаст таълим додаанд ва медиҳанд.

**Фарки адабиёти бадей аз илм**

Адабиёти бадей ҳамчун идеология назар ба илм хусусиятхон ҳос дорад. Дар ҳолате, ки илм ҳақиқати хаётро ба тарики чамъастхон илмӣ ва бо далелҳои мантиқӣ чамъаст мекунад, чунон ки боло гуфта шуд, санъат ва адабиёт онро ба воситаи тасвири манзараю лавҳаҳои зиндани воқеяят, ба воситаи образҳон бадей ба таври конкрет нишон медиҳад. **Образ ҳамчун шакли даркунни ҳаёт ва инъикоси фикри санъаткор аломати фаркунанди санъат ва адабиёт мебошад.**

Донишмандон тасдиқ мекунанд, ки тафаккури инсон ду хел мешавад: тафаккури илмӣ ва тафаккури бадей-эҷодӣ. Фарки байни олиму санъаткор, ба қавли Н. А. Добролюбов, дар ҳамин, ки ҳисси қабули шоир ва дақиқназарии мушоҳидакории вай хеле тараккиёфта ва сайри ҳаёлоту тахайюли ў бойтар аст.

Адабиёти бадей ғояю эҳсосот, максадҳои иҷтимоию маънавӣ ва завқу ҳаваю узван ба ҳам мепайвандад. Вай сарчашмаест, ки дар яквакт ҳам ба назару ҳиссиёт, ҳам ба кору кирдор ва ҳам ба рафттору атвори инсон таъсир мегузорад. В. И. Ленин ба муносибати таҳлили романи Н. Г. Чернышевский «Чи бояд кард?» қайд намудааст, ки ин асар «дар тамоми умр кувваи оташфишонии» рӯҳӣ мебахшад, вай одамро ба ҳаяҷон оварда, дилу ҷони ўро гӯё «ҷуқур шудгор мекунад» ва водор менамояд, ки барномаи амалиёти худро мувофиқи идеалу пасоси мӯаллиф аз ҷони фикр карда барояд. В. И. Ленин ба романи Чернышевский баҳои баланд дода, гуфтааст, ки нависандаги на факат чӣ кор карданро ба хонанда меомӯзад, балки чӣ гуна буданро низ нишон медиҳад, талаботу завқи шуморо ба сӯи идеали эстетикии муйян бармеангезад.

Ин суханони В. И. Ленин доир ба романи Чернышевский дар айни замон вазифаи бузурги адабиёти бадеиро дар ташаккути рӯҳияи одами фаъоли чамъияти ва орзӯҳои некбинонаи ўтаъкид кардааст.

Зиндагӣ бо тамоми ҷузъу тафсилоташ ягона аст. Барон ба ҳулосаҳои комилу пухтаи зиндагӣ расидан, ҳам ақлу хиради олимона ва ҳам фантазияи бон баландпарвоз зарур аст. Белинский навиштааст: «Мегӯянд: барон илм ақл ва хуш лозим аст, барон эҷодиёти — фантазия ва фикр мекунанд, корро бо ин тамом ҳал карда бошанд, ки онро ба архив супорем ҳам мешавад. Магар барон санъат ақлу хуш лозим нест? Магар кори олим бе фантазия пеш меравад? Нодуруст! Ҳақиқат дар ин аст, ки дар санъат фантазия роли фаъолонатари дараҷаи аввалро мебозад, дар илм бошад, ин ролро ақлу хуш мебозад. Ахбатта, чунин асарҳон назм ҳам мешаванд, ки дар онҳо ғайр аз фантазияи зӯри дурраҳшон дигар чизе диди намешавад; аммо ин барон асарҳон бадей асло қондан умумӣ нест. Дар асар-

хой Шекспир кас намедонад, ки бештар ба чӣ ҳайрон шавад — ба фаровонии фантазияи эҷодӣ ё ба фаровонии ақли ҳамаро фарогиранда. Чунин навъҳои илм ҳастанд, ки онҳо на факат фантазияро талаб намекунаанд, балки ин қобилияти фантазия метавонист ба онҳо зарар биёварад; аммо инро дар ҳаққи илм умуман гуфтан мумкин нест<sup>1</sup>.

Чӣ навъ ки диде мешавад, мунаққиди бузург дар фаъолияти ҳам олиму ҳам санъаткор сифат ва хусусиятҳои умумиро му-шоҳида менамояд. Олим дар ҳолате ҷамъбастҳои илмӣ баро-варда метавонад, ки агар соҳиби фантазия низ бошад, ҳамчу-нин шоир дар сурате ба ҳулосаҳои умумие меояд, ки ба ғайр аз фантазия боз ба тафаккури ҷамъбасткунанда соҳиб бошад. Белинский фарқи усулҳои кори олиму шоирро таъкид карда, барои тасдики фикри болоиш менависад: «Санъат тасвири ҳастӣ, олами дубора тақороршуда ва гӯё дубора аз нав оғари-дашудае мебошад; оё вай як ҷизи ба сари ҳуд танҳо, аз ҳама таъсириҳои ба вай бегонаи ҳастӣ ҷудо буда метавонад? ...Шах-си шоир як ҷизи бе қайду шарте нест, ки алоҳида, берун аз ҳа-магуна таъсириҳои беруна меистода бошад. Шоир пеш аз ҳар ҷиз одам, баъд гражданини ҷарзамини ҳуд, фарзанди давро-ни ҳуд аст. Рӯҳи ҳалқ ва даврон ба вай аз дигарон диде дигархелтар таъсири карда наметавонад»<sup>2</sup>.

Доир ба таносуби шеъру илм дар афкори классикони фор-су тоҷик низ андешаҳои ғарнин вучуд доранд. Ҳанӯз Амир Ҳус-рав дар муқоисаи наэму илм мартаба ва фазилати илмро нис-бат бар наэм баландтар доништа буд. Вале дар масъалаи зуд рафта расидан ба ҳонанда ва эътирофи он шеърро тарҷеме (бар-тарӣ) дорад мегӯяд: «Пас шеърро агар бар илм рӯҷхон (авло) гӯям, тарки адаб бувад...» У дар ҷои дигар қайд мекунад, ки «...ҳикмат дар ин ҷо ба маънни илм аст, пас дар ин сурат шо-ир ба маънӣ олим бошад».

Амир Ҳусрав дар охир ба кувваи махсуси оламгири шеър, вале бе илм ба кор наомадани он боварӣ изҳор карда, эътико-дашро дар пайвастагии онон ин тарик баён кардааст: «Пас дар ин сурат шеър болотар аз ҳикмат (илм) бошад ва ҳикмат дар таҳи шеър доҳил бувад ва шоирро ҳаким (олим) тавон ҳонд, аммо ҳакимро шоир натавон набишт. Ва сеҳро аз баён мифармоянд на баёнро аз сеҳр. Пас шоирро соҳир та-вон гуфт ва соҳирро шоир натавон шумурд»<sup>3</sup>.

Ин гуна ақида дар Шамси Қайс низ бо тамоми эътиқодман-дӣ таъкид гардидааст. Барои исботи фикри ин донишмандон ва Белинский мисолҳои зиёдеро аз эҷодиёти нависандою шои-рони миллат ва замонҳои туногун ҷалб кардан мумкин аст.

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Назаре ба адабиёти руси соли 1847. Душанбе, 1949, саҳ. 44.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 44—45.

<sup>3</sup> Ба тафсилӣ ин афкор инг.: М. Бақоев. Ҳаёт ва эҷодиёти Ҳусрави Дех-лавӣ. Душанбе, 1975, саҳ. 246—247.

Мо дар ин чо бо номбар кардани бা�ъзеи асархон нависандагону олимонни мусори точик иктифо менамоем. Романи С. Айнӣ «Гуломон» ба таърихи зиндагии халқҳои Осиёи Миёна дар асархон XIX ва ибтидои асри XX, ба зиддияту муборизаҳо, ба бедории шуури синфи онҳо бахшида шудааст. Дар бораи ҳайт, тақдиру таърихи халқҳои тоҷику ўзбек ва умуман Осиёи Миёна аз асархон бисёр муарриҳон, аз ҷумла аз қитобҳои Б. Фағуров «Таърихи ҳалқи тоҷик», «Тоҷикон» ва аз «Таърихи РСС Тоҷикистон» ё асари ҷандҷилдаи «Таърихи ҳалқҳои Ўзбекистон» маълумот гирифтан мумкин аст.

Ин маъхазҳо як максаду як мазмунро ифода кардаанд. Ва-ле ҳар яки онҳо мувофиқи талаботи қонуни адабиёти бадей ва илми таърих бо аслиҳа ва воситаҳои ҳоси ҳуд ба ҳалли масъала кӯшидаанд. Агар дар қитоби таърих далелҳои мантиқӣ ва факту ракамҳо барои ҷамъбасти фикри олимон имконият фароҳам оварда бошанд, дар «Гуломон» одамони зинда ҳамчун образҳои бадей бо ҳаракату амалиёт, бо зуҳури шавқу шодӣ, ғаму андӯҳ ва талошу задухӯрдҳо — бо тамоми хислатҳои типи ва фардиашон хонандаро ба ҳулосаҳо меоваранд. Чунин мисолро дар романҳои Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» ва «Шӯроб», С. Улугзода «Восеъ», «Фирдавсӣ», дар асари сегонаи Ҷ. Икро-мӣ «Дӯхтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» ва «Таҳти вожгун» ва дигарон равшан мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳамин тавр, ба тарики ҷамъбасти гуфтан мумкин аст: илм ҳайётро омӯхта, ба одам дар интиҳоби роҳи дурусти зиндагии ўроҳнамой мекунад; санъату адабиёт, ҳулқу ҳӯ (характер), сифату хислати одамиро тарбия қарда, азму иродай ў ва кайфияту ҳаваси вайро дар роҳи амалу иҷрои идеалҳои олиаш ба ҳаракат меорад. Агар бо шарҳу тағисири Арасту ғӯем: вазифаи шоир — дар бобати он гуфтан аст, ки «доир ба имконпазирии воеае аз рӯи эҳтимолият ё зарурият чӣ ҳоҳад рӯй дод, вазифаи муарриҳ — дар бобати он гуфтан аст, ки дар ҳақиқат чӣ рӯй до-дааст. Бинобар ин назм,— менависад ў,— назар ба таърих фалсафитар ва ҷиддитар мебошад: назм ба қулл (умумият) даҳл мекунад, таърих — ба ваҳдат (ягонагӣ)».

Чӣ тавр мебинем, дар асархон илмию бадей барои инъико-си гузаштаю оянда гап дар сари усулу воситаҳои ифодаи мак-сад мебошад. Забон барои асархон илмӣ агар воситаи исботи фикр бошад, дар адабиёти бадей воситаи ба вуҷудорандаро образ аст. Аз ин рӯ талаб қарда мешавад, ки сухани бадеии нави-санда бояд ҳамеша возех ва зиё бошад. Нависанда бояд доимо кӯшиш кунад, ки ҳодисоти зиндагиро ба назари хонанда намоён соҳта, ба ҷисму ҷони ў таъсир бахшад. Чернышевский дар бораи тағовоти санъат ва илм гуфтааст: «Максади асосии асар-хон олимон... он аст, ки дар бораи ягон фаъ маълумотҳои са-ҳех дидад, ваде моҳияти асархон бадей он аст, ки ба тасав-вуроти хонанда таъсир бахшида, асолату начобати фикру ҳис-си дар бисоти ў бударо бедор намояд...».

**Фаркى адабиёти ба-** Адабиёти бадей аз дигар намудхон санъат дей аз дигар намудхон бо усул ва тарзу тарики эчоди образҳо хон санъат фарк дорад.

Ба мафхуми санъат гайр аз адабиёт, боз санъатҳон рассомӣ, ҳайкалтарошӣ (скульптура), меъморӣ (архитектура), мусикӣ, ромишгарӣ, театр ва умуман санъати саҳнавӣ (хореография) ва гайра дохил мешаванд. Ҳар кадоми онҳо дорон аслиха ва воситаи ифодан худ аст. Чунончи, воситаи асосии рассомӣ барои оғаридани расм мӯқалам ва рангу равған буда, дар ҳайкалтарошӣ корд, гаҷ, рег ва гайра; дар мусикӣ садою оҳанг, зарбу лаҳн, дар санъати саҳнавӣ ҳаракати дасту бадан (пантомима), имою ишораи (мимикаи) рӯй, чехра ва ҷашмону абру воситаҳон ифодакунандай мақсад мебошанд. Барои адабиёт забон воситаи асосӣ ва аслиҳаи якӯмдаравачии суханвар ба шумор меравад. Қаломи бадей худ аз худ не, балки ба воситаи эчоди образҳо ва манзараи муайяни зиндагӣ мақсади матлубро баён мекунад.

Суратгири (фотография), ки ҳар як объект ва предметро бе обуранг ва бе тобишу ҳоҳиши суратгири айнан ғаҳс мекунад, аз ҷумлаи санъат ва эҷодкорӣ ба шумор намеравад. Суратгири — пеша, хунар аст, на санъат.

Рассом ва ё ҳайкалтарош симо ва мӯҷассамаи одамонро дар расом ва ҳайкал оғарида, ба туфайли тасвири киёфа ва пайкари инсон, ҳолати вучуд ва ифодан руҳсораю ҷашмони вай вазъияти ботинии ўро ба андеша мегирад. Рассом, мусаввир бо килки мӯҷцизаосо, бо рангомезиҳон нақшин расми зебои ҳаётро мекашад ва манзараҳон дилфиреби табиатро ҷовидонӣ мегардонад. Рассомони моникалам бо шоҳасарҳон сеҳрангези худ дар тамоми замонҳо, дар тамоми ҷишишарҳо нақши абадзинда гузаштаанд. Вале на рассом ва на ҳайкалтарош бо ин ҳама хунармандӣ тамошобинро бевосита бо фикру ҳис ва олами ниҳону мураккаби персонаж шинос карда наметавонад. Онҳо тавассути намуди зоҳирин аёни бинандаро фақат то як андоза бо ҷаҳони ноаёни образ шинос менамоянд. Аммо шеър бар ҳилоғи маҳдудияти санъатҳон рассомию ҳайкалтароши тамоми эҳсоси эҳтироси одамиро комилан бо ҳамаи мураккабаш ба тасвир мегирад.

Мусикӣ аз бисёр ҳусус ба назм наздик аст, аммо он ҳам аз адабиёт фарк дорад. Мусикӣ монанди назм ба дилу ҷони шунавандаро роҳ ёфта, тобишҳон нозуки ҳиссиёту қайфияти одамро фаро гирад ҳам, вале забони мусикӣ онд ба вокеа ва рафтти ходисаҳони инъикосшавандаро тасаввуроти равшану пурра ба вучуд овэрда наметавонад. Ин вазифаро фақат қаломи бадей, сухани адабии тасвирӣ баҷо меоварад.

Дуруст аст, ки санъати қаломи бадей ба мисли рассомию ҳайкалтарошӣ, рапсу бозини саҳнавӣ образ ва ё вокеаи бо он вобастаро якбора ба назарни ҳонаҳда намоиш дода наметавонад ва ё мусикӣ барин фавраи таассусоти бевоситаи рӯҳӣ гузашта, чӣ навъ қи мегӯянд, «дилро якбора об қарда» наметавонад.

вонад. Вале каломи бадей ва сухани образнок хосияте дорад, ки маҳз бошарофати он ҳуқуки «точи санъат»-ро ноил гардидааст. **Образҳое**, ки бо сухан оғарида шудаанд, ҳам сифатҳои зоҳирину ҳам ботинӣ ва ҳам сифатҳои аёну ҳам асрори ниҳони одамро равшан нишон медиҳанд. Каломи бадеъ ва сухани образнок фикр ва таҳайюлоти хонандаро ба назари эътибор гирифта, одамро дар асари адабӣ бо тамоми такомулоти маънавӣ ва идеевиаш, бо муносибатҳои ҳартарафаи ў бо ҷамъияту табиат акс менамояд. Бедарак нест, ки Белинский гуфтааст: наэм унсурҳои ҷудогонаи ҳамаи намудҳои санъатро дар ҳуд ҷамъ овардааст. Аз ин маълум мешавад, ки агар ҳар як намуди санъат як ҷиҳат ва як тобиши эҳсосоти инсониро нишон дигад, адабиёти бадей ҳамаи тарафҳои хислату сифатҳон одамро намоён мегардонад.

## 7. МАЗМУН ВА ШАҚЛИ АДАБИЕТИ БАДЕЙ

**Мағҳуми мазмун ва шакл** Мазмун ва шакл дар адабиёти бадей чун дар шакл тамоми соҳаи санъат яке из қонунияти мухим ба шумор меравад. Мазмун ва шакл истилоҳи фалсафист, мувофиқи таълимоти материализми диалектикаи хосияти ҳар як ҳодисаи ҳаёт — табиат, ҷамъият ва шурури инсонӣ мебошад. Ҳар як предмети табиат дар баробари шаклу намуд мазмун дорад. Аз ҷумла набототро гирем. Даражтони босамар бо меваи ҳуд боиси зисту зиндагӣ ва саломатин одамон мешаванд, дараҷтони бебор ба ғайр аз соя афқандан ва салқинӣ мухайё кардан дар ҳавои гарм боз қайфият ва сиҳатӣ мебахшанд: онҳо одам ва умуман ҷисмҳои зиндаи рӯи заминро файзу ҳавои тоза (кислород) бахшида, ҳавои губорнок — гази туршиовар (углекислый газ)-ро фурӯ мебаранд ва монанди инҳо. Ҳамаи ин сифати дараҷтон мансуби мазмунни онҳост. Шаклашон бошад дар ҳар замон ва дар ҳар қитъа гуногун буда, ба мухиту шароити муайян мутобиқ ҷаст. Ҳайвонот низ шаклу мазмунни хосе дорад. Одам ҳамчун маҳсули олин табиат ин ҳусусиятҳои шаклу мазмунро равшантар ба ҳуд таҷассум кардааст.

Инак, мазмун — моҳияти ягон ҷисм ё предмет, асоси ягон воеа ё ҳодиса мебошад. Шакл — тарзу тарики ифодаи мазмун аст, ба иборан дигар, намуди зуҳуроти моҳият мебошад. Маркс шаклро ифодаи ҳаёти ботинии мазмун мешуморад.

**Мазмунни асарҳои адабӣ** Санъат ва адабиёт чун як ҳиссаи маданият ба категорияи фалсафии иҷтимоӣ дохил шуда, аз мазмун ва шакл иборатанд. Ҳаёти вожӣ, зиндагии ҷамъият ба мазмунни адабиёт далолат мекунанд. Шакл — воситаҳои тасвирию баёнианд, ки суханвар бо ёрии онҳо ин мазмуну идеи асари адабиро ифода мекунад. Вале, ҷунон ки В. И. Ленин нишон додааст, санъату адабиёт, назар ба дигар соҳаҳо, бештар ба вусъати фантазияю фикр ва шак-

лу мазмун эхтиёч доранд. Бинобар ин, ба қавли В. И. Ленин, осори бадей даъвои он надорад, ки вайро чун воқеяят эътироф намоянд. Санъату адабиёт худи ҳаёт набуда, балки инъикоси эчодии он аст. Аз ин рӯ мазмунни санъату адабиёт воқеяяtest, ки санъаткор, аз як тараф, аз мавқеи ҷаҳонбии таҷриба зиндагиаш дидо идрок кардааст ва аз тарафи дигар, мувофиқи хусусиятҳои жанрию намудии санъати баргузидааш, эҷодкорона акс намудааст.

В. Г. Белинский навиштааст, ки мазмунни санъати ҳақиқӣ чун «ҳуди воқеяят» беинтиҳост.

**Ягонагии мазмуну шакл дар асари бадей.**

Эстетикаи марксистӣ-ленинӣ алоқаи **узвии** шаклу мазмунро ба назар дошта, ончиро ба асос гирифтааст: шакли бадей, ки ифодаи мазмунни муайян аст, бинобар ин мазмуну шакл чӣ дар раванди эҷодӣ ва чӣ дар асари ҳатмёфта бо як-дигар пайвастаанд. Инак, ташаккули шакли бадей, интихоби воситаҳои баёни тасвирий ва тарзу шевай техникий ба хусусиятҳои материали зиндагӣ ва маънидоди идеявӣ-эстетикии ин материал, яъне ба мазмун тобеият доранд. Ҳар қадар ки тасвири ҳаёт амиқ ва ҳақиқатнигорона ба қалам омада бошад, шакли пайдокардаи санъаткор иниз мукаммал мешавад. Ипро дар эҷодиёти устод С. Айнӣ дидан душвор нест.

Мазмунни романи С. Айнӣ «Доҳунда» инъикоси эҷодии ҳаёти ҳалки тоҷик дар арафаи Революцияи Қабири Октябрь буда, дар он соҳту усули ҷамъияти синфиӣ, ҳуқмравони ситаму истисмор ва муборизаю талоши ҳалки меҳнаткаш барои озодӣ ба таҳлил омадааст. Ин мазмун ва идея ба воситаи характер ва ҳислатҳои ҷудогони намояндиҳони табакаҳои гуногуни ҷамъият, бо рафтору кирдор, урғу одат, забону услуби хоси онҳо ве ғайра тасвири ёфтааст, ки ин ба шакл тааллӯк дорад. Чунинанд «Ғуломон», повести «Марғи судхӯр», «Ҷудоштҳо» ва дигар асафҳои С. Айнӣ.

Мазмунни адабиёти бадей ба хусусияти синфиӣ соҳиб аст. Зеро ки вай ба шаҳсият ва дунёфаҳмии санъаткор алоқаманд мебошад. Мазмуне, ки дар фикру зикри нависанда ҷо гирифт, бо ғалбери ақлу идрои шаҳсӣ — субъективин ӯ бехта шуда, барои баёни ҳуд шакли муносиб металабад. Ин мазмунни зиндагӣ, сонӣ, дар асари адабӣ мувофиқи завқи прогрессивӣ ва ё ақидан иртиҷонӣ (реакционии) нависанда ҷараён меёбад. В. Белинский дар маколаҳои «Назаре ба адабиёти руси соли 1846», «Назаре ба адабиёти руси соли 1847», Н. Чернышевский дар маколааш «Оид ба садоқат дар танқид» икъдоми субъективии муаллифро дар оғаридан мазмунни эҷодиёти санъат гаштаву баргашта таъқид кардаанд.

Субъект—шахс дар асари бадей ҳуди санъаткор аст. Объект — иштиркчиёни асар ва воқеаҳои зиндагист. Ҷӣ қадар донишу малакан суханвар бой, васеу амиқ ва ҳарҷониба тараккиёфта бошад, ҳамон қадар асар ба ҳақиқат наҷдик ва моломони ақидадон фалсафӣ, инсондустӣ ва ҳалқият мебошад. Чунинанд

осори Шекспир, Гёте, Пушкин, Л. Толстой, Горький, Шолохов, Рұлакій, Чомій, Айній, Турсунзода, Айтматов, Фамзатов, Күгультинов ва дигарон. Безаволии эчодиёти ин санъаткорон на факт дар заковатмандиаш, инчунин дар таъсиру нуфузи онон ба ходисахои чамъияті мебошад. Асархой нағисандай бузург бо эътибори мазмуни худ доираи субъективии (шахсияти) муаллифро васеъ менамояд. Мурочиат ба ақидаҳои шахсии объективи Хофиз, Чомій, Л. Н. Толстой, О. Бальзак дар эчодиёташон исботи ин муддаост.

Мазмунни санъату адабиёти сотсиалисті бар хилофи мазмунни эстетикан буржуазі идеал ва мундарицаи эчодро на дар ғояхон илохі ва муқаддарот, балки дар ҳәёти реалии одамон, ки сарчашмаи ягонаи инъикоси бадеист, ҷустуҷу мекунад. Мазмунни адабиёти советӣ, ки бо ҷаҳонбинии санъаткор ягонагии узві дорад, идеяҳои пешқадам ва задухӯрдҳои революциониро барои бахту саодати ҳалқ ғифода мекунад. Шакле, ки ин мазмунни солимро акс менамояд, ба мундарицаи он комилан мувоғиқ омада, аз ҳам чудой надорад.

Ба ҳамин тарик, мазмунни асари адабӣ — ҳақиқати зиндагиест, ки тафаккуру эҳсосоти нависанда онро амиқ дарк намуда, мувоғиқи ҷаҳонфаҳмӣ ва идеалҳои чамъиятию эстетикиаш дар осори бадеъ инъикос мекунад.

**Объекти асосии тасвири адабиёти бадеъ.**

Санъату адабиёт ҳаётро ҳаматарафа нишон медиҳанд ва нишонаю аломатҳои рангини онро ошкор менамоянд. Дар асари адабӣ бисёр ҷиҳатҳои неку бади зиндагӣ ба ҳам муттаҳид гардида, чамъости бадеъ меёбанд. Назари нависанда иисбат ба ходисаҳои атрофи акноф тасодуфӣ нест. Зеро худи ҳаёт ва воеҳаҳои зиндагӣ дар асл дорои ҳамин гуна ҳосияте мебошанд. Мана ҳамин имтизоҷи (синтези) ё омезишу гудозинши тарафҳои гуногуни зиндагӣ ба санъаткор имконият мебидад, ки ў ҳаётро дар ягонагиаш нишон дихад.

Он нуқтае, ки тарафҳои гуногуни ҳаёт дар атрофи вай муттаҳид ва омехта тасвир мешаванд — инсон ва тамоми муносибатҳои мураккаби ў бо чамъият ва табиат мебошад. Маркс ҳама ҳосиятҳои бою ғани инсонро ба назар гирифта, ўро чун «мачмӯи муносибатҳои чамъиятӣ» баҳо додааст. Инсон, ки аз чамъият сабак гирифта, таъсиру тарбия меёбад, чун шахси ҳисскунанда, фикркунанда ва амалкунанда ҳамеша дар маркази тасвири осори адабин бадеъ меистад.

Наҳустин бор инсон дар санъату адабиёти Чин, Миср, Хинди қадим 4—5 ҳазор сол пеш ва дар адабиёти қадими форсу тоҷик сонитар ҳамчун объекти тасвир қарор ёфта буд. Дар адабиёти Юнони Қадим ва Рим ду ним ҳазор сол пеш, мувоғики тасдики В. Г. Белинский, инсон пурратар дар санъату адабиёт мавкеъ ишғол менамояд. Ҷангномаҳои бузурги Хомер — «Илиада» ва «Одиссея», асарҳои драмавию фочиавии Эсхил, Софокл ва Евріпид, мазҳакаҳои Аристофан шаҳодати

равшани ин иддао мебошанд. Одам, завки ў ва муборизан ў барон Ватан, шараф ва манфиатхон чамъиятиаш аз он замон сар карда ҳамчун обьекти беивази тасвири бадей қарор мегиранд.

Арасту ин хусусиятхон адабиётро ба тарики назарӣ тасдиқ намуда, дар асари худ «Назмшиносӣ» («Поэтика») қайд карда гуфтааст, ки предмети асосии тасвир на табиат, балки инсон мебошад. Дар адабиёти Осиён Миёна ҳам инсон зиёда аз Зҳазор сол пеш ҳамчун персонаж доҳил шудааст. Дар образҳои қаҳрамонон, пахлавонон ва пешвобёни хикояҳои афсонавӣ ва достонҳои қаҳрамонӣ муборизаи ҳакиқии одам бар зидди оғатҳои табии, азҳуд карданӣ оташ, оҳан, ром жарданӣ ҳайвонот, заминдорӣ ва ғайра нишон дода шудааст. Номҳои Шерак, Каюмарс, Гаршасп, Зол, Рустам, Зарина, Барзу, Исфандиёр, Сиёвуш, Ҷамshed, Фаридун, Захҳок, Кован Оҳангар ва дигарон аз муборизаҳои доимии байни ҳайру шарри (некию бадии) мардум хотирнишон мекунанд. Ба қавли К. Маркс, ҳалкҳои қадим дар мифология (асотир) ва достонҳои қаҳрамонӣ бори дигар таърихи гузаштаи ҳудро ҳаёлан аз сар мегузаронданд.

Барои Чернышевский ҳам ҳаёти инсон «ягона предмети асосӣ, ягона мазмуни назм» мебошад. М. Горький ин фикро тараккӣ дода ҳеле аниқ гуфтааст: **«Материали адабиёти бадей — инсон аст»**. Нависанда, мувоғики суханони Горький «бо маводу масолехи зинда, бо одамон» сару кор дорад. Ў таклиф кардааст, ки адабиётро «инсоншиносӣ» номанд. Аз ин ҷост, ки ба нависандай советӣ номи «инженери рӯҳи одамизод» баҳшида шудааст.

Роли инсон, қаҳрамон дар осори бадеъ ҷунун зудба аст, ки ҳангоми ном бурдани санъаткорон — Пушкин, Л. Толстой, Горький, Фирдавсӣ, Низомӣ, Ҷомӣ, Навоӣ, Айнӣ, Турсунзода, Икромӣ, F. Абдулло, Қаноат фавран образҳои эҷодкардан онон ба хотир мерасанд. Образҳои Татьяна, Ленский, Онегин, Борис Годунов бо номи эҷодкори онҳо — Пушкин саҳт алокаманд аст. Бо ном гирифтани Анна Каренина, Вронский, Катя Маслова, Андрей Болконский, Пьер Безухов, Левин ва дигарҳо симон нависандай барҷастаи рус Лев Толстой, бо номи Артамоновҳо, Клим Самгин, Власовҳо, Алёша ва дигар киёғаи А. М. Горький ё бо образҳои Одина, Ёдгор Сафар-гулом, Ятим, Мулло Амон ва ғайра симон устод Садриддин Айнӣ дар пешиназар намоён метардад. Номҳои персонажи зикршуда ва бисёр дигар бинобар он образ шинохта шудаэнд, ки муносибати мураккаби сиёсии иҷтимоӣ давраи муайянӣ таърихиро дар ҳуд таҷассум кардаанд.

Ин ҳама нишон мелиҳад, ки дар маркази эҷодиёти бадеъ омили инсонӣ, ҳислатҳои инсонӣ, манфиатҳон сиптиҳи одамон

менистад. Вале нависанда бо ҷаҳонбинию партиявияти эҷодиёташ дар оғариниши типҳои адабӣ роли муҳим мебозад.

Дар бораи адабиёт ва объекти асосии тасвири он нависандагони замонҳои мухталиф дар асоси таҷриба ва әқидаашон фикрҳои хуб гуфта, ба ҳулосаҳои гаронбаҳо омадаанд. Масалан, Бальзак адабиётро «таърихи дилу ҳисси инсон» донистаст. Л. Толстой навиштааст, ки ў барои худ «ҳаёти рӯҳие»-ро, ки дар лаҳзаҳои гуногуни зиндагиаш баён намудааст, асоси «фаъолияти нависандагӣ»-и худ медонад.

Инак, инсон барои санъаткор предмети асосиест, ки ў бо ёрин вай ҳаёти воқеиро пурра инъикос менамояд. Ба ибораи дигар, нависанда ҳамаи тарафҳои рӯзгор, ҳамаи мураккабии муносибатҳои ҷамъиятиро чӣ тавре ки онҳо дар зиндагии коикрети инсон зоҳир мегарданд, ҳамон тавр, аммо бо қонунҳои муайянни бадей-эстетикий нишон медиҳад.

Адабиёт ҳамеша дар қӯшиши он аст, ки одамро ҳарҷониба тасвир намояд: дар зиндагӣ, дар истеҳсолот, яъне дар ҳаёти шаҳсии ҷамъияти ва ғайра. Ҳамин лавҳаҳои ҷудогони ҳаёти инсон, ки дар асари адабӣ ба ҳам муттаҳид мешаванд, образном дорад. Нависанда бо воситаи образҳо рафттору кирдор, ҳолати рӯҳӣ (хурсандӣ, маъюсӣ, маҳзунӣ, ҳаяҷон) ва дигар лаҳзаҳои ҷудогони ҳаёти одамиро акс мекунад.

Бояд қайд кард, ки инсон на таҳо предмети тасвири санъату адабиёт аст. Яккатор илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятиносӣ монанди таъриҳ, психология<sup>1</sup>, этнография<sup>2</sup>, антропология<sup>3</sup> ва монанди инҳо низ бо омузиши инсон ва табииати ў кордор ҳастанд. Вале ҳусусиятҳои бадеии омузиши инсон аз тарзи омузиши илм, ҷунон ки боло ишора рафт, қатъиян фарқ дошта, ба инъикоси ҷиҳатҳои фардии ў даҳл дорад. Рӯҳия, дунёи зоҳирину ботинии одам ва амалиёту муносибатҳои мураккабӣ ў дар санъату адабиёт ба воситаи образ ва қаломи бадеъ баён мегардад. Дар ин бора дар боби «Образи бадеъ» васеътар муҳокими мераవад.

Ба ҳамин тарик, адабиёт, ки зиндагиро меомӯзонад, дар тасвири процесси ҳаёт ва инсон ба бисёр саволҳо ҷавоб мегӯяд ва ба таври аёни нишон медиҳад, ки қадом рафттори одам ҳубу қобили ибрат аст ва қадом рафттори ўаз талабу одоби ҷамъият берун аст.

**Табииат эстетикий, инсон ва адабиёт.** Адабиёти бадеъ ба мисли дигар ғамудҳои санъат ин вазифаи муҳимми ҳудро бо посдории комили қонуни эстетика (ҳусниёти) адо менамояд. Баденят ва шеъру шеърият аслан аз зеварии зебой оғарида шудаанд. Ҳусниёти олами атроф барангезандан ҳис-

<sup>1</sup> Психология — фанији рӯҳияшиносӣ, илми доир ба рӯҳияни инсон.

<sup>2</sup> Этнография — илмест, ки машҳат, урғу одати ҳалқҳо ва маданияти маддии манъавии омӯзро меомӯзад.

<sup>3</sup> Антропология — илмест, ки ҷиҳатҳои ҷисмонии инсонро таҳкиқ мекунад.

си зебоипарастӣ буда, дар тарбияи эстетики вазифаи мухим мебозанд. Маҳз дарки назокату нафосати табиат, одоби мӯшират ва дар ҳар фард шахсияти худро дид, поси эҳтирому икроми ўро бачо овардан боиси ташаккули сифату хислат ва вусъати чаҳонбинию дунёфаҳмин хонандай ҷавон ҳоҳад шуд. «Зебой,— навиштааст педагоги номӣ В. И. Сухомлинский,— ин маншай шодмониҳои мост. Одам аз он инсон шуд, ки вай осмони ниlobӣ, ситораҳои дураҳшон, шафаки рангини шомғоҳӣ, ҳарири тумани дашту талу теппаҳо, ранги гулобии пеш аз офтоббаро, руҳнамоии сабзахоро дар бари барфҳо, дар омадомади наврӯз, ҳамели турнаҳоро дар осмони кабуд, дураҳши ҷавохирсони донаҳои шабнамро аз аинвори офтоби пагоҳӣ, нағмаҳон эҳсосангези резаборонро дар олами баҳор, тӯдаҳон хаёлангези абрҳои сафедро дар домани уфукҳои кабуд диду назорат кард ва дар ҷону тани худ ҳусну зебоии онҳоро шадидан эҳсоскард ва ба тақлиду ҷазбаю таъсири ин ба оғаридани зебоӣ пардоҳт».

Ту ҳам,— мегӯяд Сухомлинский ба мактабиёну донишҷӯён,— зебоии табиатро назора бикун ва аз он баҳра бардор!

Вазифаи муқаддаси муаллимон ба мактабиён эҳсосу дарк кардани зебоиҳои олами атрофу акнофро талқину ташвиқ намудан ва ҳифзи онро ёд додан аст.

Дар ҳар замон инсони зебою ҷасур, бомаданият ва хушодоб бо қаҳрамониҳои беназираш дикқати аҳли ҷамъиятро ба худ қашидааст. Аз ин рӯ эҳсосоти зебоипарастӣ қарнҳост, ки бо номи инсон марбут мебошад. Ҳусниёт ва завқи бадей ба гузаштагони мо ҳам ҳос буд. Ёдгориҳои таърихии замонҳои мухталиф гувоҳи ин даъво шуда метавонанд. Чунонки Карл Маркс гуфтааст, одам оламро бо қонуни зебоӣ меофарад.

Зебоӣ ҷаҳони маънавии одамро оро медиҳад, ўро илҳом мебахшад ва рӯҳбаланд менамояд. Вале сарчашмаи зиндагии инсон ва ҳусни ў меҳнатаст, аз ин рӯ зебоиро кабл аз ҳама бояд дар меҳнат ҷустуҷӯ кард. Зебоӣ ба воситаи меҳнат аз ҳинҳонгоҳи олами табиат берун меояд ва мукаммал мегардад.

Шоири нависандагони номвари тоҷик С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, Ҷ. Икромӣ, Раҳим Ҷалил, С. Улугзода, Б. Раҳимзода, Ф. Муҳаммадиев, М. Қаноат ва дигарон дар осори худ ҳамеша фазилати маънавии инсон ва асосҳои зебоии ўро дар одамияти ва меҳнату ҷамъиятдӯстӣ дилаанд.

Дар ин бора шоири ҷанговари тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ дар шеъри «Такя бар корат кунӣ» хеле хуб гуфтааст:

Ту на он дилбар, ки фарҳӣ аз зеби руҳсарот кунӣ,  
Такя бар зебоии рӯи чу гулзорат кунӣ.  
Ту на аз он мӯҳрӯйӣ, ки пеши ошиҷон  
Ноз бар ширинии лаъзи шакарборат кунӣ.  
Аз таъмини дилбарон болотарӣ аз он, ки ту  
Нозу фарҳу такя бар дошшу корат кунӣ.

Ман фиди чашми ту, зеро ки мулкн хешро  
Посбонй бо нигоди чашми бедорат кунй..

Инсон ва маданияти маънавии ў, шароитҳои эиндагӣ, муҳити атрофаш, меҳнати шуурона ва қобилияти андешамандӣ ҳамчун маҷмӯи мураккаби ҳиссияти оли рафттору ташаккули ҳислатҳои гражданиро муайян месозанд. Арасту мегӯяд, ки одам бо панҷ ҳис ба олам меояд. Он чи ки табиат ба инсон якчанд ҳис ато карадааст, дар «Ахлоқи Носирӣ» низ қайд шудааст: **бо-сира** (биной, чашм), **сомеа** (шунидан), **шомма** (ҳисси бӯй), **зоика** (ҳисси маза, таъм) ва **ломиса** (эҳсоси дарки ҳарорат — гармӣ ё сардӣ, дард — беморӣ, навозиш ва ғайра). Классикони форсӯ тоҷик низ дар ин мавзӯъ, яъне **ҳавосси панҷгона**: шунидан, дидан, ҷашидан, бӯидан, судан ишораҳо доранд.

Бишнос, ки тавғики ту ин панҷ ҳавос аст,  
Ҳар панҷ ато з-эзид мар пиру ҷавонро.

Носири Ҳисрав

Бар танаш ин панҷ ҳисси зоҳиранд,  
Панчи дигар коргар андар саранд.

Абдураҳмони Чомӣ

Ин ҳиссияти ҷисмҳои зинда бо мурури замон пайваста бо тарзу тарни ҷиндагии инсон ва асосан бо тақозою талаботи ҳаёти коллективонаи ў тараққӣ мекунанд. Дар одами ҷамъияти, — мегӯяд К. Маркс, — қобилияти эҳсосоти эстетикий пайдо шуда, беш аз пеш инкишоф меёбад. Гӯшҳои ў мусиқиро қабул ва ҷашмонаш ҳусни шаклро идрок мекардагӣ мешаванд ва монанди инҳо. Ба замми ин одами дар коллектив тарбия-ёфта соҳиби сифатҳои мураккаб, монанди ишқу муҳаббат, рафоқат, ирода, кувван дастчамъӣ (коллективӣ) ва ғайра мегардад. К. Маркс ин сифатҳоро ба пайдониши **ҳисси шашуми** инсон мутааллик дониста, тадриҷан ба дарачаҳои аълои наи маданияту камолот расиданӣ онҳоро таъкид намудааст.

Ба ҳамин тарик, фаъолияти бадеии одам на танҳо то як андоза дар табиати фитрии вай аст, балки асосан дар ҳаёти ҷамъиятини ў решаш гирнфтааст. Эҳсосоти эстетикии инсон, ки факат баҳшини табиат нест, асосан натиҷаи ҳаёти дастчамъии одам дар дарачаи муайянни тараққиёти башарият мебошад.

**Адабиёт ва идеалистик** Ҳадиҷи Адабиётни бадей, ки ҳамчун як шакли шуури (армоми) санъаткор ҷамъияти таъриҳан ташаккул ёфтааст, ба максадҳон бузургу начиби инсонӣ ҳизмат ме-намояд. Чунон ки мо дар беҳтарин асарҳои классикии умуми-ҷаҳонӣ мебинем, нависандагон бо асарҳои худ вазифаҳои маҳсуси одамшиноси ва инсонпарвариро ҳал намудаанд. Одам, инсон дар адабиёт на факат мавзӯу объекти асосии таасvir аст, балки ягона максади он ҳам мебошад. Тарбияи ҳиссу фикри одами, ҳислат ва завқи бадеии ў қасди аслии санъаткорон ва сукунаварони ҳақиқист. Аз ин рӯ шавқу рағбати одами ба ҳис-

ну зебой, ки дар асарҳои санъат ифодан комил мёёбад, амалиёту кирдори бошуурааст, ки ба онҳо ғояю идеали инсон рохнамой мекунад.

Нависанда хаётро бо тозапардозӣ тасвир намуда, ҳамеша онро дар партави идеали худ инъикос мекунад. **Идеали санъаткор бояд ҳамеша хайрҳоӣ ва начибӣ бошад.** Зарур аст, ки ў ҳамчун шахси пешқадами замонаш ба фактҳои конкрети рӯзгор такя карда, бо тасаввуроти оламгираш ояндан дурахшон, ҳусни нави зиндагии пешояндро нишон дихад. Ў бо ин ҳам завки бадеи хонандагонро тарбия менамояд ва ҳам барои муборизан фаъолона дар роҳи чунин ҳаёт роҳ мекушояд.

Масалан, Чернышевский дар романи худ «Чӣ бояд кард?» муносирони худро ба муборизаҳои революционӣ даъват карда, чигунагии ҳаёти ояндаро дар фикру ғояи образҳои Вера Павловна ва Рахметов мӯътакидона нишон додааст. Горький дар асарҳои романтизиаш «Суруд дар васфи Шаҳбоз» ва «Суруд дар васфи Мурғи тӯғон» дар арафаи революцияи 1905 инқиlobчиёро ба «задухӯрдҳои саҳту бебок» бар зидди золимон даъват кардааст. Ин гуна таблиғотро Чехов ҳамчӯн мақсади бузург пиндошта туфтааст, ки хонанда ғайр аз тасвири ҳаёти имрӯза боз шираю шарбати зиндагонии фардоширо эҳсос намуда, аз он бояд лаззат барад.

Ақидаҳои даъват-ба ҳаёти неки оянда дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқӣ ва адабиёти классикии форсӯ тоҷик кам нестанд. Барои мисол, танҳо зикри афсонаҳои «Чамбули мастои», «Кишлоки тиллой» ва «Киссан кӯҳсор» кифоя аст. Ҳанӯз дар асри XI Ӯмарӣ Ҳайём орзӯи одамиро донир ба ояндан нек дар рӯбоҳояш ифода кардааст. Ҳофиз, бо вучуди истиблоди хонумонсӯзи асрҳои миёна ба дияҳои ноумедгашта умед баҳшида аз ояндан дурахшон дарааст:

Бигзарад ин рӯзгори талҳтар аз заҳр.  
Бори дигар рӯзгори чун шакар ояд...

ē:

Эй дил, сабур бошу махӯр ғам, ки оқибат  
Ин шом субҳ гардаду ин шаб сахар шавад.

Идеалҳои баробарӣ дар муҳокимаҳои социали-ҳаёлии Низомини Ганҷавӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ низ ҳувайдост.

Дар шароитҳои ҷамъияти синфиӣ то сотсиалистӣ ва ҳозираи капиталистӣ дар байни идеали ҳусну зебой ва воқеяияти реали зиддият мавҷуд буд ва ҳаст. Бинобар ин ҳусну зебой дар санъату адабиёт ҳама вакт инъикоси ҳаёти объективӣ, рӯзизми ни набуда, балки аксар инъикоси орзӯю омоли ҳалқ буд. Аммо да рӯҷамъияти демократии мо, зиддияти байни синфиҳо, истисмору истеъмор бартараф шудааст. Ҷунун ки дар яке аз сармақолаҳои «Правда» қайд гардидааст: ҳусну зебой ҳоссаи ҳаёт аст, vale ҳоссаи ҳаёти озоди ҳалқест, ки сотсиализми рангатпарвару демократӣ месозад.

Санъат ҳақиқат аст. Дар ҷое, ки ҳақиқат жест, санъат ҳам

нест, ё агар бошад ҳам, санъати қалбажист. Ҳар қадаре ки тасвири бадей ба мағхумҳо ва мақсаду кӯшишҳои одамони совети пурратар мусоиду мувоғик ояд, вай ҳамон қадар зеботар ва таъсирбахштар мешавад. Санъати ҳақиқӣ он аст, ки аз хиссёти бузургу фикрҳои бошукуҳ саршор аст.

Назариячиёни иртиҷои параст вазифаи санъату адабиётро ҳамчун «санъати маҳз» ва «соғ эстетикик» муайян карда, роли онро асосан дар лафзбозӣ ва дилхушӣ мебинанд. Бар акси адабиёти афтодарухонаи идеалистӣ ҷамъияти демократии озоди-парвари мо роли тарбияи эстетикиро дар соҳтмонии сотсиализм мебинад. Адабиёт ва санъат,— гуфта шудааст дар Программаи ҲҚИШ — бояд ба манфиати ҳалқ, ояндаи ӯ ҳизмат кунанд, барои миллионҳо нафар одамон сарчашмаи суруру илҳом гарданд, азму ирода, хиссёту тафаккури онҳоро ифода на-моянд, ба такомули идеевӣ ва хушаҳлоқии онҳо фаъолона кӯ-мак кунанд.

Ба ҳамин тарик, сифатҳои инсони ҳарҷониба мутараққӣ ва ҳаёти ҷамъиятии ӯ чун предмети асосии тасвири осори адабии бадей дорон аҳамияти маърифатдиҳӣ ва таълиму тарбиявианд.

**Вазифаи маърифат-бахши ва тарбиявии** Асаҳрои санъат танҳо дар натиҷаи майлу рафбахши ба тарбиявии бати одам нисбат ба ҳусну зебой эҷод на-адабиёт мебанд. Барои пайдоиши онҳо бисёр тала-боти дигар ҳам зарур аст. Ин талабот асосан ба ҳаётдонӣ ва оламу одамшиносии суханвар пайвастааст. Нависандагони клас-сик ва эҷодиёташон барои он ҳам завол надоранд, ки дар маърифатбахши баҳри беканоранд. Ҳонанда аз қитобҳои онон ҳам дар бораи таърихи ҳалқу қишвари муайян, ҳам расму оини онҳо, тафсилоти рафтору кирдор, маданияти меҳнату рӯзгуза-рониашон маълумоти ҷомил мегирад. Агар аз осори бадеии классикони ҷаҳон Вильямс Шекспир, Иоганн Гёте, Оноре де Бальзак, Виктор Ҳюго, Ромен Роллан, Луи Арагон, Эмиль Золя, Робиндрант Такур ва бъазе дигарон мо аз ҳаёту этникаи (маҳсусиятҳои маданияти миллии) ҳалқи мамлакатҳои Англияю Франсия, Америкаю Ҳиндустон дониш пайдо кунем, аз эҷодиёти Лев Толстой, Максим Горький, Михаил Шолохов ва дигар қаламдастони рус оид ба урғу одатҳои ҳалқи рус, аз эҷодиёти Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил ва Сотим Улугзода дар ҳусуси тарзи зисту зинда-гии ҳалқҳои сарзамини Тоҷикистону Ирон ва анъанаҳои қадимию ҳозираи сокинони Бuxорою Самарқанд, Помир, ноҳияҳои ҷанубу шимоли Тоҷикистон аҳбороти гарону нодир ёфтани мумкин аст.

Ҳамин тавр, сарватҳои маънавие, ки бузургон бо заковат-мандии фанқулодда ба вучуд овардаанд, дар натиҷаи мутоб-лану омӯҳтан боиси болгарни донишу фаҳмиши оммаи васеи ҳонандагон мегардад. Вале роли санъату адабиёт танҳо аз маърифатбахшӣ иборат набуда, тарбияи ақидаҳои сиёсии маъ-навии одамонро икъз дар рӯҳи идеалҳои пешкадами ҷамъиятий

мадди назар дорад. Адабиёт ин вазифаашро тавассутн тасвири образи бадей, тавассути тасвири хулку хўй неки одами адо менамояд. Суханвар бо таъсир гузоштан ба ҳисси зебонпрастин хонанда, ба интихоби роҳи дурусти зиндагии ўроҳнамой мекунад.

Вазифаи тарбиявни адабиёти бадей ҳанӯз аз замонҳои қадим маълум аст. Аз дами тегу шамшер ҳам гузаротар будани кувваи сухан дар адабиёти арабу ҳинду чин 3—4 ҳазор сол кабл аз ин маълум аст. Холо хеле дур нарафта ба як санади дуним ҳазор сол пеш муроҷиа менамоем. Дар Юнони қадим оид ба назми шоир Тиртей, ки аслан муаллим будааст, чунин ривоят вучуд дорад. Боре лашкарони спартаниҳо дар задухурд бо душман шикаст хурда ақиб мегарданд. Барон кувва ҷамъ карда аз нав ба ҳуҷум гузаштан лашкаркашон аз сарфармондех ёрӣ металабанд. Ба ҷои қушиниҳо, ки онҳо интизор буданд, ба сӯи лашкариёни афтодаруҳшуда танҳо шахсе меомад, ки бо як поящ мелангид. Ин шаҳс — шоир Тиртей<sup>1</sup> буд. Аскарони кӯфтаю ҳаста ва мондашуда ба ин ҳодиса бо назари ҳайрат менигаранд. Бидуни ҷашмдошт шоир бо хондани шеърҳон ҷанговарона ва сурудҳои ҷонгудозаш муборизонро ба дараҷае рӯҳбаланд карда тавонистааст, ки ҳар яки онҳо мисли шери жаён ба майдони корзор доҳил шуда, дар задухурди нобаробар ғалабаи куллӣ ба даст овардаанд.

Ба ин маънӣ, дар ин ҷо ривояти оид ба қасидаи устод Рӯдакӣ «Буи чуи мулиён...»-ро ёд овардан низ бамаврид аст. Низомии Арузии Самарақандӣ накл мекунад: дар як муддати оромии давлати сомониён, ки «чаҳон обод ва мулк бе ҳасм ва лашкар фармонбардор ва рузгор мусоид ва баҳт мувофиқ» омада буд, амир Наср бинни Аҳмад ба Ҳирот ҳаракат карда, қариб ҷаҳор сол дар, Бодғису Ҳирот бо гурӯҳи надиму дарбориёнаш иқомат мекунад. «...Донистанд, ки сари он дорад, ки ин тобистон низ он ҷо бошад». Аз ин ҳама саргардониву ломаконӣ атрофиёни ў малӯл гашта, орзӯи ҳонумон кардаанд. Вале сухани ҳеч кас ба амир таъсире нагузоштааст. «...пас сарони лашкару меҳтарони мулк,— менависад ў,— ба назди устод Абӯабдулло ар-Рӯдакӣ рафтанд ва аз нудамон подшоҳ ҳеч кас мұхташамтару мақбул-ул-қавлтар аз ў набуд, гуфтанд: — «Панҷ ҳазор динор туро ҳидмат кунем, агар санъате бикинӣ, ки подшоҳ аз ин ҳок ҳаракат кунад, ки дилҳон мо орзуи фарзанд ҳамебарад ва ҷоии мо аз иштиёки Бухоро ҳамебарайд».

Рӯдакӣ қабул кард, ки набзи амир бигрифта буд ва мизочи ў бишнохта. Донист, ки ба наср бо ў дар нагирал, рӯй ба назм овард ва қасидае бигуфт ва ба вакте ки амир сабӯҳӣ карда буд, даромад ва ба ҷои ҳеш бинишаст ва ҷун мутрибон фурӯ доштанд, ў ҷаңг бар гирифт ва дар пардан Ушизоқ ҷо қасида оғоз кард:

<sup>1</sup> Тиртей — шоир Юнони низоми дуюми асрӣ VIII пеш аз мизод.

«Бўй чўн мўлиён ояд ҳаме,  
Еди ёри меҳрубон ояд ҳаме...»

Натичаи таъсири ин асар ба амири якрав маълум аст. Вай бо шунидани шеър ҳамаро партофта, ҳатто бемӯзаю шалвор ба асп нишаста, роҳи Бухороро пеш мегирад<sup>1</sup>. Ин гувоҳи қувваи эъзози қаломи бадеъ аст, ки ҳатто дили одамони худписанду дилсаҳтро «мум» мегардонад.

Рассомони бузурги умумицаҳонӣ Мавлоно Мираки Нақош, Камолиддин Бехзод, Брамс, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Рембрандт, Суриков, Серов, Репин, Бенуа, Коровин, Врубель, Верещагин ва дигарон дар миниатюра ва портретҳои худ на факат ҳусни вақоҳату вучуди (пайкари) зоҳирӣ ва мазмуни одамиро тасвир кардаанд, балки бо мӯқалами нозуқадояшон мақсади олии инсонии худро низ ҳи он ба дилу рӯҳ ва дастони ҳунарманди онҳо роҳнамой мекард, ифода на-мудаанд.

Шоирни революционӣ В. Маяковский дар шеъри худ «Гуфтор бо фининспектор дар бораи назм» вазифаи омӯзгорӣ ва тарбиявии шеърро қайд карда, навишта буд:

Имрӯз ҳам  
кофияи шоир —  
Навозиши меҳрубонона аст,  
ҳам шиор,  
ҳам найза,  
ҳам тозиёна аст.

«Шоир,— гуфтааст ў,— раҳнамои ҳалқ ва дар айни замон, ҳизматгори ҳалқ аст». Ба қавли В. Маяковский, шоир ҳамеша аз олами башар карздор аст. Ў нисбат ба ҳамон он воқеаю ҳодисаҳое, ки ҳанӯз аз қалами ў натаровидааст, ҷоҷиб, вазифадор мебошад.

Роли санъату адабиёт дар даври соҳтмони сотсиализми раиятпарвару демократӣ, ки шуури миллионҳо оламиён дигаргунин ҷиддӣ дидо истодааст, боз ҳам меафзояд. Асарҳои беҳтарини шонру нависандагони советӣ Александр Фадеев, Николай Островский, Николай Тихонов, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Илья Эренбург, Никола Бажан, Аркадий Кулешов, Андрей Упит, Самад Вурғун ва Мирзо Иброҳимов, Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода, Бердӣ Карбобоев, Ғафур Ғулом, Ҳ. Юсуфӣ, Мусо Чалил ва дигарон дар давраи Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ солҳои 1941—1945 ҳамсафару ҳамрози ҷанговарони советӣ буданд. Асарҳои санъаткорони советӣ ба дили ҳонандагони худ ҷушу ҳурӯши зиндагӣ ва оташи баланди ватанпарварӣ афруҳта, онҳоро бо корнамоиҳои бемислу монанд илҳом мебахшиданд. Ин буд, ки ҷанговарони тоҷик дар баробари беҳтарини сатрҳои пурҳарорати назми В. Маяковский

<sup>1</sup> Ниг.: Дурданҳои наср (ҷидди якум). Намунаҳои насрӣ форсӯ тонҷиқ — асрҳои X — XIII. Душанбе, 1987, саҳ. 314—315.

ва Абулкосим Лохутй, дар камингоххон фронти ҳарбу зарб бо фашизми немис мисраъхон оташбори шонри чанговари точик Ҳабиб Юсуфиро замзама мекарданд:

Он на ман бошам амон бидхад ба душман мушти ман,  
Он на ман, к-ин дам фитам дар фикри кори дигаре,  
«Он на ман бошам, ки рӯзи чанг бинӣ пушти ман  
Он манам, к-андар миёни хоку ҳун бинни саре»<sup>1</sup>

Маркс, Энгельс ва Ленин дар асарҳои худ борҳо таъкид намудаанд, ки ҷамъияти коммунистӣ бо ояндан дураҳшонаш боиси ҳаматарафа тараққӣ ёфтани шаҳсияти инсон мешавад. Баъзе саҳву ҳатоҳое, ки дар замони маъмурию фармонфармой ва сукуту рукут аз тарафи баъзе роҳбарони мамлакатамон содир шуд, бешак, ислоҳшавандаанд. Ҷамъияти сотсиалистии демократӣ қодир аст барои нашъунамои истеъоддоҳо дар тамоми соҳаҳои фаъолияти одам шароитҳои реалий мухайё қунад. Таъриҳи ба қобилияту истеъоддоҳои беназиру сермаҳсули советӣ боз борҳо шигифту шефта ҳоҳад шуд.

Замони мо — замони қаҳрамонҳо мебошад. Дар мамлакати паҳновари мо соҳаи илму ҳунаре нест, ки қаҳрамонҳо на дошта бошад. Ин қаҳрамонҳоро ҳаман оммайи ҳалқ пеш меронад. Санъату адабиёти советӣ аз ҷонамони фарзандони содикиг мөхнатдӯсти ҳалқ ғизои рӯйи гирифта, дар асарҳои бадей ном ва кору амалиёти ононро ҷовидон мегардонанд. Ҳусни одамий, ҷунон ки боло қайд гардид, дар мөхнати ўст. Тасвири ташаббускории одамони мөҳнат, дар айни замон, ифодан ҳусну зебони одамист, ки адабиёти бадей бо ин сифатҳои некро дар рӯхи талаботи одоби умумииносонӣ тарбия менамояд.

«Одам,— мегӯяд Антон Чехов,— бояд аз ҳар ҷиҳат зебо бошад: ҳам бо руҳсораҳояш, ҳам бо сару танаш (либосаш), ҳам бо дилу рӯҳаш ва ҳам бо фикру зикраш». Зоҳирон ва ботинан дилкашу дилписанд будан ба маданияти баланди одам, ба соҳибаърифатии ў, ба сермутолиагӣ ва нисбат ба худ серталаб буданаш вобастааст. Одами даврони сотсиализм аз нуксу иллати замони гузашта озод буда, ҷисмая ва рӯҳан солиму такомулёфта, соҳиби аҳлоқу одоби покиза мебошад. Ин одами нави зебо аксар дар донишкадаҳои олий тарбия мегирад.

Вазифаи донишҷӯён ҳамчун мутахассисони ояндан соҳаҳои туногуни ҳочагии ҳалқ дар слёти умумиитифокии донишҷӯён ба тарнизи зайл муайян шуда буд: Ҳозир мутахассиси совети одамест, ки асосҳои таълимоти ҷаҳонро ба ҳубӣ аз бар кардааст, максадҳои сиёсюи иқтисодии мамлакатро равшан мегаҳмад, тайёрии ҳаматарафию илмию амалий дорад, ихтиносин ҳудро мукаммал медонад.

Мутахассиси советӣ имрӯз ташкилотчин мөҳирест, ки принципҳои ташкили илмии мөхнатро дар эмал татбиқ карда метавонад. Вай бо одамон кор карда, ба қадри таҷрибәи коллеj-

<sup>1</sup> Байти охирин аз Саъдист.

тив расида, ба фикри рафиконаш эътибор дода метавонад ва ба муваффакиятҳои ҳосилшуда аз нуқтаи назари танкидӣ баҳо мединад.

Мутахассиси хозира ин, албатта, одами дорон савиян баланди маданият, дониши мукаммал, умуман интелигенти ҳақикии чамъияти нави социалистӣ — демократӣ мебошад.

Барои аз китоб бо шавки том баҳравар шуда файз бардоштан, қабл аз ҳама, ба қадри меҳнати мураккаби олим, нависанда ва муаллим расидан лозим аст. Бехтарин нависандагони советӣ М. Шолохов, А. Фадеев, Н. Тихонов, И. Эренбург, Б. Полевой, М. Турсынзода, М. Миршакар, Юҳан Смуул, Расул Фамзатов, К. Симонов, Мустай Карим, Чингиз Айтматов, Мӯъмин Қаноат, Лоик ва баъзеи дигар муборизони фаъоли сулҳу амнияти ҳалқҳо буданд ва мебошанд ва ҳар яке боз дар сарн иҷрои як вазифаи бомасъулияти давлатӣ ва чамъиятие истода буд ва менистад. Меҳнати давлатию чамъиятии онҳо ба фаъолияти нависандагиашон маводу мавзӯъ медод ва медиҳад. Ин аст, ки асарҳои санъаткоронаи ин суханварон ба дили оммани васеи ҳонандагони умуми ҷаҳон роҳ ёфта, дар баробари хиссиёти сиёсии иҷтимоии онон инчунин завқи бадеишонро тарбия менамоянд.

Вазифаи адабиёти бадей дар ватани мо бағоят боифтиҳор аст. Нависанда ҳамчун «одамшинос» муаллими ҳақикии ҳаёт ва мураббии муллионҳо одамони оддӣ вазифаи хеле мӯҳимиро адо менамояд. Ҳизби Коммунистии Иттифоқи Шӯравӣ дар анҷумани ХХV ҳуд ба роли санъату адабиёти советӣ дар тарбияи хисси эстетикии чамъият баҳои олӣ дода гуфтааст: Ҳизмати нависандагон, санъаткорони мо дар он аст, ки онҳо хислату фазилатҳон бехтарини инсон — принципнокӣ, поквичдонӣ, эҳсоси амики ўро васф карда, дар айни замон принципҳои пойдори аҳлоқи умуминсониро ба асос мегиранд<sup>1</sup>. Роли адабиёт ва санъати советӣ дар ташаккули ҷаҳонбинии одамони советӣ, аҳлоқу кирдорҳои писандида ва маданияти маънавии онон дар анҷумани ХХVI Партия баҳои сазовор гирифт: «Дикқати рӯзафзуни чамъияти мо ба масъалаҳои аҳлоқу одоб дар санъати советӣ ҳам бетаъсир буда наметавонист. Муносибатҳои инсонӣ дар истехсолот ва машшат, олами мураккаби ботинии шахс, макоми вай дар сайёрлан ноороми мо — ҳамаи ин соҳан бекарори чустучӯи бадей мебошад»<sup>2</sup>.

Бехтарин асарҳои адабиёти реализми советӣ олами рӯҳии одамро бо образҳои бадене, ки ба қувваи аҳлоқу одоб молиқанд, бой мегардонанд. Ин асарҳо соҳиби қувваи пурғайрати революционӣ буда, ба одамон мадад мерасонанд, ки кавиирода ва поквичдон шаванд, ба ҳақиқату начобати идеяҳои нав ба нави демократӣ мӯътакид бошанд.

<sup>1</sup> Материалҳои съездӣ ХХV КПСС. Душанбе, 1976, саҳ. 87.

<sup>2</sup> Материалҳои съездӣ ХХVI КПСС. Душанбе, 1981, саҳ. 69.

Нависанда мувофики мавзўъ ва жанри адабии интихоб кардааш ва ё аз рӯи завки баденаш хама вакт ва дар ҳар маврид бевосита инсонро ишишон намедиҳад. Вале ў бо қадом образе ва образнокие сухан гўяд, қабл аз хама, инсонро мадди назар дорад.

Аксар дар асарҳои бадей (дар роману повесть, достону манзумахо) баробари ҳаракату амали персонажу образҳо тасвири манзараҳои табият, ашъё ва ҷизҳои гуногун вомехуранд. Онҳо барои равшантар муайян гардидани симони персонажҳои асар, рафттору кирдор ва завқу ҳавасашон хизмат мекунанд. Мисоли назарнамо асари Н. В. Гоголь «Чонҳои мурда» мебошад. Тасвири ашъё, асбоби ҳонаю дар ва сару тани Плюшкин ва Чичиков, Коробочка ва Манилов, Собакевич, Ноздрёв ва дигарон ҳислату рӯҳияни ин образҳоро бо тамоми тафсилоташ баён мекунад. Ин тарзи тасвир дар повести А. Чехов «Одам дар филоф» макоми қалон дорад. Повести С. Айни «Марги судхур» бо персонажи асосиаш Қорӣ-ишкамба, сару тан ва либосҳои ў мисоли болоиро пурра мекунад. Тасвири ашъё ва ҷиҳоз, ки ҳарактери образҳои мусбату манғӣ ва ҳолати рӯҳии онро аёни ишишон медиҳад, дар бобҳои ҷудогони повесту романҳои С. Айни «Одина», «Дохунда» ва «Ғуломон», дар «Шодӣ» ва романи сегонаи Ҷ. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Хатлон», романҳои Р. Ҷалил «Одамони ҷовид», «Шуроб», С. Улуғзода «Восеъ» ва «Фирдавсӣ», Ф. Муҳаммадиев «Палатан кунҷакӣ» ва дигар нависандагон диди мешавад. Ашъё ва ҷиҳозот ҷиҳатҳои миллӣ ва ҳусусиятҳои иҷтимоию таърихии асарҳоро низ таъмин менамоянд.

Баҷуз ин, дар эҷодиёти шоиру нависандагон мо бо асарҳои мустакилони онди манзараҳои табият ва ашъёҳон гуногуни зиндагӣ дучор меоем. Гоҳо шоир ҳолати рӯҳишишро дар шеър ба воситан тасвири офтобу абр, қӯҳу ҳомун, баҳру дарьё, фаслҳои сол, ҳайвонот ва гайра баён месозад. Ҷунҷончи: шеърҳои Пушкин «Кишлок», «Кавказ», Лермонтов «Қӯҳпора», «Қоқ» ва «Бодбон» аз ҳамини қабиланд.

Бодбоне сафед метобад  
Дар туман, дар миёни баҳри қабуд —  
Ҷӣ гузорида дар дӣрни худ?  
Қишивари дурро ҷӣ мекобад?  
Мевазад боду мавҷ мебозад,  
Тири он бо фишору нола равон,  
Ҳон, аҷаб ки на баҳт мискобад  
Ва на аз баҳт даргурезад он!  
Дар таги ўст мавҷи пурҷараён,  
Ва сараш меҳр нур мепошад —  
Вай дар исёну ҳоҳишаш бурун,  
Гӯй осомаш дар он бошад!

(тарҷ. Ҳ. Юсуф)

<sup>1</sup> Ҳабиб Юсуф. Бодбон — Сатрдиш штамом (китоби I). Душанбе, 1967, саҳ. 237.

Дар ин шеър, ки дар бораи бодбони сафеди танҳою зоре дар баҳри кабуд сухан меравад, зотан образи инсон ва лавҳаҳои ҳаёти ў дар замонҳои гузаштани бемуруват дар назар дошта шудааст. Образи бодбони ноором аз ҳолати тоқатфарсон ахли илму адаби замони шоир хабар медиҳад. Шахсони пешкадаму соҳибистеъдод ва фозилу донишманди соҳаҳои гуногун дар ибтидои асри XIX Россияи подшоҳӣ чун бодбони яккаву танҳо дар байнин обу оташ, боду тӯфони зиндагӣ дар ҳавфу ҳатар буданд. Вале онҳо дар ин вазъияти сиёсии номусоидроҳи дурусти муборизаро наёftа исёну буронеро (ки ишораест ба дигаргунни иҷтимоӣ) интизорӣ мекашиданд, ки дар соҳти мутлакияти истибдод тағйироте ба вуҷуд орад.

Дар ин ҷо Лермонтов як предмети муайян ва як ҳодисаи табиатро ба тасвир гирифта, ҳусусиятҳои давр ва зиддиятҳои замонашро фош менамояд. Тасвири предмет ва манзараи табиат дар зимн дар асар ба тасвири ҳаёти инсон мубаддал меғардад.

Ин гуна мисолҳо дар адабиёт бисёр мушоҳида мешаванд. Асарҳои Р. Фамзатов, К. Қулиев, Г. Абашидзе, С. Есенин, Н. Тихонов, А. Лохутӣ, М. Турсынзода, М. Миршакар, М. Қаноат оид ба куллаҳои осмонбӯси Қавказу Помир, дар бораи рӯди наҳрҳои шӯҳи табиат ба аклу ҳӯши ҳонандаги силсилаи афкор ба вуҷуд меоранд. Ҳанӯз Гораций (шоири Рим — асри I милиоди) гуфтааст, ки факат шоири нописанд боғу бӯстон, ҷаравёни баҳру дарьё, абр ва тирукамонро чудо аз инсон тасвир мекунад. Дар шеъри мансури Тургенев «Гунчишк», ки мусичаи муштипар фарзандашро бо қаҳрамонӣ аз саг раҳо додани мешавад, чӣ қадар ҳонандаро мутаассир мекунад. Дар Қиссаи «Муш ва гурбани» Убайди Зоконӣ ва «Баҳориёт»-и Сайидои Насафӣ ҷи қадар маъниҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ ниҳонанд.

Яке аз аввалин шеърҳои С. Айнӣ «Гули сурҳ» (1896) ном дорад. Вай ба иди баҳорон, иди «Наврӯз» баҳшида шудааст, аммо эҳсосот ва такдирни пурмушибати одами оддии давраи амири дар он ҳеле шуртасир аст. Манзумаи М. Турсынзода «Боги муаллак» ин иддаоро боз ҳам равшантар мегардонад.

Дидаам дар Бомбай боғи муаллак ҷун бихишт,  
Бо қалам тавсифи онро кай тавонад қас навишт,  
Боғ сабзу

Акси он рӯзу шабон дар об сабз,  
Дар даруни об гӯё шӯълан маҳтоб сабз...  
Рӯбаху окуву фил аз навдаҳо сабзидаанд,  
Чонворон дар баргҳо тасвири худро дидаанд...

Дидаам ду боғ ман,  
Ду гунбази сабзу қабуд,  
Дар баландӣ он якею  
вон дигар дар об буд...

Ин асар асосан тасвири табиатро дар бар кардааст. Аз рӯнжони ҳуд ба қабили шеърҳои «лирикан пейзажӣ» мансуб аст. Вале дар паси ҳар як мисри ин шеър инсон ба дида намоён аст.

Ин одам — тацассуми образи халки хунарманду хунарпеша ва табиатдўсти хинд мебошад. Шоир дар ин шеър на факат одами оддий хинд ва хислатхон ватанпарварию меҳнатдўстии ўро тавсиф ва тараннум мекунад, ў инчунин аз поян назари сиёсию иҷтимоӣ меҳмонони ноҳондан Гарбро, ки бо киштиҳон пур аз яроқ сарзаминни Хиндустанро поймол мекунанд, фош ва маҳкум менамояд.

Тасвири манзараи табиат (пейзаж) дар санъат ва адабиёт, аз як тараф, муносибати муайяни эҷодкорро ба инсон зоҳир намояд, аз тарафи дигар, нуқтан назари одамро нисбат ба табиат ва ҷамъият нишон медиҳад. Бесабаб нест, ки агар як манзараро якчанд рассом ё санъаткор тасвир намоянд, ҳар яке вайро ҳар ҳел маънидод мекунад. Зоро услуби мустакили онон дар сифатҳон хоси эҷодиашон зоҳир шуда, ба муносибати шахсии рассомон таъсир меѓузорад.

Чунин характеристирамзӣ-маҷозӣ дар бисёр ҳикояю масалҳои И. Крылов, Д. Бедный, С. Михалков, «Муш ва гурба»-и У. Зоконӣ, «Баҳористон»-и А. Ҷомӣ, «Баҳориёт»-и С. Насафӣ ва шеърҳои тамсилӣ А. Лоҳутӣ «Шамъ ва парвона», «Бозгашт ба ватан», «Боғбон» ва ғайра дида мешаванд. «Суруд дар васифи Мурғи тӯғон» ва «Суруд дар васфи Шаҳбоз»-и М. Горький, ки ба чунин жанру шакли адабӣ қаробат дорад, сифат ва хислатҳон одами мубориз ва қаҳрамонро зоҳир менамоянд.

Ба ҳамин тарик, одамон, фаъолияти онҳо, ҳисснёт ва тарзи тафаккур, мубориза ва муносибатҳояшон ба табиату ҷамъият дар маркази тасвири адабӣ менистад.

## 8. ШАКЛИ АДАБИЕТИ БАДЕЯ

**Мағҳуми шакл** Ҳангоме ки сухан дар бораи шакл мераవад, бояд ду намуди шакл дар санъату адабиёт фарқ карда шавад. Якум — шаклҳои доҳинли асарҳон бадей, яъне шаклҳон жанрӣ (дар эпос, лирика ва драма), ки дар ин ҳусус дар боби забону композиция ва ҷинсу намудҳон адабӣ сухан мераవад. Ба мағҳуми дигари шакл воситаҳои тасвири бадей ва баён, санъати сухан, образ ва тэрзу шева (приёмҳо) доҳил мешаванд, ки мазмуни осори бадеъро дар мукояса бо ҳаёт ифода менамоянд.

Яке аз қонунҳон мухиттарини эҷодиёти бадей, шарту шароити зарури бадеяни осори санъат — алокан узвии шакли асари бадей бо мазмуни он мебошад. Дар ин ҳолат шакл ба таври моддӣ (аёни) намудор кардани идея ва ҳисснётни одам мебошад. Таассурот ва тафаккури одами ҷамъиятиро ҳамеша мухити иҷтимоӣ муайян мекунад. Ин мухиту шароитҳои иҷтимоӣ ва таассуроти одами ҷамъиятий ба воситан образҳои бадей ва баёни образноки мақсад ба ҷаст оварда мешавад. Суҳани адабии сераигу равған, ифодан бадеин мақсаду ишт, албатта, аз тараи гуфтори ишт ё олим ва аз сухани гуфтутӯни

одамон ба юуллй фарқ дорад. Дар адабиёт ба воситаи образу образнокин дақиқ ва бадеяти фикр одамон зинда, дар ҳаракату амалиёт нишон дода мешаванд. Агар олим, чунон ки боло зикр ёфт, дар бораи воеаҳои таърихи ва одамон фикрашро бевоситаи нақл кунад, санъаткор фикру зикрашро тавассути образҳои мусбату манғӣ, мусоҳибаю мубоҳиса ва бо таъбирҳои пуробу ранг мефаҳмонад. Бинобар ин образ ҳамчун василан ба амалорандан идеи сиёсию иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинии нависандар дар асари бадей роли ҳам шакл ва ҳам мазмунро мебозад.

Истиқлолияти роли шаклу мазмунро дар пайвастагии онон эътироф карда, бояд гуфт, ҳар қадар ки норасони шаклӣ ба мазмун таъсир накарда намемонад, мазмунни ношииста низ қимати шакли зеборо мешӯканад. Дар ҳақиқат, мазмунни баланду шакли зебо ҳусни асарро як бар чанд меафзояд. Аҳмади Дониш суханро чун яке аз воситаҳои асосии шакли осори бадей дониста, дар ин боб гуфтааст: «Сухан қолиби маънист, то лафз зебо набошад, маъни зебо нашавад».

Ба ҳам оmezиш ёфтани истеъдоду дониш ва таҷрибаю малякан суханвар боиси саршории қалби пурҷӯши вай ва хуруши ишқу муҳаббати ў шуда, ба эҷоди асарҳои шаклан дилпизсанӣ ва мазмунан баланд имконият фароҳам меоваранд.

Барон аниқ фаҳмидани шакли санъат дастав-Хоссагии шакли маз-вал чӣ будани худи мазмуни онро бояд ду-мунни асари бадей руст фаҳмид. Дар ин ҷо гап дар сари саҳех дарк карданни объекти ҳаётист, ки санъат акси он аст. Аз он ҷо ки илм ҳаётро дар мағҳумҳо ва тасвияҳо (формулаҳо) меомӯзад, санъат онро дар образҳо инъикос менамояд. Чунонки боло қайд шуд, шакли баён ва ифодани максад нисбат ба объекти омӯзиш дар ҳар ду гуногун аст.

Таълимоти марксистӣ-ленини қайҳо ба ҳалли ин муаммо кӯшида, таъқид кардааст, ки «дар олами шайъ инсон ҳудро на факат дар тафаккур, балки бо *тамоми* эҳсосоташ тасдиқ менамояд». Дар тафсири ин фикр К. Маркс нишон додааст, ки «ҳисснёти одамӣ, инсонпарварии эҳсосот,— факат ба шарофати мавҷудияти моёя мазмунни муайян, ба туфайли табииати мушаҳҳас падидор мегардад»<sup>1</sup>.

Таъбири «табииати мушаҳҳас» аз табииати оддӣ ҷои фарқ дорад? Тафриқи онҳо — дар гардиш, дар объекти маърифат аст, чун решан фарқияти илм аз санъат. Табииат илм таврест, ки ҳаст, яъне табииат чун ҳодисаи объективӣ. Санъат бошад, дрон табииати ташхисонида шудаест, яъне реалиятест, ки тавассути муносибати инсон баён гардидааст. Агар илм худи ашёро ба тадқик гирад, аммо санъат нисбати одамро ба табииат тадқик мепазираад.

Инак, «табииати мушаҳҳас» ҳамчун предмети санъат ягона-гини субъекту объектро нишон медиҳад. Бинобар ин образи ба-

<sup>1</sup> К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 42, стр. 121—122.

дей вахдати диалектикаин маънавию моддӣ, индивидуалию ти-  
пӣ, субъективио объективи буда, ягонагии оламу одамро ба  
тасвир мегирад. Чунин мазмуну мундариҷа шакли ҳоссаи иброз-  
ро металабад. Аз ин рӯ бе донистани забони шакли бадей, қа-  
ламдаст дар эҳоди асари бадей сусту бемадор мебошад. Чу-  
нин холат ӯро ба сӯи шаклпариастӣ кашид, маъною мазмунни  
асарро ба роҳи дурӯғу муҳобот мебарад. Зарур аст, бо омӯзи-  
ши амиқу аники санадҳо ва ба даст овардани сухансанҷӣ, та-  
вассути забони санъат ягонагии шаклу мазмунро комилан бояд  
риоя кард. Дар акси ҳол қисматҳон соҳту устухонбандии аса-  
ри бадей низ аз ҳам чудо мегарданд.

**Ягонагии шаклу маз-  
мун** Аз ҳам чудо фахмидани шаклу мазмун ха-  
рактери назарӣ дорад. Амалан шаклу маз-  
мун чун гӯшту пуст ба ҳам пайвастаанд. Пай-  
вастагӣ ва ягонагии мазмуну шакли асари бадей маънои мусо-  
вияти мутлақият надорад, балки ба дараҷаи муайян мувофи-  
катии онхоро таъқид менамояд. Маркс мегӯяд, ки мазмун бе  
шакл намешавад ва шакл — шакли мазмун аст. Яъне вобас-  
тагии шаклу мазмун бо якдигар характери диалектикаин дорад.  
Дар ҳакикат, мазмун бе шакл бо тамоми мукаммалий вучуд  
дошта наметавонад; шакл бошад дар ҳолате маъно ва аҳамият  
пайдо мекунад, ки ба зуҳуроти мазмун хизмат кунад. Ин си-  
фати онхоро фактат таҳлили идеяӣ-эстетики исбот менамояд.

Мазмун ва шакл — ду ҳусусияти зубдан ҳар як асари ба-  
денист. Мазмунни асари адабӣ фактат аз маъниди завқу рӯҳияи  
нисон ва воеаҳон зиндагӣ иборат нест, вай инчунин муноси-  
бати нависандаро ба материали тасвир ба эътибор мегирад.  
Масалан, барои фахмидани мазмуну моҳияти повести С. Айнӣ  
«Марги судхӯр», мо бояд даставвал сифат ва хислатҳон пер-  
сонажҳои ин асарро фахмем, муносибатҳои ҷамъияти ва са-  
бабҳои задуҳӯрди байни капиталу меҳнатро идрок намоем. Дар  
айни замон бо воситаи санъатҳои ҳаҷви байдన ва ҳаҷ-  
ви ҳол, ки дар асар устодона қор фармуда шудааст, муноси-  
бати худи Айниро нисбат ба ҷаврони амирӣ, нафрату адовати  
ӯро ба Корӣ-Ишқамбаҳо ва меҳру муҳаббати нависандаро ба  
аҳли меҳнат комилан қабул менамоем.

В. Г. Белинский донор ба шаклу мазмун гӯфтааст: «Вакто  
ки шакл ифодакунандан мазмун аст, вай бо мазмун он чунин  
пайваста мегардад, ки аз он чудо кардани шакл маънои бар-  
ҳам додани мазмунро дорад, ва барьакс: мазмунро аз шакл  
чудо кардан маънои маҳв кардани шаклро дорад». Ба ибораи  
дигар гӯем, сурат гирифтани шакли бадей, яъне нитихони во-  
ситаҳои буррою фасехи пурмаъни тасвирӣ ва тарзу услуби  
мувофиқи техникӣ бо ҳусусиятҳои маводи ҳаётӣ, ки асоси аса-  
ри санъат аст, бо дарки характери идеяӣ-эстетикии ин мавод,  
яъне бо мазмунни асар зич вобастагӣ дорад.

Дар санъат ва адабиёти реалистӣ шакли образҳои бадей  
ҳарғиз бе мазмун вучуд дошта наметавонад, зеро ки дар эҳо-

диёти нависандагони хақиқатнигор хамеша шакл соҳиби мазмун аст. Чӣ қадаре, ки шакл баланд ва оли бошад ҳам, бе мазмун қимат ва арзанда нест. Ҳонандаро пеш аз ҳусни шакл аввал мазмуну мундариҷаи ҳақиқати зиндагӣ ба ҳуд ҷалб менамояд. Факат мазмуни баланду ғани шакли серобу рангро дар асари бадей ба вуҷуд оварда, воситаҳои тасвири бадени муносиб, соҳти ягонай он ва тарзҳои баёни комилу табииро таъмин месозад. Дар адабиёти пешазреволюционии форсу тоҷик шаклпарастон ва лафзбозон кам набуданд. Вале классикиони адабиёт ҳамеша мазмун ва ғояи пешқадамеро, ки барои ҷамъияти инсонӣ муфид аст, парваридаанд. Ҷомӣ ба ин маъни пайвастагии лафзу маъниро қудрати бузурги асари бадей дониста, таъкид кардааст:

Гар бувад лафзу маъниш бо ҳам,  
Ин дақиқу латифу он маҳкам,  
Сити<sup>1</sup> ўроҳи осмон гирад,  
Номи шоир ҳама ҷаҳон гирад.  
Вар бувад аз табииати торик,  
Маъни ўқасифу<sup>2</sup> лафз ракик<sup>3</sup>.  
Наравад аз бурути ў боло,  
Пеши ришаҷ бимонад он «коло!»<sup>4</sup>.

Дар тӯли қарнҳо достони Фирдавсӣ «Шоҳнома» барои он ба дилҳо писанд омада, бо эҳтирому икrom ёдоварӣ мешавад, ки шакли мукаммали бадени вай ба моҳияти амиқаш пурра мувофиқат дорад. Забони фасеху малехи соғи форсӣ-тоҷикий, воситаҳои тасвирии пуробу ранг, низори адабии санъаткорона, мақсади наҷибонаи озодиҳоҳӣ, инсондӯстӣ ва ватанпарварӣ бо вазни мутакориб, ки бо он достонҳои қаҳрамонӣ сароида мешаванд, барои фахмидан ва идроқи мазмуни бузурги ин асари безавол ёри мерасонанд. Маҳз риояи таносубу мусоидати шаклу мазмун боиси ҷовидонии асари бадей ҳоҳад гардид. «Шоҳнома» аз ҳамин қабил шоҳасарҳост.

Дар ҳудуди ҳар як давраи таърихи шаклҳои нави адабӣ пайдо шуда, ба як системаи устувор ташкил меёбанд. Ҷунин аст шаклҳои нави адабиёти пролетарӣ-революционие, ки Горький, Серафимович, Демъян Бедный ва дигарон дар арафаи Революсияи Октябрь ба вуҷуд оварда буданд. Ба мурури замон, шаклҳои санъату адабиёт ба муносибати пешравӣ ва таҳаввулоти мазмуни ҷамъияти даврон тағйирот дида, барои инъикоси ҳамин мазмун, ки предмети асосии тасвири бадеист, мувофиқат мечӯянд. Масалан, дар давраҳои минбаъдан соҳтмоҳи сотсиалистӣ дар мамлакати мо, дар ғолҳои Революсияи Октябрь ва баъди он, на ин ки шаклҳои нави мавҷудан санъату адабиёт дигар шуданд, инчунин боиси пайдоиши шаклҳои

<sup>1</sup> Сиги — овозам, эмкери ҳайрӣ...

<sup>2</sup> Қасиф — иққис, новоз.

<sup>3</sup> Ракик — суст, замф.

<sup>4</sup> Қадо — бор, мод, матъ.

тозатарини ашъори В. В. Маяковский ва пайравони ў баринҳо гардианд. Оҳанги назми революционии В. Маяковский ба талаботи замон шиддати эҳтиросу эҳсосоти чанговарона оварда, бо кувваи муассири ташвиқотию тарғиботиаш, бо вазну зарби лангдарораш ва таксими мисраъҳо рӯҳи муборизан тезутунди халкро бар зидди душманони соҳти советӣ ифода карда тавонист.

Ленин ахамияти мухимми революцияи сотсиалистиро ба рон нашъунамон сарватҳои маънавии чамъият қайд намуда гуфтааст, ки «дар заминай ин бояд санъати бузурги коммунистии ҳакикатан наве сабзида расад, ки ба мазмуни худ шакли мувофиқро падид орад».

Назми бон миллии советӣ анъанаҳои хуби эҷодиёти Маяковскийро қабул карда, сонӣ мувофики мазмуни замону анъанай худ ҷарайн кард. Услубу шакли эҷодиёти М. Шолоҳов, Л. Леонов, Э. Межелайтис, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Комил Яшен, Чингиз Айтматов, М. Турсунзода, Мӯмин Қаноат, Лоик, Кутбӣ Киром, Гулназар, Аскар Ҳаким ва дигарон махз мундариҷан замони худро баён мекунанд. Дар адабиёти тоҷик, тарзу тарики образэҷодкунии М. Турсунзода, М. Миршакар, Б. Раҳимзода, А. Дехотӣ, сухани бадей ва шаклу намудҳои ашъори онон аз услуби шоирони қалонсол — устодон С. Айнӣ, А. Лоҳути, Пайрав Сулаймонӣ, Аҳмадҷон Ҳамдӣ ва Зуфарҳон Чавҳарӣ хеле фарқ дорад. Чавонон бошанд, аз Убайд Раҷаб, С. Ҳалимшо, Ҷонгорӣ, Гулруҳсод ва Мастан Шералиев сар карда то Қамол Насрулло ва Зиё Абдулло бо шакли эҷодиёташон, яъне бо соҳту оҳанг, бо таъбиророни қалимасозиҳо ва санъати бадени осори худ моҳияти ҳаётӣ муовисири моро бо созгорин шаклу мазмуни хосса акс менамоянд.

**Имтиёзи мазмун бар шакл** Мазмун ифодаи идея ва ҷаҳонбинии санъаткор буда, бар шакл ҳоким ва омир аст. Шаклу мазмун пайвастагии узвӣ дошта бошанд ҳам, vale асл мазмун аст. Мазмун муайянкунандан ягонағини ин ҳарду мебошад. Мазмун аввал пайдо шуда, сонӣ, ба рони худ шакл ва сурат мегирад. Дар асари адабиёт ҳам мазмун аввал ба дилу фикри нависандо роҳ ёфта, сонӣ ба ҳуд шакли мувофиқ мечуял, то ки ба воситан он ҳонанда мазмунро амиқтар дар ҳамаёд. Имтиёзи мазмун ҳамеша аз мухимни заруриаш ба рони чамъият сар мезанад.

Раванди эҷодиёти бадей умуман процессе аст, ки аз бадалшавии мазмуни зиндагӣ ба намуди бадей иборат мебошад. Ҳаётки дар адабиёти балеъ ба шакли азnav инъикосшуда зуҳурот мекунанд, бинобар ин мазмун ахамияти муайянкунандагӣ дорад. Бехтарин асарҳои классикони ҷаҳон Генрик Ибсен, Мигель Серванте, Л. Н. Толстой, Анатоль Франс, Амири Барбюс, М. Горький, А. Толстой ва дигарон ҳамин тавр эҷод гардианд. Мазмуни силсилан шеърҳои М. Турсунзода «Киссан Ҳиндустан» аз тасвири ҳаётӣ бомусибату пурасори ҳалқи меҳ-

натдүсти хинд дар давоми хукмронии дусадсолан мустамли-  
кадорони Англия ва муборизаи ӯ барои ҳукукхои оддии инсо-  
ниаш ва истиқлолияти ватанаши нигошта шудааст. Ин мазму-  
ну идея ба шакли мувофикро илко кардааст. Максаду  
нияти суханвар дар **шакли қисса** чоман амал пӯшида, ба во-  
ситай он сиёсати маҳкумгаштai империалистони мамлакатҳои  
бегона ифшо гардидааст. Шакли баллада — қисса ба  
Турсунзода имконият додааст, ки ӯ дар образҳои коргару дех-  
кони хид ва намояндагони илму санъати ин сарзамин **такди-**  
**ри қиссаосо** ва эътирози ҳалқи ҷафокашро бо тамоми қайфия-  
ти ҷамъиятиаш нишон дигар. Аз мутолиаю таҳлили ин асар  
нисбат ба магрибиёни ноҳонда, ки чун мӯру малаҳ ба ҷисми  
ҳалқи хинд ва дигар ҳалқҳои Шарқ часпида буданд, оташи  
нафрату адоват бармеафрузад.

Эҷодиёти санъаткорони советӣ, ки бо идеяҳои сотсиализм  
ва ягонагию дӯстии ҳалқҳои Ватан пайвастааст, ҳамчун узви  
маданияти мо мазмунан сотсиалистӣ, шаклан миллӣ ва бо ха-  
рактеру рӯхияни худ интернационалий мебошад.

**Тахайюли бадей**. Тахайюли бадей ҳодисаи мушаҳҳаси эҷодиё-  
ти баденст, ки ба нақша ҷашидан ва ба тар-  
тиб даровардани тарзу тарики зиндагии эҳти-  
молӣ ва тасаввуркардашаванда ё ба фаҳмондани он чи ки ме-  
тавонад ва ҳоҳад буд, сабаб мешавад. Ҷанбан самарабахши  
таҳайюл бо андешасанҷии ҳаёлот вобаста буда, маҳз он тад-  
кику иктишофи (кашфи) имтизоҷ ва ҷамъbastкуниро дар ра-  
ванли фаъолияти бадей таъмин менамояд. Омӯзиши дунё ва  
пешоянди дураҳшони он, созмони эстетикии мавод ва эҷоди  
олами ҷави реалии бадей дар санъату адабиёт факат тавас-  
сuti таҳайюлот имконпазир мегардад. Тахайюл ҳамчун ҳо-  
сияти тафаккур ба пухта расидани максаду нияти санъаткор  
ва тараққию ибрози ғояҳои асосии ӯ мададгорӣ мекунад.

Санъаткор зиндагиро мувофики тасаввур ва ҷаҳонбинии  
худ инъикос менамояд. Вокеа ва ҳодисаҳои дар ҳаёти ҳар-  
рӯза дила дарккардан нависанд ӯро ба ҳаёл кардан водор  
менамоянд, то ки маводу санадҳои омӯхтагиаш дар фикри вай  
ҷамъbast ёбанд. Дар ин маврид сайри ҳаёлот (фантазия) ва  
зakovat (интуиция) дар адабиёти бадей низ роли ҳалкунандаро  
мебозанд. Максим Гор'кий гуфтааст, ки барон санъаткор  
мушоҳидаю мӯонна кардан, омӯхтан ва доинистан кам аст; аз  
ҳаёл бофтан, эҷод кардан низ зарур аст. «Эҷодиёт,— мегӯяд  
ӯ,— ин майдо-чӯйдаҳон бисъёрero ба як шакли мукаммал ба  
ҳам омехтан аст ... Баденят бе ҳаёлот мумкин нест, вуҷуд на-  
дорад».

Барон ин ки дар натиҷаи мушоҳида ва омӯзиши ҳаёт ба  
ҳенора оем ё ягон хел таҳмину фарзи (гипотезаи) илмӣ  
ва эҷоди пеш ронем, илова ба доиниш ва таҷрибаи зиндагӣ боз  
ҳабли бадей кор мединад. Ҳаёни санъаткор ҳаргиз беасос ва  
худасарона нест, ҳамеша ба таҷрибаи ҳаётни ӯ такя дорад ва бо

санадхой реалий зич вобаста мебошад. Масалан, дар повесть хон тарчимаихолин М. Горький «Бачаги», «Дар байни мардум» ва «Университетхон ман», дар «Ёддоштҳо»-и С. Айни, «Мактаби хаёт»-и С. Муканов ва «Субхи чавонии мон»-и С. Улуғзода, Ч. Икромий «Ўстоди ман, мактаби ман, худи ман», хаётдоний ва эчодкории муаллифҳо он чунон бо тахайюлот зич ба ҳам пайвастаанд, ки дар ҳар воеан ҳурду қалон ҷамъбаст-хон бадей равшан диде мешаванд.

Чернышевский гуфтааст: «Дар асарҳон адабӣ чизи асосӣ он аст, ки тахайюли эҷодӣ меноманд». Л. Н. Толстой борҳо таъкид кардааст, ки ба санъаткори ҳақиқӣ барон ба одамон ягон сухани нав гуфтан азобу машақкати барзиёдеро бартараф кардан лозим меояд. Мураккабии ҷамъбости бадено қарип ҳамаи нависандагони бузурги умумиҷаҳон — Ибсен, Бальзак, Диккенс, Флобер, Теккерей, Гончаров, Тургенев, Короленко, Горький ва дигарон қайд кардаанд. Онҳо гуфтаанд, ки пеш аз ба сафҳаи кӯғаз овардани образ, ҳар як ҷузъиёт ва тафсилоти сурати сирати образ, рафттору кирдори ўро пешаки ҳуб месанҷанд ва муносибатҳои вайро бо одамон ва ҷамъият муқаррар менамоянд. Нихоят, пас аз ҳуб пазондани фактҳон реалистии зиндагӣ дар мӯҳраи ҳаёли бадеи, сони, ҳулосаҳон мухимму зарурро ба қалам меображенд.

Эҷодиети санъаткорони пешқадами ҷаҳон ҳамеша бо мақсади муайян кардани идеалҳои олии инсони оғарида шудааст. Асарҳон арзандаю арҷманӣ ҳаргиз бо дуруғу муҳобот ва ё ҳаёlli бачагонае эҷод намешаванд. В. И. Ленин роли мухимми тахайюлро дар раванди маърифаткунӣ ва маҳсусан идроқи эстетики таъкид карда, ба ҳулосае омадааст, ки ҳаёл дар ҷамъбастҳои оддию аввалий аллакай мавҷуд аст. Вале вай бояд дар замини реалий соҳта шавад, яъне, шакли маҳсуси инъикоси военият бошад, на ин ки, ба гуфти идеалистҳо, аз он (военият — Ю. Б.) боло истад.

Асарҳон санъати умуминсонӣ аз танӯри сӯзони дилу ҷони нависанд ба ғарб мөоянд. Хирадмандони гузашта бӯдарақ на-гуфтаанд:

Ҳар кӣ сухан бар сухане зам қунад,  
Катрае аз ҳуни чигар кам қунад

Мунаккиди бузурги рус Белинский мегӯяд: Идеалҳо — ормонҳо дар ҳаёти воеӣ пинҳонанд; онҳо — бозин озоду иҳтиёро наи фантазия, ҳаёл ва орзу нестанд; дар айни замон идеалҳо рӯйхате ҳам нестанд, ки аз ҳақиқати зиндаги рӯйнавис карда шуда бошанд, балки ҳодисотеанд, ки аклу ҳаёл бо имкониятҳон ҳуд ба он сарфаҳм рафта бо ёрии фантазия здё кардааст<sup>1</sup>.

Мо дар повесту романҳон нависандагони советӣ — М. Шолохов («Дони ором», «Онҳое, ки баҳри ватан ҷангиданд»), К. Федин («Нахустин шодид», «Тобистони фавқулодда», ва «Гул-

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание соч., т. VIII, М., 1955, стр. 39.

хан»), Л. Леонов ва А. Фадеев, С. Айнӣ, Чалол Икромӣ, Сотим Улугзода, Раҳим Ҷалил, Фазлиддин Муҳаммадиев ва дигарон, дар достону пъесаҳои шоири драматургононамон равшан мебинисем, ки ҳаёли бадей ба онҳо барои ҳодисаҳои умумиро ба тарики фардӣ ва ҳодисаҳои фардиро ба таври чамъбости умумӣ дар муҳиту шароитҳои таърихиаш тасвир намудан кӯмак расонидааст.

Олег Кошевой ва Уля Громоваи А. Фадеев, Зояи М. Алигер, Таняи А. Лоҳутӣ, Қодир паҳлавони М. Турсунзода, Александр Матросови С. Кирсанов, Сафар Одинаеву Давлат Сафоеви Ф. Ниёзӣ — таҷассуми образҳои бисёр ҷавонони советӣ мебошанд, ки дар солҳои Ҷонти Бузурги Ватани дар ақибгоҳ ва майдони муҳориба бо душмани ғаддор муборизан беамон бурдаанд. Дар айни замон образҳои Таня, Матросов ё Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Уля Громова ва Любовь Шевцова, ё Қодир паҳлавони Саодат, Никола ва Марина симоҳои фарди буда, бо диловарию ватанпарварӣ ва хушодобиу оadamдустииашон барои насли навраси советӣ тимсоли ибрат мебошанд. Ҷавонони мо аз онҳо дар роҳи ғидокорӣ барои ҳифзи Ватан дарси бузурги инсонию ғражданӣ меомӯзанд. Ҳаёли бадей ба санъаткор илко менамояд, ки ўз мушоҳидау омӯзиши рафтору кирдори оدامони зиёде ва воеҳаҳои гуногуни ҳаётӣ чамъияти, манзараҳои рангоронги табиат ҷиҳатҳои зебою завқовари онҳо — ҷиҳатҳои дилписанд ва лаҳзаҳои пурмаъною сераҳамиятиашонро интиҳоб карда, дар ҷеҳраю талъати шахсони арзанд ба ҳонанда пешбарӣ намояд.

Нависанд ба воситаи ҳаёлоти бадей аз прототип типи маҳсуси баден месозад.

Барои ба вуҷуд овардани типи бадей ба на  
Прототип висанд ба бештар прототип мадад мерасонад.  
Маънои луғавии ин қалимаи юнонӣ (photo-  
trop — персонажи аслӣ) бунёд ва тимсоли тип буда, ба маънои истилоҳиаш, шахсонеанд, ки ҳақиқатан дар зиндагӣ вуҷуд дошта, асоси образу типҳои асари бадей мешаванд.

Масъалан прототили ҳаётӣ барои ҳамон адабиёте, ки воқеияти реалиро инъикос менамояд, аҳамияти куллӣ дорад. Нависандагони ҳақиқатнигор ҳамеша дар кӯшиши онанд, ки характеристерҳои намоёну арзандаро аз зиндагӣ интиҳоб карда образҳои бадей созанд. Чунинанд очерки М. Горький «В. И. Ленин», повести Д. Фурманов «Чапаев», достони З. Алигер «Зоя», романҳои А. Фадеев «Гвардияи ҷавон», С. Улугзода «Восеъ» ва «Фирдавсӣ». Дар романи Горький «Модар» прототипи Павел Власов коргари Сормово, революционери рус, Пётр Заломов мебошад. Прототипи модар, яъне Пелагея Ниловна, модари Заломов аст. Павел Корчагин (аз романи Н. Островский «Обутоб ёфтани пулод»), ҳамчун образ, типи адабӣ бисёр ҳислатҳои тарҷумаҳои худи Николай Островскийро дар бар кардааст. Дар ҳислатгу амалиёти Николай Островский ва Павел

Корчагин бисёр сифатхон муштараке вучуд дошта, онҳо ҳамчун муборизони баҳту саодати ҳалқ дар асар ҷамъбаст ёфтанд. Йиҷунин прототипи Рустами дехкои (дар романи С. Айни «Гуломон»), аз руи нақли муаллиф дар китоби «Мухтасари тарчимаи ҳоли худам», яке аз тағоиҳои нависанда мебошад.

Прототипи Мересьев дар повести Б. Полевой «Достони марди ҳақиқӣ» лётчики советӣ Маресьев аст. Дар симои Собир аз повести тарчимаиҳолии С. Улуғзода «Субҳи ҷавонии мо» бисёр ҳусусиятҳои худи нависанда зухур мегардад. Нависандагон бо дақиқназарона омӯҳтани рӯзгор ва сифату хислатҳои одамон бо ёрии ҳаёли бадей типҳои адабӣ меофаранд. Прототипҳо имконият фароҳам меоваранд, ки нависанда воеаҳои зиёди аз сар гузарондагиаш ва мушоҳидаҳои зиёди аз зиндагӣ ҷамъовардаашро ба таври фардӣ-индивидуалий, конкрет, амиқ ва домангустар инъикос намояд. Прототип, ки шахси ҷудогонаест, барои соҳтани образи бадей ё типи адабӣ худ аз худ ҳаргиз материали асари бадей шуда наметавонад. Вале вай меҳвاري асосиест, ки дар атрофи он бисёр сифатҳои неку бади дигарон, ё ғурӯҳи одамони ҳамсинғу ҳамтабака ва ҳамфирӯҳи ҳаммаслак ғун оварда мешаванд. Л. Н. Толстой дар ин масъала гуфтааст: «...Ман дар ҷунин фикрам, ки яку якбора аз рӯи қиёғай аслии ягон одам навиштан ҳақиқати типиро истисно мекунад ва завқовар ҳам намебарояд. Маҳз хислатҳои хосу умдаи касеро гирифта, онро ба хислатҳои ҳарактерники дигар одамони мушоҳидашуда илова намудан лозим аст. Он гоҳ типӣ мешавад. Барои оғаридани як типи муайян бисёр одамони ба ҳам монандро мушоҳида кардан зарур аст»<sup>1</sup>.

Ба прототип такя доштан боиси возеху сарех ва ҳақиқатигорона баён гардидани ҳусусиятҳои индивидуалии типи адабӣ ҳоҳад шуд.

## 9. ПРОБЛЕМАИ ТИП ДАР АДАБИЁТИ БАДЕЙ

**Тип дар адабиёти бадей.**

Тип аз қалимаи юнонӣ — *typos* — намуна, шакл, накш гирифта шудааст. Вай тарзу тарики маҳсуси маърифат қардани ҳаёт аст, ки хоси санъату адабиёт мебошад. Ба мазмун ҷанбаи бадеист барои дарки воеаҳият, ки дар инъикоси ашҳос, ходисаҳо ва санаҳо чун таҷассуми муболигашуда кор фармуда мешавад. Образи бадеии фарди муайян дар санъату адабиёт, ки хислатҳои мухимми иҷтимоии ғурӯҳи одамон, синғ, ҳалқ ва ягон даври ҳаёти инсониятро дар худ мӯҷассам мекунад, типи адабӣ номида мешавад. Дар ин вазъият, ду ҷиҳат ҳам, яъне фардияти зинда ва аҳамияти ҷамъбастнигории типи адабӣ ҳамвора мухим аст. Яке бе дигаре вучуд надорад: агар ташаккули образи бадей маҳз бо фардӣ-индивидуаликунӣ машрут бошад, им-

<sup>1</sup> «Русские писатели о литературе», т. II, Л., 1939, стр. 146.

мати таассуми образи бадей дар роҳ ёфтани ба ақлу қалб-  
хонда маскан гирифтааст.

Ҳамин тавр, қонунияти ҳаёт дар адбиёти бадей тавассути  
тиқо зухурот мекунад. Белинский ба саволи «тип дар эҷодиёт  
чист?» чунин<sup>1</sup> ҷавоб мегуяд: «Одам — одамон, шаҳс — ашхос,  
яъне чунин тасвири инсон, ки бисёриҳо, гурӯҳи яклухти ода-  
моиро дар бар мегирад, ҳуди онон фикреро ифода менамоянд». Мунаккиди бузург андешаашро бо мисол иебот қарданӣ шуда,  
давом медиҳад: «Отелло кист? — Инсонест, соҳиби рӯҳи бу-  
зург, ҷале пурэҳтирос, ки бо илму дониш ром нашуда (белажом),  
бо ақлу тафаккур то ба дараҷаи эҳсосоти пурилҳом но-  
расида ва бинобар ин бадрашк, ки завҷаашро бо як гумони  
бевафой бугӣ карда мекушад. Отелло тип аст, ў — намояндаи  
як иажод, як гурӯҳи ин қабил одамони бадрашк мебошад»<sup>1</sup>.

Шекспир ба лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаёти одамони замони худ  
аҳамият дода, ба туғайли типиқунонидани образи Отелло раф-  
тери бемаданияти бисёриҳоро дар ҳаққи зан ва ҷишқ ошкор  
соҳтааст. Интиҳоби фаросаткорони санъаткор ўро ба ҷамъ-  
бости материали муҳимми зиндагӣ овардааст.

Ҳакиқати советӣ — тимсоли типҳои нави одамони поквич-  
дону меҳнатдуст, образҳои мусбати хушодоб, бинокорони ҷамъ-  
нияти оянда — офарапдагони сотсиализми раиятпарвару демок-  
ратии мебошад. Пайдонши типҳои нави ҷамъиятиро ба таҳлил  
гирифта, ҳислатҳои онро дар образҳои бадеии маолӣ таҷас-  
сум қардан — аз санъату маҳорати нависандагони муосир на-  
видест. Масалан: дар партави идеалҳои эстетикии М. Шоло-  
хов эҷод шудани коммунисти «бистҳазора» С. Давыдов (дар  
романи «Замини корамшуда») — шаҳодати намоёни тавлиди  
типи нави одами советист, ки дар марҳалаи муайянӣ навсози-  
ҳои иҷтимоӣ ба миён омадааст. В. И. Ленин, Павел Корчагин,  
Чапаев, Павлик Морозов, Садриддин, Собир, Мересьев,  
Шодӣ, Пӯлод Қодиров, Сафар Одинаев, Мирзо Мурод, Носир  
Аббос, Айвар ва ғайра типҳои нави адабии даврони социализм  
мебошанд. Дар образи Павел Корчагин ва Ёдгор ҳислатҳои  
типпи ҷавонмардони советии солҳои 20 — 30, муборизони мати-  
ни роҳи сотсиализм таҷассум ёфтааст. Образи Восеъ ҳусусият-  
ҳои типни дехконони камбағал, батраку ҷоръякорони охири  
асри XIX-ро дар кӯҳистони тоҷик дар бар карда, мӯҷассами  
ҳислатҳои ошӯбу исёнгарии пешвои ҳаракатҳои зиддиамири  
мебошад.

Дар асари бадей ба вучуд овардани тип хеле муҳим ва  
душвэр аст. Горький аз ҷи иборат будан ва ҷи тавр ба вучуд  
овардани қаҳрамонҳои типни асарро дар назар дошта, гуфта-  
аст: «Характери қаҳрамон бо риштаҳои бисёре ба ҳам вобаста-  
аст. Одамони гуногуни гурӯҳи иҷтимоӣ, ки қаҳрамон аз бай-  
ни озҳо баромадааст, аз тарафи нависанда бевосита таҳлил  
ва тасвир намебанд. Барон дуруст мишон додани як коргар,

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III, М., 1953, стр. 52.

як поп, як дүжондор якчанд садҳо попу дүжондор ва коргарро хеле хуб аз назар тузаронидан зарур аст; зеро,— мегүяд Горький,— чи тавре ки аз як хишти пухта як бино сохтан мумкин нест, инчунин аз рӯи кирдору амалиёти як одам типи адаби сохтан имконпазир намебошад».

Ин чунин маъно дорад, ки одамонро дар асари бадей аз ҷиҳати ақидаи синфиашон типӣ ҷунонидан зарур аст. Аммо барои ба вучуд овардани типи мукаммал фақат аломатҳои синфи қифоя нест, ҳусусиятҳои дигар, монанди ахлоқу одоб, рӯхия, расму одат ва дигар сифатҳои одами низ бояд ҷамъбаст шавад. Горький мегүяд: «Одамон гуногун ҳастанд: яке лаккӣ, дигаре камсухан, инаш — шилқин ва ҳудписанд, ваяш — шармгину ба ҳуд нобовар; адаб гӯё дар маркази дастҷамъии ҳасисҳо, разилҳо, одамони брӯшавқу завқ, шӯҳратпарастҳо, ҳаёл-парастҳо, ширинкорону бадқавоқон, меҳнатдусту танпарварон, раҳмдили аламзадагон, бепарвоён ва ғайра умр ба сар мебарад»<sup>1</sup>. Албатта, ҳар яки ин сифат ба алоҳидагӣ ҳанӯз ҳарактерро пурра ва равшан муайян карда наметавонад. Санъаткор яке аз ин сифатҳоро хоста гирифта, онро ба тариқи ҷамъбости ягон воқеаи муҳимми зиндагӣ мӯкаррар менамояд.

Ҳамин тавр, масъалаи фардикунонидани тип ва ҳусусияти ҷамъбости бадей пайдо намудани он ба миён меояд. Шахсони типие, ки дар симои онҳо ва ҷамалиёташон ҳислатҳои гурӯҳи одамон мушоҳида мешавад, дар ҳаёт кам нестанд. В. И. Ленин дар асарҳои ҳуд мавҷудияти «типҳои гурӯҳӣ ва синфи»-ро борҳо қайд кардааст. Санъаткори ҳақиқатнигор типҳои дар зиндагӣ мавҷударо зуд пайдо қарда, онро дар ҷамъбастҳои бадеии ҳуд истифода мебарад. Ваље аксар тип, чунон ки боло ишора рафт, танҳо аз оғаридани симои шаҳси мавҷуда иборат нест. Фардияти нотакрори тип бештар махсули тафаккуру таҳайюли санъаткор аст, махсули идроқи эҷодӣ ва ҷамъбасту ба ҳам омехтани ҳислату сифатҳои одамони бисёр мебошад. Ҷанбаи ҳислатҳои типҳои ҳаётӣ, мувоғики таълимоти марксизм-ленинизм, бояд ба айнияти иҷтимоӣ-таъриҳӣ асос ёфта бошад. Ин аст, ки **можияти ҷамъиятии типи ҳақиқии адабӣ ба ҳусусиятҳои миллӣ** низ дорост.

Масалан, образҳои Павел Власов ва Ниловна (аз романӣ Горький «Модар») образҳои типии пролетарҳои революционанд, ки ҳислатҳои коргарони рус ва роҳҳои гуногуни индивидуалии ба революсия омадани онҳоро дар ҳуд таҷассум кардаанд. Ҷедор ва Гулнор (аз романӣ Айнӣ «Доҳунда») низ ҳамчун типҳои бадей рӯхия ва ҳусусиятҳои бисёр дехконони камбағалу ҷоръяккорони тоҷикро дар арафаи революсия ва баъди революсия дар бар доранд. Махорати ҳос ва таҷрибаи бузурги ҳаётӣ ба фаъолияти оғардагони ин образҳо роҳнамойи кардааст, ки онҳо ба воситаи ин қаҳрамонони мусбат идеяҳои пешҷадами революциониро тарғиб намоянд. Ба ҳамин

<sup>1</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 26, стр. 416.

тарик, образн типй дар санъату адабиёт ягонагии умумию фардиро ифода менамояд.

Бузургии типҳои бадей агар, аз як тараф, ба аҳамияти чамъияти хислатҳои дар образ чамъбастёфта вобаста бошад, аз тарафи дигар, бо дараҷаи баденяти тасвир дар асар марбут аст. Такомули асари бадей бо ҳусну зебой ва қиммати эстетикии ҳам мазмуну ғояш ва ҳам шакли он мӯайян мегардад. Барои возех қушодани характерҳои типии иҷтимоӣ нависанд баъд, аз ҳазинаи забони умумиҳалӣ воситаҳои баёни типии мувоғиқро чуста ёбад. Бедарак нест, ки дар асаҳои Горъкий, Шолохов, Айни ва устодони сухан **характеристикаи нутқӣ** роли музҳим мебозад.

Санъаткор комилхукук аст, ки дар эҷодиёти худ ҳодисаҳои наверо, ки дар зиндатӣ ояндаи умебахш доранд, ба таври тилии чамъбаст намояд ва ё қувваҳои шикастхӯрда аз байн рафтаистодаро типи кунонад. Ҳам дар ин ва ҳам дар он ҳолат образҳои гурӯҳҳои гуногун қобилияти тип шуданро доранд. Масалан, дар мазҳакаи А. С. Грибоедов «Дод аз дasti ақл» Чацкий барин образе, ки хислатҳои типии одамони пешқадами солҳои 20-умин асрӣ XIX-ро ифода мекарданд, назар ба обраzi Молчалинҳои сершумори он замон камтар буданд. Дар «Доҳунда»-и Айни дар баробари образҳои муллоён ва бою ҳаннотони сершумор, образҳои Ёдгору Гулнор барин муборизон, ки камчин буданд, низ типй тасвир ёфтаанд. Зоро чун орзую умедин халқ оянда азони онҳо буд.

Типи адабӣ аз байни ин ё он табакаҳои синфи, ки интиҳоб мешавад, албатта, бо ҳусусиятҳои хосаш тасвир мебад. Масалан: дар романи «Доҳунда» Азимшоҳ, Ёкуббой, Муллои эшон, Алимардони ясавул типҳои манғии асаранд. Ҳамаи онҳо ба як табакаи иҷтимоӣ мансуб бошанд ҳам, вале ҳар қадомашон соҳиби хислатҳои мустакили худ ҳастанд. Олами рӯҳияи Ёдгор, Гулнор, Бозор, Сафар, Абдуллоҳоча ва дигар типҳои мусбат низ ҳархела аст. Дар осори бадеъ ҳар намояндаи синф ва табакаҳои гуногуни чамъият ҳусусиятҳои индивидуалий зоҳир карда, ё муҳаббат ва ё нафрати хонандаро бедор менамояд.

Дар бораи аҳамияти фардиқунонидан ҳамчун шарти асосии эҷоди образи типи В. И. Ленин дар мактуби худ ба Инесса Арманд<sup>1</sup> навишта буд, ки ҷавҳари асари бадей дар вазъияти индивидуалий, дар таҳлили характерҳо ва рӯҳияи типҳои мӯайян маскаи гирифтааст.

Образҳои барҷастан адабиёти советӣ, хатто онҳое, ки прототипҳои реалий доранд, монади Алёша, Чапаев, Павел Корчагин, Мересьев, Кошевой, Садриддин, Қодир, Собир, Диломаром-қаниз, Фирӯза, Ҳайдаркул, Восеъ, Фирдавсӣ ва дигарон ҳамин тавр соҳиби ҳусусиятҳон умумию шаҳсӣ мебошанд. Дар тақдими шаҳсии ҳар яки ин қадрамонон, дар сифатҳои маъ-

<sup>1</sup> Арманд Инесса (Елизавета Федоровна; 1875—1920), ҳодими ғаъзими ҷарҳияти байналмилалҳои коммунистии замон.

навӣ ва фаъолияти онон хосияти ҳақиқати зиндагӣ равшан ифода гардидааст. Бинобар ҳамин ҳам ин ҳарактерҳои адабӣ — ҳарактерҳои типианд.

**Таърихияти типи адабӣ.** Ҳар як даври таърихӣ ба тақозои шароити худ расму оин, урфу одат, қоидою конуни муайян дорад ва одамон ҳам мувофики он рӯз мегузаронанду амал мекунанд. Ин аст, ки типи бадеӣ бо мазмуни худ доимо таърихан конкрет мебошад. Вай «коинаи» эҷодиёти бадеиест, ки намуди даврон дар он аксандозӣ мекунад, наслҳо дар он қиёғаи худ ва сурати гузаштагонашонро мебинанд. Масалан, дар романи Гоголь «Чонҳои мурда» — Чичиков, Ноздрёв, Плюшкин, Собакевич, Манилов, дар асари Салтыков-Щедрин — ҷанобони Головлӯвҳо (алалхусус Иуда Головлӯв), дар повесту ҳикояҳои Чехов унтер Пришибеевҳо, Беликовҳо ва як қатор дигар типҳоеро дучор ҷардан мумкин аст, ки онҳо фисқу фуҷури замони крепостнойдорӣ ва капиталистии русро дар худ таҷассум кардаанд. Артамоновҳо (аз романи Горький), Қорӣ-Ишкамбаҳо (аз повести Айнӣ) ва амсоли онҳо ҳамчун акси вазъияту ҳолати синфи замони худ — замони феодалий-амирий ва тавлиди буржуазия ба типҳои ҷамъияти мубаддал ғаштаанд.

Дар баробари образҳои манғии типӣ дар доҳили соҳти иҷтимоии феодалию буржуазӣ образҳои мусбату пешқадам низ ҳастанд, ки марги югузири ҷабру зулм ва истисморро пешбинӣ мекунанд. Дар пъесаи Горький «Егор Булычев ва дигарҳо» намояндагони қувваҳои иртиҷои ҷамъият дар зери таъсири қувваҳои нав пайдо шудаистода ҳатмӣ завол меёбанд. Образи Егор Булычёв бо тамоми рафттору амалиёташ аз шикасти югузири синфи сармоядорон дарак медиҳад. Чунин вазъиятро дар образҳои мусбати типии Павел Власов ва ҳамфирони ў, Ёлгор ва шарикони ў, Ҳайдарқул ва дӯстони ў низ дидан мумкин аст.

Ҳамаи ҳарактерҳои бадеие, ки нависанда оғаридааст, типи адабии а бадӣ шуда наметавонанд. **Фақат** чунин ҳарактерҳо ба дараҷаи олии типӣ расида ҷовид мегарданд, ки сӯханварони намоён онҳоро ҳақиқатан аз рӯи аҳамияти ҷамъиятиашон пайваста бо даври муайян ва шароитҳои иҷтимоию таърихӣ, равияю ақидаҳои пешрави ҷамъиятии худ инъикос кардаанд.

Типҳои оғаридаи санъаткорони номвари ҷаҳон монанди Фирдавсӣ (Коваи оҳангар, Рустам, Сиёвуш, Фаридун, Гурдофарид, Маздақ), Низомии Ганҷавӣ (Ширин ва Фарҳод), Шота Руставели (Тариэль ва Нестандарҷаҳон), Навой (Фарҳод ва Ширин), Ҷомӣ (Лайлӣ ва Маҷнун), В. Шекспир (Ромео ва Ҷульєтта), М. Сервантес (Дон-Кихот), И. В. Гёте (Фауст), А. С. Пушкин (Татьяна, Ленский), Н. Г. Чернышевский (Рахметов), Рафаэль (Мадоннаи сикстӣ) ё асарҳои Леонардо да Винчи, Дауди Микеланджело, Беҳзод, қаҳрамонҳои лирикии Ҳофиз, Ка-

мол. Гёте ва Байрон, каҳрамонҳои мусбати осори А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь ва Н. А. Некрасов, А. А. Блок, С. А. Есенин, Чарли Чаплин («Одами хурд») ва бисёр дигар гайр аз хислатҳои синфи муайян ва замони муайянни таърихӣ, дорон сифату хислатҳои ҷовидони умумииносӣ мебошанд.

Энгельс гуфтааст, ки дар асари санъаткори ҳакиқатнигор «ҳар як симо — тип аст ва дар айни замон шахси ба куллӣ муайян мебошад...». Аз ин рӯ оғаридани тип ҳамеша қашфиёти арзандаст, ки дар натиҷаи гӯга ҳурдан ба мағзи ҳаёт пайдид омада, маҳсули намоёни маърифати бадени ҳақикати зиндагӣ мебошад.

Ф. Энгельс масъалаи типиро яке аз сифатҳои барҷастан санъати реалистӣ дониста, гуфтааст: «Реализм, ба гайр аз тасвири ҳакқонии ҷузъиёт, инъикоси ҳакқонии ҳарактерҳои типиро дар вазъияти типи дар назар дорад»<sup>1</sup>. Маънои сухани Энгельс ба он далолат меқунад, ки инсон ҳамҷун ҳаракети типӣ бояд дар муҳити таърихии ҳуд нишон дода шавад. Образҳон типии Евгений Онегин ва Печорин, Раҳимдод, Сафаргулом ва Эргашгулом, Давлат ва Пётр, Аҳмади машкоб, Асо ва Сайдпахлавон, Мирҳайдар Вализода, Восеъ, Фирдавсӣ, Дониш маҳз дар вазъияти типӣ, дар замону шароити зиндагии ҳуд аҳамияти реалии иҷтимоӣ ва психологӣ пайдо карда, аз таърихи маданият ва зиддиятҳои синфи лаврҳои муайян ҳабар медиҳанд. Вале вазъияти типӣ гуфтани Энгельс ҳаргиз маънои умуман вазъияти ҷамъиятиро надорад. Энгельс дар яке аз мактубҳои ҳуд ба Margaret Гаркнесс навиштааст, ки ба фаҳмиши ў «вазъияти типӣ» он аст, ки дар вай майлҳои пешбарандай таракки ёти ҷамъияти зоҳир гардад.

Энгельс дар ҳамин мактубаши навиштааст, ки зарбаҳои революционии синфи коргар ба муҳити бедодгарию ситам, кӯшишҳои беихтиёронан шуурона ё нимшуурона ў барон ба даст овардани ҳукукҳои инсонии ҳуд, ки дар лавҳи таъриҳи нақш бастаанд, бояд дар асари реалистӣ макоми ҳудро ёбанд. Энгельс сабаби «ба қадри қифоя реалистӣ набудани» повести М. Гаркнесс «Духтари шаҳр»-ро дар ҳамин мебинад. У типҳои ин асарро «дар ҳудуди амалиёти онон» типӣ дониста, мегӯяд, ки чунин баҳоро нисбат ба «вазъияти типӣ»-и он татбик кардан амри маҳол аст. Коргарон дар ин асаре, ки дар солҳои 80-ми асри XIX амал мекунанд, ба мисли ҳамсинфоны солҳои 30-ми ҳуд пассив мебошанд. Ҳулоса, ҳаракати революционии пролетариати ҷанговар дар охири асри XIX дар асари Гаркнесс ба таври бозду шояд инъикос наёftааст.

Мунакқидон — революционер-демократҳои рус Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов донир ба таърихӣ будани ҳодисаҳои типӣ ва вазъияти типӣ як қатор фикру мулоҳизаҳои солим баён намудаанд. Образҳон мусбати осори бадени Тур-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе. М., 1958, стр. 72.

генев, А. Островский, Салтыков-Щедрин, Некрасов ва дигарон, ки мавриди таҳлили онҳо буд, аз пояи ҳақиқати зиндагӣ ва орзуи дидани роҳҳои ҷави тараққиёти ҷамъияти таҳқиқу тадқик шудаанд. Рафтори илмӣ ва ақидаи солими мунаққидони бузурги асри XIX чун мазмуну маънои образҳои типии класикони рус низ ифодай ҳарактерҳои типӣ дар вазъияти конкрети таърихӣ мебошад.

**Гу ногунии типсозӣ** Қайд кардан зарур аст, ки ҳарактери типсозии образҳо гуногун мешавад. Зоро ҷамъбастати типӣ аз рӯи мазмуни худ нисбат ба образҳо якхел нест. Нависанда агар дар ҳусусияти типии як образ хислатҳои миллиашро равшану возех нишон дидад, дар мавриди дигар ба хислатҳои ҷамъияти-иҷтимоӣ ў аҳамият мебидад. Дар образи сеюм ҷиҳатҳои ҳақиқатчӯй ва навпаратии вай ҷамъбости типиро талабгор аст. Масалан дар образҳои Ҷацкий (аз пъесан Грибоедов «Дод аз дasti ақл»), қаҳрамонҳои мусбати Чернышевский (аз романи «Чӣ бояд кард?» — Вера Павловна, Рахметов), Горкий — Нил ва Павел Власов, Айнӣ — Ёдгор, Гулнор, Мулло Амон, Улуғзода — Фирдавсӣ, Ҳодизода — Аҳмади Дониш ва ғайра.

Беҳтарин ҳусусиятҳои одамиӣ ва аҳлоқу одоби умумии инсонӣ, чун қонунияти ногузирӣ ҳаёт, дар типҳои мусбати осори нависандагони советӣ Шолохов, Н. Островский, Фадеев, Леонов, Федин, Симонов, Гранин, Ф. Искандер, Быков, Турсунзода, Икромӣ Р. Ҷалил, С. Улуғзода, Ҷ. Айтматов. Ф. Ниёзӣ ва дигарон ҷамъбаст ёфтаанд.

Баҷуз тарзу тарики типиқунонидани образҳои мусбату манғӣ принципи типсозии ҳаҷвӣ боз вучуд дорад. Асарҳои адабии ҳаҷвӣ, ки айбу иллати шаҳсӣ ва ҷамъиятии персонажҳоро ҳадафи танқид соҳта ба зери тозиёнаи масхараю истехзоз мегиранд, соҳиби аҳамияти бузурги тарбиявианд.

Шарти зарури ҳаҷви ҳақиқӣ дар он аст, ки бояд хонандагӣ аз объекти ҳаҷву танқид, идеали эҷодкорро комилан ба худ тасаввур кунад. Дигарин ки, муболағаю ироқ дар ҳаҷв ҳамчун раванди асосии типсозӣ бояд ба образ ё воқеае дидаву дониста тобиши «зиштрӯй ва ҳунукбащарагӣ» бахшад. Дар ин гуна асарҳо лаҳзаҳои ҳандаовару даҳшатнок, ҳақиқату афсона ва ғайра бояд бо ҳам оmezish ёбанд. Нишонаҳои ҳаҷв, «гарду ҷангӣ» ҳазлу истехзоро дар эҷодиёти саромадони адабиётамон, баҳусус дар осори Сӯзании Самарқандӣ, Абдураҳмони Мушғиқӣ, Мачди Коғӣ ва дигарон дидан мумкин аст. Ҳаҷви бурро ва базлаю латифаҳои ҳамакин баҳусус дар равияни ҳоси назму насли Убайди Зоконӣ — «Рисолай дилкуш», «Таърифот», «Мулло Дупиёз», «Садпанд», «Аҳлок-ул-ашроф» маком доранд.

Мисоли ин гуна асарҳое, ки типҳои адабиашон ба талаботи ҳаҷвиёт пурра ҷавоб медиҳанд — «Ҷонҳои мурда» ва «Муфатиш»-и Гоголь, «Таърихи як шаҳр» ва «Ҷанобони тошкен-

тиҳо»-и Салтыков-Щедрин, «Марги сурдхӯр»-и Айнӣ, «Саргузашти Сафармаксум» и Ч. Икромӣ ва X. Назаров, «Сафармаксум дар Бухоро»-и Ч. Икромӣ ва ашъори чудогони Бокӣ Раҳимзода мебошанд.

Образҳон ин асарҳо, ки дорон ҷамъбости типианд, бешубҳа, тавассути санъаткории суханварон хусусиятҳои индивидуали-фарди пайдо кардаанд.

Фарди кунонидани образи бадеӣ — яке аз талаботи эстетикии реализми замони мост. Санъаткорони советӣ муносибатҳои социалистиро тароннум карда, образҳои манғӣ ва зарароварро маҳкум менамоянд; образҳои типии мусбат ҳақиқати ҷамъияти озодро ҳамчун тимсоли ибрат, сарчашмаи илҳом нишон медиҳанд. Нависаңдагони советӣ бо оғаридаҳандаи образҳои типии сазовори даврон на факат бонси ташаккули сифатҳои нав ба нави одами советӣ мешаванд, балки инчунин ба ғала-бани нав бар қӯҳна мадад мерасонанд.

## II. ОСОРИ АДАБИИ БАДЕЙ ВА ҮНСҮРХОЙ ОН

### АСАРИ АДАБИИ ВА БАДЕИЯТ

#### 1. МАВЗУЬ ВА ИДЕЯ

##### Адабиёт вад бадеият

Чунон ки боло зикр шуд, бадеият хосияти санъату адабиёт аст. Адабиёти бадей — на муди олитарини санъатхост, ки ба «конуни хусниёт» — эстетика комилан чавоб медиҳад. Дар адабиёти бадей, санъаткор дар асоси маърифати қонунҳои ҷаҳони моддӣ барои қаноатмандии талаботи ҷамъиятию шаҳсӣ, ба қавли А. М. Горький, «табиати дуюм» меофарад. Ў инро бо қобилияти қабули бадеии ҳодисаҳои зиндагӣ тавассути образҳо ва образнокии санъати сухан ба даст меорад. Ин олами нави санъат ҳамчун шакли идроку инъикоси эстетикии ҳаёт дунъёи зебои тозаеро ба рӯи ҳонанда кушода, на танҳо ба вай қайфу лаззат мебахшад, барои ташаккули инсони орифу фозил шудан завки бадеии ўро низ тарбия намуда, аз боби одаму одамгарӣ, дӯстии ватанпарварӣ, часорати гражданию иродай қашфи илму дониш дарси ибрат мегӯяд.

Бадеияти асари адабӣ, ки аз ҳусниёт ва тавозуну таносуби рангҳо иборат аст, бо ҳудии ҳуд ҳанӯз вазифаи таъсиргузориашро адо карда наметавонад. Лозим аст, ки ин ҳусну ҳамна вохтии (гармонияи) асар ба мӯътақидии идеяю образҳо, ҷамъ бости бадеии ҳақиқати зиндагӣ ва ҷиҳоҳат, ба балоғату фасоҳат ва иқтидори сухан соҳиб бошад.

Ҳамин тавр, бадеият факат ба хосияти чудогона табдил ногардида, чун маҷмӯи сифатҳои муқаммали асари яклюхти санъат зуҳур мекунад. Ба шарофати ин сифатҳо амиқии тасвир, бикрбаёни мавзӯй ва такмили шаклҳои ифодаю ибораҳо, ороишу пардози ҳар як ҷузъи асар ба ҷилва омада, ба фахмидани зарурати бадеияти ҳар як тафсилоти асар роҳ мекушоянд. Маҳз асари пухтаи бадеии санъату адабиёт қобил аст, ки ба одамон таъсирӣ эҳсосӣ ва эстетикии баҳшида, чун сарвати ҷамъияти сазовори баҳои баланди онон гардад.

Ба ҳамин тарик, бадеият бо ҳусусиятҳон хосаш соҳиби

меъёру мизони муайян мебошад. **Шарти нахустину асосин баденяти асари назарписанд** дар масъалаҳон мухими проблематичи ҳакикати таърихи то мухоммади гузаштани аст, ки онҳо равияни идеяй-эҳсосӣ ва мазмуни асарҳон адабиро таъин месозанд. Дар зини, асар бояд ҳакиқатнигорона бошад ва ба талаботи методи реализм комилан ҷавоб дихад. Реализм ба нависандагу кӯмак мерасонад, ки ўандешаҳон ботилро дафъу рафъ карда, дар процесси тасвири мазмуни ҳакикати таърихӣ ба инъикоси амики характерҳо ва қонунияти дохилии ҳодисаҳо сар фурӯ бурда, таҳлили ҳарҷонибаи проблемаҳон ба миён гузаштаро комёб гардад.

**Шарти дуюм аз он иборат аст, ки мазмуни асари адабӣ бо вуҷуди соҳиби ҳусусиятҳон бадеъ буданаш, бояд бо шакли **банди бадеъ** акс ёфта бошад. Махъ шакли рангини мувоғиҳӣ ба мазмун ҳусну зебой баҳшида, аҳамияти ҷамъиятии асарро то ба дараҷаҳон қабули ом мебардорад.**

Ҳамин тавр, нишонан мухимми баденяти осори адабӣ дар соҳти мукаммали усулу услуби дастрас, воситаҳон тасвиру үнсурҳон баён, ифодаҳон мачозӣ ва синтаксиси оддии шоирона ва тарзу тарикаи (приёмҳон) бою мунаққаш зуҳурот мебад. Вале ин ҳама мебоист ҳатмӣ ба иҷрою адди вазифаҳон олии идеяй-бадени муаллиф хизмат кунанд. Аз бисёр асарҳон мукаммали адабони тоҷик, барои мисол, ба достони М. Турсунзода «Аз Ганг то Кремль» муроҷнат кунем мурод ҳосил мегардад.

Ин асарро ба мисли «Евгений Онегин»-и А. С. Пушкин бемуболага романи манзум номидан мешояд. Зоро дар маркази ин асари аср мӯжассаман одами нави даврони сотсиализм дар образи В. И. Ленин таҷассум ёфтааст. Образи Ильич — типи одаме, ки бо азимиаш дар таърихи муборизаҳон революционии асри XX ягона мебошад, дар донишмандӣ бехамтост, аз ҷиҳати ироди часорат ва қаҳрамони бебокона, заковатмандию фаросат, пешгӯю пешбинӣ байди Маркс ва Энгельс менстад. Дар айни замон шаҳси ҳоксортарин ва саҳоватпеша, ҳалиму мушғиҳӣ нисбат ба ҳаммақсаду ҳаммаслакон ва бераҳм нисбат ба душманони сотсиализм ва ранҷбару муздурон. Ин ҳама сифату ҳусусиятҳон дохӣ Ленин, ҳамчун одами замони нав, бо имтизоҳи усуљону реализму романтизми революционӣ, бо забони фасехи соддии дастрас, истифодан васеи санъати маҷозот ва салосату балогати шоирона пардохтааст.

Тамоми чакидаҳон килки гуҳарбори М. Турсунзода, рангубори дилжашни соҳиронан асараш ба изҳори таваҷҷӯҳи оламиён нисбат ба ни марди майдони таърихи озодни ҳалқо, ба Россияни революционӣ, ки нахустин мамлакати сотсиалистии ҷаҳон ёст, бо як ҳунаризии фавқулодда корбаст шудааст. Аз мутолиаҳи мухоммади ҷиддии ин асари шоҳкорона пай бурдан душвор нест, ки тамоми зебу зевар ва рангомезиҳон бадеъ ба куниши максади асосин шонр — оламшумулии образу таъли-

моти дохӣ В. И. Ленин хизмат кардаанд. Ба чунин ҷазолати асар ваҳдату ягонагии мазмуну шакл сабаб шудааст. Мазмумни асари бадей ҳамеша тавассути мавзӯй идея сурати амал мегирад.

**Мазмуни асари бадей**, ки аз силсилаи воқеа-  
**Мавзӯй асари бадейҳо**, образҳои одамон ва ҳараҷату фаъолияти онҳо иборат аст, ба **воситаи мавзӯй** ва идея ба ҳақиқат мепайвандад. Ҳаёт пур аз воқеаҳои муҳталиф аст. Дар ҳар сари қадам зиддияти фикру ақидаҳо, муборизаи на-  
ву қӯҳна ва қӯшишу ғайратӣ одамон дар ҳаёти шахсии чамъ-  
иятий бо сурати рангорангӣ зуҳурот мекунанд. Нависанда бо  
дақиқназарӣ ва фаросаткорӣ аз байни маводу воқеаҳои зиё-  
ду мураккаб яки онро ба эътибори мавзӯй интихоб карда асар  
менависад.

Вале вазифаи асосии мавзӯй бо ин маҳдуд намегардад. Бояд, ки мавзӯй проблемаеро ба миён тузошта, дар ҳалли он-  
масъалаҳои муҳимму зарури зиндагиро бо аҳамияти нотакро-  
рош ба муҳокимиҳои хонандагон гузорад. Масалан М. Горький  
дар романи «Модар», С. Айнӣ дар романи «Доҳунда» пробле-  
маи нав — коргар, дехқону батракро то ба дараҷаи муборизо-  
ни роҳи соҳсиализм расиддани онон нишон додаанд. Турсунзода  
дар мавзӯй «Қиссаи Ҳиндустон» бо материалҳои ҳаётии бай-  
ни мазлумону золимони ҳалқи ҳинҷ маҳдуд шашуда, пробле-  
маи озодию истиқлоли яке аз мамлакатҳои бузурги Осиё—  
Ҳиндустон ва барқароршавии ҳукуқи гражданин мардуми ин  
кишварро пайваста бо барҳам додани расму русуми қабилавӣ  
(каставӣ) ба таҳдил гирифтааст. Проблемаи мавзӯи романи  
«Об рӯшнӣ» (М. Хочаев) ва романи «Норак» (Ю. Акобиров)—  
дигаргуниҳои бузургест, ки соҳтмони Норак ва РИТ (Рево-  
лютсияи илмӣ — техникий) ба шуuri коргари имрӯзаи тоҷик па-  
дид оварда, ўро аз банду бости қоидаҳои қӯҳнаи оилавӣ ва  
мехнатӣ ба роҳи васеи зиндагӣ баровард.

Аз ин рӯ интихоби мавзӯй барои санъаткор як чизи тасо-  
дуғӣ нест. У мувофики ақидаҳои сиёсию иҷтимоиаш ба во-  
қеаи завқмандтарини ҳаёт дикқат дода, онро ба муҳокимиҳои  
васеи хонандагон вонамуд мекунад. Азбаски дар адабиёт ягон  
қасу чиз ва ё воқеа бетарафона ё бепарвоёна тасвир намеё-  
бад, ҳақиқати зиндагӣ низ дар асар қориёна, яъне ба таври  
механики қайд намегардад. Дар асари бадей нависанда му-  
носибати худро ба ин ё он масъала ифода намуда, қаноатман-  
дӣ ва масруриаш, маъюсӣ ва маҳзуниашро баён мекунад. У  
дар қӯшиши он аст, ки бар зидди ҳодисаҳои манғии ҳаёти чамъ-  
ияти қувва чамъ карда, барои дағъӣ он ҳамлаю ҳуҷум ташкил  
намояд. Масалан, дар давраи револютсияи якӯми руси соли  
1905—1907 бисёр нависандагон ба мавзӯй револютсия ва му-  
боризаи озодиҳоҳои ҳалқи рус рӯ оварда буданд. Вале ҳеч  
қадоми онҳо ин мавзӯй муҳимро монанди Горький равшан ва  
бо чунин меҳру муҳаббат акс накардааст. Горькийи револю-

тионер романи «Модар»-ро, мувофиқи ақидаҳои сиёсиаш, дар айни задухӯрди бошиддати коргарони рус бо ҳукуматдорони подшоҳӣ эҷод карда, аҳли меҳнатро ба музafferияти революция бовар қунонд.

С. Айнӣ дар солиёни Революцияҳои Октябрь (1917) ва халкии Бухоро (1920) ба навсозиҳои бузурги инқилобӣ бо эътиқоди комил сарфаҳм рафта, ба воситаи очерки ҳаҷвии (памфлети) «Ҷаллодони Бухоро» ба амирону мирони ғазаб ҷунон ҳуҷум овард, ки ҳеч яке аз суханварони атрофиёнаш ба он муваффақ ғагардидаанд.

**Мавзӯи** повесту романҳои таърихии С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, Раҳим Ҷалил, С. Улуғзода, Р. Ҳодизода, Ҳасан Ирфон, Бруно Ясенский, Павел Лукницкий, Ю. Акобиров, С. Турсун асосан ба муборизаҳои халқи ҷафодидан тоҷик барои озодӣ, ба бедории шуури ў, ташкили ҳаёти нави сотсиалистӣ ва тарзу тарики нави ҳочагидорӣ бахшада шудааст.

Устод Айнӣ чун поягузори повесту романи тоҷик муаммоҳои азими қӯҳпайкару пурвусъат ва марҳалаҳои муҳимми гузаштаю ҳозирзамониро ба миён гузошт, ки ворисонаш ба умқи ҳар як сарриштаи проблемаҳои пешрондаи ў сар фурӯ бурда, ҳар яке чунин **мавзӯъро** бо ҷузъу куллаш шарҳу тафсир ва тараққӣ доданд. Персонажҳои осори Айнӣ дар масоҳату миқъёси васеи ҷуғрофӣ амал мекунанд. Доираи ҳаракати онон бо Бухори марказию шарқӣ, Самарқанду Тошкент, Каркию Кармина, Фарғона ва ғайра маҳдуд намонда, дар сарзамини Тоҷикистону Ӯзбекистон, Туркманистону Қазоқистон, то ҳудудҳои Москвау Петербургу Оренбург ва минтақаҳои Ирону Афғонистон вусъат мейбад.

Пайравони Айнӣ ҳар қадом воқеаҳои ҳаётию таъриҳӣ, бурду боҳт ва исёну балвои як ноҳияи муайянӣ республикаро мавзӯъ интиҳоб карда, онро амиқ ва ҳарҷониба кор кардаанд. Икромӣ дар «Шодӣ» масъалаи мураккаби колхозсозӣ ва дар сегонаи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» амалиёти қаҳрамононашро асосан дар району маҳалҳои қаламрави Бухоро ва Бухори Шарқӣ, Раҳим Ҷалил дар ёддошту романҳояш дар шаҳру деҳоти минтақаи шимолии Тоҷикистон — Ҳуҷанду Нову Қистакӯз, Исфараю Конибодом ва қисман Помир, С. Улуғзода дар романҳои «Навобод» ва «Восеъ» дар қишлоқу маҳалҳои ҷануби Тоҷикистон — Қӯлобу Балҷувон, Қабодиёну Қизилмазор ва Қангурт, дар романи «Фирдавсӣ» дар шаҳру деҳоти Ҳурросону Ирон, Ҳ. Ирфон дар романи «Дар кулбай косибон» дар Самарқанд, Фарғонаю Андиҷон мавзӯъҳояшонро вусъат додаанд. Расул Ҳодизода дар романи «Ситорае дар тирашаб» асосан воқеаҳои шаҳру деҳоти Бухороро ба тасвири гирифтаст. Нависандагони русе, ки дар материали ҳаёти тоҷику Тоҷикистон романҳо навиштаанд (Бруно Ясенский «Одам пӯсташро иваз мекунад», Павел Лукницкий «Ҷавонзамин» ва «Нисо»), сонӣ, Ю. Акобиров дар романи «Водии муҳаббат» ва Саттор

Турсун дар романи «Се рўзи як баҳор» низ ба чунин анъана пайравӣ карда, яки онҳо дар мавзӯи оиди нохияи водии Ваҳш, дигаре дар мавзӯи роҷеъ ба баландиҳои кӯҳистону Помири Оло-Тоғ корнамоиҳо намудаанд.

Ба ҳамин тариқ, мавзӯй — доираи ҳодисаҳои муҳимми зиндагиест, ки санъаткор аз ҳаёти воеӣ интихобан ба тасвир гирифта, ба он диққати хонандаро ҷалб менамояд.

Аксар дар асарҳои бадей якчанд мавзӯй акс меёбад. Дар байнин онҳо як мавзӯй асосӣ буда, дигараш ба он тобеъ мебошад. Ин гуна сермавзӯй бештар дар повесту романҳо мушоҳида мешавад. Мавзӯҳои тобеъ дар ин ҳолат ба ҳалли мавзӯй асосӣ мадад мерасонанд. Масалан, мавзӯй асосии романи С. Улугзода «Навобод» аз инъикоси ба ҳам муттаҳидкуни колхозҳо дар давраи баъди ҷанг, таъмини зиндагии осудаҳолонаи ҳалқ ва баланд бардоштани маданияти меҳнат дар кишлоки колхозӣ иборат аст. Дар айнӣ замон дар ин асар мавзӯҳои дӯстии ҳалқҳо ва ёрии бетамаи ҳалқи рус ба ҳалқи тоҷик (Пётр Николаевич Боровиков, Вера ва дигарон), мавзӯҳои оид ба роли партия дар соҳтмони ҳаёти нави колхозҳо, муносибатҳои шахсӣ ва оиласӣ, ишқу муҳаббат (Нуралӣ, Шодигул) ва ғайра мақом доранд.

Мавзӯъоти асосии романҳои А. Серафимович «Сели оҳанин», С. Айнӣ «Доҳунда» ба ибтидои ташкили ҳаёти нави социалистӣ ва ҷангҳои гражданий дар мамлакат мансуб аст. Дар романи Раҳим Чалил «Шӯроб» мавзӯй ҳаёт ва муборизаи коргари тоҷик дар кони антишт асосӣ мебошад. Ҷӣ ин асарҳо ва ҷӣ асарҳои дигари бадей ҳаргиз дар доираи як мавзӯй маҳдуд намондаанд. Нависанда ҳамеша ҷанде аз мураккабиҳои зиндагиро ба миён меоварад. Чунин асарҳои сермавзӯъро асарҳои бисёрчиҳата (серпланд) мегӯянд.

Дар санъату адабиёт аз замонҳои қадим мавзӯҳои «абадӣ» амал мекунанд. **Мавзӯҳои абадӣ** дар адабиёти ҷаҳон аз макру муҳаббат, садоқату бевафой, маргу безаволӣ, рашку номус, ҳасисию хотамӣ, гуноҳ ва авғу ато, раҳм ё интиком ва ғайра иборатанд. Бо вучуди мураккабию муғидии мавзӯъоти «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар ин достон ишқи олии инсонӣ дар муносибатҳои Рустаму Таҳмина, Бежану Манижа, Сӯҳробу Гурдофарид, Сиёвушу Фарангис ва дигарон хеле писандад. Дар тӯли асрҳо мавзӯй муҳаббати олимакоми инсонӣ дар эҷодиёти шоирони форсу тоҷик ва мамлакатҳои Шарқи Миёнау Наздик вобаста бо номи Ҳисрав ва Ширин, Фарҳод ва Ширин, Лайлӣ ва Маҷнун, Юсуф ва Зулайҳо, Гулу Наврӯз сароида шудааст. Дар адабиёти Аврупои ғарбӣ ва рус дар як қатор мавзӯҳои абадии доир ба аҳди ишқу вафо ва бевафой, дӯстии адват ва ё дар мисоли ҳаёти шахсӣ иқдоми эътиroz мушоҳида мешаванд. Албатта, ин мавзӯъҳо дар ҳар давр аз тарафи нависандагони гуногунақида ҳар хел фахмида ва ҳал шудаанд.

Санъаткорони пешқадам дар мавзӯъҳои абадӣ ба зиддиятҳои синфии ҷамъияти худ сарфаҳм рафтани шуда, мақоми шаҳсҳои бедордилро дар муҳити даврони феодалий ва буржуазӣ баланд гузоштаанд.

Қаҳрамони асосии достони «Лайлӣ ва Мачнун» Қайс, ки шоир ва донишманди замони худ буд, дар натиҷаи оштинопазириаш бо ноадолатиҳои соҳти қабилавӣ ва банду бости дину шариат бо лақаби «Мачнун» (ошуфта, девона, чиннӣ) маҳкуми аъёну ашроф мегардад. Фарҳод барин баҳодурони меҳнатдӯсту покдил ва Ромеоҳои шефтаи дилбарон ба сабаби зишиҳои даврон дар роҳи ишқ қурбон мешаванд. Рустами дастон факат кувваи беназири ҷисмонӣ нест, ў тимсоли адлу инсоф, таҷассуми ватандӯстию инсонпарварист. Хотами Той рамзи саҳоватмандӣ ва нақӯкорӣ мебошад, ки бар ҳилофи сарватмандони зиҳнаю тангчашм ба ҳамаи одамони бебизоату бенаво дasti мадад дароз мекунад ва олихимматӣ нишон медиҳад.

Қаҳрамони лирикии Умарӣ Хайём, Абуалӣ ибни Сино, Ҳофиз, Сайдон Насафӣ, Шоҳин, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Байрон, Ҳейне ва дигарон хислати ошуబгарӣ ва балвогарӣ доранд. Абуалӣ ибни Сино дар рубоии машҳураш ҷамъбости ақидаи одамони пешқадам ва донишмандони муосирашро аз номи қаҳрамони лирикӣ бо саволу ҷавобҳои риторикий таънаомезона ба дороён хеле хуб баён кардааст:

Э кош, бидонаме, ки ман қистаме,  
Саргашта ба олам аз пай қистаме,  
Гар мукъбили<sup>1</sup>, осудаву хуш қистаме,  
Варна ба ҳазор дида бигристаме.

Шӯрангезии ин гуна рубоиҳо дар он, ки хонандагони ҳамон замонро аз вазъияту ҳолати ноҳинчорашон ҳабардор намуда, ба эътирози шаҳсӣ роҳ мекушоданд. Бар ҳилофи ин қабил образҳои ошуబдили шоирони некбину ҳайрҳоҳ ғависандагони иртиҷоу афтодарӯҳ беадолатии замонро дидани наҳоста, қаҳрамони ҳудро ба олами ғайр, ба само, ба боғҳои рангоронги ҷаннати номавҷуд бароварда, зоҳидӣ ва дунёбезориро тарғибу ташвиқ менамуданд.

Фақат дар замони мо имконпазир гардид, ки мавзӯи асари санъату адабиёт мазмуни комили иҷтимоӣ пайдо карда, иштироки озди одамро барои дигаргунии соҳти ҷамъият ва табиат пурра нишон диҳад. Муносибатҳои нави сотсиалистӣ на ин ки ба мавзӯъҳои «абадӣ» тағиироти катъӣ оварданд, балки мавзӯъҳои нав ба навро пеш ронданд. Дар байнҳи мавзӯъҳои зиёди ҷамъияти ва шаҳсӣ, қаҳрамонӣ ва лирикӣ мавзӯи меҳнати бошуурони одам мавқеи асосиро ишғол намуд. Меҳнат ҳамчун зебу зинати инсонӣ, ҳамчун асоси эҷоди илму дониш, ҳусну зебой ва мақсаду маром дар ҷои аввал гузашт. Ҳамин тавр,

<sup>1</sup> Муқъбили — соҳибиқбол, хушбахт.

мөхнатдүстій, идеяҳои ватанпарварын ва халқдустій мөхвари осори бадеи нависандагони советті шуд.

Мавзұй асархой санъату адабиётро, чи тавр ки гуфта шуд, хаёт муайян мекунад. Вале мавзұйтын чизе нест, ки бевосита зиндаги ба нависанда пешкаш мекарда бошад. Барои шакл гирифтани мавзұй санъаткор санаду маводи аз ҳаёт чамь овардаашро аз фикру зикр ва дилу чонаш гузаронида, онро бо тайюли бадеиаш пазонда сүфта менамояд.

Инак, мавзұй асари бадей бо **идея** узван марбут мегардад. Горький гуфтааст, ки асари бадей аз ҳалли се вазифаи аз ҳам чудонашаванда иборат аст: дар бобати чий навиштан, чий тавр ва барои чий навиштан. Агар мавзұй ба саволи дар хусуси чий навиштан қавоб диҳад, идея ба саволҳои барои чий, ба қадом мақсад ва чий тавр навиштан ба саволи санъаткорию маҳорат қавоб медиҳад.

Нависандаи асили, чунон ки боло зикраш рафт, баробари интихоби мавзұй ҳамеша мақсад ва масъалаи асосиро дар ин ё он асараш муайян мекунад. Ў дар тасвири воқеаҳо муносибати худро зоҳир намуда, ба воситай қадом персонажу образ амалий гардонидани ғояшро пешакӣ фикр мекунад. Суханвар тавассути изҳори муҳаббату нафрат бар воқеаю образҳо ҳукм мебарорад. «Мавзұй,— мегӯяд Горький,— идеяест, ки дар таҷрибаи муаллиф пайдо шуда, онро ҳаёт ба ў талқин мекунад, аммо вай дар маҳзани таассуроти муаллиф ҳанӯз ташкил наёфта меистад ва сонӣ, таҷассуми худро дар образҳо талаб карда, муаллифро тадриҷан ба кор медарорад»<sup>1</sup>.

**Мазмунни идеявиии асари бадей** Мазмунни идеявиии асари бадей бо мавзуют ва проблемаҳо ба анҷом намерасад. Ба замми

ин боз баҳои идеявӣ-эҳсосӣ ба ҳаёт шарти зарури осори бадеъ аст. Чернышевский дар ин ҳусус гуфтааст, ки асархой санъат бачуз «казнав оғаридан»-и зиндаги ва «шарҳу тафсир»-и он ба аҳамияти сеюм низ соҳибанд — онро «аҳамияти ҳукмнома бар ҳодисаҳои ҳаёт» мегуянд<sup>2</sup>. Маҳз дар баҳои идеявӣ моҳияти асари адабии бадей равшану барҷаста зухур мекунад.

Идея, ки мақсаду нияти санъаткор ва моҳияти асосии асарро муайян месозад, муносибати ўро низ ба воқеият комилан нишон медиҳад. Бояд гуфт, ки ғайр аз идеяи асосӣ дар асархой бадей идеяҳои фаръӣ (иловагӣ) низ вуҷуд доранд. Рафту равиши асар, мавзуу сюжети он бо идеяи асосӣ ва маънидоди он вобастааст. В. И. Ленин дар «Дафтарҳои фалсафӣ»-и худ таълим медиҳад, ки «Идея дониш ва саъю кӯшиш (ҳоҳиш [-инсон], ирова мебошад»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 27, М., 1953, стр. 214.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Эстетические отношения искусства к действительности.— Полн. собр. соч., т. 2, М., 1949, стр. 86.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 38, сах. 195—196.

Ин ё он идея ҳамеша бо сохти чамъиятӣ ва бо шароитҳои моддии ҳаёт вобастагӣ дорад. Боло зикр шуд, ки идеология ду хел мешавад. Идеяҳо низ ду хеланд: **идеяҳои иртиҷоӣ** (реакционӣ) ва **идеяҳои пешқадам** (прогрессивӣ). Агар идеяи иртиҷоӣ ба қувваҳои иртиҷоъ ва ҷаҳолатпарат такъя дошта, пешравии чамъиятро ба ақиб қашиданӣ шавад, идеяи пешқадам бо назарияҳои науву пешрав мусаллаҳ гардида, боиси тараққии чамъият мешавад. Қурбу манзалат ва аҳамияти идеяи пешқадам дар сурате меафзояд, ки агар вай маҷмӯи муносибатҳои истехсолии чамъиятӣ (базис)-ро низ ба хисоб гирад ва онро айнан инъикос намояд. Идеяи марксизм-ленинизм, ки идеяи пешқадамтарин ва революционитарини ҷаҳон аст, ба қулӣ барҳам додани синфҳои истисморкунандаро тарафдорӣ карда, барои сохтани чамъияти бесинфи коммунистӣ ва дар амал ҷорӣ намудани идеяҳои бародарӣ, баробарӣ ва дӯстии ҳалқҳо мубориза мебарад.

Инак, **идеяи асари бадӣ** — ягонагии ҳамаи тарафҳои мазмуни он, яъне мавзӯй, проблема ва баҳои **идеяйӣ-эҳсосии ҳаёти тасвишаванда** аст. Идеяи нависанда ҳамон андешаю фикрест, ки ў ба воситаи тасвири образҳои бадӣ ва манзараҳои ҳаёт рафтору кирдори иштирокчиёни асар ва ҳолату вазъияти ононро баён месозад. Аз ин рӯ ба равиши муайян ҳал кардани масъалаи асосии дар асари бадӣ гузошташуда, яъне муносибат ва баҳои нависанда баҳодисаҳои муҳимми тасвир кардагиаш идея номида мешавад. Маҳз идеяи асар дар муборизаи ҳалқӣ тарафдори кӣ будани нависандаро зоҳир мекунад.

Ҳамин тавр, асари бадӣ аз як чизи мукаммалу мураккаби идеяйӣ ва мушоҳидаҳои зиёди нависанда бар зиндагӣ иборат буда, дар фикри асосии муаллиф ҷамъbast меёбад. Масалан, идеяи асосии романи Горький «Модар» аз он иборат аст, ки нависанда роҳҳои умдаи муборизаи синфи байни буржуазияю пролетариатро ошкӯр карда, ба ғалабаи қатъии пролетариат боварии комил изҳор менамояд.

С. Айнӣ дар романи худ «Гуломон» идеяи озодии ҳалки меҳнаткаши тоҷикро дар мубориза бар зидди мустабидон ва ғалабаи мардумро ба туфайли Революсияи Қабири Октябрь нишон додааст. Раҳим Ҷалил дар романи «Одамони ҷовид» ғолиб омадани идеяи партии коммунистиро дар шаҳру қишлоқи Тоҷикистони шимолӣ, ғолиб омадани идеяи ҳочагии колективӣ ва шикаст ҳӯрдани бокимондаҳои душманони ҳалқ — босиҷиён, кулакҳо ва думравони ононро инъикос кардааст. Мубориза барои маданияти нави меҳнати дастҷамъӣ дар шаҳру қишлоқ ба воситаи образи Пӯлод Қодиров ва шарикони ў тасвир ёфтааст. Идеяи асари «Одамони ҷовид» солим буда, на факат аз устуворона ҷорӣ шудани сиёсати навин дар маҳалҳо

дарак медиҳад, балки инчунин нафрати хонандаро нисбат ба бокимондаҳои душманони синфӣ ва ҳар гуна қаҷравиҳо бар-меангезад.

Идеяҳои солиму зубдаи қаламкашони советӣ ба идеяҳои ҳалқӣ-демократӣ истинод дошта, дар айни замон рӯҳияи хонандаро ба чунин марому мизон ташкил ва тарбия мекунанд.

**Идея ва ҷаҳонбинии нависанда** Дар асарҳои санъату адабиёт, ки аксар ҳаёти табақаҳои гуногуни ҷамъияти ба тасвир гирифта мешавад, идеяҳо ҳам муҳталифанд.

Дар асари бадеӣ одамони гуногунтоифаю гуногунақида дар задухӯрд ва мунозираю муноқиша ҳақиқати зиндагиро ёфтанд ва муқаррар кардан меҳоҳанд. Асари бадеӣ ҳамин идеяҳо ва ху-лосаҳои заруриро бо фактҳои равшану мӯътакидона нишон медиҳад. Идеяҳои пешкадам ва инқилобӣ дар асари бадеӣ бо ному фаъолияти образҳои мусбат, идеяҳои иртиҷоӣ бо образҳои манғии асар вобастаанд. Маводи муҳимми ҷамъияти ва дуруст гузошта ҳал шудани масъалаҳои ҳозирзамонӣ асоси аҳамияти идеевии асарро таъмин менамояд. Махсусан асарҳои намоёне, ки зиндагониро ҳаматарафа нишон додаанд, доронд аҳамияту таъсири бузурганд.

Идея, ки инъикоси фалсафаи ҳаёт аст, ташаккули он дар фикри одамӣ як процесси мураккаби эҷодист. Пайдоши максаду нияти нависанда, албатта, аз ҳаёт ва шаҳсони зинда оғоз меёбад. Вале дар аснои ба ҳам омехта (синтез) шудани бисёр маводу воқеаҳои ҷамъияти синфи, ҳангоми аз зери қалами санъаткори равшанфикри он ҷамъият таровидани асаре аксар идеяи ў аз доираи ҷаҳонбинииаш берун мебарояд. Фикру мулоҳизаҳои Ф. Энгельс дар бораи эҷодиёти Оноре Бальзак ва В. И. Ленин дар бораи эҷодиёти Лев Толстой ба ҳамин маънӣ далолат мекунанд.

Ф. Энгельс замони ҳудро дар назар дошта, навиштааст, ки «сарфи назар аз нуқтаи назари муаллиф» асари ў доронд аҳамияти қалони сиёсию иҷтимоӣ шуда метавонад ва барои тасдики он Бальзакро мисол овардааст. «Дуруст аст, ки Бальзак,— мегӯяд Энгельс,— аз ҷиҳати нуқтаи назари сиёсиаш легитимист (тарафдори монархия — ҳокимијати подшоҳӣ) буд. Осори бузурги ў — марсияи паёпай бар инқирози ҷамъияти болой мебошад; таваҷҷӯҳи ў ба тарафи синвест, ки ба мурдан маҳкум шудааст ... Вале, ягона одамоне, ки ў дар бораи онон ба шавқу мафтуни ошкоро сухан меронад, ин душманони ашаддии вай — республикаҷиҳо — қаҳрамонони кӯча мебошанд ... инҳо одамонеанд, ки дар он замон (солҳои 1830 — 1836) ҳақиқатан намояндагони оммаҳои ҳалқ буданд. Ман ончиро яке аз фатҳу зафари барҷастаи реализм, яке аз хислатҳои арзандатарини Бальзаки кӯхансол мешуморам, ки ў маҷбур буд бар зидди таваҷҷӯҳи синфи ва ақидаҳои сиёсии ҳуд рафта, ногузириин таназзули аристократҳои дӯстлоштан ҳудро бинад ва ононро чун одамони мусибатзада тасвир кунад ва одамони ҳа-

кикии ояндаро дар чое **бинад**, ки онхоро фақат дар хамон чо ёфтани мумкин аст»<sup>1</sup>.

Энгельс дар ин чо равшан қайд кардааст, ки асари бар-частаи нависандай бузург агар раванди ҳаётро ҳаққонӣ, реалистона ба тасвир гирад, қатъи назар аз ҷаҳонбинии муаллиф процесси пешравии ҳаёт ва қувваҳои нав пайдо шудаистодай ҷамъият дар он амиқ ва ҳақиқатниброна ҷамъбости бадей мейбанд. Дар ҳақиқат, дар романҳои Бальзак муҳаббати ў ба ҷониби республикаи ҳост, ки ҳукмравои монархияро рад ме-карданд ва ба муқобили он муборизаи саҳт мебурданд.

Идеяи асарҳои Гоголь бо нияту мақсади бадеии нависанда ҷанде мувоғикат намекард. «Муфаттиш» ва «Ҷонҳои мурда» ба ҳонанда ба ҳулосаҳои революционӣ баровардан материал меподанд. Аз ин ҳуди муаллиф ба тарсу вахм меафтид. Идеяи «Мактуботи саид»-и И. С. Тургенев низ назар ба фикри эҷодии нависанда васеътар аст, чунки аз рӯи Ҷетирофи ҳуди муаллифи асар, вай ба соҳту низоми подшоҳӣ зарбаҳои саҳт мезад. Добролюбов навиштааст: «Асари бадеи на барои он ифодаи идеяи муайян мегардад, ки муаллиф дар вакти навиштани вай идеяшро пешакӣ мукаррар мекунад, балки барои он, ки фактиҳои вокеяни зинҷагие, ки аз онҳо ин идея ҳуд аз пайдо мешавад, муаллифро ба завъ овардаанд»<sup>2</sup>.

Идеяи объективии асари бадеи қадру қимати онро ташкил менамояд. Ҳангоми мутолиаи асари бадеи на факат ба таҳлили ҳуди нависанда ва бо тарзу тариқи ҳаллу масъалагузориҳои ў, балки ба ҷӣ гуна ҳонандаро ба идеяҳои азими ҳаётӣ ва ба ҳулосаҳои чукури фалсафӣ овардани ў низ бояд диккат дода шавад. Ҳамин тавр, эҷодиёти нависандай ҳақиқатнигори ҷамъияти синғӣ ва материали ҳаётии тасвиркардаи ў назар ба ҷаҳонбинииаш васеътар мегардад, ҳарчанд ки ҷаҳонбинӣ ҳатти асосии эҷодиёти қаламдастро ташкил менамояд.

Намунаи дигари таҳлиле, ки ҳусусиятҳои ҷаҳонбинии на-висанда ва дар айни замон материали объективиро маънидод кардани санъаткори ҷамъияти синғӣ ба назар гирифта шудааст, мақолаҳои В. И. Ленин дар бораи Лев Николаевич Толстой мебошанд. Ленин нишон додааст, ки эҷодиёти Л. Толстой муҳити таърихии замони ҳудро бузургворона инъикос намудааст ва фикру мулоҳизаҳои Толстойро фақат бо донистани ин муҳит фахмидан мумкин аст.

В. И. Ленин дар мақолаи ҳуд «Л. Толстой, ҳамчун оинай революцияи рус» навиштааст: «Зиддиятҳои дар асарҳо, ақидаҳо, таълимотҳо ва дар мактаби Толстой будагӣ — ҳақиқатан ҳам беандоза қалонанд. Аз як тараф, санъаткори гениалиӣ, ки на танҳо манзараҳои ҳаёти русро бехамто тасвир кардааст, балки инчунин асарҳои аълосифати адабиёти ҷаҳонро эҷод кардааст. Аз тарафи дигар — помешники дар роҳи Исо дарвеши-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе. М., 1958, стр. 73.

<sup>2</sup> Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., в 6-ти томах, т. 2, 1935, стр. 327.

кунанда. Аз як тараф, эътирози ба таври шоёни дикқат пурзўр, ростқавлона ва самимй ба мукобили дурӯг ва сохтакории чамъиятй,— аз тарафи дигар, «толстойчй», яъне одами беиродаи фартути зиёнкоре, ки интеллигенти рус ном дорад ва дар пеши мардум мушт бар синаи худ зада мегўяд, ки: «ман одами ганда, ман қабех ҳастам,’ аммо бо худтакмилдиҳии маънавӣ машғулам; ман дигар гӯшт намеҳӯрам ва акнун бо котлетҳои аз биринҷ пухташуда рӯз мегузаронам». Аз як тараф, танкиди берахмонаи истисмори капиталистӣ, фош кардани ҷабру зулми ҳукумат, фош кардани мазҳакаи (комедияи) суд ва усули идоракуни давлат, ошкор кардани тамоми беху буни зиддиятҳои байни афзоиши боигарию комёбихои тамаддун ва афзоиши қашшоқӣ, ҷаҳолату азобу уқубати оммаҳои коргарон; аз тарафи дигар,— тарғиботи қаландаронаи бо зӯй ба шарр мукобилатнакунӣ»<sup>1</sup>.

Ленин кайд мекунад, зиддиятҳое, ки дар ақидаю таълимоти Толстой ҳастанд, тасодуфӣ набуда, балки ифодаи он шароити, пурхтилофест, ки ҳаёти рус дар сеяки охири асри XIX дучори он гардида буд. ...Толстой чун пайғамбаре, ки рецептҳои (дастурамали) нави начот додани инсониятро қашф карда бошад. ҳандаовар аст. Аммо Толстой чун ифодакунандай он идеяҳо ва он аҳволи рӯҳие, ки то вакти ба ҳуҷум гузаштани револютсияи буржуазӣ дар Россия дар байни миллион-миллион дехконони рус ба амал омадаанд, бузург аст. В. И. Ленин дар мақолаи дигараш «Л. Н. Толстой» навиштааст: «Аҳамияти ҷаҳонии ў ҳамчун санъаткор, шӯҳрати ҷаҳонии ў ҳамчун мутафаккир ва тарғиботчӣ, ҳам ину ҳам он, аҳамияти революцияи русро ба таври худ акс мекунонад»<sup>2</sup>.

В. И. Ленин борҳо ду ҷиҳати аҳамияти эҷодиёти Л. Н. Толстойро таъкид намуда, ба ҳулосае омадааст, ки ин санъаткор сабаби ҳама гуна разолату қабоҳат будани мутлақияти подшохиро медонист, аммо тарзу тарики муборизаро ёфта ната-вониста, роҳи сарбастаи «худтакмилдиҳии ахлоқӣ»-ро тарғиб менамуд. Дар ҳақиқат, зиддиятҳои мағкуравӣ ва эҷодии Толстойро вобаста бо шароитҳои зиндагии ҳаёти руси он замон баҳо додан моро ба ҳақиқати ҳол наздик меорад. Аз ин ҳама маълум мешавад, ки ҳуди таҷрибаи ҳаёти чамъиятӣ меъёру мизони дуруст ва ё нодуруст будани мазмун, мавзӯъ ва идеяи осори санъаткор буда, мажӯз ҷунин таҷриба ба асари бадӣ баҳои ҳаққонӣ дода метавонад.

Ин назарияи класикони марксизм-ленинизм ба суханварони забардасти санъату адабиёти гузаштai миллиатҳои дигар, аз ҷумла ба адабиёти форсу тоҷик низ тааллук дорад. Рудакиу Фирдавсӣ, Ҳайёму Носири Ҳисрав, Ҳофизу Қамол, Мушғикиу Сайдо, Донишу Шоҳин ва бисёр дигар бузургон бо вуҷуди

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 15, саҳ. 201.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 16, саҳ. 350.

фарзанди замони худ — замони феодалӣ будан ва ба қонуниятҳои дину шариат ва расму оини мусулмонӣ итоат доштан, бо назарӣ дақики дунёомузӣ ҳаётро ҳаматарафа диданд. Онҳо ҳамчун адибони ҳақиқатнигор дар натиҷаи мушоҳидакорӣ ва дақиқназарӣ ба ҷизҳое ва ҷохе дар даврони худ пайхас рафтаанд, ки аз назари мардуми оддӣ пинҳон мемонд.

Вусъати таҳайюлоти бадеии ин донишмандон ба дарачае буд, ки онҳо бо баёни ишку муҳаббат, панду насиҳат, хулқу одоби инсонӣ маҳдуд нашуда, сарфи назар аз ақидаю ҷаҳонбиниашон ҳақиқати талху ногуори замони худро саҳт танқид карда, ҳаёти дигар, соҳти ҷави иҷтимоиро орзу намудаанд. Умарӣ Ҳайём дар яке аз рӯбоҳиояш бедарак талабори олами дигар нашудааст:

Гар бар фалакам даст будӣ чун яздон,  
Бардоштаме ман ин фалақро зи миён  
В-аз нав фалаке дигар ҷунон сохтаме,  
К-озода ба коми дил расидӣ осон.

Ҳофиз аз яъсу навмедиҳои зиёди мардуми даврони худ ба норозигию таарруз омада, дигар побандии ҷабру ситам буданро тоқатнапазир дониста, беибо гуфтааст:

Чашми осоиш кӣ дорад аз сипехри тезрав?...  
Оламе дигар бибояд соҳт в-аз нав одаме.

Агар Бальзак, Л. Толстой ва баъзеи дигар нависандагони Аврупою рус дар изҳори ақидаҳои пешқадамонаашон ба амалиёт ва болоравии қувваҳои реалии муборизони мамлакати худ такя дошта бошанд, дар шароитҳои асримиёнагии Шарқ санъаткорони форсӯ тоҷик орзухои неки худро оид ба шаклҳои баркамоли ҷамъияти инсонӣ дар ҳаёл ифода мекарданд.

Инак, аз баҳснапазирӣ таълимоти марксизм бармеояд, ки «ҷаҳонбинӣ барои маърифати бадеии олам роли бузург мебозад ва аз ин рӯ ба эҷодиёту ҷаҳонбинӣ айният додан нашояд, ҷунон ки ҳаммаъни донистани ҷаҳонбинии нависанда бо ақидаҳои сиёсии ўғайри имкон аст. Ҷаҳонбинии санъаткор назар ба таваҷҷӯҳу адовати сиёсии ўғомангустар аст»<sup>1</sup>.

Чунин вазъият, яъне гуногуни ҷаҳонбинию ҳақиқати воқеӣ дар адабиёти советӣ низ мушоҳида мешавад. Баҳусус он дар солҳои 1930 — 40 ва ибтидои солҳои панҷоҳ (1950 — 52) авҷ мегирад. Чунон ки боло қайд шуд, соҳти ҳукumatдории И. В. Сталин ва шарикони ўқӣ, ки системаи волюнтаризм<sup>2</sup> ва терроризм (даҳшати одамкушӣ)-ро пеш гирифта, бар зидди аклу илм ва донишу донишмандон муборизаи бераҳмона мебурданд,

<sup>1</sup> М. Б. Храпченко. Типологическое изучение литературы.— Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1975, стр. 250.

<sup>2</sup> Волюнтаризм — ақидаи фалсафаи идеалистӣ, ки иродаро қувваи асосӣ инкишофи ҳасти мешуморад, қонунияти объективиро дар табиат ва ҷамъият инкор мекунад.

дар байни халқ ошубу изтироб ба миён меовард. Адибони советі ба идеяхой коммунисті содик монда, аз як тараф, бо асархой арзандаи худ ба бунёдкории коргару дехкон ва зиёйёни ҳалолкор барои сохтани ҷамъияти сотсиалисті илҳом мебахшиданд. Аз тарафи дигар, бо назари ҳақиқатнигорӣ бар зидди. бедодиҳо ва мисли оби ҷӯй равон шудани хуни мардуми советі баромада, мутлақияти ҳукмфармои гурӯҳи сардорони давлати он замонро ҳадафи танқид менамуданд.

Нависандагони советӣ, аз ҷумла Михаил Булгаков дар пъесаҳо ва романҳояш «Устод ва Маргарита» («Мастер и Маргарита»), «Сагдил» («Собачье сердце»), Варлаам Шаламов дар ҳикояҳояш, Анатолий Рыбаков дар романаш «Бачагони Арбат» («Дети Арбата»), Василий Гроссман дар романни дугонааш «Барои кори ҳақ» («За правое дело») ва «Ҳаёт ва такдир» («Судьба и жизнь»), Андрей Платонов дар «Чохбун» («Котлован») ва «Баҳри Ювениль» («Ювенильское море»), Юрий Домбровский, Владимир Набоков ва Леонид Бородин дар асархояшон, Владимир Дудинцев дар романни «Зиндагӣ на танҳо бо нон...» («Ни хлебом единым»), Борис Пастернак дар романаш «Духтур Живаго», Александр Солженицын дар романҳояш «Галаҷазираи ГУЛАГ» («Архипелаг ГУЛАГ») ва «Як рӯзи Иван Денисович» («Один день Ивана Денисовича»), Ҷумъа Одинаев дар романни «Гузашти айём» ва баъзе дигарон барои хифзи демократии сотсиалистӣ, омили инсон ва тамаддун доду фарёд бардошта, хонандаро аз зиндагии казармамонанди умумӣ меогоҳониданд.

Аксари ин қаламдастон маҳз барои ҳақиқатгушишон ба таъкибу думболатиро дучор шуда, барои танқиди воеаҳои фоҷиавии давраи маъмурӣ-фармонфармои Сталину Берия ва давраи сукуту рукути Н. С. Хрущев ва Л. И. Брежнев асархояшон солҳои мадид аз нашру чоп боздошта мешуданд. Як идда истеъдодҳо ба ҷазоҳои носазо гирифтор гардида, баҳше катл ё фирори ватан ва бархе азобу азияти саҳти бадарғагиро дар Сибирь аз сар мегузарониданд. Кӣ ба фоҷиаҳои дӯзахии ин кишвар тоб оварда, аз он ҷо бемору нотавон бармегашту кӣ авабӣ дар замини он ҷо меҳобид.

Александр Солженицын, ки яки онҳосту мусибати саҳти бадарғагиро паси сар карда буд, ҳоло аз нависандагони ҳақиқатнигорӣ боистеъод шинохта шудааст. Ӯро дар давраи роҳбарии Н. С. Хрущев аз мамлакат ронданд. Ҳоло ӯ дар марзе на ҷандон қалон, ки дар наzdикии шаҳри Кавендиши шимолии ШМА воқеъ аст, зиндагӣ мекунад. А. Солженицын дар романаш «Архипелаг...» навишиштааст: «...селаи солҳои бисту нӯю сӣ дарёи дилнишини Объ понздаҳ миллион (мумкин ки аз ин ҳам зиёдтар) дехотиёнро ба дашту анбӯҳи ҷангали ноҳияи шимолӣ тела карда бурд...»

Сонӣ, селсаи солҳон чилу ҷору-чилу шаш дарёи меҳрубони Енисей тавассути кубурҳои обгузар ҷанд миллатҳои кулл ва

миллион-миллионҳо асиронро ба Германия ронда бурд, ки баъдтар кисме баргаштанд...

Селаи соли сию ҳафт бошад, инчунин одамони мансабдор, коркунони собиқ партияйӣ, одамони маълумотнокро гирифта бурд, дар байни онҳо чӣ қадар бегуноҳон дар шаҳр заҳмдору мачруҳ шуда монданд, ки дар он қатор қаламдастон низ кам набуданд; акнун ҳама хамвора мегӯянду менависанд ва ёдовар мешаванд: соли сию ҳафт! Бахри беканори ғаму андӯхи ҳалқ!

Нагуфта намонад, ки ин ҳама ба пешравии маданият ва санъату адабиёти советӣ осеби зиёд нарасонда намондааст. Фақат кунун ба шарофати давлати комилхукуқ Ҷӯён шудани ҷумҳуриямон дар доираи мамлакат, с. ИҶШС ва ба муносабати ҷорӣ гардиданӣ раванди демократӣ ва ошкоргӯй, ин асарҳо пай ҳам ба табъ расида дастраси оммаи васеи ҳонандагон гардидаанд.

Бояд гуфт, ки санъату адабиёти тоҷику ӯзбек аз ин бедодихо ба канор намонда буданд. Агар дур нарафта, таҳдиди маргу маҳбусии ба сари устодон Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ, Ҷалол Икромӣ, Ҳолик Мирзозода ва байзе дигарон омадаро дар соли 1937 ёдовар шавем мақсад равшан мегардад. Барои мунаварфирӣ ва танқиди ноқисию норасонҳои илму адаб ва ашҳоси нопоки замонасоз аз байни зиёйени илму бадеиёти тоҷик — рафиқон Тӯракул Зехнӣ, Раҳим Ҳошим, Ғани Абдулло 10 — 15-солӣ ӯқубату машаккатҳои «Архипелаг ГУЛАГ»-ро паси сар карда бозгаштанд. Онҳо боз ба кори илмӣ-эҷодиашон бо иштиёки том шурӯъ карда, дар ин самт корнамоҳо намуданд. Мутаассифона, Алихуши Наистонӣ баринҳо барнагаштанд.

Ба ҳамин тарик, асари бадеӣ умуман, адабиёт махсусан бо тамоми унсурҳои таркибии худ иҷтимоист. Дар онҳо ақидаҳои гуногун ҳамеша дар задухӯрданд. Вале онҳо ҳамчун навдаҳои як танаи дараҳт дар атрофи идеяи асосӣ амал мекунанд. Дар як ҳолат идеяи танқид ва инкори соҳти ҷамъияти мавҷуда бошад, дар ҳолати дигар идеяи ягон тарзи ислоҳоти нави рӯзгор ё қашфиёти революционии ягон воқеа ва илму эҷод, монанди фатҳи коинот ва ғайра мебошад. Нависандай бомаҳорат идеяҳои гуногунро дар лаҳзаҳои мусоид истифода бурда, кушиш мекунад, ки идеяи асосиро дар пеши назари ҳонанда равшантар ва барҷастатар гардонад. Масалан, М. Турсунзода дар силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» ба идеяҳои зиёду гуногун муроҷиат мекунад: идеяи одами советӣ, идеяи «соҳибони сафедпӯст» — мустамликадорони англisis, ки дар сарзамини Ҳиндустон 200 сол ҳукмронӣ кардаанд, идеяҳои ҳиндувони гуногунақида — коргари ҳинд, дәҳкони ҳинд, роҷҳо (зaminдорон), бараҳманҳо (rӯҳониён) ва гурӯҳу табақаҳои рангоронг. Дар байни идеяҳои гуногуни тоифаи одамон идеяи озодӣ, истиқлолият ва демократия, инсондӯс-

тии советъ ва интернатсионализми пролетарий дар асар бо шавкъ (пафоси) бузург садо медиҳад.

Мавзӯй ва идеяи асар ҳамеша алоқаи адабиётро бо хозирзамон муайян мекунанд. Навигарии мавзӯй ба тарики ҳатмӣ ба навигарии идея меорад ва баръакс.

## 2. ОБРАЗИ БАДЕЙ

**Образи бадей** Образ — калимаи русӣ буда, ба маъни тасвир, сурат, мучассама ё шакл фаҳмида мешавад. **Образи бадей** — шакли маҳсуси дарк намудани ҳаёт ва воситаи ифодаи афкору эҳсоси санъаткор мебошад. Вай факат ба санъату адабиёт хос буда, ба сифатҳои муайян соҳиб аст. Образи бадей дар таҳайюти санъаткор пайдо шуда, ба ин ё он шакли моддӣ (ҳайкалтароӣ, мусиқӣ, суханварӣ) барои тамошобин, сомеъ ва хонанда мучассам карда мешавад. Дар образи бадей муносибати хиссии зехнӣ санъаткор нисбат ба вакоئи ҷаҳон баҳам гудохта мегардад. Ин ба адабиётшиносон асос медиҳад, ки дар бораи забони санъат чун забони тасвири сухан ронда, пешаварии нависандаро дар ибрози идеяҳои эстетикий ва идеалҳои олий ба таҳлил гиранд.

Ҳар як намуди санъат барои ифодаи мазмуни маънавии худ маводу соҳти маҳсус дорад. Образи бадеии санъати меъморӣ дар ҳолати сукунат-бехаракатӣ, санъати рассомӣ дар сурати тасвири, адабиёт дар вазъияти рӯҳафзӣ ва серҳаракатӣ-амалиёт, мусиқӣ дар ҳолати оҳангӯ наво ва овозхонӣ таҷассум мейёбад. Образи бадей дар як жанр дар образи инсон ё ҳайвонот, дар дигар жанр чун образи табиат ва манзараҳои он, дар навъи сеюм дар образи шаъиӯ ашё, дар навъи ҷорум дар образи омезиши амалиёти одаму муҳит намоиш мейёбад. Образи бадей факат аз мушоҳидаю мулоҳиза иборат набуда, қабл аз ҳама маъни таассурот, эҳсосот — шодкомӣ ё ғаму андӯҳ дорад. Худи ҳамин шаҳодати он аст, ки асари ба тамошобин, шунаванда ё хонанда маъқулу мақбуломада аз мукаддамоти санъат аст.

. Таълимоти В. И. Ленин «назарияи инъикос» асоси илмии мағҳуми образ ва образнокии бадеӣ дар санъати реалистӣ мебошад. В. И. Ленин роли таҷрибаро дар маърифати мазмуну моҳияти воеиент чун меъёри ҳақиқат пешбарӣ карда, гуфтааст: «Ҳамаи донишҳо аз таҷриба, аз эҳсосҳо, аз идрокҳо пайдо мешаванд. Реалияти объективӣ манбаи идрок аст»<sup>1</sup>. Бо воситаи образҳои бадеӣ идрок кардани ҷаҳон, мисли тафаккури илмӣ, ба фаҳмидан ва азҳуд намудани ҳақиқати объективӣ равона шудааст. Вале, чи навъ ки боло ишора рафт, илм ҳаёти воеиент ба шакли ҷамъбости мантиқӣ — бо мағҳумҳои мӯчаррард, бо қонуният ва категорияҳо инъикос мекунад, образи ба-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо. ч. 14, саҳ. 138.

дэй бошад, дар санъату адабиёт вокеаҳои умумиро ба шакли конкрет ва фардй аз нав эхъё менамояд. Яъне аз он чо, ки мафхумхои мантиқӣ хоссай илманд, ягонагию яклухтии эҳсолоту таассурот хосияти образҳои санъат мебошанд.

Ин факт дар шеъри «Сайёхи хинд»-и М. Турсунзода равшан ба назар мерасад:

Гуфтам: «Эй сайёхи хинди кобулӣ,  
Қӯдаки хурдию дар ҳукми гули.  
Ҷисми хурдатро ба пушти Ҳиндукӯш  
Кӣ ҳаво дод, аз чӣ мегардӣ ҳамӯш?  
Е туро баҳти сиҷҳат рондааст?  
Боди ағонӣ магар паррондааст?...  
Е қасе гуфтат, ки дар Ҳиндустон  
Ризки инсон аст чун оби равон?...

Дар ин саволҳои нотиқонаи пайдарпай агар, аз як тараф, дар образи мушаххаси ағонбача тақдири ў барин бачагони бенавою сарсони хинд ва дигар қавмҳои мазлум ба тарики ҷамъбаст ҷифода ёфта бошад, аз тарафи дигар, ҳисси тааҷҷубу таҳайюри шоири советӣ вазъияти ноҳинчори ин наврасҳоро ба онҳо фаҳмонида, ба мубориза камар бастанро тавсия на-мудааст.

Бинобар ин ҳам образи бадеиро фикри ҳисшаванда мегӯянд. Образ, аз як тараф, соҳиби фардияти муайян аст, аз тарафи дигар, ҳислатҳоеро, ки барои доиран васеи ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва ӯдамони гуногун ҳос аст, ба андозае дар бар намудааст. Дар асоси ин гуфтан ҷоиз аст, ки **образи бадей таҷассуми ҳаётти вокеист, ки ба шакли фардӣ-индивидуалий дар асар тасвир меёбад**. Образ ҳаётро дар ҳодисаҳои ҷудогонаи вай, дар мисоли предмете ё шахсе, ки дорои ҳусусиятҳои ҳоси ҳуд аст, ҷамъбаст мекунад.

Образҳои безаволе, ки аз тарафи классикони бузурги ҷаҳонӣ то ба дараҷаҳои баланди типи адабӣ тасвир шудаанд, ба мисли Дон-Кихот (М. Сервантес), Гамлет (В. Шекспир), Андрей Болконский, Наташа Ростова (Л. Толстой), Татьяна (Пушкин), Фарҳод ва Ширин (Низомӣ), Лайлӣ ва Маҷнун (Ҷомӣ), Комде ва Мудан (Бедил), Фирдавсӣ (С. Улуғзода) ва дигарон ҳакиқати характерҳои конкрети таъриҳӣ, миллӣ ва иҷтимоӣ-ро якҷоя бо ҳислатҳои умумииҳонсий дар ҳуд омехтаанд. Павел Корчагин (аз романи Н. Островский «Обутоб ёфтани пулод»), Олег Кошевои (аз романи Фадеев «Гвардияи ҷавон»), Ёдгор (аз романи С. Айнӣ «Доҳундӣ»), Қодир ва Ҳасан (аз достонҳои М. Турсунзода «Писари Ватан» ва «Ҳасани арабакаш»), Собир (аз повести С. Улуғзода «Субҳи ҷавонии мо»), Ҷавлат, Ҳол, Ақбар ва Пӯлод Қодиров (аз романи Раҳим Ҷалил «Шӯроб»), Мехрӣ Ҳоркашова ва Гулбаҳор Қодирова (аз достони М. Миршакар «Дашти ҷаванд») ва бисёр дигар

<sup>1</sup> М. Турсунзода. Сайёхи хинд.— Осори мунтаҳаб, ч. II. Душанбе, 1981, саҳ. 29—30.

образҳои адабӣ давраҳои муайяни иҷтимою сиёсӣ, давраҳои мубориза ва муҳолифатҳои гуногуни замонаро дар ҳуд акс менамоянд.

Образҳои маҳсули нуктаи назари объективӣ ва субъективии санъаткоранд. Вале онҳо аз ягон ҷои номаълум пайдо намешаванд. Образ дар натиҷаи омӯхтани ҳаёти реалий ба вучуд меояд. Нависанда пеш аз он, ки асаре эҷод қунад, одамон ва зиндагиро хуб меомӯзад, онро ҳаматарафа дарк менамояд, бâъд аз омӯхтани масъалаҳои бисёри ҳаёт мухимтаринашро интихоб карда, мақсад ва ниятшро бо воситаи образ ифода менамояд.

Масалан, дар повести Пушкин «Духтари капитан» чунин масъалаҳои мухимми замони ӯ ҳал шудаанд: ҳам проблемаи калони таъриҳӣ (муносабати дворянҳо ва деҳқонон, шуриши деҳқонон бо сардории Пугачёв), ҳам манзараҳои зиндагии ҳамон вакт ва муҳити дарбори Екатерина, ҳам ҳаёти шахсии Гринёв, ҳам тасвири манзараҳои табииати Русъ ва ғайра. Образҳои бадеии ин асар — Гринёв, Маша, Савельич, падару модари Маша, Пугачёву ҳаммаслакони ӯ чун ифодакунандагони нуктаи назар ва ниятҳои бадеии нависанда дар пеши назари ҳонанда як-як ҷилдигар мешаванд. Дар романӣ Ч. Икромӣ «Духтари оташ» низ масъалаи мухимми ҷамъияти тоҷикон, бедории шуури синфиранҷбарони Осиёи Миёна, муборизаи ҳалқи тоҷик барои озодиаш (дар давраи ҳукмронии намояндаи охирини ҳонадони манғитиён — амир Олимҳон) бо воситати образҳои Дијором-каниз, Аҳмади машкоб, Асо, Фирӯза, Ҳайдаркул ва дигарон баён мегардад.

Образ ҳамчун маҷмӯи лавҳаҳои ҷудогони ҳаёти йинсон, пеш аз ҳама, тасвири ҳаракети муайяни иҷтимоиро, ки дар маркази ин лавҳаҳо мейстад, дар мадди назар мегузорад. Ҳуди ҳамин лавҳаҳои ҳаёти ҷинсон, образ номида мешавад. Нависанда бо воситаи образҳо зисту зиндагонӣ, кору кирдор, вазъияти рӯҳӣ (хурсандӣ, маъюсӣ) ва дигар лаҳзашои ҳаёти одамро инъикос менамояд. Ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад, ки ин ҳама ҳусусиятҳои одамиро дар асари бадеи ҳарҷониба нишон дихад. Одам ҳамчун объекти асосии асари бадеи дар ҳолате образи адабӣ мешавад, ки рафтори ӯ ҳам дар ҳаёти шаҳсияш ва ҳам дар ҳаёти ҷамъияти — дар истехсолот, дар соҳаи сиёсату маданият ва ғайра тасвир гардад. Вазифаи тарбиягари образи бадеи ба табииати бадеии он алоқаӣ зич дорад. Образ воситати асосиест, ки ба ақлу хис ва иродай одамон таъсири идеяйӣ-эстетикий гузошта, онро ба ҷунбишу такон ва ба дигаргун соҳтани воқеяни зиндагӣ сафарбар мекунад. Таъсири ҳаяҷоновари образи бадеи ба василаи фаъоли тараккиёти маданияти эстетикии одам мубаддал ҳоҳад гардид.

Образҳои санъату адабиёт, ки ифодакунандагони идеяҳои

мухталифанд, дорой сифат ва ахлоқу одоби муайян мебошанд. Иң аст, ки дар асархой бадей, ҳамеша дар қатори образхой мусбат, образхой манғый низ амал мекунанд. Дар асархой санъат ва адабиёт дар байни қувваҳои аз байн рафтаистодаю қувваҳои навбарамади ҷамъият мубориза ҳамеша дар ҷӯшу ҳурӯш аст. Масалан, гурӯҳи образхой мусбати «Гуломон» — Кулмурод, Эргаш ғулом, Сафар ғулом, Мұхаббат, Ҳасан, Фотима ва бисёр дигар намояндағони халқ ба мүқобили гурӯҳи образхой манғый — Үрмөн-Полвон, Раҳимбай, Ҳайт Амин, Кутбия, Ҳамдам-Фўрма ва дигарон доимо дар задухўрд ҳастанд. Дар чунин вазъиятанд образхой мусбату манғии романи С. Улуғзода «Фирдавсӣ», романы Ч. Икромӣ «Ҳатлон».

Зиддияте, ки дар асари бадей дар байни образхой мусбату манғый вуҷуд дорад ва муборизаи ногузире, ки дар байни қувваҳои науву қўҳнаи ҷамъият меравад, низои адабӣ (конфликт ё худ коллизия) асари бадей ном дорад.

**Низоу нифоки асари бадей** Низоу иҳтилофоти асари бадей дар адабиёт шиносии умумий бо қалимаи лотинӣ **конфликт** маъмул аст. Маънои истилоҳи он ба ҳам бархўрдани рафтору атвор, нуқтаи назар, идеяҳо, эҳтиросу эҳсосот, саъю қўшиш ва манғиатҳои муҳталифи иштирокунандагони асар мебошад. Ҳаёти вожеи пур аз носозгории объективӣ буда, худи он манбаъ ва асоси низоу нифоқ аст. М. Горький навиштааст: «Ҳаёт пур аз драма, пур аз зиддиятҳои бузургу ҳандаовар аст». На фақат муборизаҳои байни қувваҳои иҷтимоию синфҳо, инчунин муборизаи ғояҳо ақидаҳо зиддияти зиндагиро ташкил мекунанд. Майлу тамоюли тараққиётчи ҷамъиятӣ худ аз худ зиддиятҳои драмавии зиёдеро дар бардорад, ки он дар осори санъату адабиёт бевосита ё бавосита, ошкор ё ниҳонӣ амал мекунад. Санъату адабиёт мазмун ва шаклро барои асархой бадей аз ҳамин задухурдҳои ҳаёт мегиранд. Зиддиятҳои зиндагӣ бо тамоми рангорангашон ба наомулҳои гуногун зоҳир шаванд ҳам, мазмуни конфликт аз муборизаи байни ҳусну зиштӣ ва начибию палидӣ, аз мақсадҳои ой ва қабоҳату разолат иборат мебошад, ки ба он аз мавқеи идеали эстетикии пешқадами ин ё он замон баҳо дода мешавад.

Аз ин рӯ «конфликт чун асоси таркибии осори адабӣ бўиборо туъбирхои муайянни бадей баён мегардад. Чӣ барои интиҳоби конфликт ва чӣ дар таҷассуми шоиронаи он муқаддамоти идеявии эҷодиёт возеҳ зоҳир мешавад. Вале дар ин ҳолат набояд, ки он аз иҳтилофоти доҳилии асар ва кушоиши он чудо (мустакил) истад»<sup>1</sup>.

Низои бадеии повести тарҷумаиҳолии С. Улуғзода «Субхи чавонии мо» хеле мураккаб аст. Вай дар асоси задухурди байни қувваҳои гуногуни иҷтимоӣ: аҳли меҳнат — Умархон, Обид-

<sup>1</sup> М. Б. Храпченко. Типологическое изучение литературы.— Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1975, стр. 258.

хоча, Додобои дуредгар, Ершов, Николаев, Қаҳхор амаки шикорчӣ, Қурбони ширинкор, Зокир-Командир ва аз занҳо Шарофат, Нисохон, тӯта Люба, тӯта Маша ва дигарон бар зидди кувваҳои иртиҷои — бойҳои золим, заминдорон ва босмаҷиён соҳта шудааст. Образи Умархон чамъбости моҳияти зиндагии насли қалонсол, ифодаи характер ва хислатҳои чунин персонахҳои мусбати асар мебошад, ки тадриҷан ба дараҷаҳои баланди маданияти меҳнату ҳаёти маший мерасад.

Ғайр аз ин, зиддияти кувваҳои наву кӯҳна дар повесть равшан ҳувайдост. Гурӯҳи ҷавонони повести «Субхи ҷавонии мо» — Собир, Солех, Муродхон, Сулаймонов, Азиз, Карим, Шамсуллоев, Нишон, Арзуманов, Таня, Эрматов ва дигарон, ки кувваи боиктидори чамъиятианд, ҳамчун намояндагони зиёйёни навпайдо бар зидди тарафдорони ҳаёти собиқа, ба муқобили муштазӯрон, рӯҳониён, миллатчиёни буржуазӣ ва урғу одатҳои бою феодали мубориза мебаранд. Образи қаҳрамони марказии повесть Собир чамъбости моҳияти ҳамин процесси инкишофи воеҳаҳо, таҷассуми симои ҷавонони фаъоли он солҳо мебошад. Муборизаи байни аҳли меҳнат ва муфтҳӯрон, байни комсомолецҳо ва ҷоҳилону кӯҳнапарастон дар ин асар аз мавқеи идеяҳои олии ҳозирзамон шиддат ёфта, ниҳоят, ғояҳои нави сотсиалистӣ ва мағҳумҳои тозаи маънавиёт тантана меқунад.

Ба ҳамин тарик, махсусияти мазмуни конфликт дар муборизаи байни зебоию ҳиссу фикри салим ва разолату қабоҳат ҷо гирифта, баҳои онҳо мебоист дар партави идеали эстетикии пешқадами ин ё он замон ҳал гардад. Санъату адабиёти реалистӣ низоъҳои ҳаётиро ҳақиқатнигорона ба таҳлил оварда, дар шакли задухӯрди характерҳои типӣ дар вазъияти типӣ нишон медиҳад.

Роли конфликт дар адабиёт танҳо ба тасвири тарафҳои рангини ҳаёти воеҳӣ вобаста нест, ҳусусиятҳои ҳоси намуду жанрҳо ва воситаҳои типсозӣ низ дар он таъсир дорад. Таъсирни конфликт дар асарҳои эпикӣ — роман, повесть, дар асарҳои драмавӣ — пьеса, кинофильмҳо ва махсусан дар Фочия (трагедия) қавитар аст. Дар асарҳои лирики конфликт бо воситаи ифодаи эҳсосоту таассуроти ҳуди шоир, одамони гуногун ва муносибатҳои онон нишон дода мешавад.

Санъату адабиёти буржуазӣ дар замони ҳозира ба ҳақиқати зиндагӣ дигар ҳел назар карда, низоу мусодимаҳои тундутези байни меҳнату капиталро рӯпӯш мекунад. Факат санъати ҳақиқатнигор муборизаи боадолати мазлумонро бар зидди ҷабру тааддии сармоядорон ошкоро нишон медиҳад ва одамони оддии меҳнатро барои тантанаи идеалҳои пешқадами чамъияти рӯхбаланд менамояд. Мехру муҳаббати бепоёни нависандай советӣ доимо ба манфиати меҳнаткашон ва бар зидди душманони ҳалқ нигаронида шудааст.

**Персонаж** калимаи лотинӣ (personaj) буда, тарҷумааш маъни шахс, симоро дорад. Иштироккунандай асари эпикӣ ва пъесаҳои саҳнавиро персонаж меноманд. Мағҳуми персонаж назар ба қаҳрамон, ки иштироккунандай асосии асари бадеист, хурдтар аст. Персонажҳо дар асар мавқеи дуюмро ишғол намуда, назар ба қаҳрамонон миқдоран зиёдтаранд. Масалан, дар романни Л. Н. Толстой «Цанг ва сулҳ», зиёда аз 500 персонаж иштирок доранд, аммо қаҳрамонон қариб ба 30 нафар мерасанд. Дар романни С. Айнӣ «Гуломон» қариб 130 нафар персонаж амал меқунанд, қаҳрамонони асар аз 20 нафар зиёд нест. Инчунин дар романни Ч. Икромӣ «Духтари оташ» зиёда аз 150 нафар персонаж иштирок дошта, қариб 25 нафар қаҳрамонон барандаи ҳамаи воқеаҳои мусбату манфии асаранд.

Калимаи персонаж, ки умуман дар асарҳои бадеӣ истифода мегардад, дар асарҳои саҳнавӣ-драмавӣ бештар ба кор меравад. Дар театрҳо аксар истилоҳи персонажи драмавӣ, мазҳакавӣ, фочиавӣ ва амсоли он маъмул аст.

Дар осори бадеъ нисбат ба иштироккунандагон, ки дар ҳаракату амалиётанд, якчанд ибора истеъмол мешавад, ки онҳоро аз якдигар фарқ кардан зарур аст: **персонаж, характер, қаҳрамон, иштироккунанда**. Гоҳо истилоҳи қаҳрамон ҳамвора ба персонажҳои мусбату манфӣ ҳам нисбат дода мешавад. Аз рӯи ҳақиқат ин дуруст нест. Семантикаи (маъни аслии) қаҳрамон ба одамони начибу накӯкор даҳл дорад. Магар Арбоб Камол, Қорӣ-ишкамба, Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Чобир Билолов ва амсоли онҳо, шахсони манfurro қаҳрамон номидан мешояд? Онҳоро зиддиқаҳрамон (антігерой) ва ё персонажҳои манфӣ бояд гуфт. «Персонажҳои адабиёти бадеӣ,— таъкид кардааст нависанд ва арбоби театри немис Бертолт Брехт (1898—1956),— ҳамафту ҳамандоми оддии одамони зинда нестанд, балки образҳоанд, ки мувофики мақсади идеявии муаллиф тасвир ёфтаанд».

**Иштироккунандагони** асар ононеро меноманд, ки назар ба рафтору атвори бевосита, бештар эҳсосоту андеша нисбат ба воқеаҳои дида қабулкардаашон зоҳир менамоянд. **Характер** ба он объекти маърифати бадеӣ мансуб аст, ки ҷанбаи муҳимми иҷтимоии яккатор одамонро дар ҳуд таҷассум овардааст. Аз ин ҷиҳат, мағҳуми характер аз образ тангтар аст. Зорообраз тасвири тамоми мавҷудот — инсоният, ҳайвонот, наботот ва умуман олами шайъ (ашъё)-ро дар бар мегирад. **Характер**, ки асосан ба шаҳсияти одамӣ мансуб аст, муайянӣ ва яклухти сифатро таъкид менамояд. Характер, ки ба олами рӯҳияи шахс, яъне ба мақсаду ният, процесси тафаккур ва эҳсосоти ўтаглук дорад, асрори ботинии инсонро тавассути василаҳои зоҳирӣ (симо, рафтору атвор, шаклҳои муносабату муошират) ва муҳити воқеияти ўт (рӯзгор, истеҳсолот, табиат) мекушояд. Аз

ин рү характерро ҳақиқати ботиние донистаанд, ки аз байни шакли зохирй намудор мегардад.

Доир ба персонажжо бошад, бояд гүфт, ки онҳо ду хел мешаванд: байни персонажжои асосий ё марказий ва персонажжои дуюмдарача ё эпизодий фаркият хаст. Масалан, дар байзе асархо персонажи асосий аз як шахс иборат буда, ин симо ба маркази дикқат, дар накшай аввали асар меистад: чунин аст Ҷонатан Айнӣ, Давлат Сафоев дар романи Ф. Ниёзӣ «Ҳар беша гумон мабар, ки холист...» Дар байзе дигар асарҳо гурӯҳи персонажжои асосий амал менамоянд. Чунончӣ, дар «Духтари оташ»-и Ҷ. Икромӣ симои Фирӯза, Ҳайдаркул, Асо: дар романи Ф. Муҳаммадиев «Палатаи кунҷакӣ» Носир Аббос, Ивонамак, Қаримҷон-ака. Персонажжои эпизодий ё дуюмдарача барои возехтар кушодани хислату сифатҳои одамию ҷанговарӣ ва истехсолии персонажжои асосий ёрӣ мерасонанд.

Персонажжо, ки тафаккури мантиқии нависанда ва мазмуну ҳодисаҳои тасвишавандаро дар асар бо бадеяти том иҷро намуданд, чун як тарафи композиции асар системаи персонажжо ном мегиранд.

Ҳамин тавр, конфликт, ки бо задухӯрди образҳо ва персонажжо зич алоқаманд аст, на факат рӯҳу ҷони мазмуни идеяи асари бадей, балки инчунин асоси шакли бадеи асар, инширофии сюжет ва композиции онро ташкил менамояд.

### 3. КОМПОЗИЦИЯ ВА СЮЖЕТИ АСАРИ БАДЕЙ

**Композиция** Маънои луғавии композиция, ки аз калимаи лотинӣ бармеояд (*compositio* — ҷо-ҷо гузаштан, тартиб додан ва муттаҳид кардан) — созмони асари адабиёту санъат мебошад. Маънои истилоҳи композиция — таносуби пурҳамияти қисматҳои асари бадеист. Композиция — соҳт, бастанкорӣ ё устуҳонбандии асари бадей буда, мисли сюжет ва забони бадей воситаест, ки асари бадеиро ба вучуд меорад. Композиция барои мантиқан бо тартибу низом гузаштани қисмҳои ҷудогонаи асар ва ба ҳам муттаҳид кардани воқеаю ҳодисаҳо дар он ҳизмат мекунад. Композиция ягонагии амалиёт, таносуби оҳангҳо ва мувоғикати маъноҳоро, ки шарти зарури ҳар як асари адабист, таъмин менамояд. Вай шакл ва мазмунро ба ҳам пайваста, ба тарики диалектикаи аз ҳолати шакл ба мазмун мегузарад.

Маълум аст, ки нависанда дар асараш зиндагиро тасвири мекунад, вале ин барои вай ҳаргиз мақсади маҳз нест, у тавассути он ба рафти ҳуди ҳаёт таъсир гузашта, мухаббат ё нафроти хонандаро нисбат ба воқеае ё ҳодисае бедор менамояд. Аз ин рӯ суханвар ба гурӯҳи образҳо ва иштирокчиёни ҷудогонаи асараш иҷрои роли муайянро таъмин карда, манзараю лавҳаҳои зиндагиро он ҷунон дар ягонагии мураккабаш нишон медиҳад, ки хонанда ҳуд ба хулосаҳои зарурӣ омада,

ба ҳодисаҳои воеӣ аз мавқеи қонунияти рӯзгор баҳои сазовор медиҳад.

Нависанда ҳангоми тасвири одам хусусиятҳои гуногуни зоҳирӣ ва ботинии ўро ба таҳлил мегирад. Масалан, баёни тарҳу қиёфа ва сару тан (портрет), рафтор ва тафсилу ҷузъҳои муҳити зиндагӣ (интерьер), манзараҳои табиат (пейзаж), андешаҳои як шахс — нутқи мустақили ў (монолог), муколима — нутқи ду шахс (диалог), ривоят ё маънидоду баҳои (характеристики) худи нависанда, муросилаю мукотибаҳо, тавсиф ва тасвири дигар воеаю ҳодисаҳои ҷамъияти, муносибатҳои рангоронги байни одамону ҷамъият, табиат ва файра соҳту таркиби муайянни асарро талаб мекунанд. Суханваронро зарур аст, ки ҳамаи ин қисмҳои асари бадеиро тавре ба ҳам пайванданд, ки аз он як бинои зебою мӯҳташами адабӣ ба вуҷуд ояд. Барои ба ҳам мантиқан ва мутаносиб пайвастани ин ҷузъҳои асари бадеӣ мавқеу нуқтаи назари худи санъаткор бузург аст.

Ҳар як ҷойсу намуди адабӣ — лирика, эпос, драма ва файра дорон хусусиятҳои композиционии худ мебошад. Барои мисол аз назм достонҳои Абдулқосим Лоҳутӣ «Сафари Фарангистон», Мирзо Турсунзода «Писари ватан», Мирсаид Миршакар «Дашти лаванд» ва баъзеи дигар хизмат карда метавонанд.

Соҳти романи Чалол Икромӣ «Духтари оташ» дар композициясозӣ комилан ба пайравии қоидаҳои устухонбандӣ ҷавоб дихад ҳам, дар айни замон бо «экспозицияи мавқуф» нигошта шудааст. Дар он унсурҳои шакл (ривоят, таассуроти суханвар ва баҳои ў ба' ҳар ҳодисаю воеа, ҷалб намудани масал, панду андарз ва мақолҳои ҳалқию классикӣ, диалог, монолог, пейзаж ва файра) пай ҳам устокорона ҷо-ҷо гузошта шуда, онҳо боиси ифодаю кушиши нияту маром ва максаду мазмумни асар гардидаанд. Дар ин вазъият композиция дар роман ҳам вазифаи шакл ва ҳам вазифаи мазмуниро адо кардааст. Масалан:

1. Дар натиҷаи ҷабру ситами беамон бедории шуури синфии ахли меҳнати тоҷик ва болоравии эътирози ҷудогони нағояндагони ҳалқ бар зидди золимон.

2. Баромадҳои интиқомчӯёни алоҳида ба мисли Дијором-каниз, Аҳмади Машкоб, Ҳайдарқул, Асо ва дигарон.

3. Сурати муташаккилӣ-коллективӣ гарифтани эътирози ҳалқи заҳматкаш бар зидди амиру амалдорони ў ва мутаассибиони дин баробари наздик шудани воеаҳои революционии февралу октябриси соли 1917.

4. Ба воеаю ҳодисаҳои Инқилоби Ҳалқии Бухоро (соли 1920) ҷалб шудани занони меҳнаткаш ва бо сардории Фирӯза дар доҳили арки амир пурзур шудани мубориза аз тарафи машкобзанон.

5. Бо ғалабаи Революцияи Ҳалқии Бухоро (сентябр 1920)

анчомидани муборғзали пролетариати русу ранҷбарони точику ўзбек ва тарки точу таҳт карда, ба мамлакати хориҷа (Афғонистон) гурехтани амир Олимхон ва хизматпешагони ў.

Чунон ки дигар мешавад, муттасилию мунтазамии фикру идеяи нависанда, ба воситаи ҳамаи унсурҳои композиционӣ ба ҳудҷои муайян ёфта, мавзӯъро комилан ҳал намудаанд.

Соҳти асари бадей назар ба асарҳои ғайри бадей ҳосияти дикқатчалбунанда дорад. Якӯмӣ бо образ, образнокӣ ва бо ҳаракату амалиёти одами зинда марбут аст. Принципҳои композиционии асари ҳар як нависанда доираи фаҳмиши ўро дар бораи алоқаю муносабатҳои зиндагӣ ва сабабу оқибатҳои он нишон медихад.

Композиция, ки аҳамияти умумиэстетикий дорад, дар дигар намудҳои санъат ба эътибори забони маҳсуси бадеии ҳар яке истифода мешавад. Масалан, дар санати рассомӣ дар бобати соҳти обуранг, тобиш (колорит) ё нақшу нигори раҳдори тасвирӣ (графика) гуфтан мумкин аст; дар санъати меъморӣ композицияи ҷабҳавӣ (фронтальная), ҳаҷмию андозавӣ ва маконию фазойӣ, дар санъати кино — соҳти садоӣ-мусиқӣ, мавҷҳои нурӣ ва соҳти драмавӣ-мундараҷавӣ дикқатро ҷалб менамояд; дар мусиқӣ бошад, таносуби лаҳну зарб ва оҳангӯ овоз аҳамият дорад. Композиция барои шахси қабулкунанда имконият фароҳам меоварад, ки аз қисмати чудогона ба фаҳмиши кулл, аз як қабати шакли бадей ба дигари он, аз аҳамияту маънои ибтидоии асар то ба ҷамъбасти мазмуни вай рафта расад ва баръакс.

Инак, композиция — воситаи бадеиест, ки санъаткор бо ёрии он таносуби байни ҳарактерҳо, ҳусусият ва аломатҳои зарурии онҳо, алоқаи байни воқеаҳои гуногуни ҳаётро ба вуҷуд меорад. Композиция бо сюжет алоқаи узвӣ дорад.

Сюжет калимаи франсавӣ (*sujet*) буда, маълу таҳрики (динамикаи) осори санъат мебошад. Сюжет зиддияти зиндагии санъатро дар инкишофи ҳарактерҳо, эҳсосоти мусбату манфии одамӣ, муносабати байнњаҳои дигарии персонажҳою мухит инъикос намуда, тавассути ин ҳама фикри асосии (концепцияи) ҷуаллифро нисбат ба воқеият иброз менамояд. Вай зотан бо ғояи асар пайвастагӣ дошта, ва силаи ифодаю инкишофи он мебошад.

Асарҳои бадей (бидуни баъзе лавҳаю шеърҳои лирикӣ) дорои ҳатти сюжет мебошанд. Воқеа ё силсилаи воқеаю ҳодисаҳое, ки мазмуни асари бадеиро ташкил карда, ҳарактери одамон ва тақдирӣ онҳоро маънидод менамоянд, сюжет ном гирифтаанд. Сюжет асоси мундариҷавии асарҳои эпикӣ (роман, повесть, ҳикоя, очерк, достон) ва драмавиро ташкил мекунад. Дар назми лирикӣ ба ҷои сюжет баёни таассурот ва эҳсосоту эҳтироси шоир нисбат ба воқеаҳо мавқеи асосӣ дорад.

Сюжет низ яке аз унсурҳои шакли адабӣ ба шумор мера-

вад. Вале бо дахл кардан ба мағзи воқеаҳо ва хусусиятҳои умдаи характерҳо ба таври диалектикаи ба мазмун мегузараид. Сюжет бо воқеяят алоқаи мустаҳкам дошта, ба маводи зиндагӣ такя мекунад. Вале таъсири шахсияти нависанда дар оғаридани он бечуну чаро ҳис мешавад. Яъне, сифатҳои шахсии санъаткор барои аз худ кардан ва истифода бурдани материал дар кори сюжетсозӣ мақоми намоёнро ишғол менамояд.

Ба ҳамин тариқ, сюжет як чизи мавҳуму мӯҷаррад набуда, балки чун факти конкрет вай аз худи ҳаёт гирифта шуда, боз ба он дар шакли суфтаю дилписанд баргардонида мешавад. Нависанда дар асари бадей як ва ё якчанд воқеаҳоро асоси тасвири худ карор медиҳад. Одамон дар процесси муносибат ва муомила бо якдигар унс мегиранд, барои мақсадҳои муайян якчоя мубориза мебаранд ва ё нуктаи назари идеяй ва синфииашон рост наомада, бо якдигар ба талошу садама меоянд. Чунин муносибатҳо дар асар ба масъалаҳои мурракаб табдил ёфта, бо воситаи образҳо ва рафтори онон кушода мегарданд.

Сюжети романи Максим Горький «Модар» аз задухӯрди ду синф-синфӣ дороён — соҳибони завод ва пролетариат — коргарони рус иборат мебошад. Горький дар романи «Модар» он қувваи наверо тасвир менамояд, ки дар ҳаёт дар натиҷаи конфликти таърихии револютсияи 1905 рус ба миён омада, дар таҳти роҳбарии партияи большевикӣ пайдо шудааст ва ба муборизаи зидди ситамтарон фаъолона шурӯъ намудааст. Дар ин асар образи намояндагони пролетариати рус, озодибахшандагони аҳли меҳнат равшан нишон дода шудааст. Дар маркази роман образҳои революционерони содику вафодор мейстанд. Дар мисоли инъ образҳо, ки ҳаракати коргарӣ инъикос ёфтадаст, дар айни замон ояндаи он мучассам мегардад.

Сюжети романи Садриддин Айнӣ «Доҳунда» аз муборизаи меҳнаткаши тоҷик барои озодии сиёсӣ ва иҷтимоӣ бар зидди соҳти амиру аморат, ки он муддати мадид дар Осиёи Миёна истехкоми дину шариат буд, иборат мебошад. Дар маркази сюжети асар таърихи пайдоишу ба камолрасии қувваҳои революционерии ҳалқҳои Осиёи Миёна ва дар муҳорибаҳо бар зидди аксулинқилобчиёни дохилю ҳориҷӣ ташаккул ёфтани ҳарактери одамони нав мейстад. Роҳнамоии партияи коммунисти ва ёрии ҳалқи рус дар ин мубориза ҳақиқатнигорона акс гардидааст.

Сюжети асари бадей ҳамчун мазмун ва мундариҷаи асосии он дар задухӯрди идеяҳо ва образҳои гуногун инкишоф мейбад. Махсусан дар асарҳои эпикӣ мазмун ва маънои ҷамъиятии зиндагӣ доимо дар талош ва долу зарб кушода мешавад. Мувоғики маъниидоди М. Горький. «...Сюжет, яъне алоқаву зиддият, таваҷҷӯҳу нафрат ва умуман муносибати байниякдигарии ода-

мон — таърихи инкишоф ва ташаккули ин ё он характер, тип мебошад»<sup>1</sup>.

Сюжети асари бадей бе низоу нифок, бе пайкори байни кувваҳои кӯхнаю нав инкишоф ёфта наметавонад. Дар асари бадей воқеаҳо маҳз перомуни образҳои мусбату манғӣ гирд омада, зиддияти байни онҳо амалиёти асарро ба пеш ҳаракат медиҳад. Ҳамин задухӯрдҳои идеяйӣ ва қайдавӣ ҳаст, ки байни образҳои мусбату манғии асар конфликт ривоҷ гирифта, ба завқи хонанда таъсир мегузорад. Бинобар ин мегӯянд, ки гарави асосии пешравии ҳаёт ҳам дар баҳсу мунозира ва низоу нифок аст.

Вале конфликт, чи навъ ки қайд гардид, бояд дар ҳар ҳолат конкрет ва дорои мазмуни муайян бошад. Низоъ факат барои низоъ вучуд дошта наметавонад. Низоу нифок, мубоҳисаву мунозира дар асари адабии бадей бояд ягон масъалаи муҳимми ҷамъиятиро ба миён оварда, онро ба манғиати омма ҳал намояд. Конфликтҳо баъзан дар доираи муносибатҳои ҷамъияти, зиддиятҳои синғӣ ба вучуд меоянд ва баъзан ҳаракети шахсӣ доранд. Ҳам дар он ва ҳам дар ин ҳолат рӯҳи ҷамъияти ҳукмрон аксар ба ҳалли онҳо таъсири ҳалкунанда мебахшад. Ихтилофоти ҷамъияти ғоҳо ба конфликтни шахсҳо гузашта, ҳаракети одамон дар низоъҳои зиндагӣ обутоб мейбад. Барои ин, муборизаи ҷамъиятии Алёша, Павел Власов ва ҳамфирони ў (аз романи «Модар»), Ёдгор ва шарикони ў (аз романи «Дохунда»), Пӯлод Қодиров ва дӯстони ў (аз романи «Одамони ҷовид») (мисоли равшан шуда метавонанд. Идеяи револютсиия, идеяи озодӣ овардан ба ҳалқи худ Алёшаю Власовҳо, Ёдгору Қодировҳо ва амсоли онро то ба дараҷаи иҷрои вазифаҳои умумичамъияти мерасонад.

Чи тавр ки дидем, **сюжет ҳамчун системаи конкрети ҳодисаҳои асар ҳарактерҳои муайянро дар амалиёти алоқамандони байни ҳамдигарии онон мекушояд.**

**Унсурҳои сюжет** Сюжет аз унсурҳои чудогона ташаккул ёфта-  
аст: **оғози воқеа** (экспозиция), **гиреҳбандии воқеа** (заявзка), **инкишофи воқеа** (развите  
действия), **авчи воқеа** (кульминация), **гиреҳкӯшии воқеа** (раз-  
вязка) ва **хотима** (финал). Ҳар як унсурни сюжет лаҳзаи муайя-  
нест, ки боиси инкишоф ва вусъати конфликт мешавад.

Масалан, дар оғози воқеаҳои романи Горький «Мо-  
дар» маҳаллаи коргарӣ ва ахволи зиндагонии коргарони кӯҳан-  
сол дар замони ҳукмронии подшоҳи рус тасвир шудааст. Дар  
маркази он ҳаёти пурмушибати падару модари Павел, овони  
бачагӣ ва наврасии Павел Власов ва монанди ў барин ҷаво-  
нон то замони бо революционерон ҳамроҳ шудани онҳо меис-  
тад.

Ба роҳи амалиёти революционӣ доҳил шудани П. Власов  
ва ба мақсади ҳамкорӣ бо писари худ Павел алоқаи маънавӣ

<sup>1</sup> М. Горький. Беседа с молодыми.— О литературе, М., 1980, стр. 414.

пайдо кардани модар — Пеләгәя Ниловна гиреҳбанди и воказахи романи «Модар» ба шумор меравад. Дар атрофи Павел чамъ омадани қувваҳои нав ба нав ва дар байни коргарони заводу фабрикаҳо паҳн кардани варака ва шиорҳои зидди зулму истисмор, ки аз вусъати ҳаракати революсионӣ ҳабар медиҳад, ба инкишофи воказахо тааллук дорад. Намоиши коргарон дар иди «Якуми Май» бо сардории Павел Власов ва задухурдро бо полицайҳо авҷи воказахо донистан мешояд. Гиреҳкүшои воказахо дар романи «Модар» аз мурофиаи суд бар Павелу шарикони ўва ниҳоят, ҳотима аз ҳабс шудани Ниловна иборат мебошад.

Дар мисоли романи С. Айнӣ «Гуломон» низ ин унсурҳои сюжетро татбиқ кардан душвор нест. Оғози воказахои романи «Гуломон» аз тасвири муҳити ҳаёти туркманҳои гуломдор ва зисту зиндагии дехқонони камбағали ба асириафтода сар мешавад. Баъд манзараҳои табият, хариду фуруши гуломон дар бозор, азобу уқубатҳои ҷисмонию рӯҳии дехқонони асиришуда аке меёбад. Ин қисми асар хонандаро ба қабули воказахои минбаъдаи асар тайёр мекунад. Бо тасвири норозигӣ ва эътиrozҳои ҷудогонаю оммавии мардум, шахсони пешқадаму балвогарро бераҳмона ба қатл ва ҷазоҳои саҳт расондани амиру ҷаллодони ўва дар Регистони Бухоро гиреҳбанди воказахо сар мешавад.

Ҳарактери муташаккилӣ гирифтани муборизаи ҳалқи тоҷик ҳамчун далели бедории шуури синфи гуломон ва бо большевикони пинхонкор алоқа карда, дар байни ҳезумкашону дехқонони камбағал варакаю газетаҳои паҳн намудани Эргаш Гулом, Сафар Гулом ва дигарон аз инкишофи воказахо гувоҳӣ медиҳад.

Натиҷаи ин муборизаҳои муташаккилони синфи бар зидди золимон ва гуломдорон, зафари Революцияи Қабири Октябрь (1917) ва Революцияи Ҳалқии Советии Бухоро (1920) мебошад. Дар авҷи воказахо натиҷаи задухурд ба манфиати ҳалқ ҳал мегардад.

Баъд аз муборизаи бошиддати синфи давраи нисбатан ороми осоишта сар мешавад. Ҳарчанд ки дар давоми муҳорибахои гражданий мусодама бар зидди босмачиён ва боқимондаҳои душманони ҳалқ давом мекунад, valee роман, асосан давраи соҳтмони сотсиалистиро тасвир менамояд, ки ишора ба гиреҳкүшои воказахо мебошад. Бояд гуфт, ки конфликт доимо дар қисми гиреҳкүшои асар пурра ҳал мешавад. Пас воказахо ба сӯи анҷомёбӣ — ҳотима — ҷараён карда, тақдирӣ қаҳрамононе, ки боиси ҳаракати воказахо буданд, маълум мегардад.

Унсурҳои созмони сюжетро ҳар як нависанда мувофиқи талаботи маводи асар ва завқи худ метавонад пасу пеш истифода барад ва баъзе аз ин ҳалқаҳои силсилаи сюжетро фурӯгузор кунад. Ва агар пурра ба кор орад шарт нест, ки ин лаҳ-

захо дар асари бадей ба тарики ҳатмӣ паси ҳам кор фармуда шаванд. Нависанда метавонад асари худро аз оғози воеаҳо (экспозиция) сар накарда, онро пас аз гиреҳбандии воеаҳо истифода барад. Ин тарзи ҷойивазкунӣ дар сохтани сюжети асар дар эҷодиёти нависандагони рус — романҳои М. Ю. Лермонтов («Қаҳрамони даврони мо»), Н. В. Гоголь («Чонҳои мурда»), Н. Г. Чернышевский («Чӣ бояд кард?»), Ф. М. Достоевский («Абллаҳ»), А. П. Чехов («Унтер Пришибеев») ва дигарҳо дида мешавад. Устод Айнӣ низ дар романни «Дохунда» ҷои экспозицияро иваз карда, онро аз паси қисми якӯм, яъне баъди бобҳои «Дараи ниҳон», «Духтари обкаш», «Ясавул» ва ғайра меоварад. Ҳонанда аз тарчимаи ҳоли Ёдгор, аз овони бачагии ў ва ахволи бади падару модари вай — Бозор ва Мехрмоҳ сонитар маълумот мегирад.

Ҷойивазкунни лаҳзаҳои сюжет дар қисми якӯми романни Раҳим Ҷалил «Шӯроб» низ мушоҳида мешавад. Қисми оғози ин асар ба боби шашӯм кӯчонида шудааст, ки он «Хонаводае аз Боми ҷаҳон» ном дорад. Ҳонанда бо таърихи зиндагии қаҳрамони асосии роман Давлат Назаров ва тақдири мураккаби бародарҳонди ў Пётр Данилов муфассал дар ин боб шинос мешавад.

Гоҳо материали оғози воеа (экспозиция) дар ҳар қадом боб андак-андак пароканда оварда мешавад, ки ин ба рафти нақлу таҳлили воеаҳои асар вобастааст. Ин гуна ақибгардӣ ва ҷойивазкунихо дар сюжети асар дар илми адабиётшиносии умумӣ «мадҳали мавқуф» («Задержанная экспозиция») ном гирифтааст ва ду мақсади асосӣ дорад: якӯм завқманд кардани ҳонанда ва аз саҳифаҳои аввали асар диккати ўро ба воеаҳои пасоянда ҷалб намудани ў бошад, дуюм ҳодисаҳои умдаи асарро таъқид кардан аст.

Дар боло ишора рафт, ки дар асарҳои манзум, ҳусусан дар лирика сюжет шарти зарурӣ нест. Ба мо достонҳое низ маълуманд, ки бесюжет сохта шудаанд. Албатта, ин чунин маъно надорад, ки онҳо аз идея ва мақсаду нияти муайян маҳруманд. Онҳо, бешак, ғояи муайянро тарғиб карда, як мақсади маълумро ифода менамоянд, vale ҳаракати як ҳатти пайдарҳами воеа надошта, тақдири шаҳсеро муттасил ҳамчун мавзӯъ ба тарики интиҳоб ҳал намекунанд. Мана баъзеи он достонҳо ки тобеи чунин қонунанд. Масалан: достонҳои В. Маяковский «Хуб», А. Лоҳутӣ «Ватани Шодӣ», М. Турсунзода «Садои Осиё», «Чони ширин», М. Миршакар «Бо ҷашмони Ленин», Бокӣ Рахимзода «Эъҷози санъат», Мӯъмин Қаноат «Мавҷҳои Днепр» ва ғайра. Ин гуна достонҳоро лирики ё лиро-эпикӣ меноманд.

Аксари достонҳое, ки ба қондаҳои назми эпикӣ ҷавоб мебиҳанд, соҳиби сюжетанд. Достонҳои В. Маяковский («В. И. Ленин»), А. Твардовский («Мамлакати Муравий» ва «Василий Тёркин»), А. Лоҳутӣ («Ғалабаи Таня» ва «Парни баҳт»), М. Турсунзода «Писари Ватан» ва «Ҳасани арабакаш»,

М. Миршакар («Қишлоқи тиллой» ва «Дашти лаванд»), Б. Рахимзода («Қиссаи күхсөр», М. Қаноат («Достони оташ» ва «Сурұши Сталинград»), Ф. Мирзо, («Асрор») ва бисёри дигар хатты сюжети<sup>1</sup> муайян доранд. Ручу́ вә лаҳзаҳои лирикӣ дар ин достонҳо тобеи сюжет ҳастанд.

**Пролог** Пролог аз таъбири юнонӣ (prólogo) гирифта шудааст, маънояш — пешгуфттор. Дар асарҳои бадей пеш аз экспозиция баъзан дебо-чае-пешгуфттор дидо мешавад, ки бо сюжети асар алоқаи бевосита надошта, пешакӣ моҳияти воқеаҳои ояндаи асар ва ё баъзе хусусиятҳои образҳоро шарҳ медиҳад. Фикру мулоҳизаҳои нависанда дар пролог хонандаро барои қабули мазмуни сюжети асар тайёр ҷарда, то як андоза дикқату завқи уро сафарбар менамояд.

Пролог ҳамчун муроҷиат ба тамошобин дар асарҳои драмавии Юнони қадим бисъёр мушоҳида мешавад. Пролог дар «Фауст»-и Гёте, дар достони А. С. Пушкин «Рӯйинсавор» ва романи Н. Г. Чернышевский «Чӣ бояд кард?» низ маком дорад. Романи Ч. Икромӣ ва Ҳ. Назаров «Саргузашти Сафармаҳсум» ва романи Ч. Икромӣ «Сафармаҳсум дар Бухоро» пешгуфттор (пролог) доранд ва охирсухан (эпилог) не.

**Эпилог** Эпилог аз ибораҳои юнонӣ ерӣ — пас, logos — сухан таркиб ёфтааст. Эпилог ҳамчун охирсухан баъд аз гиреҳкушоии воқеаҳо ё дар баъзе асарҳои қалони эпикӣ баъд аз хотима меояд. Эпилог ҳам ба монанди пролог ба конфликтҳои асосии асар муносибате надошта, дар бораи воқеаҳои минбаъдан асар, яъне бо чӣ анҷом ёфтани тақдири қаҳрамонон маълумот медиҳад.

Нависанда дар эпилог ба кучо рафта анҷомидани натиҷаҳои гиреҳкушӣ ё хотимаи асарашро тасвир намуда, ҳаққонияти мавқеъҳои идеявӣ ва ҳаётини худро исбот менамояд. Намунаҳои эпилогро дар романи Н. Г. Чернышевский «Чӣ бояд Ҷард?», романи Л. Н. Толстой «Цанг ва сулҳ», И. С. Тургенев «Падарон ва фарзандон», «Ошъёнаи дворянҳо» ва дар баъзе романҳои Ф. М. Достоевский дидан мумкин аст.

Пролог ва эпилог дар романи таърихии нависандаи советӣ Мария Давыдовна Марич «Фаҷри шамолӣ» (1965, Кишинев) равшан дидо мешавад. Ин роман аз воқеаҳои чоряки аввали асри XIX ва ҳаёту мӯборизаи декабристҳо нақл мекунад.

Романи Ю. Акобиров «Замини падарон» соҳиби пешгуфттору

<sup>1</sup> Бо вучуди қаробати мағҳуми сюжет ва фабула, дар байнин онҳо фарқияте дидо мешавад. Фабула — ҳодисаҳои асосиест, ки дар бобати онҳо дар асар нақл мекунанд ё онҳоро нишон медиҳанд. Вале фарқи фабула аз сюжет дар ҳамин ки фабулаи ҳатто асари якчандцилдаро дар чил-панҷоҳ ҳат фахмондан мумкин. Барои нақли сюжети асар бошад, мебоист тамомии асарро, яъне ҳамаи ҳаракати фикру ҳодисаҳо, саргузашти иштироккунандагон, муносибати гуногуни онон ва алоқаю зиддиятҳои байниядигарии онҳоро саросар ҳикоя кард.

охирсухан мебошад. Вале романни дигари ў «Норак» бе проглог буда, эпилог дорад. Эпилоги асар ин чо бо сарлавҳан «аз муаллиф» омадааст.

## ПЕЙЗАЖ

Пейзаж калимаи франсавӣ *paysage* (*pays* — мамлакат, маҳал) буда, аслан ишораест ба намуди санъати тасвири. Дар асари бадей — манзараи табиат. Пейзаж дар асарҳои рассомӣ, графикии ва дигар жанрҳо, гоҳо дар лавҳаҳо (рельефҳо) — замана (фон)-ро ташкил медиҳад. Вазифаи пейзаж тасвири бадии ҳодисаҳои табиат ва шаклҳои он — фазо, нур, боду ҳаво, дараҳтзору гулзор ва монанди инҳо мебошад. Тавассути пейзаж муносабати инсон ба табиат, таҷассуми афкору эҳсос ва ҷаҳонбинии ҷамъиятии ў ифода мейбад.

Пейзаж хусусияти ҳақиқатнигорӣ ва ҳаёлӣ дорад. Назар ба натюроморт, ки дар санъати рассомӣ баъзе ашъёи «бечон» (хӯрокворӣ, мева, гул ва м. и.)-ро дар вазъияти сунъӣ нишон медиҳад, пейзаж асосан манзараҳои ҳақиқии табиат, қӯчаҳои шаҳру қишлоқ, ансамбльҳои меъморӣ, манзараҳои кӯху дара, саҳроҳои пахта ва амсоли инро акс менамояд. Дар адабиёти бадей тасвири табиат домандор буда, бештар ба аҷойботи қӯҳсору обшорон, ҷанглу боғҳои пурмева, зимистони пурбар-фу борон, ҳунариши қаҳратуни шом баҳшида мешавад.

Пейзаж дар осори бадеъ таърихи тӯлонӣ дорад. Инсон фарзанди табиат аст. Ҳар кору бор ва рафтори атвори ў бо табиат зич марбут аст. Асари бадей, ки асосан инсон ва образу такдири ўро инъикос менамояд, бе пейзаж, бе тасвири табиат наметавонад буд.

Пейзаж дар санъату адабиёт, ки умуман вазифаи идеявӣ-композициониро адо мекунад, бо якчанд мақсад кор фармуда мешавад. **Аввало**, пейзаж ҳамчун як предмети ҳаётӣ завқи зебоипарастии (эстетикии) одамро ба ҷӯшу ҳурӯш оварда, ба ў кайфият мебахшад; **дуюм** — ҳиссиёти ватандустии ҳонандаро ба зодгоҳи азизаш афзуда, ўро тарбияи менамояд; **сеюм** — пейзаж мақсаду нияти бадии нависандаро маънидод карда, ба рои равшантар қушодани воқеа ёрӣ мерасонад.

Тасвири табиат дар асарҳои бадеъ мувоғики ҷаҳонбинии нависандаро ва идеяи ў хар ҳел мешавад. Чунки пейзаж бештар такдири ин ё он персонаж ва вазъияту ҳолати маънавии ўро ифода менамояд. Масалан, абри сиёҳе, ки ба болои сари Одина (дар повести С. Айнӣ «Одина») ҷарҳ мезад, аз даҳшати ба сари ў омадаистода — воқеаи ба ҷарҳи ғалтиданӣ ду гӯсфанди бой ҳабар медиҳад. Ё дар боби «Дараи ҳинҳон»-и романни С. Айнӣ «Доҳунда» тасвири манзараҳои дилкаши қӯҳистонро мебинем. Ҳонанда аз онҳо ҳам лаззат мегирад, ҳам ҳисси ватнпарварии ў ҳисбат ба қӯҳистони тоҷик меафзояд. Дар айни

замон ин тасвир аз ҳолати ҳузнангези ситамдидагон ва аз вазъияти қаҳрамони асар Ёдгор, ки аз панҷаи бой начот ёфта, дар ин дараи мӯъчизаосо ишқу муҳаббат меёбад, хабар медиҳад. Инак, парчае аз он тасвир:

«Чашмасор. Шумо гумон накунед, ки ҳар кадоми ин чашмаҳои дар ин чашмасор буда, ба қадре сероб аст, ки як санг ё ним санги осиёро мегардонад. Не. Балки инҳо чашмаҳоанд ҳурду заиф, ки монанди чашмҳои ситамдидагони даври подшоҳӣ оби ҳудро чакра-чакра мечаконанд, танҳо фарқ дар ин чост, ки аз ҷашми ситамдидагони даври подшоҳӣ хун меҷакид, аз инҳо — об.

Ҷакрахое, ки аз ҷандин ҷунин чашмаҳо мечаканд, дар як ҷо ғун шуда ҷӯйчай мусафроеро ба ҳам мерасонанд, оби ин ҷӯйчахо ҷунин соғ аст, ки гӯё аз санг гузаронида соғкориаш карда бошанд, монанди алмоспора беғубор менамояд. Дар ҳақиқат ҳам ин об ҳамон оби барфу боронҳо аст, ки аз мағзи сангпораҳои қӯҳ, соғкорӣ ёфта баромадааст»<sup>1</sup>.

С. Айнӣ аз ин мӯълизоти табиат ҷунон ҳуд ба ваҷд меояд, ки намуди дилфиреб ва рангину сертобиши онро дар саҳаргоҳон, нимрӯзӣ ва шабона тасвир карда, хонандаро низ бо қайғияти ҳуд ҷӯр менамояд.

**Пейзаж замон ва макони воқеаҳоро низ муайян мекунад.** Айнӣ дар повести «Ятим» ҷои воқеаҳоро дар ҷанори дарёи Аму, дар романни «Гуломон» манзараи биёбони Тикайро ҳамчун паноҳгоҳи оҳирини босмачиёни дарранда ҳеле моҳирона тасвир намудааст. Дар достонҳои М. Турсунзода «Ҳасани арабакаш», М. Миршакар «Дашти лаванд», дар романҳои Ҷ. Йкеромӣ, Раҳим Ҷалил, Ш. Шукуҳӣ ва Ҳ. Аскар ва дар асарҳои дигар шоири нависандагони тоҷик манзараҳои табиати бοи республикаамон ҳеле моҳирона ва дар мавридиҳои зарурӣ мувоғики талаботи композицияи асар акс шудаанд.

**Тасвири манзараҳои табиат барои ибрози ақидаҳои сиёсии нависандагон низ ҳуб хизмат карда метавонад.** Ипро дар мисоли эҷодиёти М. Горький дидан мумкин аст. Дар аввалҳои асри XX дар Россия ба тазъику поймолкуни кувваҳои мусаллаҳи ҳукумати подшоҳӣ нигоҳ накарда, дам ба дам оташи шуришу балвоҳои коргару дехkonon авҷ мегирифт. Дар ҳама ҷо,—навишта буд В. И. Ленин,—наздик шудани тӯфони бузурге ҳис карда мешавад. Ин суханони пешво ба М. Горький илҳом бахшиданд, ки ў образи мурғи тӯфонро эҷод кард. «Суруд дар васфи мурғи тӯфон» (1901) наздик омадани тӯфони револютсияро пештӯй мекард. Горький дар ин асар ҳамчун мунодии револютсия баромад кард:

— Тӯфон! Базудӣ мешурад тӯфон!  
Ин мурғи часур, мурғи тӯфон аст.  
Ки мепарад мағрур байни баркҳо,  
Руи баҳри пурғазаб, хурушон;

<sup>1</sup> Айнӣ С. Куллиёт, ч. II. Душанбе, 1960, саҳ. 8.

Пешгӯи фатҳ аст ки бонг мекашад:  
— Бигзор шадидтар бардамад тӯфон!

Вазифаи дигари пейзаж аз тарғибу ташвиқи ватандӯстӣ иборат аст, ки ин дар достонҳои С. Айнӣ «Чанги одаму об», А. Лохутӣ «Точ ва байрак», М. Раҳимӣ «Тиллои сафед», М. Турсунзода «Писари Ватан», «Чароғи Ватан», М. Миршакар «Панчи ноором», М. Каноат «Сурӯши Сталинград», дар романҳои Ф. Ниёзӣ «Ҳар беща гумон мабар ки холист» ва «Сарбозони бесилоҳ» ва дигарҳо мушоҳид мешавад.

Ручӯи лирикӣ яке аз воситаҳои устухонбандии асари бадей ба шумор меравад. Ручӯй ё риҷъат калимаи арабӣ буда, маънои муроҷиат, бозгаштро дорад. Баъзан ручӯи лирикиро сухани муаллиф ҳам мегӯянд. Ин чунин маъно дорад, ки нависанда дар асар дар бораи худ сухан мегӯяд ё рафти тасвири табиии воеҳо, нутқ ва муколимаи иштироккунандагонро қатъ карда, фикру андеша ва хиссияту ҳаяҷони худро нисбат ба ин ё он лавҳаю лаҳзаи зиндагӣ ва персонажҳои ҷудогона баён менамояд. Муносибати муаллиф ва баҳои ў ба ягон ҳодиса ва ё образ хонандаро ба қабул кардани масъалаи муҳиммем тайёр мекунад. Гоголь дар бораи образи Плюшкин, Айнӣ дар бораи Қорӣ-Ишкамба фикру мулоҳизаҳои шахсиашонро дар ҷо-ҷои асар баён карда, ҳусусиятҳои аз одамияту ҷамъият дур будани ин ҳасисонро боз ҳам равшантар ошкор намудаанд.

Ручӯи лирикӣ дар драма, яъне дар асарҳои саҳнавӣ мавкеъ надорад; бештар ручуи лирикӣ дар наср — повесту роман Ҷа инчунин дар достонҳои сюжетдор истифода мешавад. Баъзан ручӯи лирикӣ аз номи персонажи асар баён гардад ҳам, ифодай мақсаду ҳоҳиши худи нависанда аст. Муаллифи романи «Гвардияи ҷавон» Фадеев дар яке аз бобҳои асараи тасвири инкишофи мантиқии воеҳа бозистода, сухан аз модари дилсӯз ва меҳру муҳаббати оламгири ўғоз мекунад. Дар рӯзҳои ҳарбу зарби шадид бо фашизм, номи модар бо номи Ватан пайваста гардида буд. Ин ручуи лирикиро нависанда аз забони Олег Кошевоӣ — қаҳрамони асосии роман ба таври монолог оварда, ба унвони модар, ба муҳаббати поку олӣ ва вафодорию садоқати ўҳамду сано меҳонад. Ин парча ҳамчун суруди мутантане дар ҳаққи ишқи бузургу бепоёни модарӣ садо дода, аз ҷорнамоҳои беназири зан — модари советӣ дар солҳои Чанги Бузурги Ватанӣ навидест.

Устод Айнӣ дар повести «Ятим» ғамгусорӣ ва азоби рӯҳии Соро — модари Шодиро дар вакти чудо шудани ўз фарзанди навраси чигарбандаш (баъди аз даргоҳи Эшонқулбой ронда шудани вай) бо чунин ручуи лирикӣ тасвир кардааст: «Холи модари сарсаҳти бадбаҳт, аз ҳоли Ятим ҳам ҷонсӯзтар буд:

<sup>1</sup> М. Горький. «Суруд дар васфи мурғи тӯфон», тарҷуман А. Лохутӣ (ҷ. IV, 1962, саҳ. II).

ў ба чашми худ медид, ки писари ба чон баробараш аз ў ба сурати абадӣ дур шуда истодааст, аммо имкон надошт, ки ўро дар пеши худ «нигоҳ дорад ва ў ба чашми худ медид, ки гӯё чонаш аз баданаш баромада рафта истодааст, аммо кудрати он надошт, ки ўро дар бадани худ нигоҳ дорад»...<sup>1</sup>

Асарҳои лирикӣ, манзумаҳо аксар худ ҳамчун рӯҷӯи лирикӣ эҷод шуда, ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссиёти дилу ҷони шоирро ифода мекунанд. Чунин аст шеъри М. Турсунзода «Қатра-катра об ҳам дарьё шудаст», ки аз шаророн дили пуртуғёни шоирни советӣ сар зада, ўро аз «кунчи танҳоӣ» ба маҷрои пурҷӯши зиндагӣ даъват мекунад:

Ҳостам ҳомӯш як ҷое, нашуд,  
Шеър бинвисам ба танҳоӣ, нашуд...

Гоҳ рафтам то гулеро бӯ кунам,  
Ҳарчи зебояст, ҷустуҷӯ кунам.

Гаҳ ба рӯи сабза қаҷпахӯлӯ задам,  
Дастхоро гаҳ ба тори мӯ задам...

Гаҳ фурӯ гаштам ба болон қитоб,  
Гаҳ зи худ пурсиdamу гuftam ҷавоб:

Зех дар он ҷое, ки пурҷӯшат кунад,  
Зиндагонӣ танг оғӯшат кунад...

Зех дар он ҷое, ки ёронанд ҷамъ,  
Дар сари иҷрои паймонанд ҷамъ.

Зех дар он ҷое, ки бо нози ҳаёт  
Озмой бештар азму субот.

То дар он ҷо матлаби ҳар дил шавӣ,  
Чун суруди тозае дохил шавӣ<sup>2</sup>...

Рӯҷӯи лирикӣ дар романҳои Ҷ. Икромӣ «Ман гунаҳгорам», Ф. Муҳаммадиев «Палатаи кунҷакӣ», С. Улуғзода «Фирдавсӣ», Саттор Турсун «Се рузи як баҳор» хеле фаровон истифода шуда, ба воситаи он фикру андешаҳои фалсафии нависандагон нисбат ба ҳаёт, зиддиятҳои он, ишқу муҳаббат ва рангорангии эҳсосоти инсон маънидод ёфтааст.

«Сухани муаллиф» ё «риҷъат» намудҳои гуногун дорад: публицистӣ, фалсафӣ, таъриҳӣ, лирикӣ ва ғайра. Замони пайдоиши «сухани муаллиф» дар адабиёти ҳар миллату ҳалқ ҳар гуна аст. «Рӯҷӯъ...» дар адабиёти форсу тоҷик аз қадим вуҷуд дошта бошад, дар адабиёти аврупоӣ аз асрҳои XV—XVI, дар баробари падидоии роману повестьҳои реалистӣ, решаша медавонад.

«Сухани муаллиф» ё «рӯҷӯи лирикӣ»-ро аз ривояте, ки бо номи шаҳси якуми асар вобастагӣ дорад, фарқ кардан зарур

<sup>1</sup> С. Айнӣ. Куллиёт, ч. IV, саҳ. 254.

<sup>2</sup> М. Турсунзода. Осори мунтаҳаб, ч. I. Душанбе, 1981, саҳ. 75—76.

аст. Дар хроникахой таърихӣ, солномаҳо, катибаҳо, аз ҷумла дар якчанд китобҳои «Авасто» ривоят аз номи шахси якӯм оғоз меёбад. «Сухани муаллиф», ки худи муаллифро чун иштироккунандай бевоситаи асар нишон медиҳад, маҳсусан дар замони мо инкишоф ёфтааст. Повести устод Айнӣ «Марги судхӯр» дар адабиёти тоҷик намунаи бехтарини чунин асарҳост. «Ҷӯштошҳо»-и устод Айнӣ низ бевосита аз номи худи муаллиф — «ман» оғоз ёфта, давом мекунад.

#### 4. ЗАБОНИ АДАБИЁТИ БАДЕЙ

Хар кас ба забони худ сухандон гардад.  
Донистани сад забонаш осон гардад.

**Макоми давлатии забони тоҷикий (форсӣ)** Чун сухан дар бораи забон оғоз шуд, зарур аст, ки, қабл аз ҳама, ба масъалаи конунияти давлатӣ гирифтани вай ва инкишофи минбаъдаи он ба туфайли бозсозӣ андаке таваккуф намоем. Забон, забони ҳар як миллат,— чунон ки Саттор Турсун ҳаккoni гуфтааст,— гаронбаҳотарин ҳазинаи олам аст,— дар вай дили бузурги ҳалқ метапад; вай ҳамон хотираест, ки умеду орзухо, муборизаву бунёдкориҳо, шодиву нокомиҳо,— ҳулоса, таърихи дуру дароз ва мукаддаси ҳалкро дар худ зинда медорад.

Шоири маъруфи Доғистон, лауреати мукофоти Ленинӣ, Қаҳрамони Мехнати Социалистӣ Расул Ғамзатов пеш аз мурдани забони модариаш мурдани худро авлотар дониста навиштааст:

Касеро лафзи дигар зинда созад,  
Ки ман бо он сароидан надонам.  
Агар фардо забони ман бимирад,  
Ман авло мурданам имрӯз ҳонам.

Шоири шоеъ Лоик Шералий мана забонгумкардаҳоро чун додааст:

Гар яке бому даре гум кардааст,  
Он забони ҳамдилӣ гум кардааст.  
Дигаре ному фаре гум кардааст,  
Ин забони модарӣ гум кардааст.

Он яке қадри сухан гумкардае,  
Дигаре боғу ҷаман гумкардае,  
Аз забони модарӣ гумкарда лек  
Мерасад рӯзе ватангумкардае...

Таассуфовар аст, забони бои тоҷикий (форсӣ), ки дар зарфи зиёда аз ҳазор сол ба тараққиёти тамаддуни инсоният, илму дониш ва санъату адабиёти он сарфарозона хизмат расонда, дар ҷандин мамолики Шарқи Наздику Миёнагӣ ҳамчун яке аз забонҳои қадим асрҳои аср забони давлатӣ буд, вактҳои охир ба сукунат ва таназзул рӯ овард. Устод Сотим Ӯлуг-

зода дуруст мегўянд, ки «сабаби дар канор мондани забонҳои миллӣ натиҷаи дар замони сталини таҳриф шудани сиёсати миллии ленини ва ба авчи аълояш расидани сиёсати русигардонӣ буд, ки дар республикаҳои иттифоқӣ чой дошт... Афсӯс, ки имрӯз бисёр олимони мо афкори илмию сиёсии худро ба забони модариашон баён карда, навишта наметавонанд. Ба ин ҳолат мо бояд ҳарчи зуртар хотима дӣҳем. Забонамонро комилан фаро гирифта, ғановати онро ба кор андохтанамон лозим...»<sup>1</sup>.

Имрӯз ба шароғати бозсозию рӯшодгӯй, ки соҳтмони сотсиализми нави раиятпарвару демократӣ дар мамлакат амал менамояд, таъсири он ба ҳаёти маънавӣ — ба илму техника, санъату адабиёт ва инкишифии забонҳои миллӣ низ назарнаст. Чун дар дигар республикаҳои бародарӣ забони миллиашон, ҳоло дар республикаи мо ҳам забони модарии мо — забони тоҷикӣ (форсӣ) макоми давлатӣ ёфт.

Дар Қонуни оид ба забони тоҷик гуфта шудааст: «Қонуни забони РСС Тоҷикистон вазъи ҳуқуқии забони тоҷикӣ (форсӣ) ва истифодаи онро ба сифати забони давлатӣ дар тамоми ҳудуди Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон муайян мекунад, ҳамчунин кафолати ҳуқуқии амали озоди забони русиро, чун забони муоширати байни ҳалқҳои СССР ва забонҳои миллии дигар ҳалқҳоеро, ки дар сарзамини РСС Тоҷикистон зиндагӣ доранд, таъмин менамояд»<sup>2</sup>.

**Забони адабӣ ва бадӣ** Забон силоҳи асосии нависанда, нахустин үнсурни образофарӣ мебошад. Забон бо сифати универсалииаш фикру андешаро мұнаққаш баён мекунад. Комёбихои беназири тафаккури инсон, донишҳои амиқу эҳсосоти шӯълавар агар дар сухан айнан ва возеҳ сурат нигиранд, барои одамон номаълум мемонанд. Процесси эҷоди илму осори бадеъ — меҳнати мушкилу мураккабест, ки дар натиҷаи машғулияти доимӣ бар мусаввадаи (дастнависи) асар тасвияҳои (формулаҳои) пурхикмат ва байтҳои эъҷозро меоярад.

Забон соҳиби намудҳои гуногун аст, ки онро фарқ кардан зарур аст: **забонҳои гуфтугӯй, адабӣ, бадӣ**. **Забони гуфтугӯй** забони оддии байни мардум аст, ки дар он унсурҳои ҳамаи намуди забон (ҳам забони адабӣ, ҳам бадӣ, ҳам қалимаю ибораҳои динию қадимӣ — архаистӣ, нав, шевагӣ ва ғайра) кор фармуда мешавад. Албатта, ин забон мувоғики дараҷаи маданият ва дониши ин ё он шахс гуногуни пайдо мекунад **ва ба як қонуни муайяне тобеӣ надорад**. **Забони адабӣ** — забони илму дониш аст. Асарҳои физикаю химия, тибу нучум,

<sup>1</sup> Сотим Улугзода. Алифбо — пайкари тамаддун.— «Тоҷикистони советӣ», 1989, 14 октябрь.

<sup>2</sup> Қонуни забони Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон.— «Тоҷикистони Советӣ», 1989, 30 июль.

таъриху фалсафа ва дигар бо забони адабӣ навишта мешаванд.

Забони бадей, ки забони тасвирий аст, олитарин поян забони адабӣ буда, хоси санъату адабиёти бадей мебошад ва ба сифатҳои маҳсус соҳибӣ дорад. Забони тасвирий воситаи асосии ба вуҷудорандай образҳои бадей дониста шудааст. Забони бадей — маҷмӯи приёмҳои техникӣ ва воситаҳои тасвирию баёнист, ки таърихан таркиб ёфта, бо ёрии онон мазмуни бадеии ҳаёт ва мақсаду нияти санъаткор дар образҳо ҷамъбаст мёбад. Забони бадей ба монанди композицияю сюжети асари бадей василаи асосии тасвири фикрҳои образноки санъаткор аст.

«Адабиёти бадей,— мегӯяд М. Горький,— ба воситаи сухан эҷод кардани образҳо, типҳо, характерҳо..., манзараҳои табииат, ҷаравонҳои фикр мебошад». Забон, ки олати тафаккур аст, воситаест барои типӣ кунонидани образҳо. Бинобар ин Горький дар мавриди дигар ин фикрашро давом дода, хуб донистани забонро ба тарики ҳатми талаб кардааст: «Чунон ки дурдгар чӯбро, оҳангар оҳанро бояд нағз донад, адаб бояд материали худ — забон ва суханро хуб донад, вагарна у наметавонад таҷрибаи худ, ҳиссиёти худ ва тафаккури худро акс кунонад, лавҳаҳо, характерҳо офараду ба майдон оварад»<sup>1</sup>.

Тасвирий будани забони бадей нисбат ба забони умумии адабӣ ва илмӣ вайро дилкаш ва таъсирбахштар менамояд. Таснифи борони найсон, тулӯи офтоб, дамидан лола ва атргинии атроф дар фасли баҳорон ба туфайли забони бадей нигошиҳои фасеху дилнишин пайдо кардааст:

Бихандад лола бар саҳро ба сони ҷеҳраи Лайлӯ,  
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидай Мачнун.  
Зи оби ҷӯй ҳар соат ҳаме бӯи гулоб ояд,  
Дар ў шустаст пиндорӣ нигори ман руҳи гулгун.

*(Рӯдакӣ)*

Дар ин порча дидан душвор нест, ки маҳз истиораю ташбехҳои муносиб ҳисси шоирро ба образи бадей табдил дода барҷаста гардонидаанд. «Ҳандидани лола» ба мисли ҷеҳраи Лайлӯ, «гиристани абр» ба мисли ҷорӣ гаштани ашкҳои ҷашмони Мачнун ё ба «нигори руҳи гулгун» шабоҳат ёфтани обҳои гулоби ҷӯй — ибораҳоенанд, ки ба манзараи табиат ҷон баҳшида, онро таъсирбахш намудаанд. Ашки ишқ барои ошикон ҳамеша гуворост. Қатраҳои борони найсон низ ғамовар не, балки ҳурсандиовар мебошанд.

Дар ҳакиқат, қудрати баристеъмоли ҳар қалима ва лафзе, ки шоистаи ҳар мақом аст, назире надорад.

Мисоли дигар: Рӯзе, дар ҷӯши баҳор, ки табиат бо тамоми қудрат ва камоли эъҷоз ҷилванамой мекард, мурғон дар наво

<sup>1</sup> Русские писатели о языке. Л., 1954, с. 691.

буданд, Абдураҳмони Ҷомӣ ва Камолиддини Беҳзод дар ҷа-  
манзоре ба сайру гашт баромаданд. Онҳо аз таровати баҳор  
ва ҳусни табиат ҳарисона лаззат мебурданд. Боронаки маҳин  
ҳам борид. Вале ҳуршед аён буд. Рангинкамон зуҳур кард.  
Борон монд. Саҳро атрогин гашт.

- Ҷӣ дилрабост ин манзара,— гуфт Ҷомӣ.
- Накши «Арҷанг»-и Мочӣ.— гуфт Беҳзод.
- Наккоши ниғорхонаи Чин, гуфт Ҷомӣ...<sup>1</sup>

Рафта-равон оҳиста-оҳиста, Ҷомӣ ба осмони сабзун ва  
абрпораҳои даврон, ба обу бод ва лолаву чаман ниғариста зе-  
ри лаб чизе мегӯяд. Бо илтимоси Беҳзод, сонӣ, ў ин рубоиро  
замзама мекунад:

Абри найсон соябон бар торами гардун<sup>2</sup> задаст,  
Лола ҷатри лаъл<sup>3</sup> бар фарши зумуррадгун<sup>4</sup> задаст.  
Бар ҳариро нилгуни об ҳайронам, ки бод  
Сад ҳазорон накшро бе дасту беафсун задаст.

Дар ин мисраъҳо низ дидан мушкил нест, ки ҷӣ тавр ман-  
зараи фараҳбахши баҳорон ба фикру хисси шоир тасалсули  
зебоию ҳусниёт андӯхта, барои бо суханҳои образнок қашида-  
ни, расму ҷаҳши дилрабои ҷузъҳои табиат ўро ба илҳом овар-  
дааст. Лафзи ширину забони гуворо ҳамеша либоси зеварест  
ба мазмuni асари бадей.

Ҳамин тавр, забони тасвирий ифодаи дарки бадеии лавҳа-  
ҳои ҳаёти объективӣ буда, вай асосан ба санъаткорон, ба шои-  
ру нависандагон ва одамони соҳибистеъдод хос мебошад. За-  
бони бадей аз забони оддии гуфтугӯи ҳалқӣ фарқ кунад ҳам,  
бар он асос ёфтааст.

**Забонҳои эҷодиёти ҳалқӣ ва қитобӣ** М. Горький ба забони ҳалқӣ баҳои баланд  
дода гуфтааст, ки **ибтидои санъати сухан дар**  
**фольклор аст**. Ў бо ин фикри худ ҳалкро му-  
аллими беҳтарини забон донистааст. Чунин аҳамияти забонро  
устод Айнӣ ҳам қайд кардааст: «Дар забони зиндаи ҳалқи то-  
чик — менависад ў,— чунон ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дур-  
данҳои пуркимат мебошанд»<sup>5</sup>.

Дар ин маврид бояд гуфт, ки барои маҳфуз доштани ҳусу-  
сиятҳои миллии забони тоҷик ва дар кори демократӣ кунони-  
данӣ ин забон дар шароитҳои нави ҷамъияти сотсиалистӣ ролӣ  
устод Садриддин Айнӣ бағоят бузург аст. Устод Айнӣ дар ра-  
ванди таҷриби нависандагию фаъолияти олимииаш амиқ фах-  
мидааст ва ба дигарон ҳам фахмондааст, ки забони адабию  
бадеии тоҷик фақат дар асоси забони умумиҳалқӣ такмил хо-

<sup>1</sup> Ба тафсили ин эпизод ниг.: Аълоҳон Афсаҳзод. Абдураҳмони Ҷомӣ. Душанбе, 1978, саҳ. 110—111.

<sup>2</sup> Торами гардун — қиноя аз гунбази осмон, фалак.

<sup>3</sup> Ҷатри лаъл — қиноя аз ҳаймаи сурх.

<sup>4</sup> Фарши зумуррадгун — ишора ба саҳни сабзуни (алафзори) замин.

<sup>5</sup> Садриддин Айнӣ. Мактуби кушода ба рафик Толис.— Қуллиёт, ҷ. II. (қитоби дуюм). Душанбе, 1964, саҳ. 383.

ҳад ёфт. «Забони авоми тоҷик забонест, ки,— навишта буд ӯ,— вайро оммаи тоҷик фаҳмад, дар ҷумлабандӣ, дар ташбехҳо, дар қиноя ва истиораҳо, дар зарбулмасалҳо ва дар дигар бобатҳо хусусият ва рӯҳи забони тоҷик риоя карда шуда бошад»<sup>1</sup>.

Худи устод дар тамоми асарҳояш чунин конуну принципҳоро риоя карда, бо истеъмоли моҳиронаи қалимаю ибора ва ҷумлаҳои забони оммаи васеъ, истилоҳоти советию интернационалий ва қоидаҳои ҳоси грамматикии забони миллӣ бонси такомулоти минбаъдai забони адабӣ гардид. Андешаю ақидаҳои С. Айнӣ доир ба забон, ки ҷузъи маданияти ягонаи советӣ ва сotsиалистӣ мебошад, ҳанӯз дар маколаҳои солҳои 20 ва 30 ӯ: «Дунёи нав — алифбои нав», «Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикий», «Забони тоҷикий», «Ҷавоби ман», «Дар хусуси забони адабии тоҷик» ва дигарҳо баён шуда буданд.

Ҳамин тавр, забони зиндаи ҳалқ сарчашмаи бойтарини адабиёти классику муосири тоҷик аст. Вале аз он истифода бурда тавонистан ба мушоҳидакорӣ ва дақиқназарии қаламдаст, забонфаҳмӣ ва луғатдонии ӯ вобастааст. Классикони адабиёти умумицаҳои доимо маҳзани луғавии ҳудро аз ҳисоби «ашъёи ҳоми» забони ҳалқӣ ва эҷодиёти даҳанакии ҳалқ такмил дода, онро ба тарики сӯфтаю рехта боз ба соҳибаш — ба ҳуди ҳалқ баргардонидаанд. С. Айнӣ дар ҷои дигар аз забони бοи ҳалқ ӯҳдабароёна омӯхтан ва эҷодкорона истифода бурданро салоҳ дид, гуфтааст: «Бояд нависанда аз ҷиҳати забон дар ҷое истад, ки дасти ҳалқ ба вай расад ва бо як ишорат ба ҳимояти ӯ ҳалқ ба паҳӯйӣ ӯ баромада тавонад. Нависанда аз забони ҳалқ ҷи гуна бояд истифода кунад? Ба фикри ман ва таҷрибаи ман,— менависад Айнӣ,— забони ҳалқ анбори ҳоли-нашаванди моли ҳом аст. Вазифаи нависанда ин молҳон ҳомро ғундошта дар майнаи ҳуд... кор карда, боб ва дилкаш на-муда, ба ҳалқ додан аст»<sup>2</sup>.

Аз беҳтарин асарҳои адабиёти советии тоҷик дида мешавад, ки нависандагони мо ҳамеша аз ҳисоби забони ҳалқ ва классикон сарватҳои забони ҳудро меафзоянд ва маҳорати бадеиашонро такмил медиҳанд. Асарҳои устодон С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ ва беҳтарин шогирдони онҳо М. Турсунзода, Ч. Икромӣ, С. Улуғзода, Раҳим Ҷалил, Ф. Муҳаммадиев, М. Қаноат, Лонӣ ва баъзе дигарон мисоли барҷастан ин талабот мебошанд. Ҳар қадоми онҳо бо эҷодиёти ҳуд кӯшиш кардааст, ки фонди луғавии забони ҳалқи тоҷикро маҳфуз дошта, таркиби луғавии онро бо ибораю қалимасозиҳои нав ба нави созгори даврони мо бой гардонад. Мирзо Турсунзода фикру андешаҳои нависандагони комсомол — шарикони ҳамсинну ҳамкаламашро дар ин хусус ҷамъбаст намуда, возеху малех гуфта буд:

<sup>1</sup> Садриддин Айнӣ. Забони тоҷикий. — Ҳамон ҷо, с. 363.

<sup>2</sup> С. Айнӣ. ж. «Шарқи сурҳ», 1950, № 12, с. 106.

«Нависанда бояд устоди каломи бадей бошад. Захираи луғавии халки худро чунон мохирона истифода барад, ки хонанда аз мутолиаи асархой нависанда дунё-дунё завқ бигирад... Забонро халқ меофарад ва нависанда бояд ба халқ ҳамаи тароват ва ҳусни ин забонро намоиш дихад»<sup>1</sup>.

Марксизм-ленинизм таълим медиҳад, ки забон ҳодисаи синфи набуда, балки ҳодисаи ҷамъияти ва умумиҳалкӣ аст. Забон ҳам ба мисли шуур қадимист,— навиштааст К. Маркс. В. И. Ленин мегӯяд, ки дар забон танҳо умумият мавҷуд аст. Забон аслихаест, ки бо ёрии он одамон бо яқдигар алоқа мекунанд, ба яқдигар фикр баён мекунанд ва фикри яқдигарро мефаҳманд.

Забон бевосита бо тафаккур алоқаманд аст, вай «ба мисли шуур қадимист... Забон воқеяти бевоситай фикр... тафаккури амалий... ҳакиқӣ мебошад»<sup>2</sup>,— гуфтаанд асосгузорони марксизм. Бинобар ин забон дар асари бадей барои нависанда факат материал ва олати эҷодиёти ў шуда намемонад. Вай ба аслиҳаи муборизаи нависанда низ табдил мейбад. Ин аст, ки забони асари бадей бо ҷузъҳои тасвири баденаш аз образ, аз композиция чудо намеистад. Қадру қимат ва аҳамияти забон бо он муайян мегардад, ки вай, дар қадом мавқеъ, чӣ ҳел ва ба чӣ мақсад ба кор бурда шудани он маълум бошад. Пас, забон ҳамчун «унсури нахустини адабиёт, мухимтарин омили тасвири бадей» (Горъкий) барои ифодаи мазмун ва идеяи нависанда ҳизмат мекунад. Ба ҳамин тарик, забон дар эҷодиёти бадей, аз аслиҳаи алоқа то ба дараҷаҳои аслиҳаи мубориза ва тараққиёти ҷамъият аҳамият пайдо мекунад.

Нависанда ҳамеша саъӣ дорад, ки бо воситаи забони бадей процесси ҳаётро дар шаклҳои конкрет ва бо ҳислатҳои ҳосу ҷиҳатҳои нозукаш нишон дихад ва онро бо фаъолияту амалиёти одамӣ алоқаманд намояд. Дар тасвири қаламкаш воқеаҳои зиндагӣ, таҷрибаи рӯзгор, идеалҳои ҳуди ў нисбат ба ҳаёти ҳушбахтонаи инсоният бояд он чунон эътимоднок ва боварибахш бошад, ки хонанда аз мутолиаи асар таъсир гирад ва фонда бардорад. Нависанда дар сурате ба ин ҳама комёб мешавад, ки тамоми ҳусусиятҳои фардӣ: аломат ва нишонаҳои ҷудогона, ҷузъиёт ва тағсилот, тобиш ва фарқияти ҳодисаҳоро бо борикбаёни ба қалам орад. Дар ин маврид забон дар адабиёти бадей чун системаи ягона ҳаракат карда, бо тамоми категорияҳои лексикӣ, фразеологӣ, воситаҳои образнокии сӯҳан, воҳидҳои морфологию синтаксисӣ алоқаманд буданашро зоҳир менамояд. Ҷамъибасти ин ҳама категорияҳо үслуби нависандаро ташкил дод'a, ҳусусиятҳои фардии (индивидуалии) образзӯшии ӯро муайян месозад. Баъзан нависандагоне дучор м-

<sup>1</sup> М. Турсунзода. Ҳаёт ва адабиёт. Душанбе, 1959, сах. 18.

<sup>2</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Соч. т. 3. М., 1955, стр.

оянд, ки як истилох, ибора ва калимаро истеъмол намуда, хама тарафи онро намекушоянд. Вале соҳибкалами мохир дар ҳар калима маъноҳои зиёдери пай бурда, тамоми хусусиятҳои этимологӣ (асли пайдоиш), семантикий (маънӣ) ва дигар чиҳатҳои онро барои хонанда ошкор менамояд.

Истеъмоли ҳарҷонибаи тобищҳои маъноии истилохе ё таъбирае дар адабиёти рус ва умумиҷаҳонӣ бисёр дидо мешавад. Чунин санъати сухандонӣ дар шеъри М. Турсунзода «Ситораи ман» равшан ба назар мерасад.

Шаб надидам туро, Ситораи ман,  
Шӯълавар дар ҳаво, Ситораи ман!  
Дар хисоби ситораҳои фазо  
Бе ту кардам хато, Ситораи ман.

Сахар омад, баро, Ситораи ман,  
Саҳари пурсафо, Ситораи ман!

...Пахта дар интизори чидани туст,  
Шавқманди гарав буриданӣ туст,  
Ман ҳаводори эътибори тум,  
Дил ба уммеди сер дидани туст.

Сахар омад, баро, Ситораи ман,  
Саҳари пурсафо, Ситораи ман!

Гарчи дар ном ҳуд Ситораи ту,  
Дар латофат ситорапорай ту,  
Ба ту Маскав ситораи нав дод  
Чуфт шуд, чуфт шуд ситораи ту!

Сахар омад, баро, Ситораи ман,  
Саҳари пурсафо, Ситораи ман!

Дар ин шеър образи колхозчидухтар Ситора, ки дар мусобика гаравро бурда, соҳиби «ситораи тилло»-и қаҳрамони меҳнат гардидааст, дар маркази асар меистад. Бо номи ӯ хусусиятҳои дигари **ситора** моҳирона истифода шудаанд. Мурод аз ибораи «ситорапорай ту» таъкид ёфтани хусну латофат ва дурраҳши завқи коргарии ин духтари меҳнат аст. Ғайр аз ин дар шеър таъбирҳои «Ситораи тилло», «ситораи Кремль», «ситораи бахт» ҳар яке маънои муайян пайдо кардааст. «Чуфт шуд... ситораи ту» гуфтани шоир ба ҳам ҷуфт шудани мазмуну мундариҷаи инсонии ӯро бо бахти баланди вай дар назар дорад.

А. М. Горький гуфта буд: «Сухан либоси тамоми фактҳо, тамоми фикрҳост. Вале дар паси пардаи фактҳо маънои иҷтимоии онҳо пинҳон аст, дар паси ҳар фикр сабабе нихон аст...». Максади адабиёти бадей ин аст, ки,— фикрашро давом медиҳад Горький,— маънои иҷтимоии ҳаётро, ки дар фактҳо пинҳон аст, бо тамоми аҳамияташ, комил ва возех тасвир намояд. Бинобар ин дар адабиёти бадей зебоии фасеху сарҳ,

<sup>1</sup> M. Турсунзода. Осори мунтажаб, ч. I. Душанбе, 1981, сах. 256—257.

калимахое, ки эхтиёткорона интихоб шудаанд, лозим аст<sup>1</sup>. Инак, нависанда ба кор фармудани хар як қалима бояд сабаб нишон диҳад. А. П. Чехов дар бораи асари драмавӣ қайд кардааст, ки агар дар пардаи якум дар девор яроке оvezон бошад, бояд он дар пардаи охирин парронад. Аз ин маълум мегардад, ки ягон қалима ва ягон предмет дар асари бадей бехуда ва бемаксад истифода намешавад. Аз таърихи адабиёт маълум аст, ки боре нависанда Григорович Д. В. ба нависандай машҳури рус Ф. М. Достоевский дастаннависашро барои такриз овардааст. Дар матни ин дастаннавис чунин чумлае ҷо доштааст: «Панчтинӣ дар рӯи замин ғелида рафт». («Пятак покатился по земле»). Достоевский ин чумларо ноқис ва хушк доноста, ин тавр ислоҳ кардааст: «Панчтинӣ дар рӯи замин, ҷингироносанон ва ҷастуҳезкунон, ғелида рафт» («Пятак покатился по земле, звяня и подпрыгивая»). Мо дар ин мисол ба таври аёни нишон додан ва ба усули зиндао конкрет тасвир намудан ҳатто чунин як ҳодисаи ҳурди ҳаётро мебинем.

Чунин услуби тасвир дар «Гуломон»-и С. Айнӣ низ дида мешавад. Дар роман эпизоде ҳаст, ки ба рафтори Ҳолдор ном саг мансуб аст. Ҳолдор бе он ки вайро ба сари ҳӯрок ҷеф зананд, пеш намеояд. Баъди «ҳӯрокатро рафта ҳур» гуфтани соҳибаш, вай ба ҳаракат медарояд. Нависанда ин лавҳаро ба тафсил тасвир кардааст:

— Саг ба оҳистагӣ аз ҷояш ҳест. Ду пои пешашро ба тарафи пеш ва поҳои ақибашро ба тарафи ақиб ёzonда як ҳамёза қашид. Баъд ба сари суфа нигоҳ карда думашро як ҷунбонид. Пас аз он бовикорона ба сари ошхураи ҳуд рафта шитоб накарда ҳурокашро ҳурдан гирифт.

Ин мисоли маҳорат аз айният ва ҳақиқати инъикоси як лаҳзai оддӣ шаҳодатест. Ин гуна мисолҳоро дар саҳифаҳои осори санъаткорони нуктасанҷ бисёр дидан мумкин аст.

Мактубҳои кушоди С. Айнӣ ба Пӯлод Толис ва ба Додоҷон Тоҷиев<sup>2</sup>, мақолаи у «Баъзе қайдҳо оид ба аҳволи забоншиносӣ дар Тоҷикистон» ва ғайра мисоли равшани ғамхории устоди мӯътабар нисбат ба тозагии забони адабии тоҷик мебошад. Қайду тасҳехҳои С. Айнӣ дар ҳошияи дастаннависҳои ҳикояю очерк, повесту роман ва тарҷимаҳои Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода, Т. Толис, Р. Ҳошим, Ҳабиб Аҳрорӣ ва дигар нависандагони тоҷик кам нест.

Устод С. Айнӣ дар қайдҳояш оид ба забон ва услуби романи Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» забондониро аз нависанда ҷиддӣ талаб кардааст. Ӯ фарқи истилоҳҳои чӯпон ва подабонро фахмонда навиштааст: «Чӯпон ҷаронандай рамаи доимии ягон қас, ки дар вай бузу гӯсфанд ҳастанд. Подабон ҷаронандан пода аст, ки дар вай ҳайвоноти гуногун ва аз они одамони гуногун мебошад. Подабон танҳо рӯзона мечаронад ва

<sup>1</sup> М. Горький. Беседы с молодыми. Соч., т. 27, стр. 212—213.

<sup>2</sup> С. Айнӣ, ч. II, китоби дуюм. Душанбе, 1964, сах. 377—386.

шаб хайвонотро ба сохибонаш месупорад»... С. Айні нишон додааст, ки «мутлако» калимаи дехкөй набуда, ба чои он «асло» ё «харгиз», ба чон «ба миён фаромадан» — «миёнаравй кардан», ба чои «асп андохтан» — «асп рондан»-ро кор фармудан дуруст ва саҳеҳ аст. Ин гуна қайду тасҳехои С. Айниро дар кисми дуюми «Одамони ҷовид» доир ба калимаи «майса», ибораи «оши ҳалол» ва бисёр дигар дидан мумкин аст.

С. Айні шогирдонашро ба он даъват мекард, ки дар вакти истеъмоли калимаю ибораҳо донишмандӣ ва серталабӣ зоҳир намоянд. Ў ба ин мақсад чунин ҳикматро пеш гузоштааст: «Забонро ба ғалбери фикр бехта, бо сӯҳони қоида суфта, бо чилбури маънӣ сайқал занед». Ин талаботро Айні амалан дар таҳрири бâъзе асарҳои Ҷ. Икромӣ хуб нишон додааст. Дар ин бобат хотираҳои худи Ҷ. Икромӣ дар саҳифаҳои журналу рӯзномаҳои республика ҷолиби дикқат аст. Ҳоло бо якчанд мисоли дигаре аз серталабии устод нисбат ба тозагӣ ва бузургии забон, саҳеҳӣ ва возеҳии маънои калимаҳо иктифо мекунем.

С. Айні дар тарҷимаи асарҳо бе мавкеъ кор фармудани калимаҳои номувофиқро хеле сарзаниш мекард ва мегуфт, ки «чарҳ задан»-ро ба «давр задан», «парешонҳотирий»-ро бо «пашонаҳволӣ», «фафлат»-ро ҳамеша ба маънои «хоб» ё «пинак» кор фармудан мумкин нест, ҳар қадоми онҳо мувофиқи тобиши маъноии худ мавриди истеъмол дорад. «Аз рӯи кор фармудани ҳалқ,— менависад С. Айнӣ,— «боду ҳаво» дигар асту «обу ҳаво» дигар. «Обу ҳаво»-ро бо шароити гармӣ, сардӣ, хунукӣ ва бориш муайян мекунанд, аммо «боду ҳаво» — ҳавои бемориовар аст».

**Забони бадеъ — воситаи типӣ кунонидани манзара ва маъвою макон аст.** Дар адабиёти бадеъ ҳар як воеаю ҳодиса, образу ҳарактер дар муҳиту мақоми типии таърихии худ айният пайдо мекунад. Нависандагони забардаст ба ин масъалаи муҳимми ҷақиҷатписандӣ хеле кувва сарф карда, лавҳаҳои тасвирашонро ба худи ҳаёт ва табиат то ба дараҷаи боварибахш наздик овардаанд. Чунин истифодаи забон ҳамчун воситаи типсозии манзараю маъвои таърихии зиндагӣ дар Пушкин, Л. Толстой, Тургенев, Чехов, Горький, Саъдӣ, Чомӣ, Мушфикӣ, Сайидо, Дониш ва бâъзе дигарон равшан мушоҳида мешавад.

С. Айнӣ дар эҷодиёташ бо амиқ фаҳмидани мантиқи сухан ва қаломи бадеъ, хусусиятҳои хоси давраи муайянӣ ҳаёти ҳалқҳоро ба шакли образноки мӯътамад тасвир намудааст. Мо ин санадро дар «Одина» ва «Дохунда», «Ятим», «Марги судхӯр» ва «Ёддоштҳо» чун назари дақиқу дурандешӣ ў мебинем. Дар «Гуломон» барои кушодани муҳит ва манзараи зиндагии туркманҳои ибтидои асрҳои XIX ва нишон додани маҳсусиятҳои милӣ ва расму онни онон хунармандӣ ва тасвиркории нависандагони возехтар зоҳир гардидааст: «Саҳрои ҷасеъ, биёбони хушк. Дар

ин биёбони бепоён ғайр аз чохҳои чуқур манбаи обе нест, онҳо ҳам дар масофати як фарсах-ду фарсах аз яқдигар дурттар кандад шудаанд. Ҳомаҳои реги равон ва гиёҳҳои регии саланг, шӯра, хорштур, кавар, кавора, явшон манзараҳои табиии он биёбонанд. Саксавулзорхое, ки дар ҷо-ҷои ин биёбон намудоранд, манзараи мағмумонаи бешаҳои сұхтаро ба назар меоранд. Гунбазҳои поҳсагӣ ва ҷеваҳонаҳои<sup>1</sup> лойӣ, ки дар ҳар душор фарсахи он биёбон вомехӯранд, маданияти туркманий он-рӯзаро нишон медоданд<sup>2</sup>. Дар ҳар як ҷузъиёти ин тасвири ҳонанда ҳаёти туркманони он-рӯзаро на ин ки тасаввур мекунад, балки чун лавҳаи конкрети ҳаёт мебинад. Дар заминай ин макону манзил симои (портрети) соҳиби он — пирамарди порсо Қилич ҳалифа бо тамоми тафсилоту ҷузъиёташ акс ёфтааст.

Нависандай бузург бо воситаи сухани буррою муносиб ба мисли мусаввир бо килк (мӯқалам) манзараҳои ҳаёту табиатро он чунон аёни ҳаёти мебандад, ки тасвири ӯ дар пеши назари ҳонанда ҷилва мейбад. Назокату малоҳати сухани бадей, аз як тараф, вазифаи тарбияи зебоипарастиро адо намояд, аз тарафи дигар, ҳамчун кувваи ҷамъияти ба ҳалқ хизмат мекунад. Таъсири забони бадей дар ҳолате боғазилат ва фоидабаҳш аст, ки агар вай аз фикр ҷудо набошад.

Марксизм таълим медиҳад, чунон ки боло ишора рафт, забон ифодаи фикр аст. Аммо он дар дасти шаклпарастон, яъне лафзбозу сухандардозоне, ки аз истеъоди эстетикий ва маърифати бадеи ҳаёт махруманд, ба ҷизи бе предмет, бе мундариҷа маъно табдил мейбад. Барои шоир ва нависандай асилае, ки истеъододашро ҳамчун бахшиши нодири табиат бо вазифашиносии ҷамъияти пайвастааст, сухани шоирона, ба қавли Маяковский, ба «лашкаркаши нерӯи инсонӣ» мубаддал мегардад. Горький сухандонӣ ва иборасозиҳои пурмазмуни Владимир Маяковский ва Демьян Бедныйро хеле баланд баҳо додааст. Ҳуди Маяковский оид ба мураккабии кори санъаткор дар ифодаи сухани бадей хеле ҳуб гуфтааст:

Назм ҳам  
монанди радиј ҳосилкунист.  
Дар як ғрамми ҳосил,  
мехнати якосла аст.  
Як қалима  
ҳосил мешавад  
аз ҳазорҳо тонна  
маъданҳои лафзӣ.

(Тарҷ. М. Турсунзода)

<sup>1</sup> Ҷевавона — ба маъни посбонхона-карорувлхона буда, дар гушаҳои работ, қўргон ва қальъаҳо ё дар саҳроҳо соҳта мешуд, ки бар болои он истода аз он ҷо душманро дидбонӣ мекарданд. Қалимаи ҷевавони ҳам аз ҳамин қалима соҳта шудааст.

<sup>2</sup> С. Айнӣ. «Ғуломон». Асарҳо, ч. 3, Душанбе, 1960, сах. 7.

Дар ҳақиқат, калимаю иборасозиҳои нав ба нави Маяковский бо такозои замони пурталотуми революционии мо пайдо шуда, ҳамчун найзаю синон ба синаи душманони инқилоб рафта меҳалиданд. Сухану таъбирҳои оташвишони ў бо задуҳурдҳои синфиҳи пролетариати исёнгар ҷӯр шуда, боиси масрурию шодии оммаҳои меҳнаткаш ва муборизони роҳи озодӣ мегаштанд.

**Забони иштироккунандагон — воситаи типию фардикунонии характерҳост.** Нависанда ба персонажҳои асарааш на танҳо худаш, яъне бо суханони муаллиф, баҳои муайян медиҳад. Ў диалог — суханони ду кас ва аз ин зиёдро низ ба ин мақсад истифода мебарад. Баъзан сифати ин ё он характеристики адабӣ аз наклу ҳикояи персонажи дигар ба хонанда маълум мегардад. Масалан: С. Айнӣ барои кушодани образи Корӣ-Ишкамба аз забони Раҳими Қанд характеристикаи комил медиҳад. Баъди чанд фикру андешаҳоро гуфтсан, дар охир, Раҳими Қанд дар ҳақки Корӣ ба хуласе меояд:

— Ин одам бой бошад ҳам бисёр ҷашмгуруслана будааст, барои ситонидани ягон ҷиз аз ҳеч кор ибо ҳам намекунаду ор ҳам, бо вучуди ин ҷашмаш сер намешавад<sup>1</sup>.

Файри ин, дар асар забони иштироккунанда низ баъзан боиси характеристикаи худи ў мегардад. Ҳар шаҳс аз рӯи таҷрибай ҳаётиаш, маданият, рӯхия ва соҳти аклу фаросаташ сухан мегӯяд ва муҳқима меронад. Нависандай нуктасанҷ нутқи персонажро барои баҳои хислатҳои шаҳсии ў истифода мебарад. Нутқ мисли либос аст, ки одамро ҳам мепӯшад, ҳам урён месозад. Бадарак нест, ки бузурғон гуфтаанд:

То мард сухан нағуфта бошад,  
Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад<sup>2</sup>.

Дар повести С. Айнӣ «Марги судхӯр» Корӣ-Ишкамба бо як сухан сиришти бад ва мумсикиашро пурра ошкор мекунад. Масалан: «Охир пул ҷон нест, ки одам дар ҳар кучо ва ба ҳар ҷиз фидо кардан гирад».

С. Айнӣ, Ч. Йкромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода, Ф. Муҳаммадиев маҳсусан бо фардикунонии забони муллою эшон, амалдорону хизматпешагони амир ва душманони сотсиализму ҳалқ пасттинатӣ ва маккорӣ, кӯрсаводӣ ва бемаданияти онҳоро событ намудаанд. М. Турсунзода дар достони «Ҳасани аробакаш» бо якчанд таъбири ҳалқӣ-гуфтугӯй ғуруру ҳавобаландӣ ва ҷавонию ҳудписандии қаҳрамони асарро муайян месозад.

Пӯшт, машкоб!  
Боҳабар мардум!  
Ба қафоят нигоҳ кун, нонвой!  
Хой, ҳезумфурӯши варзобӣ!  
Ҳари ҳудро қаш аз даруни лой!

<sup>1</sup> С. Айнӣ. Марги судхӯр.— Куллиёт, ч. 4. Душанбе, 1961, сах. 37.

<sup>2</sup> Саъдии Шерозӣ. Мунтаҳаби куллиёт. Душанбе, 1956, сах. 51.

Нидоҳои «пӯшт» ва «ҳой» дар ин парча, дар банди дигар «пӯш даҳонатро!» ва «Ҳасан оё саги туро «тур» гуфт» ва амсоли онҳо дараҷаи маданияти аробакашҳои солҳои бист ва маҳдудияти доираи фахмиши муоширати онҳоро бо ҷамъияту одамон таъкид қардааст. Фуруру савлати Ҳасанҳо, аз як тараф, ба сабаби соддагию камтаҷрибагӣ бошад, аз тарафи дигар, аз озодие буд, ки онҳоро аз банду бasti золимон халос карда ба пахнои зиндагии нав роҳнамун соҳт.

Нависандагон гоҳо бо истифодаи мақолу зарбулмасалҳо дар нутқи персонажҳо низ олами ботинӣ ва рӯҳияи мусбату манғии ононро ошкор соҳта, ба типӣ шудани образҳо комёб мегарданд. Чунин маколу зарбулмасалҳо дар романи «Ғуломон» ва повести «Марги судҳӯр»: «Пул мatalab дуо талаб, оё дуо тилло нест?», «Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад», «Забони гургонро гургон мефаҳманд», «То реша дар об аст, умеди самар аст», «Раҳ зану эҳсон кун» ва ғайра аз макру ҳилаи ҳаннотон ва судҳӯрон ҳабар медиҳанд. Аммо зарбулмасал ва мақолҳое монанди «Ҳар ҳамон ҳар, полонаш дигар шудааст», «Хона аз пойбанд вайрон аст», «Марги бо ёрон тӯй аст», «Оби ганда ба ҳандак» ва монанди инҳо симои меҳнаткашӣ камбағалон ва дилу ботини онҳоро зоҳир менамояд.

Пурмазмунии сухани бадей ҳаргиз бо мушкилбаёни ва бо истеъмоли қалимаю таъбирҳои душворфаҳми муносибат надорад. Ҷӣ қадаре ки сухани бадей содда, фаҳмо ва равон бошад, ҳамон қадар зудтар мавзӯи асар ва идеяи санъаткор ба дили ҳонанда роҳ мейбад. «Соддагӣ,— навиштааст Белинский,— зебу зинати ҳақиқат аст»<sup>1</sup>. «Ҳикмати ҳақиқӣ,— гуфтааст Горький,— ҳамеша содда ифода мейбад»...<sup>2</sup>.

В. И. Ленин бар зидди кӯшишҳои шахсоне, ки бо олони қалимаю ибораҳои душворфаҳми ҳориҷӣ нисбат ба тозагӣ ва фасоҳати забони русӣ беаҳамияти зоҳир менамуданд, эрод гирифта гуфта буд: «Забони русиро мо вайрон карда истодаем. Қалимаҳои ҳориҷиро бе ҳеч зарурият кор мефармоем. Ин қалимаҳоро нодуруст истеъмол мекунем. «Дефектҳо» гуфтан чӣ лозим, дар сурате, ки норасоиҳо, камбудихо ё нуқсонҳо гуфтан мумкин аст?»<sup>3</sup>.

Дар поэтикаи классикии форсу тоҷик услуби содданависӣ ва фаҳмобаёни бо истилоҳи «саҳли мумтанеъ» қайд гардидааст. Маънои ин истилоҳ ин аст: агарчанд ки содда ва фаҳмо навиштан кори осон (саҳл) менамояд, вале ба он муваффақ шудан басо кори душвор буда, аз сари роҳи он монеаҳои зиёдери бартараф кардан лозим меояд. Дар адабиёти классикии мӯосири тоҷик ин санъатро ба эҷодиёти Рӯдакӣ, Қамоли Ҳӯҷандӣ, Ҷомӣ, Айнӣ ва Лоҳутӣ нисбат додаанд. Дар бораи сухани бадеии пурмазмун Саъдӣ гуфтааст:

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, 1954, стр. 37.

<sup>2</sup> Русские писатели о языке, стр. 693.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 30, сах. 317.

Забон дар дахон, эй хирадманд, чист?  
Калиди дари ганчи сохибхунар.

Абдурахмони Ҷомӣ таъсири маънавии суханеро, ки дар хизмати аклу идрок буда, ҳис ва андешаи моро бармеангезад, хеле баланд баҳо додааст:

Хирадро кору боре ҷуз сухан нест.  
Чаҳонро ёдгоре ҷун сухан нест...  
Аз ӯ ҳандад лаби андӯҳмандон  
В-аз ӯ гирён шавад дилҳои ҳандон...

Ё

Гавҳари ҳуққаи даҳон сухан аст,  
Ҷавҳари ҳанҷари забон сухан аст,  
Гар набудӣ сухан, чӣ гуфтӣ кас?  
Дурри маъни ҷӣ гуна сүфтӣ кас?

Ҳамин тарик, забони бадей воситаи асосии оғариниши образу манзараҳо ва фикру эҳсосоти образноки санъаткор буда, аз бисёр ибораҳои таркибии баёни ва тасвироти бадей иборат мебошад. Забони бадей вазифаи ҳуснофарӣ ва зарофатпарвариашро маҳз тавассути **тарзҳои баён** — муродиф, таҷнису тазод; **воситаҳои тасвир** — муболагаю маҷоз, ташбеҳу истиора, тавсифу муқояса ва ғайра дар амал татбиқ менамояд.

### Восита ва тарзҳои баён

Ашъору эҷоди классикон ва соҳибқаламони пешқадами советӣ барои он ба дили ҳонандагони сершумор роҳ мебанд, ки маъниҳои олӣ ва ғояҳои мӯътакиду ботароват дар онҳо бо перояи дилкаши бадеият ороиш ёфтаанд. Аз оғаридаҳои онон ҳонанда на танҳо ба маъниҳои ниҳону маолии рӯзгор сарфаҳм меравад, инчунин завқи бадей-эстетики мегирад.

Суҳандардозиҳои дилкашу зебо ва баёноти ҳусниёти ҳаёт ҳамеша ғояҳои бардаму барҷастай даврро пешӣ назари ҳонанда наздик оварда, маъқули дилу ҳуши ӯ мегардонанд. Воситау тарзҳои баён ва воситаҳои тасвирӣ бадей дар адои ин вазифа ба нависанда мададгари беназиранд.

Воситаҳои баён — муродиф (синоним), таҷнис (омоним), тазод (антоним) ва заҳираҳои маҳсуси лексикии забон — архаизм, неологизм, диалектизм, варваризм ва дигар боиси фасоҳат ва рангорангии забони бадеии осори адабӣ ҳастанд. Санъаткор бо воситаи тарзҳои баён образҳои бадеии саҳеху сарҳҳо ҷадои менамояд. Истифодаи воситаҳои баён бояд тарзе ба кор раванд, ки қалимаю ибораҳо ба тасвирӣ воеқа ва образи муайян комилан мувофиқат кунанд, қувваи эмоционалии онҳоро афзоянд. Барои ин суҳанварон мусаввадаҳои асарашонро гаштаю баргашта таҳрир ва рӯйнавис мекунанд.

**Муродиф** аз асоси «радиф» гирифта шуда, **Муродиф (синоним)** ба мазмун «дар пан касе нишинанда ва лафзе, ки ба лафзи дигар дар маъни шарик бошад» («Ғиёс-ул-лӯғот»). Синоним (аз қалимаи юнонии *synopis*

тос — ҳамном гирифта шуда) чунин калимаҳоенду, ки аз ҷиҳати талаффузу шакл ва таркиби овозиашон гуногун буда, vale мазмунан ҳаммалю мебошанд. Забони тоҷикӣ аз калимаҳои муродифӣ (синонимӣ) хеле бой гест. Масалан, муродифӣ рӯй — рӯх, рӯҳсора, ҷеҳра, қиёфа, лиқо, симо, шакл, намуд; дунё — ҷаҳон, гардун, олам, даҳр, гетӣ, оғоқ, коинот, фалак; оҳанг — мақом, наво, ҳаво, савт, садо, лаҳн, нағма; ромишгар — ҳофиз, мутриб, муғаний, сурудхон, овозхон, ашӯлачӣ; офтоб — шамс, меҳр, найир, ҳуршед, ҳур; маъшуқа — маҳбуба, ҷонона, дилбар, нигор, санам, бути таторӣ ва ғайра мебошанд. Ин калима бо вучуди аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздиқ буда-нашон тобишиҳои гуногун доранд ва ин тобишиҳо аз маъни (семантикаи) ҳуди онҳо бармеояд. Ҳар калимаи дар шарҳ ва эзоҳи калима дигар овардашуда дар навбати ҳуд синоними ҳамон калима ҳоҳад буд.

В. Г. Белинский ҳамин ҷиҳати синонимҳоро таъкид намуда, навиштааст: «Чунон ки дар табиат ягон барги дараҳт ба барги дигар монанд нест (ҳар як барги дараҳт аз ягон ҷиҳат аз баргҳои дигар фарқ мекунад), ҳамчунин дар забон ҳам калимае бо калимаи дигар айнан монанд, баробар, якхела нест. Ҳар як калима бо ягон ҳусусияти ҳуд (аз калимаи дигар — Ю. Б.) фарқ дорад». Аз ин рӯ маъни калимаи синонимӣ бо маъни предметии ҳуд маҳдуд нашуда, маъни аслии он дар матн маъни (аниқтараш, тобиши маъни) нав пайдо мекунад.

Дар адабиёти бадей калимаҳои синонимӣ ба мавриду ма-ком ва маъни ҳуд мувофиқу муносиб, баъзан ба маъни ило-вагӣ ва мачозӣ кор фармуда мешаванд. Истифодаи васеи муродифҳо на ин ки санъаткорро аз такрори калимаҳо боз мепорад, балки барои равшану таъсирнок ва конкрет ифода на-мудани мақсад имконият фароҳам меоварад. Инак, устод Рӯ-дакӣ дар яке аз шеърҳояш «Тундур миёни дашт ҳаме бод бар-дамад» муродифро чи тавр бо маҳорат кор фармудааст:

Булбул ҳаме бихонд дар шоҳсори бед,  
Сор<sup>1</sup> аз дараҳти сарв мар ўро шуда мӯчиб<sup>2</sup>...  
Соқӣ гузин<sup>3</sup> бодаву май ҳӯр ба бонги зер,  
К-аз кишт сор ноладу аз боғ андалиб<sup>4</sup>...

Дар як маврид «булбул» дар ҷои дигар «андалеб»-ро кор фармудан ҳам аз нуктаи назари қоғиябанӣ ва ҳам ҳусну ма-лоҳати сухан равост. Дар мавқеи дигар шоир синоними ҳамин калимаҳо «ҳазордастон»-ро ба кор бурдааст. «Бодаву май» низ калимаҳои ҳамрадифанд.

<sup>1</sup> Сор — соҷ; парандаест ҳушловози сиёҳранг, ки ҳолҳои сафед дорад.

<sup>2</sup> Мӯчиб — ҷавобдиҳанда.

<sup>3</sup> Гузин — ихтиёр ё интиҳоб кардан.

<sup>4</sup> Андалиб (андалеб) — булбул, ҳазордастон, ҳазорово.

Бад-он замона надидӣ, ки дар чаман рафтӣ  
Сурудгӯён, гуфти ҳазордастон буд.

Рӯдакӣ

Дар шеъри Мирзо Турсунзода «Замин» чунин калимаҳои муродифро мебинем:

Бо замин, бигзор, ки пайванд бошад пои ман.  
Дар замин, бигзор, ки бошад мукаррар ҷои ман.  
То абад, бигзор, бошад шӯълаафкан, шӯълабӣ,  
Он ҷароғе, ки фурӯзон гашт дар маъвои ман.

«Ҷой» ва «Маъво», «шӯълаафкан» ва «шӯълабор» — синоними якдигаранд. Дар ин таъбирҳои ҳаммаъно идеяи ватандустӣ бо изҳори меҳру муҳаббати шоир ба замини падарон ва маъвою макони ба ў меросмонда баён гардидааст. Дар пораи дигаре аз шеъри «Мехмони мағрибӣ»:

Қувваи пурҷозибаи ин диёр,  
Кард дили мардаки ғарбӣ шикор.  
Чунки дар ин мамлакат ин зарпараст,  
Хеч ба ҷизи дигаре, дил набаст.

Баҷуз такрор нашудани сухан, дар ин калимаҳои шаклан ғуногуну ҳаммаъно, ки ҷузъи таркибии услуби шоиранд, мундариҷаи васеи сиёсиро идрок намудан душвор нест. Ҳиндустон (ин мамлакати бузург ва диёри азизи ҳиндҳо) ки ду сад сол ситами ҳукмронии мустамлиқадорони Англияро аз сар гузаронидааст, дар соли 1947 — дар замони истиқлолият ёфтани худ ҳам аз ҳузури ситами «мехмонони мағрибӣ»-и ноҳонда ҳалосӣ надошт. Диёр, мамлакат боз ба синонимҳои дигар — қаламрав, сарзамин, қишвар, зодгоҳ ва ғайра соҳибанд. Ҳар кадоми ин калимаҳои ҳамрадиф мавқеи истифода дошта, ба тобиши муайян (маҳал, ҷой, мавзӯъ, минтақа, зона, территория) соҳиб аст.

Дар наср, дар яке аз асарҳои Сотим Улуғзода синоним ин тарик истифода шудааст: «Аҷаб шердил будааст ин аэропланҷӣ. Ман панҷ соли тамом аз ў ҳурдтарам ва ҳар гоҳ ки ба синну соли ў расидам, ман низ мисли ў як одами часур ва боирода мешавам».

М. Горький таълим медиҳад: «Забони ҳақиқӣ бадей... аз саҳехӣ, равшаний ва ҳуҷоҳангии ҳамон калимаҳоे пайдо мешавад, ки онҳо манзараҳо, ҳарактерҳо ва идеяҳои асарҳоро ба тартиб меоваранд».

Нависандагон бо воситаи синонимҳо ҳолати рӯҳияи персонажҳо — ҳурсанҷӣ, маъюсӣ, қаҳру ғазаб, аҳди ишқу вафо, ҷасорат ва ғайраҳоро айнан ифода менамоянд. Дар замони мо ба воситаи калимасозиҳои нав мувофиқи талаботи забони ҳозира синонимҳои нав эҷод карда мешаванд. Онҳо боиси ғановати забони бадей ва тафаккури эҷодкору ҳонанда мегарданд. Ғайр аз синонимҳои рехта, синонимҳои тафсилӣ низ гоҳо исти-

фода мешаванд. Дар як байти шеъри М. Турсунзода «Ҳаргиз» чунин калимаҳои муродифӣ кор фармуда шудаанд:

Ба ҳонадони азими башар намемирад  
Чароғи ленийӣ дар даҳр ҷовидон ҳаргиз.

Дар ин байт маъни тоза пайдо кардани «даҳр» — дар он аст, ки дар ин ҷо на фақат чун ҷаҳон, дунъё пай бурда мешавад. «Ҳонадони азими башар», ки дар ин маврид ҳамчун маънидоди «даҳр» омадааст, ба олами одамони пешқадаму мунаvvarfikr табдил ёфтани дунёи ҳозираи моро ишора менамояд.

Аз бароят ҷон дихад инсон агар, арзандай!  
Синаро созад бар ҳифзат гар сипар, арзандай!

Дар ин байт дар ҳифзи Ватан таъбирҳои ҷонро ғидо кардан ва синаро сипар сохтан шарҳу тафсири якдигар шуда, мазмуни асарро таквият додаанд.

Калимаҳои синонимӣ аксар ҳамроҳ ё ҷуфт шуда меоянд, ки онҳоро «ҷуфтҳои синонимӣ» ё «таркиби синонимӣ» мегӯянд. Масалан: ҷечу тоб, нуру сафо, айшу ишрат, қарру фар, меҳру муҳаббат, ҷидду ҷаҳд, доду фарёд, гиряву нола ва монанди инҳо. Забони тоҷикӣ, ки аз ин қабил синонимҳо ғанист, онҳоро ҳусусияти хоси ҳуд медонад. Масалан, М. Турсунзода аз ин ҷиҳат дар шеъри «Аз Бадаҳшон то Кремль» овардааст:

Зин назар мегашт моро ҷилвагар,  
Як ҷаҳон тасвири фатҳи беназир.  
Аз барои баҳту иқболи башар,  
Накшашо, ҷаҳду ҷадалҳои кабир.

Баъзеи калимаҳои муродифӣ батакрор меоянд:

Аҷдоди туvu гузаштагонат  
Нотарс, қавӣ, далер буданд,  
Дар поси диёр бехиёнат,  
Дар ҷанг ҳама чу шер буданд.

(Х. Юсуфӣ)

Ин гуна ҳамроҳ ё такрор истеъмол шудани муродифҳо боиси таъкид ёфтани маъни калимаҳо ва пуркуват шудани фикри нависанда мегардад. Устод Айнӣ дар элизодҳои ҳаҷвии асарҳояш ба мақсади писҳанд задани персонажҳои манғӣ *пингомезон* синонимҳои ҷуфтро бисёр кор фармудааст. Масалан: «Бо ин сиккаву суммот гапи задагии ин каса бинев-а!»; «Бо ин шаклу шамоил намуди зоҳирӣ ноиб ба ҷувонли пурӯзидум монанд буд».

Дигар сабгу тоқатамон намонда буд.

(С. Ҳуғловада)

«Вай зане буд», калончусса, хушсалиқа ва сохиби тамкину викор»; «Қадду қоматаш чун ниҳоли гул, чун гули акнун ба воя расида, vale шоху барг надода, чехрааш равшан ва пок, шармгин ва раманда...; Шұхию ҳазлро намедонад, латифаю анекдотро шунидан ҳам намехохад» (Ч. Икромий).

Ба ҳамин тарик, истифодай васеи синонимҳо сабаби аз нав зинда шудани бисёр калимаҳои фаромӯшшуда гардида, таркиби луғавии забони ҳалқро бой мекунад. Синонимҳо инчунин имконият медиҳанд, ки санъаткор бо вусъати доирани фикру муҳокимааш максадашро бо айниятি забони мағфуму дилкаши бадей баён кунад. С. Айнӣ гуфтааст: «Агар асари нависанда ба хонанда забон ёд надихад, забони хонандаро бой ва маданий накунад, вай чӣ хел асари адабӣ мешавад... Нависанда бояд забонро бо сӯҳони маънӣ ва қоида совида, сайқал зада кор фармояд»<sup>1</sup>.

Тачнис ба маъни луғавиаш — ҳамчинс кардан, монанд кардан. Тачнисро гоҳо зулмаяниайн ҳам меғүянд, яъне калимае, ки ду маъни мухталиф дорад. Тачнис — омонимҳо аз калимаи юнонӣ homos — якхела, опута — ном гирифта шудааст. Маъни истилоҳии тачнис — калимаҳоеанд, ки аз ҷиҳати шакл, оҳангутаркиби овозиашон якхел буда, аммо аз ҷиҳати маъно гуногунанд. Масалан, калимаи рост ба ҷанд маъно истифода мешавад: ҳам ба маъни «рост истодан», «рост ба ҳадаф расидан», ва ҳам ба маъни «rosti gapro гуфтан»; ё калимаи бакувват — бардам, солим, маҳкам, тавоно, муктадир ва ғайра. Бо калимаҳои дар, бар қофиия шеър соҳта шудааст.

Фарқ аст миёни он ки ёраш дар бар,  
Бо он, ки ду ҷашми интизораш бар дар.

Дар ин байти машҳур ду калимаи ҳамоҳангу ҳамшакл маъноҳои гуногун доранд: дар мисраи якӯм дар — пешоянд буда, бар чун исм, ба маъни паҳлӯ омадааст; дар мисраи дуюм бар вазифаи пешояндро адо карда, дар ҳамчун исм, ба маъни «сӯи дар», яъне даромадгоҳ омадааст. Аз нуктаи назарӣ шеърият ин калимаҳои ҳамчинс мухтасарбаёниро таъмин карда, диккаторо ба ҳусну малоҳати сухан ва мазмуни он ҷалб мекунанд.

Тачнис яке аз воситаҳои муҳимми баёнист, ки дар забони тоҷикию форсӣ хеле маъмул аст. Аз замонҳои қадим классикони мо бо ёрии тачнис лафзбозӣ ва лутғуиҳо кардаанд. Лутғдар шеъри Рӯдакӣ, Ҳайём, Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ, Биной, Ҳилолӣ, А. Лоҳутӣ, Ҳ. Юсуфӣ, Б. Раҳимзода ва дигарон бештар мушоҳида мешавад.

Тачнисҳо дар адабиёти форсӯ тоҷик сершакланд, ки бо

<sup>1</sup> С. Улугзода. Аввалин мулокот.— Садриддин Айнӣ дар хотироти дӯстом ва шоғирдон. Душанбе, 1968, саҳ. 25.

номхой зерин қайд гардидаанд: таңниси том, таңниси зоид, таңниси ноқис, таңниси мураккаб, таңниси мукаррар (такрор) ё муздаваач, таңниси мутарраф ва ғайра<sup>1</sup>. Онҳо ба ду намуди асосй қисмат ёфтаанд: таңниси лафзӣ ва таңниси маънавӣ. «Таңниси лафзӣ дар як байт ду ва ё якчанд калимаи ҳамшакли алоҳидамаъноро мефаҳмонад, лекин таңниси маънавӣ дар як байт омадани як калима ва ё чанд калимаи дорон маъни баробарҳукуқ мебошад»<sup>2</sup>. Инак, дар таңниси лафзӣ калима такрор меёбад:

Эй дилбари мо, мабош бедил бари мо,  
Як дилбари мо бех аз дусад дил бари мо.  
На дил бари мо, на дилбар андар бари мо,  
Ё дил бари мо фирист ё дилбари мо.

*Абӯсаид Абулҳайр*

Дар таңниси маънавӣ маъни калимаҳои ҳамчинс такрор мешавад. Масалан:

Як бор нарафт дил бари бегона,  
Дил ёр нашуд ба дилбари бегона!  
Ман аҳдшикан наям, макун саъӣ, зи ман.  
Харгиз нашавад, ки дил бари бегона.

*Ҳ. Юсуфӣ.*

Дар рубоии аввал суханбозӣ ва лутф бештар ба назар мепрасад. Дар рубоии дуюм калимаҳои ҳамчинс (ё санъати таҷнис) аз мутобеии идеяи вафодорӣ хабар дода, дар аҳду паймони дӯстии ишқ устувории қаҳрамони лирикиро тасдиқ менамоянд.

Таңниси маънавӣ дар як қатор дигар рубоиҳои Ҳ. Юсуфӣ дидиа мешавад. Рубоии зерин рӯҳи ватанпарварӣ дошта, нисбат ба душмани ватани мо адовари оштинопазириро ифода намудааст:

Бо ҳасми ту ҷанг бо қалам ҳоҳам кард,  
Ба зўри қалам қалам-қалам ҳоҳам кард.  
Хар фатҳ, ки дар кори ватан месозӣ,  
Ман дар варақи зафар рақам ҳоҳам кард.

*Ҳ. Юсуфӣ.*

Калиман «қалам» ҳамчун аслиҳаи мубориза омада, таъбири «қалам-қалам» ба маъни пора-пора кардан низ чун қалам майда намуданро мефаҳмонад, ки вай аз ҳар ҷиҳат ба якремашин ин истилоҳ такя дорад.

Дар таңниси маънавӣ гоҳо як калимаро ба ду маъно низ дидан мумкин аст.

<sup>1</sup> Барон шиносоӣ бо тафсили ин мавзӯъ, нигаред: Т. Зеҳнӣ. Таҷнис. Санъати сухан. Душанбе, 1979, сах. 137—155.

<sup>2</sup> Т. Зеҳнӣ, ҳамон ҷо, сах. 144.

Ман, агар риндам, агар шайх, чй корам бо кас,  
Хофизи рози худу орифи вакти хешам.

Калимаи «Хофиз» ба ду маъно омадааст: якум нигахдори сирру роз, дуюм тахаллус.

Дар шеъри Бокӣ Раҳимзода «Дар лаби обе» низ мисрае ба чунин шакл омадааст:

Рӯи санг омаду охиста бигуфто: — Бокӣ,  
Ба садоқат тоқӣ,  
Ҷӯш зад ишқи ҷавонию мадорам омад,  
Дар лаби обе,  
Шаби маҳтобе.

Дар ин ҷо «Бокӣ» ҳам қаҳрамони лирикист, ки маъшука ба ў муроҷиат дорад ва ҳам ному тахаллуси шоир мебошад.

Яке аз суханварони забардасте, ки таҷнисро дар эҷодиёташ бағояти моҳирӣ (барои талаввуну тафанинуноти адабӣ, рангинию дилхушиҳои шеърӣ) истеъмол кардааст, Камоли Хӯҷандӣ<sup>1</sup> мебошад. Дар ғазали «Чоно, баҷуз лабони ту оби ҳаёт нест» ў чунин таҷнисотро ба қоидаҳои лафзию маънавӣ ба ҳам омехта ба кор бурдааст:

...Гуфтам: «Давои дарди диламро хате навис!»  
Гуфто: «Давот чун бинависам? Давот нест!...»  
Доги ҷафо ба ҷони мани ҳастадил манех,  
Рӯзе ки дар вафот бимирам, вафот нест...

Дар байти аввал давот ба ду маъно: «дармони ту» ва «сиёҳидон» омадааст, vale дар мавриди дуюм калимаи мазкур якбора ҳар ду маъноро ифода мекунад. Дар байти дуюм вафот низ ба маъноҳои «вафодории ту» ва «фавтидан» таҷнис шудааст.

Дар ғазалҳои Камол истилоҳоти бозиҳои шатранҷ (шоҳмот), нард ва гӯю ҷавгон хеле зиёд истифода шуда, вазифаи муайяни услубиро адо мекунанд.

...Рӯзи нахӯст, эй маҳи ҳубон, ба ошиқон  
Рухро ҷаро намудӣ агар майли мот нест.

Дар ин байти истилоҳоти шатранҷ рух намудӣ ва мот ба ду маъно омадаанд: ба маънои аслӣ ва ба маънои мачозӣ, ки ни ба яке аз навъҳои таҷнис — таҷниси тавҷеҳ мансуб аст. Истифодаи калимаҳои шатранҷ, истилоҳоти илмӣ-фаний дар шеър, ки ба ду маъно омада, муроди шоирро дар маънои дуюми он мефаҳмонад, дар эҷодиёти Ҳоконӣ, Салмони Совонӣ, Ҳайём ва дигарон низ ёфтани мумкин аст<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Доир ба устодкории Камол нигаред: С. Айнӣ. Куллиёт, ч. II, китоби якӯм, саҳ. 229; А. Дехотӣ. Куллиёт, ч. 5, саҳ. 21.

<sup>2</sup> Ниг.: Коллектив. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳон XII—XIV (кисми дуюм). Душанбе, 1983, саҳ. 125.

<sup>3</sup> Ниг.: Т. Зеҳнӣ ҳамон ҷо, саҳ. 141.

Қамол санъати таңнисро барои баёни норозигиҳои иҷтимоӣ  
истифода бурдан низ шӯҳрат дорад:

Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой,  
Биёр бода, ки ман фоғфам зи ҳар ду Сарой.

Дар мисраи яқум «Сарой» номи шаҳрест, ки шоир дар  
Қалъаи сангини он ҷо 4 сол маҳбус истодааст, дар мисраи  
дуюм «Сарой» ба маънои дунё омадааст. Шоир дар ин байт  
мехоҳад гӯяд, ки агар вазъият дар шаҳри Сарой ё соҳти зин-  
дагӣ ва қайфияти ҷаҳон ҳамин тавр бо азобу машакқат бо-  
шад, аз баҳри ду дунё гузаштааст. Ин як Ҷӯтироzi хоси шои-  
ронаест нисбат ба беадолатиҳои даврони феодализм, ки бо ин  
шакли бадӣ изҳор гардидааст. Дар мавриди дигар Қамол аз  
дер дар ҳабсона монданаш ноумед гашта чунин рубоие гуф-  
тааст:

Қай бошад аз ин танг бурун омаданам,  
Ном аст аз ин наинг бурун омаданам,  
Гӯи магар аз санг<sup>1</sup> бурун меояд  
Парвонаи<sup>2</sup> аз Санг<sup>3</sup> бурун омаданам.

Қамол ба ҳаққи як сӯфии бинипучуқе, ки ҳудбин ва мағ-  
рур будаасту vale тамаллуқкориҳои бардуруғи зиёде дошта-  
аст, ҳаҷвомезона навиштааст:

Ба мо он сӯфии бинибурида  
Ба ғайр аз аҷзу мискинӣ надорад.  
Наҳояд ҷурми<sup>4</sup> ҳудбинӣ ба ў баст,  
К он бечора ҳуд бинӣ надорад.

Муроди шоир аз ин мисраъҳо ҳувайдост.

Хусрави Деҳлавӣ чунин як байти машхуре дорад, ки маъ-  
нои наздику дури он зуд фаҳмида мешавад:

Тори зулфатро чудо мушшота<sup>5</sup> гар аз шона кард.  
Дасти он машшота мебояд чудо аз шона кард.

Дар адабиёти советии тоҷик қалимаҳои ҳамчинс бештар ба  
мағҳуми маънавиашон барои изҳори ақидаи ҷамъиятии санъ-  
аткорон истеъмол мешаванд. Дар назми А. Лоҳутӣ, М. Амин-  
зода, М. Турсунзода, Ҳ. Юсуфӣ ва дигарон ранги сиёсию иҷ-  
тимоӣ гирифтани санъати мазкур ҳеле равшан ба назар ме-  
расад. Ийак, рубоие аз руబоиёти Лоҳутӣ, ки ба тасвири синфи  
коргар баҳшида шуда, аз садоқати бепоёни у ба инқилоб дар  
роҳи муборизаи сарнагуни хонаи зулм ҳабар медиҳад:

<sup>1</sup> Аз санг бурун омадан — аз рӯи истилоҳи ҳалки кинояест аз «дер бу-  
рун омадан» ё ҳуд «хеч бурун наёмадан».

<sup>2</sup> Парвона — дар ин ҷо ба маънои «фармоишнома» аст ва қалимаи пар-  
вонаи низ аз ҳамин қалима ба чунин маъно соҳта шудааст.

<sup>3</sup> Санг — қалъаи Санғ, ки дар он ҷо маҳбус буд.

<sup>4</sup> Ҷурм — ғуноҳ, айб.

<sup>5</sup> Машшота — зане, ки бо ороиши мӯи занон машгул аст.

Фармони заволи симу зар хоҳам дод,  
Немъат хамаро ба коргар хоҳам дод,  
Е афсари зулмро нагун хоҳам кард,  
Е дар сари ин ақида сар хоҳам дод.

Савганди шоири мубориз дар арсаи озодии синфи фаълаю дехқон дар мисраи охир бо ду бор ба ду маъно истифода бурданни калимаи «сар» барҷаста садо медиҳад.

Лоҳутӣ, чун яке аз шоирони забардаст лирики нозуқадост, дар аҳди ишқу вафои ҳакиқӣ то дами нафаси охирин мубориза бурданро талаби чон дониста гуфтааст:

Домони ту, эй бути ситамгар,  
Сар медиҳам намедиҳам сар.

Шоири ҷанговари тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ низ ин санъатро ба пайравии устод Лоҳутӣ эҷодкорона кор фармудааст:

Дил дасти туро ба дасти дигар надиҳад,  
Бар дасти ракибони бадаҳтар надиҳад.  
Дар маслаки ишқ дил ки событқадам аст,  
Домони туро сар дигаду сар надиҳад.

М. Турсунзода дар шеъри «Сайёҳи хинд» ба писарбачаи ағфон маслиҳат медиҳад, ки барои ба даст овардани озодӣ ва баҳт зери пои ғосибон наафтад, пойафзоли ононро тоза накӯнад, балки ҳоки ватанро аз ин соҳибони ноҳонда пок намояд. Ӯ ин ақидаро бо истифодаи калимаҳои ҳамчинс гуфтааст:

Дузди бахти ҳалқҳо минбаъд боз  
Пой ҳудро сӯй ту созад дароз,  
Ҳоки пояшро набояд пок кард,  
Пок аз он бояд, ки акнун ҳок кард.

Ҳок ва пок дар мисраи охирин ба маъни ватан (сарзамин, мамлакат)-ро аз мустамликадорон озод кардан омадааст.

Ба ҳамин тарик, моҳирона кор фармудани таҷnis боиси боигарии забон ва образнокии сухани бадей мешавад. Бо истифодаи эҳтиёткоронаи ҷиносҳо мақсади нависандагӣ айнан ба нишон мерасад.

Таҷnis на факат ба шаклҳои тарзи баён мутааллиқ аст, чун яке аз санъатҳои бадей низ дар ашъори классикони форсу тоҷик истеъмоли васеъ дорад.

**Антонимҳо** (аз калимаҳои юнонӣ anti — зид Тазод (антоним) ва опума — ном гирифта шуда) чунин калимаҳоанд, ки барои ифодан маъниҳои хилоти ҳамдигар кор фармуда мешаванд. Маъни луғавии тоҷикии калиман тазод «ба ҳам зид» мебошад. Чунончи: обу оташ, рӯзу шаб, бемору сиҳат, пасту баланд, ғаму шодӣ. Суҳанвар бо истифодаи тазод (антоним) барои баёни маъниҳои ҳаматарафаи предмет ва воеаҳо — мағҳумҳои сифатӣ, фаъолияти инсон, рӯҳияю қайфият, замону макон имконият мебад.

Тазод дар фольклор ва адабиёти классикии форсу точик ҳамчун санъати бадей дар чандин достонҳои безавол мақоми аввалий дорад. «Гӯрӯғлӣ», «Ҳамса»-ҳои Низомии Ганҷавӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ ва дигарон, «Ҳафт авранг»-и Абдураҳмонӣ Ҷомӣ, ки достонҳои «Лайлӣ ва Мачнун», «Хисрав ва «Ширин», «Юсуф ва Зулайҳо», «Саломон ва Абсол» ва ғайра асосан бо санъати тазод оғарида шудаанд. Фирдавсӣ ба воситаи тазод низоу нифоки амики фалсафии «Шоҳнома»-ашро аз зиддияти қувваҳои осмонӣ — Ҳурмузу Ахриман сар карда то задухӯрдҳои заминии байни Қовусу Афросиёб, Рустаму Сӯҳроб, Сиёвушу Судоба ва санадҳои таърихии то асири истилои араб (асри VII), аз тасвири рашку муҳаббат, дӯстии адоват, саховатмандию ҳасисӣ ва олиҳимматию пастфитратӣ ва ғайра оро додааст.

Фирдавсӣ дар чанд байт фалсафаи замонашро бо ибораҳои тазод ҷамъbast намудааст:

Чунин аст расми сарон фиреб,  
Гаҳе бар фарозу<sup>1</sup> гаҳе бар нишеб<sup>2</sup>

Е

Чунин аст кирдори гардонсипеҳр<sup>3</sup>  
Гаҳе ҷангӯ заҳр асту гах нӯшу меҳр.

Образҳои тазод бештар имконият фароҳам меоваранд, ки низои бадеии асар тезу тунд вусъат ёфта, мақсади нависанда равшантар зоҳир гардад. **Мо ҳоло факат бо муайян кардани вазифаи ин истилоҳ ҳамчун воситаи баён иктифо менамоем.** Барои ифодай ҳолати рӯҳии образҳо дар достонҳои классикий вазъияти шаҳсии персонажҳо муқобил гузошта мешаванд. Шоирон ба воситаи тасвири ҳолу аҳволи Лайлӣ ва Мачнун, мусибати ҷудой ва ҳаҷри ошиқонро таъкид намудаанд.

Дар тасвири Ҳилолӣ ду ҳолати рӯҳии қаҳрамонон тасвир ёфта, он ҷӣ, ки нисбат ба Лайлӣ ҳарактери мусбат дода шудааст, аз бегамӣ набуда, балки аломати зебу ҳусн ва нозу қарашмаи маъшукა аст.

Лайлию қарашма бар қарашма,  
Мачнуну ду ҷашм ҷун ду ҷашма.  
Лайлию ба дил ҳазор роҳат,  
Мачнуну ба сина сад ҷароҳат.  
Лайлию шароби ҳусн дар сар,  
Мачнуну дили қабод дар бар.  
Лайлию зи ҳусн бое дар бое,  
Мачнуну зи ишқ дое дар дое...

Е ҷунин байте аз лирикаи Камоли Ҳӯҷандӣ, ки вазъияти мутакобили ошиқонро муайян менамояд:

<sup>1</sup> *Фароз* — баландӣ.

<sup>2</sup> *Нишеб* — пастӣ.

<sup>3</sup> *Гардонсипеҳр* — фалаки ҷарҳозананда.

Ту хамчун субх мекандио ман чун шамъ мегирям.  
Намедонй, ки ин холат ман аз сүзи дарун дорам.

Дар адабиёти советии точик тазод маҳсусан дар ашъори А. Лохутй, П. Сулаймонй, М. Раҳимй, М. Турсунзода, Х. Юсуфий санъаткорона истеъмол ёфтааст. Достонҳои Лохутй «Кремль», «Мо зафар ҳоҳем кард», «Точ ва байрак», «Хар ва трактор», «Сафари фарангистон», «Ғалабан Таня» сар то сар дар асоси образҳои тазод ва баёни ба ҳам зид эҷод ёфтаанд. П. Сулаймонй бо воситаи тазод вазъияти ситамгарон ва ситамдидагонро дар ҷамъияти синифӣ нишон додааст:

Як тӯда дар таронаву  
Як тӯда дар ғам аст,  
Як сӯ нишотовару  
Як сӯй мотам аст...

М. Турсунзода дар шеъри «Кулохи профессор Ахвледиани» образҳои майори мӯйлабзарди англисӣ ва олими забоншиноси советири ин тарик ба ҳам мукобил гузаштааст:

Рӯ ба рӯ омаданд як муддат  
Субҳи пурниру шоми пурзулмат.

Дар ин байт ба воситаи ибораҳои образноки тазод моҳияти иҷтимоии ҷаҳонбинии намояндагони ду система — одами ҷамъияти соҳибкористӣ («субҳи пурнур») ва шахси ҷамъияти капиталистӣ («шоми пурзулмат») таъкид ёфтааст.

Достонҳои «Чанги одаму об» (С. Айнӣ), «Ба зиёрати доҳӣ» (М. Раҳимй), «Ҳазон ва баҳор» ва «Писари Ватан» (М. Турсунзода), «Панҷи ноором» (М. Миршакар), «Сурӯши Сталинград» ва «Ситораи Исмат» (М. Қаноат) ва дигар бо санъату тарзҳои баёни тазод эҷод шудаанд.

**Унсурҳои лексикии забон** ба гурӯҳи лексикии забони адабӣ неологизм, архаизм, диалектизм, жаргонизм, вульгаризм, варваризм ва ғайра доҳил мешаванд. Вазифаи онҳо барои ифодаи бадеии фикр дар асарҳои адабӣ хурд нест. Нависанда ин гурӯҳи қалимаю таъбирҳоро дар тору пуди бадеии асари ҳуд ҳаргиз безарурат доҳил намекунад, чунки онҳо рафти ягонаи услуби адабии асарро вайрон карда мегавонанд. Аммо дар холати даркорӣ барои таъкиди тарзи гуфтор ва дараҷаи маданияти нутқи персонаже нависанда ба андоzae аз ин ё он имкониятҳон захираи лугавии забон истифода бурда, симон образи тасвиршударо муайянтар месозад.

**Неологизм** аз қалимаҳои юнонӣ **нео** — нав, логос — сухан таркиб ёфтааст. Забон бо мурури замон ва тараққиёти фикр доимо тағйир ва такмил ёфта менистад. Шаронҳои сиёсни тоҷисоди соҳти нави ҷамъияти дар ҳар давр ба таркиби лугавии забон таъсири ҷиддӣ мегузоранд. Қалимаҳон нав ба навро ҳуди ҳалқ

ва намояндағони маданияти вай — олимон, нависандагон ва ходимони сиёсий меофаранд.

Неологизм бо ду рох пайдо мешавад: якум, калима ва таъбирхой наве ҳастанд, ки ба туфайли донишу күшиши намояндағони пешқадами чамъият якчоя бо санъаткорон ба вучуд омада, таркиби лугавии ин ё он забони миллиро бой мегардонанд. Микдори ин қабил неологизмҳо дар забони точикий, хусусан баъд аз Революцияи Октябрь, хеле зиёданд. Масалан: калимаҳои партия, большевик, коммунист, революция, колхоз, бригада, звено, радио, трактор, телевизор, электрик, вертолет ва монанди инҳо. То пурра азони омма шудани ин қабил калимаҳо дар вакташ неологизманд. Дар давраи ҳозира, ки илму техника хеле тараққӣ дорад, чунин истилоҳу ибораҳо васеъ пайдо ва ҷорӣ шуда истодаанд: ракетабаранда ё ракетакашанда, радифи маснӯи замин ё ҳамсафари сунъии замин, «моҳгард», унсурҳои ифротӣ (экстремистские элементы ё сепаратисты), ичора (аренда), ичорагир (арендатор), мошини худнавис (компьютер), фазонавард (космонавт), айёми бозсозӣ ва рӯшодгӯй, замони сукуту ғрукут, сотсиализми раиятпарвару инсонпарвар ва ғайра.

Дуюм, сухан ва ибораҳое ҳастанд, ки барои ифодаи аниқи ягон мақсади нависанда бо роҳи калимасозӣ пайдо мешаванд. Аксар чунин калимаҳо дар саҳифаҳои китоб бοқӣ монда, дар доираи танги нависандагон ва адабиётшиносон амал мекунанд. Чунин неологизмҳоро неологизмҳои услубӣ меноманд, ки ба услуби ин ё он нависанда мансуб аст. Чунин ибораҳороиҳои нав агар дар услуби Ҷалол Икромӣ як ранг дошта бошанд, дар таркиби лугавии забони Раҳим Ҷалил ранги дигар доранд. Дар услуби Сотим Улуғзода ба ғайр аз истифодаи ибораҳои ҳалқӣ калимаҳои нави дар қолаби забони русӣ ба тариқи **калька** соҳташударо низ мебинем. Раҳим Ҷалил дар процесси баёни ин ё он масъала бисёр шаклҳои параллелии калимаҳои русӣ, советӣ, интернационалӣ ва тоҷикиро истифода мебарад: «суд-қозӣ-маҳкама», «асфальт-мумфарш», «съезд-анҷуман», «ресторан-ошхона», «блокнот-сафина», «кружок-маҳфил» ва амсоли онҳо. Ин тарзи истифода, албатта, барои ғавран ҷорӣ ва азҳуд шудани калимаҳои нав ба нав ёрӣ месрасонад.

Баъзан аз калимаҳои мавҷудаи забон, ки фонди асосии лугавии он аст, якчанд калима таркиб ёфта, мағҳуми нав ба вучуд меояд. Масалан, киштии яҳшикан ё зериобӣ, дарёнавард, кайхоннавард ё фазонавард, фалакпаймо, мушаки фалакпаймо, умумиҷаҳонӣ, байналхалқӣ, байналмиллалӣ, ичорагирӣ ва ғайра. Неологизм дар назму наср ва драматургияю публицистика дар баробари дигаршавии ҳаёти чамъияти, соҳти истехсолоту техника, маданияту санъат ҷорӣ шудан мегирад. Неологизм дар санъату адабиёт дар мавридҳои ҷудогона барои баёни хусусиятҳои образ роли муайян мебозад.

## Архаизм

Дар забон баробари пайдо шудани калимаҳои нав як миқдор калимаҳо аз истеъмол мебарояд, яъне рафта-рафта аз таркиби луғавии забони адабии мавҷуда хорич мешавад. Чунончи: пур (писар), зол (дунёдида), гурд (пахлавон), гурм (ғам, андӯҳ, хафагӣ), чурм (гуноҳ, айб), мурид (шогирд), санад (хуччати даъво, далели ҳаттӣ), марз (замин), нев (далер, шучъоъ), ҳамовард (мубориз) ва ғайра. Калимаҳои зерин низ, ки ҳоло дар забон кам истеъмол шуда, vale ҷун захираи эҳтиёти вуҷуд доранд: андозаи дарозӣ — чакрим ( $1-1/15$  км), фарсанг (таҳмин 7—8 км); андозаи вазн — қадоқ — 96 мисқол, мисқол (4,26 грамм); андозаи газвор — як газ (қарип 1 метр); мазраъ (замин, қиши) аз он қабиланд. Дар забони тоҷикӣ бештари калимаҳои архаистӣ аз калимаҳои арабӣ ва тоҷикию форсии қадим иборатанд.

Калимаҳое, ки ба сифати воситаи алоқаи одамон барои муюширати ҷамъият тамоман ба кор намоянди ва ё доираи муомилаашон маҳдуд аст, калимаҳои архаистӣ номида мешаванд.

Архаизм аз калимаи лотинӣ архаос гирифта шуда, маъни қадими дорад. Калимаҳои архаистӣ ё кӯҳнашуда моҳиятан ба давраҳои гуногуни ҳаёти таъриҳӣ мансубанд. Тоифаю табақаҳои гуногуни синғӣ низ дар ин маврид ба истеъмоли гурӯҳи луғатҳои архаистӣ таъсир мегузоранд. Дар замони пеш аз революция табақаи рӯҳониён ба як доираи муайяни калимаю ибораҳои динӣ такя дошта бошанд, намояндагони дарбор ва ҳукуматдорон ё ахли савдою тиҷорат ва заминдoron захираи таъбири калимаҳои ба ҳуд мансубро истифода мебурданд.

Дар асари бадей архаизмо бо унсурҳои ҷудогонааш фарқ карда мөхирона кор фармудан, барои нишон додани характеристи образҳо аҳамияти мусбат дорад. С. Айнӣ барои равшан күшодани хислатҳои хоси образҳои муллоён, амалдорони амир ва дигар намояндагони табақаҳои имтиёздори ҷамъияти синғӣ калима ва ибораҳои архаистиро дар асарҳояш бамавқеъ кор фармудааст. Дар повести «Одина» Мулло Ҳокироҳ, Арбоб Камол, дар романи «Доҳунда» Мулло Эшон, Яъқуббой, Азимшоҳ, Алимардони ясавул ва навкарони ҳоким, дар романи «Ғуломон» — Қилиҷ ҳалифа, Мулло Наврӯз, қозӣ, муфтӣ, ахли дарбори амир ва амалдорони ӯ бо забони қуръон ва ифодаҳои арабӣ ё форсии қадим сухан мекунанд ва мактубҳо менависанд.

Масалан, дар повести «Одина» ҷунин калима ва ҷумлаҳо дучор мешаванд: коғир, куфр, сабби набӣ; «Ман ки мусаммоти (ба ном) Бибиоиша бинти (дуҳтари) Шоҳмурод ҳастам, аз барои ҳарчи мурдан падари набераи ҳудам Одинаи сағир валиди (фарзанди) Бобокалон, аз Арбоб Камол васоятган даҳ

тандын роица<sup>1</sup> қарздор шудам...» ва ғайра. Сонитар, дар по-весь калимаҳои қарзулҳасана<sup>2</sup>, танзил<sup>3</sup>, восиқ (чамъи васика) ва амсоли он хеле кор фармуда мешаванд.

Дар романни «Дохунда» сухани (диалоги) ду рӯхонӣ — мулло ва эшон, ки аз таъбирҳои арабӣ саршор аст, хеле санъаткорона тасвир ёфтааст:

— Азми кучо доранд? — гуфта мулло Муҳаммад Салим аз эшон пурсид.

— Мехоҳам ба тарафи Ҳисор ва Душанбе рафта бузургворо ни он тарафро зиёрат кунам, соли гузашта ҳам ба он тарафҳо саёҳат карда будам, дар он ҷоҳо мазорати<sup>4</sup> пурфайз ҳастанд. Мардуми омма намефаҳмад, лекин касе, ки аз сулук<sup>5</sup> машоих<sup>6</sup> баҳра ёфтааст ва қашфи қубурро<sup>7</sup> ба вай насиба кардаанд, медонад, ки дар он ҳокҳо чӣ гуна бузургон хобидаанд...».

Дар «Ғуломон» Айнӣ оид ба иҷорадориҳои заминҳои вакф<sup>8</sup> баҳсу ҳарҳашаҳои зиёди байни муллоёнро меоварад:

— Маълум шуд, ки,— гуфт одами навҳуҷрадор,— ҷаро эшони қозикалон ин қадар иҷора бар болои иҷора, мақбуз бар болои мақбуз карда кори иҷораи қатъӣ — рӯзи фасҳро<sup>9</sup> ин ҳама тӯл медодаанд?

Мақбуз маънои забонаҳат, дастҳат, «хати расид»-ро дорад ва ё санади (ҳуҷҷати) пулро мефаҳмонад. Бедарак нест, ки дар ҷавоб ба навҳуҷрадор як мулло саҳт карда мегӯяд:

— Магар мақбуз ва мӯҳрҳона аз кисай шумо рафт, ки ин қадар дод мегӯед, ҳамааш аз болои дехқон-дия. Ба шумо-ҷӣ?

Нависанда бо ҷунин соҳти луғавии забон симои персонаж ва иштирокчиро муайян карда, бо воситаи ҳарактеристикии нутқӣ олами ботинии вайро ошкор месозад. Архаизм, аз тарафи дигар, ба нависанда ёрӣ мерасонад, ки ҷиҳати таърихии масъаларо фаҳмонад, яъне дикқати хонандаро ба нуқтаи таърих, расмият, ба рӯҳияи замону инсон равона кунад. Дар романни сезонаи Ҷ. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», роман-

<sup>1</sup> Тангаи роица — тангаи эътиборнок, дар ҳаридуфурӯш ба кор раванда.

<sup>2</sup> Қарзулҳасана ибораи арабӣ буда, қарзи ҳуб гуфтан аст, яъне қарзе, ки аз он фоида намегирифтанд.

<sup>3</sup> Танзил — дар истилоҳи юридикии пештара фоидае, ки аз пул гирифта мешуд.

<sup>4</sup> Мазорат — мазорҳо, ҷойҳои мукаддас.

<sup>5</sup> Сулук — тарикат, роҳу равиш.

<sup>6</sup> Машоих — шайхҳо.

<sup>7</sup> Қубур — қабрҳо.

<sup>8</sup> Вакф — дар луғат ба маъни водоштан ва voguzoштан. Дар айни замон, мулкҳоро ба фоидаи касе ё ҷамъият voguzoштан аст. Масалан, дар замонҳои пеш баъзе шаҳсҳои доро молу мулки ҳудро ба сабаби набудани меросхӯрон ба хонақоҳ мадраса ё масҷидҳои калон вакф мекарданд. Даромадҳои ҷунин мулкҳои вакф мебоист ба фоидаи талабаҳо, камбағалон, дармондагон ҳарҷ карда мешуданд. Аммо дар амал даромади ин мулкҳо ба коми як тӯда аъёну ашроф ва рӯҳониёни муфтиҳӯр мерафт.

<sup>9</sup> Фасҳ — ботил қардан, бекор қардани муомилиан савдо, гардондани савдо.

хон Р. Чалил «Шуроб» ва С. Улуғзода «Восеъ» ва «Фирдавсӣ», ки аз кабили асарҳои таърихианд, архаизм ҷо-ҷо дар мавридиҳои зарурӣ истеъмол шудааст.

Дар мавзӯъҳои муосири адабиёти советӣ низ архаизм ба-рои танини симон ҳақиқии персонажи истеъмол мешавад. Аз ҳад зиёд кор фармудани он таъсири гоявӣ ва бадеии асарро кам ва назокати эстетикии онро паст мекунад. Дар шеър ба хотири қофияю вазн ва зарби он ё ҳамчун ҳусни сухан ва муродиф калимаҳои арҳанстӣ дар манзумаҳои замони мо ҳам вомехӯранд, ки аз ин киммати манзума ҳаргиз суст наҳоҳад шуд. Архаизм дар ашъори чудогонаи М. Раҳимӣ зиёдтар ду-чор мешавад. Лоиқ Шералий дар шеъри худ «Барои устод Бойӣ» калимаҳои пуштбон (ҳомӣ), ҳамдостон (ҳамфирӯ), ҳамо-вард (мубориз) ва амсоли онро хеле муносиб истеъмол кардааст. Ин гуна истифодабарӣ дар ашъори аксари шонрон му-шоҳида мешавад ва он дар ҳадди эътидол ҷонӣ аст.

Академик В. В. Виноградов навишиштааст: «Забони адабиёти бадей назар ба забони умумихалӣ, умумимилӣ озодтар мебошад; дар мавкее, ки инро мундариҷаи идеявӣ ва композициии асари нависанда талаб мекунад, метавонад ба фонди архивии суханҳои кӯҳна муроҷиат намояд».

Барои бурроӣ ва фасеҳбаёнӣ нависанда ҳамаи имкониятҳои лафзиро ба кор мебарад. Ӯ ҳамеша дар кӯшиши он аст, ки барои ифодай мақсадаш калимаю ибораҳои зиндаи миллӣ ва ҳалқиро истифода карда, аз ҳар он чи ки дар забон тасо-дуғӣ аст ё мувакқатист ва ё нисбати маҳаллӣ дорад, ҳуддорӣ намояд. Вале дар ҳолати зарурӣ барои күшошиши мақсад на-висанда ба провинциализм, варваризм, вульгаризм, жаргон ба-рин үнсурҳои забон муроҷиат мекунад.

Провинциализм калимаю ибораҳоеро дар бар кардааст, ки ҳусусияти маҳаллӣ ё шевагӣ доранд, варваризм аз калимаҳои ҳориҷии ба ин ё он забон бегона, вульгаризм аз калимаҳои дағалонай гуфтугӯй, жаргон аз калима ва тарзи гуфтори соҳ-таи ба омма номағӯми баъзе тоифан одамон иборатанд. Устод С. Айнӣ таркиби «Ҳар доим»-ро дар романи «Шодӣ»-и Ҷ. Икромӣ ба сурати доим ислоҳ намуда навишишта буд: «Ҳар доим» таъбири тамоман ҳато аст, ки шахсони тоҷикинодон ду калимаи тоҷикӣ ва арабиро бемаъниена ба ҳам таркиб карда, ба маънои «ҳамеша»-и тоҷикӣ ва «доим»-и арабӣ кор мефар-моянд, ин калима на дар забони адабии тоҷикӣ ҳаст ва на дар забони ҳалқӣ... Варваризм дар забон ҳамин кисм калима-ҳоро кор фармудан аст»<sup>1</sup>.

А. М. Горький навишиштааст: «Мубориза барои тозагии за-бон, барои маънои аниқи он, барои бурроии забон дар ҷаи-ни замон мубориза барои аслиҳаи маданият мебошад. Ҷӣ қадар,

<sup>1</sup> Ҷ. Икромӣ. Мактаби адабии устод «Шарқи сурҳ», 1953, № 4, с. 40.

ки ин аслиха бурротар бошад, чи қадар, ки вай бо рохи ду-  
руст харакат кунад, ҳамон қадар музafferаст»<sup>1</sup>.

**ВОСИТАХОИ ТАСВИРИ БАДЕЙ**

Дар асари адабӣ-бадеӣ ба ғайр аз воситаҳои баёну забон воситаҳои тасвири бадеӣ васеъ кор фармуда мешаванд. Масалан: тавсиф, ташбех, маҷоз, истиора, ташхис, муболиға, лутф, ҳачву истеҳзо, зарофат (юмор), писҳанду ришҳанд ва ғайра. Барои образнокии баён ва ба таври бадеӣ ифода намудани идеяи асар воситаҳои тасвири бадеӣ ба аҳамияти хеле бузург соҳибанд.

**Тавсиф** аз калимай **васф** гирифта шудааст, ки маъни таъриф кардан ё оростанро дорад.

Нависанда барои нишон додани аломатҳои муайянни образи одамон, воеа ва манзараҳои табият, сифатҳои хоси онҳоро ба тасвир мегирад. **Ин тарзи тасвир тавсиф номида мешавад.** Барои мисол, ба шеъри Озод Аминзода «Шӯҳрат ёфтӣ» муроҷиат мекунем.

Чехраҳои сурхи оташбор,  
калби бекарор,  
Хушадаб,  
маҳкамирода,  
мехрубону хоксор,  
Софдил,  
озодфикру ҳам ба аҳдаш устувор.  
Комсомол!  
Идат муборак!  
бо ту дорем ифтихор...

Ин гуфтори тавсифот ба комсомолоне, ки дар соҳтмону иншооти бузурги мамлакат — БАМ, ҚАМАЗ, ГЭС-и Норак, Рофун, Бойғозӣ ва ғайра корнамоиҳо кардаанд, баҳшида шудааст. Тавсифҳои реалии шоира нисбат ба рафтору кирдори ленинворонаи ҷавонон, ҷун ояндаю уммеди ҷамъияти коммунистӣ меҳру муҳаббати ўро изҳор менамояд.

Хонанда аз тавсиф муҳаббат ё нафрати нависандаро нисбат ба воеаҳои тасвиришаванд пай мебарад. М. Турсунзода дар шеъри «Чашмҳо» ба воситай тавсиф муносибати гуногуни аҷнабиёнро нисбат ба мамлакати советӣ ва гражданинҳои он муйян месозад.

Чашмхи будаанд гуногуи:  
Баъзе ҷодугаранду пурасфун.  
Ҳилаомуз,

<sup>1</sup> А. М. Горький. О языке.—«О литературе». М., 1953, с. 663.

Равшану бегубор мисли булур  
Пурумеданду аз чахолат дур...  
Баъзе пажмурда, мисли барги хазон  
Бенасибанд аз баҳористон...

Хар як калимаю ибораи тавсифни ин шеър, аз як тараф, характеристикаи рӯҳию синфи образро муайян кунад, аз тарафи дигар, таваҷҷӯҳ ё нафроти шонпро ба гуруҳҳои гуногуни одамон нишон медиҳад.

Тавсиф нопурра ва пурра мешавад. Тавсифи нопурра ягон чихати предметро таъкид менамояд. Масалан: «Лаъли сухангӯву қадди дилҷӯ»; «зеборухсору шакаргуфткор»; мо инро дар байтҳои зерини шеъри Ҳабиб Юсуфӣ «Бунафшаҳо, шукуфаҳо» равшан мебинем:

Дар ин баҳори дилрабо шукуфтаанд ғунчҳо,  
Бунафшаҳо, шукуфаҳо ба боғу сабзазорҳо,  
Чи хуш насими дилкушо расида бар машоми мо,  
Зи накҳати бунафшаҳо гирифта дар канорҳо.

«Дилрабо», «дилкушо» тавсифи нопурраи табиат мебошад, ки мувофиқи талаботи соҳти шеър омадааст.

Тавсифи пурра, ки хусусиятҳои предметро ҳаматарафа ме-фаҳмонад, бештар ба тариқи сифатчинӣ меояд. Фазали дигари Ҳ. Юсуфӣ «Манзараи Қавказ» ба ин муддао ҷавоб медиҳад:

Кафкоз, дилрабост замину ҳавои ту,  
Аз ман рабуда дил ҷамани дилрабои ту...  
Дорушиширо мулки фараҳбахши мо бувад  
Оғуши нарми пурсамари дилкушон ту.  
Дер аст гаштай ватани дилнишини ман,  
Имрӯз ман дар оғуши роҳатафзои ту.

Файри «дилрабо», «роҳатафзо» ва дигар, калимаҳои сифатии «нарми пурсамари дилкушон...» маҳз хусусиятҳои ҳарҷонибаи Қавказ ва ҷашмаҳои сеҳрнигори онро барои сиҳатию саломатии одам таъкид намудаанд.

Дар яке аз рубоиҳои ошиқонаи Ҳофиз тавсифи пурраро мо ба шакли мураккабтараш мебинем:

Бибурд аз ман қарору тоқату хуш  
Бути сангдилу симинбаногӯш,  
Нигоре, ҷобуке, шӯҳе, париваш,  
Ҳарифе, маҳваше, турке, қабопӯш.

Дар ин парча печидан ташбеҳи пӯшидаю тавсиф дар қолаби сифатчинӣ омадааст. Байти дуюм ҳамчун ташбеҳ мағҳуми предметӣ дошта, ҳамчун тавсиф аломатро нишон медиҳад.

Устод Садриддин Айнӣ дар тасвири қиёғаи Гулнор дар романӣ «Доҳунда» тавсифи пурраро хеле устодона кор фармудааст: «...Ҳусну ҷамоли Гулнор таъсирбахшо буд: ҷашми сиёҳи оташбор, мижгони дарози ҷоншикор ва абрун қаҷи дунбола-

дори ў ҳар бинандаро аз ҷо мебурд; ...қади **навраста**, рӯи ху-  
чиста, зулфи шикаста, абруи **пайваста** — ҳама ба як дигар му-  
таносиб..., ҳама ба якдигар зебонда афтида буданд». Дар ин  
парча портрет, ваҷоҳати зебон дуҳтари кӯҳистон тавассути  
зикри паёпай якчанд сифати зоҳирӣ ўвозеҳ ва комил тасвири  
ёфтааст. Ин гуна тавсифҳо намуди дилкаши образро чун рас-  
ми рассоми чирадаст пеши ҷашми ҳонанда ҷилва медиҳанд.  
Чунин сифатчиниро дар романи Муҳиддин Ҳочаев «Об-рӯш-  
ной» дидан мумкин: «Тобонбӣ абруи **бароку** бинии росту ла-  
бони **пуршикане** дошт...»

Дар боло қайд шуд, ки тавсиф муносибати санъаткор, яъне  
хусни таваҷҷӯҳ ё қароҳати ўро нисбат ба ягон предмет, ба  
персонаж ва ё воеа таъкид менамоянд. Вале тавсифҳо низ  
ҳастанд, ки ҳуддории муносибати одамиро нишон медиҳанд.  
Аз ин ҷиҳат тавсифҳоро фарқ кардан зарур аст. Он ҳо тас-  
вирий ва лирикӣ мешаванд. **Тавсифи тасвирий** аксар  
аз ҳислатҳои асосии ягон предмет ё намуди манзараҳои табият  
ҳабар медиҳаду ҳалос. Дар «Рӯди ман» ном шеъри М. Тур-  
сунзода меҳонем:

Тезтар, бурротар обат аз дами шамшер ҳам,  
Софтар аз оби ҷашми тифли бетақсир ҳам.  
Пурцилотар аз руҳи ҳуршедӣ оламгир ҳам,  
Тундтар аз бод ҳам, аз бодпо наҳчир ҳам.

Аз ин мисраъҳо ўзгу тез ва соғу пурцило будани оби рӯд-  
ҳои кӯҳистонро тасаввур кардан душвор нест, вале муносиба-  
ти шоир ба воеаҳои табият аз ин тавсиф ба як маъно, яъне  
ба маънои ишқи зодгоҳи худ ва табиятдӯстӣ маълум мегар-  
дад.

Бар акси ин, тавсифҳои лирикӣ муносибати шоирро ба ҳо-  
дисаи тасвиришаванд серҷиҳата ошкор месозанд. Чунин тар-  
зи тасвир дар бисёр шеърҳои Пушкин ва Лермонтов, Маяков-  
ский, Асеев, Лоҳутӣ, Турсунзода, М. Қаноат, Лоиқ ва дигарон  
мақом доранд. Шеъри Лермонтов «Вафоти шоир», ки ба мар-  
ги фоҷиавии А. С. Пушкин ва котилони беандешаи ўз бахшида  
шудааст, мисоли равшани он шуда метавонад. М. Турсунзода  
дар шеъри дигараш «Суруди ман», ки ба шакли мусаддаси  
таркиббанд иншо шудааст, бо тавсифҳои муайянे бидуни кай-  
фу ҳаловатбахшии он аз ғалаёни зиндагӣ ва ба муборизаҳои  
нави оламиён иштирок доштани шоир барои ҳаёти осоиштаи  
бъяди ҷонги Ватани дарак медиҳад. Ин мазмун тавассути эҳ-  
сосоти лирикӣ шоир ифода ёфтааст:

Сурудам — ҳофизи рози дили ман,  
Аниси булбуловози дили ман.  
Уқоби тезпарвози дили ман,  
Адиби нуктапардози дили ман.

Ба обу ранги нав овоз сар кун,  
Сар овози нав аз банди чигар кун.

Дар ин банд ба воситаи тавсифҳои печидан исму сифат — «хофизи роз», «булбуловоз», «тезпарваз» ва «нозукпардоз» муносибати иҷтимоӣ муаллиф дар кашфи имкониятҳои васеи шеър равшан хис мешавад.

Баъзан тавсифҳо аз омехтаи унсурҳои лирикию тасвири сохта мешаванд. М. Қаноат дар шеъри «Мехри модар», ки бо қоиди мусаллас иншо гардидааст, бо ҳамин усул мақсадашро мохирона баён кардааст:

Дар гармию покиу ҷаҳонорой  
Кай бошад офтобро ҳамтое?  
Аз тобиши ў чумла набототи ҷаҳон  
шуд соҳиби ҷон.

Раҳшандагии ҳаёт аз шӯълаи ўст,  
Оlam ба шароғати ҷамолаш накуст.  
Як рӯз агар нур напошад ба замин,  
дунёст ғамин.

Ҳар ранг, ки дар сабзаю гулбарги тар аст,  
Ҳар гул, ки дар интизори вакти саҳар аст,  
Аз тобиши ў қунад ҷунин авҷу барор  
дар рузи баҳор...

Ин меҳри ҳамешагарми модар бошад,  
Дар ҷозиба зўртар зи ховар бошад,  
Роҳе, ки мунавар аст аз ин меҳр имрӯз  
бошад фирӯз!

Ҳар мисрау банди ин шеър аз қадру қурби модар пайғомест. Мазмuni тавсифҳои тасвирию лирикии ин шеър факат бо инъикоси ҳусусияту ҳислатҳои модар ва модар — Ватан маҳдуд намемонад, меҳру муҳаббати бепоёни модардӯстӣ ва ватанларварии шоир, ки аз паси ҳар мисрау банд ҳувайдост, ҳонандаро низ дар ин роҳ меангезад.

Тавсифҳо ҳам бо мурури замон ва тақозои давр фарқ карда, ба мундариҷаҳои тоза соҳиб мешаванд. Дар адабиёти пешазреволюционӣ абруи қазаҳ (камонмонанд), мижгонҳои найзавор, руҳсораҳои гулгун, лабҳои ақики чун май, зулфони сияҳу ҷашмони фаттон — тавсифҳои асосии асарҳои лирикии ишқӣ буданд. Дар адабиёти советии тоҷик сифатҳои дуҳтарони зебон ҷамъияти мо бо тавсифҳои катъиян нав тараним мейбанд. «Ба дуҳтари пахтачин» ном шеъри М. Қаноат мисоли равшани тавсифҳои нави ҳаёти имрӯзан мост:

Сурхӯю араколуда ба корат бинам,  
Чанг бинишаста ба мижгони қаторат бинам.  
Рӯи тафсида зи сурхӣ ба мисоли оташ,  
Дар таҳи обу арак ҷозибадору дилқаш,  
Лаби чун лолан тар ҳушик шавад, шура дамад,  
Кади мавзуми ту андар сарн ҳар пахта ҳамад.  
Ин чи сон қолаби арзанд, дар он ҳуснӯ ҳувар  
Ҷой гардидаю омехта чум ширу шакар.

<sup>1</sup> Қаноат Мӯъмин. Осори мунтакаб, ч. I. Душанбе, 1982, сад. 18.

Тавсифи меҳнату истеъдоди одамӣ ва ғайрати ў дар роҳи манфиати умумии ҷамъият тавсифи реалистии ҳаёту адабиёти советӣ шудааст. Инро дар ашъори А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, Ҳ. Юсуфӣ, Лоик, Кутбӣ Қиром ва дигарон низ дидан мумкин аст. Инак, мисоле боз аз ашъори Бокӣ Раҳимзода «Пахтачиндухтар». Порчай зайл гуҳарпораи ишқи маолию маонист, ки аз замири қалби пурэҳтироси шоир ба қалам омадааст:

Гар намешуд сурҳ рухсори ту аз мавчи арак,  
Аз кучо мешуд дураҳшон табъи **оташбори** ман.

Гар намегардид **ҳам** мичгонат аз бори ғубор,  
Кай шудӣ **боло** сарам чун куллаи кӯҳсори ман.

Дасти шаҳшӯли ту нозук соҳт ғози пахтаро,  
Ин бувад эъчози дасти заргару заркори ман...

Ҳам намешуд қомати **мавзунат** андар пахтазор,  
Кай тавон шуд ин қадарҳо шаъну шӯҳрат ёри ман.

Дон, ки ҳар як кӯраки дарҳандаи сахрои ту,  
Дар раҳат бошад ба мисли ҷашмҳои чори ман.

**Сарбаландат** дар сари минбар бубинам рӯзи ид,  
Мешавад боло бароят косаи **карзори** ман.

Дар ин шеър заргарию заркории Б. Раҳимзода дар васфи ишқу меҳнат, сабоҳату малоҳати дуҳтари пахтачин ва тиллоқориу тиллоҷинии ў ба ҳам омада, бароати сухан ҳусни ноҳидири маъшукаро дар сари сахрои пахта иброз соҳтааст.

Тавсиф на танҳо воситаи тасвири бадеист, балки санъати бадеи низ мебошад. Тавсиф ҳамчун санъат дар адабиёти класикии форсу тоҷик маъмул аст. Дар адабиёти муосири тоҷик санъати тавсиф нисбатан кам кор фармуда мешавад. Тавсифро ба ибораи русӣ **эпитет** мегӯянд.

**Ташбеҳот** Маънои луғавии ташбеҳ (аз шабеҳ, шабобат) монандӣ аст. Ташбеҳ аз ҷумлаи воситаҳои тасвири бадеист, ки санъаткор ба туфайли он равшаний баёнро таъмин менамояд. Дар байни ҷизи монандшавандою (ташбеҳшавандою) монандкунанда (ташбеҳкунанда) аз рӯи сифату ҳусусиятҳояшон ҳамеша монандии умумӣ ва ё фардӣ мавҷуд аст.

Ташбеҳ чор унсур дорад: ташбеҳшаванда, ташбеҳкунанда, адоти (ёридиҳанда) ташбеҳ ва вачҳи (сабаби) ташбеҳ. Ба вазифаи ёридиҳанда ташбеҳ чун, чу, ҳамчун, гӯё, гӯиё, барин, мисли, монанди, пиндорӣ, моно; пасояндҳои ваш, сон, осо, вор, гун ва ғайра истифода мешаванд. Дар мисоли «бозуи коргар чун оҳан мустаҳкам» — бозуи коргар (ташбеҳшаванда), оҳан (ташбеҳкунанда), чун (ёридиҳанда), мустаҳкам (вачҳи ташбеҳ) аст. **Мустаҳкамӣ** дар ин ҷо хосияти муштараки ташбеҳшавандою ташбеҳкунанда мебошад.

Ин чихатхоро дар мисолҳои дигар ҳам татбик кардан мумкин аст: «Рухсораҳои Диљбар ҳангоми нутқ ба мисли лола сурх шуда буд». Сурхии «рухсораҳо» ва «лола» ҳамчун вачҳи ташбех умумияти сифатҳои ин ду предметро нишон медиҳад. Ҳамин тарик, вазъияти шахс ё равиши як воқеае, ки ба хусусиятҳои умумию фардӣ ва ё сифатҳои зоҳирю ботинии ҷизе монанд карда мешавад, ташбех ном дорад.

Ташбехот, ки яке аз воситаҳои муҳимтарини баденяти осори адабист, садҳо сол дар адабиёти ҷаҳонӣ вусъат ёфта, тарзу усули истеъмоли он бо сӯҳони ақлу ҳирад ва таҳайюлот сӯфта шудааст. Ташбех на факат бо таъсири ҷозибадор, балки ҷун омили асосии қушодани ғояи асар низ дилписанд аст.

Нависандаю шоирони асил ҳаргиз ташбехҳои саҳлу бемазмунро истифода накардаанд. Ташбех дар дasti онон ҳамчун воситаи ифодан мундариҷаи ҳаёт ва воқеаҳои рузгор хизмат кардааст. Масалан, Фирдавсӣ дар байти зерин даҳшати хунрезиҳои бехударо бо воситаҳои ташбеху иғроқ таъқид карда, ба сулҳу амонӣ даъват менамояд:

Зи заҳми синонҳои алмосгун  
Ту гуфтӣ ҳамеборад аз абр хун...

Дар мисран дуюми ин байти ибораи «ту гуфтӣ» ба ҷон ёридиҳандай ташбех «гӯё» ё «гӯиё» омада, ҷаъбири «ҳамеборад аз абр хун» маънои муболагавии ба ҷон борон аз абр боридани хунро дар бар кардааст. Ин ҷаъбири ба санъати муболагаи оддӣ не, балки ба санъати иғроқ низ андухтааст. Ё Сайдон Насафӣ вазъияти саҳти замони феодалиро ба тарики зайл тасвир намудааст:

Фалак ба қомати пири ҳамида мемонад.  
Ҷаҳон ба дехаи тороҷшуда мемонад.  
Нихоли гул ба назар найзаест хунолуд,  
Ба боғ сарв ба тири ҳазида мемонад...

Дар ин ҷо радифи «мемонад» ҳамчун адоти ташбех ба маънои «монандӣ» омада, фалак ба қомати пири фартут, ҷаҳон ба дехаи вайрон, ниҳоли гул ба назар хунолуд ва сарв ба тири ҳазида ташбех шудааст. Боғ, сарв, гул — ин ҳама нозу назокати ҳаёт дар шароитҳои токатфарсон асримиёнагӣ на ин ки ба назари заҳматкашон намудор набуд ва ҳеч қайфияте намебахшид, балки агар намудор шавад ҳам, ба мисли «найзаи хунолуд», «тири ҳазида» дили ононро реш-реш ва маҷрӯҳ мекард. Ташбехот дар ин ҷо маънои амики иҷтимою сиёсиро ифода намудааст.

Ташбехҳои, ки Пушкин, Горький, Маяковский, Айни, Лохутӣ оғаридаанд пурмагз ва ба мақсади муайян тобеъ мебошанд. Лохутӣ дар достони «Кремль» бекадрни инсонро дар замони ҳукмронии подшоҳи рус ин тарик ба қалам овардааст:

Хуни дили заҳматкаш чорӣ шуда буд чун об,  
Лахти ғигари дехкон бирӯн шуда буд бар хон.

Боқӣ Раҳимзода дар манзу мааш «Ҳалқи бузургворам» ғояхон баланди ватандӯстиро бо ташбекҳои конкрети ҳаётӣ баён кардааст:

Рӯзи барори корат ин шеър тӯхфа орам,  
Афсӯс бехтар аз ин ҷизи дигар надорам.  
Бинмо қабул аз ман, ҳалқи бузургворам,  
Чун барги сабз онро бар ту ҳамесупорам.

Ту аз ману ман аз ту, дигар сухан надорам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Ташбек, ки маҳсули фикру ҳаёли шоири нависандагӣ ва до нишманду шахси олимаданият аст, аксар аз зиндагӣ гирифта мешавад. Ташбек ба санъаткор имконият медиҳад, ки предмет ва воқеаи тасвиршаванда ба таври конкрет ва эҳсосшаванда тасвир ёбад. Зебой ва нозукабаёни, ки ба туфайли ташбек ба даст оварда мешавад, шавку ҳавас ва завки бадеи хонандаро ба ҷӯш меорад.

Аз ҷиҳати соҳт ва таркиби худ ташбек гӯногуни мешавад, мо факат ба якчанд намуди он таваққуф мекунем: **ташбеки равшан (сарҳ)** ва **пӯшида (измор)**, содда ва **мураккаб**.

Дар ташбеки равшан барои алоқамандии монандшаванда ва монандкунанда ҳамаи унсурҳо истеъмол мешавад. Масалан:

Қадаш чун сарв, аммо дар равонӣ  
Ҳаётафзо чу оби зиндагонӣ.

(Низомии Ганҷавӣ)

Е

Бофта қолини сабз аз сабзаҳо дасти ҳунар,  
Бар руҳи ҳар барг шабнам медураҳшад чун гӯҳар.

(М. Турсунзода)

Дар ин байтҳо ҳамаи воситаҳои ташбек ба ҳам омада, максади шоиронро равшан фаҳмонидааст.

Дар **ташбеки пӯшида** дар байни предметҳои ташбехшаванда ва ташбеккунанда ҳечгуна воситае нест. Ин хел ташбехот аз ҷиҳати маъно низ бевосита аст.

Забонаш барги гул, аммо ба гуфттор  
Ҳазорон савти булбул карда изҳор.

(Низомии Ганҷавӣ)

Дар ин байт таъбирҳои «забонаш барги гул» ба ҷои «забонаш чун барги гул», «ба гуфттор ҳазорон савти булбул» ба ҷои «гуфттораш мисли савти ҳазорҳо булбул» омадааст. Дар ташбеки пӯшида барои алоқамандии ташбехшавандаю ташбеккунанда адоти ташбек кор фармуда намешавад.

Ташбеххօ содда ва мураккаб мешаванд. Ташбеххօе, ки факат аз ду калимаи асосӣ иборатанд, ташбехи содда ном доранд. Масалан: рухаш моҳ; қадаш сарв; абрувонаш камон; мижгонаш найза.

Ташбехи мураккаб аз се-чор калима ва зиёдтар иборат мебошад, ки хусусиятҳои лафзу маъниаш мушкилэҷод мешаванд:

Силохи ҷанг дар дасташ ҷунон чуст<sup>1</sup>.  
Ки гӯё ҳамҷу шер аз панҷааш руст<sup>2</sup>.

(Ҷаъфар)

Ташбехи мураккаб, ки бештар ба тарики ташбехи пӯшида меояд, адоти ташбех надорад. Масалан:

Шабу рӯзи мани ошуфта ба ҳам бар зада буд,  
Турра то бар маҳи рӯи ту парешон шудааст.

(Биной)

Дар ин байт турраи (гесуи) сиёҳи маҳбуба бо шаб, рӯи у бо рӯз ва парешонии мӯй бо ошуфтагии ҳоли ҳуди шоир (каҳрамони лирикӣ) ташбех ёфтааст. Мурод аз парешонии турраи мӯй дар руҳсораҳои моҳгуни маъшуқа — шабу рӯзи қаҳрамони лирикиро ба ҳам омехта кардан, яъне осоиши ўро рабудан мебошад.

М. Турсунзода дар шеъри лирикии ҳуд «Дураҳшон қуллаҳо» ташбехҳои равшану пӯшида ва соддаю мураккабро пайваста ба ҳам хеле моҳирона кор фармудааст:

...Офтоб аз Шарқ ҷун раҳшон шавад,  
Байраки болои кӯҳистон шавад.

Хостам дар кӯҳҳо гардиш кунам,  
Мисли оби рӯдҳо варзиш кунам.

Гирам аз гесӯи ҳар як шаршара,  
Аз суруди хеш пур созам дара...

Дар ин парча ташбехҳои науву бикри мувоғики такозои замони мо пай бурда мешаванд. Дар байти аввал тулӯи офтоб ва нурн раҳшони вай бар кӯҳистон ба воситаи ташбехи пӯшида ба байроқ монанд шудааст, сайру гардиши ҳуди шоир дар кӯҳҳо ба рафти ҷараёнҳон оби кӯҳӣ бо ташбехи равшан тасвир ёфтааст. Дар байти охирин бо таркиби ташбехи пӯшида «намуди шаршара» ба гесӯи парешони маъшуқа ташбех ёфта, садон шаршара ба садон суруди шоир монанд мешавад. Ин ташбехҳо ба зебу зинати манзараҳои табнат даҳл дошта бошанд ҳам, ҳаргиз ташбехи маҳз нестанд, балки фикри реалии ҷамъиятии суханвар, яъне бо инсон акунун «сунсият» пайдо кардани кӯҳҳон сар ба фалаккашида ва ба мағнияти одами

<sup>1</sup> Чуст — ҷақҷон, ҷобук, ҷолок.

<sup>2</sup> Руст — дар ин ҷо: баромада рафт, ҷаҳид.

советті хизмат кардан онҳо аз ин тасвири бадей хуб маълум мегардад.

Ташбех, чунон ки боло ишора рафт, ба таъсири эстетикии сухан мададгорӣ намуда, тобишҳои нави маънӣ ба он илова мекунад; дар ашъори М. Қаноат, Лоик, А. Ҳаким, Қ. Киром, Гулназар навъҳои гуногуни ташбех санъаткорона нафис истифода шудгааст. Барои мисол ба як порай шеъри Лоик муроҷиат кунем, мурод ҳосил мегардад:

Аз файзи ҳамал<sup>1</sup> ҷу набзи ошик  
Дар навдаи ток хун давидаст.  
Ҳамчун дили ту фазо кушода,  
Ҳамчун дили ман замин дамидаст...

Дар ин ҷо шира гирифтани «навдаи ток»-ро ба хуни дили — «набзи ошик» шабоҳат додан, пайдоишу шаъшаъапошии офтобро дар фасли баҳорон ба кушиши фазои дили маъшука ва дамиданӣ (сабзидани) заминро ба эҳкосу эҳтироси дили ошик монанд овардан — шаҳодатест аз нуктасанҷии ин шоири нозуктабъ, ки чунин тасвиркорӣ дар тамоми шеъри мазкур ва низ дар дигар шеърҳои ўдида мешавад.

Дар наср ташбех мавқеи фаровон дорад. Раҳим Ҷалил, Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода дар ҳикояю романҳояшон ташбехро хеле устодона кор мефармоянд. Ташбехҳои нависандай маъруф Фазлиддин Муҳаммадиев ҳаксар наву тоза буда, аз нуктасанҷӣ ва дақиқназарии ўхабар медиҳанд. Як ҷанд мисол аз повести ў «Одамони кӯҳна»: «Аҳрорамак дар таки дарвозаи ҳавлӣ бо писарбачаи ёздаҳ-дувоздаҳсолаи рус гуфтугӯй карда меистод. Бача дар тан майка ва шими дарозе дошт. Эҳтимол, аз бисёр оббозӣ кардан ва офтоб ҳӯрдан бошад, пӯсти рӯй ва баданаш сӯхта, мисли пӯсти нозуки картошкай нави баҳорӣ параха-параха хеста буд»; Аҳрорҳоха ба муаллим Сафоев гуфт: майнаи одами пир, осонаша гирен, сатили сӯроҳ барин мешудааст, писарам муаллим»; «Аҳрорамак аспи одамхӯр барин ҷашмони ҳудро аз қосаашон бароварда ва дasti тари ҳозироак шустаашро ба зери бағалҳояш дароварда, пок карда меомад».

Дар илми бадеъ навъҳои гуногуни ташбехро фарқ мекунанд: ташбехи сарҳ ё равшан, ташбехи музмар ё пӯшида, ташбехи содда (таркибӣ) ва мураккаб, ташбехи тафзили ё баргашта, ташбехи шартӣ, ташбехи баробар ва ғайра. Дар назми классикии форсӣ тоҷик онҳо ҳамчун санъати ташбех маъмуланӣ.

Ташбехро дар русӣ сравниение мегӯянд.

**Маҷоз** Маҷоз дар луғат: кор фармудани ягон калима ба маънои ғайри ҳакиқӣ, ки дар миёни маънои нав (маҷозӣ) ва маънои аслӣ аз ягон ҷиҳат шабоҳате мавҷуд бошад. Чунонҷӣ: Ҷомаи амал,

<sup>1</sup> Ҳамал — моҳи якуми баҳор, ки ба 21 март — 20 апрель рост меояд.

яъне чомай пурчило; хон хостанд, яъне таом хостанд; мачоз дар истилох — принципи дарки бадени во жеят ва созмони мавод дар санъат аст. Дар ин холат мафхумҳои мучаррад, фоя, фикр дар образҳои конкрети аёй ифода меёбад.

Дар адабиёти бадей бисёр калимаю ибораҳое истеъмол мешаванд, ки бачуз маъни аслии худ боз ба маъни мачозӣ меоянд. Масалан, пӯлод ҳамчун фулузот аз қабили металлҳои сиёҳ буда, саҳту маҳкам аст; тилло аз металлҳои асили буда, каме дураҳшон, сурху зарҷатоб мебошад; ё гул, ки аз ҷинси растани аст, бо нозуки ва хушбуӣ шӯҳрат дорад. Баъзеи гулҳо сурх, дигаре — нишобӣ, сеюмӣ — гулобӣ ва умуман ҳарранга ҳастанд. Нависанда ҳамин сифатҳои хосу аслии предметҳоро мачозан истифода мебарад. Ҷунонҷӣ: «Дастони одами зод гуланд». Дасти одами ҳаргиз гул шуда наметавонад. Вале дар ин чумла мурод аз маъни мачозии калимаи гул **мехнатдустӣ** ва **хунармандӣ** одами ҷамъиятӣ аст. Дар ҳалқ ҳикмате маъмул аст: «Суханони ин ҳирадмандро дар авроқи зиндагӣ бо оби тилло навиштан даркор». Маъни мачозии ин ибора ҳамин, ки дар таҷрибаи ҳайтии худ панду насихати марди оқилро қимат ва арзанда дониста, аз рӯи он амал кардан лозим.

Чунин суханони ибратбахши Саъдӣ ба зарбул масал ва мақол табдил ёфтаанд:

Напиндорам, эй дар ҳазон қишта ҷав,  
Ки гандум ситонӣ ба вакти дарав.

(Саъдӣ)

Ғарзи шоир аз маъни мачозии ин байт ҳамин ки: бадӣ карда некӣ ҳостан ҳатост, ё нодонӣ карда ақл ҷамъ овардан ва ё танбалӣ карда ҳосили хубу арзанда ғундоштан нашояд.

Мӯрҷагон гар бикунанд иттифок,  
Шери жаёниро бидаронанд пӯст.

Мазмуни мачозии ин байт ба куввани бартарафнашавандан меҳнаткашони иттиходшуда, ки золимонро сарнагун карда метавонанд, далолат мекунад.

Ба даст оҳаки тафта кардан ҳамир  
Бех аз даст бар сина пеши амир.

Ин байти мачозии Камоли Ҳӯчандӣ шаҳсони тамаллуккор, чоплус ва хушомадгӯйро таъна мезанад.

Мо пеш аз сар шудани ягон ҷамъомад ё лекция аксар «аудитория гун шуд» мегӯем. Дар ин маврид аудитория ба маъни мачозиаш омадааст. Аудитория макон, ҷоест, ки дар он студентон, муаллимон ё олимон машгулият мегузаронанд. Мурод «аз аудитория гун шуд» аз шунавандагон пур шудани аудитория мебошад. Баъзан мегӯянд: «Ин маърӯзаро аудито-

рия бо диккат шунид». Дар ин чо бо завқ маърӯзаро шунидан одамон ба назар дошта шудааст.

Мисоли дигар:

Эй гули навраси боғи ленинизм,  
Писари ҳафтумии сотсиализм!

(Лоҳутӣ)

Дар ин байт ифодаи «гули наврас» ба маънои нав, ҷавон омада, ба Тоҷикистон далолат мекунад, калимаи «писар» маҷозан ба маънои республикаи ҳафтуми итифоқӣ омадааст.

Маънои маҷози гирифтани калимаю таркибҳо шаклу наਮудҳон гуногун дорад. Устодона истифода бурдани он ба маҳорати санъаткорон ва дараҷаи завқу салиқаи бадеи онон вобастааст.

С. Айнӣ дар «Ҷудоштҳо» ҷавоби саҳеҳи Усто амакро ба Азизҳоҷаи мардумозор ҷамъбаст карда навиштааст: «Усто амак бо ин сухани худ... он деҳаро низ санг зада буд».

Маъни ҳақиқии ин маҷоз ҷунин аст: Азизҳоҷа ном ҳамсояни Усто амак писараш Эъломҳоҷаро «ин девона шудааст, инро зада ҳушёр кардан даркор аст» гуфта ба дараҳт баста саҳт задан мегирад; Усто амак фарёди уро шунида ба ҳавлии онҳо мегузараду падари бераҳмро аз задан боз медорад. Сонӣ, ба ҷангӯ ҷандалаҳои Азизҳоҷа ҷунон ҷавоб мегӯяд:

— Эшон амак, шумо ғалатӣ одам будаед, магар ду девонаро дар як ҳавлӣ намемонанд ва ҳол он, ки дар деҳаи ҳудомон ман даҳ ҳавлиро медонам, ки дар ҳар қадомаш ду-се девона ҳаст.

Бо ин суханон Усто амак «худи Азизҳоҷаро девона гуфта буд, ва инчунин дигар эшонҳои девонаҳони он деҳаро» фош карда буд<sup>1</sup>.

Раҳим Ҷалил аз мусибати ба сари одамони деҳот овардаи босмачиён ҳабар дода мегӯяд: «Қишлоқи бечора аз сари нав ба гиряву нола даромад...».

Дар ин мисолҳо дидан мушкил нест, ки «калимаҳо дар вақти дар матн (контекст) омадани худ дар қолаби мағҳуми муайянӣ асли маҳдуд намонда, балки дар сурати иловагӣ дорои маъноҳои маҷозӣ мегарданд ва доираи маънои онҳо вусъат меёбад»<sup>2</sup>. Инак, калимаю ибораҳои маҷозӣ бо тобишҳои навӣ маънони худ аз маънои аслиашон зеботар ва таъсирашон пурзӯртар мебошанд. Маҷозро бо истилоҳи русӣ аллегория (аз калимаи юнонӣ — allegoria) ё метонимия мегӯянд. Дар асарҳои бадеи маҷоз ҷун як воситай тасвири бадеи роли қалоне мебозад.

Ба ҳамин тарик, калимаҳое, ки барои тасвири чиз ва ҳодисаҳо на ба маънои аслиашон,

<sup>1</sup> Айнӣ С. Куллнёт, ч. 6. Душанбе, 1962, саҳ. 71.

<sup>2</sup> Зеҳни Т. Санъати сухан. Душанбе, 1979, саҳ. 47.

балки ба дигар маъно, ба маънои кӯчидаи сұхан кор фармуда мешаванд, мачоз ном доранд. Мачоз ба ташбек наздик аст. Истиора, рамз, киноя; таъриз, тамсил, ташхис, муболага ва ғайраҳо низ аз қабили мачоз мебошанд. Мо ҳоло баъзеи онҳоро дида мебароем.

**Истиора** — тарзу тариқи қабули эстетикии хаёт буда, дар санъату адабиёт воситай образнокии баён мебошад. Дар истиора на танҳо ҷанбани санъати сухан, табиати сермаънои образи бадей низ таҷассум мейбад.

Истиора як намуди мачоз буда, аслан аз ташбек ҳосил мешавад. Истиораро ташбехи кутаҳшуда меноманд. Дар истиора ташбехшавандаро — истиорашаванда, ташбехкунандаро — истиоракунанда мегўянд. Вале фарқи истиора аз ташбек ин аст, ки дар ҷумлаҳои истиоравӣ яке аз унсурҳои истиора (ё истиорашаванда ва ё истиоракунанда) зикр намегардад.

Дар зиндагӣ таъбирҳои истиоравӣ дар ҳар қадам дучор меоянд. Онҳо аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ — исм, феъл, сифат ва ғайра ташкил мейбанд: шермард, дарёдил, ғамзада, ҳандидани ҷаман, гиристани борон, сарви қомат, лаъли лаб ва дигар. Истиораҳои шойона, албатта, бо пуртarovatiашон ба ҳонанда ҳаловати маҳсус мебахшанд.

Истиора низ (чун ташбек) ду хел мешавад: **истиорай равшан** ва **истиорай пӯшида**. Дар истиорай равшан, ки онро дар илми бадеи классикий **истиорай биттасрҳ** меноманд, факат истиоракунанда зикр мешавад. Масалан:

Бути нозанинам, маҳи меҳрубонам,  
Чаро қаҳрӣ аз ман? Балоят ба ҷонам...

(А. Лоҳутӣ)

Дар ин байт мурод аз «бути» ва «маҳ» — маъшуқа мебошад, ки вай соҳиби истиора ё истиорашаванда буда, дар айни замон вазифаи ҳарду (истиорашаванда ва истиоракунанда)-ро иҷро менамоянд.

Дар байти зерини суханваре моҳирона ва мураккабтар истифода шудани истиораро мебинем:

Барқе гирифта дар кафу абрे ба пеши рӯй,  
Моҳе ниҳода бар сару ҷархе ба зери рон.

Дар ин ҷо мурод аз «барқ» — шамшер ва барқмонанд дурраҳшидану ҳалокатоварии он аст; «абр» бо тирагии сояаш ба сипар, «моҳ» бо мудаввариаш ба кулохи фулодини ҷангӣ ва «ҷарх» ба аспи тозӣ истиора шуда омадаанд. Дар ин байт дида мешавад, ки предметҳои истиоракунанда барқ, абр, моҳ, ҷарх мавқеи тасвир ёфта, вале предметҳои соҳиби истиора (истиорашаванда) ба мисли шамшер, сипар, кулоҳ ва асп пай бурда мешаванд. Ин гуна ибораю ҷумлаҳои рамзӣ-истиоравӣ ки як навъи чистони бадеист, ҳонандаро ба шавқ оварда, ба-

рои сарфаҳм рафтан ба он ба фикру хаёл кардан водор менамоянд.

Дар истиорай пӯшида баръакс, истиоракунанда зикр намешавад. Масалан: «Мо дар сари кӯҳ будем, офтоб меҳандид». Одатан офтоб намехандад, тулӯй менамояд ё, чунонки мегӯянд, аз паси кӯҳ мебарояд. Тулӯй офтоб ба хандидани одам нисбат дода шудааст. Дар чумлаи боло истиоракунанда (одам), ки зикр наёфтааст, истиорашаванда (офтоб) вазифаи ҳардура адо карда, аз шӯълапоши офтоб хабар медиҳад.

Шеъре, ки мавзӯи тасвириш саросар истиоравӣ аст, онро истиоран ба вусъат (развернутая метафора) меноманд. Чунинанд шеъри М. Лермонтов «Чоми<sup>1</sup> фалак», достони В. Маяковский «Абр дар шалвор». Шеъри М. Қаноат «Арӯси назм» мисоли намоёни шеъри истиоравист, дар он меҳру муҳаббат ба шеър бо пероҳани «арӯси дилбар», «арӯси ноз», «насимишӯҳ» ва ғайра ороиш ёфтааст.

Ман аз ҳама дилбарони олам  
Хуш кардаю қалби пок додам  
Танҳо ба ту, эй арӯси дилбар,  
Танҳо ба ту, менамой бовар?...

Ҳар рӯз ба ранги нав биёй,  
Дар синаю дидам дароӣ:  
Гоҳе ба сару либоси корӣ,  
Гоҳе ба ҳарирӣ навбаҳорӣ,  
Гоҳе чу насими шӯҳ тозӣ,  
Гоҳе чу аруси ноз нозӣ...  
Савганд ба ишваю ба нозат,  
Савганд ба сӯзу бар гудозат;  
Ё домани васли ту бигирам,  
Ё дар раҳи ҷустуҷӯ бимирам!  
Аз ман набувад туро раҳоӣ,  
В-аз ту набувад маро ҷудоӣ.  
Ман аз ҳама дилбарони олам  
Хуш кардаю қалби пок додам  
Танҳо ба ту, эй арӯси дилбар,  
Танҳо ба ту, менамой бовар?<sup>2</sup>...

Дар ин ҷо истиораҳои равшану пӯшида ба ҳам печида омадаанд.

Дар шеъри Ҳабиб Юсуфӣ «Абрҳои сиёҳи пурваҳшат» истиора ва маҷоз бисёр ба кор омадаанд. Достони М. Қаноат «Сурӯши Сталинград» саросар бо образҳои истиоравӣ ва маҷози гуфта шуда, реалияти як пораи ҳаёти пуризтирои ҳалқи советӣ дар муборизаи зидди фашизми немис бо ин роҳ сурати домангустари романтикий гирифтааст.

Ба ҳамин тарик, ибора ё қалимаҳоеро, ки ба монандии байни ду ҷиз асос ёфта, маҷозан истифода бурда мешаванд, истиора меноманд.

Истиора аз сифату исм, аз феълу зарф ва дигар ҳиссаҳои

<sup>1</sup> Чом — қадаҳ, пиёлан майнӯшӣ.

<sup>2</sup> Мӯъмни Қаноат. Осори мунтажаб, ч. I, Душанбе, 1982, саҳ. 73—74.

нүткى сохта мешавад. Истиора дар адабиёти бадей яке аз воситахои муҳимми тасвири бадей мебошад. Ба истилоҳи русӣ истиораро **метафора** (аз қалимаи юнонӣ — *metaphora*) мегӯянд. Дар назм истиора аз чумлаи санъатҳои маънавӣ дониста шудааст.

Маънои луғавии ташхис — муайян кардани чизе, шинохтан ё шахсонидан аст. Дар истилоҳ ҳамин, ки дар назму насли бадей ба ашёю ҷизҳои бечон, ҳодисаҳои табиат ё ба парандою ҳайвонот ҳиссу фикр ва нутқи одамӣ нисбат дода мешавад. Нависанда эҳсоси худро ба воситаи ташхис, яъне бо ба забони ҳол овардани предмет ё воеаҳои табиат ва ҳайвонот таъсирбахштар ифода мекунад.

Ташхис дар адабиёти даҳанакии ҳалқ, дар адабиёти класикию муосири рус ва тоҷик истеъмоли васеъ дорад. Классикиони адабиёти ҷаҳон ин шакли тасвири бадеиро ба мусоидати шароиту муҳити воқеа мөхирона истифода бурдаанд. Дар адабиёти форсу тоҷик намунаи ташхис дар «Мантиқ-ут-тайр»-и Фаридулдини Аттор, «Калилаву Димна», «Тутинома», «Баҳориёт»-и Сайидо ва Ғайра дидо мешавад. Ба забони ҳол овардани ҳайвонот, аз шеру бабру гург то мӯрча, шакли хеле аҷиби ташхис аст. Низомии Ганҷавӣ дар боби «Дар сифати ҳоли Мачнун» нолаю фифони ошиқро аз фироzi маъшуқа тавассути ташхиси унсурҳои табиат санъаткорона баён кардааст:

Қ-эй боди сабо, ба субҳ бархез!  
Дар домани зулфи Лайлӣ оvez!

Гӯ он ки ба бод додац туст,  
Вар ҳоки раҳ уфтодан туст,

Аз боди сабо дами ту ҷӯяд,  
Бо ҳоки замин ғами ту ғӯяд.

Боде бифиристаш аз диёрат!  
Ҳокеш бидеҳ ба ёдгорат!...

Аз ин пораи достон фаҳмидан душвор нест, ки дар шароити феодализми асримиёнагӣ, ки дар масъалаи ишқи озод ҳама болонишастангуну аркони давлат ва мутаассибони дин курукар буданд, ба қаҳрамони асар бачуз олами беруна — кувваҳои табиат ҳеч кас ҳамроzu ҳамдард шуда наметавонад. Инак, Мачнун дар муроҷиат ба «боди сабо» аз он имдод металабад.

Н. В. Гоголь дар романи худ «Ҷонҳои мурда» барои пурра нишон додани ҳасисии Плюшкин санъати ташхисро васеъ кор фармудааст. Ташхисонидани курсӣ (стул) ҷевон (шкаф), миз (стол) ва дигар ашё, ки Плюшкин дар иҳотаи онҳост симои ҳақиқии ин мумиски доро ва ҳарисии ин заминдори қалонро равшантар мекушояд. Айнӣ дар повести «Марғи судхӯр»

<sup>1</sup> Низомии Ганҷавӣ. Лайлӣ ва Мачнун. Душанбе, 1947, саҳ. 56—57.

нис сару тан, дастор ва дигар чизҳои Қорӣ-Ишкамбаро ташхисонидааст. Достони А. Лоҳутӣ «Се қатра» бо санъати ташхис иншо гардидааст.

М. Турсунзода барои ба ҳаяҷон овардани ҳиссии ватандустии ҷангварони тоҷик дар давраи Ҷанги Ватани замину осмон, кӯҳу дарё ва дигар ҷисмҳои табиатро дар достони «Писари Ватан» ба забони ҳол меоварад:

Ба одам гуфт ҳоки қишвари баҳт,  
Ки: «Гар ту дӯст медорӣ маро саҳт,

Агар ҳоҳӣ, ки бо ман зинда бошӣ,  
Ҷавонбаҳту чӯ гул дар ҳанда бошӣ,

Силоҳи ҷанг бар каф гирӯ бархез!  
Бидон инро фақат тадбиру бархез!

Ба одам гуфт ҳар кӯҳи азиме,  
Ки: «Ҳоҳӣ бо бузургон гар надими...»

Муроҷиати предметҳои табиат ба даъвати ҳалқ ҳамроҳӣ карда хонандаро мутаассир мегардонад. Таҳхисро М. Турсунзода дар яке аз шеърҳои ҳиндустониаш «Рӯди Ганг» низ мөҳирона истифода бурдааст. Мурод аз ибораҳои «рӯди бузург» ё «ҳиссаи баҳри бехудуд» дар ин асар як қисми қалони инсониятро ташкил кардан ҳалки ҳинд аст. Ин ҳалқ бояд ба мисли дарёи Ганги қишвараш дар арсаи ҳаёт ҷӯш занад ва дар мубориза бар зидди мустамликадорон ҷавонӣ карда, дар роҳи озодӣ ҷадал намояд:

Ҳар чи бошад, бузург рӯдастӣ,  
Ҳиссаи баҳри бехудудастӣ,  
Рӯдворона зиндагонӣ кун,  
Ҷӯш зан, ҷӯш зан, ҷавонӣ кун!

Таҳхисро ба истилоҳи русӣ **олицетворение** мегӯянд.

**Муболага** Муболага яке аз воситаҳои муҳимми тасвири бадеист, ки ба маъни луғавиаш дар тавсиф ва ё мазаммати чизе ё касе зиёда аз будаш сухан рондан мебошад. Дар истилоҳ муболага ҳамин: вакте ки ин ё он ашё (предмет), образ ё воқеаи тасвиршаванда аз ҳадди табиий ва ҳолати аслиаш болотар ва афзунтар тасвир меёбад. Муболага барои типӣ қунонидани воқеаҳои реалистӣ хеле ёрӣ мерасонад.

Муболага дар фольклор мавқеи қалон дорад. Махсусан зарбулмасал ва маколҳои ҳалқӣ аз муболага саршоранд. Масалан, «Мурдаи як шер сад рӯбоҳро сер мекунад», «Оби ҷашмаш чун қатраи борон мерехт», «Агар сузан партоед, ба замин намегалтад» ва ғайра.

Намунаи барҷастаи муболага дар осори ҳаттӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дида мешавад. Барои мисол, дар тасвири образи паҳлавони ҳалқ ва ватандуст Рустами Дастон мубо-

лаға мақоми зиёд дорад. Овони хурдсолин паҳлавон дар дос-  
тони Фирдавсӣ ин тавр тасвир ёфтааст:

...Яке асп бояд маро гомзан,<sup>1</sup>  
Суми ўзи пӯлоди хорошикан,<sup>2</sup>  
Чу пилон ба зўру чу мургон ба пар,  
Чу моҳӣ ба дарё, ту оҳу ба бар...<sup>3</sup>  
Чу бишнӣ модар чунин аз писар,  
Ба хуршеди тобон баровард сар...

Дар ин чо на фақат орзуҳои бузурги Рустами ҳанӯз кӯчак  
чун ифодай қувваи зиёди ҷисмонии ўмуз болаға шудааст, ин-  
чунин сарфарозии модар низ бо ибораи «ба ҳуршеди тобон  
баровард сар» бо муболаға баён гардидааст.

Муболаға аз ҷиҳати маъно ва дараҷаи идроқ шудани он  
асосан се навъ мешавад: 1) **муболагаи таблиғ** — тасвирот (тав-  
сиф ва мазаммате), ки ба ақл ва одату зиндагӣ мувофиқ бо-  
шад; 2) **муболагаи иғроқ** — тасвироте, ки ба ақл мумкин, ам-  
мо дар одату зиндагӣ номумкин бошад; 3) **муболагаи ғулув** —  
тасвироте, ки ҳам аз рӯи ақл ва ҳам ба одату зиндагӣ маҳол  
бошад. Гоҳо онҳоро муболагаи оддӣ, мураккаб ва муболагаи  
мураккабтарин ҳам мегӯянд. **Муболагаи оддӣ** чунон ки гуфта  
шуд, ҳодиса ва предметҳоро нисбат ба ҳусусияти табииашон  
қадре зиёдтар ва ба ақл расо тасвир мекунад. Масалан, «сад  
бор туро огоҳ кардам, лекин гӯш накардӣ». Дар назм ин шак-  
ли муболаға барои баёни қайфият ва ҳаяҷони шоир хизмат  
карда, ба хонандада шавқ ва лаззат мебахшад. Чунончи байте  
аз С. Айнӣ:

Зи анбуҳи мардум дар он анҷуман  
Набуд лек як ҷои сӯзан задан.

Дар ин байт ҷамъомади мардум дар маҷлисе бо муболагаи  
ақлбоваркунанда тасвир шудааст.

Дар асарҳои насрӣ муболагаи оддӣ хислатҳои ҷудогонаи  
персонажро барҷастатар ва ба ҳақиқат наздик нишон меди-  
ҳад. Раҳим Ҷалил дар ҳикояи «Ҳисса аз қисса» навишидааст:  
«Дар хона бо зани се моҳакак пеш гирифтааш чунон ғуррас  
мекард, ки ғуррасаш ба монанди... наъраи шутури маст буд». Ин ғуна муболаға чун муболагаи оддӣ ба муболагаи таблиғ  
комилан мувофиқат мекунад. Мисоли дигар: «Ман ҳам бо но-  
хунҳои обдори шаарбор, нағмаи торро ба гуши фалаки дав-  
вор<sup>4</sup> мерасонидам» (С. Айнӣ).

Устод С. Айнӣ муболагаи оддии мураккабро омехта барои  
ҳаҷву истеҳзои мумсикон ва судхӯрони замони амирӣ ба кор  
бурда, хислатҳои ин ҳашаротҳои одамсуратро дар образи Қо-  
ри-Ишқамба («Марғи судхур») ҷамъбаст кунонидааст.

<sup>1</sup> Гомзан — қадамзан.

<sup>2</sup> Хорошикан — сангшикан.

<sup>3</sup> Бар — ҳушикӣ.

<sup>4</sup> Даввор — даврзананда, ҷарҳзананда.

**Муболағай муреккаб**, ки онро иғроқ ҳам мегүянд, хусуси-  
ятқоң қодиса ва одамонро аз ҳадди аслиаш хеле зиёд ва аф-  
зун инъикос мекунад, vale дар муҳокимаи мантиқӣ он ба ақл  
боварибахш ва қабулшаванда аст. Масалан, «сад ҳазор бор  
туро огоҳ кардам, лекин гӯш накардӣ». А. Лоҳутӣ дар шеъ-  
ри «Медонад магар» навиштааст:

Сад ҳазорон бор гуфтам: «Кори  
дигар пеш гир»,  
Дил ба ғайр аз ишқ дигар  
кор медонад магар?

Рӯдакӣ дар изҳори эҳсоси ошиқон иғроқро дар як рубоиаш  
афсонаосо ба кор бурдааст:

Бар ишқи туам на сабр пайдост, на дил,  
Бе рӯи туам на ақл бар ҷост, на дил:  
Ин ғам, ки марост, кӯхи Қоф<sup>1</sup> аст, на ғам,  
Ин дил, ки турост, сангӣ ҳорост, на дил.

Аз ҳадди эътидол гузаштани бесабрию бетоқатии муҳиб ва  
бераҳмию бешафқатии маҳбуба дар ин парча бо муболағай  
муреккаб мантиқан боварибахш ифода ёфтааст. Ин қобили қо-  
нуни асари бадеъ ва ҳисси қабули хонанда мебошад. М. Тур-  
сунзода дар достони «Писари Ватан» дар рӯзҳои аввали Ҷан-  
ги Бузурги Ватанӣ бо даъвати партия ва ҳукумат ҷамъ ома-  
данӣ дехқонони колхозиро дар пункти сафарбарӣ ин тарик  
баён кардааст:

Ба дех аз ҳар тараф одам даромад,  
Замин гӯё қафид одам баромад.

Ин байт шавқу завқи ватандустни фарзандони ҳалқи то-  
чикро барои ҳифзи Ватан ва омодагии онро барои ба мубо-  
ризан зидди фашизм рафтан таъқид намудааст. Ё дар байти  
зайли шоир ҳисси интикомгирии ҷанговарони тоҷик тасвир шу-  
дааст:

Дар фазои тира овози ҷавон  
Рафт то авчи Сурайё барқсон.

Ҳабиб Юсуфӣ пуриқтидории Армияи Советӣ ва одамони со-  
ветиро, хитобан ба душман, ин тарик сароидааст:

Эй ҳомтамаъ, лашкари моро чӣ шумурдӣ?  
Сад қувваи Сӯҳроб ба ҳар марду зани мост.

Ибораю мисраҳои «Замин гӯё қафид одам баромад», «то  
авчи Сурайё барқсон» ва «сад қувваи Сӯҳроб» муболағай мур-  
еккабанд, ки ба андозае барои қабули зеҳни одам ҷоизанд.

Муболаға гоҳо характери муҳоботро мегирад ва аз доираи  
ҳақиқат берун меояд, ки онро муҳокимаи мантиқӣ ва ақл қа-

<sup>1</sup>. Қоғ — кӯхи афсонавӣ, ки гӯё дар он Симурғ зиндагонӣ мекардааст.

бул намекунад. Ин гуна муболаға ғулув (ғулұ) <sup>1</sup> ном гирифтааст.

Гулув дар назми классикй бисёр мушоҳида мешавад. Инак, баъзе мисолҳо:

Шамшер кашид Навфали гурд <sup>2</sup>.  
Мекард ба ҳамла күхро хурд.

(Низомий Ганҷавӣ)

Е

Дилам ба меҳри ту сад пора боду ҳар пора  
Ҳазор зарраву ҳар зарра дар ҳавои ту бод.

(Ҳилолӣ)

Дар мисоли яқум агар «ба ҳамла күхро хурд кардан» ҳамчун ғулув омада бошад, дар байти дуюм ҳар пораи дил дар ҳавои ишқи дилбар ҳазор зарра (молекул) шуданаш аз муболағай ғулув гузашта, то ба дараҷаи ифрот <sup>3</sup> расидааст. Баъзе қасидаҳои мадхие, ки шоирони дарбории асри XI Үнсурӣ, Фарруҳӣ, Манучехрӣ дар ҳаққи подшоҳони замон гуфтаанд, аз таъриifu тавсифхое иборатанд, ки ба ақл рост намеоянд. Қасидаи Үнсурӣ дар мадҳи султон Маҳмуди Ғазнавӣ ва шамшери ўз чумлаи онҳост.

Дар китоби Т. Зеҳнӣ «Санъати сухан» мисоли чунин ғулув аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ оварда шудааст:

Зи сумми сутурун дар он пахндашт  
Замин шаш шуду осмон гашт ҳашт.

Дар ин байт майдони муҳориба тасвир шудааст. Санъаткор гуфтанист, ки дар айни ҳарбу зарб аз суми аспон он қадар ҷангу губор хест, ки як қабати замин кам шуда ба қабати осмон илова гардид, яъне замин шаш қабат монду осмон ҳашт қабат шуд.

Дар наср ҳам, ки муболаға бо ҳамин қонунияти маъмул истифода мешавад, маҳсусан дар асарҳои ҳаҷвий мавқеи намоён дорад. Намунаи чунин тасвири муболағавӣ портрети персонажи асосии повести «Марги судхӯр» Қорӣ-Ишқамба мебошад, ки С. Айнӣ онро бо устодии фавқулодда анҷом додааст: «ӯ як одами миёнакади фарбехи ишқамкалони гарданкӯтоҳ буда, ғафсии гардан ва пуррагии сару рӯяш ҳам аз ғафсии шикамаш қариб фарқ надошт, агар риши калони ғулии монанди алафи гандадарав ба ҳам печидаашро, ки тамоми рӯяшро фаро гирифта буд, тарошида мепартофтанд, сару тани ин одам дар як ҷо ба ишқамбай холӣ карданашудаи шутур монандӣ пайдо мекард, ғояташ ин ки ин аз вай калонтар буд,

<sup>1</sup> Ғулув — калимаи арабист, маънояш то ба ҳадди имконият дастро ба-ланд бардоштан аст.

<sup>2</sup> Гурд — пахлавои.

<sup>3</sup> Ифрот — аз ҳад гузаштан, аз андоза берун баромадан.

монанди чуссаи шутури ба дарди хориши гирифтогардидаи мұяш рехтагай сурхчатоб менамуд»<sup>1</sup>.

Муболаға умуман яке аз дарацаҳои тахайюлот (фантазия) буда, аз дурӯғу соҳтакорӣ, бофтакорӣ ё суханбозӣ қатъиян фарқ мекунад. Аксар муболаға, дар ҳар дараҷае ки бошад, ба заминай реалий асос дорад ва бо эҳсоси дили шоир вобастааст. Хонандагон аз ибораҳои зебои муболағавӣ лаззат мегиранд.

Муболағаро ба истилоҳи русӣ гипербола мегӯянд.

**Тасғир** низ яке аз воситаҳои тасвири бадеист, ки дар назму наср истеъмол шуда, хурдӣ ва сағирии одам, ашё ва ҳодисаеро таъкид менамояд. **Тасғирро** дар назарияи адабиёт муболағаи хурд меноманд. Масалан: «Бузаки чингилапо», «О, баракеки масти ман», «нахӯтаки пеши қошуқ», «Як бор частӣ малаҳак, ду бор частӣ малаҳак, охир ба дастӣ, малаҳак» ва ғайра. Дар эҷодиёти ҳалқӣ, ашъори бачагона ва лирикаи ишқӣ санъати тасғир чун ифодаи меҳрубонӣ ва навозиш бағоят серистеъмол аст:

Мусичеки бегуноҳ,  
Рӯи сандалӣ баро,  
Аз нӯлакат мӯҷӣ кунам,  
Аз думакат қайдӣ кунам.

Е нисбат ба дилбар ва ҳусну зебоии ў:

Шаби сиёҳ бад-он зулфакони ту монад,  
Сапеди рӯз ба покӣ руҳони ту монад.  
Ақикро чу бисоянд нек судағарон,  
Гар обдор бувад, бо лабони ту монад.  
Ба дустони мулуқон ҳазор гаштам беш,  
Гули шукуфта ба руҳсоракони ту монад.  
Ду ҷашми охуву ду наргиси шукуфта ба боғ,  
Дуруст рост бад-он ҷашмакони ту монад.

(Дақиқӣ)

Дар ин ҷо қалимаҳои ташбеҳқунанда — «зулфакони», «руҳони», «лабони», «руҳсоракони», «ҷашмакони» мутобеи қонунияти муболағаи тасғир мебошанд.

Классикони адабиёти форсу тоҷик барои ифодаи муносибати манғии ҳуд ба золимону сарватмандон санъати тасғирро баъзан дар шеърҳои ҳаҷвиашон кор фармудаанд:

Ҳоким омад яке бо файзу шишт,  
Ришаке гандау палидаку зишт.

(Маъруфии Балҳӣ)

Гоҳо дар осори классикон муболағаи ғулӯю тасғир ба ҳам печида меоянд, ки ин услуби баён санъаткории фавқулоддаро металабад. Масалан, дар байти машҳури Абдулқодири Бедил

<sup>1</sup> С. Аҳмӣ. Қуллиёт ч. IV, Душанбе, 1961, саҳ. 13.

дениши бепоёни ў ва ў баринҳо, дар айни замон, тангии ҳолату вазъияти ногуори уламою удабои замонаш таҷассум ёфтаанд:

Дилам аз ғусса танг омад, ки чашми мур пеши ў  
Бувад баҳре, ки дар ҷавфи<sup>1</sup> хубобаш<sup>2</sup> осмон ғунчад.

Дилтангии суханвар аз ғаму ғусса даврон ба ҳаддест, ки андаки он ҳам (чашми мурча) ўро ба заъфи дил расонда, хеле қалон (баҳре) менамояд, ки дар як хубоби он гӯё осмон меғунчад. Аз он ҷо, ки (дар ин байт) «баҳру осмон» бо қонунияти ғулӯ омадааст, истиороти «чашми мур» ва «ҷавфи хубоб» ба қоиди тасфир тобеъ аст.

Ё дар байти дигараш Бедил гуфтааст:

Нӯҳ фалак дар вусъатободи дили девонаам  
Ҳамчӯ ҳалхоле<sup>3</sup>, ки дар пои магас тангӣ кунад.

Дар ин байт низ доираи васеи ҷаҳонбинӣ ва нури маърифати фалсафии шоир нисбат ба ҳаёту олам возех ҳис мешавад. Шарҳи фикри Бедил — нӯҳ табакаи осмон, ки дар назари ў чун ҳалхоле намуда, онро ба пои магас ҳам бастан мумкин нест, бо таъбироти истиоравӣ омадааст.

Услуби Бедил, ки умуман мураккаб буда, маънии зериматии ҳар байту банди ашъори ў паҳлӯҳои гуноғун дорад, ба ҳар ду байти зикршуда ғояҳои сотсиали бахшидааст.

Тасғирро бо истилоҳи русӣ литота меғӯянд.

Киноят ё киноёт Киноя ба луғат — пӯшида сухан гуфтан, дӯхӯра гап задан ба тавре, ки маънии он сарҳ ва зоҳир набошад. Дар истилоҳ kinoя чунин калима ё ибораест, ки бидуни маънии аслиаш боз маънии маҷозӣ дошта, он ба тарики пичинг кор фармуда мешавад. Ибораҳои киноявӣ ягон ҳодисаи манфиро бо суханони мусбат таъкид карда, воеаи мусбатро ба маънии зид ва мухолиф ифода менамоянд. Оҳанги сухан дар kinoя роли мухим мебозад. Дар асарҳои бадей чун дар гуфтугӯи мардум kinoя васеъ истеъмол дорад. Киноя дар эҷодиёти классикон ва адабони ҳозираи тоҷик бисёр мушоҳида мешавад. Масалан: «Об аз сар соғ» ё акси ин таъбир — «Об аз сар лой» гӯем, ин ишора ба он аст, ки ин ё он кор аз манбаи асосиаш дуруст ё вайрон мебошад. «Об аз таги яҳ мерафтааст» ё «дар таги коса нимкоса будааст» — kinoяест ба он корҳои ношонистае, ки одамони ноҳоиқ барои манфиати шаҳсии худ номаълум ва пинҷонӣ мекунанд. Таъбери «Ба об афтад тар намешавад, ба оташ афтад намесузад» баъзан хислатҳои ҳушӯрӣ, кордониро ифода мена-

<sup>1</sup> Ҷавф — ковокӣ; дар ин ҷо: дарун, миён.

<sup>2</sup> Хубоб — Кублаҳаи рӯи об, ки дар вакти борон пайдо мешавад.

<sup>3</sup> Ҳалхол — ҳалқаи нуқра ё тиллои зангуладор, ки занон ба лой мебанданд ва дар вакти раҳс садо медиҳад.

мояд, баъзан ба рафтори одамони қаллобу фиребгар ишорат мебошад.

Абулкосим Лохутй шеъри машҳури худ «Ҷавоб ба иғвогарон»-ро ки аз ду кисм — тамсилй ва реалистй иборат аст, саро сар кинояомез гуфтааст. Ин бесабаб нест. Худи мавзӯи асар, ки ҳамчун ҷавоб ба тӯҳматчиёни мамлакати советӣ ва шоири он тарқиб ёфтааст, соҳти киноявии асарро металабад. Инак, парчае аз он:

Ту, эй нокас, ки инро менигорӣ,  
Бигу! Ман аз чӣ қас бошам фирорӣ?  
Зи ҷор авлоди дилбанду азизам  
Ва ё аз модари онҳо гурезам?  
Ҷаро бигрезам аз ин гуна қишивар  
Ки додастам дусад мильон бародар...  
Фирор аз манбаи иқболи инсон?  
Ҷаҳон донад, ки ин қизб асту бӯхтон...

Дар шеъри «Сайёҳи ҳинд» М. Турсунзода ба писарбачаи ағфон чунин муроҷиат кардааст:

Баҳри чӣ кардӣ ту, эй наврасписар,  
Аз сари кӯҳи Сулаймонӣ гузар?  
Ё қасе гуфтат, ки дар Ҳиндустон  
Ризки инсон аст чун оби равон?  
Харчи меҳоҳӣ, ту пайдо мекунӣ.  
Нозу неъматҳо мухайё мекунӣ?...  
Хостӣ ё аз ҷаҳонгардон шавӣ —  
Навҷавон сайёҳи Ҳиндустон шавӣ?...

Дар ин парчаи шеърӣ на факат ҳоли табоҳи писарбачаи ағфон, ки барои ёфтани қути лоямуташ ба мусофирии мамлакати бегона иҳтиёр кардааст, намудор мешавад, балки дар он кинояи ҳачвомез ба унвони мустамликадорон ва золимони доҳилии Шарки ҳориҷӣ, аз ҷумла мамлакати Ирону Ағфонистон ва Ҳиндустон, равшан ҳувайдост. Ҳулосаи ин шеър дар айни замон ба он далолат мекунад, ки аз барои ризку рӯзӣ аз сарзамини аҷдодони худ фирор накарда, балки бо душманони ҳалқу ватан мубориза бурдан шарт ва зарур аст. Кинояро ба истилоҳи русӣ аллегория ё иносказание мегӯянд.

**Таъриз** дар луғат — сарбаста, ба киноя сӯхан гуфтан аст. Вале таъриз дараҷаи баланди кинояест, ки аз писханду ришханд иборат мебошад. Ба забони ҳалқ онро талху пичинг, мазоҳ, истехзо ё заҳрханда ҳам мегӯянд. **Таъриз** аслан аз қалимаи «эътироз» гирифта шудааст. Дар ҳаёт ва асари бадей ба суханони қасе ё рафтору кирдори шахсе таъриз яъне норозигӣ баён кардан шаклҳои гуногун дорад. Таъриз яке аз воситаҳои маъмули тасвириест, ки маҳсусан дар гуфтугӯй ва диалоги персонажҳон мусбату манғӣ истеъмол мешавад. Таъриз дар осори класикон макоми зиёд дорад. Дар повести С. Айнӣ «Марги судхӯр» мисоли он фаровон аст. Инак, мисоле аз романи Ч. Ик-

ромй «Духтари оташ»: Дилоромканиз аз сабаби ранчонидани набераи ў Фирӯза бо хонуми гафабанд ба баҳс меравад. Аз вай бехурматӣ дид, ба зани наву ҷавони Ғаниҷонбой — Мағифират чунон ҷавоб мегӯяд:

«— Шӯҳиатонро ба таи чимилик ҷамъ карда монед, пошишохон!»

## Ё

«— Ҳеч ҷизата надидам, ҳуррат мана күшт! — гуфт заҳрҳанда карда кампир.— Бисёр телба нашавед, пошишохон, ба сӯзугдоз вакт меёбед!»

Мисоли дигар. Дилоромканиз, ки ҳимоятгар ва пуштибони беваю бечорагон аст, аз ў ҳатто қалоншавандагони маҷаллаю гузар мекебанд. У ба бадгәпй ё беэҳтиромии оқсақолу имом ҳозирҷавобӣ карда, бо забони тезу тундаш дамашонро мегардонад. Инак, ҷавоби ў ба бехурматии оқсақол:

«— Ту, оқсақол, ҳанӯз ба собуни ман ҷомашӯй накардай,— гуфт вай таҳдидомезона. Ноқисулақл бошам ҳам, ҷавоби садта ту барин буғӯзаяламҳоро гуфта метавонам. Бехтар, ки машмаша накарда аз атрофи сари дегат боҳбар шав!».

Дар ин суханон таъриз муносибатҳои синфии персонажҳои баҳскунандаро равшан нишон медиҳад.

Мирзо Турсунзода дар шеъри «Меҳмони мағрибӣ» тавассути киною таъриз образи мустамликадорони англисро, ки қарип ду сад сол дар Ҳиндустон ҳукмфармой кардаанд, ночиз ва ҳақир карда нишон додааст:

Мегузарад мағрибии ҳудписанд  
Карда сару бинии ҳудро баланд.  
Бозикунон чӯб-асоро ба даст  
Шому сахар роҳ равад мисли маст...  
Баҳри чӣ ин мағрибии дилснёҳ  
Карда ҳарисонӣ ба Машриқ нигоҳ?  
Бурд дилашро магар ин сарзамин,  
Бӯи ҳӯши ин ҷамани нозанин?  
Е ҳаваси дидани бӯзинаҳо,  
Е ба каф овардан ганцинаҳо?...

Дар ин парча ҳавобаландӣ ва беэътиноии меҳмонони мағрибӣ нисбат ба зебоиҳо, ки маҳсули дастони ҳунарпарвари меҳнаткаши хинд мебошад ва ҳисси ҳарисони онҳо ба боигарихои табиии вай бо истеҳзо ва писханд тасвир ёфтааст. Ин руҳияи зишти меҳмонони ноҳонда, ки онҳоро ба ҳолати бенавоии ҳалқу мамлакати Ҳиндустон парвое нест ва бачуз симу зар, сарвату давлат ба даст овардан дигар коре нест, бо саволу нидо ва таҳайюру тааҷҷуб ифшо меёбад. Мана ҳамин ҳусусуятаи нафраторвари капитализм дар ин асар ба воситай таъриз махкум мегардад.

Таъризро ба таъбири русӣ сарказм мегӯянд.

**Баъзе санъатхон шеърий**

Ба мафҳуми воситаҳои тасвири бадей санъатҳои бадей низ дохил мешаванд. Назми классикии форсӯ тоҷик аз санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ хеле ғанист, ки номи баъзеи онҳо ин тарик аст: тамсил ва ирсолулмасал, таносуб, таносуби тазод, тазод ва мукобила, таҷоҳули ориф, саволу ҷавоб, ниҳо, йҳом, талмех, тазмин, лаффуннашр ва ғайра. Омӯзиши ин санъатҳо мавзӯи баҳси фанни «Поэтика» («назмшиносӣ») мебошад. Ҳоло мо ба мувашшах, муламмаъ, луғз ва саҷъ, ки низ дар қатори санъатҳои шеърию насрӣ мавкеъ доранд, андак тавакқуф менамоем.

**Мувашшах**

Маънои луғавии мувашшах дар гардан овехтан (ҳамел кардан, ороиш ё зинат додан) аст. Маънии истилоҳии он — шеърест, дар аввали ҳар мисраъ ва ё байти он ҳарфе оварда мешавад, ки аз маҷмӯи онҳо исми ҳоси шахсе ё ҷизе ва ё ҷумлае ташкил меёбад. Ин санъат дар рубоӣ ва қасида низ истифода шуда, аз ҷамъи сарҳарфҳои мисраъ ва ё байтҳои онҳо исме ё номе ҳосил мегардад. Дар назми пешазреволюционии тоҷик қариб ҳамаи шоирон дар ин санъат қувваозмӣ кардаанд. Васлӣ яке аз мувашшадигорони машҳур шинохта шудааст.

Устод С. Айнӣ, ки дар охири солҳои 90-ӯми аспи нуздаҳ бо дидани ҳунарномоии як артисткаи моҳири сирки Россия, ки дар синни 14 будааст, ба санъати ў мафтун шуда, ба номи ў — «Нина» мувашшах бастааст:

Нозукбутеро дар сайргаҳ дӯш  
Дар сирк дидем, гаштем мадҳуш.  
Европазоде, русинажоде,  
Насрин бару дӯш, соғибаногӯш.  
Навбарниҳоле, дӯҳафтсоле,  
Натвон тамаъ кард зӯ бусу оғӯш,  
Ҳар кас, ки диде он наврасида,  
Аз даст дода сабру дилу ҳуш.  
Чону сару дин дар роҳи ў бин.  
То ҳаст мумкин, дар васли ў қӯш!  
Ороми ҷоне, ҷони ҷаҳоне,  
Озод сарве, сарве қабопуш.  
Номе гузорӣ, то ёдгорӣ,  
Бо номи он шӯҳ, Айнӣ, қадаҳ нӯш.

Агар сарҳарфи қалимаҳои якӯми ҳар байти ин ғазалро ҷамъ оваред, ба ҳати арабӣ номи «Нинаҷон» (نینه جان) ҳосил мегардад. Ғазали П. Сулаймонӣ низ бо номи «Мувашшах» маълум аст. Исмҳо баъзан ба тарикӣ пӯшида дар байни мисраъ ва байтҳо низ меоянд. Мувашшах ё тавшҳеъ ба таъбири русӣ акростих ном дорад.

**Муламмаъ**

Маънии луғавии муламмаъ ранга ба ранга ё нақшу нигор кардашуда ва ё омехташуда аст. Дар илми бадеъ шеърҳоеро, ки ба ду забон ғуфта мешаванд, муламмаъ меноманд. Ин тавр шеърҳоеро ки ба ду забон эҷод гардидаанд, шеъри ширу шакар

ҳам мегүянд. Саъдии Шерозӣ як девони хурде бо номи «Муламмаот» дорад, ки бо санъати ширу шакар навишта шудааст. Муламмаоти Саъдӣ бо як мисраъ ва ё як байт арабӣ ва як мисраъ ва ё як байт форсӣ-тоҷикӣ эҷод шудааст. Муламмаи зерини Абдураҳмони Ҷомӣ, ки бо мисраъҳои тоҷикию ўзбекӣ гуфта шудаанд, дар адабиёти гузашта машхур аст:

Эй лабат пурхандаву чашми сиёҳат масти хоб,  
Икки зулғинг орасида ой юзингдур офтоб.  
Мастии май мекунад рӯи туро гарқи арак,  
Бода ичсанг тӯкулур икки қизил юздин гулоб.  
Булҳавас дар базими васлат маҳраму ман ноумед,  
Толеим шудур менинг, баҳтим забун, холим ҳароб.  
Ҳар ки бинад рӯи ҳубат, пок гардад аз гуноҳ,  
Сенга бокқан бандага маҳшар кунни йўқдур азоб.  
Банда шуд Ҷомӣ, гуломат, гарчи Афлогу бувад,  
Асрагил ё соқлагил, ё сот, ё берғил ҷавоб!

Тошҳоҳаи Асири, ки дар таърихи адабиёти тоҷик ҳамчун шоири мутараққӣ шӯҳрат дорад, бо забонҳои тоҷикию русӣ муламмаъ соҳтааст:

Гуфтам зи раҳи ҳавопарастӣ,  
Приходите ко мне в гости...

Муламмаъ дар адабиёти советии тоҷик хеле кам дида мешавад. Дар эҷодиёти С. Айнӣ, З. Ҷавҳарӣ, М. Аминзода баъзан дучор мегардад. Устод Айнӣ дар солҳои аввали баъди революсия ба унвони мухарирон ва ҳодимони адабие, ки аз мансаби ҳуд истифода бурда, дар маҷаллаю рӯзномаҳо ҳар хел шеъру асарҳои ҳому ҳатиљро чоп мекарданд, бо ин санъат (бо таҳаллуси Баттол) ҳаҷв навиштааст. Инак, парчае аз он:

Тушунмас бир киши шеъримни: «Асрор инчунин бояд»  
(Барои фикри истибдод гуфтор инчунин бояд).  
Газетлар, журнал инчу каби шеърим билан тӯлди  
(Ба авлоди ватан ҳам ғайрату кор инчунин бояд).  
Ютар мен қон, узар мен ҷон, ёзар мен бир булак ҳазъён,  
(Ба ҳалки ранҷбар фазлимин изкор инчунин бояд)...  
Қалам ҳардам мени шеъримга ҳатте тортадур, Баттол,  
(Паи таъмири ин вайронса мемор инчунин бояд).

**Муаммо** дар луғат ба маънии сухани сарбаста ё пинҳон кардашуда омадааст. Маънии истилоҳии он санъатест иборат аз як байт, рубой (баъзан чумла). ё аз як шеър, ки ғайр аз мазмуни равшани зоҳирӣ ҳуд, бо рамзу имо номи шахсе ё ягон мақсади пинҳониро ифода мекунад.

Муаммо дар адабиёти классикии форсу тоҷик аз асрҳои XIII ба кор меояд. Дар асри XV бо ташаббуси Алишери Навоӣ муаммо хеле ривоҷ ёфта, анъанаи он то асрҳои XVII равнак мегирад. Баъд аз ин ҳам ин шакли шеърӣ давом меку-

над. Чунон ки устод Садриддин Айнӣ менависад, муаммо чистон нест. Дар чистон шакл ва хусусияти ягон чиз баён карда мешавад. Ҷӯянда бо воситаи тасвири ин гуна аломатҳо он чизро меёбад. Муаммо дар асоси хуруфоти арабӣ навишта мешуд.

Муаммо дар замони мо ҳеч аҳамияте надорад, аммо дар вакти худ ҳамчун воситаи табъозмой ва нуктасанҷӣ дар таърихи адабиёт роли қалоне бозидааст. Инак, байте, ки бо ишора исмеро ифода мекунад:

Аз миён бархез, эй сарви барин,  
Чои ту ин нест, болотар нишин.

«Сарви барин» киноя аз ҳарфи алиф буда, агар аз миёни калимаи «миён» (میان) алиф хеста болотар, яъне дар аввали калима нишинаст, номи «Амин» (امین) ҳосил мешавад.

Шарофиддин Алии Яэдӣ, Мавлоно Алои Шошӣ, Ҷомӣ ва Навоӣ барин устодон дар ин шакли шеърӣ машғулӣ карда, бисёр вакти худро сарф намудаанд. Ҷомӣ дар шеъру насри худ ифодаҳои муаммоиро васеъ истифода бурдааст. Чунончӣ, ў дар аввали як қасидаи худ мегӯяд:

Чоҳ дорӣ ҷоҳилосо бар сар, эй комил мудом,  
Ҷоҳилат ҳонам, на комил, чун туро ҷоҳ аст ком!

Маънии зоҳирини ин байт маълум аст: шоир одами комил — соҳибкамолеро, ки дар сараш (фикраш) ҷоҳпарастӣ — мансабпарастӣ бошад, ҷоҳил мешуморад. Аммо шоир ҳамин мақсади худро бо усули муаммо ҳам исбот мекунад: аввалин ин ки бар сари калимаи ҷоҳил «ҷоҳ» аст. Ин нишон медиҳад, ки ҷоҳил ҷоҳпараст мешудааст; дуюм — комили ҷоҳпараст ҷоҳил мешавад. Чунки мақсад, яъне «ком»-и комил агар «ҷоҳ» шавад, яъне ба «ҷоҳ» бадал гардад, «ҷоҳил» мешавад.

Вакте ки ин матлаби баҳсноталаб ба таври муаммо гуфта шуд, ҳонандаро ба шавқ меорад ва дар хотир бокӣ мемонад. Чунинанд муаммоҳои Алои Шошӣ «Ба номи Алишер» ва файра. Алишер Навоӣ бештари байтҳои қасидаи худ «Тухфат-ул-афкор»-ро бо усули муаммо гуфтааст. Ў бо ин ҳунари худро дар ин санъат ҳам нишон додани шудааст.

Бо муаммо баъзан фикрҳои иҷтимоӣ низ ифода меёфтанд. Аз ҳамзамонии Навоӣ — шоирни ҷавони боистеъдод Зайниддин Муҳаммади Восифӣ яке аз муаммодонҳои номӣ ба шумор мерафт. Ў матлабашро бо воситаи муаммо ифода карданӣ шуда, дар Самарқанд меҳоҳад бетартибиҳон вазири Кӯчкунчиҳон — Ҳоча Юсуфро ба назди омма фош намояд. Барои он ки норозигӣ ва таҳдиҳи бевоситаи вазирро аз худ дур кунад, шоир дар ҳаҷҷи вазир порҷаи шеъре менависад, ки маънии зоҳирмаш мадҳи ўст, аммо бо тарзи муаммо аз вай ҳаҷви вазир мебарояд. Инак, байти якуми он порҷаи шеърӣ:

Маънии зоҳирӣ ин байт равшан аст, ки вазирро дар миёни вазирон бемонанд мегӯяд. Аммо дар маъни муаммой ўро «мурдори бемонанд» гуфтааст. Чунки агар калимаи «мӯхрдор» бе сонӣ шавад, яъне ҳарфи дуюми ин калима, ки «ҳ» мебошад, равад — «мурдор» мемонад (дар асоси алифбои арабӣ). Байти дуюми он:

Фахри оғоқ бувад з-ӯ шуда фош —  
Мардумию қараму ҳусни маош.

Маънии зоҳирӣ ин байт ҳам мадҳи бисёр баланд аст. Аммо дар асл шоир, вазирро «ҳари оғоқ» меномад. Чунки агар аз «фахри оғоқ» бо ишорати «з-ӯ шуда фош» ҳарфи «ғ» равад, дар натиҷа «ҳари оғоқ» мемонад, ки ин мақсади ҳакиқии шоир аст.

Тарзи дигари муаммо, фонда бурдани он дар баёни таърихи воқеаҳо ба ҳисоби абҷад мебошад, ки **таъриҳ** ном дорад. Таърихбандӣ бо қоиди муаммо, ки низ иқтидору истеъоддод талаб мекунад, дар адабиёти классикий бисёр мушоҳида мешавад. Устод Айнӣ таърихи зафари оламшумули ҳалқи советиро бар фашизм, ки соли 1945 аст, дар достони худ «Қасидаи ҷанг ва зафар» ин тавр баён кардааст:

Овози фатху зафари пурраи мо-бин:  
Бигрифт ба таърихи ҷаҳон рӯй ҷаҳонро.

Дар шеъри П. Сулаймонӣ «Таърихи фавти шоири меҳнаткаши форс Шайхалӣ Пинадӯз» дар байти зерин ифода гардидааст:

Бо (оҳу-воҳу) муддати (як) соли ҳастагӣ,  
Рафт аз қатор шоири музdur Пинадӯз...

Мисраи охирин ба ҳисоби абҷад 1910 аст, (оҳу-воҳу) ва (як)-ро илова кунем, ҷамъ ба ҳисоби мелодӣ 1929 мешавад.

Доир ба санъати муаммо дар адабиёти гузашта асарҳои маҳсус навишта шудаанд. Машҳуртарини онҳо «Рисолаи муаммо»-и Абдураҳмонӣ Ҷомӣ ва «Муфрадот»-и Алишер Навоӣ мебошанд.

**Луғз** **Луғз** (ё луғаз) дар луғат сухани печида, гапи пӯшидамаъност. **Луғз** монанди муаммо як хели санъати шеърӣ мебошад. Аммо фарки он аз муаммо дар ҳамин ки ба тарики савол меояд. **Луғз**ро як навъи шеъристон ҳам мегӯянд, ки дар назми классикий бештар дида мешавад. **Луғз** назар ба чистон ҳаҷман калонтар аст. Дар луғз ҳусусиятҳои ягон ҷиз бо санъатҳои нозуки шеърӣ тасвир шуда, фахмидан ва ёфтани шарҳи он душвор мегардад. **Луғз** дар боран асп, қалам, тибу камон ва гайра

дар эчдиёти Рӯдакӣ дид мешавад. Луғз дар эчдиёти шоири асри XI Манучехрӣ низ дучор меояд. Мушфикӣ инчунин якчанд луғз дорад. Инак шеъри ў «Луғзи камон»:

Чу бувад он ду зоги ҳамчу ҳумой,  
Ки каноат ба устухон доранд.  
Чу укобе гузар бар эшон кард,  
Хиссан хеш дар миён оранд?

Е дар «Луғзи устура (төф)»;

Он чист саромади зарифон,  
Майли хати мушкбор дорад.  
Аз дасти ҷафой, меҳнати ҷарх  
Сар бар хати рӯзгор дорад?

Рашиди Ватвот (асри XII) дар сифати ангушттарӣ луғзе дорад, ки байтҳои аввал ва охири он ин аст: «Чист он шакли осмонкирдор? Офтоб андар-ӯ гирифта карор... Нест мору чу мор ҳалқа шудаст, В-андар-ӯ мӯхрае чу мӯхраи мор».

Дар адабиёти советии тоҷик луғз қариб дид намешавад.

**Саҷъ** дар луғат ба маъни суруд ва нағма, овози паррандаҳои ҳушловоз, ҳамчун булбул ва қумрӣ омадааст. Дар адабиётшиноси — сухани кофиядор, дар наср овардани калимаҳои ҳамвазну ҳамоҳанг. Саҷъ умуман байни назму наср меистад. Асарҳои бадеии бо наср эҷодшударо **беллетристика** (аз калимаи франса вӣ-беллес — лёттрес — насири нағис) меноманд. Бо наср асарҳои илмӣ, публицистӣ ва ғайра низ иншо мешаванд. Наср дар адабиёти классикии тоҷик бо навъҳои гуногунаш фарқ мекард: насири орӣ (мукаррарӣ), насири муроҷҷаз (раҷазнок, оҳангнок), насири мусаҷҷаҷ (ҳамвазну кофиядор). Аз ҷумла асарҳое, ки бо калимаю таъбирҳои ҳамазну ҳамкоғия иншо мешаванд, осори мусаҷҷаҷном доранд. Саҷъ<sup>1</sup> дар эчдиёти классикони форсу тоҷик макоми зиёде дорад. Чунончи, Саъдӣ дар «Гулистон» бештар саҷъро кор фармудааст. «Мушк он аст, ки худ бибӯяд, на он ки аттор бигӯяд»; «Аз нағспарвар ҳунарварӣ наёяду бехунар сарвариро нашояд».

Саҷъ мунқасим бувад ба се кисм: **саҷъи мутавозӣ**, **саҷъи мутарраф** ва **саҷъи мутавозин**<sup>2</sup>. Шамсиддин Шоҳин қариб ҳамон рисолан худ «Бадоъ-ус-саноъ»-ро бо мусаҷҷаҷи мутавозӣ **ва мутарраф** иншо кардааст. Чунончи: «Шалғами пухта бо нукраи ҳом ҳамранг аст, тафовут ту медонӣ, обгина ба алмос ҳамсанг аст, агар метавонӣ». «Дарьё пур аз ғавҳар, ку шиновар? Осмон саросар аҳтар аст, лекин кучо ситорашумар».

Китоби «Чор дарвеш» қариб саросар бо саҷъ эҷод шудааст: «Боре гӯй, ки гуле аз гулистони кистӣ ва сарве аз бусто-

<sup>1</sup> Ба тафсилон инг.: Ниёс-ул-лугот, ҷ. I. Душанбе, 1987, саҳ. 414.

<sup>2</sup> Барои шиноси бо тафсилон саҷъ, нигаред: Мусулмонкулов Р. Саҷъ ва саҷри таърихии он дар насири тоҷик. Душанбе, 1970.

ни чистӣ?»; «Шояд ки ба ин восита шоми фамро сабоҳе ва ин дари бастаро мифтоҳе ба падид ояд».

Дар адабиёти мусоири тоҷик низ саҷъ гоҳо дар насрӯ драматургия дидо мешавад. Насри ҳозираи тоҷик бо усулу услубҳои нави адабиёти сермиллати советӣ хеле бой гардидааст.

**Лаффуннашр** низ яке аз санъатҳои маъмули **Лаффуннашр**. назми классикии форсӯ тоҷик аст. Дар луғат лаффуннашр маънои ҷамъу тақсим (ғун овардан ва шарҳ додан)-ро дорад. Шоир дар мисраъ ва ё байти аввали манзума номи предметҳои амалкунандаро ба тартиб мечинад ва дар мисраъ ё байти сонӣ мувофиқи иҷрои адои амалиёташон он предметҳоро сифат мекунад. Мисоли машҳури лаффуннашри мураккаби классикий дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дидо мешавад:

Ҷаҳонпаҳлавон он яли<sup>1</sup> арҷманӣ,  
Ба тегу ба ҳанҷар, ба ғурзу каманд,  
Буриду дариду шикасту бубаст,  
Ялонро сару синаву пову даст.

Дар ин ҷо аввал номҳои асбоби ҷанг — тегу ҳанҷар, ғурзу каманд омада, сонӣ баёни мақсад ифода ёфтааст. Яъне, Рустам бо тег сари ҳарифонашро бурид, бо ҳанҷар синаи онҳоро дарид, бо ғурз пои онҳоро шикаст ва бо каманд дасти онҳоро бубаст. Бо ин санъат ҳунарварии Рустам дар майдони набард бо салосату балоғат тасвир ёфтааст.

Лаффуннашр дар адабиёти мусоири тоҷик низ гоҳо дучор меояд. Мисоли равшани он дар шеърҳои машҳури Абулқосим Лоҳутӣ «Ба Партия», Мирзо Турсунзода «Ба В. И. Ленин» мавқеъ ёфтаанд:

Ба ҳар ғаму ҳар қалъаву ҳар ҳалқу ҳар ўрду,  
Дафъӣ ту, калидӣ ту, сарӣ ту, зафарӣ ту.

(Лоҳутӣ)

Дар пеши раҳат об буду санг буду кӯҳ,  
Аммо ту буридию шикастию паридӣ.

(Турсунзода)

Дар ин шоҳбайтҳо корнамонии партияю доҳӣ дар роҳи ин-қилоби Октябръ ва пайкори вай бар зидди душманони озодии пролетариат романтикана баланду дилрас инъикос гардидааст.

Лаффуннашр<sup>1</sup> ду навъ мешавад: **лаффуннашри мураттаб** ва **лаффуннашри мушавваш**. Агар ҷамъу тақсими қалимаҳо батартиб оянд, онро лаффуннашри мураттаб гуянд. Ва агар ҷамъу тақсим ба таври омехта равад, онро лаффуннашри мушавваш гуянд<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>. Ял — баҳодур, шучъо, далер.

<sup>2</sup> Барон шиносоӣ бо тағсили санъатҳои шеърни назми форсӯ тоҷик муроҷиат шавад ба китоби Т. Зедӣ «Санъати сӯҳан», Душанбе, 1979.

## 5. АСОСХОИ ШЕЪРИ ТОЧИКИ<sup>1</sup>

Дар эчдиёти бадей чинсҳои гуногуни адабӣ мавҷуданд: эпос, лирика ва драма. Ҳар яки онҳо ба навъу намуди муайян — наср, назм, драма тақсим мешаванд. Дар ин хусус дар боби оянда сухан батафсил меравад. Ҳоло ба муносабати омӯхтани асосҳои шеър ва хусусиятҳои каломи мавзун дар бораи назм, ки ба чинси лирика мансуб аст, таваққуф ҳоҳем кард.

**Мағҳумҳои назм ва шеър**

Назм аз дигар намудҳои адабӣ бо он фарқ мекунад, ки воқеаҳои зиндагиро шоирона, бо нутқи вазну кофиядор баён менамояд. Маъни лугавии назм (калимаи арабӣ) ба тартибу танзим муталик буда, ба ҳам пайвастан, ба ришта қашидани каломи мавзунро дорад. «Решай забонии назм ва интизом як аст,— навиштааст С. Айнӣ. Ин ҳамиро мефаҳмонад, ки дар назм интизом аз шартҳои решагӣ — асосӣ мебошад»<sup>2</sup>.

Нозим «назмкунанда» буда, «ба як тартиби муайян ва вазни маълум калимаву таркибҳоро паси ҳам мечинад ва ҷо ба ҷо мегузорад. Аз ин рӯ, назмро сухани пайваста гуфтан мумкин аст»<sup>3</sup>. Дар истилоҳ мағҳуми назм аз шеър васеътар мебошад.

Шеър (калимаи арабӣ) бо калимаҳои шуур, шиор, шеър ҳамреша буда, ба маъни лугавиаш дарьёфтанд, доистан ва маърифати ҷизҳои нағис аст. Шоир (офарандаи шеър) фикрҳои дақиқ ва маъниҳои бикрро оид ба лаҳзаҳои табиат ва ҷамъият нутқасанҷона, бо ҳаяҷон ва латофату назокати суханварӣ дар шеър ифода менамояд. Шеърро барои таъсири эстетикий бахшидан бо тавсифу ташбех, истиораю мачоз, муболағаю иғроқ ва дигар воситаҳои тасвиру санъатҳои адабӣ пардоз мебиханд.

Шеър — соҳти нутқест, ки, назар ба наср, соҳиби таносуби муайянни садоҷо мебошад. Оҳангӣ таъсирбахши он ба туфайли таркиби пораҳон (сингтагми) мустакили ибораҳо дар мисраъ ба даст омада, мувоғики вазну зарбҳон савтӣ аз ист (пауза) ва мавзунӣ — мутаносубӣ шакли сухани рехтау дилкаши оҳангдорро мегирад. «Шеър сухане аст ҳаёлангез, ки аз аҳволи (кавли — гуфтори санҷидан) мавзун ва мутасовӣ (мусовӣ — бо ҳам баробар) соҳта шуда...», — гуфтааст Абӯалӣ·ибни Сино. Инак, шеър назар ба дигар жанрҳо зотан эҳсоспарвар аст. Эҳсосоти

<sup>1</sup> Доир ба тағсилӣ асосҳои шеъри тоҷикӣ ва кофия нигаред: ба китобхон Б. Сирӯс «Кофия дар назми тоҷик» (Душанбе, 1955), «Арӯзи тоҷикӣ» (Душанбе, 1963), «Назарияни нағи қофиябандӣ» (Душанбе, 1972); Т. Зеҳни «Санъати сухан» (Душанбе, 1979); Р. Ҳодизода, М. Шукурев, Т. Абдуҷабборов «Фарҳамги истилоҳоти адабиётшиносӣ» (Душанбе, 1966); С. Наминбоев «Таълими шеър дар мактаб» (Душанбе, 1982).

<sup>2</sup> С. Айнӣ. Ҷаҳонӣ. Ҳадисаҳои ҷаҳонӣ. 1962, № 4, сах. 131.

<sup>3</sup> Т. Зеҳни. Санъати сухан. Душанбе, 1979, сах. 30.

онро асосан образ ташкил медиҳад. Ба туфайли образ вай маъно пайдо мекунад. Шеъри бе образ ба хонанда лаззат ва таъсир намебахшад, ба идеяи муайян ҳидоят намесозад. Шоиронеро, ки бидуни образ ва образнокӣ сухан мегӯянд қофия-боф (рифмоплёт) меноманд — ин аз беистеъдодии онҳо хабар медиҳад.

Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърифи шеъри асил ва аҳамияти воситаҳои тасвир, вазну қофияю радиф чунин байтҳоро дар «Маснавӣ» овардааст:

Ҳеч шоҳид чун сухан мавзун нест,  
Сирри хубӣ зи хаташ берун нест.  
Сабр аз ӯ саъбу тасаллӣ мушкил,  
Хоса вакте ки пай бурданӣ дил.  
Кашад аз вазн ба бар хилъати ноз,  
Қунад аз қофия домон-ш тироз,  
По ба ҳалҳоли радиф орояд,  
Бар ҷабин ҳоли хаёл афзояд.  
Рӯҳ зи ташбех дихад ҷилва чу моҳ,  
Бибарад ақли сад афтода зи роҳ,  
Мӯ ба таҷнис зи ҳам бишкофад,  
Холӣ аз фарқ ду гесӯ бофад.  
Лаб зи тарсез гуҳаррез қунад,  
Зулғи мушкин гуҳаровез қунад.  
Чашм аз ихом қунад ҷашмакзан,  
Фитна дар анҷумани вахмикан.  
Ба сари ҷекра ниҳад зулғи мачоз  
Шавад аз парда ҳақиқатпардоз...

Ҷомӣ дар ин порча, ба ҳулосаи Р. Ҳодизода, таҳайюлотро ҳарчанд яке аз омилҳои таҷассуми мундариҷаи назм шуморад ҳам («бар ҷабин ҳоли хаёл афзояд»), аммо шакли зоҳирӣ, яъне санъатҳои шеъриро, ки дар ифодаи бадеонаи мазмун мақоми муҳимме доранд, омили ягонаи назм — шеърият медонад. Пораи шеъри А. Лоҳутӣ «Ба Шолой ва «Фюрист»<sup>2</sup>, ки ба шаҳидони роҳи муборизаи озодии ҳалқи худ баҳшида шудааст, мисоли равшани ғамгусории шоир ва образнокию шеърият аст:

Чисматон чун шуд ба роҳи синфи муздор аз замин  
Ба сари дори ситам бо дасти ҷаллодон баланд,  
Осмон бо хеш гуфт: ин большевиконро бубин,  
Мурдашон ҳам зи душман як бадан болотаранд.

(A. Лоҳутӣ)

Шеър соҳти грамматикии хосеро дорост. Дар он қоидаю қонунҳои маъмули забон ба ҳукми вазну зарби (ритми) шеър ва таносуби (симметрию) равонии савти мусикии он тобеъ меоянд. Масалан:

<sup>1</sup>. Абдураҳмони Ҷомӣ. Бахориёт. Душанбе, 1966, саҳ. 85.

<sup>2</sup> Ин ду коммунисти мачорӣ (Венгрия) дар соли 1932 аз тарафи ҳукуматдорони фашистии Венгрия ба дор овехта шудаанд.

Гардад күхан замонаву хомӯш намешавад  
Он шуълаҳо, ки часта бурун аз даҳони ман...

A. Лоҳутӣ

Е

Чун нест тег ба дастам кунун, ба дафъи ситам  
Қалам ба кор барам, шоирӣ на кори ман аст.

A. Лоҳутӣ

Дар ин ҷо сараъзо ва аъзоҳои пайрави чумла чун наср ба таври қатъӣ риоя нашуда, ҳар як унсури чумла мувофиқи талаботи вазну оҳанг мавқеи хосса ёфтааст. Инро дар забоншиносӣ **инверсия** мегӯянд, яъне ивазшавии ҷои калимаҳо (бо мақсади услубӣ ва суханпардозӣ). Агар ин шоҳбайти Лоҳутиро ба наср гардонем соҳти он тафӣр ёфта, тамоман дигар хел садо медиҳад: «Ҳоло ки барои дафъи ситам шамшер дар даст надорам, қаламро чун аслиҳа ба кор мебарам...». Ин суханони муҳоҷири сиёсӣ Лоҳутӣ, ки аз таъқиби ҳукуматдорони Ирон гурехта, ҷилои ватан мекунад, баъди ба хоки СССР (соли 1922) гузаштанаш гуфта шуда буд. Ин табиист. Вале нимаи мисраи дуюм — «...шоирӣ на кори ман аст»— аломати хоксорию фурӯтиани суханвар аст.

Дар олами шеър шаклҳои гуногуни шеъргӯй маъмул аст. Яки онҳо «шеъри сафед» («белый стих») ё «шеъри мансур» ном гирифтааст, ки дар он истифодаи вазну қофий шарт нест. Вале фикрҳои бо наср гуфташуда бо перояи зебои шеъру шеърият зинат ёфта, калимаҳои муайяни хотимавӣ (клаузула) онҳоро анҷом медиҳанд. Дар ин шакли назм, бештар шоирони рус Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Михаил Кольцов, Евгений Евтушенко ва дигарон, инчунин баъзе суханварони форсӯтоҷик шеър гуфтаанд.

Дар китоби Т. Зеҳнӣ аз «Мақомоти Ҳамидӣ» порчаи мансур оид ба ҳусну ҷамоли дилбар оварда шудааст, ки дар он устуҳонбандии шеър мақом наёфта бошад ҳам, вале «ибораву қалима ва ҷумлаҳо насрро ба сурати шеъри латифе ҷилвагар қунондааст»<sup>1</sup>.

Порчаи зерини устод Айнӣ ифодаи намунаи шеъри мансури мусоир аст:

«Ман барои ту, барои ин ҷашму абруи сиёҳи ту, барои ин рӯи чун моҳи ту, барои ин дасту бозуи тавонoi ту, барои ин суханҳои қатъию буррои ту тайёр ҳастам, ки ҳудамро дар як деги ҷушон, дар оташи сӯзон, дар кӯраи тафсон, дар дарьёи ҳурӯшон андозам»<sup>2</sup>.

Файри ин «шеъри озод» вучуд дорад, ки онро дар илми адабиётшиносии умумӣ «верлибр» мегӯянд. Ин гуна шеърҳо бекоғия иншо шуда, вале то як андоза ба итоати вазну зарбҳоянд. Шеъри бевазн, мисли мусикии безарб, вучуд наҳоҳад дошт.

<sup>1</sup> Зеҳнӣ Т. Санъати сухан, саҳ, 31.

<sup>2</sup> С. Айнӣ. Ғуломон:— Қуллиёт, ч. 3. Душанбе, 1960, саҳ, 530.

«Чигунагии таъсири ҳиссии ритми (зарби) шеър қабл аз ҳама ба таркиби оҳангӣ-интонационии он, ба воҳидҳои иборагӣ во-бастааст»<sup>1</sup>.

Дар назми советии тоҷик «шеъри озод» ё бекофијаро аввалин бор устод Лоҳутӣ, сонӣ Пайрав Сулаймонӣ ба кор бурдаанд. Лоҳутӣ «Хабар» ном шеърашро ҳамин тариқ иншо намудааст. Ў драмаи манзуими нависандай Испания Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» («Чашмаи гӯсфандон»), асарҳои А. С. Пушкин «Моцарт ва Сальери» ва «Парии об»-ро ба усули «шеъри сафед» тарҷима кардааст. Бо «шеъри озод» ва «шеъри сафед» ғоҳо дар эҷодиёти X. Юсуфӣ, Мӯъмин Қаноат,Faффор Мирзо, Лоик, Кутбӣ Киром, Гулруҳсор ва баъзе дигарон дучор меоем. Шеъри М. Қаноат «Гули Бодом», ки чун монологи қаҳрамони Ҷангӣ Бузурги Ватани Саидаҳмад Каримов нисбат ба аспи ҷангии «хушрӯю бозингараш» тасниф ёфтааст, ба шакли шеъри озод омадааст.

Суми мармар, думи мухпар,  
Пари кафтар,

дави сарсар.

Миёне дастаи ҳанҷар,  
Чӣ гардан, гардани дуҳтар!  
Аҷаб хушрӯю бозингар —  
Гули Бодом!

Даме ҷанги ҷаҳон  
Бори гарони ин замин будӣ,  
Фишангӣ оҳанин будӣ,  
Ба Волга дар камин будӣ,  
Ҳамеша зери зин будӣ,  
Гули Бодом!

...Агар душман ба по бошад,  
Зи рӯяш ҳез мекардӣ.  
Агар афтода бошад, зер не,  
Парҳез мекардӣ,  
Аҷаб рафтори пандомез мекардӣ,  
Гули Бодом...

Гоҳо «шеъри озод» қофиядор ҳам мешавад, ки он дар ҳама бандҳо ҳатмӣ нест; ин дар «Гули Бодом» возеҳ ба назар мера-сад.

Шеър аз мисраъ, байт ва бандҳо иборат аст.

**Мисраъ** ба маънои луғавиаш (аз арабӣ) — як табакаи дар аст. Дар адабиётшиносӣ нисфи (нимай) байт, як сатри шеърро мисраъ мегӯянд. Масалан:

Он на ман бошам, ки рӯзи ҷанг бинӣ пушти ман.  
(Саъди)

Агар сар боядат, сирро ниғаҳ дор.

(Носири Ҳисрав)

<sup>1</sup>. Б. В. Томашевский. Стих и язык. М., 1958, стр. 32.

Намеояд зи шамшер он чи зи теги забон ояд.

(Соиби Табризӣ)

Мисраъҳои шеъри шоирони асил ҳамеша барҷаста, пурмазмун ва фасеҳанд. Байти зерин ки аз ду мисраъ иборат аст, ба чӣ дараҷа мустақилу пурмазмун буда, аҳамияти матлау байту мисраъро таъкид намудааст.

Хаёлоти матинам баски сангин кард матлаъро,  
Садо хезад, ба якдигар расонам чун ду мисраъро.

(Шавкат)

**Байт** Байт (калимаи арабӣ — хона) ду' мисраъеро гӯянд, ки паси якдигар омада, аз ҷиҳати мазмун мустақил гуфта шудаанд ва ё аз ягон шеъру достон оварда мешаванд. «Байт шаклан воҳиди кӯчаки шеър буда, дорон мазмунҳои гуногун ва бузург аст. Шоирон дар байт аз ишқ, ҳикмат, насиҳат, манзараҳои табиат, сиёсат, зиндагонӣ хулоса аз ҳар ҷиҳат сухан карда, оҳангҳои фалсафию дидактикий ва монанди инҳоро баён менамуданд»<sup>1</sup>. Масалан:

Бирав зи таҷриба рӯзгор баҳра бигир,  
Ки баҳри дағъи ҳаводис туро ба кор ояд.

(Рӯдакӣ)

Е

Ҳар кӣ номӯҳт аз гузашти рӯзгор,  
Низ номӯзанд зи ҳеч омӯзгор!

(Рӯдакӣ (аз маснавии «Калила ва Димна»))

Е

Он на ман бошам, ки рӯзи ҷанг бинӣ пушти ман,  
Он манам, к-андар миёни хоку хун бинӣ саре.

(Саъдӣ)

Байт бо вучуди аз пораҳои хурди шеърӣ ташкил ёфтанаш, бояд як маънии пурра ва комилро ифода намояд: ҳоҳ вай бадеҳатан гуфта шуда бошад, ҳоҳ дар асаре мавқеъ ёфта бошад. Чунон ки Шоҳзамон Раҳмонов, ҳаққонӣ қайд намудааст, И. Ю. Крачковский (олими бузурги советӣ — арабишинос — Ю. Б.) таълимоти назариячиёни асрҳои миёнаро дар хусуси байт ҳеле саҳҳ овардааст: «Ҳар байт дар доҳили худ бояд маъниҳои яклухти мантиқӣ дошта, ин маъниҳои яклухти мантиқӣ бояд ки ба сари худ мустақил бошанд, ба байтҳои пешина ва оянда мутааллик нагарданд»<sup>2</sup>. Мисоле аз ғазали А. Лоҳутӣ «Гӯҳари ишқ» ин фикро тасдиқ менамояд:

Арзандатар аз ишқ ба олам гуҳаре нест,  
Покиза бидораш, ки ба ҳастӣ сабаб аст ин!

(А. Лоҳутӣ)

<sup>1</sup> Ш. Раҳмонов. Таҳаввули воҳидҳои лирики. Душанбе, 1988, саҳ. 3.

<sup>2</sup> И. Ю. Крачковский. Избранные труды. т. 2. М.-Л., 1956, стр. 68.

Е

Чу худ хүрдай барги пешинагон,  
Дарахте пасояндагонро нишон.

Халқай

Е

Шоирі бе ишқ мурғи бе пар аст,  
Бекарорат моху бе чон пайкар аст.

М. Тұрсынзода

Е

Зиндагй дар ишқ бошад, ҳадди ғайрат ҳам дар он,  
Ишқ агар набвад, нишоту зиндагй bekoraast.

(Х. Юсуфі)

Байт дар ашъори ҳамаи замону миллатқо меъёри асосии вазнсанчй дониста шудааст. Аз ин рү онро ба хона монанд кардаанд, ки аз рукнҳо, яъне аз поя ва сутунҳо иборат аст. Байтҳо бештар шашрукний ва ҳаштрукний мешаванд. Байтҳое, ки аз шеърҳои мустақил гирифта шудаанд, аз ҷиҳати рукн-аз ин зиёд ҳам шуда метавонанд. Мисоли байт аз ашъори Абдураҳмони Чомй:

Макун ваъда в-агар кардй вафо кун!  
Тариқи бевафоиро раҳо кун!

Ин байт бо вазни ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф эчод шудааст ва шаш рукн дорад.

Мағойлун	Мағойлун	Фаўлун
. — I	2	3
Ма-кун ваъ-да	ва-гар кар-дй	ва-фо кун
V — — —	V — — —	V — —
4	5	6
Та-ри-ки бе-	ва-фо-и-ро	ра-ҳо кун
V — — —	V — — —	V — —

Рукнҳои аввал ва охири ҳар мисра ѿсоҳи номҳои маҳсуланд. Рукни аввали мисраи якӯм (1) садр, рукни охири мисраи якӯм (3) арӯз, рукни аввали мисраи дуюм (4) ибтидо, рукни охири мисраи дуюм (6) зарб ё ачз ном дорад. Рукнҳои бокимондаро, ки дар мобайни ин рукнҳо вөкеанд (2—5), ҳашв<sup>1</sup> меғуянд. Агар байт ба қоидай ҳазаҷи мусаммани солим (ҳашт-

<sup>1</sup> Маънои лугавин ҳашв чизи дигареро пур кардан аст, пур кардан болин бо пар ё пахта ва ғайра. Дар адабиёт гапи барзиёдро ҳашв мегүянд. Ин гапи зиёд (ҳашв) гоҳо ба равонии сухан халал мерасонад, гоҳо на халал мерасонаду на хусн зам мекунад, валие гоҳо он боиси зебони суҳан мегардад. Бинобар ин дар назминосии классикин форсуз точик ҳашв-ро ба се чудо кардан: ҳашви малех, ҳашви мутавассит ва ҳашви қабех.

рукнӣ) омада бошад, бачуз рукиҳои аввали байт (1,5)—садр ва ибтидо, рукиҳои охири байт (4,8)—арӯз ва зарб, рукиҳои миёни байт (2—6, 3—7) ҳашв мебошанд.

Байт, ки пеш ба қонунияти банд дохил намешуд, ҳоло мувофиқи тадқиқотҳои нави адабиётшиносон воҳиди алоҳидай мустақилмаъно будан ва ба андозае вазифаи бандро иҷро кардани он исбот шудааст. Чунон ки Ш. Раҳмонов меоварад, назариячиён Л. И. Тимофеев, А. Қвятковский, М. Н. Усмонов, Н. Дворянков ва дигарон байтро аввалин ҳадди банд шуморида таъкид намудаанд, ки агар байт намебуд, банд ҳосил намешуд. М. Н. Усмонов байтро «банди кӯчак» ва «нахӯстин навъи банд» донистааст. Вале бо вуҷуди мустақилии байт дар ашъори класикон ва маъниҳои алоҳида доштани он, «дар як байт тамом шудани фикр,— менависад М. Н. Усмонов,— боиси вайрон шудани тартибу интизоми шеър мегардид»<sup>1</sup>. Шеър зотан тартибу интизом дорад. Шеъре, ки аз тартибу интизом орӣ мебошад, онро шеър намегуянд<sup>2</sup>.

Мувофиқи андешаи мудақиқон чунин байтбандҳо, ки номи тасмит дорад, даставвал дар қитъа, қасида ва ғазал пайдо шуда, давом меёбад. Вале пайдоиши он аз санъати мусаҷҷаъ ибтидо гирифта, мисраъҳо дар байт аз бахш — фикраҳо иборат мебошанд. Чунончи:

Эй қиблии абрӯи ту меҳроби аброр омада,  
Меҳробиён дар кӯи ту аз қибла безор омада.

Ҳам ошиқон дар шасти ту, ҳам рӯзадорон масти ту,  
Ҳам зоҳидон аз дasti ту дар банди зуннор омада.

*Амир Ҳусрав*

Дар ин байтҳо дар байни ҳар мисраъ ибораи «ту» ҳар мисраъро ба ду тақсим намудааст ва хусусияти «банд»-ро дар байт таъмин намудааст.

Чунин мисол бо андаке дигаргуниҳо дар достони А. Лоҳутӣ «Кремль» (1923), ки чун назира ба қасидаи Хоқонӣ «Ҳаробаҳои Мадоин» навишта шудааст, возеҳ ба назар мерасад. Шоир тамоман аз қолаби тасмит набаромада, бо риояи вазну оҳангӣ дилошӯби он танҳо аз қофиҳаҷо, ки баъди ҳар порае (нимисраҳо) оварда мешуданд, сарфи назар кардааст.

...Инчову Мадоинро, муздуру бапо кардаст,  
Ин қасри Романов шуд, он маснади бин Сосон.  
Танҳо на ҳамин инҷост, к-аз хуни башар барпост,  
Бунъёни<sup>3</sup> вай аз бедод, аркони вай аз удвон<sup>4</sup>.  
Ҳастанд бадин минвондоро ҳамин ахвол,  
Гар қасри Бритонист, ё қалъаи Вотикон.

<sup>1</sup> М. Н. Османов, Синтаксическая структура байта.— Проблемы восточного стихосложения. М., 1973, стр. 60.

<sup>2</sup> Ш. Раҳмонов. Таҳаввули воҳидҳон лирикӣ. Душанбе, 1988, саҳ. 12.

<sup>3</sup> Бунъён — бино, иморат.

<sup>4</sup> Удвон — адоват, душмани.

С. Айнӣ аҳамияти бузурги ин қасидаи назираи Лоҳутӣ ва навовариҳои ўро баланд баҳо дода навиштааст: «Шоир мушхури форсиён Хоқонии Шервонӣ ба воситаи қасидаи машхури худ дар бораи «Ҳаробаҳои Мадоин» ва «Айвони Кисро» хиссиети миллӣ ва таҳтпарастии худро ба ҷӣ дараҷаи сӯзу гудоз бурӯз дода бошад, Лоҳутӣ ҳам ба воситаи «Кремль»-и худ хиссиети байналмилалӣ ва ранҷбарпарастии худро ба ҳамон дараҷа шӯълавар гардондааст»<sup>1</sup>.

Банд дар лугат — қисм, ҳисса, ҷузъ, фасл ё боби асар аст. Ба маъни истилоҳиаш: парчаҳои шеърие, ки аз ду, се, чаҳор, панҷ, шаш ва аз он зиёд мисраъ иборат буда, боиси таркиби манзумаҳои мустақил (маснавӣ, мусаллас, мураббаъ, мухаммас, мусаддас ва ғайра) мегарданд, банд номида мешаванд. Банди шеърий камаш аз ду мисраъ (як байт) зиёдаш аз 28 мисраъ (14 байт) таркиб меёбад.

Ҳар банди ғазал, қасида ё маснавӣ, ки аз як байт иборат аст, аз ҳама ҳурдтар буда, банди қалонтарин ба тарҷеъбанд ва таркиббанд тааллук дорад (аз 7 то 14 байти ғазал). Банд нишонаи қаломи манзум аст, вале шеърҳои бебанд ҳам кам нестанд. Банд дар шеър вазифаи идеявии бадеиро низ адо мекунад.

Дар гузашта шеърҳои лирикию фалсафиеро, ки аз бандҳои ҷудогона таркиб мейфтанд ва дорон қофиябандии муайян буданд, мусаммат (ба риштai ҷавохир қашидан) меномиданд. Эҷоди ин навъи шеъргӯро ба Манучехрии Домғонӣ (асри XI) нисбат медиҳанд. Шеърҳои ин шоир аксар дар шакли мусаддас гуфта шудаанд. Шоирони асрҳои баъдина шеърҳое эҷод намудаанд, ки бандҳояшон аз ду се, чор, панҷ то даҳ мисраъ иборат мебошад.

Бандҳо дар рафти инкишофи таърихии худ мувофиқи таълаботи замон таҳаввул ва такомул ёфтаанд. Масалан, дар шеъри мусосир бандҳои мураббаъ хусусиятҳои таркибиашонро дигар карда, ба пайравии шеърҳои русӣ аксар бо қофиябандии якдармиён ё дудармиён эҷод мешаванд. Мухаммасу мусаддаси тазмин дар замони ҳозира мавкеи хеле ҳурд доранд, шаклҳои шеърии мутассаъ ва муашшар қариб кор фармуда намешаванд. Тарҷеъбанд ва таркиббанд соҳт ва вазифаи анъанавии худро аз ҷиҳати шаклу мазмун ҳоло катъиян дигар кардаанд. Ба ҷои соҳти тарҷеъбанду таркибандҳои пешина, ки аз якчанд банди ғазал иборатанд, акнун бештар тарҷеъбанду таркибанди муҳаммас, мусаддас, мусаббаъ, мусамман бо ҳамроҳии байти восила ё гурезгоҳи худ, аз панҷ, шаш, ҳафт ва ҳашт мисраъ соҳта мешаванд. Бокӣ Раҳимзода дар тарҷеъбанди мусаддаси худ «Ҳалқи бузургворам» меҳру муҳаббати худ ва олами мутараккиро нисбат ба ҳалқи бунёдкори советӣ ин тарик сарондааст:

<sup>1</sup> Айнӣ С. Намунаи адабиётӣ тоҷик. М., 1926, саҳ. 587.

Чун Вахши саркаши худ аз шавқ сар кашидам,  
Шайпури фатхи халқам бори дигар кашидам,  
Хар катраи ҷабинаш бо шеър баркашидам,  
Оре, ба риштаи назм дуру гуҳар кашидам.

То бахшам аз барои халқи бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Қалби замин фишурда, мардона чок кардӣ,  
Обу арак зи рӯят сад бор пок кардӣ,  
Шуд рӯзҳо, ки дидам тарки ҳӯрок кардӣ,  
То пунбадонаеро берун зи ҳок кардӣ.

З-ин рӯ туро сурудам халқӣ бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Дар ин тарҷеъбанд дигаргуни на танҳо дар ҳаҷм, инчунин  
дар байти тарҷеъ дидо мешавад. Байти восила баъди бандҳо  
айнан ва якзайл такрор наёфта, мисраъҳои аввали он дар ҳар  
банд то як андоза тағйирот диданд. Ин навоварист.

Ба ҳамин тарик, маснавӣ (банди думисрай), мусаллас (бан-  
ди семисрай), мураббâ (банди ҷорисрай), мухаммас (банди  
панҷмисрай), мусаддас (банди шашмисрай), мусаббаъ (банди  
ҳафтмисрай), мусамман (банди ҳаштмисрай), мутассаъ (бан-  
ди нӯҳмисрай) ва муашшар (банди даҳмисрай) аз ҷумлаи мус-  
саммат буда, бо мурури замон роль ва вазифаашон ҳартарафа  
тағйир ёфтаанд.

Аз силсилаи бандҳо як шеъри томе ба вучуд меояд, ки дар  
он мувофиқи қонунияти муайяни вазну зарб ҷумлаҳо соҳта  
шудаанд. Бандҳо дар навбати худ оҳангӣ шеъро пурзӯр меку-  
нанд. Аз ин рӯ аз банд ба банд лаҳну савти он баландтар ва  
мафтункунанда садо медиҳад.

**Кофия** дар луғат,— гуфта шудааст дар «Ғи-  
ёс-ул-луғот»,— аз пай раванда аст; ва ин лафзы  
ро аз қафв гирифтаанд ва қафв аз пай раф-  
тан аст. Чун бештар он аст, ки қофия дар пайи боқии алфози  
байт ё дар пайи аксари онҳо воқеъ мешавад, гӯё аз пайи он-  
ҳо меравад, лиҳозо қофия ном гардид. Ба истилоҳ қалимаҳои  
ҳамшакл ва ҳамоҳангро, ки дар оҳири ду ё чанд мисраъ ме-  
оянд, қофия мегӯянд. Айнан ва ё қисман бетағийир  
такрор шудани якчанд ҳарф ва ё ҳиҷоҳои ҳамо-  
ҳангे дар оҳири мисрау байтҳо қофия номида  
мешаванд. Ҳарфи оҳирини решагии қалимаеро, ки дар қо-  
фия нигоҳ доштани он ҳатмист равӣ мегӯянд. Масалан, дар  
байти зерин дар қалимаҳои пок ва ҳок ҳарфи к равӣ мебо-  
шад:

Ҳоки поящро набояд пок кард,  
Пок аз он бояд ки акнун ҳок кард!

Қофия дар наср ҳам дидо мешавад. Бисёр зарбулмасал ва  
мақолҳои халқӣ дори қофия ҳастанд. Масалан: «Бе пир ма-  
рав ки дар амонӣ, ҳарчанд Искандари замонӣ»; Илму хунар —

барзагарӣ, дигар ҳама — ҳилагарӣ»: «Пурдида пурдон, нодидон; «Тарбияи чисмонӣ — бақои ҷавонӣ»; «Мастию пастӣ»

Кофия дар қаломи бадей асосан ду вазифаро адо менамо яд: аз як тараф боиси низоми муайянни сухан мегардад, аз тарафи дигар, ба мусикии нутқ (шеър) обуранги тозае мебах шад. Кофия бо вучуди ҳусну малоҳати бадей бахшидан ба шеър ҳаргиз аз мазмуни асар ҷудо нест. Дуруст аст, ки кофия бо тақори ҳарфҳои овозҳои ҳамоҳанг аз анҷоми мисрау байт ҳа бар медиҳад. Вале аз ин ҳам афзалтар ифодаи маънӣ ва зарби дохилии он мебошад. Бедарак нест, ки суханварони бузурӯ ҳамеша қушиш намудаанд, ки бо қалимаҳои пурмағзу пурмағунои қофиядор ҳам ба ҳулоҳангӣ, мусиқинигории асар ва ҳам ба мазмуну мундариҷаи он қувваи маҳсус бахшанд. «Дар ин ҷода ҳамосасарои бузург Абулқосим Фирдавсӣ ва саромадӣ ягона Ҷалолиддинӣ Балҳӣ (Румӣ) дар шеърсароӣ ҳудро соҳиҳтиёр гузаштаанд ва дар ҷорҷӯбаи танги қофиясанҷӣ на монда, мазмунро аз шакл боло шумурдаанд»<sup>1</sup>. Ичрои ин гуна вазифаи бомасъулияти қофиясанҷӣ дар фаъолияти шоирии Рӯдакиу Фирдавсӣ, Саъдию Ҳофиз, Камолу Ҷомӣ, Сайдою Шоҳин, Пушкину Лермонтов, Некрасову Маяковский ва дигар классикон равшан ҳис мешавад. Чунонҷӣ:

Ба номи некӯ қушта гаштан ба ҷаиг,  
Бех аз зиндагонӣ ба айбу ба нанг.

(Фирдавсӣ).

Аз имрӯз коре ба фардо мамон,  
Чӣ донӣ, ки фардо ҷӣ гардад замон?

(Фирдавсӣ).

Агар ҳаст мард аз ҳунар баҳравар,  
Ҳунар ҳуд бигӯяд, на соҳибҳунар.

(Саъдӣ)

Дар мисолҳои боло қофия мақсади шоиронро бо ҳулоҳангии баён таъмин намудааст.

Роҷеъ ба тавсифи шеър, меҳнотталабии тасвиркорӣ ва вазну қофияю радиф бисёр классикони адабиёти форсу тоҷик андешаҳо рондаанд. Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин ҳусус гуфтааст:

Саб аз ӯ — саъбу<sup>2</sup> тасаллӣ — мушкил,  
Хоса Вақте ки пайи бурданӣ дил,  
Қашад аз вазн ба бар хильлати<sup>3</sup> ноз,  
Кунад аз қофия домониш тироз<sup>4</sup>  
По ба ҳалҳоли радиф орояд,  
Бар ҷабин ҳоли ҳаёл афзояд<sup>5</sup>...

<sup>1</sup> Т. Зеҳнӣ. Соҳибҳутиёрии шоир дар қофиябандӣ. «Маориф ва маданият» 1979, 9 январӣ.

<sup>2</sup> Саъб — душвор, саҳт.

<sup>3</sup> Хильват — ҷома, камарбанд ва дастор.

<sup>4</sup> Тироз — (ӣ тароз) — зинат, зевар, ороиш.

<sup>5</sup> А. Ҷомӣ. Интиҳоб аз асарҳо. Душанбе, 1956, саҳ. 62—63.

Зебуннико мазмуни шеърро — чони он ва қофияро — ҳусни вай дониста, худ дар айни замон қўшиш кардааст, ки инро бо истифодай қофияю радифи муносиб дар ғазалаш «Дар таърифи шеър» исбот намояд:

Шеър бувад ҳамчу тан, маънни ў — чони-ӯ,  
Гармии бозорро<sup>1</sup> равнақи дўкони ў...  
Файзи сухан<sup>2</sup> гавҳарест, рехта абри қарам,  
Сайқали<sup>3</sup> он мекунад ҷавҳари пинхони ў.  
Ранҷ басе дидам, то ки ба нерӯи<sup>4</sup> акл  
Пай ба сухан бурдаанд қофиясанҷони<sup>5</sup> ў.  
Гарчи сухан гавҳарест аз садафи баҳри дил,  
Баски ба дарё бувад ёфтган имкони ў.  
Равнақи гулзори фикр боди ситам бурдааст,  
Рафт ба боди фано<sup>6</sup> он сару сомони ў.

Қофия сареҳ ва ғайрисареҳ мешавад.

Шеърҳои дуқофиядорро зулқофиятайн мегӯянд. Зулқофиятайн факат хоси адабиёти форсу тоҷик набуда, дар адабиёти рус ва адабиётӣ дигар ҳалқҳо низ вучуд дорад. Классикони шеъри форсу тоҷик зулқофиятайнро хеле устодона кор фармудаанд. Барои мисол чунин байти Румиро мегирем.

Эй, ки ту аз зулм ҷоҳе меканий,  
Аз барои хеш доме метаний...

Дар ин байти «ҷоҳе» ва «доме», «меканий» ва «метаний» ҳамқофия омадаанд. Яке аз ғазалҳои Ҷомӣ саросар бо зулқофиятайн эҷод шудааст:

Эй бо лаби ту тӯтии ширинзабон забун,  
Кардӣ инсон зи панҷаи симинбарон бурун.

Лабташна меравам зи паяш, гарчи меравад  
Бар рӯям аз ду дидай пурхун аён уюн<sup>7</sup>

Гар бишқаний ба сангӣ ситам ҳуккай<sup>8</sup> дилам,  
Чуз гавҳари ниёз наёбӣ дар он дарун...

Дар ин порча «забон забун», «барон бурун», «аён уюн», «дар он дарун» дуқофия шуда омадаанд.

Ё байти зайл, ки дар он киноя аз лаби маҳбуба бо санъати зулқофиятан баён шудааст:

Лаъли сероби ту бигрифт аз майи гулранг ранг  
Кай раво бошад, агар мутриб ниҳад аз чанг чанг.

(Заҳираи Форёбӣ)

<sup>1</sup> Гармии бозор — ба маънои: талабгори зиёд пайдо кардан шеър.

<sup>2</sup> Файзи сухан — маънни сухан.

<sup>3</sup> Сайқал — чило; дар ин ҷо: ҳусни шакли шеър.

<sup>4</sup> Нерӯ — кувват, курдат, зўр, тавоной.

<sup>5</sup> Қофиясанҷон — дар ин ҷо: шоирон.

<sup>6</sup> Фано — нестӣ.

<sup>7</sup> Уюн — ҷамъи айн; дар ин ҷо: ҷашмаҳо.

<sup>8</sup> Ҳуккай — сандуқчай ҷавохирот; дар ин ҷо: қуттии ё сандуқи дил.

Мұхаммадчон Раҳимй дар баъзе бандҳои манзумай машҳури худ «Ба зиёрати доҳӣ В. И. Ленин» зулқофиятайнро хеле моҳирона ба кор бурдааст.

Турост зўри табиат — ҳаёти нав дорем,  
Турост асли ҳақиқат — начоти нав дорем,  
Турост сарҳати шафқат — бароти нав дорем,  
Турост кони саодат — нишоти нав дорем.

Турост меҳвари ғайрат — саботи нав дорем,  
Ки моеҳ одами нав, хиссиёти нав дорем...

Дар ин пора «табиат», «ҳақиқат», «шафқат», «саодат», «ғайрат» қоғияи аввал, «ҳаёти», «начоти», «бароти», «нишоти», «саботи» қоғияи сонӣ — мисраъҳои дуқофиядорро ташкил кардаанд. Таъбири «нав дорем» радиф шуда омадааст. Санъати такори сари мисраъ («Турост») ва зулқофиятайн ба ин манзума динамикаи доҳилӣ ва «кувваи азими эмоционалӣ» баҳшидаанд. Ин банди шеър, ба қавли Н. Маъсумӣ, «дар назми тоҷик яке аз беҳтарин намунаҳои санъати зулқофиятан аст»<sup>1</sup>.

**Радиф** Радиф аз решани ридиф гирифта шуда, дар «Ғиёс-ул-лугот» чунин шарҳ ёфтааст; касе ки бар як асп паси сувор нишинад... ва ба маънӣ лафзи мукаррар (такроршаванд), ки дар охири мисраъҳо ва абъёт ояд. Оддитар карда гуем: радиф дар шеър қалима ё таъбиреро гӯянд, ки дар охири мисраъҳо ё байтҳо пас аз қоғия айнан тақрор шуда мояд.

Ба олам ҳар касе бекор гардад,  
Ба ҷашми аҳли олам ҳор гардад.

(С. Айнӣ)

Аниси кунҷи танҳои китоб аст,  
Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст.

(А. Ҷомӣ)

Дар ин байтҳо қалимаҳои кор ва ҳор танҳоӣ ва доноӣ ҳам-қоғия буда, феъли «гардад» (дар байти якум) ва таркиби «ки-тоб аст» (дар байти дуюм) радиф аст.

Радиф махсуси шеъри форсу тоҷик буда, бо номи мураддаф ҳамчун санъат машҳур аст. Ҳамаи шонрони классику ҳозирзамони тоҷик радифро фаровон кор фармудаанд. Мақсади радиф танҳо таъмини оҳангӣ шеър нест. Бо ёрии он баёни хис ва ҳаяҷони шоир кувват гирифта, мазмуни байтҳо таъсирбахш мегардад. Аз ин рӯ радиф бо қоғия муносабати узвии маънӣ дорад. Мисоли равшани моҳирона истеъмол шудани қоғияю радиф дар ғазалҳои Ҳоғиз намоён аст.

Сабо, зи манзили ҷонон гузар дарег мадор,  
В-аз ў ба ошники мискин ҳабар дарег мадор.

<sup>1</sup> Н. Маъсумӣ. Асарҳои мунтакаб, ч. 1, Душанбе, 1977, саҳ. 288.

Ба шукри он ки шукуфтӣ ба коми дил, эй гул,  
Насими васл зи мурғи саҳар дареф мадор...

Харифи базми ту будам, чу моҳи нав будӣ,  
Кунун ки моҳи тамомӣ, назар дареф мадор...

Макорами ту ба оғоқ мебарад шоир,  
Аз ўазифаву зоди сафар дареф мадор.

Ци зикри хайр талаб мекунӣ, сухан ин аст:  
Ки дар баҳои сухан симу зар дареф мадор...

Губори ғам бираавад, ҳол бех шавад, Ҳофиз,  
Ту оби дида аз ин раҳгузар дареф мадор.

Дар ин ғазал «гузар», «ҳабар», «саҳар», «назар», «сафар»  
ва ғайра калимаҳои қоғиядор буда, «дареф мадор» радиф аст.

Шеърро, ки радиф надорад, **шеъри муқаффаъ** («қоғия-  
дор») меноманд. Масалан, чунин аст ғазали М. Турсунзода  
«Ба В. И. Ленин»:

Раҳ ёфтию дар шаби торик давидӣ,  
Хангоми сахар чун шафаки сурх дамидӣ,  
Дар пеши раҳат об буду санг буду кӯҳ,  
Аммо ту буридию шикастию паридӣ...

Шеъре, ки радиф дорад, **шеъри мураддаф** (радифдор) но-  
мида мешавад.

## 6. ВАЗН ВА СОХТИ ШЕЪРИ ТОЦИҚӢ

Вазн яке аз ҳусусиятҳои асосии шеър аст, ки назмро аз  
наср ё аз сухани муқаррарӣ фарқ мекунонад. Дар илми поэ-  
тика (назминосӣ) вазнро «мизони шеър» ҳам мегӯянд.

Дар назм ҳиссаҳои нутқи шеърӣ дар асоси қоидаҳои маъ-  
лум ва муқарраршудаи вазн андоза карда мешаванд. Чунон-  
ҷӣ, дар адабиёти рус вазни шеър **силлабӣ** (ҳичой) ва **силлабо-  
тоникиӣ** (заданок) мешавад. Системаи шеъргӯии силлабӣ бар  
адади ҳичоҳо асос гирифтааст. Аммо системаи шеъргӯии сил-  
лаботоникиӣ ҳам аз адади ҳичо ва ҳам аз заданокии ҳичоҳо  
иборат аст. Системаи силлаботоникиӣ дорои вазнҳои зиёди гу-  
ногун мебошад: **хорей**, **ямб**, **дактиль**, **амфибрахӣ**, **анапест** ва  
ғайра. Оҳанги шеъри силлаботоникиӣ ба воситаи вазн, дарозию  
кӯтоҳии ҳичоҳо муайян карда мешавад.

**Шеъри ҳичоӣ** Шеърҳои форсию тоҷикӣ бо ду вазн навиш-  
та мешаванд: **вазни ҳичо** ва **вазни арӯз**. Дар  
хар ду вазн ҳичо ҳамчун ченаки вазн қабул  
шудааст. Аз ин ҷиҳат гӯё дар байни онҳо фарқе нест. Вале дар  
асл онҳо аз ҳамдигар бо баъзе ҳусусиятҳои хос фарқ доранд.

Ҳар ду вазн — ҳам вазни ҳичоӣ ва ҳам вазни арӯз аз за-  
монҳон қадим дар шеъри форсию тоҷикӣ мушоҳида мешаванд;

онҳо дар шеърҳои давраи пеш аз ислом (то асри VII) ва баъд аз Осиёи Миёнаро забт кардани арабҳо низ (то асри IX) амал доштанд. Баъди асри IX шеъри ҳичой асосан хусусияти назми халқӣ шуда мемонад. Дар адабиёти китобатии форсу тоҷики асрҳои X—XI ва баъдтар, вазни арӯз таҳаввулоти ҷиддие дода, беш аз пеш такмил ва вусъат мейёбад.

Соҳти шеъри ҳичой маҳсус ба микдори ҳикъоҳо асос гирифтааст. Адади ҳикъоҳо байти якӯм бояд ба байтҳои дуюм, сеюм, чорум ва файра комилан мувофиқат кунад. Масалан, муррабаи зерини халқӣ — дар шакли ҳафтҳичой эҷод шуда, схемаи зеринро дар бар мегирад.

Рафтам роҳи дуродур,  
Овардам ниҳоли гул,  
Ин гула кучо монем,  
Дар ҳавлии Мирзогул...

Адади мисраъҳо	I	2	III	IV	V	VI	VII	Адади ҳикъоҳо
I	Раф	там	ро	ҳи	ду	ро	дур	7
2	О	вар	дам	ни	ҳо	ли	гул	7
3	Ин	гу	ла	ку	ҷо	мо	нем	7
4	Дар	ҳав	ли	и	Мир	зо	гул	7

Агар ба бандҳои муррабаи «Рустамчони ҷонона» муроҷиат кунем, вай низ айнан ба ҷунин талаби вазни ҳичои 7 ададӣ пурра ҷавоб медиҳад. Ё байти зайлро гирем, ки ҳармисрааш аз 13 ҳичо иборат аст:

Ҷон додаракам, оҳ дилу ҷон додаракам,  
Сандуқҷан сими заргарон додаракам...

Шеърҳои ҳичоӣ дар эҷодиёти ҳаттии шоирони мусоир низ хеле мақом дорад. Масалан, Бокӣ Раҳимзода як катор суруду шеърҳояшро барон бачагон бо зарбу вазни осори халқӣ оғридааст. Шеъри ў «Чашмаш ало шуд» бо қоғиябандии маснавӣ бо вазни ҳафтҳичоӣ соҳта шудааст:

Аличони боодоб,  
Гӯш ба ман дех, макун хоб!  
Буд набуд як палангӣ,  
Бо як рӯбоҳи лангӣ,  
Дар як беша ҷо доштанд,  
Бо ҳам муросо доштанд...

Ҷунин тарзи эҷоди назми дар шеърҳои барон бачагон навиштан Мирсаид Миршакар, Убайд Раҷаб, Ғаффор Мирзо ва дигарон низ дода мешавад.

Сурудҳои халқӣ, зарбулмасал, чистон ва достонҳои халқӣ бо вазни ҳичо гуфта шудаанд. Вазни сурудҳои халқӣ «Олуча гули бодом», «Мусичеки бегуноҳ» ва бисёр дигар бо мизони

санчиши як байти шеър ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар мисраъҳои 8 ҳичой баъди ҳар 4 ҳичо ист лозим меояд. Дар назминосӣ онро сукут (сезура) меноманд, ки оҳанги муайяни шеър ба вучуд меорад. Масалан, парчай зерин, ки аз шеъри ба меҳнат баҳшидаи С. Вализода аст, ҳамаи мисраъҳояш 14 ҳичой буда, дар талаффуз бо ист хонда мешавад:

Дар давраи советӣ /ганчи ҷаҳонӣ, меҳнат,  
Зеби ҳаёту баҳти/ меҳнаткашонӣ, меҳнат,  
Меҳнат, аҷаб ширинӣ/, дар дунъё беҳтаринӣ,  
Мо мебарем туро пеш/, ороми ҷонӣ, меҳнат.

**Шеъри арӯзӣ** Аруз (калимаи арабӣ) ба маънои луғавиаш аз «арз кардан» бармеояд, ба маънои истилоҳиаш ҷунин вазни шеърист, ки дар он на танҳо баробарии миқдори ҳичоҳо, балки сифати дарозӣ ва кӯтоҳи онҳо низ ҳангоми талаффузашон ба назар гирифта мешаванд. Дар вазни арӯз мисраъҳо агар бо адади ҳичоҳо (аз рӯи шумори грамматикиашон) нобаробар оянд, ҳам, меъёри талаффузашон бо баробарвазнӣ анҷом мейбанд. Масалан, дар як байти мисраъ 9 ҳичо мисраи дигар 10 ҳичо дошта бошад, дар байти дигар яке — 10, дигаре — 11 ҳичо дорад. Дар ҳолати аввалин мисраи 10 ҳичоиро васл дода кӯтоҳ карда меҳонанд ва дар ҳолати дуюм мисраи 10 ҳичоиро кашиш дода меҳонанд. Масалан:

Тавоно бувад ҳар ки доно бувад,  
Ба дониш дили пир барно бувад.

Ин байти машҳури Фирдавсӣ, ки мисраи якумаш аз рӯи шумори грамматикий 11 ва дуюмаш 10 ҳичо дорад, бо **баҳри мутакориби мусаммани маҳзӯф** (фаулун фаулун фаулун фаул V — V — V — V —) иншо шуда, бо воситай мад кашида ҳондани калимаи пир дар мисраи 2-ӯм боҳамвазнӣ садо мединад. Ҷунин талаффуз шудани калимаи пир дар байни мисраъ ду ҳичоҳо ташкил дода, баробарвазни ҳичоҳоро таъмин намудааст.

Ҳамин тавр, ин ҳусусияти аз ҷиҳати грамматикию арӯзӣ тафовут доштани ҳичоҳо ба андозаи талаффузи садонокҳо вобастааст. Дар арӯз садонокҳо ба ду гурӯҳ — ба садонокҳои дароз ва садонокҳои кӯтоҳ ҷудо мешаванд. Садонокҳои дароз аз овозҳои о, ў, и, (и-ий дароз), у (у-ий дароз) ва э, садонокҳои кӯтоҳ аз овозҳои а, и ва у иборат мебошанд. Дарозию кӯтоҳи ҳичоҳои шеъри арузӣ ба мавқеу вазифаи ҳамин садонокҳо асос ёфтааст. Масалан, агар ҳичо кушода буда (ма, ми, му), дар асоси садоноки кӯтоҳ соҳта шуда бошад, онро ҳичои кӯтоҳ меноманд. Агар ҳичо баста буда (аз, из, уз) ва ё бо садоноки дароз (мо, му, ма) соҳта шуда бошад, ҳичои дароз шуморида мешавад. Мисоли байти Соиб ба ин гувоҳӣ медиҳад:

Дасти ҳар қасро, ки мегирӣ дар ин ошӯбгоҳ,  
Бар ҷароғи зиндагӣ дасти ҳимоят мешавад.

онҳо дар шеърҳои давраи пеш аз ислом (то асри VII) ва баъд аз Осиёи Миёнаро забт кардани арабҳо низ (то асри IX) амал доштанд. Баъди асри IX шеъри ҳичой асосан хусусияти назми халқӣ шуда мемонад. Дар адабиёти китобатни форсу тоҷики асрҳои X—XI ва баъдтар, вазни арӯз таҳаввулоти чиддие дид, беш аз пеш такмил ва вусъат меёбад.

Соҳти шеъри ҳичой маҳсус ба микдори ҳичоҳо асос гирифтааст. Адади ҳичоҳо байти якӯм бояд ба байтҳои дуюм, сеюм, чорум ва ғайра комилан мувофиқат кунад. Масалан, муррабаи зерини халқӣ — дар шакли ҳафтҳичой эҷод шуда, схеман зеринро дар бар мегирад.

Рафтам роҳи дуродур,  
Овардам ниҳоли гул,  
Ин гула кучо монем,  
Дар ҳавлии Мирзогул...

Адади мисраъҳо	I	2	III	IV	V	VI	VII	Адади ҳичоҳо
1	Раф	там	ро	ҳи	ду	ро	дур	7
2	О	вар	дам	ни	ҳо	ли	гул	7
3	Ин	гу	ла	ку	ҷо	мо	нем	7
4	Дар	ҳав	ли	и	Мир	зо	гул	7

Агар ба бандҳои мураббаи «Рустамҷони ҷонона» муроҷиат кунем, вай низ айнан ба ҷунин талаби вазни ҳичои 7 ададӣ пурра ҷавоб медиҳад. Ё байти зайлро гирем, ки ҳармисрааш аз 13 ҳичо иборат аст:

Ҷон додаракам, оҳ дилу ҷон додаракам,  
Сандукҷаи сими заргарон додаракам...

Шеърҳои ҳичоӣ дар эҷодиёти ҳаттии шоирони мусоир низ хеле мақом дорад. Масалан, Бокӣ Раҳимзода як қатор суруду шеърҳояшро барои бачагон бо зарбу вазни осори халқӣ оғридааст. Шеъри ў «Чашмаш ало шуд» бо қофиянди маснавӣ бо вазни ҳафтҳичой соҳта шудааст:

Аличони боодоб,  
Гуш ба ман дех, макун хоб!  
Буд набуд як палангӣ,  
Бо як рӯбоҳи лангӣ.  
Дар як беша ҷо доштанд,  
Бо ҳам муросо доштанд...

Ҷунин тарзи эҷоди назми дар шеърҳои барои бачагон навиштан Мирсаид Миршакар, Убайд Раҷаб, Ғаффор Мирзо ва дигарон низ дида мешавад.

Сурудҳои халқӣ, зарбулмасал, чистон ва достонҳои халқӣ бо вазни ҳичо гуфта шудаанд. Вазни сурудҳои халқӣ «Олуча гули бодом», «Мусичеки бегуноҳ» ва бисёр дигар бо мизони

санчиши як байти шеър ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар мисраъҳои 8 ҳичой баъди ҳар 4 ҳичо ист лозим меояд. Дар назминоси онро **сукут** (сезура) меноманд, ки оҳанги муайяни шеъри ба вучуд меорад. Масалан, парчай зерин, ки аз шеъри ба меҳнат бахшидаи С. Вализода аст, ҳамаи мисраъҳояш 14 ҳичой буда, дар талаффуз бо ист хонда мешавад:

Дар давраи советӣ /ганчи ҷаҳонӣ, меҳнат,  
Зеби ҳаёту бахти/ меҳнаткашонӣ, меҳнат,  
Меҳнат, аҷаб ширинӣ/, дар дунъё беҳтаринӣ,  
Мо мебарем туро пеш/, ороми ҷонӣ, меҳнат.

**Шеъри арузӣ** **Аруз** (калимаи арабӣ) ба маъни луғавиаш аз «арз кардан» бармеояд, ба маъни истилоҳиаш чунин вазни шеърист, ки дар он на танҳо баробарии миқдори ҳичоҳо, балки сифати дарозӣ ва кӯтоҳии онҳо низ ҳангоми талаффузашон ба назар гирифта мешаванд. Дар вазни аруз мисраъҳо агар бо адади ҳичоҳо (аз рӯи шумори грамматикиашон) нобаробар оянд, ҳам, меъёри талаффузашон бо баробарвазнӣ анҷом мейбанд: Масалан, дар як байти мисраъ 9 ҳичо мисраи дигар 10 ҳичо дошта бошад, дар байти дигар яке — 10, дигаре — 11 ҳичо дорад. Дар ҳолати аввалин мисраи 10 ҳичоиро васл дода кӯтоҳ карда меҳонанд ва дар ҳолати дуюм мисраи 10 ҳичоиро кашиш дода меҳонанд. Масалан:

Тавоно бувад ҳар ки доно бувад,  
Ба дониш дили пир барно бувад.

Ин байти машҳури Фирдавсӣ, ки мисраи якумаш аз рӯи шумори грамматикий 11 ва дуюмаш 10 ҳичо дорад, бо **баҳри мутақориби мусаммани маҳзӯф** (фаӯлун фаӯлун фаулӯн фаӯл V — V — V — V —) иншо шуда, бо воситаи мад қашида ҳондани калимаи **пир** дар мисраи 2-ӯм боҳамвазнӣ садо мединад. Чунин талаффуз шудани калимаи **пир** дар байни мисраъ ду ҳичоро ташкил дода, баробарвазни ҳичоҳоро таъмин намудааст.

Ҳамин тавр, ин ҳусусияти аз ҷиҳати грамматикию арузӣ тафовут доштани ҳичоҳо ба андозаи талаффузи садонокҳо во-бастааст. Дар аруз садонокҳо ба ду гурӯҳ — ба садонокҳои дароз ва садонокҳои кӯтоҳ ҷудо мешаванд. Садонокҳои дароз аз овозҳои **о, у, и, (и-и) дароз**, **у (у-и) дароз** ва **э**, садонокҳои кӯтоҳ аз овозҳои **а, и** ва **у** иборат мебошанд. Дарозию кӯтоҳии ҳичоҳои шеъри арузӣ ба мавқеу вазифаи ҳамин садонокҳо асос ёфтааст. Масалан, агар ҳичо кушода буда (**ма, ми, му**), дар асоси садоноки кӯтоҳ соҳта шуда бошад, онро **ҳичои кӯтоҳ** меноманд. Агар ҳичо баста буда (**аз, из, уз**) ва ё бо садоноки дароз (**мо, мӯ, ма**) соҳта шуда бошад, **ҳичои дароз** шуморида мешавад. Мисоли байти Соиб ба ин гувоҳӣ медиҳад:

Дасти ҳар қасро, ки мегирӣ дар ин ошӯбгоҳ,  
Бар ҷароғи зиндагӣ дасти ҳимоят мешавад.

Инак, тақтей ин байт ба вазни фоилотун — фоилотун — фонлотун — фоилон омадааст:

Дас - ти - хар - кас - // ро - ки - ме - ги // ри - да - рин - о // шү - б - гох  
— V — — // — V — — — // — V — — — // — V —

Бар - ча - ро - фи - // зин - да - ги - дас // ти - хи - мо - ят //  
— V — — // — V — — — // — V — — — //  
ме - ша - вад.  
— V —

Дар ин чо ҳичоҳои кутоҳ, ки бо аломати (V) ишора шудаанд, аз ҳичоҳои күшода иборат буда, бо садонокҳои кутоҳ соҳта шудаанд. Дар калимаи ошӯбгоҳ ду ҳодисаи ба арӯз хос ба назар мерасад: 1) ҳичои шӯб аз рӯи қоидан грамматика як ҳичо бошад ҳам, vale ба сабаби бо садоноки дарози ў соҳта шудану аз ду тараф ҳамсадо доштанаш бокашиш талаффуз гардида, якуним ҳичоро ташкил медиҳад; 2) ҳичои «гоҳ» низ мисли «шӯб» якунимҳичой аст, vale дар охири мисраъ мавқеъ дорад. Якунимҳичоҳо дар мобайни мисраъ, ки омаданд (ба мисли «шӯб») — ду ҳичо, яъне як ҳичои дарозу як ҳичои кутоҳро ташкил дода, бо аломатҳои (—V) ифода мешаванд. Агар якунимҳичоҳо дар охири мисраъ оянд (ба мисли «гоҳ») — як ҳичо шуморида шуда, бо аломати **тильда** (~) қайд мегарданд, ки он ба ҳукми аз як ҳичо дарозтар далолат мекунад.

Ҳамин тавр, ҳичоҳои аруй аз ҳичоҳои грамматикий фарқ карда, асосан ба се қисмат тақсим мешаванд: 1) ҳичои кутоҳ; 2) ҳичои дароз ва 3) якунимҳичоӣ.

Дар аруэшиносӣ, чунон ки дар боло таъкид ёфт, ҳангоми тақтей шеър (ба ҳичоҳо чудо кардани мисраъҳо) вафовути байнин ҳичоҳо ба тариқи зайл ишора мейбад: ҳичои дароз (—); ҳичои кутоҳ (V); якунимҳичо (~).

Бояд дар хотир дошт, ки ҳичоҳои кутоҳ вобаста ба мавқеен талаффуз баъзан ба ҳичоҳои дарози аруй табдил мейбанд. Яъне, ҳангоми бо зада талаффуз шуданашон бо вучуди шаклан кутоҳ будан кашишнок ифода гардида, дар тақтеб ҳичои дароз шуморида мешаванд.

Ва - тан - бо // ра - хи - ту // за - мон - ме // ра - вад  
V — — // V — — N V — — // V —  
за - мо - сӯ // ий - бах - ти // ча - ҳон - ме // ра - вад  
V — — // V — — // V — — // V —  
зи - дил - иш // қи - по - кат // чӣ - сон - ме - // ра - вад  
V — — // V — — // V — — // V —  
Ба - ши - ро // ма - дас - тон // ба - ҷон - ме // ра - вад  
V — — // V — — // V — — // V —

Вазни ин шеър бо вазни **мутақориби мусамманн маҳзуф** омада, дар ҳар мисран он рукни **фаӯлун** (V— —) се бор дар шакли солим (V— —) ва як бор дар шакли маҳфуз **фаъул** (V—) тар-

киб ёфтааст. Ҳодисай мазкур, яъне вобаста ба мавқеи зада бокалиш хондани ҳичои кутоҳ дар ин порча дар тақтеи синтагмаи ра-хи-ту (V— —) мушоҳида мешавад. Зоро ҳичоҳои (-хи-ту) шаклан кутоҳ бошанд ҳам, вале бо ду сабаб ин ҷо ҳичоҳои дарозро ташкил кардаанд: 1) баъди талаффузи «-хи» (ра-хи) ист карда мешавад, ки ин холат боиси дарозии ин ҳичо мегардад; 2) калима-ҳичои «ту» бо сабаби дар охирин синтагма («бо раҳи ту») омаданаш задаи шеъриро металабад ва ба ин сабаб қашишнок, яъне бафосила талаффуз мешавад.

Қашиш дода ва ё кутоҳ карда хондани шеър дар вазни аруз имола ва заҳф ном гирифтааст. Имола ва заҳф зиёдӣ ё камии як ё ду ҳарф (ҳичо)-ро дар байт дар назар дорад. Ин, албатта, нуқсони шеър (сакта) буда, дар ашъори шоирони гузаштаю ҳозира бисёр дучор меояд. Дар илми шеършиносӣ, ки мағҳуми сактаҳои малеху қабех дар амал аст, онҳо дар баъзе маврид раво ва ҷоиз дониста шудаанд. Дар ин ҳусус поёнтар дар боби «зиҳоф» батафсил сухан меравад.

Арӯз дорои коидаҳои маҳсус буда, дар он вазнҳои гуногӯи аз сад зиёд аст. Арӯз дар асоси вазнҳои ҳичой ба миён омада бошад ҳам, дар рафти инкишофаши дигаргуниҳо пайдо кардааст. Мо ҳоло мисолеро аз шеъре, ки баробарҳиҷою ҳамвазн аст, тақтез мекунем. Тартиб ва миқдори ҳичоҳои дарозу кутоҳи ҳамаи мисраҳо дар шеъри зерини А. Лоҳутӣ ба тартиб ва миқдори ҳичоҳои дарозу кутоҳи мисраи аввали он баробар омада, дар асоси ҳамон танзиму тартиб дар байтҳо тақрор шудан мегиранд.

Чунончӣ:

Нашуд як лаҳза аз ёдат ҷудо дил.  
Зихӣ дил оғарин дил марҳабо дил.

(Лоҳутӣ)

Дар ин байт ба ғайр аз шумори ҳичоҳо дар ҳар мисраъ, ки 11-то аст, аз ҷуҳати дарозию кутоҳӣ низ мувофиқати комил доранд.

V— — — V— — — V— —  
V— — — V— — — V— —

Ин вазн дар баҳри ҳазачи мусаддаси маҳзуф ба рукни мафойлун, мафойлун, фаўлун омадааст.

Барои ба тартиб овардани кутоҳӣ ва дарозии ҳичоҳои мисравӣ байт парчаҳои тараннумӣ мадад мерасонанд. Ҳар қадомни парчаи тараннумӣ бо воситаи аломати (//) ҷудо шуда ва ин ҷудошавии мисраҳо тақтез номида мешавад. Масалан:

На - шуд - як - лаҳ // за - аз - ё - дат // ҷу - до - дил  
V — — — // V — — — // V — —  
Зи - ҳӣ - дил - о // фа - рин - дил - мар // ҳа - бо - дил  
V — — — // V — — — // V — —

Порчаҳои тараннумй дар мисраъ рукиро ташкил медиҳанд ва дар илми назмшиносии форсӯ тоҷик бо ҳамин ном ё бо мағҳуми ҷамъи калимаи руки — аркон маъмуланд.

**Руки** — поя (дар назмшиносии русӣ «стопа») Руки арӯз воҳиди вазни арӯз аст, ки ҳамчун ченаки санчиши шеъри арӯзиён таъян шудааст. Масалан: мафойлун (V— — —) руки ё парчан тараннумй аст. Руки ё «аркони арӯз»-ро афоилу тафоил ҳам меноманд. Рукиҳо ду навъанд: рукиҳои солим ва рукиҳои ғайри солим (музоҳаф), ки аз рукиҳои солим гирифта шудаанд. Рукиҳои солими шеъри арӯзӣ 10 хел мебошанд:

### Схемаи рукиҳо

1. Фаўлун	. . . . .	V— —
2. Фоилун	. . . . .	—V—
3. Файлун	. . . . .	VV—
4. Мафъӯлун	. . . . .	— — —
5. Мафойлун	. . . . .	V— — —
6. Фоилотун	. . . . .	—V— —
7. Мустафъилун	. . . . .	— —V—
8. Мафъӯлоту	. . . . .	— — — V
9. Мафойлатун	. . . . .	V—VV—
10. Мутафоилун	. . . . .	VV—V—

### Номи рукиҳо

Вале шаштои ин рукиҳо барои назми форсӯ тоҷик махсус мебошанд: мафойлун, фоилотун, мустафъилун, фаўлун, фоилун ва мафъӯлоту. Ин калимаҳо аз решани калиман арабии «фаала» (кор кардан) соҳта шуда, ҳамчун руки ҳар яки онҳо соҳиби ҳичоҳон дароз ва кӯтоҳ, ҳичоҳон баста ва кӯшода мебошанд. Такрори як ё ҷандтои ҳамин рукиҳо барои муайян кардани вазни шеъри арӯзӣ ҳизмат менамоянд. Масалан, байти зерин бо 8 бор такрор шудани мафойлун эҷод шудааст:

Агар дар ин байт рост омадани ҳичоҳон дарозу кӯтоҳ ва ба парчаҳои тараннумий чудо шудани онро дидо бароем, дар ҳар мисраъ ҷортой руки мафойлун меояд:

А-гар-он-тур//ки-ше-ро-зӣ//ба-даст-о-рад//ди-ли-мо-ро  
Ма - фо - ӣ - лун // ма - фо - ӣ - лун // ма - фо - ӣ - лун //

V — — — // V — — — // V — — — //  
 ма - фо - ӣ - лун  
 V — — —

Дар мисран дуюми байт низ ҳамин тарик рукиҳо таксим шуда, ҳар қадоми ин руки ё ҷузъ аз як ҳичон кутоҳу се дароз иборат аст. Ин вазнро дар баҳри ҳазаҷ ҳазаҷи мусаммани солим мегӯянд. Зоро ки руки асосии он — мафойлун (V— — —) бетагӣир ҳашт бор дар як байт омадааст.

Баъзан, байтҳон шеъри арӯзӣ аз рукиҳои гуногун эҷод мешавад. Дар ин ҳолат, ҳар як мисран байт аз афоилҳон ҳаркела таркиб ёфта, баҳри ғайри солим ба шумор меравад.

рхой арӯз

Вазни арӯз аз чиҳати андозаи худ ба 19 гурухи асосӣ чудо мешавад, ки ҳар кадоми он гурӯҳро баҳр меноманд. **Баҳр** хурдтарин ҳис-  
и рукни шеъри арӯзӣ, мизони шеър дониста шудааст, ки он  
чиҳати соҳти ҳиҷоҳои дарозу кӯтоҳи худ ба навъҳои муайян  
сим мешавад. Баҳрои маъмултарини шеъри тоҷикию фор-  
инҳоянд:

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| 1. Ҳазаҷ      | 8. Мушокил.         |
| 2. Рамал.     | 9. Фариб (ё ҷадид). |
| 3. Раҷаҷ.     | 10. Ҳафиф.          |
| 4. Мутақориб. | 11. Мұчтасс.        |
| 5. Мутадорик. | 12. Сареъ.          |
| 6. Қариб      | 13. Мунсаҳех.       |
| 7. Музореъ.   | 14. Мұқтазаб.       |

Номи ҳар яки ин баҳро, ки аз арабӣ гирифта шудааст,  
нои луғавии муайян дорад: **Ҳазаҷ** — тараннуми дилкушо,  
уди форам, **рамал** — давидан, **раҷаҷ** — изтироб ва суръат,  
**такориб** — наzdикшаванда, **мутадорик** — дарьёфтан, **музоз** —  
монанд, **мұчтасс** (ичтос) — аз бех баркандан, **мұқтазаб** —  
идан, **мушокил** — ҳамшаклӣ (бо баҳри қариб) ва ғайра.  
или (рукнҳои) аслии ин баҳро ба тариқи зерин аст:

Ҳазаҷ:

Мафойлун//мафойлун//мафойлун//мафойлун  
V— — — // V— — — // V— — — // V— — —

Рамал:

Фоилотун//фоилотун//фоилотун//фоилотун  
—V— — // —V— — // —V— — // —V— —

Раҷаҷ:

Мустафъилун//мустафъилун//мустафъилун//мустафъилун  
—V— // —V— // —V— // —V—

Мутақориб:

Фаўлун//фаўлун//фаўлун//фаўлун  
V— — — // V— — — // V— — — // V— —

Мутадорик:

Фоилун//фоилун//фоилун//фоилун  
—V— // —V— // —V— // —V—

Қариб:

Мафойлун//мафойлун//фоилотун  
V— — — // V— — — // —V— —

Музореъ:

Мафойлун//фоилотун//мафойлун//фоилотун  
V— — — //—V— — /V— — — //—V—

8. Мушокил:

Фоилотун//мафойлун//мафойлун  
—V— — //V— — — //V— — —

9. Фарыб (ē өадид):

Фоилотун//фоилотун//мустафъилун  
—V— — //—V— — — //—V—

10. Хафиф:

Фоилотун//мустафъилун//фоилотун//мустафъилун  
—V— — //—V— //—V— — //—V—

11. Мұчтас:

Мустафъилун//фоилотун//мустафъилун//фоилотун  
—V— //—V— — //—V— //—V—

12. Сареъ:

Мустафъилун//мустафъилун//мафъұлоту  
—V— //—V— //—V—

13. Мұнсаареҳ:

Мустафъилун//мафъұлоту//мустафъилун//мафъұлоту  
—V— //—V— //—V— //—V—

14. Мұктазаб:

Мафъұлоту//мустафъилун//мафъұлоту//мустафъилун  
—V— //—V— //—V— //—V—

Файл аз ин баҳрҳо боз панц баҳри дигар ҳаст, ки ононро «баҳрҳои панғонаи махсуси араб» меноманд. Дар назми форсу точик ин баҳрҳо чандон истеъмол надоранд. Масалан: баҳрҳои тавил, мадид, басит, воғир ва комил.

**Баҳрҳои солим ва** Баҳрҳои аруз, чи нав ки боло кайд шуд, солим ва гайри солим мешаванд. Панц баҳри фаръӣ солим инҳоянд: ҳазач, рамал, раҷаз, мутакориб ва мутадорик. Руқнҳои шеърӣ, ки на аз руи мисраъ, балки аз руи байт ба ҳисоб гирифта мешаванд, номҳои мусамман (ҳаштгона), мусаддас (шашгона) ва мураббаъ (чоргона)-ро гирифтаанд. Яъне, ба ҳар мисраи шеър 4, 3 ва 2 ағойл рост меояд. Масалан, бо ҳазачи мусамманни солим байт ба вазни зайл эҷод мешавад:

Мафойлун мафойлун мафойлун мафойлун  
Мафойлун мафойлун мафойлун мафойлун  
V— — — //V— — — //V— — — //V— — —

Ҳазачи мусаддаси солим аз шаш руқн сохта мешавад:

Мафойлун мафойлун мафойлун  
Мафойлун мафойлун мафойлун  
V— — — // V— — — // V— — —

Ҳазачи мураббаи солим, ки чор руки дорад, ин тарик ст;

Мафойлун Мафойлун  
Мафойлун Мафойлун  
V— — — // V— — —

Ба ғайр аз 5 баҳри солим, ки соҳиби вазнҳои аслианд, 9 баҳри дигар (аз 14 баҳри маъмул) бо тағйироти рукиҳои аслӣ соҳта мешаванд. Баҳрои қариб, музореъ, мушоқил, ғариф (чадид), ҳафиғ, мұchtасс, сареъ, мұnsарех, мұқтазаб вазнҳои солим надоранд ва ҳамаи онҳо аз вазнҳои фаръӣ таркиб ёftаанд. Вазнҳоеро, ки бомадади рукиҳои соҳта пайдо мешаванд, баҳрои фаръӣ меноманд. Чунончӣ, соҳти яке аз рукиҳои музореи мусамман:

Мафъӯлу фоилотун мафъӯлу фоилон  
— — V // — V — — // — — V // — V —

чунин ном гирифтааст: музореи мусаммани ахраби мақсур ва монанди инҳо.

**Зиҳоф** (калимаи арабист) ба маънои луғавиаш нарасидани тир ба нишон ё аз асл дур шудан аст. Дар назминосӣ ин истилоҳ ба шакли ҷамъаш азоҳиф ё зиҳофот маъмул буда, тағйироти ағилҳои (рукиҳои) баҳрои арӯзро дар назар дорад. Дигаргуншавии рукиҳо (зиҳоф) чи дар назария ва чи дар амалияи арӯз раво ҳисоб ёftааст. Тағйироти рукиҳо дар ҳамаи 14 баҳри арӯзи аҷам (форсу тоҷик), яъне ҳам дар баҳри солим мушоҳида мешавад. Ба воситаи амалиёти гуногуни зиҳофот то 90 рукиҳои гуногун ҳосил мешаванд. Классикони форсу тоҷик баҳрои арӯзро хеле нуктасанҷона кор карда баромадаанд.

Дар баҳрои солим, аз рукини аслии «фоилотун» (—V—) ду ҳарфи оҳирини «үн» партофта шавад, «фоилот» боқӣ мемонад, ба ҷои ҳарфи «т», ки ҳарфи «н» гузошта шуд, «фоilon» (—V—) ҳосил мешавад. Аз «мафъӯlotу» (— — — V) ҳарфи оҳирини «у» партофта шавад, «мафъӯlot» (—V—) мемонад. Ба чунин зиҳоф номи мақсур (аз решайи калимаи арабӣ «қаср») дода шудааст, ки маънии «кӯтоҳ кардан» дорад. Баъзан тағийирот бо иловани ҳарфҳо қайд гардидааст. Масалан, ба рукини «мустафъилун» (— — V —) як ҳичо «от» ҳамроҳ кунем «мустафъилотун» (— — V — —) ҳосил шуда, як вазн зиёд мегардад. Ба «мутафоилун» ҳичои «ат» илова грداد «мутафоилатун» мешавад. Чунин ағзудани як ҳичои дароз дар илми арӯз мурофат ном дорад. Йи зиҳоф асосан дар баҳри комил ва раҷауз истеъмол мешавад.

Зихофҳо мувофиқи хусусиятҳои тафийрпазириашон бо номҳои максур, маҳбун, маҳзуф, маҷбуб, аҳтам, макбуз, ахраб, макфуф, машкул, мусаббағ, матвӣ, мақтӯъ, манхур, маҳзуфи маҳбун ва ғайра мътлуманд. Ҳамин тарик, баҳрҳои солиму ғайри солим аз 8 то 13 ва аз он зиёд ҳам зихоф доранд. Барои мисол схемаи зихофи яке аз баҳрҳоро дар ин ҷо меоварем.

## 1. Баҳри ҳазаҷ ва зихофҳои он

№№	Номи зихоф	Хонда мешавад	Схемаи рукиҳо
1.	Мусаббағ	Мафойлон	V — — ~
2.	Макфуф	Мафойлу	V — — V
3.	Макбуз	Мафоилун	V — V —
4.	Ахраб	Мафъўлу	— — V
5.	Маҳзуф	Фаўлун	V — —
6.	Максур	Фаўлон	V — ~

ва ғайра

Ҳамин тавр, аз рукини ҳазаҷ, ки афоили аслии он мафойлун ( $V — —$ ) аст, 12 зихоф ба вучуд омада ва ҳар яки он номи муайян дорад: мусаббағ, макфуф, макбуз, ахраб, маҳзуф, максур ва ғайра. Вале вакто ки тафийроти афоилҳо бо якчанд рукиҳои ғайри солим таркиб меёбад, номи онҳо ҳам мувофиқи он мураккабтар мегардад. Масалан:

**Ҳазаҷи мусаммани мақбузи макфуфи маҳсур:**

Мафоилун мафойлу мафоилун мафойл  
 $V — V — / V — — V / V — V — // V — ~$

**Ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф:**

Мафъўлу мафоилун фаўлун  
 $— — V / V — V — // V — —$

**Ҳазаҷи мураббаъи ахраб:**

Мафъўлу мафойлун  
 $— — V / V — — —$

Ба ҳамин тарик, дар баҳри рамал, ки афоили он фоилотун ( $— V — —$ ) аст, низ якчанд зихоф ташкил меёбад: **мусаббағ** (фоилотон  $— V — ~$ ), **макфуф** (фоилоту  $— V — V$ ), **машкул** (фоилоту  $V V — V$ ), **маҳзуф** (фоилун  $— V —$ ), **максур** (фоилон  $— V ~$ ), **маҳбун** (фоилотун  $V V — —$ ).

**Баҳри раҷаз** (мустафъилун  $— V —$ ) зихофҳои матвӣ (муфтайлун  $— V V —$ ), маҳбун (мафоилун  $V — V —$ ), мақтӯъ (мафъўлун  $— — —$ ) ва ғайра дорад.

**Баҳри мутақориб** (фаӯлун V— —) зиҳофҳои маҳзуф (фаал V—), мақрур (фаӯл V~) ва дигарҳо дорад.

**Баҳри музореъ**, ки аз руқнҳои мағойлун (V— — —), фоилотун (—V— —) иборат буда, дар як байт ин ҳар ду чаҳор бор тақрор мешавад, чунин зиҳофҳо дорад: аз мағойлун зиҳофҳои **аҳраб** (мағъӯлу — — V) ва **макфуф** (меғойлу V— — V) ва аз фоилотун зиҳофи **макфуф** (фоилоту — V— V), **мақсур** (фоилот — V~), **маҳзуф** (фоилун — V—) таркиб меёбанд.

**Баҳри мунсареҳ** ки аз чаҳор бор тақрор шудани «мустафъилун» (— — V —), «мағъӯлоту» — — — V дар як байт иборат аст, дар зиҳофи мустафъилун зиҳофи **матвӣ** (муфтаилун — VV—) ва дар зиҳофи мағъӯлоту зиҳофи **матвӣ** (фоилоту — V— V), **маҷдӯъ** (фоъ ~) ва **манхур** (фаъ —) дорад.

Дар баҳри **хафиф**, ки аз тақрори руқнҳои «фоилотун» (— V — —) ва «мустафъилун» (— — V —) байт ташкил меёбад, зиҳофҳои гуногун дида мешавад. Зиҳофи фоилотун **маҳбуни мақсур** (фоилон VV~), **маҳбуни маҳзуф** (фаилун VV—), зиҳофи мустафъилун **маҳбун** (мафоилун V— V—) мебошад ва монанди инҳо.

### III. ҚАNUНИЯТИ ИНКИШОФИ АДАБИЁТ

#### 1. МАФХУМИ РАВАНДИ АДАБИ ВА АНЬАНАЮ НАВОВАРИ

**Раванди адабӣ** Раванд (процесс) ба мафхуми луғавиаш, ҷаравӣ, рафтӯ равиши инкишофи ягон воеаю ҳодиса ё ивази паёпай ягон вазъияту ҳолат мебошад. Ба мафхуми истилоҳиаш аксар баистеъмоли раванди эҷодиёти бадӣ — процесси табаддулоти мазмуни ҳаёт ба мазмуни бадӣ мебошад. Зоро ҳаёт дар адабиёти бадӣ ба шакли инъикос шуда мепардозад. Ба қавли К. Паустовский, процесси эҷодӣ дар маҷрои таровишаш «сифатҳои нав пайдо карда, мураккабу ғани мегардад».

Раванди адабии эҷодӣ мазмуну моҳияти санъату адабиётрошкӣ намуда, мақсаду нияти онро ифода мекунад. Мазмуну моҳияти адабиёт, ки дар зимињаи воеяни зиндагист, сарчашмаи ҳаракати адабӣ дониста шудааст.

Ҳар як давр соҳиби як ҳудуди таърихист — ҳоҳ вай ба замони пеш аз Революции Октябрь ва ҳоҳ байди он мансуб бошад. Барои мисол агар дур нарафта, процессои адабии давраҳои эҳё (асрҳои 15-16) ва маорифпарвариро (асрҳои 17-18) дар Аврупою Россия гирем, ё ба давраҳои адабиёти хунармандӣ (асрҳои 16-18) ва маорифпарварии (асри 19 ва ибтидои асри 20) тоҷик муроҷиат намоем, қаробати баязе хислатҳои процесси адабии давраҳои мазкур бо ҳусусиятҳои хосаш равшан ҳис мешавад.

Бояд гуфт, ки раванди адабии ҳар як даҳсолаи байди Революции Октябрь дар с. ИЧШС бо тараққии беназиру аҳамияти ҷаҳониаш, бо таъсиру нуфузаш ба оламиён ва ба маданияту адабиёти қитъаҳо фазилати беҳамто дорад. Ин ба сабаби барҳам ҳурдани истисмор ва зиддиятҳои синӣ, дар айни замон муҳаёв шудани шароитҳои баробарию бародарӣ ва дӯстии муносибати интернационалии байни ҳалқу миллатҳои с. Иттифоқи Советӣ имконпазир гардид. Ба қавли К. Маркс, барои нашъунаоми санъату адабиёт ҳамон замини иҷтимоӣ мусоид аст, ки вай, ташаккулу боигарии моҳияти ҳақиқии инсониро

таъмин карда метавонад. Дар он чо, ки санъату адабиёт, осори бадеъ аз ҷашмаи ҳаёти оммаҳои халқ об ҳурда, қувваи маънавий-эстетикии санъаткор сарфи манфиати муздурон гардид, нумӯю нерӯи процесси адабӣ шубҳанопазир аст.

Вале ҳар як марҳалаи таърих такрор нашавандаст. Афкору эҳсоси одамоне, ки дар ин ё он марҳала ба як шаклу мазмуни муайян ташаккул ёфтааст, дар марҳалаи дигар айнан такрор намегардад. Ин ба мисли давраҳои бачагию наврасӣ ва ҷавонии инсон аст, ки дар ҳар гардиши айём завқу ҳаваси одами барои ранг сурат мегирад. Бинобар ин боигарии моҳияти ҳақиқии инсон, ки Маркс гуфтааст, ҳаминро мадди назар дорад: ба чӣ андоза мардум ҳамаи сарвати маънавии дар зарфи асрҳо ғуншуда ва дар асаарҳои бузурги санъат ҷамъбасти бадеъ ёфтари бевосита азҳуд кардаанд.

Лихозо, ҳар як қадаме дар ҳаракати пешравии адабиёти ҷаҳон боиси вусъат ёфтган ва амиқ гардидани нумӯи манзараҳои олам аст, ки бо сехру сухан ба қалам меояд. Санъати реализми сотсиалистӣ — ифодаи бадеии комилтариину тавонотариин ҷаҳони пешқадам буда, сотсиализм чун мақсади наҷиби башарият дар перспективаи революционии коммунизм нишон додани ҳаётро металабад.

Проблемаи қаҳрамони мусбат, ки дар адабиёти реализми сотсиалистӣ ба тарзи нави бадеъ ҳалли ҳудро ёфт, фаъолияти шууронаи санъату адабиётро дар тарбияи шахс, дар ташаккули олами рӯҳии инсон ҳеле баланд бардошт. Ҳамаи мо дидо истодаем, ки,— гуфта шудааст дар яке аз Пленумҳои ҲКИШ — ба андозаи баланд шудани савияи маданияти халқ таъсири санъат ба ақлу дили мардум пурзӯр мешавад. Бо ҳамин имконияти даҳолати фаъолонаи вай ба ҳаёти ҷамъият меафзояд. Аз ин рӯ масъулияти ҳодимони санъат барои он, ки яроқи тавонони дасташон ба кори халқ, ба кори коммунизм хизмат мекунад, ҳеле зиёд мешавад.

Адабиёти нави советӣ аз мабдаи пайдоиши худ ба таълимоти марксизм-ленинӣ оид ба мероси маданий истипод дошта, таърихи нави зиндагӣ ва санъату адабиётро чун як даврони навбунёд ва имтизоҷ (синтез) ба назари эътибор гирифт. Ин буд, ки омезиши намунаҳои бехтарини осори классикону мусоидон омезиши давраҳои гуногуни таърих, синтези воқеаҳо, ба ҳам гудохтани санадҳои гузаштаю ҳозира дар кӯшиши санъаткорони советӣ ба як тамоюли инкишофи процесси адабиёти советӣ ба миён омад. Ҳамаи адабиёти сермиллати Ватан дар ин рӯҳ саҳми арзанда гузошта, боиси равнаку ривоҷи адабиёти ягонаи бо шаъну шукӯҳи советӣ гардиданд.

Таърихият, «робитай замон», алоқаи наслҳо — мазмуни асосни адабиёти халқҳои СССР шуда, унсури шеърияти онро ташкил доданд. Давраҳои гуногуни ҳаёти халқи советӣ — давраи панҷсолаҳои аввалини социалистӣ, давраи ҷонги Бузурги Ватанӣ, давраи осоишта — аз соли 1945 инҷониб, марҳала ба мар-

ҳала ҷавонони эҷодкорро тарбия карда ба камол расониданд, ки намояндагони ҳар яки ин насл кору кирдор, рафттору атвор ва вазифаю ҳуҷармандии кӯҳансолонро бо сарбаландӣ ва масъулиятшиносӣ давому инкишоф дода, сазовори тақдиру таҳнияти ҳалқу ватан гардиданд.

Аз ин чост, ки образҳои баркамол на танҳо дар саҳифаҳои осори классикони адабиёти советӣ М. Шолохов, Л. Леонов, А. Твардовский, Н. Тихонов, Н. Островский, К. Симонов, С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, Р. Ғамзатов, Э. Межелайтис, Ч. Айтматов, Д. Қуғулътинов, М. Қарим, М. Миршакар, Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода ва баъзе дигарон мушоҳида мешаванд. Образҳои тоза ба тозаи ҷавонони боғайрату соҳибчадали замони ҳозира пурҷӯшу ҳурӯш, замони электроникаю кибернетика ва космонавтика, замони азҳудкунни бонгариҳои беинтиҳои зеризамини Сибирь, ноҳияҳои Файрисиёҳзамин, Бешкент, иншоотҳои азими мамлакат — БАМ, «Атоммаш», КАМАЗ, комплексҳои минтақавию истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ — ГЭС-ҳои Нораку Роғун, Бойғозӣ ва дигарҳо дар шеъру достонҳо, очерку ҳикоятҳо ва повесту романҳои Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Юрий Рытхеу, Олжас Сулеймонов, Зулфия, Чингиз Айтматов, Мӯъмин Қаноат, Лоик Кутбӣ Қиром, Гулруҳсор Сафиева, Аскар Ҳаким, Убайд Раҷаб, Гулназар, Ашур Сафар, Фазлиддин Муҳаммадиев, Юсуфҷон Ақобиров, Муҳиддин Ҳоҷаев, Мехмон Баҳти, Сорбон, Саттор Турсун, Қӯҳзод, Бобо Насриддинов, Абдуҳамид Самадов, Мутиулло Начмииддинов ва як зумра қаламкашони ҷавонтар тасвири ҳаққонӣ меёбанд.

Сарчашмаи ҳаракату равнақи раванди адабӣ дар алоқаи мураккаби байни якдигарии адабиёту воқеяят, санъату ҳақиқат маскан гирифтааст. Шаклҳои мухталифи рӯзгор ва пахлухои рангини ҳаёт — гузаштаю ҳозира ва оянда доимо ҷашмдошти ҳар як санъаткор аст. Меъёру мизони маънавиёт ва ҳусниёти ҳар як образро рафтари часурона ва амалиёти қаҳрамононаи ў баҳри бурдубори умум, баҳри татбику тасдиқӣ идеалҳои сотсиалистӣ ва ватандустӣ муайян менамояд.

Дар замони пурмавҷу пурталотуми ҳозира, ки суръати тези ба қуллаҳои баланди револютсияи илму техника (РИТ) ва азҳудкунни комп'ютерҳо<sup>1</sup> расидан ҷараён дорад, ҷандалае дарроҳи бозсозӣ, бунёди сотсиализми раиятпарвару демократӣ ба таври ҷиддӣ авҷ мегирад. Вазифаҳои наву тозае барои инқилоби нави ҳаёти ҷамъияти ба миён меояд. Ин ҳама аз санъаткорон навкориро металабад. Эҷоди образи қаҳрамони мусбат боз ҳам мураккаб мегардад. Ин образ бояд бо тамоми сӯзиши дил, бо камоли завқи одамдустӣ ва накӯкорӣ нисбат ба бедолатиҳо оштинопазир бошад, ҳамчӯн гражданини фаъолу ташаббускор иштироқҷии навсозиҳои ҷаҳон бошад.

<sup>1</sup> Комп'ютер — машинаи электронии хисоббарорӣ.

Ин талабу тақозои замон ба мақсаде тавсия шудааст, ки санъату адабиёт ҳамчун шакли шуури чамъиятӣ дар задухӯрдхон ғояйӣ иштироки бевосита доранд. Ҳозир ки адабиёти иртиҷоӣ бо сардории мафкурабардорони ноустувору саҳлнагори ҷаҳон ва дохили мамлакатамон ба воситай машинаи ташвиқоту тарғиботи худ бар зидди коммунизм изтиробе ба миён оварда, бо муғамбирию қаззобӣ фикру зикри мардуми авомро ба ҷарайни ҷанги зидди сотсиализм равона соҳтанианд, роли адабиёти совети дар муборизаи идеологӣ боз ҳам ҷиддӣ ва ҳамлаовар ҳоҳад шуд.

Баъзе нависандагони мактабу равияҳои адабиёти буржуазӣ якҷо бо як идда «советишиносҳо»-и бевичдон ба ғояҳои иртиҷоию динӣ, ирқпаратӣ ва ғояҳои зидди одобу одамият хизмат расонида, дар кӯшиши беэътибор кардани адабиёти реализми сотсиалистӣ ва принципҳои асосии эҷодии онанд.

«Адабиёти реализми сотсиалистӣ принципҳои озодии ҳалқҳоро аз ситами иҷтимоию миллӣ ҳифз карда, идеяҳои сулҳ, инсонпарварӣ ва прогресси ҷамъиятиро мудофиа намуда, ташаккулу тараққиёти ҷараёнҳои пешқадамро дар адабиёти ҷаҳон маҳсусан дар маданияти бадеии мамлакатҳои тараққиунанда дастгирӣ мекунад. Таҷрибаи эҷодии адабиёти реализми сотсиалистӣ барои нависандагони пешқадами дунё, адабиётҳои ҷавони мамлакатҳои тараққиунанда, ки ҷӯёи роҳҳои идроқи бадени воқеянятанд, таҷрибаи пуркиммат аст»<sup>1</sup>.

Ба ҳамин тарик, раванди эҷодиёти бадей мураккаб аст. Дар он на факат тафаккури инсон, балки ҳамаи қобилияти рӯҳии ӯ иштирок мекунад. Вазифаи ҷаҳонбинии санъаткор дар процесси эҷодиёти бадей аввалию азалист. Зеро дар осори санъату адабиёт тарафҳои гуногуни оламу одаминосии эҷодкор, яъне назари маънавӣ, сиёсӣ, динӣ ё атеистӣ ва фалсафии ӯ ҳамвора бо диди эстетикиаш ифода мегардад.

Роли ҷаҳонбинӣ дар эҷодиёти бадей дар замони ҳозира, ки муковимати ду системаи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва муборизаи идеологии пуршиддат давом дорад, хеле баланд аст; санъаткорон ҳоло бояд «ба шакли соддаю фахмо ва боэъти модона ба ҳалқҳои тамоми олам ҳақиқати соҳти сотсиалистӣ, афзалияти он, сиёсати сулҳпарваронаи мамлакати моро ба онҳо расонанд»<sup>2</sup>. Дар ин вазъияти санчиши азими вичдон, суханвар наметавонад ба саволе, ки М. Горький дар солҳои сӣ дар муроҷиати худ ба эҷодкорони дунёи мутаракқӣ гузошта гуфта буд: «Шумо, устодони маданият, бо кӣ шарик ҳастед?», ҷавоб нагӯяд.

Ҳамин тавр, назари эстетикий ба эҷодиёти таъсири бевосита дорад. Рафту равиш ва аломату нишонаҳои рӯҳи он (эҷодиёти) бо ин дидаварӣ пайвастаанд. Бедарак нест, ки равияи санъат ҳамеша соҳиби барномаи эстетикии худ аст.

<sup>1</sup> М. Б. Храпченко. Горизонты художественного образа. М., 1982. стр. 106—107.

<sup>2</sup> Горизонты публицистики. «Правда» (сармақола), 1983, 17 сентябрь.

Эстетикаи марксистӣ-ленинӣ принципҳои партиявият, синфиат ва ҳалқиятро пеш ронда, тамоми фаъолияти санъаткоронро ба мароми инсонпарварӣ, ватандӯстӣ ва интернационализм ҳидоят мекунад. Бар акси эстетикаи буржуазӣ, эстетикаи марксистӣ-ленинӣ озодии ҳақикии эҷодкорро пеш ронда, на ин ки шаклу жанру сюжет ё усулу услугро ба гардани ўбор намекунад. Ҳатто дар интихоби мавзӯй ва инъикоси проблемаҳо нависандагони мо мувофиқи завқу ҳоҳиши худ амал менамоянд. Аммо ин чунин маъно надорад, ки ҳар ки ҳар чӣ ҳоҳад меғӯяд. Мояни дар ин адабиёт бояд ба самти тараққиёти бадеи инсоният ва ояндаи дурахшони ўраҳсипор бошад. Адабиёт водор аст, ки доимо ҳамсадон талабот ва завқу салиқаи оммаи ҳалқ бошад. Беш аз ин адабиёт бояд ба ҷиддитарин масъалаҳои ҳаёт қобилияти ҷавоб додан дошта бошад, дараҷаи фаъолият ва қайфияти зиндагии ҷамъиятро дастғири қунад ва шахсро рӯҳбаланд намояд. Маҳз бо ҳамин ҳусусиятҳои худ Едигей аз романи Чингиз Айматов «Дуроҳи Бӯронӣ» (ва аз ҳам тӯлонитар буд он рӯз), Бачана аз асари Нодир Думбадзе «Қонунияти адабӣ», як зумра қаҳрамонони романҳои В. Быков, И. Герасимов, И. Мележ, С. Залыгин, Д. Гринин, Мирзо Мурод аз романи М. Ҳоҷаев «Об — рӯшнойӣ», Айвар аз романи Ю. Акобиров «Норак», Мирхайдар Вализода аз романи Ҷ. Икромӣ «Хатлон» хонандагонро ҷалбу ҷазб мекунанд. Ин қаҳрамонон, қабл аз ҳама, ҳудро дар соҳаи асосии ҳаёти иҷтимоӣ — дар фаъолияти меҳнатӣ зохир менамоянд. Олитарин сарвати маънавии ин қаҳрамонон — тантанаи кору вазифаи ба онон супурдашуда аст. Саъду қушиши ҳар як санъаткори масъулиятшинос бояд ба инъикоси чунин образҳо равона шавад. Йиро ҳалқ ва ватан интизор аст.

**Анъана ва навоварӣ** дар инадабиест, ки ба таври диалектикий бо ҳам пайванданд. Анъана ва навоварӣ, ҷун яке аз проблемаҳои муҳими эҷодиёти бадеи маҷмуи чунин масъалаҳо — санъату маҳорат, шаклу мазмун, усул (метод) ва тарзу тарика (приёмҳо), забону услуг, ҳусусиятҳои миллӣ ва интернатсионалистии тафаккури эстетикий ва ғайраро дар бар мегиранд.

**Анъана ба маънои луғавиаш** — таҷриба ва расму қоидаҳоест, ки аз авлод ба авлод ва аз насл ба насл ба давраҳои таърихии минбаъда мегузаранд. Дар истилоҳ анъана ба маъни мероси адабӣ ё меросбарӣ (преемственность) көр фармуда мешавад. Анъана дар ҳар замони таъриҳӣ ҳусусиятҳои идеяӣ-эстетикий, принципҳои тасвири воқеият, колорити миллӣ ва методу услуги бунёд кардагиашро ба ояндагон бокӣ мемонад.

**Навоварӣ** «нав ва бой гардидан мазмуну шакли асарҳои адабиёту санъат, вобаста ба талаботи ҳар давраи нави иҷтимоӣ нав ва ғанӣ гардидан восита ва тарзи усулҳои тасвири бадеӣ,

идеали эстетикии санъаткор, нау шудани қаҳрамон ва фикру ақидаҳои ў, чорӣ шудани афкору ғояҳои пешқадаму мутараққӣ, ба вуҷуд омадани методу ҷараёнҳои тозаи адабӣ ва ғайра мебошад<sup>1</sup>.

Анъанаҳо ду ҳел мешаванд: пешқадам ва иртиҷой (реакционӣ). Анъанаи пешқадами адабӣ ҳамеша ба қонунияти устуви зиндагӣ ва ахлоқу одоби умуминсонӣ ҷавоб дода, бо таъмоюли (тенденцияи) ҳалқиаш ба манфиати мардум нигаронида шудааст; вай ба дилҳо балвои озодию ҳакикатҷӯй меангезад. Чунинанд ҳусусиятҳои неки эҷодиёти лирикию эпикии Рудакӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ақидаҳои инсонпарварии Носири Хисрав ва Низомии Ганҷавӣ, рубоёти зиддизамониву умебахшонаи Ҳайём, панду андарзи умуминсонии Саъдӣ, лирикаи ишқии ошӯбгаронаи Ҳофизу Қамол ва Ҳилолиу Мушфикӣ, осори баландпарвози Ҷомиу Сайидо, ғояҳои маорифпарварӣ ва ҳакиқатнигоронаи Дониш ва Шоҳин, инчунин эҷодиёти романтики ва реалистии танқидии Пушкину Гоголь, Лермонтову Некрасов, Л. Толстой, Салтыков-Щедрин, В. Короленко, А. Чехов ва дигарон.

Анъанаи иртиҷой аз банду кайди романтизми бепарво (пас-сив), ғояҳои ақибмонда ва аз ақидаҳои дину илоҳипарастӣ берун набаромада, асири тавсифу тамҳиди шоҳу шоҳзодагон ва мансабдору сарватмандон мебошад. Ин гуна анъана умедҳои ояндаи одамро бо қазою қадар ва сарнавишт пайваста, ўро аз муборизаи синғӣ ва талоши ҳуқуқҳои oddii гражданиаш боз медорад.

Албатта, дар мероси маънавӣ, анъанаҳо, дар маишати ҳар миллат на факат чизи хуб, балки чизи бади умраш ба охиррасида ҳам ҳаст. Зарур аст, ки ин ҷиҳатҳои бадро ба ҳоли ҳуд намонда, балки аз ҳамаи он ки кӯҳна шудааст, ба нормаҳои ҳаётӣ умумии советӣ, ахлоқу одоби сотсиалистӣ, идеалҳои коммунистии мо мухолиф аст, ҳалос шавем.

Сарватҳои маънавие, ки инсоният дар зарфи асрҳо оғаридааст, аз як тараф, боиси эҳсосу идроки навигарииҳои акнун тавлид ёфта тадриҷан шакл гирифтаистода мегарданд ва доирон фахмишу салиқаи зебоифаҳмии одамонро вусъат медиҳанд, аз тарафи дигар, омили муҳимми тараққии маънавиёти наслҳои оядна мешаванд. **Фақат заҳираҳои дониши пешқадами гузаштагон**, ки ба мо ҷун гавҳари бебаҳо мерос мондаанд, ба нависанда имконият медиҳанд, ки сухани тозае ба майдон оварад. Аниқ фахмидани воқеаю ҳодисаҳои ҳозирзамон, ба таври танқидӣ азҳуд карданӣ анъанаҳои гузашта дар шароитҳои нави зиндагӣ ба рӯи санъаткор дару дарвозаи навовариро мекушояд.

<sup>1</sup>. Муҳаммадҷон Шукуров, Юсуф Акбаров. Анъана ва навоварӣ. Душанбе, 1976, саҳ. 3.

Хамин хусусиятҳои неки анъанаҳои пешқадамро дар ҳаёти маънавию майшии ҷамъият ба назар гирифта, шоири маъруфи советӣ Евгений Винокуров навиштааст: «Анъана дар навбати аввал ҳамин аст, ки аз санчиши замон ва интихоби табии гузашта, бутуну (яклюхту) зинда ба дasti мо омада расидааст. **Навоварӣ** бошад, идомаи анъана ба пеш аст. Навоварӣ ҳам ҷиҳатҳои хубашро ба авлодҳои мо боқӣ гузашта, дар навбати худ ба анъана табдил мейбад»<sup>1</sup>.

Дар ин рӯзҳои тезутудшавии мубоҳисаю мунозираҳои рӯшодгӯй баъзе олимони сустирода ва ҳардамхаёл бар зидди суннату анъанаҳои қадимию муосири санъату адабиёт ҳурӯҷ карда, ба бунёдкорио эҷодкориҳои классикони адабиёти сермиллати советӣ — М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, В. Иванов, А. Фадеев, К. Федин, К. Симонов, С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, А. Упит, М. Авезов, С. Вурғун, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Гафур Гулом, Б. Карбобоев, Ч. Айтматов ва дигарон шак оварданӣ мешаванд. Нависандай машҳур ва сармуҳаррири мачаллаи «Дружба народов» шодравон Сергей Баруздин дар сӯҳбат бо муҳбири рӯзномаи «Правда» Евгений Дворников дар ин хусус ҳаққонӣ гуфт: Дар айёми бозсозӣ ман саҳву ҳатои асосиро дар он мебинам, ки «мо ҳоҳу ноҳоҳ як насли қалони мардумро бовар қуондани мешавем: зиндагии паси сар кардагиатон бехуда буд. Ман бо ин қатъян розӣ нестам. Ин ҷароҳати бедавост. Лекин ин тавр намешавад. Дар ягон ҳалқ ин тавр наҳоҳад буд... Дар сухан мероси таърихиу маданий ниёгонро эътироф менамоем, аммо дар амал ёдгориҳои маданиятиро ба талаф медиҳем, ҳамаи он чизеро, ки ба мавқеи сиёsat мусоид нест, фаромӯш карданием... Ин ҳадду канори бемаданияти, ҷаҳолат ва вахшоният мебошад»<sup>2</sup>.

Бояд гуфт, чунин ақидаи солим дар мақолаю сӯҳбат ва музыкираҳои бисёр нависандагону донишмандони олимашраби мо дидиа мешавад<sup>3</sup>. Ва чунин нуқтаи назар пайваста бо таълимоти марксизм-ленинизм асоснок шудааст.

Инак, анъана воситаест, ки алоқаи адабиёти гузаштаро бо адабиёти имрӯза, адабиёти муосирро бо оянда мепайвандад. Ин пайвандӣ ба тариқи муносибати падарону фарзандон амал мекунад, ки яке бе дигаре вучуд надорад. Вале вазифаи фарзандон ба донишу таҷрибаи қалонсолон ба тақозои замони худ донишу малака зам кардан аст.

В. И. Ленин навиштааст: «Мо назар ба падаронамон беҳтар мубориза мебарем, фарзандонамон боз ҳам беҳтар мубориза мебаранд ва ғалаба мекунанд». Дар ҳақиқат, наслҳои нав, ҳар яке ногузир ба таҷрибаи насли пешина такия карда, дар фаъо-

<sup>1</sup>. Евгений Винокуров. Масштабность поэзии. «Правда», 1967, 30 января.

<sup>2</sup>. Сергей Баруздин. «Приказа нет, но выжить надо...» — «Правда», 1990, 5 октября.

<sup>3</sup>. Ниг.; Время совместных действий.— «Правда», 1990, 3 октября.

лияти эчодӣ усулу воситаҳои навро ҷорӣ намуда, ба шароиту вазъияти замонаш худро мувоғиқ кунонда, оламро ба тарзи худ қадр ва дарк мекунанд.

Идроки сунатҳои нави рӯзгор, ба шаклҳои тоза қашф кардани мазмуну маъни он ва ҳалли муаммоҳои ба пеш омада — давому таракки анъанаҳост, ки роҳнамуни навовариҳо мешаванд. Дар соҳаи санъату маҳорат ҷидду ҷаҳди ҷавонони эҷодкор, дар кори табаддулоти бузурги ҳаётро либоси ба он мувоғиқ пӯшондан, яъне бо сухани возеҳ ва воситаҳои нави тасвири бадей баён кардан — аз таконӯ ва ҷустуҷӯҳои тоза ба тозаи онон шаҳодат медиҳад.

Нависанда чӣ қадар бузург бошад, ҳусусиятҳои навин ҳам дар эҷодиёти ўҳамон қадар назарнамо ва мӯътамад аст. Яъне, навигариҳои шаклу мазмуне, ки ба талаботи замон ҷавоб медиҳанд, маҳз ба рӯҳи ҳамин давр муносиб омада, ӣдеяи вайро ифода менамоянд. Вале навоварии эҷодиёти бадей набояд ба рои суханвар мақсади ягона шуда монад. Навбояд аз қӯҳ на фарқ қунад ва аз он беҳтар бошад, дар акси хол аҳмияташ гум мешавад.

Масалан, адабиёти классикии рус дар асри XIX бо ғояҳои пешқадаму революциониаш ва санъаткории беназираш эътирофи ҷаҳон гардид. Адабиёти тоҷик низ дар асри XIX ҳеле анъанаҳои неку пешқадам пеш овард. Саҳми назарписанди он факат аз тасвиркорӣ, забону услуби зебо иборат набуд. Намунаи ашъори зарифу нағисро нуқтасанҷони асарҳои X — XV (аз Рӯдакӣ сар карда то Ҷомӣ) ба мо мерос мондаанд. Ин дар шаклу намудҳои наву тоза дар асрҳои сойӣ идома ёфт. Вале дар асри XIX ғояҳои инсондӯстию ватанпарварӣ, тарафдории ҳалқ ва аҳли меҳнат, идеяҳои танқиди ҷиддии соҳти ҷамъияти ва ислоҳоти он дар реалияти ошкор сурат гирифта, маданияти прогрессивии рус низ ба ин ё он шакл ба адабиёти тоҷик сар даровард. Ақидаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва орзӯҳои озодию истиклолият маҳсусан дар нимаи дуюми асри XIX ба ҷараёни романтизми фаъолу баландпарвоз ва реализми танқидию монифпарварӣ амал мекарданд.

Ҷустуҷӯй эҷодии истеъдодҳои ҳақиқӣ ҳамеша ба таҷрибаю анъанаҳои бадеии миллӣ тақия дорад. Адабиёти ҳар як ҳалқ, ки ба таҷрибан мустақили худ соҳиб аст, дар рафти инкишифи таърихиаш ҳислатҳои хоси тафakkuri миллии бадеии устувору пойдорро ба худ таҷассум меорад. Даврони нави ҳаёти ҷамъияти дар назди санъаткор вазифаҳои нав гузошта, ҳалли қашфиёти нави бадеиро металабад. Дар ин процесс таракқиёти эҷодии анъанаҳо имконпазир гардида, анъанаро пеш мебарад.

Ба ҳамин тарик, муносибати нависанда ба анъана мавқеи ўро дар муборизан адабӣ муайян карда, мартабаи ўро таъйин месозад. Инкишифи анъана ҳамчун процесси бошуури санъат дар арзу ибрози программавӣ ва муҳокимаю музокираҳои тан-

кидии санъаткор зухур мекунад. Чунон ки ин дар таクリбаи адабии устодони каломи бадеъ дид мешавад

М. Горький ба анъанаҳои романтизми революционӣ ва реализми танқидӣ истинод карда, методи нави санъати пролетарӣ ва адабиёти советӣ — методи реализми сотсиалистиро офарида. Дар таクリбаи эҷодии ў — дар асарҳои барҷастааш «Душманон», «Модар», «Кори Артамоновҳо», «Ҳаёти Клим Самгин», «Егор Булычев ва дигарон», «Достигаев ва дигарон», «Васса Железнова» методи реализми сотсиалистӣ ба дараҷае амалан амик истифода шуд, ки дар адабиёти нави сотсиалистӣ ҷаҳон равияни пешбаранд гардид.

Кимати асарҳои Горький дар онанд, ки низоу нифоки ҷамъиятиро аз дидгоҳи пролетариати революционӣ ҳал менамоянд. Ҷаҳони ӯкӯнро аз мавқеи задухӯрдҳои синфию идеологӣ ва дар партави перспективаи сотсиалистӣ бадеъ офаридаш — моҳияти навигарии эҷодиёти ин суханварро муайян мекунад. Дар ҳамин аст фарқияти сифатии низоъҳои осори Горький аз низоъҳои ҷамъиятии роману пъесаҳои реализми танқидӣ.

Горький ҳамчун саромади реализми сотсиалистӣ медонист. ки бе таクリбаи (анъанаҳои) бузургони гузашта, ворисон дар роҳи навоварии таъриҳ ва таърихи тамаддун ҷадал кардан маҳол аст. Инак, у дар асоси таълимоти марксизм-ленинизм оид ба мероси маданий ва меросбарӣ чун қонунияти объективии тараккиёти табиату ҷамъият ба хулосае омад: «тамоми таъриҳи маданият ҳамоно процесси муттасили аз тарафи насли башар аз ҳуд кардани таクリбаи меҳнатии наслҳои гузашта мебошад»<sup>1</sup>.

Шоири бузурги революционӣ ва навовар В. Маяковский нахустин оғарандай намунаҳои шеъри муборизу ҷанговар дар назми реализми социалистӣ эътироф шудааст. Вале ҳар як навпардозиҳои ў дар анъанаҳои бою рангини назми пешқадами классикии русу ҷаҳонӣ асос ёфта, созгори талаботи замони задухӯрдҳои шадиди революцияҳо гардидааст. В. Маяковский ҳамчун ҷорҷии революция шеърро ба ҷунин аслиҳан тавоною гузаро табдил додааст, ки ҳам маънию мундариҷаи он ва ҳам рангубори шаклиаш, чун зарбу оҳанг, вазну қофияҳои лангардори вай ба синфи коргару дехқон ҳуб хизмат расонида моеяд.

Як идда шоирони миллии советӣ низ, аз ҷумла шоирони тоҷик ба мисли Пайрав, Юсуфӣ, Турсунзода, Миршакар, Б. Раҳимзода, М. Қаноат, Лоик, Қ, Қиром ва баъзе дигарон дар роҳи анъанаомӯзӣ ҳаргиз таклиди «кориёна» ва соддалавҳона ба комъёбихои Маяковский накардаанд. Барои омӯхтан ва инкишоф додани анъанаҳои ашъори Маяковский онон роҳи мурракаби эҷодӣ ва ҷустуҷӯҳои мустақили ҳудро дар доҳили қоидоҳои шеърияти миллии форсӯ тоҷик пеш гирифтаанд.

<sup>1</sup> М. Горький. Письмо А. Д. Камегулову. «Литгазета», 1961, 17 июня.

Чунон ки боло қайд гардид, анъанаро ба русӣ традиция гӯянд. Традиционализмро дар тарҷума «анъанавияти бокимонда» гуфтан мешояд. Дар адабиёти тоҷик дар романҳои пайравони устод С. Айнӣ — Ч. Икромӣ, Р. Ҷалил ва С. Улуғзода чунин анъанавиятро ҳис кардан душвор нест.

Худогоҳии шаҳсият, ки барои ҳаллу фасли он қӯшишҳои омехтани таҳлили амиқи рӯҳияи Шарқу Фарбро металабад, ин дар осори романнависони насли сеюм ҳарактери дигар мегирад. Фазлиддин Муҳаммадиев, Расул Ҳодизода, Юсуф Акобиров, Муҳиддин Ҳоҷаев, Аминҷон Шукуҳӣ ва Ҳилолиён Аскар, Урун Кӯҳзод, Сорбон, Саттор Турсун ва дигарон бартарии маданияти романнигории худ ва расму оини ҳалқи худро дар асарҳояшон нишон додани шуда бошанд ҳам, вале бештар онҳо ба навҷӯй ва навкорӣ тамоюл доранд. Зоро худи «динамикаи анъанаҳои бадени идеяӣ, эстетикӣ, образзорӣ ва сюжетофаҶӣ пайваста бо таҳаввулоти вазъияти идеологӣ ва иҷтимоӣ-сиёсӣ ба ҷанбаъҳои тозау ҷаваён мекунад»<sup>1</sup>.

**Марҳалаҳои инкишофи анъанаву нашоварӣ дар адабиёти мусоиди тоҷик**

С. Айнӣ баъди ғалабаи Революции Сотсиалстии Оқиабр, чун намояндаи барҷастаи адабиёти нави революционии ҳалқҳои Осиёи Миёна нахустин ҷорикунандай методи реализми сотсиалистӣ ва татбиқунандай он дар назму насли адабиёти тоҷику ўзбек гардид. Ўзвалин шуда, дар манзумаю маршҳои революциониаш ҷаҳони нави заҳматкашонро таҳсину таҳният гуфт, мардумро барои ҷамъ омадан дар зери байраки инқилоб тарғиб кард: Анъанаҳои насли боҳашамати (монументалии) устод Айнӣ барои ҷанд зумраи романнависони тоҷику ўзбек мактаби омӯзиш гардид.

Дар баробари С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ низ барои инкишофи маданияти нави назми революционии тоҷик хуб хизмат карда, ба жанру намудҳои гуногуни он асос гузошт. Лоҳутӣ ки тамоми умри эҷодиашро дар роҳи озодии фаълаю деҳқон баҳшидаст, ҳанӯз дар ибтидои солҳои сӣ навишта буд: «Ман ба онҳое мукобил ҳастам, ки бедалел аз ҷизҳои қӯҳна рӯ метобанд. Ин ҳатои бузургест. Беҳтарин қисмати маданияти гузашта азони пролетариат аст»<sup>2</sup>. Лоҳутӣ яке аз устодонест, ки шаклҳои мусаммати классикиро эҷодкорона барои баёни мазмунҳои нави ҳаётӣ нави сотсиалистӣ истифода бурда ва ба он моҳирона назира гуфта, бартарии таъриҳу маданияти мо, зиндагию адабиёти моро сабит намудааст. Беҳтарин осори ў барои ҷанд зумраи шоирони тоҷику форсзабон мактаби анъанаомӯзи гардидааст.

С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Ҳамдӣ, П. Сулаймонӣ якҷоя бо зумраи адабони кӯҳансол байни таҷрибаи бадени гузаштау му-

<sup>1</sup>. Ниг.: Коллектив. Художественные традиции литературы Востока и современность: традиционализм на современном этапе. М., «Наука», 1986.

<sup>2</sup>. А. Лоҳутӣ. Моя работа — это долг солдата революции. Ж. Советская литература народов Средней Азии, 1933, № 3 (5), стр. 157—158.

осори халқи худ халқаи пайвандгар шуданд. Аз ибтидои солҳои сийинчиониб, давому тараққии анъанаҳои ҳам классикон ва ҳам устодон Айниу Лоҳутӣ ва кӯҳансолон ба зиммаи М. Раҳимӣ, М. Турсунзода, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, Ҳ. Карим, С. Улуғзода, А. Дехотӣ, М. Миршакар ва дигар нависандагони комсомол омад.

Ба ҳамаи эҷодкорони давраҳои гуногуни адабиёти сермиллати советӣ, аз ҷумла адабиёти тоҷик, ҷунин нишондоди В. И. Ленин дастурӣ мекард: «Нигоҳ доштани мерос асло маънои бо мерос маҳдуд шуданро надорад»<sup>1</sup>. Айнӣ ва Лоҳутӣ ба беҳтарин анъанаҳои пешкадами назму насри бои форсу тоҷик ва фольклор, инчунин адабиёти ҷаҳонӣ такя карда, процесси ташаккули одамони навро дар мисоли қаҳрамони чомеъ Одинаю Иван, Ёдгору Гулнор (повести «Одина» ва романы «Дохунда»), Сафаргулому Эргашгулом, Ҳасану Фотима (романы «Гуломон»), Шодӣ, Сеня, Наташа (повести «Ятим»), косибону ҳунармандон ва коргарону революционерони рус ё ба мисли В. И. Ленин («Зиндааст Ленин» ва «Парии баҳт»), М. Горький («Се кагра»), Ориф, Ҷӯра Носир («Точ ва байрак») ва дигарон оғариданд. Ин образҳои эҷодиёти солҳои 20—30 ҷун намунаи фардҳои нави ҷамъияти ояндаи сотсиалистӣ барои эҷодкорони минбада мерос монданд.

Асосҳои системаи бадеии солҳои 40-50-ро концепцияи (ақоиди) характерҳои пурвусъату серҷиҳата, ҳусусиятҳои эстетикию ҳамосии миқъёсан домандор ташкил медиҳад. Қашфиёти адабиёти тоҷик дар ин даҳсолаҳо бо амиқ фаҳмидани характери таърихии ҳолату вазъияти конкретии замони нави сөветӣ вобастааст. Эҳсосу идроқи бадеии таҷрибаи ҷангӣ Бузурги Ватаний дар назди адабиёт уфуқҳои нави тадқики олами маънавии ҳалқҳои ватанро ҳамчун дӯстию ягонагӣ кушод. Маҳз аз ҳамин поя дар солҳои 40—50 дар адабиёт бо услубу тарзу равишҳои хоси насли дуюми адабони тоҷик силсилаи образҳои тозае падид омад, ки онҳо барои эҷодкорони минбаъда дар навбати худ анъанае гардиданд: Масалан, образҳои Шодӣ, Муқим, Барака, Зебихона, Садафмоҳ (романы «Шодӣ»), Ситора (повести «Ситора»), Анвар, Сурайё (романы «Ман гунахгорам»), Пӯлод Қодиров ва Гулрӯ, Рустамамак, Иваницкий, Иванов, Кучеренко ва дигарон (романы «Одамони ҷовид»), Собир, Нуралий ва Шодигул (повести «Субҳи ҷавонии мо» ва романы «Навободӣ»), Сафар Одинаев, Дадабой Ёрматов ва шарикони онҳо (романы «Вафо»), Қодир пахлавону Саодат, Миколаю Марина (достони «Писари ватан»), қаҳрамони лирикӣ (қиссаи Ҳиндустон) ва «Садои Осиё») ва баъзе дигар. Дараҷаи хиссӯ фикри таърихфаҳмии нависандагон ҳалли проблемаҳои эстетикиро дар ин асарҳо муайян месозанд.

Дар адабиёти солҳои 60—70 таърихияти бадеию идеявӣ меъёд

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 2, саҳ. 568.

ру мизони принципҳои тадқиқи воеаю характерҳои кухану наз мегардад. Бо риояи таърихият, ки он яке аз тарзҳои тафаккури бадеист, факту санадҳо дар пайвандии замон (гузаштао хозираю оянда) ва алоқамандии таҷрибай ҳалқу диди ҷамъияти таҳлил меёбанд. Ин принципҳои ҷомеи ҷаҳонфаҳмӣ дар интиҳоби материал, дар композиция ва умуман дар услуби шеърияти асар сурати конкретӣ мегиранд.

Ҳамин принципҳои асосии методи реализми адабиёти советӣ, ки дар ҳар марҷалаи ҳаёт тағириу таракқӣ ёфта мештанд, дар комёбихои эҷодии фардӣ тоза ба тоза қашғ шуда, ҷун навоварӣ дар тарзу тарики маърифати бадеии нави олам зуҳур мекунанд. Навоварӣ ва прогресси бадеиро,—гуфтааст В. И. Ленин,— танҳо ба тасвири материали нави зиндагӣ мансуб кардан нашояд. Фақат дар ҷатиҷи ҷамъбасти бадеии бикру амиқи ҳамин материал асари навваронаи санъат эҷод шуда метавонад. Ба ин васила масъалаи ягонагии шаклу мазмун ба миён меояд.

Мазмуни нави революционӣ дар айни пайдоиши худ ҳанӯз дар шаклҳои кӯҳнаи мавҷуда баён гардида, моҳияти мақсади он шаклҳоро аз ақиби худ мебарад ва ба онҳо рӯҳи тоза мебахшад. Бояд гуфт, ки тадриҷан шаклҳои адабӣ ба тақозои мазмун таҳаввул дид, сонӣ ягонагии ҳар ду ташкил меёбад. Инро дар мисоли жанру шаклҳои маъмули шеъри форсу тоҷик исбот намудан душвор нест. Мустазоду маснавӣ, мусалласу мураббаъ, мухаммасу мусаддас, мусаббаъу мусамман, муттасаъу муашшар, ғазалу қитъа, тарҷеъанду таркибанд ва ғайра ба рои классикони мо ва шоирони мусосир воситаи ифодакунандай ғояҳон лирикию мадҳавӣ, фалсафӣ-иҷтимоӣ ва гражданий-публицистӣ буданд ва ҳастанд.

Вале ин василаҳои баён дар намуди шаклиашон ва маҳсусан дар адон роли мазмунӣ-идеявиашон дар назми советии тоҷик (дар муқояса бо классикон) якзайл намондаанд. Мувоғики талаботи мавзӯъу мундариҷаи ҳаёти нави сотсиалистӣ ва образҳон замони нав ин шаклу навъҳои шеърӣ — баъзеяшон камтар ва дигаре зиёдтар тағиирот дид, ҳам дар усулу сабк, ҳам дар ҳаҷм, ҳам дар савту лаҳн, ҳам дар оҳанги калима таъбирот ва инчунин дар ҳаракети шиддатнокию сафарбариашон тағриқа карда, ба тарзи нав садо медиҳанд. Дар ин ҳусус вasseytar сухан дар боби «Чинс, намуд, жанр ва шакли асарҳои бадӣ» ҳоҳад рафт.

Ҳоло ҳаминро бояд таъқид кард, ки мазмун ҷун маҳсули идеяҳои нави замони нав ва пойдевори (базиси) соҳти нави ҷамъияти зуҳур намуда, бешак, ба худ шакли муносиб метабад. Навпардозиҳои шеъри тоҷикро мо на танҳо дар соҳти композитсиони мебинем, дар вазну баҳрҳои арӯз низ мушоҳида мекунем. Ба ин навҷӯҳо омӯзиши таҷрибай шеъру шоирии адабиёти боян ҳалқон с. ИҶШС низ зам шуда, дар ҷатиҷи имтизоҷе (синтезе) ба миён омадааст, ки шаклҳои шеърии назми

точикро ба маҷрои һави мазмуни тоза даровардааст. Вале хусусиятҳои аслию умумии мусаммат, ғазалу қасида, дубайтию рубой ва дигар ҳамчун хусусияти (колорити) миллии ашъори точик бокӣ мондааст.

Чунин навитариҳо дар насири бои адабиёти советии точик низ мақом доранд. Анъанаҳои повесту романҳои ҳалқии ривояти ва китобатии форсу точик маҳсусан дар осори С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, С. Улуғзода мавқеи қалон пайдо карданд. Масалан, санъати ҳикояи андар ҳикоя, истеъмоли катибахо (эпиграфҳо) — шоҳбайтиҳо дар сари бобҳо, порчаҳои шеъри лирикӣ ва панду насиҳатӣ дар дохили матн (контекст), зарбул масалу мақолҳо, базлаю зарофатгӯй, ҳикматҳои ҳалқӣ ва файра аз ҷумлаи анъанаҳои неки адабиёти гузаштаи мост. Ин ҳама ва приёмҳои гуногуни бадей, ки сахифаҳои «Ҳазору як шаб», «Қалила ва Димна», «Бахтиёрнома», «Чаҳор дарвеш», «Се дарвеш», «Самаки айёр» ва дигарҳоро ороиш додаанд, на факат барои ҳусну зеби асар, инҷунийн барои нерӯи фикру далелҳои муаллиф ҳизмат мекунанд.

Дар повесту романҳои С. Айнӣ «Одина», «Доҳунда», «Ғуломон», «Ёддоштҳо», Ҷ. Икромӣ «Ман гунаҳгорам» ва романҳои сегонаи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», романҳои дугонаи Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» ва «Шӯроб» ин анъанаҳо ба шакли науву тоза, бо назари танқид васеъ истифода шудаанд.

Адабиёти советии точик дар солҳои 70-80 ба як шаклу маҳроми тоза ҷараён кард. Як идда ҷавононе, ки дар назму наср ва драматургия, танқиду адабиётшиносӣ арзи вучӯд карданд, чун донандай забону адабиёти русу ҳалқҳои с. ИҶШС, анъанаҳои мактаби гузаштагонро бо анъанаҳои адабиёти пешқадаму революционии ҷаҳон бо ҳам омехта, аз ин омӯзиш синтезе бардоштаанд.

Шеъру достон, ҳикояю очерк. повесту роман, асарҳои драмавӣ ва адабиётшиносие, ки дар муддати зиёд аз 20 соли охир, аз қалами М. Қаноат, Л. Шералий, К. Қиром, М. Ҳакимова, Г. Сафиева, Б. Собир, С. Маъмур, Ф. Муҳаммадиев, Ю. Акобиров, М. Ҳочаев, С. Турсун, Сорбон, М. Бахтий, Ӯ Қӯҳзод, А. Атобоев, Б. Насридинов, М. Шукуров, Р. Ҳодизода, Р. Амонов, В. Асрорӣ, С. Табаров, Р. Мусулмонқулов, А. Сайфуллоев, А. Афсаҳзод, Ҳ. Шодикулов, Ю. Акбаров, Ҳ. Отаконова, Н. Сатторов, Ҳ. Шарифов, А. Ҳакимов, А. Набиев ва дигарон таровидааст, аз ҳар ҷиҳат фарқ дорад. Интихоби мавзӯъ, қабули бадеии воеият, одаму оламфаҳмӣ, тарзи муҳокимаронӣ, приёмҳои гуногуни тасвири санадҳои зиндагӣ ва таҳлилу тадқиқ ҳусусиятҳои тозаи маҳсус пайдо карданд. Агар ин суханварон — ворисони анъана конуниятҳои назарию амалии падаронро намунаи ибрат дониста, фақат онҳоро такрор мекарданд, навигарӣ ба миён намеомад. Дар зимъ симои фардии эҷодии онҳон низ маълум нагардида, осорашон на ин ки ба хонандагон таъсиру қайфият намебахшид, пешравии адабиёт ҳам дар гумон мебуд.

Чунон ки С. Айнӣ дар «Ҷаддоштҳо»-яш доир ба ин масъала тафсили нақшҳои қандакориҳоро ҳикоя карда, бо забони усто амаки дурудгар гуфтааст:

— Ин нақшро дувоздаҳиреҳ меноманд,— ва қофази дигареро ба ман нишон дода давом намуд: — ин ҳам ҳамон дувоздаҳиреҳ аст, фарқ дар он чост, ки дар ин қофаз дар байни гирехҳои дувоздаҳгона ситораҳо ва бодомчаҳо нақш ёфтаанд. Мебинӣ, ки ин дувоздаҳиреҳ назар ба он дувоздаҳиреҳи қадимӣ чӣ қадар хушнамо ва назаррабо шудааст. Ана ҳамин майдакориро ба дувоздаҳиреҳи қадимӣ ман аз ақли худ бароварда ҳамроҳ кардаам.

Усто амак қофазҳоро, ки онҳоро худ андоза меномид, ба ҷузгири ҷармини худ гузошт ва боз сухани худро давом дод:

— Агар шогирд танҳо ба омӯхтани ҳунари устои худ қаноат мекард, дар дунё ҳеч ҳунар пеш намерафт, ривоҷдиҳандай ҳунарҳо он шогирдон мебошанд, ки аз ақли худ чизҳо ёфта ба ҳунари устои худ зам мекунанд....<sup>1</sup>

Навангезии ҷавонони эҷодкори адабиёти тоҷик дар ҳақиқат боиси ривоҷу раъиҳои адабиёти имрӯзai тоҷик гардида, барӯмандии вай дар миқёси мамлакат ва берун аз он ҳарактери оммавӣ гирифт. Ҷустуҷӯҳои идеявӣ-бадеи ва услубӣ ҳамчун муҳимтарин ҳусусияти ҷаҳонбинию ҳаракати шеъри нав шоиронро ба дараҷаҳои баланди комёбихо баровард. Шароитҳои нави ҳаётӣ ҷамъиятӣ, аз дидгоҳи нави эстетикӣ-бадеии солҳои 70-80 дарк намудани ҷоъеҳо ин эҷодкоронро ба ҳалли тарзи нави ҳамон мавзӯъҳои ҳоҷагии қишлоқ, синфи коргар, зиёён, ташаккули қаҳрамони ҷавон, сарбозони ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ҳатто мавзӯъҳои дури таъриҳӣ овард.

Намунаи навпардозиҳои приёму услуб, портретофарӣ, композицияю сюжетсозӣ ва умуман тасвиркорию ҷоъеҳонигориро дар достонҳои М. Қаноат «Мавҷҳои Днепр», Достони оташ», «Китобҳои заҳмин», «Сурӯши Сталинград», «Тоҷикистон — исми ман», «Гаҳвораи Сино», «Ситораи Исмат», достонҳои К. Қиром «Ҳарфи аввал», «Достони Антон», «Достони Даврон»; ашъори Лоиқ ва Г. Сафиева; дар повесту романҳои Ф. Муҳаҳмадиев «Дар он дунё», «Палатаи кунҷакӣ»; романи сегонаи Ю. Акобиров «Замини падарон», «Норак» ва «Водии муҳабbat»; осори М. Ҳочаев «Об — рӯшной», «Нанг ва номус», романи Р. Ҳодизода «Ситорае дар тирашаб»; С. Турсун «Се рӯзи як баҳор» ва базъе дигарон дидан мумкин аст. Синтези маҳорат ин шеъру достонҳо ва повесту романҳоро аз осори гузаштагон қатъиян фарқ мекунонад. Ин табиист.

Меросбарӣ, ҷунон ки боло қайд шуд, ҳар гуна тақлиду такрорро инкор мекунад, vale бъязан мумкин ки мувоғиқат, таворуди афкору эҳсос дар осори санъаткорони гузаштаю мусоидида шавад. Инро бояд тасодӯф донист. «Монандии зоҳирӣ,—

<sup>1</sup>. Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо. Куллиёт, ч. 6. Душанбе, 1962, саҳ. 66—67.

навиштааст академик А. Бушмин,— ҳатто шабоҳати ҳайратан-гез дошта бошад ҳам, ба худии худ ҳанӯз таъсир нест ва фақат дар ҳолати омӯзиш мутобиқати (мувофиқати) он аниқ мегардад. Ду нависанда, ҳар яке ба сари худ, мумкин ки образҳои якхела эҷод кунад. Аз ин рӯ барои омӯзиши завқмандии тақлид назарияи **полигенезис** ташкил ёфтааст, ки вай бештар бо эҷодиёти оригиналӣ (биқр) шуғл дорад<sup>1</sup>. Барои идомакории мероси таърихии адабӣ,— давом медиҳад олим,— муҳим аст, ки «на ба монандии унсурҳои ҷудогонаи асар, балки ба умумияти мавзӯи эҷодӣ, ягонагӣ ё қаробати принципҳои идеевӣ-эстетикий аҳамият дода шавад»<sup>2</sup>.

Кудрати навпардозӣ ба ворисон дар натиҷаи амиқ омӯхтани анъана, бо вай чун гӯшту пӯст пайваста маҳлут шудан ва дар айни эҷодкорӣ аз он ҷудо шудан ба даст меояд. Яъне, на-вовар бояд сабаки аз анъанаҳо бардоштаашро бо сӯзу гудози дили ҳассоси худ, бо ёдоварии саргузаштҳои худ ба мароми тозаю нави эстетикий ва қолаби мустақили идрок ба таҳлилу тамҷид оварад. Чунин ҳунарномаии мустақилонаи Ҷ. Икромӣ ва Лоик буд, ки романи сегонаи «Дувоздаҳ дарвӯзai Бухоро» ва силсилаи шеърҳои Лоик — «Модарнома», «Илҳом аз Шоҳнома», «Чоми Ҳайём» ва «Сад ғазал» ба баҳои баланди танқиду хонандагон сазовор гардиданд.

Мавзӯъҳои абадии адабиёти бадей ва категорияҳои рафттору одоби умумииносӣ дар масъалаҳои одамгарию пастти-натӣ, ишқу адоват, сулҳу ҷанг, ватанпарварию ватанбезорӣ, адолатпарварию мардумозорӣ, диловарию буздилий, посдории одобу тааний ва беадабӣ ва ғайра дар ашъори М. Қаноат, Лоик ва Кутбӣ бо эҳсоси рангину дақиқназарии даҳсолаҳои оҳии аспи XX ба тасвир омадаанд.

Ҳамин тавр, анъанаҳо дар процесси алоқаи байниякдигарӣ ва омезиш наву ғанӣ шудан мегиранд. Анъанаҳои ба ин ё он санъаткор ҳос, ки саҳми фардияти ўст, дар инкишофи методи бадей, тадриҷан, дар рафти равнаки адабиёт имтизоҷ ёфта ба анъанаи колективӣ табдил меёбад.

## 2. ЧИНС, НАМУД, ҶАНР ВА ШАКЛИ ҶАНРИИ АСАРҲОИ БАДЕЙ

**Таърихи пайдоиши** Асарҳои адабӣ-бадей ба се чинси асосӣ чинсу намуд

тақсим мешаванд: **эпос**, **лирика** ва **драма**.

Шарҳу тафсирӣ ин таъбирҳои юнонӣ чуни-нанд: **эпос**, аз қалимаи «эпо» гирифта шуда, маънии ривоят, ҳикоят, накӯл кардан ё «афсона гуфтани»-ро дорад; **лирика** аз номи як асбоби мусиқии юнони қадим «лира» пайдо шуда, ифодай ҳисси шахсии одамро дар назар дорад; ба таъбири форсии

<sup>1</sup> А. Бушмин. Преемственность в развитии литературы. Л., 1978, стр. 117.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

точкӣ чинси лирикиро «ғиной» мегӯянд. **Драма** ба ҳаракат ва амалиёти асарҳои саҳнавӣ далолат мекунад.

Ҳар яки ин чинсҳои адабӣ боз соҳиби якчанд намудҳо мебошад. Масалан, чинси эпос ба ғайр аз намудҳои эҷодиёти настӣ, боз назми ҳамосӣ (эпикӣ)-ро дар бар мегирад. **Намудҳои насрӯ** назми ҳамосӣ дар навбати худ ба чунин жанрҳои бадӣ тақсим мешаванд: латифа, масал, афсона, қисса, фельетон, новелла, очерк, ҳикоя, поэвесь, ёддоштҳо, роман, роман-эпопея ё ҷангома; қиссаи манзум (баллада), романи манзум, достони қаҳрамонӣ. **Жанри<sup>1</sup>** адабӣ боз ба шаклҳо, ки онро «шаклҳои жанрӣ» низ меноманд, чудо мешавад. Барои мисол факат ба жанри романӣ муроҷиат кунем, мақсад равшан мегардад. **Жанри** роман аз шаклҳои зерин иборат аст: романи таърихии революционӣ, таърихии қаҳрамонӣ, оилавии майшӣ, тарҷимиаҳоӣ, иҷтимаӣ фалсафӣ, таърихии мочароҷӯёна, илмии фантастӣ, сипоҳӣ-айёри ва ғайра. Баъзеи ин намудҳои ҳамосӣ (эпикӣ) ба мисоли қисса, достони қаҳрамонӣ ба жанрҳо тақсим нашуда, якбора ба шаклҳои жанрӣ чудо мешавад.

Лирика ҳамчун чинс, ки бо осори манзум пайвастааст, аз намудҳои назм, осори лирикӣ ва лиро-эпикӣ (ҳамосӣ) иборат аст. **Ба жанри** он манзума ва лирикаи сиёсию иҷтимоӣ ё гражданию публицистӣ, лирикаи фалсафӣ, аҳлоқӣ ё панду насиҳатӣ, лирикаи маҳрамона ва достонҳои ишқӣ достонҳои лиро-эпикӣ ва ғайра доҳил мешаванд. Онҳо дар навбати худ боз дорои шаклҳои конкрети шеърианд: ашӯлаю суруд, фардиёт, мустазод, ғазал, қитъа, рубоӣ, маснавӣ, мусаллас, мураббаӣ, мухаммас, мусаддас, мусаббаӣ, мусамман, мутассаӣ, муашшар, тарҷеъанд, тарқибанд, қасида, достон ва ғайра.

Драма ҳамчун чинс ба се намуди асосӣ тақсим мешавад: фоҷия (трагедия), мазҳака (комедия) ва драма. Дар жанри худ ин намудҳо пъесаҳои якпардагию дупардагӣ, сепардагӣ, инсценировка, мелодрама, водевиль, киносценарий, либреттоҳои опера, оперетта ва балетро дар бар намудаанд. Дар айни замон ин жанрҳои драмавӣ дорои шаклҳои муайянанд: фоҷиаи оптистӣ, мазҳакаи оилавӣ ва ҷамъиятиӣ, драмаи ишқио фалсафӣ, публицистӣ, қаҳрамонӣ, таърихио иҷтимоӣ ва амсоли онҳо.

Ба ҷинсу намуд ва жанру шаклҳо чудо шудани асарҳои бадӣ таърихи дуру дароз доранд. Ҳанӯз дар асри IV пеш аз мелод олимӣ машҳури юнони қадим Арасту (Аристотель) дар асари назариаш «Поэтика» дар ин бора маълумоти васеъ додааст. Ӯ фарқи байни асарҳои бадӣ — фоҷиаю мазҳака, назми эпикию лирикӣ ва дигарҳоро дар тарзу усул ва воситаҳои тас-

<sup>1</sup>. Жанр қалимаи франсавист, маънии намудро дорад. Вале дар илми адабиётшиносӣ вазифаи он аз намуд хурдтар аст. Дар китобҳои назарии русӣ «жанр» гоҳ ба мағҳуми намуд ва гоҳ ба маънии «тангаш» истеъмол мешавад. Дар адабиётшиносии форсӯ тоҷик жанр ба мағҳуми навъ мувофиқат мекунад (нигаред): Р. Мусулмонкулов. Асрори сухан. Душанбе, 1980, саҳ. 5 ва 27).

вири онҳо дидаст. Ү воситаҳои бадеиро дар вазну зарб ва мувофиқати шаклу мазмун муайян карда, одамони мусбату манфиро предмети асосии тасвир доистааст.

Яке аз назариячиёни классицизми Франсия Буало (асри XVIII) низ дар асари худ «Санъати шеър» принципҳои умумии назм ва намудҳои адабиро ба тадқиқ гирифта, жанрҳои адабиро ба жанрҳои баланду паст тақсим намудааст. Жанрҳоеро, ки ба табъи нозуки дарбориён мувофик намеояд, ү жанрҳои паст мешуморад. Албатта, ба ин кабил жанрҳо, ба ақидаи ү, жанрҳои эҷодиёти «табақаҳои сеюм», яъне эҷодиёти халқӣ дохил мешаванд.

Аз маорифпарварони Аврупо дар инкишофи таълимоти оид ба жанр мутафаккири бузурги немис нависанда ва мунаққид Готхольд Лессинг (асри XVIII) роли мусбат дорад. Лессинг дар асари худ «Лаокоон» дар мисоли санъати рассомӣ ва назм ҳудудгузории байни санъатҳоро умуман ва жанрҳоро маҳсусан имконнозазир доистааст. Эстетикаи Лессинг ва маорифпарварони замони ү барои сонитар тасдику такмил ёфтани мағҳумҳои чинсу намудҳои адабӣ хеле кӯмак расониданд.

В. Г. Белинский дар мақолаи машҳури худ «Ба чинсу намудҳо тақсим кардани назм» (1841) чинсу намудҳоро категорияи адабӣ нашуморида, балки онҳоро аз қабили шаклҳои медонад, ки бо ҳусусиятҳои давру замони худ марбут мебошанд. Яъне, ү ҳар як чинсу намуд ва жанрро хоси ин ё он давр мепиндорад. Ҳакиқатан, агар дар замонҳои қадим навиштани достонҳои эпикӣ-ҳамосӣ монанди «Илиада» ва «Одиссея», «Шоҳнома» ва шоҳномонависӣ, «Искандарнома», «Доробнома», «Синдбоднома», пандномаҳо ва ғайра расм шуда бошад, сонитар достонҳои лиро-эпикӣ, даҳномаҳо монанди «Вис ва Ромин», «Ишқнома», «Хисрав ва Ширин», «Комде ва Мудан»-и Бедил, асарҳои тасаввуфию ахлоқӣ ва панду насиҳатӣ ба мисли «Ҳадиқат-ул-ҳақоқӣ»-и Саной, «Саломон ва Абсол»-и Чомӣ ё дар Аврупою Руссия «Ромео ва Чульетта» (Шекспир), «Макр ва муҳаббат» (Шиллер), «Евгений Онегин» (Пушкин), романҳои сентиминталӣ (риққатовар), драмаи мешҳанӣ ва ғайра ба вучуд меоянд. Дар давраи ҳукмронии капитализм осори реалистӣ (ҳақиқатнигорӣ), аз ҷумла романи реалистӣ таракқӣ меёбад.

Кариби асрҳои XIX дар Руссия ҳам нависанда ва шоирон дар жанру шаклҳои гуногун асар, эҷод мекардагӣ мешаванд. Пушкин ва Лермонтов ба ғайр аз шеърҳои лирикӣ роман, поэстерь, пьесаҳо навиштаанд. Повести маишии Пушкин «Повесть о Белкине», достони у «Руинсавор», пьесаи фочиавии вай «Борис Годунов», романи таърихиаш «Пугачёв», романи Лермонтов «Қаҳрамони замони мо», фочиаҳои ү «Испаниҳо», «Маскарад» ва ғайра мувофиқи тақозои давр навишта шудаанд. Агар ба эҷодиёти М. Горький муроҷиат намоем ин факт боз ҳам равшантар мегардад. Горький факат муаллифи ҳикояҳои

бисёре («Макар Чудра», «Кампир Изергиль», Емельян Пиляй» за ғайра), повесту романҳо («Фома Гордеев», «Модар», «Кори Артамоновҳо», «Хаёти Клим Самгин») нест. У ҳамчун драматурги намоён пьесаҳои «Дар қаър», «Душманон», «Мещанҳо», «Бачагони офтоб», «Васса Железнова» ва дигарҳоро ба вучуд оварда, жанри публицистикаи сиёсии бадеиро ба пояҳои баланд бардоштааст.

Дар адабиёту фосру тоҷик аз аспи X сар карда, жанрҳои гуногуни назм — манзума, достон, қасоид, мутобибот, латоифот, рубоиёт, ғазалиёт, муқаттаот ва ғайра дар эҷодиёти Рӯдакӣ, Дақикиӣ, Фирдавсӣ, Үнсурӣ, Анварӣ, Хайём, Носири Ҳисрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ, Муғифӣ, Сайидо, Бедил, Шоҳин, Ҳайрат ва дигарон инкишоф мейбад. Баъзеи онҳо, мувофиқи завқу табъашон ва талаботи замон, монанди Қайковус («Қобуснома»), Низомии Арузӣ («Чаҳор мақола») Носири Ҳисрав («Сафарнома»), Саъдӣ («Гулистан»), Шамси Қайси Розӣ (Ал-мӯъҷам), Ҷомӣ (Баҳористон), Восифӣ («Бадоэъ-ул-вакоэъ»), Дониш («Наводир-ул-вакоэъ»), Шоҳин («Бадоэъ-ус-саноэъ») ғайр аз назм дар наср ҳам ҳунарнамоӣ намуда, асарҳои тарҷуманиҳолӣ ва ёддоштӣ эҷод кардаанд. Агар ба наср муроҷиат кунем, дар он чор гурӯҳи жанрҳои насрриро мушоҳида менамоем, ки мувофиқи талаботи жанриашон бадеият дар яке бештар ва дар дигаре камтар мушоҳида мешавад. Баъзеи онҳо: 1. Асарҳои эпикӣ-ҳамоӣ — «Шоҳнома»-ҳои манзуму мансур, «Абумуслимнома», «Искандарнома», «Синдбоднома», «Бахтиёрнома», «Ҷавомеъ-ул-хикоёт», «Ҳотами Той», «Самаки айёр», «Чор дарвеш»; 2. Асарҳои панду насиҳатӣ — «Қалила ва Димна», «Гулистан», «Баҳористон», «Анвори Суҳайлӣ»; 3. Асарҳоҳи хотиротӣ — «Аҷоиб-ул-булдон», «Сафарнома», «Қандия», «Макомоти Ҳамидӣ»; 4. Асарҳои таъриҳӣ — «Таърихи Балъамӣ» «Таърихи Наршахӣ» («Таърихи Бухоро»), «Таърихи Сиистон» «Таърихи Байҳақӣ» ва як катор асарҳои адабиётшиносӣ, ки баъзеи онҳо дар боби «Афкори адабии назарӣ то миёнаи аспи XIX» зикр шуд.

Жанри ин ё он асар бо симои бадеӣ, яъне бо образи он пайвастааст. Ҳусусиятҳои образ ва соҳти он жанри адабиро музайян менамоянд. Масалан, образҳои эҷодиёти ҳалқӣ ё афсонавӣ руҳи романтикаи ин асарҳоро фавран ошкор месозад. Дар замони ҳукмронии методи классицизм аксар персонажҳои дӯстдоштаи нависандагои — шоҳу шоҳзодагон, мансабдорон ва сарватмандон буданд. Ҳатто паҳлавонони руинтан ҳам бе азобу шиканча рӯз бурда наметавонистанд. Чунин аст тақдири Рустами Дастан ва амсоли ў. Барои муқаррар қардани жанри асар дар баробари мазмуни образ тарзу тариқи образофарӣ ва тасвири он ҳам вазифаи намоёнро адо менамояд. «Ҳангоме ки мо ин ё он жанро ном мегирем,— навиштааст академик Ҳрапченко,— масалан, қасида, марсия, достони лири-

кій, мазҳакай майші, романы ичтимой-психологій, романы оилявій, фоциаи маолій ва монанди онҳо,— ин фақат нишондоди сохти намудхой муайяни осори адабий нест, инчунин маънои муносибати махсусеро ба ҳодисаи ҳаёт дорад. Маълум аст, ки характери фарогирию инъикоси процессҳои зиндагӣ дар мазҳакай майші ва марсия, достони лирикӣ ва роман-эпопея ҳамвора чун дар бисёр дигар жанрҳо гуногун аст.<sup>1</sup>

## ЭПОС

Пеш аз он, ки ба таҳлили бевоситай асарҳои эпикӣ-ҳамосӣ гузарем, бояд фаҳмем, ки худи эпос чист. Эпос навъи асарҳои ривоятиест, ки воқеаҳои зиндагӣ ва ҳаёти ҳалқ, муносибатҳои одаму ҷамъият ва марҳалаҳои инкишофи таърихи барои бадей инъикос мекунад. Ин фактҳои объективии ҳаёт, вазъият ва ҳолати рӯҳи одамон дар эпос аз забони муаллиф ва ё иштирокҳои воқеаҳо нақл мешавад.

Сюжети эпос ба тарики ҳикояе дар ҳусуси мардум, амалиёти онҳо ва алоқаи байни якдигариашон сохта мешавад. Белинский таъкид намудааст, ки дар эпос ҳодисаҳо ва дар драма — инсон афзалият доранд: Агар қаҳрамони эпос — воқеаю саргузашт бошад, қаҳрамони драма — шахсияти инсон аст. Дар драма ва лирика баёни таассуроту эҳсосоти драматург ва шоир мақоми калон ишғул менамояд.

Эпос, чунон ки қайд гардид, аз намуду жанрҳои гуногун иборат аст. Намудхой он осори насрӣ ва достонҳои эпикӣ мебошанд. Мо ҳоло ба жанру шаклҳои эҷодиёти эпикӣ таваққуф мекунем.

Достони эпикӣ-ҳамосӣ

Достонҳо чанд хел мешаванд: эпикӣ, лирикӣ, лиро-эпикӣ, фалсафию ичтимоӣ ва ғайра. Достонҳое, ки сюжети мураккаби ҳаётӣ ва воқеоҳои таърихибо бо забони назм нақлу ривоят мекунанд, ба гурӯҳи асарҳои эпикӣ дохил мешаванд. Достонҳои эпикӣ аз замонҳои қадим маълуманд. Достонҳои Юнони қадим дар бораи юриши юнониҳо бар зидди троянҳо ва азони ҳалқи форсушо тоҷик аз муборизаи эронию тӯрониҳо ҳикоя мекунанд; эпоси франсавӣ дар бораи муборизаи ҳалқ ба муқобили арабҳо, ки баъд аз забти Испания ба истиқолияти франсузҳо таҳдид намудаанд, нақл мекунад; эпоси руси давраи муборизаи ҳалқӣ русро бар зидди печенегҳо ва тотору муғулҳо, ки ба истиқолияти ҷануби Рӯссия ҳавфу ҳатар меоварданд, нишон медиҳад. Ҳамин тарик, дар Юнон «Илиада», дар Россия — «Гуфтор дар бораи полки Игоръ», дар Франсия «Суруд дар бораи Роланд», дар Германия — «Суруд дар бораи Нибелунгҳо», дар Эрону Осиёи Миёна — «Шоҳнома», «Гӯрӯғлӣ», «Манас», «Ал-

<sup>1</sup>. М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970, стр. 169.

помиши», достони халқии арманӣ — «Довуди Сосунӣ», дар Ҳиндустон «Рамаяна» пайдо мешаванд.

Халқи тоҷик бисёр достонҳои эпикӣ дорад, монанди достонҳои қадими халқӣ дар бораи Зол, Рустам, Кова, Шерак, Томирис ва дигарон, ки дар замони худ дар мубориза ба мукобили истилогарони хориҷӣ ғайрату корнамоӣ нишон додаанд. «Гӯрӯғлӣ» яке аз достонҳои қадими эпикии қаҳрамониест, ки пур аз орузую умед, ҳиссиёти озодиҳоҳӣ ва ободипарварӣ мебошад. «Гӯрӯғлӣ» ҳамчун достони миллӣ дар байни халқҳои Осиёи Миёна, Кавказ, Туркия ва Шимолии Эрон низ шӯҳрат дорад. «Офариннома»-и Абӯшакури Балхӣ, «Шоҳнома»-и Дақиқӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ достонҳои намоёни эпикӣанд, ки афсонаю достонҳои зиёдеро аз даҳони халқ ва гӯяндагон дар бораи Ҷамshed, Фаридун, Исфандиёр, Сиёвуш, Қайхисрав ва дигарон ҷамъ овардаанд.

Бояд гуфт, ки онҳо ҳамчун Ҷанҷониҳои халқ аз авлод ба авлод, насл ба насл мерос гузашта, аз ҳусусияту сифат ва расму оин, урғу одат ва озодпарварии бобо аҷдодони мо накл мекунанд. Гӯяндагон дар ҳар аср бо тақозоӣ давр ҷизеро аз онҳо илова ва ё кам кардаанд. Аз ин рӯ ин достонҳо то ба давраҳои мо бо табаддулоти зиёде омада расидаанд.

**Чангнома** шакли аъълотарини назму насрӯ **Чангнома-эпопея** эпикӣ мебошад. Чангнома низ таърихи дуру дароз дорад. Вай дар санъати юнони қадим ибтидо гирифта, тадриҷан мавқei муҳим ишғол намудааст. Чангномаҳо аз ҷиҳати соҳти (композиции) худ мураккаб буда, дар онҳо ба ғайр аз воеҳаҳои барҷастаи таъриҳӣ, лавҳаҳои (эпизодҳои) ҷудогонаи мустақил низ доҳил карда мешуданд.

Баъд аз эпоси араб «Гильгамеш» ва «Илиада» ва «Одиссея» (Хомер), достонҳои машҳури қадимиҳои ҳиндӣ «Маҳабҳарат» (ки дар асри V пеш аз милод) ва «Рамаяна» (ки якчанд аср дертар байди онҳо ба вучуд омадааст) ба ҷангномаҳо доҳил мешаванд. Достони Верчил (Вергилий) «Энейнома» («Энеида»), ки дар солҳои 29—19 асри I пеш аз милод Ҷанҷониҳои асри нашъунамоӣ адабиёти лотинӣ ба шумор меравад. Яке аз шоҳкориҳои адабиёти башарӣ достони шоири итолиёвӣ (аз Фулуронс — ФЛОРЕНСИЯ) Данте Али-гъери (1265—1321) «Мазҳакай илоҳӣ» мебошад. Ин асари оҳири асри миёнаи феодалиӣ ва аввали замони мусоири капиталистӣ дар Аврупо дар ибтидои асри XIV ба вучуд омада, аз се кисм иборат аст: «Дӯзах», «Аъроф»<sup>1</sup> «Биҳишт» («Ад», «Чистилище», «Рай»). Дар адабиёти форсу тоҷик чунин достонҳои қаҳрамонӣ монанди «Баҳроми Ҷӯбина», «Рустам ва Исландиёр», «Абӯмуслимнома», «Замчинома», «Доробнома», «Қаҳрамоннома» (асрҳои X—XVII) ҳаракати эпопеяй доранд. Романи Лев Толстой «Чанг ва сулҳ»-ро ҳам дар илми адаб

<sup>1</sup>. Аъроф — маҳаллест, ки байни биҳишту дӯзах воеҳъ будааст.

биётшиносӣ эпопея — ҷангнома ё роман-эпопея меноманд. Дар адабиёти реализми сотсиалистӣ намунаҳои классикии роман-эпопеяро М. Горький («Ҳаёти Клим Самгин»), М. Шолохов («Дони ором»), С. Айни («Ғуломон»), Ҷ. Икромӣ («Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»), М. Аvezov («Роҳи Абай») ва баъзе дигар нависандагони забардасти миллии советӣ ба вучуд овардаанд. Задухурди тундутези ғоявӣ, фикрӣ ва шиддати талоши ҷисмонӣ дар ин асарҳо афзалият дорад.

**Афсона ва қисса** Афсона (шуг) ҳамчун намунаи насрин ҳодиёти халқ аз давраҳои қадим бо номҳои қисса ва ҳикоя ҳам маълум аст. Афсонаҳо ҳикояҳои бадеианд, ки бо ҳикматҳои хирадмандона ба таври образнок дар бораи орзӯю омоли халқ, қувваҳои зебои ҳаёт ва муборизаҳо бар зидди табият нақл менамоянд. Як гурӯҳи афсонаҳо мазмuni дунявӣ дошта, онҳоро аҳли меҳнат — деҳқонон, косибон ва ҳунармандон эҷод намудаанд, гурӯҳи дигари онҳоро рӯҳониён ба манфиати дину шариат соҳтаанд. Гурӯҳи сеюми афсонаҳоро — афсонаҳои таъриҳӣ номидан мумкин аст, чунки онҳо ба масъалаҳои ҳақиқати зиндагӣ даҳл мекунанд. Ғайр аз ин боз афсонаҳои тилисмӣ-мӯъҷизавиро фарқ кардан лозим аст. «Зардпарӣ ва Сабзпарӣ», «Гулпарӣ ва Моҳпарӣ», «Мориавгор» аз ҳамин қабил афсонаҳоянд.

Агар дар бораи афсонаҳои ба омма наздик сухан равад, «ҳамият, характер, образ ва мундариҷаи афсонаҳоро ҳам худи зиндагии халқи меҳнаткаш, соҳти ҷамъияти, муносибати истеҳсолӣ ва ҷамъияти муайян мекунад. Халқ афсонаҳои худро ба фаъолияти гуногуни меҳнатии худ, ба идея, ахлок, орзӯю ҳавас, кӯшишу мубориза, ба ҳарактер ва шаклу вазъияти зиндагии давра вобаста кардааст»<sup>1</sup>. Дар ин маврид бояд гуфт, ки бино ба талаботи замон гӯяндагон ба мундариҷаи афсонаҳо тағиирот медароранд.

Дар бораи хелҳои гуногуни афсона бояд ҳамиро низ гӯем, ки афсонаҳо дар бораи ишқу муҳхабbat, бевафой ва бевиҷдонӣ, поквиҷдонӣ ва соғдилий ҳам бисёр гуфта шудаанд. Масалан: «Рахмон ва Соҳиба», «Робиаи чилгизамӯй» ва ғайра. Оид ба қудрат ва садоқати зану духтарон афсонаҳои «Сайёҳи шаҳри Зумзум», «Бибисанамсултон», «Қалли зирақ» ва дигарҳо баҳс мекунанд. Дар баробари ин афсонаҳои ҳаҷвӣ, ки ба танқиди рӯҳониён ва масҳараи арбобони дин, зиндагии ҳасисҳо ва ғайра баҳшида шудааст, аз қабили «Айёру Маккор», «Лаку Пак», «Ду ҳасис» баринҳо дар байни халқ бисёр мушоҳида мешавад.

Афсонаҳо дар асарҳои гуногун диккати ҳофизон ва санъаткоронро ба худ ҷалб намудаанд. Нависандагон мавзӯъҳои гуногуни афсонаҳоро аз нав кор қарда, дар асоси ин асарҳои бадеи навиштаанд, ки то замони мо таровати худро бокӣ дошта-

<sup>1</sup> Н. Маъсумӣ. Фольклори тоҷик, Душанбе, 1952, саҳ. 63.

анд. Масалан, афсонаи оид ба баҳодур Прометей, ки «оташи илохӣ»ро- аз осмон барои одамон дуздидааст, хеле ҷолиби диққат мебошад. Ин афсона сюжети бисёр асарҳои адабиёти ҷаҳонӣ гардидааст. Нахустин бор шоири Юнони қадим Гесиод (дар асрҳои VIII—VII пеш аз милод) дар достонҳои худ «Мехнат ва рӯзҳо» ва «Теогония» ба мавзӯи падари худоён Зевсро фирефтани Прометеи зирақ даҳл кардааст. Ба сабаби «оташи илохӣ»-ро барои одамон дуздидан Зевс Прометейро ба яке аз шуҳаҳои кӯхи Қавказ занҷирбанд карда, уқоберо маҷбур мекунад, ки бо Ҷанҷои тезчанголаш таҳти синаи ўро решу ағгор карда, ҷигарашиб нӯл зада бароварад. Фақат Геракли баҳодур бо тири заҳролуди камони худ укобро кушта, Прометейро наҷот медиҳад. Образи Прометеи мубориз ва адолатҳоҳ дар фоҳиши (трагедияи) Эсхил «Прометеи занҷирбандшуда» низ бар-часта тасвир ёфтааст.

Афсонаи доир ба Антей ҳам хеле қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Қувваи Антей то даме мағлубнашаванда аст, ки ў бо модар-замин зич пайваста буд. Геракл ўро фақат баъди аз замин бардоштан мағлуб мекунад. Истифодаи афсонаҳо дар назми руси қадим низ хеле вусъат дошт. Афсонаҳои ҳалқи рус бо номи **былины**, яъне сурудҳои эпикӣ шӯҳрат доранд. Вокеаҳои таъриҳӣ дар онҳо дар асрҳои 11—16 ва 17—19 аз тарафи ҳалқ эҷод шудааст. Дар ин достонҳо бештар образҳои баҳо-дурони ҳалқӣ, ки ба мукобили аъёну ашроф ва ҳокимон мубориза бурдаанд, чун ҳомии ҳаёту меҳнати мардум тасвир ёфтаанд. Намоёнтарини афсонаҳо — достона «Илья Муромец ва Соловейи ғоратгар», «Садко», «Василий Буслаев» ва «Алёша Попович» мебошад.

Афсона ва ҳикояҳои ҳалқӣ ба шоирон ва нависандагони тоҷик ҳамчун материали пурқиммат ёрии куллӣ расонидаанд, ки онҳо дар асрҳои гуногун асарҳои пурмазмун эҷод намоянд. Адибони гузашта ҳақиқати ҳаётро, ки дар осори даҳанакии ҳалқ, ба шакли романтикий — ҳаёлу орзу акс меёфт, ба ҷашми хирад санҷида, мөхирона истифода мебурданд. Санъаткорони классики форсу тоҷик асосан аз сарҷашмаи эҷодиёти ҳалқӣ ғизо мегирифтанд, афсонаю ривоятҳои эҷодиёти фольклориро бо дурри маънӣ суфта ҷило медоданд. «Офариннома»-и Абӯшакури Балҳӣ, «Гуштоспнома»-и Дақиқӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Ҳафт пайкар»-и Низомии Ганҷавӣ, «Бӯстон» ва «Гулистон»-и Саъдӣ, «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ ва осори бисёр адибони сафиру кабир шоҳиди ин даъво шуда метавонанд. Як қатор асарҳои таъриҳӣ ва тазкираҳо ҳам аз афсонаю ривоятҳо саршоранд. Ғайри ин, маҷмӯаҳои маҳсуси афсонаҳо, монанди «Чавомеъ-ул-ҳикоёт»-и Авғӣ, «Самаки айёр», «Хотами Той», «Чор дарвеш», «Се дарвеш» «Ҳазору як шаб» ва амсоли ин маълуманд.

Адабиёти советии тоҷик анҷанаи неки адибони гузаштаро дар кори истифодаи материали фольклор идома додааст. Дар

шароити нави чамъияти сотсиализми раиятпарвару демократӣ, ки тамоми орзухои инсонӣ бояд ба ҳақиқат табдил ёбад, доираи истифодаи фольклор дар адабиёти советӣ, аз ҷумла дар адабиёти советии тоҷик маҳдуд намегардад. Устодон С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ ва пайравони онон дар ин самт хеле тағйирот овардаанд ва оварда истодаанд. Аз асарҳои насрӣ романҳои С. Айнӣ «Доҳунда», «Гуломон» ва «Ҷӯдоштҳо», романи сетонаи Ҷ. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», Р. Ҷалил «Шуроб», С. Улуғзода «Фирдавсӣ» Р. Ҳодизода «Ситорае дар тирашаб», аз назм достонҳои А. Лоҳутӣ «Ватани шодӣ», «Точ ва байрак», «Сафари Фарангистон», «Паҳлавон Оштӣ», «Достони Мардистон», «Парии баҳт», достонҳои М. Турсунзода «Ҳазон ва баҳор», «Писари Ватан», «Ҳасани аробакаш», «Аз Ганг то Кремль», М. Миршакар «Чашма ҳикоят мекунад», «Қишлоқи тиллой», «Дашти лаванд», «Исьёни хирад», Мӯъмин Қаноат «Сурӯши Сталинград», «Ситораи Исмат» ва дигарҳо бо афсонаю ривоятҳои ҳалқӣ пурмазмун гардидаанд.

**Масал** (басня) яке аз машҳуртарин жанрҳои эпикӣ мебошад. Масал ба тарики ривоят ё драмаи хурде, ки иштирокчиёни муайян дорад, сохта мешавад. Яке аз ҳусусиятҳои барҷастаи масал ҳаҷвомезии он аст, ки одамро ба ҳанда меорад. Ба қавли А. И. Герцен, ҳанда бар зидди кӯҳнаколаҳои ҳаёт аслиҳаи пуркуват мебошад. Гоголь гуфтааст: каси аз ҳеч чиз натарсанда ҳам аз ҳанда ба тарсу ларз меояд. Масал бояд дорои ҳусусиятҳои шӯҳшанғии оддии зебо, дилороии табиии ҳалқӣ, таъсирбахш ва пурмазмун бошад.

Масал ба воситаи мачоз ё рамз гуфта шуда, идеали муайян ва панду насиҳатро ифода менамояд. Рамз дар образҳои паррандагон, ҳайвонот, одамон, чизу ашё тасвир меёбад. Образҳои рамзӣ ҳам типҳои иҷтимоӣ ва ҳам тарафҳои майшин рӯзгорро таҷассум менамоянд.

Ин шакли адабӣ нахустин бор дар Юнони қадим пайдо шуда, сонитар дар Ҳиндустону Хитой ва баъд дар мамлакатҳои Аврупо паҳн мегардад. Дар масалҳо қаҳрамонон бештар аз олами Ҳайвонот ва паррандагон мебошанд. Дар масалҳои Эзоп (Юнони қадим), китоби масалҳои ҳиндӣ «Панчтантра» («Панҷ китоб»), дар масалҳои форсии тоҷикий — «Чомеъ-ул ҳикоёт», «Калила ва Димна», «Анвори Сухайлӣ», «Баҳориёт», масалҳои нависандай франсуз Лафонтен, инчунин дар масалҳои масалнависони маъруфи рус Крылов, Демьян Бедный, Сергей Михалков ва дигарон асосан образҳои ҳайвонот ва паррандагон, мисли хирс, шер, гург, шағол, барра, заргуш, маркаб ва ғайра амал карда, фикру мулоҳизаҳои санъаткорон тавасути онҳо баён гардидаанд.

Дар масалҳои замони мо дар баробари ҳайвонот ва паррандагон образҳои табиат, чиз ва ашё низ истифода мешаванд, Крылов образҳои ашёиро камтар, аммо образҳои ҳайвоноту

набототро бештар кор фармудааст: «Баргҳо ва решашо», «Дарахти булут», «Квартет» ва ғайра. Образҳои чизу ашё бештар дар масалаҳои Д. Бедный («Чумча», «Шамъ», «Мӯза ва мӯйӣ», «Кларнет ва най») инчунин дар масалҳои Сергей Михалков («Сўм ва доллар», «Винтча», «Москвич», «Победа» ва ғайра) диди мешаванд.

Масалҳо одатан дар шакли шеър ва муҳтасару пурмазмун навишта мешаванд. Баъзан онҳо бо шеъри озод ва баъзан бо наср ҳам таълиф меёбанд. Белинский масалро мазҳакаи хурд номида, диалогро дар он воҷиб медонад. Масал ба назми ҳалқӣ хеле наздик аст. Дар охири масал аксар ҳулосан мақсад (**мораль**), бо ибораи дигар, ҳикмати масал дода мешавад.

Дар адабиёти тоҷик чунин афсонаҳои ҳалқӣ, монанди «Бузак», «Чумчуқак» ва дигарҳо хусусиятҳои масалро доранд.

Бо ҷалб намудани образҳои ҳайвонот дар адабиёти китобии ҳалқи тоҷик бисёр масалҳоро дучор кардан мумкин аст, ки машҳуртаринашон инҳоянд: «Қалила ва Димна», ки яке аз варианҳои он мансуби қалами устод Рӯдакӣ буда, аз тарафи ӯ ба назм оварда шудааст; «Муш ва гурба»-и Убайди Зоконӣ; як катор ҳикоятҳои тамсилии Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Ҳафт авранг» ва «Баҳористон», «Баҳориёт»-и Сайдои Насафӣ ва дигар. Ба «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганҷавӣ ва «Маснавии маънавӣ»и Ҷалолиддини Румӣ низ масалҳои бисёре дохил шудаанд. Инак, порчае аз «Аҳлоқи мӯҳсинӣ»-и Ҳусайн Вөизи Кошифӣ, ки боби «Ҷидду ҷаҳд» оварда мешавад. Дар ин ҷо ҷиҳатҳои мусбати ғайрату қушиши одамӣ дар муколими мурғ ва мӯр баён мегардад.

«Ҷидд, дар кори ба даст овардани орзухо саъӣ кардан аст. Ҷаҳд, барои қасб намудани мақсад ва эҳтиёҷот ранҷ бурдан аст. Ҷидду ҷаҳд... тобеи ҳиммат мебошад. Ҳарчанд ҳиммат олитар бошад, ҷидду ҷаҳд дар талаб бештар воқеъ мешавад. Бояд марди баландҳиммат аз бори машаққат натарсад...

Агар ба ҷаҳд домани мақсуд ба даст ояд, хушо комёбӣ ва гар наёяд, узри ӯ дар назди оқилон қабул аст ва дар талаби кори бузург олиҳимматии ӯ ба ҳама ошкор ҳоҳад шуд.

Дар талаб мекӯшам ар ёбам зиҳӣ бахти баланд,  
Вар наёбам узри ман уфтад бузургонро писанд.

Дар қиссаи донишмандони ҳинд гуфта шудааст, ки: мӯре камари ҷаҳд барбаста буд ва ба тӯдаи хoke, ки гирифта бурдани он ба одамиён ба кулфат муюссар мешуд, зарра-зарра мебурд ва ба тарафи дигар мерехт. Мурғе аз пеши ӯ мегузашт, дид, ки ҷизе заифу лоғар ба тамоми хушҳолӣ дасту по мезад ва дар гирифта бурдани он хок ҷидди тамом ва ҷаҳди лоике ба ҷо меовард.

(Мурғ) гуфт:

— Эй вуҷуди занф, пайкари лоғар, ин чӣ кор аст, ки пеш

гирифтай? Ва ба ин кори душвор чаро ин қадар ҳавсала кардай?

Мурғ гуфт:

— Ман яке аз чинси худро талаби дидан кардам, ў ин шартро пеш гузошт, ки агар фикри дидани мо дошта бошй, қадам бинех, ин тудай хокро аз раҳгузар бардор. Инак омодаи он кор шудам ва меҳоҳам, ки ба он иқдом намуда, аз ўҳдаи аҳд бароям.

Мурғ гуфт:

— Ин хаёле, ки ту мекунй, ба қадри орзӯи ту нест ва ин коре ки мекунй, ба қуввати бозуи ту нест.

Мурғ гуфт:

— Ман ба ин кор қасд кардаам, чидду ҷаҳд пеш ниҳодаам, агар пеш барам, хуши некбахтӣ ва гар не маро маъзур медоранд:

Домани мақсад агар орам ба каф,  
Аз ғаму андуҳ монам бартараф.  
В-ар нашуд аз ҷаҳди ман коре ба ком,  
Ман дар он маъзур бошам, вассалом!»

Дар ин байтҳо ҳикмати масали мазкур баён ёфтааст, ки дар зиндагӣ ҷаҳд карданро зарур медонад.

Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҳаққи одамони бадаъмол, пасттинат ва қасосгир ҳикояти тимсилиеро аз рафтори қаждуму сангпушт оварда, нишон медиҳад, ки ин гуна шахсон ба ӣазизи тараҳхуми дигарон чӣ тавр нокасӣ зоҳир мекунанд. Ў бо ҳулосаҳои хирадмандона ба ҳонанда дастур медиҳад, ки бо ин тарик шахсон чӣ ҳел рафтор кардан лозим аст. Инак, ҳикоят: «Қаждуме заҳри мазаррат<sup>1</sup> дар пеши азимат<sup>2</sup> сарф кард. Ногоҳ бар лаби обе расид. Ҳушк фурӯ монд, на пои рафтан ва на рои боз гаштан. Сангпуште ин маъниро аз вай мушоҳида кард, ба вай тараҳхум намуд ва бар пушти ҳудаш савор кард ва ҳудро дар об андохта, шинокунон рӯ ба ҷониби дигар ниҳод ва дар он асно овозе ба гӯшаҳ расид ва дид, ки қаждум чизе бар пушти вай мезанад. Пурсид, ки ин чӣ овоз аст. Қаждум ҷавоб дод, ки ин овози неши ман аст бар пушти ту. Ҳарчанд медонам, ки бар он коргар намеояд, аммо одоби ҳудро наметавонам гузошт, чунончи гуфтаанд:

Фард:

Неши акраб на аз раҳи кин аст,  
Муқтазо<sup>3</sup> табиаташ ин аст.

Сангпушт бо ҳуд гуфт, ки ҳеч беҳ аз ин нест, ки ин бадсириштро<sup>4</sup> аз ин хӯи бад бираҳонам ва некӯсиратонро<sup>5</sup> аз осе-

<sup>1</sup> *Мазаррат* — зараррасонӣ.

<sup>2</sup> *Азимат* — қасду ният.

<sup>3</sup> *Муқтазо* — ҳоҳиш, талаб, тақозо.

<sup>4</sup> *Бадсиришт* — бадасл, бадгумон.

<sup>5</sup> *Некӯсиришт* — некӯафъол, некхӯ.

би<sup>1</sup> вай халосй дихам. Ба об фурӯ рафт ва каждумро мавҷ бирабуд.

### Китъа

«Хар овоне<sup>2</sup>, ки дар ин базмгахи шарру фасод  
То зи сад хилла ба хар лахза аз ў соз диханд,  
Бех аз он нест, ки дар мавчи фано гӯта занад  
Вай зи бадхулкин худ, халқ аз ў боз раҳанд».

Асарҳои революционӣ-романтикий М. Горький «Суруд дар васфи Мурғи тӯфон» ва «Суруд дар васфи шаҳбоз» — намунаи масалҳои ҳозирзамонанд. Аз шоири нависандагони советии тоҷик ба қалами А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, А. Дехотӣ ва М. Миршакар бисёр масалҳо мансубанд. Чунин шеъру достонҳои А. Лоҳутӣ «Шамъу парвона», «Се қатра», «Қӯҳ ва оина», «Мӯр ва офтоб», «Достони наҳру бар», «Кулоҳ ва асал», «Паҳлавон Оштӣ», «Парии баҳт», шеъри Турсунзода «Уқоб», бобҳои достони ў «Аз Ганг то Кремль» — «Ҳикояти мурғи тазарв», «Нидои замин» ва манзумаи М. Миршакар «Тарсончак ва тир» ба усули тамсил навишта шудаанд.

**Новелла** Новелла ҳикояи ҳикматомезест ҳаҷман хурд ва аз ҷиҳати 'мундариҷа пурмазмун.

Дар новелла дар бобати факат як мавзӯй, як воқеа ва ё як шаҳс сухан меравад. Новелла ҳанӯз дар замонҳои Юнони қадим ба вучуд омада, мустақил набуд. Вай ҳамчун лавҳа ва эпизодҳои чудогона дар доҳили асарҳои қалон ва ҷангномаҳо оварда мешуд. Новелла аввалин бор дар «Одиссея»-и Ҳомер истифода шудааст.

Дар асри XIV Бокаччо<sup>3</sup> новелланависиро аз ҷиҳати шаклу мазмун тараққӣ дода, маҷмӯаи новеллаҳояшро таҳти унвони «Декамерон» мерос гузошт. Намунаи беҳтарин новеллаҳои Бокаччо боиси инкишофи ин шакли адабӣ дар бисёр мамлакатҳои Европи Аврупо шуд. Дар асри XIX новелла ба ду равия тараққӣ кард. Нависандагони франсуз Оноре де Бальзак (1799—1850), Проспер Мериме (1803—1870) новеллаҳои реалистиро вусъат дода бошанд, нависандагони немис Людвиг Тик (1773—1853), Людвиг Арним (1781—1831) ва Эрнест Гофман (1776—1822) новеллаҳои романтикӣ ҷадоӣ намудаанд.

Дар адабиёти рус А. С. Пушкин бо новеллаҳои реалистонааш «Овози тир» ва «Назоратчи истоҳоҳ» ба ҳикояҳои ҳалқии инсондустона, ки аз ҷиҳати шакл содда ва дастраси оммаи васен ҳонандагон мебошанд, асос гузоштааст. Дар охири асри XIX Антон Павлович Чехов новелларо ба дараҷаҳои баланди санъатварӣ расонд. Шоҳкории нависанда дар роҳи тараққии ин шакли адабӣ на факат дар муҳтасарбаёни сермаъни он

<sup>1</sup> Особ — зарар, зиён.

<sup>2</sup> Овон — вакт, ҳангом.

<sup>3</sup> Джованни Бокаччо (1313—1375) — яке аз нависандагони итолиёвист, ки ҳамчун инсонпарвар ва ҳақиқатнигор шӯҳрат дорад.

зохир шудааст, инчуни ў имкониятҳои идеяви бадеи новелларо бойтар гардонида, ба шакли нави он — **новеллаи лирикӣ** асос гузашт. Ин гуна новелла ҳам соҳиби шеърият, лиризм, психологизм, юмор ва ҳам соҳиби мазмуни прогрессивии чамъияти мебошад.

Дар адабиёти классикии тоҷик «Гулистан»-и Саъдӣ, «Бадоєъ-ул-вакоєъ»-и Зайниддин Восифӣ, «Наводир-ул-вакоєъ» и Аҳмади Дониш, «Наводири Зиёя»-и Садри Зиё ва дигарҳо аз ҳикояҳои муҳтасари пурхикмат иборатанд. Новеллаҳои ба ҳуд хоси классикони мо, ки баъзан характеристи ёддошти доранд, аз рӯи материалҳои ҳаётӣ ва фактҳои аз сар гузарондаи худи нависандагон идеяҳои пешқадами чамъиятиро таҷассум намудаанд.

Максим Горький асосгузори новеллаҳои замони нави советӣ шинохта шудааст. Аз солҳои 90-ӯми асри XIX сар карда, Горький новелла ва ҳикояҳои романтикуу реалистии зиёде ба вуҷуд овардааст, ки онҳо соҳту низоми ҳаётӣ буржуазиро маҳқум карда, тантанаи озодӣ ва адолати иҷтимоиро инъикос кардаанд. Горькийи ҷавон дар новеллаю ҳикояҳои романтикиаш «Макар Чудра», «Кампир Изергиль», мачмууи «Очеркҳо ва ҳикояҳо» ва ҳикояҳои реалистӣ — «Емельян Пиляй», «Бобо Архип ва Лёнка», «Коновалов», «Ситетзакор» ва ғайра ба воситаи образҳои афсонавию фольклорӣ, рамзӣ ва ҳаётӣ саъю қӯшиши революционии худро зохир карда, пролетариати русро ба мубориза барои озодӣ даъват кардааст.

Нависандагони советӣ Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Всеволод Вишневский, Сергей Антонов дар ин соҳа муваффакиятҳои бузург ба даст овардаанд.

Дар адабиёти советии тоҷик устод С. Айнӣ яке аз новелла-нависҳои барҷаста шинохта шудааст, ў «Ёддоштҳо»-яшро бо новелла ва ҳикояҳои ҳикматомези шавқовар зеб додааст. Ҳамчун пайравони устод Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил ва Фазлидин Муҳаммадиев ҳамчун новелла ва ҳикоянавис шӯҳрати қалон доранд. Махсусан новеллаҳои Р. Ҷалил аз омӯзиши анъанаҳои неки А. Чехов ҳабар медиҳанд. Новела дар мачмууи ҳикояҳои Ҳаким Қарим «Ҳикояҳои хурд» (1935), Р. Ҷалил «Ҳисса аз қисса» (1941), «Ҳикояҳои замони ҷанг» (1944), «Умри дубора» (1944) бисёр дучор меояд.

**Латифа** Дар байни ҳалқ ҳикояҳои хурди ҳазломез ва ҳаҷвие шӯҳрат доранд, ки онҳоро латифа (анекдот) меноманд. Латифаҳо аз замонҳои қадим ба адабиёти ҳаттии тоҷик роҳ ёфтаанд. Дар «Маснавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ, асарҳои Саъдӣ, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ ва дигарон латифаҳои ҳалқии зиёдеро дидан мумкин аст.

Латифаҳои ҳалқии тоҷик асосан бо номҳои Афандӣ (Хоҷа Насрилдин) ва Мушғуқӣ вобаста буда, онҳо ҳамчун қаҳрамони ин гуна ҳикояҳо амал мекунанд. Авғии Бухорӣ дар асари худ «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт» (асри XIII).

Убайди Зоконӣ дар «Рисолаи дилкушо» (асри XIV) маҷмӯаи латифаҳои ҳалқиро ҷамъ овардаанд. Абдусалом Ҷеҳотӣ дар замони мо маҷмуаи «Латифаҳои ҳалқии тоҷик»-ро тартиб доааст. Устод Айнӣ дар романи «Ғуломон» латифаҳои ба маънӣ иҷтимоии гуногуно мөхирона кор фармудааст.

**Ҳикоя** Агар сюжети новелла дар асоси як воқеа соҳта шавад, ҳикоя якчанд воқеаю ҳодисаро дар бар мегирад. Ҳикоя, ки доираи мавзӯаш вазсътар аст, масъалаҳои рӯзмарраро ба маркази дикқат гузашта, дар ҳадди муносабатҳои ҷамъияти ба ҷиҳатҳои муҳими майшати одамон даҳл мекунад. Ҳикоя воқеаҳоро муфассал ва ҳартарафа тасвир намуда, мавзӯро бо истифодан ҳаёли бадей ва композицияи муайян ҳал менамояд.

Ҳикоя — Жанри ҷангвари адабиёти бадеист. Вай ба нависанда имконият медиҳад, ки ба ҳамаи ҳодисаҳои ҷамъияти ҳамовозӣ намояд. Мушкилписандии ҳикоя аз он ки масъалаҳои муҳими имрӯза ҳаёти мусирро бояд муҳтасар ва возеҳ дар якчанд саҳифаи пурмағзу сермаъно бо образу портретҳои боварибаҳш инъикос кунад. Ҳамин тавр, муаллиф дар мисоли ягон воқеаи ҳурди «назарногир» орзую омоли бузурги одамони советиро, ки ҳатмӣ ононро ба даргоҳи баҳту саодат мерасонад, бо завқи тамом ба таҳлил гирифта, дилҳои хонандагонро тасхир менамояд.

Устодони ҳикоя дар адабиёти классикии рус Лев Толстой ва Антон Чехов шинохта шудаанд. Ҳикояи «Марги Иван Ильич» — маҳсули қалами ў чун шоҳасари беназир баҳо гирифаст. Дар он ҳам забону услуб, ҳам ғояи фалсафӣ, ҳам нозуқадоию олиҳимматӣ ва серҳаракатию амалиёт ба ҳам омадаанд. Дар адабиёти классикии тоҷик «Чор дарвеш» ва «Се дарвеш» баъзе сифатҳои мазкурро дар бар доранд.

Дар адабиёти советӣ М. Горький, М. Шолохов, Н. Тихонов, М. Пришвин ва дар адабиёти советии тоҷик С. Айнӣ, Ҳ. Карим, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, А. Ҷеҳотӣ ҳикоянависи мөхир мебошанд. Ҳ. Карим ба ғайр аз «Оқшуда» (1930) боз маҷмӯаи ҳикояҳои «Садон рӯзҳо» (1933), «Ҳикояҳо» (1935) навиштааст. Ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ «Равои озори туро надоштан», «Ҷавоби муҳабbat», «Интизорӣ» ва дигар дар маҷмӯаи ў «Ҳикоя ва очеркҳо» (1960) ҷамъ оварад шудаанд. Ҳикояҳои Р. Ҷалил дар маҷмӯаҳои ў «Шеърҳо ва ҳикояҳо» (1939), «Умри дубора» (1949), «Баҳор» (1950), «Ҳикояҳо» (1954) ва «Шикасти тилисмот» (1964) нашр шудаанд. Ҳикояҳои ҳаҷвии А. Ҷеҳотӣ «Қаромоти охирин», «Мошинаи тарҷима», «Қиссаи номмонӣ», «Қурбони Лайлутулқадр» ва дигар пурра ба талаботи ин жаҳр ҷавоб медиҳанд. Дар китоби Ф. Ниёзӣ «Интикоми тоҷик» (1947) бо ҳикояҳои «Фарзанд», «Писари ман», «Дидор», ки дар асоси хотираҳои фронтин нависанда таълиф ёфтаанд, шинос шудан мумкин аст. Маҷмӯаи Пулот Толис «Ҳикояҳои даҳсол» (1957) беҳтарин намунаи

эчодиёти ин нависандай чавони боистеъдод мебошад. Нависандагони мусири точик низ мисли Ф. Мухаммадиев, М. Начмиддинов, А. Бахорй, Ю. Акобиров, М. Хочаев, У. Кўхзод. Б. Насриддинов, Сорбон, Х. Содик, Саттор Турсун, Адаш Истад ба эчоди ҳикоя бисёр майл доранд.

**Очерк яке аз намудҳои асарҳои эпикӣ ме-  
бошад.** Очерк аз ҳикоя бо он фарқ дорад, ки дар вай асосан воқеаҳои ҳақиқии зиндагӣ, одамони зинда аз рӯи мушоҳидаҳои бевоситаи нависанда батаври бадей таҷассум меёбанд. Бофтани бадей, таҳайулот дар очерк хеле кам истифода мешавад. М. Горъкий гуфтааст, ки очерк ҳамчун жанри адабӣ дар байнин ҳикояю тадқиқоти илмӣ меистад. Фактҳои ҳаёт, ҳақиқати зиндагӣ дар очерк айнан тасвир меёбад. **Очеркҳои чанд хел ме-  
шаванд: очеркҳои илмӣ, таъриҳӣ-этнографӣ, образнокӣ-публи-  
цистӣ, аҳборотӣ-тасвири, шарҳдиҳанда ва ғайра.** Мувофики та-  
лабот ва зарурияти инъикоси материали соҳаҳои гуногун  
очеркҳо шакли илмӣ ё бадей мегиранд.

Очеркҳои бадей, ки аз қабили асарҳои бадеианд, бо вуҷуди така доштан ба одамон ва ҳодисаҳои реалии ҳаёт, ба қоидаҳои муайянни адабиёти нафиса ҷавоб медиҳанд. Онҳо характерҳои типиро дар вазъияти тилӣ мекушоянд. Масалан, дар очеркҳои солҳои ҷангии Сотим Улуғзода «Ў шаҳри Ленинро мудофиа ме-  
кунад», «Қаҳрамони Днестр, Висла ва Одер», Павел Лукинцкий «Тешабой Одилови ленинградӣ» ё дар чунин очеркҳои Фотех Ниёзӣ «Қабири Ҳоитӣ», «Азими мерган», «Пӯлод писари Голиб» корнамоиҳои беназири беҳтарин фарзандони ҳалқи точик дар вазъияти Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба назар намоён мегардад. Р. Ҷалил дар очерки «Писарҷон» амалиёти баҳодуронаи тӯпҷӣ Муҳаммадӣ Иброҳимов, дар очерки «Қаҳрамони Исмоили сом-  
ғорӣ» маҳорати ҷанговарии Исмоил Ҳамзаалиевро нишон мебидҳад. Ҷ. Икромӣ дар очерки «Қаҳрамони канори Днепр» ҷаҳ-  
ду чадали Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ Домуллоҷон Азизов-  
ро ва дар очерки «Достони марди таншикан» часорату диловарии Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ Ҳодӣ Кенчаеврор нақл кар-  
дааст. Дар китоби очеркҳои Ф. Ниёзӣ «Дирӯз, имрӯз, фардо» (1964) ки шаш очерк ҷамъ оварда шудааст, нависанда дар бо-  
раи ҳаёти имрӯзai ҳалқи советӣ, ҳалқи точик ва мардуми мам-  
лакатҳои хориҷӣ маводи сахеҳ дода, фикру мулоҳизаашро дар ин ҳусус бо ҳулосаҳои барҷаста ҷамъbast менамояд. Очеркҳои Ҷ. Икромӣ ва Арнольд Одинцов «Аҷоиботи сафар», китоби очеркҳои Ф. Муҳаммадиев «Муҳоҷирон», очеркҳои А. Сидқӣ «Ҷӯрай деринаи ман», «Фарзанди замон» ва дигарҳо адабиёти тоҷикро дар ин жанр бой гардонидаанд.

Дар бораи инкишофи жанри очерк дар адабиёти тоҷики солҳои пас аз ҷанг ва оид ба фаъолияти шаҳсии худ дар ин жанр Ҷалол Икромӣ навиштааст, ки нависандай рус Арнольд

Борисович Одинцов<sup>1</sup> боиси пешравии завқи очеркнависии як илда чавонон Фазлиддин Мұҳаммадиев («Фаттоҳ ва Музаффар»), Аъзам Сидқӣ (Чура Саркор), Ҳабибулло Назаров «Дар ҷустуҷӯи Қарим Ҷевона» ва дигарон гардид. «Арнольд Борисович,— мегӯяд Ҷ. Икромӣ,— бо ман ҳам кор кард. Мо дар бораи кӯҳистони Тоҷикистон як китоби очеркҳо навиштани шудем. Бо ҳамин мақсад ба вилояти Қӯлоб, ба райони Дангар, ба Помир, то ба Помири Шарқӣ саёҳат кардем. Дар натиҷа китобҳои «Ачиботи сафар» ва «Дар домани офтоб» ба майдон омаданд... Ин асарҳои моро ҳам дар Душанбе ва ҳам дар Москва чоп карданд ва ҳанӯз бӯи хуши ин эҷодиёт аз байн нарафтааст»<sup>2</sup>.

Очерк низ ба мисли дигар жанрҳо бо мурури замон, муовифики талаботи давр таҳаввулоте мебинад. Намунаи очеркҳои тозаи бадеиу сиёси ва публицистиро дар ду китобе, ки ба забони русӣ таҳти унвони «Аз Норак то Роғун» (От Нурека до Рогуна», Москва, 1978) «Ҳасби ҳоли кӯҳистон» («Биографии вершин, Душанбе, 1981) нашр гардидаанд, дидан мумкин аст. Устоодни ин жанр — Константин Симонов, Владимир Тендряков, Б. Агапов, Я. Ильин, Савва Дангулов, Ҷалол Икромӣ, Мӯъмин Қаноат, Ибод Файзулло, Бобо Насриддинов, Мутуулло Наҷмиддинов ва дигарон бо оmezishi унсурҳои очерку ҳикоя, ёддошту публицистика мавкеи муҳими иншооти нодири замон будани Нораку Роғунро дар комплекси териториявию истеҳсолии ҷануби Тоҷикистон нишон додаанд.

ГЭС-ҳои Нораку Роғун, ки дорои куввай энергияи беназир буда, дар Осиёи Миёна ягонаанд, на танҳо заминҳи лабташнаи Дангарою Бешкент, Ёвон ва дигар биёbonҳои хушку бекорҳо бидай республикамон, дашту ҷулҳои ҷонсӯзи як қатор республикаҳои бародариро низ сероб менамояд, боиси боигарии хочагии ҳалқи ватан мегарданд.

Ин соҳтмонҳои азими даврон инчунин мактабест дар тарбияи хиссиёти интернационалии бинокорони он, ки аз намояндағони 40 миллат иборатанд ва маҳсусан дар тавлиди тарбияи коргарони техникадони тоҷик роли қалон бозидаанд. Интернационализм дар ин мавзузъ хеле анъанаҳои навро ба вучуд овард. Ба ҷуз дустию хешвандии ветеранҳои чавонон дар иду тӯю сурур ва дар концертҳои рӯзи истироҳат дутуру танбӯрро баяну балалайка, раксҳои тоҷикию ӯзбекиу арманиро раксҳои русину украинӣ ва дигар иваз мекунанд. Ҳама баробар аз онҳо

<sup>1</sup> Арнольд Борисович Одинцов — очеркнависи номӣ бо ташабbusи Иттифоқи нависандагони с. ИҶШС ва Тоҷикистон ба Душанбе омада, то охири умраш ин ҷо зиндагӣ ва кор мекард.

<sup>2</sup> Ҷ. Икромӣ. Шонстаи ибрат (як шахс, агар доно ва тавоно бошад, ҷандии нафарро аз пан ҳуд мебарад). «Маданияти Тоҷикистон», 1983, 11 ноҳияр.

завқ мегиранд. Дар дастурхондорӣ ва меҳмонпарварӣ низ ин дар ҳар хонаю ҳавлӣ ба назар мерасад.

Очеркҳои зикршуда ин ҳама афзалияти фаъолияти даст-чамъиро дар иншооти чамъияти сотсиалистӣ бо тамоми айният ба тасвир гирифтаанд.

Инак, нависанда дар ин намуди наср образҳо ва чамъаст-хояшро бештар на ба воситаи фантазия (такайюлот), балки дар асоси ҳуччатҳои мавҷуда ва муҳоҳидаҳо бевосита ба вуҷуд овардааст. Бинобар ҳамин ҳам очерк яке аз шаклҳои фаъолу оперативӣ дониста шдуа, ба ҳар воқеаи ҳаёт мудоҳила мекунад.

#### Публицистика ва асарҳои публицистӣ

Публицистика ба очерк наздики мебошад. Публицистика калимаи лотинӣ буда маънои «чамъияти» ё «ичтимоӣ»-ро дорад. Публицистика ҳам чун як жанри насири адабӣ асосан мавзӯъҳои зарури замонавиро ки ба воқеаҳои чамъиятию сиёсӣ даҳл доранд, мавқеи муҳокимаю мубоҳиса карор медиҳад. Асарҳои публицистӣ ду ҳел мешаванд: яки онҳо мақолаҳои газетавию журналиӣ (максусан сармакола ва обзор), аҳбороту очеркҳо, памфлету фельетонҳо, такризу даъватномаҳо мебошанд, ки ҳарактери сиёсӣ-ичтимоӣ дошта, мақсади публицистиро доир ба масъалаҳои муҳимми давлату чамъият ифода менамоянд; дигаре — публицистикай бадей аст, ки бо вуҷуди ба қонунияти асари бадей тобеъ буданаш, мавзӯъҳои сиёсии ҳозирзамонро ба тарзи хос ба музокираю муҳокима мегирад.

Публицистика дар ду намудаш ҳам солномаи ҳозирзамон дониста шудааст. Дар осори публицистии санъаткорона иншо-шуда дар баробари ақидаҳои реалистии имрӯза фардои зиндагӣ ва ояндаи ҳалқ, низ ба тарзи романтикий тасвир мейбад. Публицистика аз қабили жанрҳои ҷангварона ба шумор рафта, роли муаллиф дар он мавқеи ҳалкунанда дорад. Муаллиф дар публицистика — дилу рӯҳ аст, ки бе онҳо зиндагӣ нест. Муаллиф дар публицистика, ки шомили — фарогирандаи ақонди муайянни идеологию эстетикий ва ҳаётию иқдисодӣ мебошад, дар айни замон ҳамчун иштирокҳои бевоситаи такдиру зиндагии конкрети инсон ва ин ё он шахс хуруҷ мекунад.

Ба ҳамин тарик, публицистика сухани ошқору рӯшодгӯй буда, ба санадҳо такя дорад. Публицистика ба қадом аз ду шакле, ки ҷараён кунад, бояд мадду ҷазри зиндагиро объективона, аз рӯи талаботи ҳамзамонон бо ҳуччатҳои радиашаванда нишонрас инъикос намояд.

Пленуми декабрии (соли 1990) КМ ҲҚИШ хизмати ада-биёту санъати советиро дар ҳаёти маънавии чамъият сазовор қайд намуда, таъқид кард, ки ҳар эҷодкор ҳангоми тиълифи асар, пеш аз ҳама, бояд ба мавқеи гражданини худ ва қаҳрамонон, фаъолмандии иҷтимоию ҳисси масъулиятшиносин онҳон аҳамияти ҷиддӣ дихад. Ин нукта дар нутқу музокираҳои до-нишмандон басо возех ифода шудааст. Аз ин рӯ, осори таъ-

рихню қаҳрамонӣ, воқею бадеи мусир ва дигар низ боят аз «ғояноки баланд, устувории мавкеъ ва часорати андешаронӣ»-и жанри публицистӣ, ки кошифу байроқбардори сулху амният дар адабиёт аст, саршор бошад.

Намояндагони барчастай публицистикаи сиёсӣ ва илми марксистӣ — В. И. Ленин, В. В. Воровский, М. С. Ольминский (Александров), А. В. Луначарский шинохта шудаанд.

Намояндагони барчастай публицистикаи бадеи дар адабиёти советӣ Максим Горький, Илья Эренбург, Алексей Толстой ва Михаил Шолохов доиниста шудаанд. Ашъори революционии В. Маяковский намунаи нави назми публицистист. М. Горький ва В. Маяковский дар асоси анъанаҳои пешӯдадами адабиёти рус адабиёти публицистии бадеие эҷод намуданд, ки он сифатан нав буда, бо забони образноки худ ба пролетарнат хизмат мекунад. Ҳаҷвномаҳои Горький «Шаҳри шайтони зард», «Ҳамроҳи кистед, устодони маданият?», як қатор шеърҳои тундузези публицистии Маяковский ба мисли «Паспорти советӣ», «Зани парижӣ», «Сиёҳу сафед», «Америкаро кашф кардани ман», «Пули Бруклин», «Бродвей» ва ғайра бо ҳусусиятҳои навовариашон бехтарин жанри публицистикаи нави сиёсии бадеи шинохта шудаанд.

Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ публицистика хеле авҷ мегирад. Нависандагони советии рус А. Толстой, И. Эренбург, М. Шолохов, Л. Леонов, А. Фадеев, К. Симонов, Б. Горбатов, Б. Полевоӣ якҷоя бо қаламкашони намоёни Республикаҳои миллӣ бо мəқолаҳои пурдалели публицистии худ нисбат ба фашизми ғаддор ҳисси адован ба вуҷуд меоварданд. Ҳоло дар публицистикае, ки ҳусусияти байналхалқӣ дошта, ба мавзӯъҳои умумицаҳонӣ даҳл мекунад, мавқеи воқеанигорони советӣ Юрий Жуков, Валентин Зорин, Генрих Боровик, М. Лълов, Николай Грибачев, Геннадий Герасимов ва баъзе дигарон наਮоён аст.

Публицистика дар адабиёти тоҷик ба мағҳуми пуррааш пас аз Революцияи Кабири Октябрь пайдо шуд. Садриддин Айнӣ бо аввалин такризу мақолаҳояш барои инкишофи публицистика низ дар адабиёти советии тоҷик асос гузошт. Маколаҳои проблемавии ў «Қавмӣ тоҷик ва рӯznoma», «Тоҷикони кӯҳистон», «Қобилияти ташкилотӣ дар тоҷикон» ва ғайра, ки дар солҳои 20-ум, дар айни ҷӯшу ҳуруши муборизаҳои синӣ ба вуҷуд омада буданд, ба ҳифзи фатҳҳои револютсия хизмат карда, ба ҳар гуна ақидаҳои заرارовари миллатчиёни буржуазӣ ва пантуркистон зарбаҳои чонкоҳ мезаданд. Ғаъолияти публицистии устод Айнӣ дар замони Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ хеле вусъат ёфтааст.

Дар зумраи адабони тоҷик Мирзо Турсунзода яке аз публицистҳои оташинсухан ба шумор меравад, ки дар нутқу мақолаҳояш ва асарҳои баденаш душманони сулху амниятро берраҳмона фош кардааст. Ба қалами Турсунзода зиёда аз 200 ма-

колай публицистӣ мансуб аст. Роли М. Миршакар, Ч. Икромӣ, С. Улугзода, Р. Ҷалил, М. Қаноат ва баъзеи дигарон дар инкишифӣ публицистикаи тоҷик қалон мебошад.

Ба очерк ва публицистика наздиқ боз якчанд намуди дигари асарҳои эпики адабӣ-бадӣ мавҷуд аст: ёддоштҳо, фельетон, муросалот ва гайра.

**Ёддошт** дар адабиёти илмӣ ва танқидӣ мемумар ном гирифтааст, ки он қалимаи франсавӣ буда, маънии ёдбудро дорад. Ёддошт яке аз жанрҳои адабиёти ривояти ба шумор меравад. Ин гуна асарҳо дар асоси саргузаштҳои худи нависандагӣ ё аз рӯи он воқеаҳо, ки ўи иштирокӣ ва шоҳиди он будааст, таълиф мейбанд. Аксар дар ёддоштҳо ба воситаи образҳои зиндау дилкаши бадӣ манзараҳои васеи ҳаёти ҷамъияти, сиёсӣ ва адабии ин ё он замон нишон дода мешаванд. Ёддоштҳои А. И. Герцен «Саргузашт ва орзӯҳо» («Былое и думы») аз ҳамин қабил асарҳост. Дар адабиёти рус жанри ёддоштнависӣ хеле тараққиёфта мебошад. Бехтарини онҳо асари сегонаи Л. Н. Толстой «Бачагӣ», «Наврасӣ» ва «Ҷавонӣ», А. Толстой «Бачагии Никита», повести (сегонаи) тарҷумаиҳолии М. Горький «Бачагӣ», «Дар байни мардум» ва «Университетҳои ман»; повести (чорғонаи) тарҷумаиҳолии Федор Гладков «Бачагӣ», «Зани озодиҳоҳ», «Соли нек» ва «Ҷавонии бо ҷӯшу ҳурӯш» ба шумор мераванд.

Дар адабиёти тоҷик низ ёддоштнависӣ аз қадим маълум аст. Намоёнтарини асарҳои ёддоштӣ «Бобурнома»-и Захирiddин Бобур, «Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдӣ, «Ҳамсат-ул-мутахайирин»-и Алишери Навоӣ, «Сафарнома»-и Носири Ҳисрав, «Бадоєъ-ул-вакоъ»-и Зайнiddин Восифӣ, «Наводир-ул-вакоъ»-и Аҳмади Дониш, «Ғароиб-ул-ҳабар фӣ аҷоиб-ис-сафар»-и Возехи Бухорӣ, «Наводири Зиёя»-и Шарифҷон махдуми Садри Зиё, ки дар он асарҳои ёддоштии ў «Латоифу мutoибот» ва «Тазкират-ул-хукамо» доҳил шудаанд, мебошанд.

Устод Айнӣ бехтарин анъанаҳои ёддоштнависии адабиёти меросиро бо анъанаҳои ҳуби адабиёти революционӣ ва советии рус пайваста «Ёддоштҳо»-и худро иборат аз 4 ҷилд таълиф кардааст. С. Айнӣ чун М. Горький ва Ф. Гладков процесси пайдоиш ва ташаккули одами нав, ҷавонмарди аз байни ҳалқ баромадаро дар заминai васеи ҳаёти ҷамъияти ва сиёсии оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX акс кунонидааст.

Маҳорати ёддоштнависии С. Айнӣ барои адибони тоҷик мактаби анъанаҳои неки пурсамар гардида, барои ба ин жанр муроҷиат кардан ба дигарон илҳом бахшидааст. «Саргузашти ман»-и А. Лоҳутӣ, повестьҳои тарҷумаиҳолии С. Улугзода «Субҳи ҷавонии мо», Раҳим Ҷалил «Маъвои дил», Ч. Икромӣ «Устоди ман, мактаби ман, ҳуди ман» ва «Айёми ҷавонӣ»-и М. Миршакар мисоли ин қабил асарҳост.

Ёддоштнависӣ дар назм ҳам маком дорад. Бобҳои оид б: тарҷиман ҳоли А. Лоҳутиро дар достони ў «Парии баҳт», М.

Турсуизодаро дар «Ҳасани аробакаш» дидан мумкин аст. Достони F. Мирзо «Асрор» сар то сар манзумаи тарчимаҳолист.

**Фельетон** аз жанри хурдтарини асарҳои эпикӣ буда, аз қалимаи франҷавӣ — варақа гирифта шудааст. Фельетон чун як намуди маҳсуси

маколаи газетавӣ аввалин бор дар Франсия эҷод ёфта, дар он рафтори ношистон баъзе одамони бадкирдор ва ё ҳодисаҳои носолиму нодурусти ҳаёти ҷамъияти ҳаҷву истеҳзо мешавад. Фельетонро баъзан бо назм, аксар бо наср менависанд. Дар таърихи адабиёти советӣ фельетонҳои манзуми Д. Бедный, В. Маяковский ва С. Михалков, дар адабиёти тоҷик ин қабил осори М. Миршакар ва Б. Раҳимзода машҳуранд. Фельетоннависҳои номии мо Д. Заславский, Г. Рыклин, С. Наринъяни бо наср фельетонҳои байналхалқӣ навишта, сиёсати ҷоҳилони душманони ватани советӣ ва сотсиализмо шармандашу беобруй мекунанд. Михаил Колъцов ҳамчун фельетоннавис шӯҳрати маҳсус дорад. И. Шатуновский ва Г. Герасимов низ дар саҳифаҳои газетаи «Правда» ва «Советская культура» бо фельетонҳои байналхалқӣ доимо баромад мекунанд.

**Муросала** ё муросалат (муросалот—ҷамъ) низ ба жанрҳои хурди эпикӣ доҳил шуда, аз мактубнависӣ, мукотиба иборат аст. Мактуб ё номанависҳо дар байнини шоирону нависандагон ва санъаткорони ҳалқу миллатҳо аз қадим машҳур аст. Дар ин гуна муросалот бачуз муносибати шаҳсӣ ва рафоқат, инчунин мубоҳисаҳои эҷодӣ ва баҳодиҳӣ ба асарҳои якдигар, ки ба тақриз наздик аст, мушоҳида мешаванд. Дар муросаланомаҳо ба масъалаҳои гуногуни назарӣ-эстетикий низ даҳл карда шуда, як навъ таъсиргузорӣ ба усулу услуби ҳамдигар мавқеъ дорад.

Жанри муросала ҷо дар адабиёти Шарқ, аз ҷумла адабиёти классикию муосири тоҷик ва ҷо дар адабиёти русу Гарбии Аврупо фаровон истеъмол шудааст. Намунаи беҳтарини муросала дар адабиёти советии рус мукотибаҳои А. М. Горький — Ромен Роллан ва Анри Барбюс, М. Горький — А. Серавимович, Л. Леонов, Н. Тихонов ва дигарон дар адабиёти тоҷик мукотибаҳои С. Айнӣ — А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, А. Деҳотӣ ва дигарон мебошад.

Дар адабиётшиносии умумӣ навъи муросала эпистолярный жанр ном дорад.

**Повесть** маънои қисса ё ривоятро дошта, ҳамчун яке аз намудҳои асари эпикӣ аз ҷиҳати ҳаҷм ва қисматбандии (композиции) худ байнин ҳикоя ва роман меистад. Повесть, ки ҳаҷман аз ҳикоя калонтар аст, аз ҷиҳати соҳт ҳам мураккабтар мебошад. Агар дар ҳикоя ду ё се эпизод тасвир ёфта, тақдирӣ 3—4 нафар нишон дода шавад, дар повесть якчанд воқеа муҳокима шуда, як давран нисбатан хурди таъриҳӣ инъикос мегардад. Ҳамин таҳрик, силсилаи воқеаҳо дар повесть дарозтар ва микдори иш-

тироккунандагон зиёдтар мебошад. Бо вучуди он нависандаи повесть ба күшодани хислат ва сифатҳои ду-се персонажҳои асосӣ диккат дода, характери онро равшан мекушояд. Чунинанд асари А. С. Пушкин «Повестьҳои Белкин», асари Борис Полевоӣ «Достони марди ҳақиқӣ».

Дар адабиёти тоҷик повесть жанри нав буда, ҳамчун намуди наасри реалистӣ дар даврони соҳти сотсиалистии ҷамъияти мӯбо таъсирӣ адабиёти рус ва дигар ҳалқҳои ИҶШС ба вучуд омад. С. Айнӣ бо нахустин повести худ «Одина» (1926) ба ин жанр дар адабиёти советии тоҷик асос гузоштааст. «Марғи судхӯр» ном асари ҳаҷвии устод Айнӣ намунаи барҷастаи повесть мебошад. Дар ин повесть арафаи Револютсияи Қабири Октябръ ва Револютсияи ҳалқии советии Бухоро (1920) дар Осиёи Миёна нишон дода шудааст. Идеяи нависанда ва муносибати ў ба зиндагӣ ба туфайли образҳои манғию мусбат — Қорӣ Исмат, Арбобрузӣ, Раҳими Қанд, Ҳамроҳрафик, Мӯҳсин, талабаи мадраса, тарҷумон ва дигарон ифода гардидааст.

Байни ҳикояю повесть, повесту роман худуд гузоштан баъзан мушкил аст. Ҳикояҳо баъзан қалон ҳам мешаванд. Повестьҳои Гоголь «Хиёбони Нева», «Шинель» хеле хурд буда, повести А. Пушкин «Духтари капитан» аз романи Ю. Лермонтов «Қаҳрамони замони мӯ» қалонтар мебошад. Повести тарҷумаҳоили С. Улуғзода «Субҳи ҷавонии мӯ» аз романи Ч. Икромӣ «Ман гунахгорам» қалонтар аст. Дар адабиёти тоҷик «Ятим» (С. Айнӣ), «Ёрони боҳиммат» (С. Улуғзода), «Ҷавоби муҳаббат», «Тори анқабут» (Ч. Икромӣ), «Дар он дунъё» (Ф. Муҳаммадиев), «Осмони соғ» (Ю. Акобиров) ва дигарҳо ҳамчун повесть маълуманд.

Дар ҷараёни инкишофи жанри повесть дар адабиёти советӣ повестьҳои машҳури Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ Чингиз Айтматов (navисандаи қирғиз) роли қалон доранд. У ҳамчун нависандаи миллӣ дар повестьҳояш «Роҳи қаҳқашон», «Алвидоъ, Гулсарӣ!», «Турнаҳои навбаҳорон», «Киштии сафед» (1970) аз ҳаёти ҳалқи худ ва таърихи сиёсату маданияти Қирғизистон нақл мекунад. Повести оҳирини нависанда «Саги маллаи дар соҳили баҳр даванда» (1977) ба ҳалқи хурди Шарқи Дури Советӣ — нивхҳо баҳшида шудааст. Дар ин повестҳо яккатор масъалаҳои муҳимми умумииинсонӣ, одобу аҳлоқи одами оҳири асри XX ба муҳокимаю таҳлил омадаанд.

**Роман** калимаи франсавӣ буда, дар асл маънои асарҳои ба забони романӣ (франсавӣ, италёвӣ ва португалӣ) навишташударо дошт.

Сонӣ, роман ҳамчун асари қалони бадеи эпикии хеле писандида ва пахнгардида, эътибор пайдо кард. Дар роман роҳҳои гуногуни ҳаёти шаҳс ва муносибатҳои мураккаби ў бо ҷамъият ва одамон тасвир мебад. Роман ҳамеша зиддияти тезутунди намояндагони синфҳо ва табакаю тоифаҳои гуногуни ҷамъиятро фаро мегирад. Дар роман риштai такдири

бисъёр персонажҳо баҳам печ меҳурад ва дар тасвири одамон характерҳои типӣ бо таърихи пешравиашон комилан нишон дода мешаванд. Роман, ки дар инъикоси зиндагӣ ва ё ягон давр имкониятҳои фаровон дорад, назар ба ҳикояю повесть бо якчанд плану накшা сохта мешавад. Образҳо дар роман бо характеристикии мураккаби худ фарқ мекунанд; иштироккунандагони зиёде ҳартарафа таҳлил ёфта, ҳам дар ҳаёти чамъияти, ҳам дар ҳаёти шахсӣ ва оиласвиашон акс мейбанд. Проблемаҳои бузурги рӯзгор дар роман бо соҳт ва сюжети мураккаб муҳокима шуда, фикру ғояи нависандо бо мукотибаю муқолимаҳо, дафтариҳои хотира, ҳикоя, рӯҷӯи лирикӣ ва ғайра баён мегарданд.

Ба ҳамин тарик, ҳусусиятҳои романро ин тарик муайян кардан лозим аст; 1) тасвири бавусъати ҳаёт; 2) ҳарҷониба истифода бурдани воситаҳои тасвири бадеӣ; 3) серплани варварӣ; 4) дар процесси пешравию тараққӣ инъикос намудани воеаҳои одамон; 5) ба ҳаёт ҳеле наздику будани тасвири ҳодисаҳо.

Таърихи ба вуҷуд омадани роман ҳеле дуру дароз буда, ба замонҳои Юнони қадим тааллук дорад. Романҳои он замон асосан ба ҳаёлу афсона ва аҷоиботу ғароибот такя дошт, тасвири масъалаҳои таъриҳи тобеи шавку табъи нависандо буд. Андаке дертар, дар асрҳои II—III милод ду намуди роман пайдо мешавад; романҳои ҳаҷвӣ ва романҳои ҳаёти орому осоиштаро васиф менамоянд. Ниҳоят, дар асрҳои XII—XIII ин жанри асари эпикӣ дар Аврупо инкишоф ёфта, ба корнамоиҳои сипоҳиён (рыцарьҳо), ба пахлавонӣ ва баҳодурии онон баҳшида мешавад. Чунин романҳо маҳсусан дар мамлакатҳои Германия ва Франсия нашъунамо ёфта, ҳамчун воситаи мубориза бар зидди идеологияи феодалию калисой истифода мегарданд.

Романи реалистӣ, ки бо решаваш ба романҳои ҳозир замон наздикий дорад, дар асрҳои XVIII—XIX пайдо мешавад. Асри XVIII — арест, ки тартибу низоми феодалий дар Аврупо барбод рафта, буржуазия дар айни болоравиаш буд. Дар ибтидои пайдоиши худ роман равияни сентименталий (риққатоварар — раҳму шафкатпарастӣ)-ро паси сар карда, тадриҷан ба жанри ҳартарафа бои соҳибиҳтиёр мубаддал гашт. Бо мурури замон вай то ба дараҷаи реализми танқидӣ расид. Роман тадриҷан ба ҷони тасвири воеаҳои мочароҷӯёна ва аҷоиботу ғароибот, тасвири воеаҳои иҷтимоиро дар бар гирифт.

Романи реалистӣ дар асрҳои XVIII—XIX дар Руссия ва Аврупо ҳеле тараққӣ кард. Нарежный, Пушкин, Лежечников, Вл. Одоевский, Полевой, Загоскин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Чернышевский, Л. Толстой, Писемский ва яккатор дигар нависандагон — дар Руссия; Жан Жак Руссо, Жорж Санд, Флобер, Стендаль, Дюма, Золя, Бальзак — дар Франсия; Ричардсон, Вальтер Скотт, Диккенс — дар Англия; Новалис, Томас Манн ва Генрих Майн — дар Германия; Марк

Твен, Фенимор Купер, Джек Лондон — дар Штатхой Муттахидай Америка; Мандзони — дар Италия ва бисёр дигар нависандагони адабиёти русу ҷаҳонӣ сад ва ҳазорҳо роман эҷод намудаанд. Дар ин романҳо манзараҳои васеи ҳаёти чамъиятии замони ин нависандагон ба шакли бадей инъикос ёфтаанд.

Роман дар адабиёти тоҷик шакли ба ҳуд хос дошт. «Хираднома», «Кобуснома», «Синдбоднома», «Искандарнома», «Бахтиёрнома», «Абӯмуслимнома», «Доробнома», «Қаҳрамоннома», «Самаки айёр» ва дигарҳо чун сарчашмаи анъанаҳои миллии наасри бадей боиси намовариҳои романи ҳозираи тоҷик шуданд. Вале романни имрӯзai тоҷик якбора ба вучуд наомадааст.

Пас аз Революцияи Социалистии Октябрь барои ташаккули романни адабиёти советии тоҷик анъанаҳои пешқадами романҳои революционии рус ва Аврупо таъсири калон гузоштаанд. Якӯмин романни тоҷикий «Доҳунда»-и С. Айнӣ лар мавзӯи ҳалқ ва революсияи навишта шудааст. Асарҳои Ҷ. Иқромӣ «Шодӣ», «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Таҳти вожӯғун» ва «Ҳатлон», Р. Ҷалил «Одамони ҷовид» ва «Шӯроб», С. Улуғзода «Навобод», «Восеъ» ва «Фирдавсӣ», Р. Ҳодизода «Ситора дар тирашаб», Ф. Ниёзӣ «Вафо», «Сарбозони бесилоҳ» ва як катор дигар романҳои замони советии моанд, ки ҳар қадоми онҳо як фосилаи таърихи ҳаёти ҳалқи тоҷик, мубориза, рӯҳи инсонпарварӣ ва меҳнатдӯстии ўро бо таҳлили чуқур нишон додаанд.

Вақто ки дар роман воқеа ва ҳодисаҳои зиёде аз рӯи материялҳои зиндагӣ ба ғояти мураккабиаш нишон дода шуд, як давраи қалони таъриҳи бо ҷангу ҷидолҳои синғӣ ва мафқуравӣ, бо задухӯрдҳои драмавӣ ва фоҷиавӣ баён мегардад, онро **романи эпопеяӣ** меноманд. Чунинанд романҳои ҷандҷилдаи Л. Толстой «Ҷанг ва сулҳ», М. Горький «Ҳаёти Клим Самгин», М. Шолоҳов «Дони ором», А. Толстой «Роҳи мусибату қулфат», А. Серафимович «Сели оҳанин» ва С. Айнӣ «Ғуломон». Баъзан романҳои «Емельян Пугачев»-и В. Шишков ва «Гвардияи ҷавон»-и А. Фадеевро ҳам эпопея меноманд.

Ба эпопея силсилаи романҳо низ дохил мешаванд. Мисоли намоёни силсилаи романҳо асарҳои нависандай реалисти Франсия Оноре де Бальзак мебошад, ки бо номи **«Мазҳакаи одамон»** (**«Человеческая комедия»**) маълум ва машҳур буда, зиёда аз 20 ҷилдро дар бар гирифта аст.

Баъзан қаҳрамонҳои як роман дар романни дигар иштирок карда, боиси муттаҳидии соҳту сюжети ҳар дуи онҳо мешаванд. Ин ду романни ба ҳам алокаманд дилология (романи дугона), се романни ба ҳам алокаманд трилогия (романи сегона), ҷор романни ба ҳам пайваста тетралогия (романи ҷорғона) номиданд мешаванд. Мисоли дилология романни нависандай маъруфи қазок Мұхтор Аvezov «Абай» ва «Роҳи Абай», романни дугонаи Раҳим Ҷалил «Шӯроб», романҳои дугонаи М. Ҳочаев «Об-рӯший» ва Р. Ҳодизода «Ситора дар тирашаб» ва «На ситораҳо ме-

резанд» мебошанд. Мисоли равшани трилогия романҳои нависандай машҳури руси асри XIX И. Гончаров «Таърихи оддӣ» (1847), «Обломов» (1859) ва «Партгоҳ» (1869), асарҳои романнависони мусоир А. Толстой «Хоҳарон», «Соли хаждаҳ» ва «Субхи тира», ки таҳти унвони «Роҳи мусибату кулфат» ҷамъ омадаанд, романи сегонаи К. Федин «Шодиҳои нахустин», «Тобистони файриодӣ» ва «Гулхан» мебошанд. Асарҳои С. Айнӣ «Одина», «Доҳунда» ва «Ғуломон» як шакли ба ҳуд хоси романи **сегона** буда, ҳалқ қаҳрамони асосии онҳост. Ҳалқ дар муборизаи исроркоронаи ҳуд дар роҳи озодию истиқлолият ҳамчун меҳвари асосии ин се асари эпопеяйӣ онҳоро бо якдигар пайвастааст. Асари Ҷ. Икромӣ «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Буҳоро» ва «Таҳти вожгун» **романи сегона** буда, ҳусусиятҳои эпопеяйӣ дорад. Қаҳрамонони асосии он Ҳайдаркул, Фирӯза, Асо, Қаримҷон ва дигарон аз аввал то охири роман тадриҷан дар тараққӣ маънавиашон нишон дода шудаанд.

Яке аз романнависони бузурги адабиёти мусоири қазок Абдулалил Нурпеисов ба шумор меравад. Ӯ ба ҳар як китоби **трилогияи** ҳуд «Хун ва арак» номҳои алоҳида додааст; «Говгум», «Сарсонию саргардонӣ», «Завол». Ҳар яки ин китобҳо як давраи ҳаёти ҳалқи қазокро дар бар гирифтааст. Романҳои Ю. Акобиров «Замини падарон», «Норак» ва «Водии муҳаббат» намунаи **романи сегонаест** дар мавзӯи замонӣ, ки ба азҳудкунии заминҳои навкораму водиҳои Ваҳшу Бешкент ва иншоти ГЭС-и Норак баҳшида шудааст.

Силсилаи романҳои нависандай маъруфи советӣ Мариэтта Шагинян, ки ба муносибати 100-солагии В. И. Ленин эҷод шуда, аз таърихи зиндагии оилаи Ульяновҳо ва ҳаёту фаъолияти доҳӣ нақл мекунад, аз чор китоб иборат аст. Ин асар мисоли хуби **тетралогия (романи чорғона)** мебошад; «Тавлиди писар» («Оиласи Ульяновҳо»), «Умумироссиягии якумин», «Билети таъриҳ» ва «Чор сабаки Ленин». Дар ин эпопея ҳалқ ҳамчун қаҳрамони асосӣ ҳурӯҷ мекунад. Омма бо сарварии доҳии ҳуд табаддулоти бузурги таъриҳӣ ба амал меоварад. Вале нависанда бачуз шахсони таърихии ҳақиқӣ барои равшантар ифода намудани нуқтаи назари ҳуд боз персонажҳои ҳаёлиро ҳам ба асар доҳил мекунад. Горький қайд намудааст, ки дар эпопея таъриҳҳои ҳозирзамон баҳам омехта мегарданд.

Романҳои бо назми таснифёфта низ баъзан ба эпопея мубаддал мегарданд. В. Ф. Белинский чунин асарҳоро қуллаи назми эпикӣ, «точи санъат» шуморидааст. Зоро ки нависанда дар ин гуна асарҳои лаҳзашои муҳимтарини таърихи миллат, ходимони барҷастаи вай ва воқеаҳои қаҳрамононаро тасвир карда, дар айни замон ин ҳамаро бо эҳсосоти шаҳсӣ-субъективии ҳуд зебу зиннат медиҳад. Аз ин ҷиҳат эпопея ҳусусиятҳои назми лирикиро пайдо мекунад, ки он дар руҷуъҳои лирикии зиёде ва тасвиғи тасвири одамону воқеаҳо ҳувайдост. Чунинанд **рома-**

ни манзуми А. Пушкин «Евгений Онегин». Дар адабиёти точик «Аз Ганг то Кремль»-и М. Турсунзода, «Дашти лаванд»-и М. Миршакар ва достониFaффор Мирзо «Фарзанди ҳукумат»-ро романҳои манзум донистан мешояд.

Романҳо аз рӯи мавзӯоти асосии худ ва тарзу тарики ҳалли он, чунон ки дар боло ишора рафт, як чанд ҳел мешаванд: таърихии революционӣ, таърихии қаҳрамонӣ, оиласии майшӣ, илмии фантастикӣ, тарҷимиаҳолӣ, романи сиёсӣ, мочароҷӯёна ва ғайра. Ғайр аз яккатор романҳое, ки боло зикр шуд, романҳои Чернышевский («Чӣ бояд кард?») Л. Н. Толстой («Анна Каренина»), Чек Лондон («Пошнаи оҳанин», «Мартин Иден»), Вальтер Скотт («Айвенго»), Горький («Модар», «Кори Артамоновҳо»), Юрий Тынянов («А. С. Пушкин», «Кюхля», «Вафоти вазири муҳтор») ва ба амсоли онҳо низ ба ин ё он қабил романҳо мансубанд. Дар адабиёти советӣ роман аз ҳар ҷиҳат такмил ёфтааст. М. Горький, Сергеев-Ценский, К. Федин, М. Шолохов, Л. Леонов, А. Фадеев, Қ. Симонов, С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, Раҳим Ҷалил, С. Улугзода, Ф. Ниёзӣ, Муҳтор Авезов, Мӯсо Ойбек, Абдулло Қаҳҳор, Аскад Муҳтор, Собит Муқанов, Верди Карбобоев, Чингиз Айтматов, Костантин Гамсаҳурдия, Петро Панҷ, Наири Зарьян, Стефан Зоръян, Сулаймон Раҳимов, Андрей Упит, Фёдор Абрамов, Сергей Залъгин, Юрий Бондарев, Семен Бабаевский, Георгий Марков, Александр Чаковский, Пётр Прокурин, Владимир Тендряков, Юрий Рытхеу, Василь Быков, Олесь Гончар ва дигар романнависони миллӣ ин жанро барои инъикоси таърихи гузаштаи ҳалқи мо ва ҳоёти мусоирони советии мо, ки бинокори ҷаҳони наванд, бомуваффақият истифода бурдаанд ва мебаранд.

Реализми сотсиалистӣ, ки методи адабиёти пешқадамтарин ва революционитарини адабиётҳост, истеъмоли шаклҳои гунонги романро раво мебинад. Аҳамияти асар, қабл аз ҳама, дар мазмуни он аст. Адибони советӣ бо шаклҳои бои рангоронг идеяҳои одамони даврони сотсиализм ва сарсабзиҳои онро месароянд. Масалан, романҳои нависандай машҳури мусоирин рус Юрий Бондарев «Соҳил» ё «Интихоб» барои кушодани мавзӯи ватандӯстии ҳақиқии одами советӣ, олами маънавӣ-психологӣ ва ҷустуҷӯҳои фалсафии фардро ба таҳлили тадқик мегирад. Чунинанд романҳои Г. Марков («Сибирь»), П. Прокурин («Тақдир»), В. Распутин («Мӯҳлати оҳирин»), эпопеяи В. Смирнов («Кашфи ҷаҳон»), сегонаи Ф. Абрамов («Пряслиниҳо»), романи С. Залъгин («Комиссия»), сегонаи А. Чаковский («Ғалаба») ва баъзеи дигар, ки воқеаҳои солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва замони осоиштаю маданияти нави ҳоҷагин ҳалқро дар бар кардаанд.

Дар байни романҳои ҳозирзамонӣ романни Чингиз Айтматов «Дуроҳай буронӣ» (ва аз қарн ҳам тӯлонтар буд, он рӯз—1982) ҷолиби дикқат аст. «Проблемаҳои муҳимми ҳастии инсон дар ин роман,— навишиштааст олим,— аз ботин тасвир шуда,

дар мисоли тадқики бадеи характерҳои одамоне, ки Замиң дар души онон истодааст, ҳалли худро ёфтаанд»<sup>1</sup>. Навоварин романи муосир дар мисоли ин асари назарписанди Ч. Айтматов ва романни «Зеркунда»-и (1986) у ҳувайдост.

Романи Р. Ҳодизода «Ситорае дар тирашаб» (1989—1991), ки дар тақдирни тараққии романни таърихии тоҷик сухани тоҷаест, ҳусусиятҳои таърихӣ-хроникаӣ ва таърихии тарҷима-ҳоӣ дошта, бо андешаю муҳокимаҳои реалистӣ ва фалсафиаш рӯ ба ҳозирзамон овардааст.

Солҳои охир адабиёти советии тоҷик бо романҳои нав ғардид, ки онҳо ба қалами Муҳиддин Ҳоҷаев «Нанг ва номус» 1984, «Ростиро завол нест»—1985), Сорбон («Актёр»—1984), Юсуф Акобиров («Дунъё ба умед»—1985, «Ҷонфид»—1990), Ӯрун Қӯҳзод («Ҳам куҳи баланд, ҳам шаҳри азим»—1986), Ҳилолиён Аскар («Ашки сари мижгон»—1987), Саттор Турсун («Се рӯзи як баҳор»—1988). ва Расул Ҳодизода «На ситораҳо мерезанд» (1991) тааллук доранд. Ҳар қадоме, бешак, бо завқу сулуки навҷӯй ва ҷаҳонбинии фардии муаллифон ҷолиб буда, ақсари ин романҳо ба маҷрои ҳучҷатписандӣ равон гаштаанд, проблемаҳои муҳимми гузаштаю ҳозирзамонро ба андеша гирифта, ба мавзӯъҳои табаддулоти ҳаётӣ ҳалқи советӣ, ҳалқи тоҷик ва корнамоиҳои ӯ даҳл кардаанд.

## ЛИРИКА

**Таърихи пайдоиш ва тараққии лирика** Лирика, байъд аз эпос, чинси дуюми адабӣ ме-бошад. Вай низ, чунон ки боло қайд гардид, намуд, жанр ва шаклҳои гуногун дорад. Яке аз ҳусусиятҳои фарққунандай лирика ҳамин, ки ҳаёт ва ҳодисаҳои зиндагию табиат дар он на бо баёни бевоситаи воеҳаҳо ва саргузашти одамон, балки тавассути изҳори ҳиссиёту таассури шоир изҳор мешавад.

Асарҳои лирикӣ асосан бо назм эҷод мегарданд, ҳарчанд ки лавҳаҳои лирикӣ дар наср ҳам дида мешавад. Шоир низ дар асари лирикӣ ҳамон ҳодисаҳои ҳаётӣ ва воеҳаҳои зиндагиро, ки повесту романнавис менависад, ба муҳокима мегирад. Вале шоир одамон, муносибати онҳо, ҳаракат ва амалиёти онҳоро бо наклу ривоят не, балки аз рӯи эҳсосу андешаи худ, ошӯбу ғаләни қалбаш нишон медиҳад. Ҷӣ қадаре, ки олами эҳсосоту ҳаяҷони шоир пурҷӯш, доиран фаҳмишу донишаш васеъ ва эътиқоди партинявш кавӣ бошад, айнияти ҳаёт ва воеҳаҳо низ ҳамон қадар мукаммалтар намоён мегарданд.

Инак, дар асари лирикӣ, шоир ҳамчун субъект — шахс, фард, муносибаташро ба зиндагӣ тавассути аҳволи рӯхия вӣ қайдӣ шуда, аз ҳамин гӯшаш назар ба ҷиҳат-

<sup>1</sup> Г. В. Ломидзе. В поисках истины и человечности.— Социалистический образ жизни и развитие советской литературы. М., 1983, стр. 74.

ҳои умумӣ ва фардии воеаю ҳодисоти объективӣ, яъне олами беруниӣ, баҳо медиҳад. Лирика, ки асосан бо хиссииёти одамӣ бештар сару кор дорад, шоир шавқу завқашро бевосита «бо фактҳои шууронаи ҳаёташ...», бо тамоми захираҳои маълумоти объективии<sup>1</sup> дар ихтиёри ў буда ифода менамояд. Барои мисол ба шеърҳои А. Пушкин «Ба Чаадаев», «Ба Сибирь» муроҷиат кунем, таваҷҷӯҳ ва ҳамдардии ў ба декабристон ва адовари оштинопазираш нисбат ба ҷабру зулму крепостнойдорон равшан мегардад. Чунин шеърҳои шӯрангезро бар зидди ситаму ситамгарон ва дину шариат дар ашъори дилписанди Ҳофизу Камол, Мушфиқиу Сайидо ва дигар классикони мо ёфтани мушкил нест. Мирзо Турсунзода дар вазъияти бесарончомии асри пурошӯби мо муносибаташро ба сулху амнияти ҳалқҳо дар шеъри «Суруди сулҳ» бо воситаю образҳои лирикӣ баён кардааст;

Менависам ман суруди сулҳро бо хуни дил,  
Бо тапиданҳои беороми рӯзағузуни дил,  
То яроқи тез гардида ба дasti дӯстон  
Чангчӯёро кунад шармандаи рӯи ҷаҳон,  
Дӯстони сулҳро то баҳшад он илҳоми нав,  
Минбари нав, нутқи нав, аз фатҳи нав пайғоми нав...

Дар ин парча чун дар тамоми шеъри «Суруди Сулҳ» хонанда на факат аз сӯзу гудози дили ноороми шоир ва «тапиданҳои рӯзағузуни дил»-и ў пай мебарад. Дар паси ҳар мисраву байт мақсади сулҳпарварии суханвар вა ба ин роҳ дигаронро дашват кардани ў ниҳон аст. Тарафҳои гуногуни ҳаётро мисли эпиканавис амиқ омӯҳтани лирик М. Турсунзода ба ў қўмак расонидааст, ки завки гражданиашро аз ҷиҳати идеявӣ бардам зоҳир намояд.

Дар лирика агар хиссииёти таассуроти шахси тасвирёбанда (шоир ё қаҳрамони лирикӣ) ба моҳияти соҳти рӯҳии одами советӣ мувоғик ояд, хиссииёт ва таассуроти типӣ ба шумор меравад. Бехтарин шеърҳои лирикӣ замони мо ҳамеша ба процесси зиндагии пурталотуми ҳозирзомон даҳл карда, лаҳзахои муҳимми диккатчалбунаандай ҷамъияти моро ба муҳокимаи умум пешбарӣ менамояд. Аз ин рӯ масъалаи типӣ ва таҷассумоварӣ дар лирика маҳсусан аҳамияти қалон пайдо мекунад.

Барои ба вучуд овардани характеристи типӣ дар лирика шоир фактҳои ҳаёти ҷамъиятиро бо воситаи эмоцияи (эхсосоти) рангинаш ба тарики ҷамъияти бадей баён менамояд. **Мазмунни асари лирикӣ факат ба воситаи ҷамъъаст ва хулосаҳо аз ҳудуди олами ботинии шоир берун омада, зимнан ифодаи хиссииёти характеристики одамони муҳити муайянни ҳаёт мешавад.** Шоирин бузург,— навиштааст В. Г. Белинский,— дар бораи шахсияти ҳуд гап зада истода, дар бораи умум — дар бораи

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочин., т. V, М., 1954, стр. 49.

инсоният сухан меронад, чунки табиати ў ҳамай он чиро, ки инсоният бо вай зиндагӣ мекунад, дар худ ҷо додааст. Бино-бар ин дар ғаму андӯҳи ў ҳар кас ғаму андӯҳи худро меби-над, дар рӯҳи ў ҳарро меби-над ва дар шаҳси ў на факат шоир, балки инсон — бародари худро дар олами баша-рият меби-над.

Лирика дорон ҳусусиятҳои таърихист. Эътибори он дар муҳити конкрети даврон зуҳур меёбад, зоро вай саргузашти одами замону муҳити муайянро ба тасвир мегирад. Аз ин рӯ лирика зиддиятҳои дар ҷамъият мавҷударо ба воситаи фикру андешаи шоир, ба воситаи муҳокима ва нуктаи назари ў ифода мекунад. Назми бузурги рус, форсу тоҷик ва умуман ҳамай ҳалкҳо ҳамеша дар лирика олами начиби эҳсосоти инсониро нишон дода, бар зидди бемурувватии замон, бетартибию ҳаробко-риҳо садои эроду эътиroz баланд кардааст. Дар лирикаи Гёте, Байрон, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Маяковский, Айнӣ ва Ло-хутӣ ҳамеша овози балвогаронаи равшанфирони замони он-ҳо шунавида мешавад. Ин ҳусусият ҳоси лирикаи бузургони адабиёти форсу тоҷик ва дигар ҳалқу миллатҳо низ мебошад. Дар манзума ва ғазалҳои Камол ва Ҳофиз, Чомӣ ва Сайдо, Шоҳин, Ҳамза, Абай, Махтумкулӣ, Фузули, Аветик Исаакян ва дигарон он қадар фикрҳои амиқи зиддизамонавӣ дида меша-шаванд, ки шарҳи онҳо дар ҷандин асари ҷаҳон мегунаҷад. Барон мисол ба рубоии зерини У. Ҳайём муроҷиат мекунем;

Эй даҳр, ба кардаҳои худ мӯътарифи,  
Дар зовияи<sup>1</sup> ҷавру ситам мӯътакифи<sup>2</sup>.  
Немат ба ҳасон диҳию заҳмат ба қасон,  
Зин ҳар ду бурун най, ҳарӣ ё ҳарифи.

Е ба ин ду шоҳбайти ғазалҳои Ҳофиз рӯ меоварем;

Ин чӣ шӯрест, ки дар даври қамар мебинам,  
Ҳама оғоқ, пур аз фитнаву шар мебинам.

Ман ки имрӯзам бихишти нақд ҳосил мешавад,  
Ваъдаи фардои зоҳидро ҷаро бовар кунам!

Дар ин рубоии Ҳайёму байтҳои Ҳофизи мазмуни ошкори иҷтимоӣ ифода ёфта, ба дод омадани одамони равшанфир аз даҳшати замони феодализм, дину шариат ва мутаассибини ҷоҳил баён гардидааст. Ғазали Сайдои Насафӣ, ки матлааш «Дар баҳор аз фока ранги заъфарон бошад маро, Переҳан бар дӯш аз барғи ҳазон бошад маро» мебошад, низ ҷонни мазмуни амиқи сотсиалий дорад ва аз вазъияти ногуво-ри аҳли меҳнат ва илму дониш дар он замонҳо дарак медиҳад.

Агар аз асарҳои лирикони охири асри XIX ва ибтидои асри XX ба «Мусаддас»-и шоирни пешқадам Муҳаммад Сиддиқи Ҳай-

<sup>1</sup> Зовия — кунҷ, гӯша, канор.

<sup>2</sup> Мӯътакиф — гӯшанишини, хилватнишини, танҳонишини.

рат мурочнат кунем, мебинем, ки чӣ тариқ тавассути баёни ҳиссу фикри шахсии шоир идеяи муайянни чамъияти ва холу ахволи одамони мутараккӣ дар Бухоро амирӣ ифода ёфтааст.

Яке аз ҳусусиятҳои муҳимми лирика, ки дар шаклан ҳарактери субъективӣ доштани он аст, вокеа дар вай аз номи «ман», яъне аз номи худи шоир баён мегардад. Инро ҳам дар «Муссадас»-и Ҳайрат ва ҳам дар ғазали Садриддин Айнӣ «Гули сурҳ» дидан мумкин аст;

Рози дил мегуфтам, ар як маҳраме медоштам,  
Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам.  
Дар шаби ҳичрон намешуд заҳми дил реши равон,  
Гар зи васли як париӯр марҳаме медоштам.  
Мехнати гетӣ ба талкӣ кай рабудӣ чони ман,  
Бӯсае гар аз лаби исодаме медоштам.  
Аз тамошои «Гули сурҳ» аз чӣ мемондам чудо,  
Гар ба каф чун аҳли олам дирҳаме медоштам...

(С. Айнӣ)

Дар ин ғазали лирикӣ сухан аз номи шоир рафта бошад ҳам, vale он рӯҳияи камбағалбачагони даврони феодалий, маҳрумияти онҳоро ба сабаби қашшоқӣ аз қайфияти зиндагӣ, иду тамошои «Наврӯзӣ», «Гули сурҳ» ва сайрҳои ҳалқӣ ифода менамояд. Ҳамин ҳолат айнан дар шеъри М. Турсунзода «Водии Ҳисор», Б. Раҳимзода «Чароғи адлу хирад» низ ба назар мерасад.

Баъзеҳо тасдик карданӣ мешаванд, ки гӯё лирика бе образ мешавад. Ин нодуруст аст. **Образ** дар асарҳои лирикӣ низ мавкеи муҳим дорад, vale на ба он тарике, ки дар роману повесть ба назар менамояд. Дар асарҳои эпикӣ портрет — қиёфаю ваҷоҳати одамон, рафтору кирдори онон ва муносибатҳон онон васеъ ва пурра ба тасвир меоянд. Аммо дар лирика ҳонанде аз тасвири таҳсину нафрот, ҳурсандию маҳзунӣ, ҷидду ҷаҳд, саъю қушиш ва дигар вазъияти рӯҳии шоир ба ҳуд образро тасаввур менамояд. Масалан, аз ҳар мисрау байти лирикаи Лермонтов норозигии ў аз муҳиташ, қаноат ҳосил накардани вай аз шароитҳои зиндагии дворянӣ, туғёни рӯҳиаш ва тақозои мубориза ба назар намоён мегардад. Ҳуди ҳамин образи қаҳрамони лирикиро барои ҳонанда равшан месозад. Шеърҳои лирикии Лермонтов «Бодбон», «Коч», «Се нахл», «Баландӣ», «Орзу», «Баллада» ва ғайра дурустии ин фикрро тасдик мекунанд.

Асарҳои лирикӣ дар тарзу услуби тасвир як чанд хел мешаванд; **субъективӣ, объективӣ, субъективию объективӣ**. Ҳангоме, ки дар лирика ҳиссиёти шоир ё одамони дигар мувоғики вазъияти типии ҳаётӣ вокея тасвир ёфт, он лирикаи объективона аст. Мирсаид Миршакар дар шеъри лирикиаш «Олами оддии ҳинд» сӯзу гудози ҳиндиро дар ҳусуси ба ду доминион<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. Доминион — давлати муҳтор дар империяи Британияи Кабир.

таксим шудани ватани ў объективона ва бевосита ин тавр тас-  
вир кардааст;

— Ватани мо, ки хаст Хиндустон,  
Дили мо ўст!

Англисихо —

Пора кардандин ин дили моро  
Ба ду ҳисса — ба Хинду Покистон.  
Дили мо пора гаштааст, аммо  
Метапад дар миёни оташу дуд,  
Хонда лаънат ба душманони худ,  
Чустучу мекунад давояшро...

Дар ин шеър меҳру муҳаббати Миршакар нисбат ба ҳалки  
хинд ва нафрати ў ба ситамгарон аз номи одами оддии хинд  
ба тарзи ошкор, рўйрост ифода гардидааст.

М. Турсунзода дар «Боғи муаллақ» муҳаббаташро ба ҳал-  
ки хинд ва адоваташро нисбат ба мустамликадорон ба воси-  
ти тасвири манзараҳои дилкаши боғ, нокомии заҳматкаши  
хинд ва ғуруру ҳудписандии аҷнабиёни ноҳонда нишон дода-  
аст. Ба ҳам оmezish ёфтани эҳсосоти субъективона объекти-  
вони шоир муносибати ўро ба воеаҳо равшан месозад.

Дидаам дар Бомбай боғи муаллақ чун биҳишт,  
Бо қалам тавсифи онро кай тавонад кас навишт...  
Дидаам ду боғ ман, ду гунбази сабзу кабуд,  
Дар баланди он якею вон дигар дар об буд.  
Ногаҳон аз Ғарб омад киштии бегонагон,  
Гашт вайрон акси боғи сабз аз он бори гарон...

Дар ин парча маҷмӯи ҳиссиёт — оҳанги маҳзунию малуӣ,  
тааҷҷубу таҳайю, ҳашму ғазаб якчоя ба ҳам омехта, идеяи  
давом додани муборизаро талқин мекунад.

Дар ин маврид бояд ҳамиро ҳам гуфт, ки чун дар илми  
фалсафа, дар назм ҳам қонунияти ҳулосаҳои нақлӣ ва қӣӣ  
хос аст. Шеъри объективона гуфташуда, ки аксар беистифодан  
образи бадей ва воситахои тасвир ба шакли нақл меояд, хо-  
нандаро низ ба ҳулосаҳои нақлӣ водор мекунад. Чунин услуби  
баён дар илми шеършиносии умумӣ **автология**<sup>1</sup> ном дорад. Ин  
калимаи юнонӣ **авто + логос** аз калимаҳои худ ва сухан тар-  
киб ёфта, айнан маънои «суханиҳудӣ» (ба иборан русӣ —  
«самословие»)-ро дорад. Ҳамин тавр, услуби автолоғия ка-  
лимау таъбирҳоро ба мағҳуми айнияташ, яъне бевосита ба  
кор мебарад. Бо ин услуб бобҳои ҷудогони романи манзуми  
А. Пушкин «Евгений Онегин», шеъри машҳури Лермонтов  
«Васият», шеъри К. Симонов «Хотираи Борис Горбатов», «Мар-  
сия»-и С. Айнӣ навишта шудаанд. Шеъри боло зикршудаи М.  
Миршакар «Одами оддии хинд» намунаи возеҳи ин услуб аст.  
Дар адабиёти советӣ бисёр шеърҳои сиёсии Д. Бедний, В. Мая-  
ковский, А. Твардовский, К. Симонов ва дигарон бо шакли ав-  
тология эҷод шудаанд. Шиори В. Маяковский «Мо дар таколӯи

<sup>1</sup>. Нигаред: А. Қвятковский. Поэтический словарь, М., 1966, стр. 7—10.

нутки айниу уръён ҳастем» дар солҳои револютсия ва ҷангҳои граждани бисёриҳоро ба роҳи услуби автолоғӣ оварда буд. Автологияи бадей акси металогия аст.

Металогия<sup>1</sup> аз калимаҳои юнонӣ **мета + логос** таркиб ёфта, маънии сухани **бавоситагиро** дорад. Шоир бо ин услуб мақсаду нияташро на бевосита, балки ба воситаи образҳои бадей ва воситаҳои тасвир — тавсифу ташбех, истиораю рамз, мачозу қиноя, муқоясаю муқобала, муболағаю ифроқ мефаҳмонад. Бо хусну тароват, тобишу ифодаҳои ҷаззоби бадей фикр рондân — ҳосияти санъатварӣ ва тасвиркории шеъру шоирест. Суҳанварони машхури ҷаҳон ба услуби металогӣ ҳарф заданро авлотар дониста, аксар бо ин тарзу тарик мероси гаронбаҳо бокӣ гузаштаанд. Бештари шеъру достонҳои Ҳомер, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Петрарка, Шекспир, Байрон, Шиллер, Низомӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода, М. Қаноат, Лоиқ ва дигарон бо ин услуби пурэъчозу эъзоз гуфта шуда, писанди ҳонандагони миллату ҳалкҳо гардидаанд. Дар адабиёти советии тоҷик достонҳои А. Лоҳутӣ «Точ ва байрак», «Се қатра», «Парин баҳт», М. Турсунзода «Садои Осиё», «Чароғи абадӣ», М. Қаноат «Сурӯши Сталинград», «Ситораи Исмат» ва баъзеи дигар мисоли мӯътамади услуби металогист. Дар шеъри зикрёфтани Турсунзода «Боғи муаллақ» синтези (омезиши) ин ҳар ду услуб равшан ба назар мерасад. Тамоми шеър ба услуби металогия гуфта шуда, ҷаҳор байти охир («Ногаҳои аз Ғарб омад...») характеристи автолоғӣ дорад. Дар ин мисраҳо макру фиреб ва сиёсати империализми мустамлика параст ифшо мешавад.

Дар шеърҳои лирикии шоирони советӣ баъзан колективи одамон, ҳалқ иштирок мекунад. Дар ин гуна асарҳо хислатҳон намоёни ҷамъияти мо инъикос меёбанд. Мисоли равшани ин дар адабиёти советии тоҷик мактуби бинокорони роҳи Ҷушанбе — Помир мебошад, ки дар соли 1940 навишта шуда буд. Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватани чунин мактубҳои манзуми коллективӣ боз ҳам инкишоф меёбанд. М. Турсунзода ва А. Деҳотӣ мактуби ҷанговарони тоҷикро ба ҳалқи тоҷик ба назм оварда буданд. А. Лоҳутӣ мактуби ҳалқи тоҷикро ба ҷанговарони тоҷик тартиб дода буд.

Ба такозои замони мо, ки суръати тараққиёти ҳаёт, илму техника ва адабиёту санъат бағоят бузург аст, лирикаи «соғ субъективона» ҷои ҳудро ба лирикаи файласуфона дода, баъзе ҳусусиятҳои дигар ҷинсу намудҳои адабиро аз ҳуд карда истодааст. Ю. И. Суровцев дар яке аз мақолаҳояш дуруст қайд кардааст, ки лирикаи мусоир аз маҳдудияти ҷорҷӯбаҳон ҳуд берун омада, ҳақиқатан, бо омехтани пейзажу публицистика, эҳсосоту ҷамъбастиҳои мантиқӣ вусъат ёфта истодааст. Ин ҳама «озодии шакли жанрии лирикӣ»-ро таъмин намуда, ба шоир «таассуроти ҳаматарафа, шаклҳои баёноти комилу» сер-

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 155.

намудро талкин мекунад<sup>1</sup>. Натичаи озодии лирика аст, ки шо-  
ри мусир барои ифодаи максад тарзу тарики гуногуни услу-  
бӣ — медитация<sup>2</sup>, монологҳои ботинӣ, шаклҳои сӯхбату рози-  
дилгӯй ва ғайраро фаровон истеъмол мекунад.

Лирика ё асархой лирикӣ аз рӯи мазмунашон ва услуби тасвир, чи тавре ки қайд шуд, ба намуду жанр ва шаклҳои гӯногун ҷудо мешаванд. Мо ҳоло шаклҳои жанрии ҷинсу намуди лирикиро дида мебароем.

**Фардиёт** Фардиёт ба маъни лугавиаш аз калимай шудааст.

Фардиёт, шакли шеъриест, ки аз як мисраъ ё як байт иборат буда, дар он фикри мустақили комил баён

С ик балт нээрдээ буда, дар энэ фикрүү мэргэжлийн нийтийн салгарддааст.

Масалан;

Дар ҹанг мардӣ кунӣ, таронаи зафар шавӣ.

(Халқы)

Қадам бурун нех, агар майли ҹустучу дорй.

(Хофиз)

Фардхон Шамсiddини Шохин ва А. Лохутӣ, ки аз байтҳо иборатанд;

Атрофи чахон чу бод гаштем басе,  
Хокисифат одаме надидем касе...

То қуввати по бувад ба сұят гузарам,  
То дида диҳад нур ба рұят нигарам.

(Шохин)

Чуз ин ки кор накардасту симу зар дорад,  
Чй имтиёз тавонгар ба ранчбар дорад?

Байни кashiшу<sup>3</sup> шайх агар чанги ион набуд.  
Аз дину куфр ном набуду нишон набуд.

Хар шом зи худ бипурс, агарчи мардй  
Кимрүз чй хидмате ба мардум кардй?

(Лохутъ)

Ба гайр аз байтхон мустакил баъзе шоҳбайтхон ашъори классикон (аз газал, касида, достон ва ғайра) низ ҳамчун фардиёт шӯҳрат пайдо кардаанд;

<sup>1</sup>. Ю. Суровцев. Над страницами восточной поэзии, ж. «Памир», 1969, № 2, стр. 72.

<sup>2</sup> Медитация — фикру андеша. Лирикан медитативӣ яке аз намудҳои ашъори маҳрамонаест, ки ба ҳусусиятҳои фикру андешаи амики фалсафӣ бар музммои зиндагӣ, розу асрори одаму олам, бар муносибатҳои дӯстию садоҷат, муҳаббату вағодорӣ, табиат ва м. и. соҳиб аст.

**Кашин — шахси руҳони.**

Сари чашма шояд гирифтан ба бел,  
Чу пур шуд, нашояд гузаштан ба пил.

(Caθdū)

Навмед нашав зи чора чустан,  
К-аз дона, шигифт<sup>1</sup> нест, рустан<sup>2</sup>.

### (Низомі)

...Ки андар џаңон суди бе ранч нест,  
Касеро, ки кохил<sup>3</sup> бувад, ганч нест.

(Фирдавсі)

Тоғам нахұрду дард, наяфзуд қадри мард,  
То лаъл хун накард чигар, қимате наёфт.

(Камол)

**Мустазод** Маъни лугавии мустазод зиёд ва ё илова кардашуда аст. **Шеърero**, ки аз чиҳати соҳт пас аз ҳар як мисраи комил ё байте боз як ё ду фикраи <sup>4</sup>мавзун, яъне ним мисраи иловагии бо он ҳамоҳанг ва ҳамқофия дорад, мустазод номидаанд. Ин шакли шеъри ҳам дар адабиёти классикий ва ҳам дар адабиёти муосири тоҷик ба истеъмол аст.

Намунаҳои аввали мустазод дар адабиёти даҳанакии ҳалқӣ мушоҳид мешавад. Дар фольклор шакли мустазод ҳам дар шеърҳои ҷудогона ва ҳам дар рубоиҳо дучор меояд. Дар рубои мустазоди ҳалқӣ ва баъзан дар классикҳо байни мисрабҳои пурра ва ниммисраиҳо қофия баста намешавад;

Хуршед ба бом ояд, бом паст шавад,  
аз сурати пок,  
Хушёр ба ў менигарад маст шавад,  
пирохани чок,  
Магрур мабош ба ин чамоли хуши худ,  
эй дастаан гул,  
Ин равнақи бозори ту хам паст шавад  
гул резад хок.

Намунаи аввалини мустазод дар адабиёти хаттӣ дар эҷодиёти Аттор (асри XII) дида мешавад. Аз классикон Камоли Хӯчандӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Сайдои Насафӣ ва баъзе дигарон фикру ғояҳои лирикӣ ва иҷтимоии худро бо мустазод сароиданд. Сайдо ҳатто дар оғариданӣ «Муҳаммаси мустазод» ҳунарнамоӣ кардааст. Мо дар ин ҷо як банди онро меоварем:

Имрӯз ба олам набувад ахли вафоро —  
гайр аз ту панохе,  
Гиранд барон ту шабу рӯз дуоро —  
аз хар сари рохе,

<sup>1</sup> Шигифт — хайрат, тааччүб.

<sup>2</sup> Рустак — рүндән.

<sup>3</sup> Кохна — сүст. танбал.

<sup>4</sup> Фикра — парча, банд.

То чанд ба зулфи ту бигүем нигоро —  
бо нолаю охе,  
Эй рехта савдои ту хуни дили моро —  
бе ҳеч гунохе,  
Бинвоз даме куштаи шамшери чафоро —  
боре ба нигохе...

Дар мухаммаси мустазоди Сайидо мисраъҳои асосӣ ва фикраҳо хар қадоме дорои кофияни худ аст. Масалан; «форо», «оро», «горо»... ё «нохе», «роҳе», «охе»... ба алоҳидагӣ қофиянандӣ шудаанд. Шоирони равшанфирни Эрон мустазодро маҳсусан ба муносабати инқилоби соли 1911 бисёр истифода намудаанд.

Дар адабиёти советии тоҷик ба ин шакли шеърӣ, нахустин бор устод Садриддин Айнӣ асос гузаштааст. У шеърҳои революциониаш «Ба шарафи Инқилоби Октябрь» ва «Таронаҳои камбағалон»-ро ба шакли мустазоди оддӣ (муқаррарӣ) навиштааст. Дар мустазоди С. Айнӣ фикраи мавзун бо мисраи асосӣ ҳамкофия аст;

Эй машъали рахшони адолат, зи кучой?  
Кимрӯз ба мой!  
Торикини бедод зи гетӣ бизудой!  
Моно ки зиёй!...  
Дунёи кухан аз қадамат зеру забар шуд,  
Дунёи дигар шуд.  
Онҳо ки задандӣ ҳама дам лоғи худой,  
Карданд гадой...

Устод Абулқосим Лоҳутӣ яке аз шеърҳои машҳураш «Ҳама доно шудаем»-ро ба тарзи мустазод гуфтааст, ки ҳар фикраи он низ ба мисраи асосӣ ҳамкофия мебошад.

Мо факирон ки чунин олиму доно шудаем,  
ҳам тавоно шудаем.  
Ҳама кӯрони Қадимем, ки бино шудаем,  
ҳама доно шудаем.  
Мо ҳамон камбағалонем ки дар дасти амир  
ҳама будем асир,  
Бин чи озоду хуш аз давлати шурӯ шудаем,  
ҳама доно шудаем...

«Мустазод»-и О. Лутфӣ дар васфи Армияи Советӣ қобили таваҷҷӯҳ аст. Агар дар мустазод ба ҷуз мисраи асосии шеър нимисраҳо ду-се ва зиёд бошанд, онро мустазоди муқаррар (такроршаванда) меноманд. Ин гуна мустазодҳоро дар эҷодиёти Пайрав Сулаймонӣ («Ба муносабати Инқилоби Бухоро»). Бокӣ Раҳимзода («Садоҳо») ва батьзе дигар шоирон пайдо кардан мумкин аст. Инак, парчае аз мустазоди муқаррари Пайрав, ки ду фикраи мавзун бо мисраи пурраи шеър ҳамкофия омадааст;

Эй ҷамъи ҷавонону занон, в-эй шаҳидон,  
аз хуни шумоён  
саҳро шуда алвон,  
Шуд марду зани шаҳр сияҳпӯшу пуррафгон,  
раҳмат ба шумоён,  
нафрат ба амирон...

Хон, мужда шуд озодин чумхурии шоён,  
эй чамъи чавонон,  
шуд навбати моён!

Шуд байроқи сурх аз дару девор парофшон,  
чун меҳри дурахшон  
хар сӯ шуда тобон...

Шеърҳои А. Лоҳутӣ («Зинда аст Ленин»), М. Турсунзода («Ду дастрӯмоялӣ»), Мирсаид Муршакар («Шоирам»), М. Қаноат («Мехри модар», «Ҳукми таъриҳ», «Садди Назар»), Қутби Киром («Аз номи шаҳидон», «Ҷашни Май», «Сарвати бенархи гарон») ба тарики мустазод навишта шудаанд. Дар шеъри Б. Раҳимзода «Дар лаби обе» мустазоди мукаррарӣ бо мустазоди мукаррар оmezish ёфтааст.

**Маснавӣ** — калимаи арабӣ буда, дар лугат маънои «ду-ду»-ро дорад. Дар истилоҳ: **шеърест, ки ҳар байташ ҳамвазн ва ҳамқофия аст.** Дар адабиёти классикии форсу тоҷик аксар мурод аз истилоҳи маснавӣ достон мебошад, зоро ки дар замони пеш аз Револютсияи Октябръ достонҳо асосан ба тарики маснавӣ эҷод мешуданд. Чунинанд якчанд достонҳои Низомии Ганҷавӣ «Ҳисрав ва Ширин», «Лайлӣ ва Маҷнун», «Ҳафт пайкар», «Искандарнома», ки дар «Ҳамса»-и ў ҷамъ омадаанд. Достонҳои Амир Ҳусрав (дар «Ҳамса»-и ў), достонҳои Абдураҳмон Ҷомӣ (дар «Ҳафт авранг»-и ў), достонҳои Абдуллоҳи Ҳотифӣ, Ҳилолӣ, Бедил, Шоҳин ва дигарон.

Дар адабиёти советии тоҷик шакли маснавӣ васеъ кор фармуда мешавад. Бо маснавӣ достонҳои С. Айнӣ («Ҷанги одаму об»), А. Лоҳутӣ («Се қатра», «Сафари Фаронгистон», «Точу байрақ», «Ду нишон», «Достони мардистон», «Достони ғалабаи Таня», «Парии баҳт»), М. Турсунзода («Писари Ватан», «Садои Осиё», «Духтари мӯқаддас», «Чароги абадӣ», «Ҷони ширин»), Мирсаид Миршакар («Қишлоқи тиллой», «Одамон аз Боми ҷаҳон»), Мӯъмин Қаноат «Ситораи Исмат» иншод шудаанд.

Ба шакли маснавӣ инчунин шеърҳои ғуногунмазмун низ навишта мешаванд, ки дар илми бадеи классикий ин гуна манзумаро муздаваҷ ҳам мегуфтанд. Мисоли маснавиро дар ашъори ҳамаи шоирони ҳозираи тоҷик пайдо кардан мумкин аст. М. Раҳимӣ «Ба истилогарон амон нест», «Ҷашмони давлат», М. Турсунзода шеърҳои худ «Ҳаёли ҳом», «Ба кӯҳсори тоҷик», «Ганҷинаи сурудҳо», «Ҳоҳари мубориз, Африқо»-ро дар шакли маснавӣ навиштаанд. Маснавӣ асосан бо тарзи қоғиябандни аа, бб, вв... соҳта мешавад. Инак парчае аз манзумай маснавии Лоик «Як пора хотира»<sup>1</sup>:

Бори аввал дида будам ман варо  
Дар лаби Варзоб — дар бӯстонсаро.

<sup>1</sup> Ин шеър ба муносабати бо номи фахрӣ лауреати мукофоти Ленинӣ тақдир шудани Мирзо Турсунзода дар соли 1963 гуфта шудааст.

Нав сафедй бар сараш афтода буд,  
Е сафедий замири сода буд...

Шоирин сохибмукофотн замон,  
Шоирин ҳамдасти эчоди замон.

Киссаҳо мекард аз пирони шеър,  
Аз паямбар, аз ҷаҳонгирони шеър.

Аз бузургоне, ки фитрат доштанд,  
Лек на молу на давлат доштанд...

Аз бузургоне, ки чонҳо бохта  
Қадрашонро даврашон нашнохта<sup>1</sup>...

**Шакли ўеърие, ки таркиби ҳар бандаш аз се**

**мисраъ иборат аст, мусаллас меноманд. Маъ-**

**нои луғавии мусаллас аз қалимаи арабӣ са-**

**ласа (се) мебошад. Мусаллас дар фольклор аз қадим ҷорист.**  
Намунаи мусалласи назми китобӣ дар асри XIII дар эҷодиёти  
Саъдӣ дида мешавад. То ба асрҳои XVI ин тарзи шеъргӯй хе-  
ле тараккӣ ёфта, шакли мусаллас дар назми Абдураҳмонӣ  
Мушфикӣ мураккабтар мегардад. Мусаллас бо тарзи кофияю-  
радифи ааб, ввб, гѓб... сохта мешавад. Инак, «Мусалласи му-  
раккаб»-и Мушфикӣ:

Рӯзе, ки ба савдои ту афсона шудам,  
Бар шамъи таманни<sup>2</sup> ту парвона шудам.  
Афтод нигоҳе зи иноят<sup>3</sup> ба манат.

Аз хеш ба ғамҳои ту бегона шудам,  
Чашми ту дилам рабуду девона шудам,  
Аз ҳандай пинҳонию мункир шуданат.

Не моҳ бар авфаки<sup>4</sup> ҷамолат бинам,  
Не меҳр ҷу ҳусни безаволат бинам,  
Не оби ҳаётро ба лутфи даҳанат.

Не мушки Хутаи ба ранги ҳолат бинам,  
Не сарви ҷаман ба эътидолат<sup>5</sup> бинам,  
Не дар руҳи гул таровати ёсуманат.

Шуд Мушфикӣ аз доди ҷунун шайдой,  
Гардид ба бозори ғамат савдоӣ,  
Дар шевай<sup>6</sup> ҷодувони пурмакру фанат.

Ту шохи гулӣ дар ҷамани раънӣ,  
Ҳам лоларухӣ ба гулшани зебоӣ,  
Ў ошиқи зори андалеби<sup>7</sup> ҷаманат.

<sup>1</sup> Лоиқ. Як пора хотира.— «Хонаи ҷашм». Душанбе, 1982, саҳ. 150.

<sup>2</sup> Гамамно — орзу, ҳавас, ҳоҳиш.

<sup>3</sup> Иноят — лутфу марҳамат, меҳрубонӣ, мададгорӣ.

<sup>4</sup> Авфак — мувоғиктар, шонистатар.

<sup>5</sup> Эътидол — ишҷо; ба маъни мавзунии қомат аст.

<sup>6</sup> Шевай — назокат, латофат.

<sup>7</sup> Андалеб — булбул.

Дар адабиёти советии точик А. Лохутй, М. Раҳимй, М. Турсунзода, А. Дехотй, М. Қаноат бештар дар мавзүи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ғояҳои граждани мусаллас гуфтаанд, ки баъзан тартиби кофиябандии он аз урф<sup>1</sup> фарқ дорад. Чунончи, дар мусалласи А. Лохутй «Михани<sup>2</sup> ман» (бахшида ба фарзандонаш) мебинем, соҳти кофиябандии он бо схемаи дигар, яъне ба тарики аба, вѓв, гѓг ва ғайра омадааст;

Ба диккат бишнавед, эй нури чашмон:  
Бувад дар зери ин гарданда гардун<sup>3</sup>  
Ганий, мискин диёре — номаш Эрон.

Мукаррар шустушу бинмуда дар хун,  
Вале рӯҳаш тазалзулнопазир<sup>4</sup> аст.  
Чаҳонеро ба мардӣ карда мафтун...

Мусалласи дигари шоир «Ду шуҳрат» низ ҳамин гуна қофиябандӣ шудааст.

Шеъри мусалласи Мӯъмин Қаноат «Обшор» як лаҳзаи тарчиши ҳоли шоирро дар бар кардааст. Ин асар баҷуз ифодани хоси эҳсосоти санъаткор нисбат ба манзараҳои дилкаши табииат бо оmezishi ишқу муҳаббат, дар кофиябандӣ низ рафтари тозаю мустакилона дорад. Ҳар банди ин шеър бо схемаи ааа, ббб, ввв... соҳта шудааст;

Эй обшор! Оинай бегубори ман,  
Ёри замони кӯдакии бекарори ман,  
Аз рӯзҳои рафта туй ёдгори ман.

Оҳангҳои кӯҳнаро тақрор мекунӣ,  
Ёди баҳобрафтаро бедор мекунӣ,  
Рози маро ба лафзи худ изҳор мекунӣ.

Дорӣ ба ёд лаҳзасе, марғуб манзаре,  
Комад ба об субҳидам он куртапарварӣ,  
Пой бараҳна рӯи гул он ҷӯчаи парӣ?

Муи сиёҳ бар қади мавзун чу обшор,  
Чашме чу ҷашмаи сафо, рӯе чу навбаҳор,  
Қадде ба мисли шаршара ларзону бегубор...

Он дуҳтарак кӣ буд маро? Балки ҳоҳарам,  
Е дар баҳори наврасӣ ў буд дилбарам?  
Е чун қабӯтари сафед ў буд ҳампарам?<sup>5</sup>...

**Мураббаъ** шеърест аз якчанд банд, ки таркиби ҳар банди он аз ҷаҳор мисраъ иборат мебошад. **Мураббаъ** калимаи арабӣ буда, аз арбаа, яъне ҷаҳор, гирифта шудааст. **Мураббаъ** дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ва классикони мо истифода шуда бошад ҳам,

<sup>1</sup>. Урф — расм, одат, таомул.

<sup>2</sup>. Михани — меҳнат, санчиш; дар ин ҷо: ватан.

<sup>3</sup>. Гардун — фалак, ҷаҳон.

<sup>4</sup>. Тазалзулнопазир — шикастнаёбанд.

<sup>5</sup>. М. Қаноат. Сарҷӯи сабз. Душанбе, 1975, сах. 152—153.

чандон шұхрат надошт. Дар адабиети советин точик ғайр аз шеърхон чудогона бо мураббаъ доестонхо навишта шудаанд. Шеърхон О. Лутфй «Сұхбати путку дос», «Ватани мо», М. Турсунзода «Ба посбони ганцинаҳо», «Аз Бадахшон то Кремль», «Дар орзуи ошён», «Ба партия», «Шаби котиби райком», Б. Раҳимзода «Ба халқи Лумумба», «Иди асли — иди мост», «Хотираи Маяковский», Х. Юсуфй «Ҳар тараф хомӯш» ба шакли мураббаъ навишта шудаанд. Мураббаъ асосан сохти қофиянди аааа, ббба, ввва... дошта, мисраъҳои охирини бандҳои дую се ва дигар бо мисраъҳои банди якум ҳамқофианд. Вале вай дар эҷодиети шоирони ҳар замон мувофиқи завқу табъашон ва талаботи фикр мазмунан ва шаклан фарқ мекунад. Инак, парчае аз мураббаи М. Раҳимй «Омад падид»:

Боз хупам дар дили ман сел ронд,  
Аввали фасли баҳор омад падид!  
Бар риёзи дил гулон анбар фишонд,  
Базми назм, оҳанг тор омад падид.

Бар Ватан, гүё ки гүёи сухан  
Лаълкокул, фарруҳ атфоли баҳор.  
Муғчаҳо бар панҷаҳо орастা тан,  
Наҳли гулшанҳо қатор омад падид...

Дар ин ҷо Раҳимй ба тарики нав мураббаъ сохтааст, ки тарзи қофиянди он ин зайл аст; абаб, вгвб...

«Духтари заркор» ном мураббаи М. Раҳимй ба духтари меҳнатдусти колхоз баҳшида шудааст. Мураббаи Б. Раҳимзода «Ба қаҳрамон» корномаиҳои қаҳрамони Ҷанги Бузурги Ватани Ҳамзаалий Исмоиловро месарояд. Мураббаъҳои Бокӣ Раҳимзода «В. И. Ленин» ва «Чашмаи Ленин» хеле содда ва равон мебошанд.

Рубой Маънои лугавии рубой чорғона аст. Шеъре, ки аз чор мисраи баробарвазну баробар-оҳанг иборат буда, дар он фикри пурра ва мушаҳҳас баён гардидааст, рубой ном дорад.

Ин шакли шеър дар таърихи назми форсу точик аз қадим маъмул аст. Дар замонҳои пайдоиши назми хаттӣ ва тараккиётин ҷо рубой аз фольклор ба адабиети классикий гузаштагӣ аст. Шоирони классики адабиети точик Рудакӣ, Дақиқӣ, Шаҳиди Балҳӣ, Абуалий ибни Сино, Умарӣ Ҳайём, Ҳофиз, Мушғиқӣ ва дигарон рубоиро барои баёни мазмунҳои баланди рӯзгор — ишқу муҳаббат, панду ҳикмат, идеяҳои сиёсию иҷтимоӣ, ҳачвӣ ва фалсафӣ истифода бурдаанд. Аз нимаи дуюми аспи XII сар карда рубой шакли маъмули адабиети хаттӣ мешавад.

Рубонҳон Рӯдакӣ бо схемаи аааа ва схемаи ааба сохта шудаанд. Гоҳо рубонҳон ў бо як қофиянди ва гоҳо бо зулқоғиятҳои омадааст. Рубонҳон ў бештар ҳусусияти ишқӣ доранд, ки ин идомаи конуннӣни анъанаи фольклор аст. «Ҳамаи ру-

боиҳои Рӯдакӣ, маҳсусан рубоиҳои ишқиашро, саросар драматизация фаро гирифтааст»<sup>1</sup>.

Бо он ки дилам аз ғами хичрат хун аст,  
Шодӣ ба ғами туам зи ғам афзун аст:  
Андеши кунам ҳар шабу гӯям: «Е раб,  
Хичрон-ш чунин аст, висолаш чун аст?!»

Аз он ҷо ки дар рубоиҳои Рӯдакӣ ҷиҳати драмавӣ ва эҳсосот фузун мебошад, Умари Хайём рубоиро аз ҷиҳати шаклу мундариҷа такмил дода, ба он ҳусусияти барҷастаи тафаккур ва идеи фалсафиро тақвият додааст. Дар мисраи аввали рубоиёти ў доимо мавзӯи муҳокимаи **фалсафӣ** (тезис) пеш гузашта мешавад. Дар мисраъҳои дуюму сеюми рубоиҳояши фикрҳои **зидди муҳокимаи мавзӯъ** (антитезис) таҳлил мейбад. Мисраи ҷорӯм рубоиёти Хайём ҷамъбаству ҳулосаҳои қасду нияти бадеии ўро ба таври ҳалли тезис — **синтез** анҷом мениҳад;

Гар бар фалакам даст будӣ чун яздон,  
Бардоштаме ман ин фалакро зи миён;  
Чархи фалаке дигар ҷунон соҳтаме,  
Қозода ба коми дил расидӣ осон.

Дар мисраи якӯм мақсади муҳокимаи шоир он, ки агар ў ба мисли оғаридгор-худованд бар фалак қудрате медошт, ҷайро ин тавр намегузошт. Пас бо он ҷӣ кор мекард? — Аз миён мебардошт. Ҳамин тарик, дар байни тезис ва антитетис нуқтаи тазод пайдо мешавад, ки масъалаи дунъёи наъ соҳтанро ба ҷои олами қӯҳнашуда пеш меронад. Мисраи оҳирини ин рубой —

«Қозода ба коми дил расидӣ осон!»

Синтез — ҷамъбасти муҳокимаи шоир аст, ки ҳулосаи тезис ва антитетисро таҷассум мекунад. Айнан ҷунин муҳокимаи фалсафӣ ва ҳалли онро дар рубоии дигари ў мебинем:

Гар даст ба лавҳаи қазо доштаме,  
Бар майлу муроди хеш бингоштаме.  
Ғамро зи ҷаҳон яксара бардоштаме,  
В-аз шодӣ сар ба ҷарҳ афроштаме.

Маҳорати беназири Хайём дар рубоиёт, дар доҳили ҷор мисраи муайян ҳамаи нуқтаҳои мақсадро мӯҷаз ва барҷаста баён ва ҳал намудани уст. Бинобар ин тараққии ин шакли шеърий бо номи ў зич алоқамандӣ дорад.

Аз ҷиҳати қоғиябанӣ рубой одатан бо схемаи **ааба....** соҳта мешавад. Яъне мисраъҳои якӯм, дуюм ва ҷорӯми рубой ҳамқоғия буда, мисраи сеюми он озод аст. Рубоиро, ки ҳар ҷор мисрааш ҳамқоғия бошад (**аааа**), рубоии таронаи меғӯянд.

<sup>1</sup> А. К. Қозмоян. Рубаи в классической поэзии на фарси. Ереван, 1981, стр. 15.

Дар адабиёти советии точик рубоинависй хеле расм шудааст. Дар эчодиёти А. Лоҳутӣ, З. Ҷавҳарӣ, М. Раҳимӣ, О. Лутфӣ, М. Аминзода, Ҳ. Юсуфӣ, Б. Раҳимзода, Л. Шералий ва дигарон рубой мавқеи намоён дорад. Рубоихои адибони муосири точик ба корнамоиҳои партия, дохии он В. И. Ленин ва ҳалқи эҷодкори советӣ бахшида шудаанд.

Чонона даруни пахтазорат дидам,  
Дар ҷидани пахта зарбдорат дидам.  
Дар рӯи ҳати котиби колхозат ман,  
Ҳар рӯз ду норма рӯзи корат дидам.

(Б. Раҳимзода)

Ҳавопаймоии ҳалқи советӣ,  
Чу ҳусни субҳи иклимиҳои гетӣ,  
Зи қутбайни ҷанубӣ то шимолӣ  
Барад шодӣ ба ҳалқи ҳар басите<sup>1</sup>.

(М. Раҳимӣ)

Рубоиро гоҳо дубайта ҳам мегӯянд. Аслан, шеърҳоеро, ки аз ду байти мустақил иборатанд ва як мазмуну максадро ифода мекунанд, дубайтӣ мегӯянд. Дубайтиҳо дар фольклор бисёр мушоҳида мешаванд. Чунончӣ;

Сарам дард мекунад, болои сандук,  
Ба қадди нозукат ҷонам тасаддуқ.  
Сарам дард мекунад, охир батар шуд,  
Гиребонам аз оби дида тар шуд.

**Мухаммас** Маънои луғавии қалимаи мухаммас — панҷона аст. Шеъре, ки таркиби ҳар банди он аз панҷ мисраъ иборат буда, дар банди якӯм ҳамаи мисраъҳо бо як таизими қофия (aaaaa) соҳта мешаванд ва дар бандҳои дигар ҷор мисраи аввал алоҳидаю мисраи панҷӯмаш ба мисраи якӯми банди аввал ҳамқоғия аст (ббба, вввва....), мухаммас номида мешавад.

Мухаммас бо як схемаи қофиябандӣ соҳта нашуда, баъзан ба тарзи аааб, ввввб, ғғғғб .... низ иншо мешавад. Мухаммасоти Абдураҳмони Ҷомӣ, Мушғиқӣ, Сайдои Насафӣ бо санъаткорию мазмуни баландаш хеле ҷолиби диккат аст. Инак ду банде аз мухаммаси шоири советӣ Б. Раҳимзода «Қалам гӯё шуд», ки ба як лаҳзаи шодию тараби иди баҳорон — иди Май бахшида шудааст;

Баҳор омад, саропо қишварам сарсабзу зебо шуд,  
Паи табрики иди Май лаби гулгунҷаҳо во шуд,  
Рубоби тоҷикон шодисаро аз Боми Дунё шуд,  
Ҷаман бишкуфта, булбул чӯр бо Шоҷону Барно шуд,  
Чу Май шавки ҷавонӣ ҳаминони мавчи дарё шуд.

...Дил аз ҷӯши тараб имшаб ба ёди васл бедор аст,  
Пагоҳӣ дар намоиш баски дар паҳлӯи дилдор аст,

<sup>1</sup> *Басит* — рӯи замин.

Хуш он умре, ки озод аз чафову макри ағер аст,  
Дар оғуши бахорон шодкуму ҳамдами ёр аст,  
Ватан гуллұшу дар васфаш қалам имрұз гүё шуд<sup>1</sup>.

**Мұхаммас бо ду рох әчод мешавад;** 1. Бо рохи баёни фикр-хөй мустақили худи шоир; 2. Бо рохи илова кардан се мисраъ ба ҳар байти ғазали яғон шоири дигар. Рохи мұхаммас-бандии дуюмро **мұхаммаси тазмин**<sup>2</sup> мегүянд. Мұхаммаси мустақил ва тазмин дар ашъори шоирони классикию мусири точик биссәранд. Чунинанд, мұхаммасхой Қомый, Навой, Мұш-фікій, Ҳофиз, Сайдо, Шохин, Ҳайрат, Айній, Җавхарій, Лохутій, Раҳимій, Турсунзода ва дигарон. Ҳайрат мұхаммаси «Әй, ки лаълат...», Зуфархон Җавхарій мұхаммасхой мустақили «Ан-дак зи худ, эй ғайрати саршор, берун о! ....»; М. Раҳимій мұхаммасхой «Ба рассоми баҳор», «Бо партияи Қабири Ленин», Лутфій «Мұхаммаси наврұзій», «Баҳор омад»-ро навишкаанд. Ба қалами М. Турзунзода мұхаммасхой «Мамлакати тиллой», «Ба дилбар», «Ҳамширах», «Фарзанди ту. меояд» мансубанд. Дар мұхаммаси соли 1972 навишкаи Турсунзода «Дараи арусон» мо таҳаввулотеро дар схемаи он мебичем. Масалан, схемаи вай ба тарзи **аабб**, **вввгг** .... сохта шудааст. М. Қаноат мұхаммаси худ «Нури Ленин»-ро низ на бо қонунияти маъмул, балки бо схемаи **ааббв**, **ггдe...** навишкааст. Ин навига-рист.

Бояд гуфт, ки мұхаммасбандии тазмин барои сухансанчон мақсади маҳз нест. Ба ҳар як байти ғазали шоире се сатр ҳамроҳ карда, онро ба панҷ мисраъ расонидани шоири дигар чунин маъно дорад, ки ба лабораторияи фикри шоири тазмин-шаванда сар дароварда, қувва ва донишу маҳорати худро ба ҳамин вазну қофия, мазмуну мундарича санчидан аст. Филхол бо ҳамин роҳ истеъоди худро сүфта ва пухта намудан, онро дар мисоли дурданаҳои устодони сухан сайқал додан аст; аз ин рӯ барои мұхаммас шеърҳои беҳтаринро интихоб мекунанд.

Ҳайрат, С. Айній, З. Җавхарій, О. Лутфій, Б. Раҳимзода ба ғазалҳои классикони форсу точик — Қамоли Ҳұчандій, Ҳофиз, Қомый, Ҳилолій, Бедил, Соиб, Сомеъ, Яғмо, Оят, Гавхарій, Исламати Бухорой мұхаммасхо бастаанд. Мұхаммаси (тазмини) Айній бар ғазали Лохутій дар радифи «дил» хеле писандидт аст;

Аз он рӯзе, ки бурдасти зи мо дил,  
Надид аз илтифотат як адo дил,  
Ба сад ғам гарчи гардид ошно дил,  
«Нашуд як лахза аз ёдат чудо дил;  
Зихй дил, офарин дил, марҳабо дил»...

<sup>1</sup>. Раҳимзода Бокей. Қалам гүё шуд.— Қуллиёт, ч. 1. Душанбе, 1981. сах. 155.

<sup>2</sup>. Тазмин — тақлид, яъне ба пайравни шаклу мазмуни байтхои ғазали шоири дигар мұхаммас ё мусаддас гүфтап.

...На ёроे, ки фарёде барорад,  
На баҳти он, ки хун аз дида борад,  
Ба ҳиҷронат кунун чун тоб орад!  
«Даруни сина охе ҳам надорад,  
Ситамкаш дил, парешон дил, гадо дил».

Ба ҳамин тариқ, байтҳое, ки дар мухаммаси тазмин аз ғазали дигар шоирон ҷалб шудаанд, ҳам аз ҷиҳати мазмун ва ҳам шакл инчунин дар тасвиркориашон ба мисраъҳои мухаммаси тазминшаванда комилан мувофиқат доранд. Чунинанд низ мухаммасҳои тазмини Пайрав Сулаймонӣ бар ғазали Ризой, М. Раҳимӣ бар ғазали Бетоб, А. Шукуҳӣ бар ғазалҳои Саъдӣ, Сайидо ва ғайра.

Дар адабиёти советии тоҷик мухаммас бастан бар ғазали шоирни дигар ҷандон шӯҳрат надорад, вале баъзан мушохида мешавад. Бо тазмини мухаммасу мусаддас аксар шоирони қалонсоли мо шуғл кардаанд. Мухаммаси Ҳабиб Юсуфӣ бар ғазали Мирзо Турсунзода «Шаб сари болини гулруҳсор будам то ба рӯз» хеле назарписанд аст:

Шаб сари болини гулруҳсор будам то ба рӯз,  
Баҳраманди ҷеҳраи дилдор будам то ба рӯз,  
Гӯиё ӯ маству ман ҳӯшёр будам то ба рӯз,  
«Ери ман дар ҳобу ман бедор будам то ба рӯз,  
Маҳрами шабзиндадори ёр будам то ба рӯз».

Ман ба гулзори ҷамолаш булбули шайдои нав,  
Аз гулистони руҳаш ҳар дам ба дил ғафои нав.  
Аз сари зулфи шабоҳангаш ба сар савдои нав,  
«Медамид аз боғи рӯяш дам ба дам гулҳои нав  
Дар тамошои гули руҳсор будам то ба рӯз»<sup>1</sup>...

Мусаддас

Шеъре, ки таркиби ҳар бандаш аз шаш мисраъ иборат аст, мусаддас ном дорад. Маънои луғавии мусаддас шашгона аст.

Дар мусаддас чун дар мухаммас ҳамаи сатрҳои банди аввал бо ҳамдигар ҳамвазн ва ҳамқоғия мебошанд, дар бандҳои дигар фақат панҷ сатри аввал бо ҳамдигар ҳамқоғия буда, сатри шашум бо қоғияи мисраъҳои банди аввал мувофиқ мөояд. Мусаддас бо схемаи зерин соҳта мешавад; **аааааа, ббббба, ввввва ...** Гоҳо тарзи қоғиябандӣ тағиیر меёбад; **аааааб, вввввб, ғғғғғб ....**

Мусаддас низ мисли мухаммас мустақилона ва инчунин ба тарики тазмин эҷод мегардад. Ҳар ду ин шакли мусаддас-бандӣ дар адабиёти классикию муосири тоҷик дида мешавад. Ҳайрат «Мусаддас» навиштааст. О. Лутфӣ бо номҳои «Мусаддас», «Ба ишқи бесуботу пурхичолат дил намебандам», «Баҳор омадааст» мусаддаси мустақил навиштааст. Дар қоғия-бандҳои ин шеърҳо дигаргуниҳо вучуд доранд. «Марсияи му-

<sup>1</sup>. Ҳабиб Юсуфӣ. Сатрҳои нотамом (кит. 1). Душанбе, 1987, сах. 47.

саддас ба абыёти ҳазрати Мавлоно Чомй», ки мансуби қаламы устод С. Айнист, намунаи мусаддаси тазмин аст ва ба талаботи мусаддаси классикӣ пурра ҷавоб медиҳад.

М. Раҳимӣ дар мусаддасҳои худ «Боз дар соҳили Ҳазар» ва «Турнаҳо» тарзи қофиябандии қитъаро пеш гирифтааст, ки ин ҳамчун далели нав аз табаддулоти анъанаи мусаддасбандӣ ҳабар медиҳад. **Мусаддаси дигари шоир «Бедор шав» ба тарзи аааабб, ввввгғ, ддддее....** қофиябандӣ дорад;

Биё бедор шав, точик, маҷӯ хобу ҳаёл акнун,  
Хумон баҳт бедор асту даврон безавол акнун,  
Кушода дуҳтари кӯҳӣ чу моҳи нав ҷамол акнун,  
Шиои офтоби инкилоб айнулкамол акнун,  
Ту ҳам аз ҷавру зулми ағниё озод-озодӣ,  
Дар ин иклими кӯҳистони навобод-ободӣ...

**Мусаббаъ, мусамман, мутассаъ** ва **муашшар** низ ҳамчун шаклҳои шеърии тоҷикӣ асосан ба соҳти қофиябандии мухаммасу мусаддас мувофиқат доранд. Вале дар адабиёти советии тоҷик nibat ба ин шаклҳои анъанавӣ дигаргуниҳоеро мебинем, ки бо талаботи замон ба вуҷуд омадааст. **Масалан**, дар як қатор шеърҳои М. Раҳимӣ мусаббаи таркибанд, мусаммани тарҷеъбанд ва ба ин монанд мушоҳид мешаванд. Манзумаи ў «Суҳан аз ҳайкали ҷовид» (Ба истиқболи 1100—солагии рӯзи таваллуди устод Абӯабулло Рӯдакӣ) ба тариқи мусаббаи таркибанд эҷод шудааст, ки дар он ба ғайр аз шеъри панҷгона, боз як байти ҷамъбасткунанда дар охири ҳар банд чун ғурезгоҳ омадааст.

Суруди М. Турсунзода «Хонаи мо он қадар ҳам дур нест» ба шакли мусаммани тарҷеъбанд навишта шӯда, вале дар тарзи қофиябандии он соҳти маснавӣ (аа, бб, вв) риоя гардидааст. **Масалан**;

Гуфта будӣ ин, ки меҳмон мешавӣ,  
Дар тани ҷонпарварон ҷон мешавӣ,  
Рӯз шабҳо интизорам ман ҳанӯз,  
Бо дили умединорам ман ҳанӯз.  
Канда шуд дар роҳи ту ҷашмони ман,  
Кай ту меой? Биё, ҷонони ман!

Хонаи мо он қадар ҳам дур нест,  
Гарчи дар ҷашми шумо манзур нест...

### Қитъа

Қитъа, ба ибораи дигар, муқаттатъ, калимаи арабӣ буда, маъни парчаро дорад.

Қитъа ҳиссае аз ғазал ё қасида аст ва чун яке аз шаклҳои муҳтасари шеърӣ матлаъ ва мактабӣ надорад. Дар охири он таҳаллуси шоир низ оварда намешавад. Дар қитъа ақидаҳои иҷтимоӣ, фалсафӣ, лаҳзаҳои ҷудогони ҳаёти шоир, танқиди норасиҳои ҷамъият баён меёбанд. Қитъа аз ду то ҳаждаҳ байт буда, ба тарзи қофиябандии **аб, вб, гб** меояд. Қитъа дар эҷодиёти Рӯдакӣ, Носири Ҳисрав, Ҳофиз, Ка-

мол, Чомй, Мушфиқй, Шохин вә дигарон мавкеи фаровон дорад Китъае аз Камол;

Чу девони Камол афтад ба дастат,  
Навис аз шеъри ў чандон ки хоҳй!  
Хаёлоти латифу лафзу ҳарфаш  
Агар хоҳй, ки дарёбй камоҳй<sup>1</sup>.  
Зи ҳар лафзаш равон магзар чу хома,  
Ба ҳар ҳарфе фурӯ рав чун сиёҳй.

Дар асари Абдураҳмони Чомй «Баҳористон» пас аз ҳар як ҳикояти пурхикмати шоир китъаҳои пурмазмунеро дучор кардан мумкин аст;

Чавонмардй ду чиз аст, эй ҷавонмард,  
Ба суюм гүш кун, то гўямат рост:  
Яке он, к-аз рафиқон даргузорй  
Агар ҳар лаҳза бинй сад каму кост,  
Дувўм он, к-аз ту н-ояд ҳеч гоҳе  
Чунон коре, ки бояд узр аз ў хост.

Инак, китъае аз осори Шохин;

Бўсад аз холи зери зулфи ту кас,  
Морро мӯҳра аз даҳон гирад,  
Чекра зери никоб агар гирий,  
Мехрро абри осмон гирад...

**Фазал** яке аз шаклҳои машҳури назми лирикии тоҷик мебошад. Дар ғазали классикон ва шоирони мусосири тоҷик ҳам ҳиссиёти ишқӣ ва ҳам ҳиссиёти гражданий ифода ёфтаанд. Мирзо турсунзода дар бораи ғазалҳои классикони тоҷик ҳаққонӣ қайд кардааст; «Он эҳсосоте, ки — мегӯяд ў,— аксар дар зери пардаи рамзу киноя ва ба таври фардӣ — индивидуалий дарк нағудани ҳаёт пинҳон аст, дар ҳақиқат ҳиссиёти одамони пешкадаме буд, ки дар қалби мардум «ҳисси нақӯ» бедор мекарданд»<sup>2</sup>. Фикру ҳиссиёти лирикӣ дар ҳама гуна шаклҳои шеърӣ баён мешаванд, аммо ҳурдтарину беҳтарин ва мувофиқтарини шакли лирикӣ рубой ва ғазал мебошанд.

Ҳанӯз дар асри X—XI шоир Унсурӣ ғазалро ном гирифтааст ва орзӯ кардааст, ки ғазалҳои ў рӯдакивор бошанд. Аз ин бармеояд, ки дар замони Рӯлакӣ ва ба худи ў аллакай ғазал маълум будааст. Саъдии Шерозӣ дар асри XIII ғазалро ҳамчун шакли мустакили шеър хеле моҳирона дар эҷодиёташ кор фармудааст. Бинобар ин Саъдиро устоди ғазал мегӯянд. Дар асри XIV ғазал аз ҷиҳати мазмун ва шакл бо кӯшиши Ҳофиз ва Камоли Ҳучандӣ ба дӯраҳаи баланди тараққиёти худ мерасад. Ин шоирон устодони беҳамтои ғазалсаро шинохта шудаанд.

<sup>1</sup> Камоҳй — каму беш.

<sup>2</sup> Мирзо Турсунзода. Андешаҳо дар бораи лирикӣи гражданий.— Куллиёт (иборат аз шаш чилд), ч. III. Душанбе, 1979, сах. 96.

Ҳаҷми ғазал одатан аз 7 то 14 байт мешавад. Кофиябандии он схемаи аа, ба, ва ... дорад. Байти аввали ғазал — матлаъ (аз калимаи «тулӯъ» — сар задан) ҳамқофия омада, сонӣ ҳар мисраи токи он озод ва ҳамаи мисраъҳои чуфташ ба матлаъ ҳамқофия мебошанд. Байти охири ғазал, ки мақтаъ (аз калимаи — «катъ — бурида шудан, ба итном расидан») ном гирифтааст, аксар бо **такаллуси** шоир ба анҷом мерасад.

Шакли ғазал дар назми даҳанакии ҳалқи тоҷик ва эҷодиёти классикон — Рӯдакӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Мушғиқӣ, Ҳилолӣ, Сайидо, Шоҳин ва дигарон фаровон истифода шудааст. Инак, мисоле аз ғазалҳои гузаштагон;

Тарки ёрӣ кардию ман ҳамчунон ёрам туро,  
Душмани ҷонию аз ҷон дӯсттар дорам туро.  
Гар ба сад ҳори ҷафо озурда созӣ хотирам.  
Хотири нозук ба барги гул наёзорам туро.  
Қасди ҷон қардӣ, ки яъне даст кӯтаҳ кун зи ман,  
Ҷон зи каф бигзораму аз даст нагзорам туро.  
Гар бурун оранд ҷонамро зи хилватгоҳи дил,  
Нест мумкин, ҷони ман, к-аз дил бурун орам туро.  
Як-ду рӯзе сабр кун, эй ҷони бар лаб омада,  
З-он, ки ҳоҳам дар ҳузури дӯст биспорам туро.  
Инчунин, к-аз савти мутриб базми айшат бар садост,  
Мушкил оғоҳӣ шавад аз нолай зорам туро.  
Гӯфтӣ: «Мехоҳам Ҳилолиро ба коми душманон!»  
Ин сазои ман, ки бо ҳуд дуст медорам туро.

### Ҳилолӣ

Ин шеър намунаи ғазали ишқӣ аст, ки на бо ҳисси афторӯҳӣ (пессимиستӣ), балки бо эҳсосоти баланди некбинӣ (оптимиистӣ) бар ҳилоғи монеаҳои дину шариати замони феодалий сароида шудааст.

Ғазал дар назми советии тоҷик низ ҳеле маъмул аст. Ишқу муҳаббат, садоқату вафодорӣ чун ҳиссиёти лирикии одами нави даврони сотсиализм дар ғазалҳои ишқии шоирони тоҷик бисёр тараинум ёфтааст. Лекин ҳуди мавзӯъ ва мазмuni ғазалҳо дар изҳори муносибатҳои дӯстӣ ва шахсӣ ранги дигар гирифта, ифодаи меҳру муҳаббат ҳам бо дигар усулу услугуб тасвир мейбад. Бехтарин шеърҳои А. Лоҳутӣ («Рассом ва шоир», «Даври сар зулфи ту ҳар қадар, ки печонтар шуд», «Гӯҳари ишқ»), П. Сулаймонӣ («Қалам», «Бародари ҷонӣ»), М. Раҳимӣ («Мехрномаи тоҷик»), М. Турсунзода («Ба Ленин», «Ҳаргиз», «Бӯй гул ояд зи ту», «Асри ман»), Б. Раҳимзода («Ишқ», «Рахматҳо ба корат, студент»), М. Қаноат («Ҳукм бар ситора кунем») ва дигар шоирони тоҷик комилан бо коидаҳои ғазал сароида шудаанд. Ғазалҳои шоирони мусоир бештар мазмунҳои сиёсӣ ва иҷтимоиро баён мекунад. Мисоле аз ғазали ғраждани:

Ман на он мардам, ки аз қайди фалак парво кунам,  
Чун фалак, ман сад ҳазорон ҳасмро бепо кунам.  
Чашми ҷонон бо ишорат боз медорад маро,  
Варна бо як ҳамла мушти осмонро во кунам.

Чархро бархам занам, афлокро созам забун,  
Ёр агар изнам<sup>1</sup> дихад то остин боло кунам.  
Осмонро гү ки дигар лофи<sup>2</sup> пурзүрй мазац,  
Вожгун гардй, дарафши<sup>3</sup> сурх агар барпо кунам.  
Дар чахон аз хеч кас мүхточи ёрй нестам,  
Орзуи хешро бо дасты худ ичро кунам...

(Лохутай)

Е чунин ғазали Лоик, ки чун огохй ба беандешагии чанг-  
чуёни империалистий садо медиҳад;

Шиши мо санги хоро бишканад,  
Хомии мо пухтахоро бишканад.

Ончунон санггинмизочу маҳкамем,  
Кўзай мо санги дарё бишканад.

Он қадар соғар шикастем аз алам  
То тилисми як муаммо бишканад.

Сад дилу сад дасту по бишкастаем  
То ки садди рохи фардо бишканад.

Мо аз он майдонғарибон нестем,  
Ки дили мо бетақозо бишканад.

Гардани гардуни гардон бишканем,  
Пеш аз он, ки гардани мо бишканад.

Ғазалҳои замони советии мо аксар бе тахаллус ба анҷом мерасанд. Ғазалҳои ҳастанд, ки ишқу муҳаббат ва вафодориу садоқатро месароянд. Ғазалҳои, ки фақат ба тасвири лавҳа ва манзараҳои дилкаши табиат баҳшида шудаанд, онҳоро «ғазали манзаравӣ» (пейзажӣ) меноманд. Ғазалсаро аксар тавассути инъикоси манзараҳои табиат хиссу фикри иҷтимоии худ ва муносибату нуқтаи назарашибро ба ҳодисаҳои рӯзгор изҳор менамояд.

**Қасида** чунин шакли эҷодии назм аст<sup>1</sup>, ки шоир фикру мулоҳиза ва орзу ҳаваси худро ба таври мадҳ (бо таърифу тавсиф) баён менамояд. Қасида ба мисли ғазал бо схемаи аа (матлаъ), ба, ва га... кофиябандӣ дошта, ҳачман аз 11 то 1000 байт мебошад. Қасида мумкин аст, ки ба шаҳс, ба табиат, ба ватан ва ба ҷизе баҳшида навишта шуда бошад. Соҳти қасида таркиби муайяне дошта, аз 5 қисм иборат аст: **насиб ё ташбиб** (тағаззул), **гурезгоҳ, таъриф** (мадҳ), **мақсад ё матлаб, хотима**.

**Насиб** он хиссаи қасидаро мегӯянд, ки ба ғазал хеле монандӣ дошта, дар вай фикр ва ҳиссияти шоир нисбат ба ҷамъият, эиндагӣ ва табиат бо тарзи мадҳиявӣ, марсиявӣ, ҳачвӣ ё панду насиҳатӣ баён мегардад. Агар қисми мадҳали қасида бо во-ситаҳои лирикӣ аз тасвири ишқу муҳаббат оғоз ёбад, онро таш-

<sup>1</sup> Иэн — ихтиёр, ичозат.

<sup>2</sup> Лоф — худситой, худтаърифкуй.

<sup>3</sup> Дарафши — тег, шамшер.

биб ё тағаззул мегүянд. Байти аввали насибре **матлаъ** меноманд.

Гурезгоҳ як ё ду байтест, ки дар мобайни насиб ва таъриф меистаду насибре мазмунан бо таъриф (мадҳ) алоқаманд мекунад.

Таъриф ё мадҳ ҳиссай асосии қасида аст, ки шоир дар он таърифу тавсифашро ба унвони шахсе ё табиат ва предмети мадҳ изхор менамояд.

Дар қисми **матлаб** ё **мақсад** хоҳиши шоир ифода мегардад ва сонӣ қасида **хотима** меёбад.

Қасида дар назми классикии тоҷик аз асрҳои IX пайдо шуда, дар асрҳои X—XII ҷаҳзӯнамо кардааст. Мавзӯи қасидай шонрони дарбор бештар ба мадҳу ситоиши амирон ё намояндагони сулолаҳои ҳукмрон бахшида шуда бошад, шоирони берун аз дарбор ва қисми шонрони пешқадами дарборӣ дар он бештар мазмунҳои фалсафӣ, сиёсии иҷтимоӣ ва ахлоқу одобро месароиданд. Бар ҳилоғи аксари қасидаҳои шоирон Амир Муиззии Самарқандӣ, Рашидуддини Ватвот, Үнсурӣ, Ассадӣ, Манучехрӣ, Фарруҳӣ, Хоқонӣ, Үрғӣ, Коонӣ ва дигарон, ки ба таърифу тавсифи шоҳон, шоҳзодагон ва аҳли дарбор гуфта шудаанд, дар қасидаҳои Рӯдакӣ, Носири Ҳисрав, Саъдӣ, Ҳ. Кирмонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Сайидо, Шоҳин кайфияти зиндагӣ, манзараҳои дилхуши табиат, идеяҳои ватанпарварӣ ва ҳалқдустӣ бештар тараним гардидаанд. Масалан, қасидаҳои Рӯдакӣ «Бӯи ҷӯи мӯлиён ояд ҳаме» ва «Шинкоят аз пири» ба ин даъво далели Ҷавшан аст. Қасидаҳои Абдураҳмони Ҷомӣ бештар ба панду насиҳати шоҳон ва давлатдорон равона шудааст. Дар байни қасидасароёни гузашта Сайидои Насафӣ бо қасидаҳояш мавқеи маҳсус дорад. Қасидаҳои пурмазмуни иҷтимоии ў бар акси қоидаҳои умумии қасиданависии давраи феодалий ба таърифу тавсифи косибон, ҳунармандон ва аҳли меҳнат бахшида шудааст. Ў худ ки аз боғандагон буд, барои ҳамду санои нонвоён, қассобон, рассомон ва дигар пешаварон рангӯ бори бадеиро дарег надоштааст. Ў доир ба манзараҳои табиат ва фаслҳои сол низ қасидаҳо гуфтааст. Инак, якчанд байт аз қасидаи шоир «Тасвири баҳор-наврӯзӣ»;

Навбахор омад гулистон аз пай ҷаҳзӯнамост,  
Ғунчахуспони чаманро ғунчай гул муттакост,  
Содарӯёнро барад аз ҷо ҳавои сабзааш,  
Сабзхаттонро насими сунбулаш кокулрабост.  
Нозбуро аз бунафша нозболин зери сар,  
Шоҳи гулро бистари барги хино дар зери пост.  
Рост месозанд мурғон ҳонаи оҳангро,  
Булбул аз сад парда ҷун ушшок дар зери навост.  
Ғунча мушти хок агар гирад ба каф зар мешавад,  
Табъи гулшанро дар ин мавсими ҳавоси кимиёст...

Қасидан Саъдӣ «Баҳория» ба манзараи дилкаши баҳор, меҳваҳои хушлаззати ва умуман неъмати саршори табиати ватани ў—Шероз бахшида шудааст. Матлаи он ин аст;

Бомдоде, ки тафовут накунад лайлу наҳор,  
Хуш бувад домани сахрову тамошо баҳор...

**Қасида** аз рӯи мавзӯй ва адои мақсад якчанд хел мешавад:  
**Муночот** — қасидаест, ки ба таърифу тавсифи илоҳӣ баҳшида шудааст;

**Нაът** — қасидаест, ки таърифу тавсифи пайғамбаронро дар назар дорад;

**Мадхия** — қасидаест, ки ба шаъну шавкати подшоҳон ва олимансабон гуфта шудааст;

**Фаҳрия** — қасидаест, ки шеъру шоириро ба тасвири мадҳирифтааст;

**Ҳаҷвия** — қасидаест, ки дар бораи нуқсонҳои одамони ҷудоғона, тоифаи мардум ё ҷамъият ва ё дар он рақибони шоир, бадҳоҳони мамдӯҳ ҳаҷв карда шудааст;

**Марсия** — қасидаест, дар бораи мусибатҳои саҳти ҷудой, дар бораи фавти одамони машҳур ё дӯстону муқаррабон;

**Баҳория** — қасидаест, ки комилан ва ё қисман ташбиби он ба таърифу тасвири баҳорон баҳшида шудааст;

**Ишқия** — қасидаест, ки вай ё насиби он ишқу муҳабbat ва муносибатҳои нағиси дӯстиро тараннум мекунад.

**Ҳамрия** — қасидаест, ки дар он ва ё дар ташбиби он васфи май, тарзи тайёр кардани май ва маҷлисҳои ботантана тасвир меёбад. Қасидаи «Модари май»-и устод Рӯдакӣ, ки бехтарини ҳамриёт ҳисоб меёбад, аз 94 байт иборат аст. Ташбиби он 22 байтро ташкил дода, май ва тарзи ҳозир кардани онро ситоиш менамояд. Ин қисмати қасида аз ҷиҳати комилии тасвири мавзӯй мустақил аст. 32 байти дигари қасида ба маърақаоронҳои «маҷлиси маликона» баҳшида шуда, мадҳу узрҳоҳии шоирро баён мекунад. Дар 40 байти дигари қасида, ки қисми асосии он ба шумор меравад, идеалҳои шоир доир ба «ҳокими одил»-у мардумпарвар ва «покии ахлоқи ўву покнажодӣ»-и вай инъикос гардидааст.

**Ҳолия** ё ҳасбия қасидаест, ки ба тарҷимаи (ҳасби) ҳоли шоир даҳл дошта, дар он ноадолатиҳои замон, номусоидати манғиатҳои шахсу ҷамъият тасвир меёбад. Намунаи барҷастаи ҷунун қасида «Шикоят аз пири»-и Рӯдакӣ мебошад, ки аз муҳокимаҳои амиқу фалсафӣ саршор аст. Дар эҷодиёти Мушғифӣ, Шоҳин ва баъзе дигар шоирони гузашта низ ҳолия мушоҳида мешавад.

**Ҳабсия** — қасидаест, ки дар ҳолати маҳбусӣ ва ё умуман дар ягон вазъияти ногувору ноилоҳи рӯзгор будан сароида мешавад. Шоири асри XI—XII Масъуди Саъди Салмон бо номи «ҳабснёт» як силсила шеър эҷод кардааст, ки аз 17 соли ҳаёти зиндонии у ҳабар медиҳад. Ҳоқонии Шервонӣ — шоири форезабони Озарбойҷон (асри XII) низ чанд қасидае ба ин шаклу мазмун оғарида, аз азобу шиканҷаҳои замонаш ҳасрату надомат мекунад. Дар қасидаҳои «Ҳаробаҳои Мадоин», «Миръот-ус-сафо» ва «Орзуи сафари Хуросон» Ҳоқонӣ доир ба масъала-

ҳои ҳаёту марг, ҳастӣ, табиат, фалак, тақдири одам, чамъият, маънни рӯзгор изҳори ақида кардааст. Мавридҳое дучор меоянд, ки шоир ҳокимони замонаро ба «Заҳҳоки морон» нисбат дода, худро ба Бежани асиру маҳбус, ки аз укубатҳои зиндан хеле ба танг омадааст, монанд мекунад. Ибтидои насиби қасидай Ҳоконӣ «Орзӯи сафари Ҳурӯсон» ин аст:

Чӣ сабаб сӯи Ҳурӯсон шуданам нагзоранд,  
Андалебам, ба гулистон шуданам нагзоранд...

Ба ин қасидай Ҳоконӣ шоирони машҳури замонаш ва асрҳои минбаъда Асириддини Ахсикатӣ, Ҳусрави Деҳлавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ назираҳо гуфатаанд.

Дар адабиёти форсу тоҷик қасидаҳои таъриҳӣ ҳам дучор мешаванд. Санадҳои ҳуҷҷатӣ дар як қатор ашъори Ҳоконӣ (ва қасидаҳояш), ки ба дивон ҷамъ омадаанд, мушоҳида мешаванд. Дар ин қабил осори ӯ на танҳо ҳуҷҷатҳои ҳаёти ӯро дарьёфтан мумкин аст, инчунин таърихи шаҳру мамлакатҳо, шоҳу султонҳо, аҳолию сокинони ин ё он мавзеъро дидан мумкин аст. Мушфиқӣ, ки дар муддати қариб тамоми умри худ қасидаҳои мадҳия навиштааст, воқеаҳои гуногуни машҳури замонаш ва таърихи воқеаҳоро низ дар онҳо қайд кардааст. Ба ғайр аз тасвири воқеаҳои сиёсии таърихи давлати Шайбониҳои замони худ, Мушфиқӣ дар қасидаҳояш бисёр таъриҳу санадҳои оид ба тамом шудани соҳтмони масҷиду қасрҳо, биноҳои меъморӣ, ҳаммом, ҳавзҳои шаҳр ва ғайраро низ акс кунонидааст. Ба гувоҳи олимон, микдори зиёди таъриҳҳоеро, ки Мушфиқӣ тартиб дода буд, ҳамзамони ӯ — таъриҳнависи Ҳофизи Таниш, инчунин таъриҳнависи асри XVII Сайид Роқим истифода бурдаанд.

Қасидаеро, ки насиб ё ташбиб надорад ва бевосита аз мадҳу ситоиш сар мешавад, қасидаи маҳдуд ё қасидаи муқтазаб (буридашуда) мегӯянд.

Дар адабиёти советии тоҷик қасида ҳамчун шакли маҳсус маҷхур нест. Вале гоҳо дучор шавад ҳам, шаклу мундариҷаи вай тамоман тафийр ёфта, ба талаботи умумии адабиёти давр мувоғиқ кунонида шудааст. Дар қасидаҳои замони советӣ насиб ва ғурезгоҳ дида намешавад. Таъриф мазмунан пайваста бо зиндагонии ҳақиқии реалий ва фаъолияти сиёсию давлатии ҳодимони назарписанди давлатӣ ва партии коммунистӣ, ҳалқи советӣ ва Ватан акс мейбад. Дар ин гуна қасидаҳо тасвири шаҳс ё табиат, Ватан ва ғайра бо баёни манфиати ҳалқ алоқамандии зич дорад.

«Қасидаи ҷанг ва зафар»-и устод Садриддин Айнӣ, «Қасида»-и Зуфархони Ҷавҳарӣ дар васфи Тоҷикистон, баъзе достои ва манзумаҳои М. Раҳимӣ «Баҳористони зафар», «Партияи хирадманд», «Қасидаи Норак», «Бобе аз қасидаи соҳибзодӣ» ба тариқи қасидаи мадҳия навишта шуда, корнамоҳои беназири ҳалқи советӣ ва партии коммунистиро дар солҳои

Чанги Бузурги Ватанӣ ва дар замони осоиштаи баъдирангӣ чамъбаст менамоянд.

Қасидаи марсия дар шароитҳои воқеяти советӣ қариб мавкеъ надорад, чунки зиддиятҳои синфии чамъият дар мо барҳам хӯрдааст. Баъзе намунаҳои қасидаи марсияро дар мисоли «Марсия»-и С. Айнӣ (ба мӯносибати кушта шудани бародари ӯ Ҳочӣ Сироҷ дар зиндони амир), дар хотирномаҳои Лоҳутӣ Айнӣ, Дехотӣ, Раҳимӣ, ки ба мӯносибати вафоти бемаҳали шонри боистеъдод — Пайрав гуфта шудааст, дидан мумкин аст. Шеърҳои М. Турсунзода «Хотираи капитан», ки ба Қаҳрамонии капитан Гастелло, М. Миршакар «Тӯпҷӣ», ки ба Қаҳрамони иттифоқи советӣ Исмоил Ҳамзаалиев баҳшида шудаанд, дostonҳои М. Қаноат «Сурӯши Сталинград» ва «Ситораи Ислом» ва достони Аскар Ҳаким «Талбаки талбidaам» хусусиятҳои марсиявӣ доранд.

Шеърҳои М. Турсунзода «Назмро ёд кардам», «Замин» ва Б. Раҳимзода «Давоми мо», «Дар бағал дорам» аз қабили қасидаҳои фахрияанд.

Қасиданависӣ дар адабиёти рус дар асрҳои гуногун дида мешавад. М. В. Ломоносов баъзан ба ин шакли шеър муроҷиат кардааст. Машҳуртарин қасиданависи рус Гаврила Романович Державин (1743—1816) шинохта шудааст. Ӯ бо унвони «Қасидаи худо», «Қасида ба Фелица», «Қасида ба фавти князь Мещерский» ва ғайра як силсила қасида эҷод кардааст. Шеърҳои Г. Р. Державин «Ёдгорӣ» ва А. С. Пушкин «Қоҳи ёдгор» намунаи барҷастаи қасидаи фахрия мебошанд.

Шеъре, ки аз якчанд банд иборат буда, тарқиби ҳар бандаш ба ҳаҷми як ғазал ва аз ҷиҳати тартиби қофиябанӣ монанди ғазал мустақил аст ва дар охири ҳар як бандаш байти восила дорад, тарҷеъбанд меноманд. Маънои қалимаи тарҷеъ баргардонидан буда, байти восила ба тариқи такрор дар охири ҳар банд меояд.

Ин шакли шеърӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик бештар дида мешавад. Тарҷеъбандро даставвал Саъдӣ дар эҷодиёти худ кор фармудааст, баъд аз ӯ Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ ва дигарон онро давом ва такмил додаанд. Тарҷеъбанд дар мавзӯу мазмунҳои гуногун навишта шуда, хусусиятҳои лирикӣ, мадҳиявӣ, сӯфиёна ва ғайра дорад. Инак, як банд аз тарҷеъбанди Ҳофиз, ки дорон мавзӯъ ва мундариҷаи лирикист:

Эй дода ба ёди дӯстдорӣ,  
Ин буд вафову аҳди ёрӣ!  
Охир дили реши дармандам  
То ҷанд ба дастӣ ғам супорӣ.  
Аз зулғи ту ҳосиле надидам,  
Чуз шефтагию бекарорӣ.  
Эй ҷони азиз, бар занифон  
То ҷанд кунӣ ҷафову ҳорӣ.  
Ҳарҷанд ки сӯҳти ба ҷаврам,

Кардам мани хаста созгорӣ,  
Гуфтам магар аз сари тараҳҳум  
Даст аз ситаму ҷафо бидорӣ.  
Чун нест умеди он, ки рӯзе  
Бар ошики хаста раҳм орӣ.

Он бех, ки зи сабр рух натобам,  
Бошад ин муроди дил биёбам!<sup>1</sup>

Дар ин тарчеъбанд боз 6 ғазали дигар (банд паси банд) омада, дар охири ҳар банд байти восила (Он бех ки...) такрор шудан мегирад.

Дар тарчеъанди Саъдӣ («Эй зулфи ту ҳар хаме каманде...») 20 банд ғазал дар як вағн ва бо кофияҳои гуногун тасниф шуда, аз паси ҳар банди ғазал як хел байти восила меояд, ки он ин тарик аст:

Биншинаму сабр пеш гирам,  
Дунболаи кори хеш гирам.

Дар адабиёти советии тоҷик тарчеъанди анъанавӣ қарнӣ ҳеч мақом надорад. «Тарчеъанд»-и О. Лутфӣ бо чунин матлаъ оғоз меёбад:

Биё сокӣ қадаҳ пур дех баҳори оламоро шуд,  
Чаман ҳуррам, ҳаво ҷонбаҳшу гулшан роҳатафзо шуд...

Ин аз қабили тарчеъандҳоест, ки аз ҷиҳати ҳаҷм (ғазал) вазну қофиябандӣ байни тарчеъандии анъанавию ҳозирзамиони мейистад. Тарчеъанди Лутфӣ, ки ҳамаш аз 3 банд иборат аст, ҳар банди он 5 байти буда, байти восилааш ба тариқи зайл мебошад:

Дар ин гулшан агар хоре бувад, аз решаш баркан,  
Агар море бубинӣ дар раҳаш, албатта, оташ зан!

Шакли навоваронаи тарчеъгуро, ки хеле муҳтасар ва ба-рои қабулаш сабук кунонида шудааст, дар эҷодиёти баъзе шоирони тоҷик мебинем. «Оҳанрабо»-и М. Турсунзода ба тариқи мусаддаси тарчеъанд сохта шудааст.

Он қадар дар дил писандӣ, дилписандастӣ, Ватан,  
Дар сари тасвири ҳуснат қас намёбад сухан.  
Ҳеч дар дунё надорад рангу буятро ҷаман,  
Аз ту дар осонишу роҳат бувад ҷон дар бадан.

Чунки инсонро фазои дилкушо гардидаӣ,  
Халқ чун оҳан, ту чун оҳанрабо гардидаӣ.

Байти восила («Чунки инсонро...») баъд аз ҳар мураббабаъ тақроран омада, тарчеъанди шашгонаро ташкил мекунад. М. Турсунзода «Эй ёри бефаранҷӣ!»-ашро ба тарзи мухаммад-

<sup>1</sup>. Ҳоғизи Шерозӣ. Мунтаҳаби девон (тартибиҳанда Х. Мирзозода) Душанбе, 1957, саҳ. 545.

си тарчеъбанд навиштааст. Шеърҳои М. Раҳимӣ «Чоду-чоду», «Чавонӣ», Б. Раҳимзода «Тараннум кун, дило!», «Хотираи устод», «Дилорой, Душанбе», «Гулшани эҷоди ҳалқ» ҳамчун мусаддаси тарчеъбанд эҷод шудаанд. Инак, парчае аз мусаммани тарчеъбанди М. Раҳимӣ «Ба зиёрати доҳӣ В. И. Ленин»:

Салом, эй падари мӯхтарам, Ленини кабир.  
Зи ҷону дил ба ту, он дастгири ҳалқи асир.  
Чу мо ситамкаши собик, чи навҷавону чи пир,  
Ҳама ба меҳри ту таслиму ошиқу тасхир.  
Ба ҳар дилу ҳама ҷону ҷаҳон ба ин таъсир,  
Ки меҳри туст, ба он боз чист ҳамтасвир?!

Дило, на ишқ, на оташ, на офтобу замин  
Надорад ин ҳама қувват, ки ҳалқ бо Ленин.

Баъд аз ҳар банди шашгона, байти «Дило, на ишқ...» такрор шудан мегирад, ки ҳарду якҷоя мусаммани тарчеъбандро ташкил кардаанд.

**Таркиббанд** Таркиббанд бо шаклу соҳти худ ба тарчеъбанд монанд аст. Таркиббанд низ аз якчанд бандҳо-ғазалҳо иборат буда, ба мисли тарчеъбанд қофиябанӣ дорад. Ягона фарқи таркиббанд аз тарчеъбанд дар ҳамин, ки ба ҷои байти восила, байти ҳуло саъӣ (гурезгоҳ) омада, он пас аз ҳар банд мазмунан ва шаклан тағиیر меёбад.

Дар илми бадеи классикий таркиббанд ҳам як навъи санъати тарчеъе дониста шуда, дар ин шакли шеърӣ Саъдӣ, Хоғиз, Ҷомӣ, Ҳайрат ва дигарон фикру андешаҳои фалсафӣ ва ҳаётӣ баён кардаанд. Аҳмади Ҷомӣ мазмунан ба тарики қасидай ҳолияю фахрия, таркиббанде навиштааст, ки ба шеъру назм ва аҳли фазлу им баҳои арзанде дода, ҳудро дар маркази асар мегузорад. Инак, парчаи муҳтасари он:

Ман будам аз ҷаҳону гиромӣ<sup>1</sup> бародаре,  
Дар силки<sup>2</sup> назми ҷамъ гаронмоя<sup>3</sup> гавҳаре,  
Зон сон бародаре, ки дар атвори фазлу илм,  
Чун ў назод модари айём дигаре...

Боз 5 байт, сонӣ байти ҳуло саъӣ:

Ин нукта гӯш дор, ки дурри гаронбаҳост,  
Назми бадей ўст, vale ҳасби ҳоли<sup>4</sup> мост.

Банди дигари ин таркиббанд боз аз ғазали 7 байта иборат буда, байти ҳуло саъиии банди дуюми он ин тарик аст:

<sup>1</sup> Гиромӣ — киромӣ, боэхтиром, азиз.

<sup>2</sup> Силк — ришта, ресмони шадаи марворид, силки назм — қиноя аз гуфтани эшъори мавзун.

<sup>3</sup> Гаронмоя — гаронбаҳо, қиммат.

<sup>4</sup> Ҳасби ҳол — тарҷимаи ҳол.

Харфе ки ёбам аз қалами мушкбори ў,  
Созам ҳамоили<sup>1</sup> дилу чон ёдгори ў.

«Таркиббанд»-и Хайрат рўхи лирикаи ишқӣ дорад.

Дар адабиёти советии тоҷик шакли анъанавии таркиббанд вуҷуд надорад. Тарзи истифодаи ин шакли шеърии классики низ дар замони ҳозира тамоман тафйир ёфта, ҳаҷман мухтасару кӯтоҳ ва мазмунан бой гардидааст. Шеърҳои А. Лоҳутӣ «Босмачӣ», М. Раҳимӣ «Лентай сурх», «Ватани ман», М. Турсунзода «Суруди ман», «Афсӯс, ки накардӣ имтиҳонам», Б. Раҳимзода «Барои сулҳ имзо мекунем!», «Вафо кун» ба тарики мусаддасу мусаббаи таркиббанд эҷод шудаанд.

Байтҳои (восилаи) такроршавандай тарҷеъбанд ва байтҳон (хулоғавии) тафйирёбандай таркиббанд барои ба фикри асосии шоир ҷалб намудани дикқати хонанда хизмат мекунанд. Инак, парчае аз мусаббаи таркибанди М. Турсунзода «Афсӯс, ки накардӣ имтиҳонам»:

Аз рӯзҳои аввал донӣ маро, азизам,  
К-аз зиндагии осон меҳостам гурезам,  
Монанди раъду барке бо абрҳо ситезам,  
Чун буттаҳон сарсабз аз мағзи санг ҳезам,  
Аз фарқи кӯҳсорон чун шаршара бирезам.

То ин ки дар диёри кӯҳӣ садо дихам ман.  
Аз ҳеш қатраҳоро ҳарсӯ ҳаво дихам ман.

Пас аз банди дуюми ин таркиббанд, ба тарики гурезгоҳ байти дигар меояд:

Исбот то намоям сидку вафон ҳудро,  
Ҳам ибтидои ҳудро, ҳам интиҳои ҳудро.

Гоҳо мешавад, ки дар таркиббанд байти гурезгоҳ таҳаввулот дида, мисраъҳои якуми он дигар шуда, мисраи дуюмаш якзайл мемонад. И淨о дар мусаддаси таркибанди Б. Раҳимзода «Ҳалқи бузургворам» дидан душвор нест:

Чун Вахши саркаши ҳуд аз шавқ сар кашидам,  
Шайпурни фатҳи ҳалқам бори дигар кашидам,  
Ҳар қатраи ҷабинаш бо шеър баркашидам,  
Оре, ба риштai назм дурру гуҳар кашидам.

То бахшам аз барои ҳалқи бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Баъд аз бандҳои дигар чун байтҳои гурезгоҳ дучор меоянд:

Заркору заргарӣ ту, ҳалқи бузургворам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

Ту аз ману ман аз ту, дигар сухан надорам,  
Бар ҷашм ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.

<sup>1</sup> Ҳамоили — аз ҳамел кардан, оvezon...

**Суруд**

Суруд яке аз шаклҳои хурдтарини шеърии жанри лирикӣ ба шумор меравад. Аксар суруд бо савту оҳанги мусикӣ сароида мешавад.

Яке аз ҳусусиятҳои суруд соддагию гӯёни он, самимона ва мавзун ба зарбу оҳанги мусикӣ чӯр омадани вай мебошад. Бедарак нест, ки сурудро лирикаи соф пиндошта, дар ҳаққи он мегӯянд, ки «суруд ба пардаи муғаний зебост». Лиризми суруд на фақат эҳсосоти шахсии сароянда, балки инчунин ҳиссушари фикри оммаҳои васеи ҳалқро дар ҳар замон ифода менамояд.

Суруд ҳосияти сафарбаркунӣ дорад. Дар ҳангоми кору меҳнат суруд одамро ба шавқу ҳавас меорад, ба иду истироҳати мардум зебоию ҳушнудӣ мебахшад. Сурудҳои ҳалқӣ дар замонҳои гузашта бештар оҳанги маҳзунона дошта, ғаму андӯҳ, гиряю фифон, нодорию ноҷорӣ, гармою сармо ва қаҳру ғазаби одами меҳнатро баён мекарданд. Дар ин қабил сурудҳо ба таври ҳатмӣ ҷунин порчаҳоро дидан мумкин буд:

Махтобшаб асту мо ба кӯҳҳо ҳар шаб,  
Дуди дили мо чу мавҷи дарё ҳар шаб,  
Доро ба сари давлату ишрат дорад,  
МО бекасу бенавою танҳо ҳар шаб.

Як умр дар ин ҷаҳон гадоем, дареғ.  
Бечора қасему бенавоем, дареғ.  
Сад сол агар умр вағоғӣ бикунад,  
Охир, ки гадоем, гадоем, дареғ.

Дар байнӣ ҳалқи тоҷик ғайр аз сурудҳои фольклорӣ шеъру ғазалҳои Рӯдакӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Мушғиқӣ, Ҳилолӣ, Соиб, Бедил, Зебуннисо, Нозим ва дигар классикон низ ба ҳавоҳои ҳалқӣ ва савтҳои классикии «Шашмақом» дар тӯли асрҳо суруда мешаванд.

Санъати сурудсозӣ ба мағҳуми классикиаш ва сурудҳонӣ бо ҳамовозии соз дар замони сосониён махсусан равнақ ёфтааст. Рангкорангии мавзӯъ, тарз ва услуби иҷроқунандагӣ, умуман ҳунарварии устодони суруд шаклан ва мазмунан дар корнамони як идда завқмандон зоҳир гардидааст. Онҳо — **Борбад**, ки дар иҷрои сурудҳои ҳамосавӣ, мазҳабӣ, ситоишӣ, мавсимию маросимӣ, **Бомшод**, **Саркабу Саркабу** дар сурудани сурудҳои қаҳрамонӣ, таърихио асотирий, **Гесӯи Навогар**, **Озодвори Чангӣ** дар талқини сурудҳои ишқӣ, наврӯзӣ, **Накисои Чангӣ** дар иҷрои сурудҳои баҳория ва мазҳабӣ ягонаи замони худ будаанд<sup>1</sup>.

Сонитар, бо кӯшиши олимӣ ҷангнавози асри XIV Мавлоно Мирак, олимӣ мусикӣ Ҳоча Абдулло Муҳаммад Марворидӣ, ҳофиз Ромтиниӣ, бастакорон Насруллоӣ, Муҳаммаси Ҳочиҳоҷа, Мирзо Ҳаким ва бисёр ромишигарони номдору беном дар асрҳои миёна дар Эрон батадриҷ «дувоздаҳ маком» ва дар Осиёи

<sup>1</sup> Ба тафсили суруди классикий нишаред: Аскаралӣ Раҷабов. Сарнавишти суруд. «Маданияти Тоҷикистон», 1983, 11 февраль.

Миёна «Шашмақом» таркиб ёфта, нашъунамо мекунанд. Силсилаи «Шашмақом»: Бузрук, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ ва Ирек — 6 қисм, 252 ҳаво-оҳангро ташкил дода, аз машқу хониш иборатанд. «Шашмақом», ки,— менависад С. Айнӣ,— номи умумин мусикии классикии ҳалқи тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи муқаммалшудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо ҳизмат ва ихтирои одамони бисёр — сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисёре такмил ёфтааст... Мусикии классикии тоҷикӣ — «Шашмақом» ...маҳсуси синфи ҳоқим набуда, аз ҳама бештар оммаи ҳалқӣ тоҷик ин санъатро азони ҳуд донистааст»<sup>1</sup>.

Револютсияи Қабири Сотсиалистии Октябрь ба мавзӯу мазмуни суруду таронаҳо тағйироти бузурге ба вучуд овард. Сурул чун яке аз шаклҳои назм ба вазифаҳои тарбияи одамият ҳизмат карда, ба дили мардуми советӣ васеъ роҳ ёфтааст. Бехтарин шоирони сурудгӯи руси советӣ Василий Лебедев-Кумач, Лев Ошанин, Михаил Исаковский, Евгений Долматовский, Михаил Светлов, Михаил Матусовский, Расул Гамзатов, Роберг Рождественский, Евгений Евтушенко ва баъзе дигар ба шумор мераванд. Дар адабиёти тоҷик машҳуртарин устодони сурудсаро С. Айнӣ («Суруди озодӣ», «Таронаи камбағалон»), А. Лохутӣ («Бути нозанинам, маҳи меҳрубонам», «Гар намедонӣ, бидон», «Дигар чӣ меҳоҳад», «Мо ранҷбарзодагонем», «Дар қишилоқи мо», «Суруди комсомолӣ», «Таронаи пионерон», «Оҳир, эй маҳ, ҳалок шуд дили ман»), М. Турсунзода («Суруди ман», «Ҳонаи мо он қадар ҳам дур нест», «Ҳамсоя бошам», «Нишона дорад», «Ҳандида меояд», «Суруди ҷавонӣ», «Омад канал», сиёслии сурудҳои кинофильми «Ман бо духтаре воҳӯрдам»), Б. Раҳимзода («Иди зафар», «Москваи ман», «Мехмон омадем», «Дар лаби обе», «Дӯston, ошиқам», «Шоиста», «Алла», «Ҷавонӣ») мебошанд. Ба сурудҳои ин шоирон ба баъзе дигар, ки ба Ватан ва Партия, ба ҳайӯти меҳнати одами советӣ бахшида шудааст, бастакорони мо оҳангҳои мувоғиқ бастаанд. Аминҷон Шукӯҳӣ дар соли 1965 барои матни ёздаҳ суруд бо мукофоти Рӯдакӣ тақдир шудааст.

Байте, ки дар суруд (муҳаммас ва мусаддаси тарҷеъбанд) тақроран меояд, нақарот, гардон ё бозгӯй ном дорад. Сурут хелҳои гуногун дошта, ашӯла, тарона, ғазал, бадеха номида мешавад. Сурудҳои таъриҳӣ ҳам дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷик қайд гардидаанд. Баъзеи ин гуна сурудҳо бо номи Восеъ вобастааст.

#### Достон

Маънои луғавии достон ҳикояи (ё қисса-пости) бо назм гуфта шуда мебошад. Бо вуҷуди бо шеър, бо қаломи мавзун тараинум ёфтани воқеаҳо дар достон, доираи тасвири ҳаёт ва одамон дар он хеле домангустар аст. «Достон,— гуфтааст В. Г. Белин-

<sup>1</sup> С. Айнӣ, Қуллиёт, ҷ. 11, қитоби 2, Душанбе, 1964, сал. 414.

ский,— ҳақиқати идеалиро тасвир мекунад ва хаётро дар лаҳзан олияш дар худ мунъакис месозад». Чунон ки дар боби «Эпос» қайд гардид, достонҳо аз ҷиҳати навъу намудашон — лирикӣ, лиро-эпикӣ ва эпикӣ мешаванд. Онҳо дорон сюжет ва композицияи маҳсус ҳастанд. Факат достонҳои лирикӣ бе сюжет мебошанд. Дар ҳар се шакли достон баёни ҳиссиёт ва таассуроти шоир роли асосӣ мебозад. Дар достонҳои лирикӣ агар саргузашти шоир, ҳолу аҳволи рӯхии ў чун субъект ифодаи мақсад гардад, дар достонҳои эпикӣ бештар воқеаҳои объективии рӯзгор ба муҳокима гирифта мешаванд. Дар достонҳои лиро-эпикӣ тасвири воқеаҳои зиндагӣ ва образҳои одамон бо инъикоси қайфияти шоир ба ҳам печ меҳӯранд. Рӯҷӯи лирикӣ ба нақли воқеаҳо обуранги самимӣ баҳшида, муносабати шоирро ба рафтору атвор ва кору кирдори иштирокчиёни достон ва ё воқеаҳои тасвиршуда муайян месозад.

Таърихи пайдоиши достон аз ҷоҳони даҳанакии ҳалқии давраҳои дури гузашта ибтидо мегирад. Ҳалқи тоҷик аз замонҳои қадим достонҳои қаҳрамонӣ ва ишқӣ оғаридааст. Достонҳои оид ба Рустам, Сӯҳроб, Сиёвуш, Кова ва Фаридун, дар бораи Кайковус ва Судоба, Зол ва Рудоба, Бежан ва Манижа, Юсуф ва Зулайҳо, Лайлӣ ва Мачнун, Вис ва Ромин, Толиб за Матлуб, Раъно ва Зебо ва дигарҳо тадриҷан ба адабиёти китобӣ сар дароварда, бо мурури замон, ёдгориҳои беназири адабиёт ва сарвати маънавии ҳалқи тоҷик гардиданд.

Достонҳо аз ҷиҳати жанр ё шакли жанрии худ якчанд хел мешаванд: **фалсафию аҳлоқӣ** ва панду насиҳатӣ, ишқию романтикий, таърихио хронологӣ, қаҳрамонӣ, тамсилӣ ва ғайра. Дар достонҳои **фалсафию аҳлоқӣ** ва панду насиҳатӣ аксар як ҳатти муайяни сюжет риоя карда намешавад. Максади шоир дар ин қабил достонҳо аз забони худи шоир (қаҳрамони лирикӣ) накл мейбад ва ё бо ҳикояҳои назмии хурд-хурде баён мегардад. Чунинанд достонҳои фалсафиву ирфонии Ҳаким Саной «Ҳадикат-ул-ҳақиқат», Ҷалолиддини уРмӣ «Маснавӣ», Авҳадӣ «Ҷомӣ Ҷам», достонҳои таълимию насиҳатӣ ва аҳлоқии Абдураҳмони Ҷомӣ «Силсилат-уз-заҳаб» («Занчири тиллойӣ»), «Тухфат-ул-Аҳрор», «Сабҳат-ул-аброр», «Хирадномаи Искандарӣ» ва дигарҳо.

Дар достонҳои **ишқию романтикий** мавзӯи муҳаббат мавзӯи асосӣ мебошад. Дар ин гурӯҳи достонҳо ҳамаи воқеаҳо вобаста ба рӯҳияни инсон ва олами ботинии ў, вобаста ба ишқ ва аҳду вафо инъикос мейбад. Барои ин қабил достонҳо асари Фахриддини Гургонӣ «Вис ва Ромин», достонҳои Низомии Ганҷавӣ «Лайлӣ ва Мачнун», «Хисрав ва Ширин», Хисрави Дехлавӣ «Дувалронӣ ва Ҳизрҳон», Ҳочуи Кирмонӣ «Ҳумоӣ ва Ҳумоюн», Ҷалоли Табиб «Гулу Наврӯз», Абдураҳмони Ҷомӣ «Юсуф ва Зулайҳо», «Лайлӣ ва Мачнун», Мирзоабдуқодирӣ Бедил «Комде ва Мудан» мисоли хуб шуда метавонанд. Аз асарҳои шонро ни советни тоҷик достонҳои М. Турсунзода «Чони ширин»,

М. Миршакар «Ишкін дұхтари күхсөр», А. Шукұхи «Күчабоги ошиқон»-ро ба ин гурӯхи достонхо мансуб кардан мумкин аст. Бояд гүфт, ки вокеяят дар ин достонхо бартарй дорад. Аз ин рү онҳо ба қабили достонҳои лирик-эпикй майл мекунанд.

Дар достонҳои таърихиу хронологи ҳоҳ вай ба әздидети даҳанаки ҳалқ вобаста бошад ва ҳоҳ ба адабиети китоби ҳодисаҳои таърихие, ки ба ҷамъият таъсир бахшидааст, тасвир мейбад. Ҳамаи дигар вокеаҳо дар ин гуна достон дар плани дуюм меистад. Дар ин гуна достонҳои таърихӣ хронологияи воеаҳо, яъне дар қадом давр, солу моҳ гузаштани ин ё он воеариоя мешавад. Достонҳои В. Маяковский «В. И. Ленин», С. Айнӣ «Чанги одаму об», М. Турсунзода «Ҳасани аробакаш», М. Миршакар «Дашти лаванд», М. Қаноат «Гаҳвораи Сино», «Тоҷикистон — исми ман» ва баъзе дигар ба андоzaе ба ҳамин қабил достонҳо мансубият доранд.

Дар достонҳои қаҳрамонӣ-эпикӣ (ҳамосӣ) корнамой ва паҳлавонии одамон, дар бораи меҳнати бошуҷоат сухан меравад. Аз классикон Фирдавсӣ, муаллифи «Шоҳнома», устоди беназире дар достоннависии қаҳрамонию паҳлавонӣ шинохта шудааст. «Гаршаспнома», «Барзунома», «Ҷамшеднома», «Ҷангнома», «Доробнома», ки ҳарактери достонҳои қаҳрамониро дар бар кардаанд, асосан қувваозмоихои ҷисмонӣ ва руҳии баҳодуронро сароидаанд. Аз адабони советии тоҷик Лоҳутӣ бештар достонҳои қаҳрамонӣ навиштааст, монанди «Точ ва байрақ», «Фалабаи Таня», «Паҳлавон Оштӣ», «Достони Мардистон», «Парии баҳт» ва дигар. С. Айнӣ, М. Турсунзода, Деҳотӣ ва Юсуғӣ «Оби ҳаёт», Мирзо Турсунзода достонҳои «Писари Ватан», «Садои Осиё», М. Миршакар «Одамон аз Боми ҷаҳон», «Одам оғаридгор», З. Ҷавҳарӣ «Муҳаммадҷон», О. Лутфӣ «Достони Назарпаҳлавон», Б. Раҳимзода «Қиссаи күхсөр» эҷод кардаанд. Гурӯхи ин достонҳо комилан ва баъзеашон қисман ҳарактери достонҳои қаҳрамониро дар бар карда, маъною мазмунашон аз воеаҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ саршоранд.

Достонҳои тамсилӣ, ки аксар соҳиби соҳти сюжетианд, дар равияҳои гуногун мушоҳида мешаванд. Яке бо иштироки паррандаҳою ҳайвонот соҳта шуда, муносибати гуногуни ҷамъият ба воситаи табиату хислатҳои онҳо нишон дода мешавад, дигаре долу зарби ҳайру шаррро ба эътино гирифта, асолату наҷобат ё бадкешии инсонро тавассути узвҳои ҷисму руҳияи одам меандӯзад. Дар ин қабил эпос навҷуҳои назми асрҳои XIV—XVII ба назар мерасад. Масалан, «Шаҳрошуб»-и Сайидо, ки дар донраи адабии ҳунармандон ба вучуд омадааст, аз навкори шаклу мазмун шаҳодат аст.

Дар достонҳои «Муш ва гурба» (Убайди Зоконӣ), «Калила ва Димна» (Ҳусайн воизи Кошифӣ) ва амсоли онҳо, ки хусусиятҳон иҷтимоиашон ошкор мебошад, ситамгарон ба образҳои ҳайвоноти ғаммозу дарранда шабоҳат ёфта, ҳисси аловати хондаро нисбат ба онон бармеангезад. Дар «Маснавии маъни-

вӣ»-и Румӣ бобҳои моломоли панду ҳикматро мебинем, ки тавассути образҳои ҳайвонот — шағолу гург ва дигар ақидаҳои сиёсии иҷтимоӣ суханвар баён гардидаанд.

Маснавии тамсилӣ Мушфиқӣ «Гулзори Ирам» ба асари нағиси Мулло Фаттоҳии Себаки Нишопурӣ «Ҳусни дил», ки он бо насрӣ мусаҷҷаъ иншо шуда, табиатан ба назм наздик аст, така дорад. Дар ин ду асар муборизаи қаҳрамонон дар роҳи ишқу муҳабbat тавассути иштироки узвҳои ҷисми одам ва хосиятҳои рӯҳӣ-маънавии ўтачассум ёфтаанд. Сайри ҳаёлоти ҳам Фаттоҳӣ ва ҳам Мушфиқӣ ба ифшосозии сифатҳои накӯю зиштӣ ва зебоию қароҳат равон буда, ба яке таҳсин ва ба дигаре нафрят меҳонанд.

Ба персонажҳои ин асарҳо мувофиқи кору кирдор ва рафттору атворашон ном дода шуда, ҳусусиятҳои ақлӣ ё ҳиссии инсон иброз мегардад. Масалан, қаҳрамонҳои мусбати гурӯҳи **Ақл** — Дил, Назар, Ваҳм, Сабр, Ғамза, Номус, Ҳиммат ва гурӯҳи **Ишқ** — Ҳусн, Зулф, Қарашма, Ҳол, Ҳаёл, Мехр, Вафо, Ҳилоли Воҷиб (ишора ба абруъу миҷгон), Ишва, Ноз, Табассум, Қомат ва ғайра мебошанд. Ба образҳои мусбат гурӯҳи персонажҳои **манғӣ** ба мисли Зарқӣ Роҳиб, писари ў — Тавба, Роҳиб ва духтари ў Ғайр, Рақиб ва дигарон мӯкобил гузошта шудаанд. Онҳо чун садду монеаи роҳи симоҳои мусбат амал мекунанд. Дар натиҷа қаҳрамонони мусбат бар қувваҳои манғӣ ғолиб омада, бо сарварии Назар ҳам ҷашмаи Оби Ҳаёт ва ҳам Ҳуснро мейбанд.

Нагуфта намонад, ки як қатор шоирони ўзбеку турк, урду ва дигарон дар асрҳои минбаъда тақлид ба сюжети ин асарҳои Мулло Фаттоҳию Мушфиқӣ асарҳо оғарида, ақидаи иҷтимоию сиёсиашонро мувофиқи завқу салиқаи истеъдодашон ифода намудаанд.

Достонҳо дар адабиёти советии тоҷик низ бештар ба тарзи як хел кофия бастани байтҳо, ки вай бо номи маснавӣ машҳур аст, навишта мешаванд. Дар муҳити нави зиндагӣ дар дostonсарой навигариҳои зиёде низ ба вуҷуд омадаанд. Ҷунончи, достони М. Турсунзода «Ҳасани аробакаш» бо қонунияти мураббаъ гуфта шуда, кофиябандии ҳар банд асосан бо схемаи **абвб**, гдед ва ғайра омадааст. «Панчи ноором»-и М. Миршакар бо мураббаъ сароида шуда, схемаи кофиябандии он якдармиён — **абаб**, вгвг ва ғайра шуда омадааст. Баъзе достонҳои шоирон А. Шукӯҳӣ, М. Қаноат, Ф. Мирзо, Қ. Қиром, А. Ҳаким бо қондаҳои тозаю нав эҷод ёфтаанд.

Аксари достонҳо ба ҳусусиятҳои лирикию эпикӣ моликанд. Вокеаҳои боҳашамат, ҳарактерҳои бошукуҳ ва кору кирдори зебон одами дар онҳо бо эҳсосоти лирикий сароида мешаванд.

Дар замони мо шакли нави дostonсарой пайдо шуда амалий гардидааст. Бидуни вазну кофияи гуногуни бобҳо, маҳсусан ин навпардозиҳо дар услуби дostonсароии Мӯъмин Қаноат ба ғазар мерасад. Достони ў «Сурӯши Сталинград» ва «Ситорач

Исмат»-ро синтези хусусиятҳои лирикию драмавӣ бо унсурҳои фоҷиаи қаҳрамонӣ донистан мешояд. Ҷиҳатҳон драмавию қаҳрамонии достонҳо аз ду нуктаи назари мутақобила — ғояю идеали олами сотсиалистӣ ва буржуазӣ баҳс кунад, хусусиятҳои лирикии асар аз розу асрори дили ҳассоси шонр, аз рӯчӯу хикматҳои фалсафии суханвар доир ба оламу одам ба зуҳур мепояд. Ҳамин тавр, ў пайвандгари пурчозибай анъана ва навпардозиҳон назми мусоири тоҷик аст.

Маълум аст, ки баъзеи достонҳо характери нақлӣ-ривоятӣ доранд (монаиди достони А. С. Пушкин «Полтава», А. Т. Твардовский «Мамлакати Муравий», М. Миршакар «Қишлоқи тиллой» ва «Дашти лаванд»), дар баъзеи дигарашон ҷиҳатҳои маҷозӣ ва лирикӣ зиёд аст (монаиди достони Ю. Лермонтов «Мцыри», Расул Гамзатов «Духтари кӯҳистонӣ», М. Турсунзода «Чо ни ширин», Б. Раҳимзода «Эъҷози сухан», М. Қаноат «Қитобҳои заҳмин» ва «Падар»). Вале дар ин достонҳо ҳам гап дар сари каму зиёд будани ривояту нақл ва эҳсосоту таассурот набуда, балки дар он аст, ки то чи андоза барои ифодаи ҳисси озодипарварӣ, ватандӯстӣ, муҳабbat ба ҳалқи ҳуд ва ба кувваи тавони инсон завқу шиддат ва обу ранги лирикӣ кор фармуда шудааст.

Бинобар ин дар байни достонҳои эпикӣ ва лирикӣ-эпикӣ як ҳудуди қатъӣ гузоштан кори басо мушкил аст. Аксар эпикӣ будани достон аз характери драмавии он намоён шуда меистад. Дар достонҳои А. Лоҳутӣ «Сафари Фарангистон», О. Лутфи «Назарпаҳлавон», М. Турсунзода «Ҳасани аробакаш», «Садои Осиё», М. Миршакар «Қишлоқи тиллой» ва Б. Раҳимзода «Қиссаси кӯҳсор» унсурҳои драмавии воқеот ба назар намоёntар аст.

Достонҳои М. Турсунзода «Ҳазон ва баҳор», «Писари Ватан», «Чароғи абадӣ», М. Миршакар «Ленин дар Помир», «Ишёни хирад», М. Қаноат «Мавҷҳои Днепр», «Гахвораи Сино» намуни беҳтарини достонҳои лирикӣ-эпикӣ мебошанд.

**Номанигорӣ чун достон** «Номанигорӣ», ки дар достонсарои қаҳрамонии форсу тоҷик аз асрҳои X инҷониб бо үнвони «Шоҳнома», «Доробнома», «Барзунома» ва ғайра маъмул буд, сонитар, дар асрҳои XIII ва XIV ии санъат дар мавзӯъҳои дигар низ ҷорӣ гардида вусъат меёбад. Масалан: даҳнома, ушоқнома, фироқнома, сокинома, саодатнома, муҳабbatнома, тарикатнома, ҳидоятнома, сӯҳбатнома, зафарнома ва ғайра. Яки ин номаҳо характери лирикӣ-ишкӣ ё ишкӣ-романтикӣ дошта бошанд, дигаре соҳиби хусусиятҳои фалсафӣ-дидактикий, сеюмӣ — таърихии эпикӣ ва ғайра мебошанд.

Анъанаи «даҳноманигорӣ» аз достони Фаҳриддини Гургонӣ (XI) «Вис ва Ромин» ибтидо гирифта, дар даҳномаҳои Авҳадии Марғӣ «Мантиқ-ул-ушшок», Ҳасани Дехлавӣ «Ишқнома», «даҳномаҳон» Ибни Насӯҳ ва Имоди Фақехи Кирмонӣ, дар «Ушшоқнома»-и Убайди Зоконӣ ва баъзеи дигар инкишоф мебад. «Даҳнома» ба ҳукми 10 номаи (мукотибан) байни ошиқон

мутобеъ буда, муносибати ду дилдодагонро баён месозад. Вале дар рафти давомоти худ дахноманависӣ тафйирот дида, дар баъзеи онҳо миқдори номаҳо аз даҳ зиёд ва кам иншо шуда, баъзан дорои муқаддимаю хотима мешаванд. Ё худ дар баъзеашон ба чои мукотибаи ду шахс, номаҳо аз номи як шахс, ё маҳбуба ва ё муҳиб иншо мегардад.

Достонҳои «Зафарнома» (Ҳамдуллои Муставфӣ), «Фозоннома» (Нуриддин ибни Шамсиддин Муҳаммад), «Шоҳномаи манзуми муғул» (Шамсиддини Қотонӣ), «Шаҳаншоҳнома»-и Аҳмади Табрезӣ ва ғайра, ки ба пайравии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ тасниф ёфтаанд, мавзӯъҳои таъриҳӣ ва ҳамосӣ-қаҳрамониро дар бар кардаанд.

«Қамолнома» ва «Гавҳарнома» (Хочуи Кирмонӣ), «Ҳидоятнома» (Носири Бухорӣ), «Сӯҳбатнома»-и Имоди Кирмонӣ, ки ба тақлиди «Бӯстон»-и Саъди навишта шудааст, «Муҳаббатнома», «Тариқатнома» ва «Сафонома»-и ў бо вучуди обу ранги сӯфиёнаашон, умуман дорои ҳусусиятҳои фалсафӣ-дидактикий буда, талаботи ахлоқу одоби умумиинсониро ба дикқати таҳлил мегиранд<sup>1</sup>.

Ғайр аз ин дар таълифи номанигорӣ, ки аксар характеристики достонӣ дорад, «Соқинома» низ доҳил мешавад. Вай даставвал ба шакли маснавӣ пайдо шудааст. Ҳатто қасидаҳои маҳсуси ба май ва умуман ба мавзӯи ҳамрия бахшида шуда, ба қолаби ин ё он достон гудохта шудаанд. Чунин бузургон ба мисли Рӯдакӣ, Низомии Ганҷавӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Хочуи Кирмонӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ таърифу тавсифи майро қабл аз ҳама барои танқиди монеаҳои дину шариат, барои аз ғаму андӯҳи олами пуркулфати феодалӣ дур рафтган истифода бурдаанд. Дар «Соқинома»-ҳо, сарфи назар аз баъзе ақидаҳои сӯфиёна аксар идеалҳои инсонпарварӣ ва панду андарз мавкеи қалон доранд. Мазмуни фалсафии «соқинома»-ҳо ба некбинии ҳаёт такя дошта, тавассути тамҳиди ҳусниёти табиату инсон зидди дунёи дигар — «дунёи илоҳӣ» мубориза мебарад<sup>2</sup>. Бедарак нест Ҳусрави Дехлавӣ гуфтааст:

Ба амре, ки нақд асту аз ғам тухист<sup>3</sup>,  
Ғами умри насяхӯрӣ абллаҳист,  
Чу ҳоҳӣ ғаму шодмонӣ гузошт,  
Ҷаҳон ҳуш гузор, ар тавонӣ гузошт.

**Баллада** (қиссаи манзум) аз асарҳои назмиест, ки дорои сюжет буда, ба материалҳои таъриҳӣ, қаҳрамонӣ ё афсонавӣ асос ёфтааст. Вале сюжети баллада ҳарвақт васеъ ва комил нест, вай аксар

<sup>1</sup> Барон шиносой бо тафсили достонсароӣ ва даҳнома нигаред: китоби Н. Сайфиев. «Достонсарои форсу тоҷик дар асри XIV» (қисми якум). Душанбе, 1983.

<sup>2</sup> Нигаред: Фирӯза Зекнинеа. Жанр сокинаме в таджикско-персидской литературе (XIII—XV вв.). Автореферат канд. диссертации. Душанбе, 1972.

<sup>3</sup> Тухист-туҳӯй-тиҳӯй — холӣ, озод.

ҳамчун сабаб барои баёни нияту максади шоир пеш гирифта мешавад. Баллада зотан ба ғурӯҳи асарҳои лирикӣ-эпикӣ тааллук дошта, фикру зикр ва ҳиссу ҳаяҷони шоирро ба ин ё он воқеаи таърих ё зиндагии ҳозирзамон ифода менамояд.

Баллада ҳанӯз дар асрҳои миёна дар Франсия, Италия ва Испания пайдо шуда, тадриҷан инкишоф меёбад. Шеърҳои ҳалқии англисӣ дар бораи Робин Гуд ҳусусиятҳои баллада-қисса-ро соҳиб аст. Дар назми асри XIX-и рус В. А. Жуковский (1783—1852) ҳамчун балладанавис шӯҳрати калон дошт. Балладаҳон тарҷимавии ў «Шоҳи бешазор», «Софар», «Светлана» ва дигарҳо ҳусусиятҳои романтикий доранд. Шеъри машҳури Лермонтов «Баллада» (тарҷимаи Ҳ. Юсуфӣ) аз ҳамин қабил асарҳост.

Дар адабиёти советӣ баллада аз ҷиҳати мазмун қатъиян дигар шуда, ба ҷои афсона бо мавзӯти ҷамъияти вобастагӣ пайдо кардааст. Балладаҳои Н. Тихонов «Қиссаи меҳ», «Қиссаи пакети кабуд», қиссаҳои Э. Багрицкий, А. Твардовский, К. Симонов, А. Сурков, М. Светлов, Лев Ошанин ва дигарон манзараҳои ҳаёт ва қаҳрамонии одамонро намоиш медиҳанд.

Дар адабиёти пешазреволюционии тоҷик қиссаҳои таърихӣ ва афсонавӣ хеле маъмул буда, бо насрӯ назм гуфта мешуданд. Дар адабиёти советии тоҷик асари А. Лоҳутӣ «Зиндааст Ленин» ва силсилаи шеърҳои М. Турсунзода «Қиссаи Ҳиндустон» намунаи хуби балладаи реалистии таърихӣ ба шумор мераванд. Дар шеърҳои ҳиндустонии Турсунзода воқеаҳои таърихӣ ва ҳаётӣ ба ҳам печ ҳӯрда, ҳоли табоҳи ҳалқҳои ҳинд ва дигар мамлакатҳои Шарқи ҳориҷӣ дар шароитҳои мудҳиши мустамлика-дорӣ чун қисса инъикос ёфтаанд. Фикру ғояи шоир ва қайфијати ў дар тасвири манзараҳои дилфиреби Ҳиндустон ва мардуми меҳнатдусти ин сарзамин мавқеи намоён дорад. В. Г. Белинский балладаро назми лирикӣ-эпикӣ дониста таъкид намудааст, ки дар он «шоир ягон ривояти афсонавӣ ё ҳалқиро мегирад ё ба ин монанд воқеае эҷод менамояд. Вале асоси вай ҳодисот набуда, балки ҳиссиятест, ки он бедор мекунад»<sup>1</sup>.

М. Турсунзода дар «Қиссаи Ҳиндустон» воқеаҳои мудҳиши қиссаосоро аз мусибати махавҳои Самарқанди собиқ гирифта, ба ҳақиқати ҳолу аҳволи токатшиканӣ аҳли меҳнати ҳинд (нафратзадагон) моҳирона татбиқ намудааст. Ҳуди ҳамин амали будани нуқтаи назари мунаққиди бузурги рус Белинскийро тасдиқ мекунад.

## ДРАМА

Ҳусусиятҳои осори  
драмавӣ

Драма ҷинси сеюми адабӣ мебошад, ки аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънои ҳаракат, амалиётро дорад. Драма асарҳон адабиёанд, ки барои дар саҳнан театрҳо намоиш додан навишта мешаванд.

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Разделение поэзии на роды и виды. Поли. собр. соч., т. 1, М., стр. 37.

Асарҳои драмавиро пъеса ва пас аз ба саҳна гузоштан спекталь ҳам меноманд. Нависандай асарҳои драмавӣ драматург ном дорад.

Драма яке аз намудҳои мушқилу мураккаби санъат ба шумор меравад. «Драматургия — шакли аз ҳама баланди эҷоди бадеист», — навиштааст Арасту. «Драматургия — душвортарин жанри адабиёт аст», — таъкид кардааст М. Горький. В. Г. Белинский драмаро «точи санъат» дониста гуфтааст, ки он аз омезиши эпос ва лирика таркиб ёфта, дорон сифатҳои нав меғардад. Коидаю қонунҳои драма мустақил ва ба худ ҳосанд, дар он амалиёту ҳаракати одамон мавқеи асосиро ишғол ме-намояд. Дар драма ягонагии гуфттору амалиёт ба воситаи диалог, монолог, имову ишора (мимика), ҳаракати дасту бадан (пантомима), луқма (реплика), фосила, ист (пауза) ва дигар ҳиссияти одамий ба даст меояд.

Яке аз хусусиятҳои муҳимми драма ҳарактери драмавӣ (зиддият, мубоҳисаю мунозира, задухурд) доштани он амалиётест, ки дар асар вусъат меёбад. Хусусияти дигари драма ягона-ги амалиёт аст. Ниҳоят, хусусияти сеюми драмадарҳамин, ки воеаҳобаҳамияти худ тобеи замони ҳозира мебошанд. Барои таъсири ҳақиқии реалистӣ пайдо кардан асари драмавӣ лозим аст, ки драманавис таҳайюлоти бадеиро бо воеяят ва ҳаёти саҳна пайваста созад. Бехтарин образҳои драмаи умумиҷаҳонӣ Ромео ва Чульетта, падари мусибатзода — Лир, Макбет ва зани шуми вай, Гамлет (В. Шекспир), Борис Годунов (А. Пушкин), Катерина (аз «Раъду барк»-и А. Островский), Рӯдакӣ (С. Улуғзода) ва дигарон ҳамчун таҷассуми асарҳои драмавии саҳнавӣ дар пешиназарӣ мо мисли одамони зинда доимо намоён мегарданд.

М. Горький дар мақолаи машҳури худ «Доир ба пъесаҳо» яке аз талаботи асосии асарҳои драмавиро ин тарик муайян кардааст: «Драма бояд ба таври ҷиддӣ ва мағз андар мағзаш амалиёт дошта бошад, факат дар ин сурат хизмати вай барои барангехтани ҳаяҷони рӯҳӣ ҳамчун сухани оташину ҷанговар аҳамият пайдо карда метавонад...»<sup>1</sup>.

**Диалог ва монолог дар осори драмавӣ** Пеш аз он, ки ба таърихи пайдоиши драма ва жанрҳои гуногуни он тавакқуф кунем, бояд бо баъзе воситаҳо, ки боиси оғаридани образ ва ҳарактери асарҳои драмавӣ мегарданд, шинос шавем: **Диалог** (калимаи юнониест — **дия** — ду ва **логос** — **сухан**) аз муқолима, муҳовира, яъне гуфтугӯи ду ё якчанд нафар иштироккунандагони асари бадӣ иборат аст. **Диалог** дар асари саҳнавӣ тамошобиноро ба ҳаяҷон меоварад ва таъсири зӯр мебахшад.

**Монолог** (калимаи юнониест — **монос** — як ва **логос** — **сухан**) аз сухани як қаҳрамон иборат аст, ки хитобан ба каси дигар

<sup>1</sup>. М. Горький. О литературе. М., 1980, стр. 386.

гүфта шудааст ё хамчун мулохица ва андешан образи муайян баён гардидааст. **Монолог** дар аввал, байн ва ё хотимай пьеса гүфта мешавад. **Монолог** дар осори драмавӣ ба шаклҳои гунонгун сурат мегирад: монологи ёддоштӣ, монологи орзую омол, монологи ғазабу адоварат, монологи ишқу муҳаббат ва дӯстиию ва фодорӣ. Махз дар монологҳо муносибати худи муаллиф-драматург нисбат ба қаҳрамонҳо ва воқеаҳои замон равшан изхор мегардад. Эътиқоди бузурги сиёсӣ ва ҷамъияти драматург, панду андарз ва мухокимиҳои фалсафии ӯ хонандаро ба худ ҷазб намуда, боиси андешаҳои минбаъдаи он ҳоҳад шуд.

Диалог ва монолог бинобар он воситаҳои асосии ифодаку-  
нандай мақсаду нияти нависанда-драматург мебошанд, ки дар  
пьеса тарзи нақлу ривоят муносиб намеояд. Бачуз ин ду воси-  
таи муоширати байни персонажҳо ва тамошобинон дар пьеса,  
боз фикру мулоҳиза ва қайду эзоҳи худи нависанда дар бораи  
рафтору гуфтори иштироккунандагон дида мешавад, ки онро  
**ремарка** мегӯянд. Драматург бо ремарка ҷою замон ва муҳити  
воқеаҳо, либос ва синну соли иштироккунандагонро муайян ме-  
кунад, ки ин барои режиссёр — ба саҳнагузорандай пьеса аҳа-  
мияти қалон дорад. Бачуз ин, чӣ навъе ки дар боло гуфта шуд,  
луқма, ист, имову ишора ва ҳаракати узвҳои бадан — ин ҳама  
воситаҳои кушоиши ҳаракету образҳои бадени драмавианд.

**Таърихи пайдоиши драматургия** Драма ё драматургия ҳамчун соҳаи мустақили адабиёт ба таърихи дуру дароз соҳиб аст. Вай аз эҷодиёти даҳанакии ҳалқ ибтидо гирифта, яке аз намудҳои санъати дӯстдоштаи ҳалқ шуда мондааст. Дар Юнони қадим ва дигар мамлакатҳо театри касбӣ аз тамошою намоишҳои ҳалқӣ пайдо шудааст. Драма қабл аз ҳама асосҳои фольклорӣ ва мифологӣ (афсонавӣ) дошта, ба идҳон динӣ ба шарафи Дионис — худои ҳосилот ва ҳомии шароб во-баста будааст.

Дар Юони қадим, дар асри V пеш-аз милод ин жанр дар эчдиёти драматургҳо Эсхил, Софокл ва Еврипид нашъунамо меёбад. Драматургҳои Юон дар асарҳояшон типҳон характерноки одамони замони худро тасвир намуда, диккати тамошобинонро ба масъалаҳои мухимми чамъияти хӯд ҷалб мекарданд. Асарҳои Эсхил («Прометеи занҷирбандшуда», «Прометеи озодшуда», «Агамемнон»), Софокл («Шоҳ Эдип»), Еврипид («Медея») намунаҳои барҷастатарини жанри драма буда, онҳо барои хулосаҳои назарӣ ба олими машҳури Юони қадим Арасту (барои навиштани китобаш «Поэтика») маводи тадқикий гардианд.

Дар асрҳон байди милод ва асрҳон миёна анъанаҳои хуби классикии адабиёти Юнони қадим рӯ ба таназзул ниҳода, ба ҷон театр дар Рим цирк бо манзараҳои хунрезиаш вусъат мебад. Дар асрҳон миёна сардорони ҷамъияти феодалий умуман адабиётро тобеи дину шариат ва қалисоҳо мегардонанд. Вале

баъзе намоишҳои ҳаҷвию юморӣ, тамошоҳои иду маросимҳо дар байни ҳалқ ҳамчун ифодаи талаботи маънавии ӯ бокӣ мемонанд.

Дар давраҳои Эҳъё ва Маорифпарварӣ (асрҳои XV—XVI ва XVII—XVIII) эҷодиёти драмавӣ авҷ мегирад. Дар Ғарб, дар асарҳои нависандагони Испания Лопе де Вега, Кальдерон ва нависандай бузурги Англия Вильямс Шекспир (XVI—XVII), сонитар дар осори намояндагони классицизми Франсия Корнель ва Расин (асри XVII), шоири драматургҳои шӯҳратманди немис Гёте ва Шиллер (асрҳои XVIII—XIX), нависандаю драматургҳои номии рус А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. С. Грибоедов, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов замони онҳо, нуктai назари муосиронашон, принципҳои эҷодиашон аз мавкеи реализм равшан зуҳур меёбад. Дар эҷодиёти драмавии ин классикони асри XIX рус проблемаҳо ва типҳои нави ҷамъияти онзамонаи рус дар марҳалай дигари таърихӣ тасвир мешаванд.

**Драматургияи советӣ** дар шароитҳои мубори-за барои ғалабаи сотсиализм ва соҳтмони на-ви ҷамъияти дар мамлакати мо ба вучуд ома-да, инкишоф ёфтааст. Асосгузори аввалин пьесаҳое, ки аз мав-кеи методи реализми сотсиалистӣ навишта шудаанд, А. М. Горь-кий мебошад. Эҷодиёти драмавии Горький — солномаи револю-тсия аст. Горький дар асарҳояш «Дар қаър», «Мещанҳо», «Душ-манон», «Бачагони офтоб» ва дигарҳо зиддиятҳои бузурги таъ-рихиро вобаста бо сарнагуни ногузири дунёи кухан ва пай-диши эраи (мабдаи таърихи) нави инсоният акс кунонид-аст. Дар пьесаи ӯ «Дар қаър» на танҳо тамоми ваҳшонияти соҳту низоми ҷамъияти буржуазӣ фош карда мешавад, балки дар он маънии ҳаёти инсонӣ файласуфона мухокима ёфтааст.

Пьесаҳои охирини Горький «Егор Булычев ва дигарҳо», «Дос-тигаев ва дигарҳо», «Сомов ва дигарҳо» рафти воқеяни ҳаёти ҳалқи рус ва ҳодисаҳои муҳимми навсозии революциониро дар зарфи даҳсоли баъди ғалабаи Револютсияи Октябрь дар бар гирифтаанд.

Беҳтарин анъанаҳои пьесанависии Горький ба драманави-сонӣ советӣ таъсир гузашта, боиси боигарии репертуари клас-сикии театрҳои мо гардидаанд. Дар пьесаҳои Константин Тре-нёв («Любовь Яровая»), Всеволод Иванов («Бронепоезд 14—69»), Леонид Леонов («Хучум»), дар пьесаҳои Николай Пого-дин, Всеволод Вишневский, Константин Симонов, Александр Корнейчук, Александр Крон, Александр Афиногенов, Лев Шей-нин, Алексей Арбузов маънои бузурги муборизаи ҳалқҳои со-ветӣ барои бахту саҳдати инсоният бо шавқу завқи маҳсус ва тавонони сухани бадӣ нишон дода шудааст. Дар драматургияи Николай Погодин умуман ва дар сегонаи машҳури ӯ «Одами яроқдор», «Соати бурҷи Кремль» ва «Достони сеюми муассир» маҳсусан процесси пайдоишу тасдиқи ҷамъияти сотсиалистӣ пайваста бо номи доҳӣ — В. И. Ленин шукуҳмандона возех тасвир ёфтааст.

**Пайдоиш ва инкишофи драматургияи тоҷик**

Сарчашмаи асосии драматургияи тоҷик ва тегатри касбии он эҷодиёти даҳанакии ҳалқ мебошад. Маданияти мусиқию ракқосӣ ва маданияти баланди адабии тоҷик дар замони пеш аз революция хеле тараккӣ карда бошад ҳам, vale театр ба мафҳуми хозираи он вучуд надошт. Ҳофизону мутрибон, навозандагону ракқосон, гуяндагону масҳарарабозон, сонӣ «зочабозӣ» ва «лӯхтақбозӣ»—нишонаҳои нахустини санъати театрӣ ба шумор мерафтанд.

«Масҳарарабозҳо», ки аксар унсурҳои раксу сурудро бо пантомима, яъне бо ҳаракати бадан ва имою ишора пайваста намоиш медоданд, мутахассисони кори худ дониста мешуданд. Ҳалқ «масҳарарабозҳо»-ро дӯст медошт, чунки онон ҳамеша бо ҳалқ алоқаманд буда, бештар ба маданияти демократии турӯҳи «поёни» ҷамъият тақия доштанд<sup>1</sup>.

Драматургияи тоҷик асосан баъди Революсияи Октябрь, аз солҳои 1917-18 сар карда, дар Бухоро, Самарқанд, Ленинобод, Конибодом, Панҷакент пайдо мешавад. Баъд аз инқилоби Бухоро (1920) ин соҳаи адабиёт ривоҷ меёбад. Дар ин солҳо ҳанӯз театр набуд, факат кружокҳои худфаъолияти бадеъ амал мекарданд. Онҳо баъзе инсценировка аз пьесаҳои хурду қалони ин ё он колективи муаллифони ҳаваскорро намоиш медоданд. Чунин буданд пьесаҳои «Қўри Шермат», «Холбута қўрбошӣ», «Холматбек» ва дигарҳо, ки ба муносибати авҷ гирифтани фаъолияти босмачиён дар Ҳучанд ҳамчун акси садо аз тарафи дастаи ҳаваскорон дар солҳои 1923-24 ба саҳна гузошта шудаанд. Дар соли 1925 бо қувваҳои комсомолон дар қишлоғи Тус (райони Чуст) пьесаи дупардагӣ «Эшони фиребгар» нишон дода шуд.

Кружокҳои драмавӣ имкониятҳои қалон доштанд, ки репертуари худро аз ҳисоби пьесаҳои ҳалқҳои бародарии мамлакати мо васеъ гардонанд. Асосгузори адабиёти советии ўзбек Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ аввалин пьесаҳои ҳалқии худро дар солҳои пеш аз Революсияи Октябрь ва дар солҳои революсияю баъди революсия эҷод кардааст. Яке аз пьесаҳои пурмазмунӣ ў «Бой ва хизматгор», ки то имрӯз дар саҳнаи театри академии ба номи Лоҳутӣ намоиш дода мешавад, аввалин бор дар соли 1922 дар саҳнаи кружоки мусиқии драмавии Ҳучанд гузошта шудааст. Мавзӯи асосии ин пьеса, ки муборизаи ҳалқи меҳнаткашро ба муқобили золимон дар бар мегирад, ҳаёти пурмашаккати ҳалқи ўзбек ва бехукуқии занро низ ба тасвир гирифтааст.

Дар солҳои 1920—1925 дастаи театри худфаъолияти Бухоро ба ғайр аз программаи концертӣ дар саҳнаи худ «Аршин-мол-олон» (мазҳакаи мусиқии бастакори Озарбойҷон Узенир

<sup>1</sup> Барои шиносӣ бо тағсилӣ таърихи пайдоиши драматургияи тоҷик, нигаред: Низом Нурҷонов. Рангомезишҳои саҳна. Душанбе, 1983. саҳ. 80—106.

Хочибеков) ва пьесаҳои Фитрат «Амир Олимхон», «Захҳоки морон»-ро ба саҳна гузоштааст.

Баъд аз солҳои 1925-26 дар шаҳри Душанбе низ кружокҳон ҳаваскорон ба вучуд омадан мегиранд. «Садои бесаводӣ» (Ҳамза Ҳакимзода), «Аршин-мол-олон», пьесаи «Талабаи бадаҳлоқ» дар саҳнаи Хонаи деҳқонон намоиш дода мешаванд. Бояд қайд кард, ки аз рӯзҳои аввали пайдоиши театри тоҷик идеяни ӯзбекӣ ва манғиати ҳалқ яке аз ҷиҳатҳои муҳимми он мебошад.

Дар соли 1929 Тоҷикистон ба яке аз республикаҳои умумииттифоқӣ табдил ёфт. Таърихи ба расмият даромадани театри қасбӣ ҳам аз ҳамин сол сар мешавад, зоро аз истеъоддоҳои ҷаҷуви кружокҳои ҳаваскорӣ дар Душанбе нахустин театри давлатӣ ташкил ёфта, сонитаравӣ номи театри академии драмаи ба номи Лоҳутиро гирифт.

Дар саҳнаи театр аз асарҳои драмавии миллӣ аввалин бортарчими пьесаи драматурги ўзбек Комил Яшен «Ду коммунист» гузошта мешавад. Мубориза бо босмачигарӣ, ки мавзӯи ин асар буд, дили тамошобинони ўзбеку тоҷикро баробар ба ҳаяҷон меовард. Дар соли 1932 театри тоҷик бо пьесаи Гоголь «Муфаттиш», сонитаравӣ бо пьесаи драматурги италиёвӣ Карло Гоцци «Малиқаи Турандот» кор мебарарад.

Дар солҳои 1932-33 пьесаи актёри театри ба номи Лоҳути Абулҳақ Усмонов «Мубориза», сонитаравӣ дар солҳои 1934-35 пьесаҳои М. Турсунзода «Ҳукм», Ҷалол Икромӣ «Душман», Ғани Абдулло «Ваҳш», Ҳаким Карим ва Дунгун (такаллуси академик Зариф Раҷабов) «Соли 1916», дар солҳои 1935-41 пьесаҳои С. Саидмуродов «Доҳунда» (инсценировка аз рӯи романи С. Айнӣ), С. Улуғзода «Шодмон» ва «Калтакдорони сурх», М. Турсунзода ва Деҳотӣ «Шӯриши Восеъ» (дар асоси ин пьеса либреттои опера ҳам эҷод шуд), Ҳочӣ Содик «Духтари эшон», А. Пирмуҳаммадзода ва В. Волькенштейн «Рустам ва Сӯҳроб», либреттои операвии А. Лоҳути «Қояни Ӯҳангар» ва бисёр дигар паси ҳам пайдо шудан гирифтанд. Бо мурури замон драма бо намуду шаклҳои гуногунаш дар ҳаёти тамошобини тоҷик мавқеи пойдор ишғол кард ва барои боз ҳам боло рафтани маҷанияту завқи бадеи он роли қалон бозид.

Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватаний ва маҳсусан баъди ҷанг санъати мураккаби драманависӣ пухта аз худ карда шуда, драматургҳон тоҷик ҳамчун мутахассисони драмаи миллӣ дар эҷоди пьесаю либретто ва киносценарийҳо хунармандӣ карданд.

Дар таърихи инкишофи худ драма ба монанди ҷинсҳои эпосу лирика ба якчанд намуд тақсим мешавад, ки муҳимтарини онҳо трагедия, комедия ва драма мебошанд.

**Трагедия** калимаи юнонӣ буда, маънои фоҷиаро дорад. Таърихи ба вучуд омадани трагедия ба замонҳои Юнони қадим тааллук дошта, аз калимаҳои трагос + оде таркиб ёфтааст. Ҷаҳиҳое, ки дар он давр ба шарафи худои ҳосилоту шароб Дионис ташкил

мешуд, бо курбони буз (трагос) вавасфу суруд-  
хो (оде) ба ҳаққи Дионис ва буз давом мейфт.  
Хамин маросим тадричан ба намоишҳои театрӣ мубаддал  
мегардад.

Трагедия — қадимтарин асари саҳнавиест, ки ба задухӯрди  
кувваҳои ба ҳам муқобил асос ёфта, дар вазъияти мубориза-  
ҳои шахсӣ ва ҷамъияти курбониҳо ба миён меояд. Аксар барон  
бартараф кардани монеъиятҳои пурзур ва кувваҳои пурдаҳша-  
ти табиат ва ҷамъият қаҳрамон чисман ҳалок гардад ҳам, vale  
маънан музaffer ва безавол мемонад.

Аввалин офарандагони трагедия драманависони машҳури  
Юнон Эсхил, Софокл ва Еврипид шинохта шудаанд. Фочиаҳои  
Эсхил «Агамемнон», Еврипид «Медея», Софокл «Шоҳ Эдип» ва  
Жан Ануй «Антигона» намунаҳои барҷастаи трагедияи қади-  
манд. Арасту шаҳомати трагедияро қайд намуда, дар он тан-  
танай ҳақиқат, тавонони ақлу хирад ва эҳсосоти одамӣ, ҳусни  
диловарии маънавиро баланд баҳо додааст.

Трагедия аз асри XVI инҷониб дар Аврупо хеле тараққӣ  
мейбад. Вильямс Шекспир яке аз фочианависони бузурги асри  
миёна ба шумор меравад. Фочиаҳои ў «Гамлет», «Отелло»,  
«Макбет», «Ромео ва Ҷульєтта», «Шоҳ Лир», «Юлий Цезарь»  
ва дигарҳо ихтилоғи замони драмавии ин нависандаро равшан  
нишон додаанд. Замони Шекспир замоне буд, ки муносибатҳои  
феодалий ба инқизоз омада, буржуазия ба синфи зури ҷамъия-  
ти мубаддал мейфт. Низоъҳои таърихие, ки дар натиҷаи мубо-  
ризии байни ҳукмронии сарватмандон ва эътиrozҳои қашшо-  
кон ба вучуд меомад, барои навиштани фочиаҳои сершумор ба  
Шекспир материал муҳайё мекард. Маҳорати драматургии  
Шекспир бошад бо анъанаҳои бои миллии драмаи англisis ало-  
камандии узвӣ дорад.

Лопе де Вега, Кальдерон, Корнель, Расин, Мольер, Гёте,  
Шиллер ва дигарон ҳамчун драманависҳои фочианигори Ғарб  
баъд аз Шекспир машҳур гаштаанд. Ҳусусиятҳои барҷастаи  
фочиаҳои Шекспирро, ки аз тасвири ҷиҳатҳои гуногуни фардии  
образ ва тафйироти мураккаби ботинии қаҳрамон иборат аст,  
дар фочиаҳои Пушкин дидан мумкин аст. Пушкин ҳаргиз ба  
Шекспир тақлид накардааст, vale ҳар ҷизи аз ў омӯхтаашро  
дар вусъати амалиёт ва такомулоти инъикоси характерҳо эҷод-  
корона зоҳир намуда тавонистааст. Дар трагедияи худ «Борис  
Годунов» Пушкин қаҳрамонони худро дар муносибатҳои му-  
раккабашон бо кувваҳои пешқадам ва иртиҷоии ҷамъият ни-  
шон дода, масъалаҳои иҷтимоиро дар ҷои аввал мегузорад. Ба  
қалами Пушкин боз якчанд асарҳои драмавии бо номи «траге-  
дияҳои хурд» мансубанд. Лермонтов низ трагедияи «Испаниҳо»  
ва «Маскарад» навиштааст. Асосҳои фочиан қаҳрамонони асар-  
ҳои зикршуда бештар сабаби ҷудоии онон аз ҳалқ ва омма ме-  
бошад.

Дар адабиёти советӣ фочиа ранги дигар гирифт. Бехтарин

трагедияҳои драманависони советӣ рӯҳи некбинона (оптимистӣ) дошта, бо умedu орзухои бузурги қаҳрамонони асар ба анҷом мерасанд. Чунинанд: асарҳои М. Горький «Душманон», «Васса Железнова», В. Н. Биль-Белоцерковский «Түфөн», К. А. Тренёв «Любовь Яровая», В. В. Вишневский «Трагедияи оптимистӣ», С. Сайдмуродов «Қиссаи Зайнаб-бибӣ» ва ғайра. Дар ин асарҳои драмавӣ фочия хамчун унсури драмаи қаҳрамонӣ нисбат ба инсон ва бузургии ў, нисбат ба инкишофи идеяҳои революционию дигаргун соҳтани ҳаёти воқеӣ эътиқодмандиро са вучуд меоварад.

Асарҳои классикони тоҷик «Лайлӣ ва Мачнун», «Хисрав ва Ширин», «Фарҳод ва Ширин», «Комде ва Мудан», ки дар асоси онҳо пъесаҳо, драмаҳои мусиқӣ, балет ва опера эҷод шудаанд, комилан ба талаботи трагедия ҷавоб медиҳанд. Пъесаҳои С. Улуғзода «Рӯдакӣ», «Темурмалик» ва Фани Абдулло «Рустам ва Сӯҳроб», «Фарёди ишқ» фочия мебошанд. Ин асарҳо низ бо парвариши умmedу орзухои инсонӣ барои ояндаи дурахшон анҷом ёфтаанд.

«Трагедияи оптимистӣ»-и Вишневский фочияи муборизони роҳи озодиро барои бахту саодати инсонӣ нишон медиҳад. Ко-миссарзани коммунист, ки қаҳрамони асосии ин асар аст, дар задухӯрдҳои тундутез бо душманони Россияи советӣ ҳалок мешавад. Вале идеяе, ки вай барои он ҷон нисор кардааст, оқибат тантана мекунад.

С. Улуғзода дар пъесааш «Рӯдакӣ» фочияи як шаҳсро не, балки тақдири аҳли шуароу ӯдабо, уламою фузало ва одамони пешқадами замони ҳукмронии феодализми асри миёнро инъикиос кардааст. Рӯдакӣ бо вучуди шоири дарбор буданаш, шаҳси равшанфир ва заковатманд буд. Ӯ аз зулму тааддӣ ва фитнагарииҳои шоҳу дарбориён дилгир шуда, оштинопазириашро дар ҳимояти ҳалку фуқаро зоҳир менамояд. Дар натиҷаи муборизаи нобаробар шоир аз дидоҳои бинояш маҳрум гашта, дар оҳири умраш ба ранҷу шиканчаҳои зиёде гирифтор мешавад. Вале дар паси ин фочияи саҳт орзуу умеди Рӯдакӣ ва мисли ў шаҳсони мутараққии замони феодализми Шарқ барои адлу инсоф эҳсос мегардад. Ғояҳои пешқадамонаи ин гуна қаҳрамонон ва ниятҳои некашон бо мурури асрҳо ҷомаӣ амал мепӯшанд.

К. Маркс ва Ф. Энгельс проблемаи фочиавиро бо муборизаи ақидаҳо, синфҳо ва рӯҳи революционии таракқиёти таърихӣ вобаста медонанд. Низои фочиавӣ, ба қавли Энгельс, дар байни талаботи зарури таърихӣ ва имкониятҳои амалан иҷро гардидани он ба вучуд меояд. Аз ин рӯ воеқа ва ҳодисаҳои таърихӣ — задухӯрди ҳарактерҳои таърихӣ мебошанд. ки бо максадҳои олий алокамандии зинҷ доранд.

**Комедия калимаи юнонӣ буда, маънояш та-  
моши хандаовар аст. Дар тоҷикий онро маз-  
ҳака мегӯянд. Комедия — асари драмавиест,**

ки дар он ҷиҳатҳои манғии шахсони чудогона ё ягон тоифаҳи  
чамъият бо воситаҳои ҳаҷву истехзо тамасхур ва танқид кар-  
да мешаванд. Дар мазҳака ханда, мазоҳ, ҳаҷву юмор воситан  
асосин муборизан байни қувваҳои науви кӯхна ва образҳои мус-  
бату манғӣ мебошад.

Пайдоиши санъати комедия ба давраҳои Юнони қадим та-  
аллӯк дошта, бо номи Аристофан марбут аст. Дар Рими қадим  
Плавт ва Теренций эҷодкори намоёни комедия мебошанд. Арис-  
тофган ба комедия рӯҳи чамъияти бахшидааст. Ҳизмати шоёни  
у дар ин жанри адабӣ дар он аст, ки ҳалли масъалаҳои муҳими-  
ми сиёсию иҷтимиоиро ба муҳокима гузаштааст. Масалан, у дар  
якқатор мазҳакаояш «Ахарнянҳо», «Сулҳ», «Лисистрат» бар  
зидди ҷонги бардавоми Пелопоннесс баромада, аз як тараф,  
манғиатдории ҳоқимон, сарватмандон ва соҳибони устоҳонаҳо-  
ро тавассути ҳаҷву ханда маҳкум намояд, аз тарафи дигар,  
мехнати осоишта, нашъунамои заминдорӣ ва истеҳсолоту оло-  
ти ҳочагии қишлоқро ситоиш мекунад.

Драматурги машҳури Франсия Жан Батист Поклен, ба та-  
халлус Мольер, дар асри XVII мазҳакаро ба мароми усулҳон  
классицизми Франсия давом медиҳад. Пьесаҳои у «Тартюф»,  
«Дон Жуан», «Мизантроп» ва ғайра, ки асоси падидоии «ко-  
медиия олий» гаштаанд, барои инкишофи минбаъдаи драматур-  
гияи ҷаҳонӣ роҳ қушодаанд. Комедия дар эҷодиёти у аз воситан  
дилхушӣ ба тарбиятгари чамъият мубаддал мешавад. «Мақ-  
сади мазҳака,— навиштааст Мольер,— аз тасвири норасонҳон  
одамон ва маҳсусан мусоирони мо иборат мебошад». У бо ҳа-  
мин шиор ба «театрҳои комедиявӣ» ислоҳоти куллӣ меоварад.  
Ягонагии ҷиддии амалиёт яке аз ҳусусиятҳои дикқатчалбку-  
нанди комедияҳои Мольер аст. Чунинанд пьесаҳои у «Мум-  
сик», «Тартюф», «Табиби зуракӣ» (тарҷумаи С. Улуғзода) ва  
ғайра. Вале мазҳакаҳои Мольер аз маҳдудият озод нест.

Мазҳакаҳои Н. В. Гоголь рӯҳи умуминсонӣ дошта, идеалҳон  
олии чамъиятиро дар бар кардаанд. Сифат ва бартарииҳои клас-  
сикии жанри комедия дар адабиёти рус тавассути комедияҳои  
Гоголь хеле хуб ва равшан фаҳмида мешаванд. Ин нависан-  
дан бузург дар мазҳакаҳои худ «Зангири», «Қиморбозон», «Му-  
фаттиш» ва дигарҳо айбу иллат ва нуқсонҳои чамъияти замо-  
нашро фош карда, нисбат ба қаллобон, найрангбозон ва муфт-  
хурон қаҳру ғазаб ба амал овардааст. Маҳорати барҷастаи Го-  
голь дар он, ки мазҳакаҳои у бо фоҷиҳои тақдирӣ одамӣ омех-  
та гашта, намунаи инъикоси ҳақиқатнигорони ҳаёт, намунаи  
реализм гардидаанд. Гоголь ҳусусиятҳои миллии образҳоро ни-  
гоҳ дошта, ахлоқу одоби неки умуминсониро ба ҳонандагон  
ва тамошобинон талкин менамояд.

Дар Англия — В. Шекспир ва В. Шеридан, дар Испания —

Лопе де Вега, дар Франсия — Ж. Мольер, П. Бомарше, дар Италия — К. Гольдони, дар Руссия — А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский ҳамчун мазҳаканавис шўхрат пайдо кардаанд.

Комедия жанри муҳимми адабиёти советӣ ба шумор мерағад. Комедияи советӣ беҳтарин анъанаҳои классикиро давом ва тараққӣ дода, сифатан нав гардидааст. Вай вазифаи зарури ҷамъиятиро адо карда, тамошобинро ба рӯҳи ҳаёти нави сотсиалистӣ тарбия мекунад ва барои аз роҳи соҳтмони сотсиалистии раиятпарвар ва демократӣ бартараф кардани ҳаргуна монеаҳо ёрӣ мерасонад. Ҳонандаю тамошобинони советӣ комедияҳои В. Маяковский, А. Афиногенов, В. Қатаев, А. Корнейчук, Б. Ромашев, Қ. Крапива ва дигаронро бо меҳру муҳаббат қабул мекунанд. Мазҳакаҳои В. Маяковский («Мистерия-буфф», «Ҳаммом», «Қана» ва дигарҳо) дар саҳнаи театрҳои советӣ мавзеи намоён дошта, намунаи классикии комедияи мусоир шинохта шудаанд.

Дар саҳнаи тоҷик чунин пьесаҳои мазҳакавӣ нишон дода мешаванд: «Шаби бисту ҳаштӯм» (Ч. Икромӣ), «Таърифҳоҷаев» (Б. Раҳимзода ва А. Деҳотӣ), «Гавҳари шабҷароғ» (С. Улуғзода), «Интиҳоби домод» ва «Нозанин» (Х. Содик), комедияи драматурги ўзбек Аҳмад Саид «Исьёни арӯсон» (тарҷимиаи Ҳочӣ Содик), «Вопасин арӯси амиралмӯъминин» (Ф. Муҳаммадиев), ки дар рӯҳи мазҳакаҳои халқӣ соҳта шудааст ва ғайра. Мавзӯи мазҳакаҳои саҳнаи тоҷик бар зидди урғу одатҳои кӯҳна, одамони ҳудбину ҳудпараст, ба мӯкобили олуфтасатангҳо ва дигар айбу иллати ҷамъияти равона шудаанд.

**Драма** мағҳуми васеъ ва танг дорад. Вай монанди эпос ва лирика як ҷинси адабӣ аст ва чун яке аз жанрҳои асари драмавӣ — трагедия, комедия дорои ҳусусиятҳои муайянӣ ҳуд мебошад. Драма ҳамчун жанр аксар аз омезиши унсурҳои трагедияю комедия иборат буда, дар байни фоҷиаю мазҳака мейстад. Вале ба ҷои мазмуни қаҳрамонӣ, ки ҳоси фоҷиаю мазҳака аст, дар он тасвири бошиддати ҳодисаҳои ҳаёт ва ихтилофоти зиндагӣ дар рафти драмавӣ (ҷиддӣ, тундуғез) мақоми асосӣ дорад.

Драма дар адабиёти Европа дар асри XVIII ба вучуд омада, мавзӯи асосии он аз муборизаҳои мураккабу ҷиддии зиндагӣ иборат буд. Драмаи классикии рус бо номҳои А. Грибоедов, А. Островский, Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький зич алоқаманд аст. Дар драмаи Грибоедов «Дод аз дasti ақл» унсурҳон мазҳака бо фоҷиа омезиш ёфта, драмаи ҷамъияти Фамусовҳо ва Скалозубҳо равшан нишон дода мешавад. Дар олами ҳандаварни ин дворянинҳои ақибмонда, Ҷацкий чун муборизи роҳон нави ҳаёту ҷамъият азобу укубати зиёдеро паси сар карда, аз дasti ақл ба доду фарёд меояд.

Дар театри академии ба номи Лоҳутӣ яккатор пьесаҳои А. Н. Островский ба саҳна гузошта шудаанд. Ҷунончи: пьесаи

«Бебисот», «Гунахгорони бегунох», «Камбағалай айб иест» відигар, ки ба жанри драма тааллук доранд. Пьесан А. Островский «Райду барк» бо вучуди бо қурбонй ба анчом расиданаш, асари соф драмавий ба шумор меравад. Задухұрди тартиботи науы күхна, низои тундузези байни хомиёни «зулмот» ва ҳакиқатчүён рү ба таназзул оварданы дунъёи құханро нишон медиҳад. Пьесан дигари Островский «Халворо ҳалим хұрад, калтакро ятим» («В чужом пиру похмелье») драмаест, ки мавзүі он бо унсурхон мазхака ва ҳачву истехзо ҳал гардидааст. Вале тақдиди меҳнаткаши камбағал Иванов, ки ба тақкирхон зиёди Брускови савдогар дандон ба дандон монда тоб меоварад, ба таври фочия тасвир шудааст. «Олболузор»-и Чехов низ бо вучуди аз унсурхон ҳачв сероб буданаш, асари ҳакиқии драмавий ба шумор меравад.

Драматургияи М. Горький инъикоси зисту зиндагии ахли меҳнат, бедории шуури синфии мардумро дар ибтидон аспи XX дар бар кардааст. Муборизахои пуршилдати революционий, комат рост карданы пролетариати рус ва масъалан аз нав сохтани чаҳон дар маркази онҳо мейністад. М. Горький асосан драма навишкааст. «Дар қаър», «Мещанҳо», «Душманон», «Бачагони офтоб», «Васса Железнова», асари сегонаи драмавии ў «Егор Булычев ва дигархо», «Достыгаев ва дигархо», «Сомон ва дигархо» ва ғайра пьесаҳои драмавиеанд, ки ҳар як персонажи онҳо ифодакунандаи ин жанр берун баромада, дар рафти инкишофи воқеаҳо бо ҳунарварии бузург ҳарактерҳои рангорангии инсониро ба амал овардааст. Эчодиёти драматургии Горький барои пайдоиши драмаи реализми сотсиалистӣ сармашқи драматургҳои советӣ гардид.

Дар адабиёти советӣ назар ба трагедия ва комедия бо жанри драма бештар асар эҷод шудааст. Барчастатарини онҳо пьесаҳои Погодин «Соати бурчи Кремль», «Аристократҳо», Арбузов «Таня», «Таърихи Иркутск», Вишневский «Дар назди деворҳои Ленинград», Крон «Разведкаи маҳфӣ», Корнейчук «Фронт», Симонов «Одамони рус», К. Яшин «Марг ба истилогарон» ва баъзеи дигар мебошад.

Дар адабиёти советии тоҷик низ жанри драма пешравӣ дорад. Асарҳои С. Улугзода «Шодмон», «Калтакдорони сурх», «Дар оташ», «Алломан Адҳам ва дигарон», Р. Ҷалил «Санавбар», «Субҳи сахро», «Ду воҳурӣ», «Дили шоир», «Бедори», М. Миршакар «Корвони баҳт», «Дур аз сарҳад», «Байраки мактаб», Ф. Абдулло ва Ш. Қиёмов «Тӯфон», Ф. Абдулло «Хуррият» ва «Сарбозони инқилоб», С. Саидмуродов ва М. Рабиев «Саодат», Ч. Икромӣ «Хор дар гулистон», «Дили сӯзон» ва «Гарнизион таслим намешавад», пьесаҳои А. Сидқӣ «Иродай зан», «Супориши ҶҚ», Ф. Аңсорӣ «Имтиҳон», «Ҳаёт ва ишқ», «Хуқми мадар», Фотех Ниёзӣ «Купрук», А. Атобоев «Робиан Балҳӣ»,

М. Бахті «Сарею савдо», Фаррух Қосимов «Юсуфи гумгашта боз ояд ба Қанъон» ва дигарҳо асосан характери драмавӣ доранд. Драмаи фоҷиавии Сайдмуродов «Қиссаи Зайнаббӣ» дар бораи қаҳрамонзани тоҷик ҳикоят мекунад. Зайнаббӣ на факат бар зидди урғу одатҳои кӯҳна хурӯш кардааст. Ӯ ҳамчун муборизи матини роҳи озодӣ ва баҳту саодати меҳнаткашон ба душманони ҳалқи советӣ ҷангӣ беамон эълон карда, оқибат аз дasti нопоки босмачиён ҳалок мешавад. Дар ин драма унсурҳои фочиа рӯҳи драмавии пъесаро пурзӯр намудааст.

**Монодрама ё моноспектакль** Чунин як шакли «жанри театрӣ», ки онро ғоҳо «театри манзум» меноманд — монодрама аст. Актёре аз осори гаронмояи классикони адабиёт ё шоири нависандагони мусоир намоишномаҳои манзум ва наср тайёр намуда, онро бо санъаткорию ҳунармандӣ чун асари драмавӣ ба диққати дӯстдорони адабиёт мерасонад.

«Жанри театрӣ» дар шаклу усулҳои гуногун аз замонҳои қадим дар байни мардуми русу тоҷик ва дигар ҳалқҳои Шарқ вуҷуд дошт. Барҷастатарин намояндаи ин жанр дар адабиёти рус шодравон Игорь Владимирович Ильинский мебошад. Дар фильм-концертҳояш таҳти унвони «Якка ба якка бо сухан», ӯ ҳамчун устоди қаломи бадеӣ ва рӯҳияшиноси дақиқназар тамошобинонро ба ҳаяҷон меовард. Доираи репертуараш бо осори ҳурд-хурди ҳикматомези Пушкин, Толстой, Крылов ва Чехов маҳдуд намемонд. Аз осори қласикони мусоир низ хеле ҷалб намуда, ба ҳаёти ҳаррӯзai ҳалқи советӣ фаъол иштиrok мекард. Дар байни ҳалқи тоҷик устодони ин жанр Абдулкодир Гӯянда, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Бобо Ҷамол, Ҳонзодаи Булбул, Бокӣ Раҳимзода ва баъзе дигарон қиссаҳои шӯрангези ҳалқию суханваронро бо як роҳу равиши оmezishҳои санъаткорӣ ба тамошобинон voguzor менамуданд.

Ин навъи театр дар асрҳои XVII—XVIII дар Аврупо ва мамлакатҳои Ғарбу Шарқ макому сабки тозае пайдо кардааст. Устодони театри реалистии рус аз рӯи асарҳои Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Грибоедов, Есенин, Маяковский ва дигарон намоишномаҳои манзумро дастраси сомеон ва дӯстдорони адабиёт мегардонанд. Дар адабиёти советӣ, дар миқъёси Умумиитти-фок шодравон Ираклий Андроников дар ин жанр фаъолона кор бурдааст, агарчӣ ӯ асосан ҳикоягӯй буд.

Дар саҳнаи тоҷик ин «жанри театрӣ»-ро, ки муддате аз таърихи тамаддунни ҳалқи тоҷик фаромӯш шуда буд, ходими санъат шодравон Махмудҷон Воҳидов эҳё кард. Намоишномаҳои ӯ «Гуфтгу бо ҳуд», «Ватан ва фарзандон», «Ишқи зиндагӣ» — монодрамаҳои шӯрангезанд, ки тамоми унсурҳои санъати театрӣ ва конунҳои онро бо мароқи том дар бар кардаанд. Аз рӯи осори Рӯдакӣ, Ҳайём, Ҳофиз, Ҷомӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода ва дигар суханварон фалсафаи ҳаёт ва драматизми рӯзгори классикон, зебой ва зебонпарастӣ, масъалаҳои одобу аҳлок, орзуу

омоли одами ва таърихи афкори халкамон тарғибу ташвиқ карда мешавад.

Холо ин шакли «моносспектакль» ба репертуари Театри академии драмаи ордени Байраки Сурхӣ Мехнатдори Тоҷикистон ба номи А. Лоҳутӣ устуворона дохил шуда, анъанаҳои неки М. Воҳидовро дар ин самт акнун артистони ҷавон Шералий Абдулқайсов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев ва дигарон давом медиҳанд.

Намоиши моносспектакли «Шер, рӯбоҳ ва ангур» аз рӯи асари Эзоп (масалнависи машҳури Юнони қадим) аввалин кӯшиши Абдулқайсов буд, ки ў баробари нишон додани ҳаёти фоҷаноки Эзоп ба қушодани мазмuni амиқи фалсафии ҳар як масали ў комёб мешавад. Сонӣ, Абдулқайсов аз рӯи шеъру ҳикматҳои классикони адабиёти форсу тоҷик, новеллаҳои А. П. Чехов ва дигар нависандагон накшҳои дилпазир оғарида, намоишномаҳои марғубе ба миён овард.

Шабҳои назми М. Воҳидов ва фаъолияти фавқулоддан шеърхонии ў дикқати М. Мирзоалиевро низ ба ин шакли театрӣ ҷалб намуд. Ўз рӯи ашъори шоири муосир — Лонқ Шералий композицияи адабие бо унвони «Худафрӯзӣ» таҳия карда, ҳамчун актёр ва режиссёр писанди ҳаводорони назму театр гардид. Оғози сухани актёри ҷавон ҳам ишораест ба мақсади «саҳнан як актёр»:

Омадам дар ин ҷаҳон то ҳешро пайдо қунам,  
Чанд рӯзе ҳешро бо зиндагӣ ҳампо қунам...

Ҳақиқатан, ашъори Лонқ аксар ба маънни зиндагии ҳаррӯзи мо сар фурӯ бурда, дарду нишоти инсони муосирро ба муҳокимаю таҳлил мегирад. Дар монодрамаи Мирзоалиев низ маҳз ҳамин ҳусусиятҳои худафрӯзии одами советӣ чун рамзи завқу қайфияти замони пургалаёни мо ба назари эътибор гирифта шудааст.

Жанри «театри манзум» ояндан дурахшон дорад.

**Либретто** Ба ҷинси адабии драма жанри **либретто** низ мансуб аст. Вай ҳам ба тарики пъесаи сахнавӣ навишта мешавад, аммо дар тарзи ҳалли мавзӯъ аз жанрҳои трагедия, комедия ва драма фарқ дорад. Либретто се хел мешавад: **либреттои опера, оперетта ва либреттои балет**.

Либреттои опера чунин асарҳои сахнавиест, ки матни он сарто сар бо назм иншо шуда, арияҳо — сурудҳое, ки қаҳрамонон ба алоҳидагӣ иҷро менамоянд, бо ёрии мусикӣ (такти садои оркестри симфонӣ) саронда мешаванд. Дар рафти ҳаракату амал иштирокчиён байнин якдигар бо саволу ҷавоб низ муорочнат менамоянд. Дар ин лаҳзаҳо нутқи гуфтугӯй ҳам истифода мешавад, ки онро речетатив меноманд. Баробар сарондани якчанд иштирокчиёнро дар опера ансамбли мегуванд. Дар асарҳон операвӣ, ки мусикӣ мавқеи асосӣ дорад, но-

ми опера бо номи бастакор (композитор) машхур мегардад. Чунончы: операҳои Жорж Бизе («Чамила», «Кармен»); Джузеппе Верди («Риголетто», «Травиата», «Аида», «Отелло»); Шарль Франсуа Гуно («Ромео ва Чульетта», «Фауст»); Джакомо Пучинни («Тоска», «Чио-чио-сан»— «Хонум Баттерфляй»); Пётр Ильич Чайковский («Евгений Онегин», «Моткай қарамашок»); Модест Петрович Мусоргский («Борис Годунов», «Хованщина»); Михаил Ильич Глинка («Иван Сусанин», «Руслан ва Людмила»); Александр Бородин («Князь Игорь»); аз бастакорони советӣ — операҳои Рейнгольд Глиэр («Шоҳсанам»— 1925); Д. Шостакович («Катерина Измайлова»); Иван Иванович Дзержинский («Дони ором», «Замини корамшуда», «Тақдири инсон»); Вано Мурадели «Октябрь» ва дигарҳо.

Бояд гуфт, ки санъати операвӣ — санъати имтизоҷӣ (синтетики) буда, унсурҳои баланди мадани вокали (овозхонӣ), драмавӣ, ансамблӣ (дастай овозхонӣ) ва файраро ба худ гирд меоварад.

Дар сахнаи тоҷик операҳои Сергей Артемьевич Баласанян («Шўриши Восеъ», «Ковай оҳангар» бо ҳамкории Ш. Бобокалонов, «Бахтиёр ва Нисо»); Александр Степанович Ленский («Тоҳир ва Зӯҳра», «Арӯс»); Зиёдулло Шаҳидӣ («Комде ва Мудан» ва «Гуломон»); Шарофиддин Сайфиддинов («Пӯлод ва Гулӯр», «Рудакӣ» ва «Айнӣ»); Я. Сабзанов («Бозгашт»); Д. Дӯстмуҳаммадов («Қишлоқи тиллой») ва дигарҳо солиён ба тамошобинон шунавонида мешаванд. Асарҳои операвӣ низ рӯҳи фочиавӣ, мазҳакавӣ ва драмавӣ доранд.

**Либреттои оперетта** асосан бо қонунияти операи мазҳакавӣ навишта шуда, ба файр аз сурудутаронаҳои яковоза ѹдуовоза (ария, ариозо ва дуэт), дар он боз речетататив ва ракс ба назар гирифта мешаванд. Мавзӯи либреттои оперетта бештар аз мазҳака иборат аст. Бартарии диалог (гуфтугӯи ду шахс) яке аз ҳусусиятҳои фарқунандаи оперетта аз опера мебошад. Оперетта ҳамчун жанри мустақил нахустин бор дар асрҳои XVII—XVIII дар Париж пайдо шуда, соనӣ, дар Вена, Руссия, Венгрия ва дигар мамлакатҳо пайдо мегардад.

Дар таърихи театрӣ ҷаҳонӣ чунин асарҳои опереттавӣ маълуманд: Имре Кальман «Сильва», «Марица», «Баядерка», «Фиалка Монмартра»; Иоганн Штраус «Муши паррон» («Летучая мышь») ва «Марьина роща»; Адан «Жизель»; опереттаи мазҳакавии К. Глюк «Эҳтиёткории барабас» («Тщетная предосторожность»); опереттаи машҳури бастакорони американӣ Р. Фримль ва Г. Стотгарт «Роз-Мари» (дар соли 1926 эҷод шудааст), то имрӯз тару тоза садо дода, бо ҳусни оҳангу савташон, бо фасоҳати мусикӣ ва сюжети драмавии завқварашон ҷозибанд. Аз бастакорони мусири рус Василий Павлович Соловьев-Седой «Дӯсти вафодор», «Орзуи муқаддас»; Н. Богословский «Шоҳдукхтар аз бешазори Марьина» (либреттои нависандагон Д. Ива-

нов ва В. Трифонов); Д. Шостакович «Москва, Черемушки»; Андрей Эшпай «Аз ман хүшбахттар касе нест»; Алексей Новиков «Василий Тёркин»; Б. А. Александров «Туй дар Малиновка»; Е. Птичкин «Балвой занон» навиштаанд, ки хеле чолиби диккат аст. Дар ин жанр ва жанри опера бастакорони советий монанди И. Дунаевский, Д. Кабалевский, Т. Хренников, О. Фельцман, Н. М. Стрельников, Ю. С. Милютин, А. Айвазян, Р. Хоциев, Р. К. Щердин ва дигарон якқатор асарҳои шоистан замон оваридаанд.

**Либреттои балет маҳз барои раксидан навишта шуда, мавзӯи асар бо воситаи унсурҳои хореография ифода ва шарҳу маънидод меёбад. Дар балет, ки низ мусикий мавкеи асосӣ дорад, номи балет ҳам бо номи бастакор вобастааст. Аз балетҳои классикий балети бастакори Норвегия Эдвард Григ «Пьер-Гюнт», Петр Ильич Чайковский «Кӯли қувон», аз балетҳои советий балетҳои бастакорони номвари рус Рейнгольд Глиэр «Лолан сурх» (1927), Борис Владимирович Асафьев «Алангаи Париж» ва «Фонтани боғчасарой», Арам Хачатуриян «Гаяне», «Спартак» машҳуранд. Дар театрҳои Тоҷикистон балетҳои С. А. Баласанян «Лайлӣ ва Маҷнун», А. С. Ленский «Ду гул» ва «Дилбар», Юрий Тер-Осипов «Писари Ватан», Мухтор Ашрафӣ «Темурмалик» қобили таваҷҷӯҳи тамошобинон гардидаанд.**

**Киносценарий** низ ба ҷинси драма тааллук дошта, вай ҳам соҳиби шаклҳои гуногун аст. Киносценарий, ки имкониятҳои васеи адабӣ ва мусикий дорад, ҳам ба тарни фочиа, мазҳака, драма ва ҳам ба тарзи либреттоҳои гуногун эҷод мешавад. Вале ин ҳама бо санъати бои кино обурунг ёфта, ба ҳақиқати зиндагӣ мубаддал мегардад. Дар кинои тоҷик чунин асарҳо маълуманд: «Дохунда», «Қисмати шоир», «Абӯалӣ ибни Сино», «Бачагони Помир», «Ҷӯра саркор», «Ҳасани аробакаш», «Бо амири дил», «Аз Ганг то Кремль», «Достони Рустам», «Рустам ва Сұхроб», «Достони Сиёвуш», «Марғи судхур», «Машъалафуз», «Зане аз диёри дур» ва «Муҳосира», ки киносценарияи онҳо ба қалами В. Шкловский, С. Улугзода, М. Миршакар, М. Турсынзода, Н. Филимонова, Б. Кимёгаров, Т. Собиров ва дигарон мансубанд.

### 3. МЕТОДХОИ БАДЕЙ, РАВИЯХОИ АДАБИЙ ВА УСЛУБ

#### Метод

Метод<sup>1</sup> калимаи юнонӣ буда, маъни тадқиқро дорад. Методи бадей ба маъни истилоҳиаш тарзу усули оғаридани образҳои бадей мебошад. Методи эҷодӣ дар санъат — системаи принципҳоест, ки раванди пайдоиши эҷодиёти санъатро идораю саришта меқунад. Методи бадеии санъаткор бо мавқеи чамъияти ва ҷонбинии ӯ вобастагии узвӣ дорад. Бинобар ин метод дар инъикоси ҳақиқати зиндагӣ дастури маслаку мақсад ва ақидаҳои суханвар мегардад.

Методҳои бадей-эҷодӣ гуногунанд ва ба методология такя доранд. **Методология** асоси назарӣ-фалсафии ин ё он соҳти чамъияти ва маҷмӯи ақидаҳои иҷтимоию сиёсии вай ба шумор меравад. Масалан, методологияи чамъияти сотсиалистӣ — марксизм-ленинизм, таълимоти революционии пролетариат, материализми диалектикаи таъриҳӣ мебошад. Мувофики ин методологија пешқадами даврон усули адабиёти бадеии советӣ методи реализми сотсиалистӣ ном гирифтааст.

Санъату адабиёти ҳар як давраи чамъияти инсонӣ, албатта, дорон ягон методи асосӣ, ягон усули ба таври бадей дарк кардани ҳаёт аст. Масалан, санъату адабиёти қадими форсӯ тоҷик ва Юнони қадим бо унсурҳои мифологизм (асотир, афсонаю ривоят) ороиш дода мешуд. Дар давраҳои феодализм ва капитализм ба ивази он усулҳои натурализм (нусха ё айният-парастӣ), романтизм (ҳаёлотпарастӣ), реализм (ҳақиқатнигорӣ) авҷ мегиранд. Ба муносибати ғалабаи сотсиализм дар шашяни ҷаҳон — Иттифоқи Советӣ, санъату адабиёти советӣ бо методи нави бадей — реализми сотсиалистӣ мусаллаҳ, гашта, бо идеалҳои сотсиалистӣ пайваста мегардад.

Методро, ки худи ҳаёт ва соҳти чамъияти ба вучуд меоварад, ҳамчун маҷмӯи принципҳои умумии эҷодии нависандо ба ӯ интихоби материал ва воеаҳои зиндагиро ҳам талқин мекунад. Ин ҳусусияти интихоб кардани мавзӯъ ва тарзу усули

<sup>1</sup> Оид ба методи эҷодӣ дар адабиёти форсӯ тоҷик нигаред; Раҳим Мусломқулов. Асрори сухан. Душанбе, 1980, саҳ. 114—151.

чамъасткунин он мувофики таcriбан хаётти нависанда, принципхой эчодии ў ва талабу манфиати давр ба вүчуд меояд. Дар ин маврид чаҳонбинин санъаткор роли ҳалкунанда мебозад. Ҳамини тавр, он усул ва дастури чаҳонбинин нависанда, ки барон оғаридан образи бадей ба ўроҳнамой мекунад, методи адабӣ-бадей номида мешавад.

Методҳои муҳимтарини санъату адабиёти умумиҷаҳонӣ дар замони гузашта инҳо буданд: **мифологизм, классицизм, натурализм, сентиментализм, романтизм** ва реализм. Дар замони хозира дар миқёси ҷаҳон якчанд намуди реализм амал дорад: реализми маорифпарварӣ, реализми танқидӣ, сюрреализм, гиперреализм, фотопеализм, неореализм, модернизм ва ғайра. Сюрреализм, модернизм ва дигар намуди реализмҳо, ки асосан ба адабиёти буржуазӣ хизмат мекунанд, бо вүчуди усуслони нави санъату адабиёт эълон кардани онҳо решоҳояшон ба ибтидиои аср ва мабдаи револютсияи Октябрь рафта мерасад. **Сюрреализм** баъди ҷангӣ якуми ҷаҳон (дар солҳои 20) ба миён омада буд. Ба мурури замон, марҳала ба марҳала, ин намудҳои реализм дар амалиёти худ рангу сурати дигар гирифта бошанд ҳам, мазмунан яхел монда, аз ҳақиқати хаёту некбинӣ ва тақдирӣ одаму инсондустӣ фарсангҳо дур меистанд. Масалан, **сюрреализм** (калимаи франсавӣ — реализми мофавқ) ба таълимоти филсафии буржуазӣ-идеалистӣ такя дошта, ҳамчун як навъи «олами нави реализм» инкору бадбинин воқеяни ҳаётро тарғиб мекунад. Сюрреалистҳо таҷовузкорӣ ва бераҳмию бешафқатиро ба асоси асарҳояшон гузашта, ба зулму ҷабр ва бедодию субъективизм даъват менамоянд.

Дигар реализмҳои зикршуда шоҳзҳои сюрреализманд, ки барномаҳои онон низ бо ҷараёнҳои декадентӣ-формалистӣ ва одамбадбинӣ ширкат дорад. Дар бораи модернизм сухан поёнтар ба тафсил меравад.

**Реализми танқидӣ** дар адабиёти пешкадами ҷаҳон равнши мӯътадилро риоя карда, барои хотири манфиати инсон ва аҳли меҳнат ҳар факти номаъқулу номақбули ҷамъиятро зери тозиёнаи танқид мегирад. Яке аз намудҳои реализм, ки вай ҳамчун методи адабиёти прогрессивӣ ва революционӣ ба ояндан дураҳшон соҳиб аст, **методи реализми сотсиалистӣ** мебошад.

**Равия ва ҷараёнҳон адабӣ** Метод, ки принципҳои эстетикии эчодиёти шоири нависандагонро муайян мекунад, якчанд равия ё ҷараёнҳои адабӣ: кубизм, формализм, натурализм, имажинизм, урбанизм, конструктивизм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, экзистенциализм ва дигарҳо мебошанд. Баъзеи онҳоро дила мебароем.

**Формализм** шаклпарастиро пеш гирифтан, ба мазмуну мундариҷаи асари бадей аҳамият надодан аст. Нависандан шакл-

падаст ба мазмуни предмету воқеаҳои дидаву даркшуда диққат накарда, асосан бо тасвири чиҳатҳои зоҳирӣ онҳо, чӣ гӯна ва ба қадом обу ранг акс карданашон саргарм мешавад. Фармализм баҳон эстетикӣ ва маънавии қаҳрамонро рад карда, принципҳои асосии реализм, ки типиконидан ва таҷассум овардан аст, инкор менамояд. Инъикоси сатҳни нусхай факт ва «хӯҷати одам» барои формалистҳо муҳимтар аст. Классикони адабиёти форсу тоҷик лафзбозии маҳз ва суханпардозии пурро асрҳои аср махкум намудаанд. Дар ин бора дар боби «Афкори назарӣ аз давраҳои қадим то миёнай асри XIX» мисолҳо оварда шудааст.

Формализм асосан ба санъатҳои феодалӣ ва буржуазӣ хос аст. Дар адабиёти советӣ он маъмул нест. Вале гоҳ-гоҳ мутаасифона, баъзе санъаткорони мо, алалхусус аз ҷавонон, ба ин ё он ҳатои шаклпастӣ, фахмидау нафаҳмида, роҳ медиҳанд. Дар моҳҳои ноябрӯ декабри соли 1962 дар мачлисе, ки натиҷаҳои кори выставкан рассомони шаҳри Москва бо иштироки до нишмандону санъаткорон васеъ муҳокима шуда буд, равияи шаклпастӣ дар эҷодиёти баъзе рассомони советӣ саҳт танқид гардида, дар дигар намудҳои санъат ва адабиёт роҳ наёфтани он пешгирий карда шуд. Дар музокираю мақолаҳои ҳодимони санъату адабиёт роҳҳои аз формализм ва абстракционизм (муғлакбаёнӣ) ҳалос шудан таъкид гардид.

Натурализм дар таърихи санъат аз замонҳои қадим пайдо шуда, дар адабиёти ҳалку миллатҳои гуногун чун метод ва ё чун равия сар даровардааст. Маънои луғавии натурализм аз қалимаи лотинӣ натура гирифта шуда, тарҷумааш табиат мебошад. Ба мағҳуми адабиаш натурализмро айният ва ё нусхабардорӣ мегӯянд. Нависандай ин равия ҳаётро айнан чӣ тавре, ки ҳаст қабул мекунад ва ҳамин тарик тасвир менамояд. Ба ибораи дигар, ў аз паи тасвири айнияти санадҳо шуда, ба фахмидани ҷиҳатҳои идеявӣ-эстетикии ҳодисоту ҳақиқати ҳаёт ва ҷамъбости бадеии онҳо диққат намедиҳад. Нависандай айниятпаст ба хотири нусхабардорӣ воқеаҳои муҳимму умдан ҳаёту табиатро аз воқеаҳои дуюмдараҷаи он ҷудо намекунад. Аксар ў ба ҷое мерасад, ки сар то сар ҷизҳои даркору бекорро дар як ҷо ҷамъ оварда акс менамояд. Ин ҳусусияти манғии натурализм аст, ки ба он асосан санъати буржуазӣ майл дорад.

К. Маркс ва Ф. Энгельс дар мисоли эҷодиёти О. Бальзак, Э. Золя, М. Каутскай, М. Гаркнесс ва дигарон мазмуни реализм ва натурализмро маънидод кардаанд. Ф. Энгельс реализми Золяро назар ба реализми Бальзак суст дониста, унсурҳои натурализми эҷодиёти ўро танқид мекунад. Зоро Золя аз санъаткор тасвири айнияти санадҳои зиндагиро бе баҳои идеявӣ додан ба он талаб мекард. Вале ҳуди ў дар бехтарин асарҳояш аз ҳудуди назарияи пешрондааш берун баромада, асарҳои пурарзни реалистӣ оғаридааст. Поль Лафарг дар

ин масъала диккати маҳсус дода навиштааст, ки Бальзак бар хилофи қаламкаши Золя ба тамоми ҷузъу тафсилоти ҳаёти ҷамъияти ва сифату ҳислатҳои одамон аҳамияти хулосавӣ дода, ба ҳар яки он баҳои арзанда медиҳад. Дар ҳар ҷое, ки мумкин бошад,— мегӯяд Лафарг,— Бальзак файласуфӣ мекунад, ў ҳамчун мутафаккири бузург ақлу хирди бенитҳои худро ба қаҳрамононаш гӯё тақсим карда медиҳад.

Франц Меринг, ки ба масъалаҳои назарияю амалияи натурализм як силсила маколаҳо баҳшидааст, қайд менамояд, ки ҳатто намояндагони боистеъодтарини мактаби натурализм ба тасвири ҳар як ҷизи пайдо шудаистода не, балки мурдаистода қобиланд. Лафарг ҳусусияти хоси натурализмро бо чунин ҳукими қотеъ муайян карда менависад: «Натурализм мухокимаю ҷамъасткуниро манъ мекунад. Мувофиқи назарияи он, нависанда бояд тамошобини бетараф бошад. Ў бояд таассуротеро қабул карда, барои инъикоси он аз ҳудуди вазифааш берун набарояд, ў бояд сабабҳо ва воқеаю ҳодисаҳоро таҳлил нақунад. Идеали санъаткор — ба пластинкаи суратгири монандӣ доштан аст»<sup>1</sup>.

Инро ҳам бояд қайд кард, ки натурализм барои бâъзе адабиётҳои миллие, ки пеш аз Революции Октябрь жанрҳои насррии эпикӣ ва романҳои бадеии реалистӣ надоштанд, як гузаргоҳе шуд. Ба воситаи натурализм тадриҷан то ба дараҷаҳои реализм расидани адабони миллӣ вай як пояти таҷрибаи адабие буд, ки фосилаи вақтро талаб мекард. Инро дар адабиёти қазоқу кирғиз, туркман, тоҷику ўзбек, ноҳияҳои дурдасти шимоли ватан ва бâъзе дигарҳо равшан мебинем. Сонӣ, реализм, ки мавқеи пойдори худро ишғол кард, ба суханварон имконият фароҳам омад, ки ба ҳодисаҳои мӯхимми зиндагӣ бештар аҳамият дода, онро ҳаматарафа чуқур омӯхта ҷамъаст намоянди.

Дар адабиёти форсу тоҷик равия ва ҷараёнҳои адабӣ дар давоми таърихи ҳазорсолааш кам набуданд. Аз як тараф, ҷараёнҳои адабии дарборӣ ва берун аз дарбор вуҷуд дошта бошанд, аз тарафи дигар, равияҳои тасаввуфӣ, ҳунармандӣ, маорифпарварӣ, ҷадидӣ, усуљои романтизм, реализм, реализми танқидӣ ва ғайра амал мекарданд. Дар дохили ҳар як равияю ҷараён шоиру нависандагони иртиҷоъпараст ва пешқадам буданд. Шоирони прогрессивӣ ва Ҷӯдиёти онҳо майли ҳалқпарварӣ дошта, ба ояндан дураҳшон ҷашми умед мебастанд. Ҷараёни маорифпарварии адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX, ки онро Аҳмади Дониш сардорӣ кардааст, асосан аз намояндагони таракқипарвар иборат буд. Тарғиби илму фан, танқиди нуқсонҳон ҷамъияти ва тартибу низоми соҳти амири дар Ҷӯдиёти маорифпарварон маънои асосӣ гирифт.

Бояд гӯфт, ки равия ё ҷараёнҳои адабӣ дар ин ё он аср ҳам-

<sup>1</sup>. Поль Лафарг. Литературно-критические статьи. М., 1936, стр. 237—238.

чун доираи адабӣ амал карда, дар атрофи худ кувваҳои нав ба нав ғун меоварданд. Чунин доираҳо ҳам дар адабиёти рус ва ҳам дар адабиёти форсӯ тоҷик мушоҳид мешаванд.

Ба ҳамин тарик, ҷараёни адабӣ аз ягонагии ҳусусиятҳои идеевиу бадеи иборат буда, дар давраи муайяни таъриҳӣ дар эҷодиёти якқатор нависандаю шоирони аз ҷиҳати идеологияю таҷрибай зиндагӣ ва усули бадеи ба якдигар наздик зоҳир мегардад.

#### Услуби адабӣ

Доираи мағҳуми **услуб** назар ба усул (метод) ва равия ё ҷараён тангтар аст. Ин қалимаи арабӣ дар тарҷума тарз, гуна, равиш мебошад. Услубро дар илми адабиётшиносии форсӯ тоҷик сабк ва дар адабиётшиносии умумӣ **стиль** (қалимаи юнонӣ) мегӯянд. Услуб — ягонагии таркибии системи образҳо ва тарзу тариқи ифодай бадеист, ки дар натиҷаи инкишофи таҷрибай қаламдаст ва санъаткор падидор мегардад. Ҳар як шоир ва нависанда соҳиби услуби хоси худ аст. Санъаткор барои баёни фикру мақсадаш як роҳи маҳсуси эҷодӣ ва шакли муайяни тасвирро ба худ интихоб карда, онро писанд мебинад. Чунин интихоб мувофиқи муҳиту шароити замона ва ё табъу завқи шахсии суханвар ҳосил мешавад. Масалан, услуби Фирдавсӣ ба навиштани достонҳои қаҳрамонӣ майл дошта бошад, услуби Ҳилолӣ дар лирикаи ишқӣ зоҳир гаштааст. Услуби ҳаҷвнависии Убайди Зоконӣ ҳоси эҷодии ў буда, дар услуби Сайдои Насафӣ санъати «ирсол-ул-масал»<sup>1</sup> бештар мушоҳид мешавад. Бедил услуби душворнависӣ дорад. Ў мувофиқи талаботи давраш фикрҳои солиму амиқи фалсафии худро пардапӯшона, бо истиораҳои муракқаби дуҳӯра (ду маънодор) навиштааст.

Дар назми классикии форсӯ тоҷик се сабк амал кардааст: **сабки туркистонӣ ё ҳурросонӣ, сабки ироқӣ ва сабки ҳиндӣ.**

Сабки ҳурросонӣ дар асри IX оғоз шуда, дар асрҳои X — XI инкишоф ёфтааст. Ҳусусияти асосии ин сабк аз равшанбаёйӣ ва истеъмоли воситаҳои тасвири кушоду возех иборат мебошад. Вазну кофияҳои сабуку соддай шеърӣ низ дар қӯшиши шоирони номвар бештар истифода гардидаанд. Намояндагони барҷастаи ин сабк Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Шаҳиди Балҳӣ ва дигарон аз қалимаҳои душворфаҳм ва таъбирҳои арабӣ сарфи назар карда, ба воситаи ибораҳои соддаю оммафаҳм разонии баёни ба даст овардаанд.

Сабки ироқӣ аз асри XI инҷониб ба миён омада, то асри XIV давом ёфтааст. Дар таркиби луғат, дар баробари қалимаю ибораҳои соғ тоҷикию форсӣ таъбирҳои арабӣ ва архаистӣ, ки низ ба миён омадан гирифтанд, сабки ҳурросонӣ тадриҷан дар шеър муракқабтар гардид. Ба замми санъату воситаҳои тасвири муракқаб истилоҳоти илмҳои астрономия (ну-

<sup>1</sup>. Ба воситаи мақол, сухаҳои ҳикматнок, ибораҳои «булу парнок» ва умумаш ҷамъбастиҳои риторикии фикр рондан.

чум), алгебра (алҷабр), архитектура (мөймөри), шатранҷ (шоҳмот) ва ёмсоли онҳо низ ба истеъмоли осори бадеъ сар дароварданд. Асосгузори сабки ироқӣ Абулфараҷи Рӯни шинохта шудааст.

Сабки ҳиндӣ аз асри XVI қариб то ибтидои асри XX идома мейёбад. Воситаҳои тасвири мураккабтарин — ташбеҳҳои пӯшида, истиораҳои душворфаҳм хоссаи ин сабк аст. Дар назми ин давр шаклҳои шеърии муаммо, чистон, лугз, лутф ва ғайра хеле авҷ мегирад. Дар ин давраи таърихи адабиёт ибораҳои арабӣ ва қалимаҳои қадими тоҷикию форсӣ дар осори бадеъ бештар истифода шуда, инкишофи назарияю амалияи сӯфизм ин сабкро боз ҳам мушкилфаҳм кунонидааст. Истеъмоли истилоҳоти фанҳои аниқ — алгебра, геометрия, астрономия ва монанди инҳо хеле меафзояд.

Сабки ҳиндӣ маҳсусан дар асрҳои XVII — XVIII ба қуллаи тараққиаш мерасад. Мирзо Абдулқодири Бедил намояндаи барҷастаи ин сабк шинохта шудааст. Ӯ дар ин сабк таъсири бузург ниҳода, пайравони зиёд дошт. Бинобар ин вай бо номи «сабки бедилӣ» шӯҳрат ёфта, то Револютсияи Октябрь дар Осиёи Миёна давом кардааст. Нихоят, намояндагони адабиёти нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX Дониш, Савдо, Шоҳин, Ҳайрат, Асирий бо сарварии нависандай маорифпарвар Аҳмади Дониш барои аз «сабки бедилӣ» озод кардани назму насли тоҷик ғайрати комил нишон доданд. Садриддин Айни баъдтар намуду жанрҳои гуногуни адабиёти тоҷикро ба як мароми муайянни сабку усули нави реалистии ҳалқӣ доҳил кард.

Ба масалнависӣ муроҷиат кардани нависандай рус Крылов дар шароитҳои саҳти ҳукмфармоии подшоҳати рус дар нимаи аввали асри XIX ва ё масалнависии Лоҳутӣ, ки дар муҳити зиндагии Ирони подшоҳӣ оғоз ёфтааст, услуби хоси эҷодӣ ононро муайян кардааст.

Услуб ба ҷаҳонбинии нависандагони ҳаётни ӯ ва мавқеи сиёсию эҷодиаш вобаста аст. Вале қабул шудааст, ки аксар доираи мавзӯъ, композиция, тарзи навиштан ва ҳусусиятҳои забонию бадеии санъаткорро услуб номанд. Азбаски бо ин воситаҳои асосии ба вучудорандай образ мундариҷаю идеяи асари нависандагони замони қадим, асри миёна ё нав» ҳам дар илм дучор мешаванд. Мо дар ин ҷо андак дар ҳусуси услуби фардии нависандагон ва ба ҳам наздикии услуби гуруҳи нависандагон гуфтани ҳастем. Дар адабиётшиносии рус дар бораи яго-

Ягонагии асосии ҳусусиятҳои идеявию бадеии эҷодиёти нависандагон, яъне ягонагии шаклу мазмуне, ки маҳз барон эҷодиёти нависандагони муайян хосаст, услуб номида мешавад.

«Услуб»-ро гоҳо ба маъноҳои гуногун кор мефармоянд. Ғайр аз услуби нависандагон боз услуби миллӣ мегӯянд, ибораи «услуби санъатҳои замони қадим, асри миёна ё нав» ҳам дар илм дучор мешаванд. Мо дар ин ҷо андак дар ҳусуси услуби фардии нависандагон ва ба ҳам наздикии услуби гуруҳи нависандагон гуфтани ҳастем. Дар адабиётшиносии рус дар бораи яго-

наги ва фаркияти услуги Ф. Достоевский, Л. Толстой, М. Шолохов, Л. Леонов ва К. Федин тадқиқотхон бисёре вучуд доранд. Дар масъалаи тасвири портрет ва вачоҳати персонажҳо ва ба воситаи симои зохирӣ кӯшодани олами рӯҳӣ-ботинии (психологии) образҳои асар М. Шолоховро пайрави Л. Толстой медонанд. Фадеевро бо Достоевский муқоиса мекунанд. Ин табиист. Ҳар як нависандаи барҷаста чизи аз устодони гузашта омӯҳтагиашро эҷодкорона бо услуги хоси худ кор мефармояд. Дар ин сурат, бо вучуди наздикии услуги ду ва ё якчанд нависанда, ҳар қадоме мувофиқи табъу завқаш ва донишу тавоноияш услуги хоси худро эҷод мекунад. Ҳам М. Горький ва ҳам С. Айнӣ бо жанри насли эпикӣ асар навишта, ҳар ду муборизаҳои қаҳрамононаи ҳалқашонро инъикос намудаанд. Ҳар ду ин марди майдони корзор аз мактабу университетҳои ҳаётӣ тоқатшиканӣ замони подшоҳӣ ва аморат гузашта, ба рӯзҳои равшани ҷамъияти сотсиалистӣ омада расидаанд. Ин ҳама услуги эҷодии ононро ба ҳам хеле назди гардонидааст. Бо вучуди ин ҳар қадоми онон боз дар доираи услуги миллии худ, дар ҷаҳони ҳез, гиру мон ва тарзи образофарӣ мустақил аст. Ҳар яки онон азобу шиканҷаҳо, задухӯрду муборизаҳо ва баҳту саодати ҳалқашро бо ҳусусиятҳои хоси (колорити) миллиат ва ҳалки худ ба тариқи бикр баён карда, симои фардии худро махфуз доштааст.

Дар адабиёти тоҷик агар ба услугҳои С. Айнӣ ва Ч. Икромӣ муроҷиат кунем, мебинем, ки на фақат мавзӯъ, идея ва мазмуни эҷодиёти онҳо, ҳатто тарзи образсозӣ, композиция, ҳусусиятҳои нутқи бадеии ин ду нависандагон ба ҳам қаробат доранд. Албатта, ин ҷаҳони ҳез, гиру мон ва тарзи образофарӣ мустақил аст. Ҳар яки онон азобу шиканҷаҳо, задухӯрду муборизаҳои ҳалки Бухоро бар зидди ситами амир ҳам ба Айнӣ ва ҳам ба Икромӣ шинос ва наздиқ аст. Ғайр аз ин Ч. Икромӣ ҳамчун шогирди устод Айнӣ бевосита аз мактаби бадеии ў гузаштааст. Вале ҳар қадоми онҳо ба шарҳу тафсири воеаю ҳодисаҳо, таҳлили образҳо ва ғайра соҳиби услуги хоси худ аст. Услубҳои С. Улуғзода ва Р. Ҷалил хоссаи эҷодиёти онҳост.

Бисёр шонрони мусоидати тоҷик ба лирика муроҷиат мена-моянд. Дар вакти мутолиаи шеърҳои М. Турсынзода лиризми ўро махсусан хис кардан мумкин аст. Бо вучуди равонию соддатни нутқи ашъори Дехотӣ, ки ин ба сифатҳои назми Турсынзода низ хос мебошад, услуги ҳар қадоми онҳоро фақ кардан мушъул нест. Тарзи баёни истиоравӣ ва маҷозии М. Турсынзода ба услуги ў як ҳусну малоҳати махсус мебахшад. Ашъори М. Миршакар бо услуги эпикӣ таълиф шуда, фикру максади шонрӯ бевосита объективона инъикос мейбад.

Ба ҳамин тарик, тарзу тариқи навиштаоти санъаткор ва ҳусусиятҳои ҷудогонай ба қадами ин ё он шонру нависанда хос яке аз унсурҳои мухимми услуги адабӣ мебошад. Услуби нависандагӣ бо усул (мотод) зич алокаманд аст. Ҳоло монанд

баъзе методҳои намоёне, ки асрҳо дар санъату адабиёти ҳамаи ҳалқҳо маълум буданд, таваққуф мекунем.

## РОМАНТИЗМ ВА РЕАЛИЗМ

### Романтизм

Романтизм ва реализм методҳои машҳуртариин тасвири бадеианд, ки таърихи дуру дароз доранд. Онҳо дар ҳар замон бо шаклҳои хос дар санъату адабиёти ҳамаи миллату ҳалқҳо дида мешаванд. Романтизм ифодакунандай орзую умеди мардум буда дар пояҳои ба вучуд омадани номувофиқатии байни ормону (идеалу) ҳаёти воқеӣ дар ҷамъияти синғӣ пайдо шудааст. Номуусоидии манғиатҳои мустабидони ҳукмрон ва аҳли меҳнат дар давраҳои (формацияҳои) гуногуни башарият — дар замонҳои ғуломдорӣ, феодализм ва капитализм ҳалқро ба чунин норозигӣ ва эътироҳо оварда мерасонад, ки онҳо баҳту начоташонро факат дар ҳаёлот, дар умеди орзӯҳои нек ҷустуҷӯ мекунанд. Ин орзую омол ҳам дар Ҷондиди шифоҳӣ (даҳанакии ҳалқ) ва инчунин дар адабиёти китобӣ аз аср ба аср торафт вусъат ёфтанд мегирад.

Аз адабиёти классикии форсу тоҷик дар тимсоли образҳои Рустам ва Кова, Бежан ва Манижа, Фарҳоду Ширин, Мачнуну Лайлӣ, Юсуф, Сиёвуш ва баъзеи дигарон мо на факат дарси ватанпарварӣ, сидқу вафо ва иффату исмат меомузем, балки инчунин ошӯби дили пуртуғёни одамони пешқадамро барои озодии миллат, шаҳс ва тантанаи адолат ҳис мекунем. Ин образҳо бо чунон завқу қайфияти ҷаҳонфаҳмии санъаткорон эҷод шудаанд, ки мазмуни фалсафиашон аз доираи ҳақиқати замонҳои қадиму феодалий бафоят баланд баромадааст. Низомӣ дар «Искандарнома»-и ҳуд образи подшоҳи одил ва оқилу ғамхорро эҷод карда, дар муҳити ҳукмронии сарвату давлат меҳрубоние нисбат ба одами оддӣ орзу кардааст. Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ» идеалҳои баробарию бародарӣ, дӯстӣ ва мамлакати бою зеборо, ки барои ҳамаи фуқаро баҳт овардааст, орзу намудааст. Аҳмади Дониш дар рисолаҳои ҳуд маром ва тарҳи нави ҳаёти ҷамъиятиро накш қашида, ба ивази соҳти амири ҳукмронии донишмандон ва ахли илму эҷодро пеш рондааст. Романтизм усули маъмули адабиёти гузаштаи тоҷик буд.

Нагуфта намонад, ки як гурӯҳ суханварон ва назариячиёни адабиёти классикии форсу тоҷик, аз ҷумла Ибни Сино, Абдуллоҳири Ҷурҷонӣ, Муҳаммад Авғони Бухорӣ, Низомии арӯзии Самарқандӣ, Низомии Ганҷавӣ ва дигарон бо истилоҳи «сидқ» ва «қизб» («акзаб») маҳз маънои «реализм» ва «романтизм»-ро, ки асосан тобеи таҳайюл аст, дар назар доштаанд. Ҳарчанд, ки дар атрофи ин ақида фикрҳои муҳталиф дар ҷаш аст, бо далелу мисолҳои профессор Р. Мусулмонқулов ва ҳуло-саҳои ӯ роёй нашудан мумкин нест. Ҳақ ба ҷониби ӯст, ки агар

ба мүкобили мафхуми калимахон «ростӣ» — «дурӯғ» ё «каж», «ростгӯй» — «дурӯғгӯй» («кажгӯён») истад, истилоҳҳои «сидку кизб» ба яқдигар» зид набуда, маъни ду чараёни адабӣ (реализму романтизм)-ро ифода менамоянд<sup>1</sup>.

Аз замонҳои Саъдӣ (асри XIII) инҷониб ба мафхуми реализм истилоҳҳои «аъён, «вукӯй» ва «тарзи вуқӯй»-ро низ кор мефармудагӣ шуданд, ки дар ин ҳусус сухан дар боби «реализм» хосҳад рафт.

Романтизм дар санъату адабиёти Аврупо ва Руссия низ методи қадимист. Вале маҳсусан аз асри XVIII байди революсияи буржуазии Франсия (1789—1794) ва шикаст хурдани он, ки шиорҳои озодӣ баробарию бародарӣ барбод рафта яъсу навмедин боло мегирад, романтизм ба равияҳои гуногун ҷараён мекунад. Дар ин вазъият романтикҳо ба олами хаёл ғурехта, аз воқеяят дурӣ мечустанд. Дар байни саъаткорон идеаҳои прогрессивӣ ва реакционӣ ба вучуд меоянд. Намояндагони пешқадами ҷамъият тартибу низоми капиталистиро дар Аврупо инкор намуда, идеалҳои олии маънавиро, ки рӯҳи зиддибуржуазӣ доштанд синош мекарданд. Нависандагони иртиҷоъпараст ба мүкобили буржуазия баромада, вале барқарор шудани замонҳои гузаштаи феодализми асримиёнагиро хостгорӣ менамуданд. Ба ҳамин тарик, романтизм ҳелҳои гуногун пайдо мекунад: романтизми иртиҷоӣ (реакционӣ) ё пассив, романтизми пешқадам (прогрессивӣ) ё актив ва романтизми революционӣ.

Ба манфиати романтизми реакционӣ як муддат байзе асарҳои нависандагони асри XIX — немисҳо Людвиг Тик (1773—1853), Фридрих Новалис (1772—1801), франсузҳо — Франсуа Рене Шатобриан (1768—1848), Альфред де Виньи (1797—1863), англис Уильям Вордсворт (1770—1850), аз русҳо Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) ва якчанд дигар хизмат кардаанд. Романтизми Жуковскӣро назар ба романтизми нависандагони зикршуда фарқ кардан зарур аст. Дар ибтидои асри XIX, ки муносибатҳои феодалӣ рӯ ба таназзул мениҳод, ба ҳаёти воқеи Руссия муносибатҳои нави буржуазӣ сар даровардан гирифт. Задухурдҳои революционии Аврупои Ғарбӣ дар Руссия низ ғулғула меафканд. Дар ҳамин вазъият романтизми рус пайдо шуда, ба ду ҷараён ҳаракат менамояд. Жуковский ҳамчун намояндаи ҷараёни яқӯми он ба ақибгардӣ не, балки ба бокӣ доштани ҳаёти феодалӣ даъват мекунад, ки ин ҳарактери консервативӣ (кӯҳнапарастӣ) дошт. Ин гуна романтизм низ романтизми пассив мебошад. В. Г. Белинский байни ду хели романтизм тафриқа гузашта, нишон додааст, ки романтизми Гофман, Новалис, бародарон Шлегельҳо ба гузашта, ба тасаввуф тамоюл дорад. Чунин муроҷиат барои адабиёти рус ҳеле кам мушоҳид мешавад.

Романтизми прогрессивӣ дар адабиёти Аврупои Ғарбӣ ба туфайли эҷодиёти пешқадамониӣ немис Генрих Гейне (1797—

<sup>1</sup> Р. Мусулмонқулов. Асрори сухан. саҳ. 119—134.

1856), франсузъ Жорж Санд (1804—1876), Виктор Гюго (1802—1885), англичанъ Перси Шелли (1792—1822) ва Джорж Байрон (1788—1824), полякъ Адам Мицкевич (1798—1855) ва Юлиуш Словацкий (1809—1849, итолиёвихо — Джованни Берже, Габриэль Россетти ва дигарон ба вучуд омадааст.

Пайдоши ин усул, ки дар дигар намудҳои санъат ҳам дида мешавад, бо тезутундии муборизаи чамъияти, бо афзоиши норозигихои кувваҳои мутараққӣ бар зидди иллату нуқсонҳои чамъияти ва норасоиҳои он вобастагӣ дорад. Намояндагони романтизми пешқадам бар хилофи ҳаёти воқеии замонаашон образҳои бадей меофариданд, ки дар онҳо кайфият ва андешаҳояшон нисбат ба ояндаи нек ифода меёфт. Ҳарчанд, ки ин образҳо ва максаду нияти онҳо чандон равшану конкрет на буд, vale дар симою амалиёташон идеалҳои нави чамъияти зохир мегардид. А. М. Горький ҳамин кӯшиши санъаткоронро дарроҳи эҷоди характерҳои бузурги эътиrozкунанда ва шахсияти инсони озод, дар кори нишон додани муборизаи азими ўбарои идеалҳои ҳақиқӣ ва наҷибонаи чамъияти ба назари эътибор гирифта, чунин романтизмро романтизми фаъол номидааст.

Дар адабиёти рус романтизми фаъол ба муносибати воқеаҳои соли 1812 пайдо шуда, худшиносии миллии доираҳои демократии Россияи онвактаро инъикос намудааст. Дар ҳамин давр эътиrozҳои ҷиддии оммаҳои васеъ бар зидди тартиботи крепостнойдорӣ ва муносибатҳои капиталистии пайдо шуда истода равшан ба назар мерасад. Белинский гуфтааст, ки солҳои 1812—1815 сар то сари Россияро ба ваҷд оварда, кувваҳои дербоз дар хобу ғафлатмондаро қатъян бедор карданд. Рылеев ва Пушкин дар лирикаашон, Лермонтов дар шеъру достонҳояш, Гоголь дар «Тарас Бульба», «Вий», «Шабниши» дар хутори назди «Диканька» ва дигарҳо романтизми пешқадамро бо васеъ истифода бурданӣ эҷодиёти даҳанакии ҳалқ инкишоф медиҳанд. Дар эҷодиёти нависандагони романтизми пешқадами рус фоҷиаи шаҳси аз колектив ҷудошуда ҳеле вадеъ ва мантиқан барҷаста нишон дода шудааст. Ин факт дар достонҳои Пушкин «Банди Кавказ», «Лўлиҳо» ва ғайра, дар достони Лермонтов «Иблис» равшан акс ёфтааст. Чернышевский, Некрасов дар баъзе асарҳояшон анъанан идеяҳои романтизми Пушкину Гогольро санъаткорона давом ва тараққӣ додаанд. Фояҳои озодӣ ва эътиroz бар зидди ҳаёти воқеии тоқатшикан тадриҷан эҷодиёти Пушкин, Лермонтов, Гоголь ва баъзе дигар нависандагони русро ба реализм месрад.

А. М. Горький дӯ ҷараёни асосин романтизмро баҳо дода навиштааст: «Дар романтизм ҳар ду равияи қатъян гуногунро фарқ кардан зарур аст: романтизми пассив кӯшиш менамояд, ки ҳаёти воқеиро ороиш дода, одамро ба замонасозӣ водор кунад ё диккати одамро аз зиндагӣ дур сехта, ўро ба гирдobi олами ботиниаш печонад... Романтизми актив бошад кӯшиш

мекунад, ки иродан одамро ба зиндагӣ тақвият дода, ба муко-  
били хаёти воеи, бар зидди ҳар гуна ситам ба дили ў ошӯб  
афканад<sup>1</sup>. Дар натиҷаи афзоишу инкишофи қувваҳои пешка-  
дами чамъиятӣ романтизми прогрессивӣ ба шакли аълоинаш —  
ба романтизми революционӣ мерасад.

Романтизми революционӣ ошӯбу исьёни ҳақиқиро дар қал-  
би одам бештар меангезад ва оташ мезанад. Агарчи дар Авру-  
по бо таъсири фаъолияти Маркс ва Энгельс ба эҷодиёти шои-  
ри забардасти немис Генрих Гейне унсурҳои романтикаи ре-  
волюционӣ сар дароварда бошанд, дар натиҷаи дӯстӣ ва таъ-  
сири В. И. Ленин Максим Горький дар Руссия то ба мартаба-  
ҳои асосгузори намоёни романтизми революционӣ расидааст.  
Романтизми революционӣ дараҷаи олии ин метод буда, дар  
марҳалаи аввали эҷодиёти Горький амалан инкишоф меёбад.  
Эҷодиёти Горький дар охири аспи XIX ва ибтидои аспи XX  
орзӯю умеди пролетариатро факат ба тарикӣ фаъол (активо-  
на) акс наменамуд. Ақидаҳои революционии нависандагӣ дар  
роҳи дигаргун соҳтани ҳаёт аз ҳодисаҳои пурталотуми давр  
пеш гузашта, ояндаи зиндагиро пешгӯй мекарданд. Образи «ди-  
ли сӯзони Данко» (аз ҳикояи «Қампир Изергиль») барои аз  
зулмат ба рӯшнӣ баровардани издиҳом — рамзи образи боль-  
шевики мубориз аст, ки барои озодӣ ва баҳту саодати проле-  
тариат ҷонро дареф намедорад. Образҳо, ки Горький дар аса-  
рҳояш «Суруд дар васфи Шаҳбоз» ва «Суруд дар васфи Мурғи  
Туғон» оғаридааст, принцип ва мароми методи романтизми  
революциониро комилан тасдиқ менамоянд.

Романтизми прогрессивӣ ба ҳодисаҳо аз нуқтаи назари ба  
таври идеалистӣ фаҳмидани рафти таъриҳи баҳо дода, шахсият-  
ро ба ҳаёти воеи ба тарикӣ мӯчаррад (абстракт) муқобил  
мегузорад ва, албатта, роли шаҳсро дар таъриҳи муболаға ме-  
кунад. Бо вучуди ин вай барои бедор намудани қӯшишу ғай-  
рати одам вазифаи наҷибонаро адо ҳоҳад кард.

Романтизми революционӣ бошад ба вазъияти конкрети ҳаёт,  
воеаҳои революционии синфи коргар такя карда, диловарӣ ва  
шучоатро васф менамояд ва фидокориҳоеро, ки баҳри баҳти  
кулл, барон озодию шодмонии ҳалқҳо ба амал меояд, муқал-  
дас мешуморад. Бояд қайд кард, ки типи романтикии  
инъикоси образнокни ҳаёт бо реализм ало-  
қан байниняқдигарӣ дошта, дар санъату адаб-  
бийт ба шаклҳои гуногуни таъриҳӣ зухур меё-  
бад. Алокази узвии хислатҳои реалистии романтики дар санъ-  
ати советӣ нашъунамо дорад, ки дар ин ҳусус дар боби «Ме-  
тоди реализми сотсиалистӣ» сухан меравад.

**Realism** Реализм яке аз методҳои мухимтарин ва  
машҳуртарини санъату адабиёт мебошад. Реа-  
лизм — ҳақиқатнигорист. Ҳакиқати зиндағи-  
ро тасвир кардан ҳаргиз маъном аз он сурат гирифтсанро надо-

<sup>1</sup> М. Горький. Собрание соч. в 30 томах, т. 24, М., 1953, стр. 471.

рад. Лозим аст, ки ягонагии ҳақиқати рўзгор ба таври бадей маърифат карда шуда, ба ҳақиқати бадей мубаддал гардад. Реализм дар инъикоси бадеи ҳақиқати ҳаёт якчанд принципҳои роҳбарикунанда дорад. Масалан, асари реалистӣ бояд ахамияти маърифатдиҳӣ дошта бошад, аз воқеаҳои зиёду мураккаби зиндагӣ хулосаҳои барҷастаю муҳим бароварда, ба ҷамъбасте ояд, аз инъикоси ҳақиқати ҳаёт берун нарафта, типиконидани воқеяни образҳоро мадди назар кунад ва ниҳоят, инсонро ҳамчун предмети асосии тасвир ба маркази диккат гирифта, ўро дар процесси таракқиаш нишон дихад.

К. Маркс маҳз ҳамин хусусиятҳои осори романнависҳои асри XIX Англияро баланд баҳо дода навишта буд, ки онон «назар ба ҳамаи сиёsatдону публицистҳо ва носеҳони ахлоқу атвор зиёдтар ҳақиқати сиёсию иҷтимоиро» дар пеши назари ҳонандагони умумиҷаҳон кушодаанд. Ба қавли Ф. Энгельс, О. Бальзак бо асарҳояш «таърихи реалистии шоёни диккате оид ба ҷамъияти франсузҳо ба вучуд оварда, онро ба шакли ҳроника, аз соли 1876 то 1848 қариб сол ба сол» тасвир кардааст. В. И. Ленин Л. Н. Толстойро махсусан барои реализми солиму оқилонааш, барои ҳама ва ҳаргуна никобро «...аз рӯи ҳаёти пурасори ҷамъияти дворянию буржуазии Руссияи подшоҳӣ қанданааш», хеле баланд баҳо додааст.

Ҳамин тавр, санъати реалистӣ аз бисёр воқеаҳои рўзгор муҳимтарин ва заруртарини онро ба муҳокима гузошта, бо ҷамъбастҳои амиқи фалсафӣ хулосаҳо медиҳад. Горький маҳз ҳамин хусусиятҳои таҷассумкунин реализмро таъриф карда навиштааст: «Реализм чист? — Ба тарики муҳтасар гуем,— мевависад Горький, — реализм — тасвири ҳаёти воқеист, чунин тасвирест, ки аз ҳараҷу мараҷи ҳодисаҳои зиндагӣ, муносибатҳои одамон ва ҳарактерҳо аҳамиятноктаринашро чудо карда мегирад»<sup>1</sup>.

Бар хилоғи натурализм ва формализм реализм шаклро ба воқеяят зид нагузошта, ягонагии мазмуну шаклҳои рангини зиндагиро ҳақиқатнигорона инъикос менамояд. Яъне, реализм ба мағзу миёни воқеа ғӯта зада, воқеаҳои зиндагиро ба диккати ҳонандагон вонамуд мекунад. Савол меояд, ки агар реализм ин қадар методи бузургу аҳамиятнок бошад, муносибати он бо дигар методҳо дар давоми қарнҳо чӣ гуна аст? Бо талаботи ҳар замон, ҷараёну равия ва методҳои адабии гуногун ба вучуд меомаданд. Реализм нисбат бар ҳамаи онҳо имтиёз дошта, бо ин ё он шакл дар онҳо омехта зуҳур мекард. Мифологизми (афсонагуни) Юнони қадим — усули асосии тасвири бадеи санъату адабиёти он шинохта шудааст. Вале унсурҳои ҳақиқатчую ҳақиқатгӯй то андозае дар он ҳам дида мешавад. Бинобар ин дар осори атикаи юнониҳои қадим маҷмӯи фикру

<sup>1</sup>. М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 120.

андеша, саъю күшиш ва орзӯю омоли ин халқ пай бурда мөшавад. Ба ибораи дигар, дар зери пардан мифологизм ҳакиқати зиндагии юнониҳои кадим зохир мегардад. Нависанда дар ҳаракату фаъолияти «илоҳӣ», корномаи наслҳои гуногуни худоёни юнониҳо, кувваҳои табиат ва хайвонот, алҳақ, образу амалиёти ягон одами конкретро дар пеши назар дорад. Бедарак нест, ки Карл Маркс санъату адабиёти юнониҳои кадимро давраи солими кӯдакии маданияти инсонӣ<sup>1</sup> донистааст.

В. Г. Белинский чозибаи назми форсу тоҷики асри миёнаро дар он диддааст, ки вай «рӯҳи халқ», «соҳти ақл», «табиати мамлакат», яъне давран шоённи диккати ҳаётি фарди ҷудогона ва инчунин ҳаёти халҳои Шарқ, овони кӯдакии онро, бнайниҳӣ, бо ҳусусиятҳои миллиаш комилтар эҳё кардааст<sup>2</sup>. Дар ҷангномаҳо, шоҳномаҳои мансур, кисмҳои афсанавии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва ниҳоят, дар киссаю афсаноҳои халқии форсии тоҷикий идея ва қайфияти одамони даврҳои гуногун ба андозае объективона тасвир ёфтаанд. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» қаҳрамониҳои беназири пахлавонони руинтанро нишон дода, идеяи муборизаи зидди истилогарони худӣ ва бегонаҳоро дар сарзамини бостонӣ тарғибу ташвиқ кардааст. Ӯ ба мисли Ко-ваю Рустам, Фаридуну Маздак, ки образи таърихист, Гурдофарид ва дигарҳо шӯҷоу диловар ва озодилӯсту ватанӣарвар шуданро аз ҳамасронаш талаб кардааст. Дар ҳамин аст ҳусусиятҳои реалистии ин асари шоир, ки як қисми он бо усули мифологӣ эҷод гардидааст. Ин гуна санадро дар санъату адабиёти ҳамаи халқҳо дидан мумкин аст.

Ба ҳар ҳол як ҷизро набояд фаромӯш кард, ки агар санъаткори ҳар як халқу миллат дар ҳар даври ҷамъияти инсонӣ ба реализм муроҷиат карда бошад, ӯ ба безаволӣ ноил гардидааст. Ононе, ки бо усулҳои гуногун кор карда, вале тасвири реалистии ҳаёт, табнат ва одамонро ба маркази диккат нагузаштаанд, ҳудро пешакӣ ба бемуваффакиятӣ маҳкум намудаанд.

Реализми давраи эҳё бо номҳои Сервантес, Шекспир, Рассин, Бокаччо, Рабле, Радищев ва дигарон вобаста буда, эҷодиёти онҳо бо ҳусусиятҳои ҳалқияташ ва танқиду ҳаҷви феодализми асримиёнагӣ намирандааст. Реализм дар Аврупои Фарбӣ ва дар Руссия, маҳсусан дар солҳои 30 асри XIX, ба қуллаҳои тараққиаш мерасад. Намояндагони бэрҷастаи реализми Франсия Бальзак, Стендаль ва Флобер, дар Англия Диккенс мебошанд. Пайдоиш ва татбики принципи ва концепцияҳои реализм дар адабиёти рус бо инъикоси тараққиёти ҷамъияти рус дар давран ҳаракати декабристҳо алокаманд аст. Пушкин ҳамчун санъаткори бузурги реализми адабиёти русу ҷаҳонӣ дар адабиёти асри XIX бӯ эҷодиёти пурмазмуну гуногунжанраш

<sup>1</sup> К. Маркс ва Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 12, стр. 737.

<sup>2</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. т. V, М., 1954, стр. 234—235.

ба ҳақиқатнигорӣ асос гузошт. Адабиёти рус тавассути эҷодиёти Грибоедов ва Пушкин, Лермонтов ва Гоголь, Щедрин ва Тургенев, Л. Толстой ва Достоевский дар инъикоси шахсияти конкретӣ-таърихии одам ва олами ботинии ў ба дараҷаҳои баланд расид.

Беҳтарин осори реалистии ҷаҳонӣ аз ҳар гуна қайду шарти нозарури бадей озод буда, воқеаҳои реалии зиндагӣ ва муносабатҳои ҳақиқиро дар бар кардааст. **Реализми тараққиёфта**, ҳамчун қоида, саҳехии бевоситаро ба Ҷанги биронӣ ҳарфиҳои «ба монанди шабоҳати худи зиндагӣ» тавассути тасвири бадей «аз нав месозад». Аз ин рӯ маҳаки саҳехии тасвир танҳо аз айният ва нуктасанҷии мушоҳидаҳои психологии нависандагӣ иборат набуда, кобилияту истеъод низ зарур аст, ки ҳаёти маънавии одамро бо камоли завқу ҳавасаш, саъю қушишаҳ ва эҳсосу қайфияташ нишон диҳад. Ф. Энгельс гуфтааст: «Реализм бачуз тасвири ҳаққонии ҷузъиёт, инъикоси характерҳои типиро дар вазъияти типӣ дар назар дорад»<sup>1</sup>.

Адабиёти реалистӣ сернизоу нифоқ аст, воқеиятре бо таомии зиддиятҳои доимиаш ба тадқиқ ғирифта, коллизияҳои ҳаётӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоиро бо ҷузъиёту тафсилоташ инъикос менамояд. Реализм ба воқеаҳои драмавӣ, фоҷеавӣ ва мазҳакавии одаму ҷамъият рӯ оварда, ҳаракати зиндагиро ба асос мегирад, ба тавлиди ҳар ҷизи нав, маҳсусан типҳои нав бештар диккат медиҳад.

Реализм бо демократизм алоқаи ҷудо нашаванд дарад. Дар ҳудуди иҷтимоӣ-таърихии реализм бисёр назариячиён ду метоҳи эҷодиро ба асос ғирифтаанд: реализми танқидӣ ва реализми сотсиалистӣ. Баъзе адабиётҳо (масалан, адабиёти муғулҳо) ҳамчун гузаргоҳ ба реализми сотсиалистӣ таъбири «реализми революционӣ»-ро қабул кардаанд.

Дар Шарқ иқдоми реалистӣ — «тамоюл ба ҳақиқати воқеӣ» (академик Н. И. Конрад), чун дар Ғарб, низ дар фольклори қадим зухурот мекунад. Дар зарфи қарнҳо «унсурҳои реализм» зиёд гардида, бо таъсири адабиёти Ғарб инкишоф ёфта, дар адабиёти ҳаттӣ сар даровардан мегирад. Адабиёти Ҳиндустону Арабистон, Чину Мочин (Хитою Япония) ва адабиёти форсу тоҷик бо вучуди гуногуни шароитҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маданий-эстетикиашон бештар ба тасвири воқеаҳои зиндагӣ рӯмёваранд.

Классикони адабиёти форсу тоҷик бештар асарҳое оғаридаанд, ки аз муҳаббати наҷибона, эҳсосоти инсондустӣ ва эҳтироси баланди ватанпарварӣ саршор мебошанд. Аксар зери пардаи тасвири романтикий ва тамсилӣ, пандномаю ҷангномаҳо дар романҳои ҳалқӣ ва ҳаттӣ ғояҳои барҷастаи воқеият, даъват ба муборизаи зидди беадолатӣ ва ҷаҳолат, дину шариат, таҷовузкорон ва золимон равшан ба назар мерасад. Чунинанд: лирикаи Рӯдакӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, рубонҳои Сино ва

<sup>1</sup>. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 37, изд. 2-ое, стр. 35..

Хайём, мероси серпаҳлӯи Н. Хисрав, Саъдӣ, Зоконӣ ва Ҷомӣ, ашъори Ҳофиз, Камол, Сайдо, Бедил, Дониш, Шоҳин ва дигарон.

Дар осори назарӣ ва таърихии асри миёна реализм (бачуз «сидк») боз бо номҳои гуногун ба истилоҳот доҳил шудааст: «аъён», «равиши вуқӯъ», «тарзи вуқӯъ», «дабистони вуқӯъ» ва амсоли инҳо. Баъзеи суханварон таҳаллуси шоирии худро «Вуқӯъ», «Вуқӯии Нишопурӣ» (ниг.: тазкираи «Хизонаи Омира»), «Мавлоно Вуқӯъ» (ниг.: тазкираи «Хулосат-ул-ашъор», номи аслии шоир Муҳаммадшариф) ва ғайра гузоштаанд. Аз гуфтаҳои бузургон ба ин маънӣ як фикри устод Айниро биоварем кифоя аст, ки фаҳмем то чӣ андоза ин факту санад ба класикони дигари мо низ тааллук дорад.

«Тадқиқотчиёни пештараи Шарқ,— навиштааст С. Айнӣ дар маколааш «Саъдӣ реалист аст»,— Саъдиро «вуқӯъгӯй» гуфтаанд, ки агар ин таъбирро бо термини байналхалкӣ ифода кунем, «реалист» гуфтан мешавад.

Ҳақиқатан ҳам Саъдӣ реалист аст. Ӯ на танҳо дар хикояҳои худ, балки дар шеърҳои лирикии худ ҳам аз реалият — аз ҳақиқат дур нарафтааст. Ташбех ва истиораҳои Саъдӣ ҳамагӣ табиӣ ва мантиқианд, дар асарҳои ў чизро намебинед ки акл қабул накунад ё ин ки монандаш дар олами зинда на бошад, ё нагузашта бошад<sup>1</sup>.

Барои мисол С. Айнӣ ду парчае аз «Фироқнома»-и Анварӣ ва ғазали Саъдӣ оварда, тарзи тасвири онро оид ба вадоияи (видои, падруди — Ю. Б.) ҷудоӣ ба таҳлил мегирад. Инак, он пораи ғазали Саъдӣ:

Бигзор то бигириам чун абри навбаҳорон,  
К-аз санг нола ҳезад, рӯзи видон ёрон.  
Бо сорбон бигӯёд ахволи оби ҷашмам,  
То бар шутур набандад маҳмил ба рӯзи борон.  
Саъдӣ, ба рӯзгорон меҳре нишаста бар дил,  
Берун наметавон кард, илло ба рӯзгорон.

«Тасвири Саъдӣ,— мегӯяд Айнӣ,— самимӣ ва воқеӣ аст. Вакти видои ёрон гирия кардан, гирияро ба вазиши боди баҳорон монанд кардан, вакти чудо кардани санг аз санг (дар кӯҳканӣ ва сангшиканӣ) нола кардани он, дар рӯзи борон кӯчро ба шутур бор накардан, ниҳоят, ба зудӣ барҳам наҳӯрдани меҳру муҳаббате, ки солҳои дароз дар дил нишастааст.— ҳамаи инҳо ...ҳолатҳо ва ҳодисаҳоанд, ки ҳар рӯз дар дунёи зинда мислашон воқеъ мешаванд»<sup>2</sup>.

Дар натиҷа Айнӣ ба ҳулосаи зайл меояд: «Ҳонанда аз тасвири Саъдӣ ҳис карда мейстад, ки як ҳамин гуна ҳолат ва ҳодиса дар ҳуди гӯянда рӯй додааст. Бинобар ин ба ў таъсир

<sup>1</sup>. Садриддин Айнӣ. Куллиёт, ч. XI(I). Душанбе, 1963, саҳ. 123.

<sup>2</sup>. Ҳамон ҷо, саҳ. 123—124.

мекунад, дили ўро меларzonад ва ба ў он холате рўй медиҳад, ки дар вакти гуфтани ин шеър ба худи шоир рўй дода буд»<sup>1</sup>.

Ўнсурхон реализмро дар адабиёти точик ба гайр аз баъзе асарҳои Носири Хисрав, Чомӣ, Восифӣ, Биной, Сайдон Насафӣ, Бедил бештар ва ошкортар дар эҷодиёти Аҳмади Доңиш мебинем. Ба ибораи дигар, бехтарин хислатҳои реализми адабиёти гузаштai точик дар эҷодиёти Доңиш ва пайравони ў таҷассум ёфтаанд.

Адабиётшинос Р. Ҳодизода яке аз намудҳои реализмро дар адабиёти точик ҳаққонӣ ин тавр таҳлил кардааст: «Аҳмади Доңиш ба воситаи асарҳои бадей, бадею фалсафӣ ва сиёсию бадеии худ ...дар инкишофи реализми маорифпарварӣ таъсири бузурге гузашт. Қаҳрамонҳои асарҳои бадеии ў (марди ачамӣ, ҳочии сайёҳ) монанди «Кандиди» Вольтер дар мамлакатҳои гуногун, дар шароитҳои гуногун, гоҳ ба тарзи романтикӣ, гоҳ ба равияни реалистӣ тасвир шудаанд. Аммо ҳамаи онҳо дар пеши тақдирӯ қисмати «илоҳӣ» очизу нотавон нестанд. Ин қаҳрамонҳо образи «одамони табиӣ», образи шахсоне мебошанд, ки ба қувваи дасту бозу, ба қувваи илму доңиш ҷараёни зиндагии худро тағйир дода метавонанд. Онҳо дар амалиёти худ эҳтиёҷоту талаботи давру замони худро таҷассум кунонидаанд.

Дар фаъолияти адабии Аҳмади Доңиш ба вучуд овардани образҳои реалии мардуми меҳнаткаш дар симои Мулло Ҳол ва Шукурбек барои инкишофи реализми маорифпарварии он давр роли калоне бозид. Қаҳрамонҳои Аҳмади Доңиш ҳарчанд ба таври мӯҷаз тасвир ёфта бошанд ҳам, аммо дар симои ин қаҳрамонҳо, дар мазмуни ин ҳикояҳо маънои бузурги иҷтимоӣ — қувваи ахли меҳнат ба муқобили зулму истисмор ва беадолатӣ таҷассум ёфтааст.

Ба ҳамин тариқа, фаъолияти маорифпарварии Аҳмади Доңиш ва тамоюлоти реалистии ў ба адабиёти он давр таъсири намоёне нагузашта намонд. Ба вучуд омадани «Ақоид-ун-нисо», «Савонех-ул-масолик»-и Возех, «Бадоєъ-ус-саное»-и Шоҳин, бешак, таъсири тамоюлоти реалистии асарҳои адабии фалсафии Аҳмади Доңиш буд. Ҳатто дар «Тухфаи дустон»-и Шоҳин, ки зоҳиран дар рӯҳи маснавиҳои ахлоқии классикик таълиф шудааст, ба дараҷаи зиёде равияни реалистии тасвири зиндагӣ дилда мешавад. Ҳамаи ин асарҳо, инчунин ашъори лирикни шоирони пешкадам, ки аз таъсири сабки хиндӣ ва услуби бедилӣ торафт бештар озод мешуд, намунаҳои бехтарини реализми маорифпарварии адабиёти точик ба шумор меравад. Дар ин асарҳо образҳои маҷозӣ ва киноявӣ, тарзи тасвири рамзиву истиоравӣ гоҳо дила мешуд, аммо асоси реалистии онҳоро инкор кардан дар хеч сурат мумкин нест»<sup>2</sup>.

Реализм ба мағҳуми комилаш дар адабиёти советии точик

<sup>1</sup>Ҳамон чо. сак. 124.

<sup>2</sup>Расул Ҳодизода. Адабиёти точик дар ниман дуввуми аспи XIX. Душанбе, 1963, сак. 121—122.

равнак ёфта, бо нуфузи яқдигарии адабиёти халқои с. СССР нашъунамо кард.

Реализми адабиёти асри XIX русро М. Горький реализми танқидӣ номидааст.

## РЕАЛИЗМИ ТАНҚИДӢ

Реализми танқидӣ — методи бадеист, ки дар рафтни инкишофи санъати реалистии даврони тосотсиалистӣ марҳалай аълоторин шинохта шудааст. Як замон онро «реализми буржуазӣ» меномиданд. Ҳусусиятҳои асосии реализми танқидӣ ҳамчун як намуди реализми пешкадам дар солҳои 20 — 30 асри XIX пайдо шуда, дар осори нависандагон-классикони реализм — Стендаль, О. Бальзак (Франсия), Ч. Диккенс (Англия), Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой (Россия), бастакорон М. И. Глинка, П. И. Чайковский ва мусикисозони «Дастаи Муктадир» («Могучая кучка»), Дж. Верди, Дж. Пуччини, дар осори рассомон ва дар амалиёти театрҳо ва бисёр дигарон амалӣ гардидааст.

Реализми танқидӣ воқеятаро амиқ ва ҳаматарафа тасвир карда, бештар ҷиҳатҳои манғии ҳаётро ба муҳокимаи танқид мегирад. Ин чунин маъно надорад, ки қаламкашони ин метод нуksу иллатҳои ҷамъияти ҳудро маҳкум намуда, ҳодисаҳои мусбатро тасвир намекарда бошанд. Онҳо баъзе ҷиҳатҳои мусбати тавлид ёфтаистодаро дар замони ҳуд нишон дода, бо ин, ба ибораи Энгельс, ба умедҳои «некбинонаи (оптимизми) олами буржуазӣ» зарба мезананд ва ба мағлубназарии асосҳои соҳти капиталисти иштибоҳ меоранд.

Дар дохили ҷамъияти синфҳои муҳолиф (антагонистӣ), ки зиддиятҳои иҷтимоӣ дар байни муфтьӯруну одамони пешкадам вакт-вакт авҷ мегирад, санъаткорони мунаvvарфир бо вучуди бо ҷаҳонбинии замони ҳуд мусаллаҳ будан, ояндан дурахшони мамлакат ва миллатро дар қувваҳои истехсолкунандай неъматҳои моддӣ дид, танқиди қабоҳату разолатро мақсади асосии ҳуд қарор медиҳанд.

Реализми танқидӣ — маҳсули эҷодии санъату адабиёти асри XIX, дар ҳар мамлакат бо ҳусусиятҳои хоси ҳуд вусъат ёфтааст. Намояндагони маъруфи реализми танқидӣ дар Ғарб Оно-ре де Бальзак, О. Домье, Чарльз Диккенс, Генрик Ибсен, М. Е. Салтыков-Щедрин ва дигарон барои ба ин метод расидан зинаҳои басе мушкилу мураккаби маънавиро тай кардаанд. Идеалҳои пешкадамонаи ин санъаткорон шоистаи баҳои мусбати Маркс, Энгельс ва ҳамфирони онҳо шудаанд.

Методи реализми танқидӣ маҳсусан дар адабиёти руси асри XIX нашъунамо ёфтааст. Ин усули эҷодӣ дар Руссия назар ба Аврупои Ғарбӣ роли демократитарин бозидааст, нисбат ба аҳли меҳнат зиёдтар таваҷҷӯҳ зоҳир карда, роҳу равиши амалиёти таърихии қувваҳои эҷодии онро некбинона равшан сохтааст. Дар Руссияни подшоҳӣ, ки оммаҳои меҳнаткаш бештар

чабру ситам мекашиданد, чидду чихди революционӣ ҳам дар ин ҷо зиёдтар зохир мешавад. Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Некрасов, Стасов ва дигар намояндагэни реализми танқидӣ кӯшиш менамуданд, ки ҳамин адовати оштинопазири ҳалкро ба таҳлил гиранд. Дар асарҳои онон ҳалқият, идеяники, демократизм, ватандустӣ, инсонпарварӣ ва мубориза барои идеалҳои олии иҷтимоӣ ба ҳам пайваста тасвир ёфтаанд.

Реализми танқидии рус дар асри XIX асосан ду марҳалаҳро аз сар гузарондааст: давраи дворянӣ ва давран буржуазӣ-демократии ҳаракати революционии рус.

Нимаю дуюми асри XIX дар ҳаёти ҷамъиятии бисёр мамлакатҳо бо авҷ гирифтани ҳаракатҳои озодиҳоҳӣ ва революционӣ ҳарактернок буд. Дар солҳои 80—90-уми асри XIX дар Руссия таълимоти марксистӣ ба таври васеъ инкишоф ёфт. Одамони пешқадами Қазоқистон, Осиёи Миёна, аз ҷумла қаламрави Бухоро ҷи бевосита ва ҷи ба воситаи тарҷимаҳо аз фикрҳои пешқадами суханварони бузурги ҳалқи рус Пушкин, Белинский, Л. Н. Толстой, А. Островский, Некрасов, Щедрин ва дигарон ҳабар мейғтанд ва файз мебурданд. Тадриҷан усули эҷодии реализми танқидӣ дар эҷодиёти Абай, Абдулло Туқай, Мирзо Фатҳали Охундов, Собир, Аҳмади Дониш, Муқимӣ, Фурқат ва дигарон сар медарорад.

Бо вучуди тартиботи ваҳшиёнаи соҳт ва системаи идора-кунии аморати Бухоро одамони пешқадам ва мутараққии қишвар ба ин тарзи ҳаёт диловарона норозигӣ ва эътиroz баён на-муда, бар зидди амир ва хизматпешагони вай ҳуруҷ мекарданд. Аҳмади Дониш, ки сарвари маорифпарварон буд, бо сифатҳои шаҳсию донишмандиаш ва бо ҷуръати фавқулоддai гражданиаш барои бисёр ҷавонони замони ҳуд намунаи ибрат гардид. Нуғузи фаъолияти прогрессивии ӯ ба насли нави бедор шуда-истоди зиёёни тоҷик ҳеле бузург буд. Танқиди далеронаи ӯ ва қину адоваташ нисбат ба соҳти амирӣ, системаи давлатдории амир ва ҷоҳилии мансабдорони Бухоро ӯро сазовори меҳру муҳаббати одамони пешқадам карда буд. Фикру андешаҳои ин олим ва нависанда дар асарҳои ӯ «Наводир-ул-вакоё», «Тарҷумаи холи амирони Бухорои шариф» бо унсурҳо, ки ба усули реализми танқидӣ ҳос аст, ҳеле равшан баён гардидаанд. Ӯ ба фаҳмиши он наздик омад, ки фақат ҳалқ метавонад соҳти аморатро сарнагун кунад. Таблиғи дӯстӣ бо ҳалқи рус, зарурияти аз ҳуд кардани забон ва маданияти пешқадами он дар «Наводир-ул-вакоё» ғояҳои ӯро боз ҳам тақвият медиҳанд, ҷунки барои мутаассибиони дин ва ҷоқимони аморат ҳеч як ҳодисан русӣ қабулшаванда набуд.

Дар давраи аввали ҳаёти Айнӣ идеяҳои танқидии Аҳмади Дониш ба ӯ таъсири қалон доштанд. Тадриҷан мухити зин-дагии минбаъдан ӯ ва фикрҳои озодиҳоҳию прогрессивӣ шуури иҷтимоии вайро зиёдтар бедор карданд. С. Айнӣ низ дар шеърҳон ҷудогонааш ва маҳсусан дар баъзе бобҳои насрин китоби

дарсиаш «Таҳзиб-ус-сибён» то ба дарацахой реализми танқидӣ омада расидааст. Унсурҳои реализми танқидӣ ба мароми маорифпарварӣ дар эҷодиёти Шамсиддин Шоҳин, Ҳайрат ва Тошхочаи Асири хеле пешравӣ доранд.

Хулосаи калом, асосан адабиёти прогрессивӣ ва революционии руси аспи XIX ва ибтидои аспи XX якҷоя бо реализми классикий боиси пайдоиши методи нав — методи реализми сотсиалистӣ дар сарзамини Руссия гардиданд.

**Модернизм — методи адабиёти буржуазӣ** Гашт аз он, ки ба омӯхтани хусусияту принципҳои методи реализми сотсиалистӣ гузарем, бояд донем, ки ин метод дар мубориза бο кадом усулу чараёнҳо ғолиб омада, аҳамияти оламшумул пайдо кардааст. Доностани ақидаҳои душманони методи реализми сотсиалистӣ барои дарки амиқтару ҳаматарафаи методи адабиёти советӣ, ки он революционитарин ва пешқадамтарини адабиёти ҷаҳон аст, хеле кӯмак мерасонад.

Мафкурабардорони иртиҷои ба мавқеъҳои аввалин азалии методи реализми сотсиалистӣ хучум оварда, модернизмро ҳамчун методи нави санъату адабиёти замони ҳозира ба он муқобил гузаштаанд. Онҳо се хусусияти асосии методи реализми сотсиалистӣ — инъикоси реалистии вожеият, тасвири вожеият дар инқишифӣ революционӣ аз нуктаи назари сотсиализм ва ниҳоят, алоқаи чунин тасвир бо ҷаҳонбинии марксизм-ленинизмро инкор намуда, бо ин татбиқи методи бадеии адабиёти советиро аз осори нависандагони мо ҷудо карданӣ мешаванд. Таълимоти марксистӣ-ленинӣ, партиявияти коммунистӣ боиси қувваи ҳаётбахши асарҳои санъаткорони реализми сотсиалистӣ шуда, ба ҳар гуна ҳамлаҳои бемантиқонаи модернисту ревизионистҳо зарбаҳои ҷонҳо мезанад.

Модернизм ба маънои луғавиаш аз франсавӣ бо қалимаҳои «навоварӣ» ва «ҳозирзамонӣ» дар санъат фаҳмонида мешавад. Тарафдорони ин метод онро ба мағҳуми истилохиаш ҳамчун «услуби қатъян нав» ба реализмҳои мавҷуда муқобил гузашта, «реализми нав» («неореализм») «реализми бехудуд» ва ё «реализми сеюм» (баъди «реализми танқидӣ» ва «реализми сотсиалистӣ») номидаанд. Лекин ин гуна тафсир бе асос аст, зоро ки тараккиёти таърихи санъату адабиёт мазмуни дигари истилоҳи «модернизм»-ро ошкор месозад. Таҳлилу тадқики ҷиддӣ нишон медиҳад, ки, баръакс, ин метод бо доираи вожеияти аз байнрафта ва ҳодисаҳои қадиму кӯхнашудаи деҳадентӣ (афтодарӯҳӣ) дар санъат бештар вобастагӣ дорад.

Модернизм ба таври конуниӣ дар процесси таназзули маданияти бадеии буржуазӣ, дар солҳои 20 аспи XX пайдо шуда, вай аз бухрони маънавии ҷамъияти буржуазӣ ҳабар медод. Дар давоми мӯборизаи дуру дароз ва тундузети империализм ва революцияҳои пролетарӣ, санъати демократӣ ва сотсиалистӣ хеле қувва ҷамъ карда ба модернизм чун ба санъати афтодарӯҳона муқобил истода тавонист. Ба муносибати аз-

даврони капитализм ба сотсиализм гузаштани чамъяни инсоний роли пешкадамии модернизм аз байн рафт.

Дар таърихи муборизай деринаи байни реализм ва модернизм кувваҳои гуногуни илму адабиёт иштирок доштанд ва доранд. Ҳанӯз классикони сотсиализми илмӣ К. Маркс ва Ф. Энгельс борҳо таъкид кардаанд, ки дар масъалаи навовариҳои соҳтакорона ҳушёр будан лозим. Онҳо зарурияти назари таңқидӣ доштанро на факат нисбат ба маданияти «кухнаи» буржуазӣ, балки инчунин ба «навоварию дигаргунсозиҳои» илму санъати буржуазӣ ба мисли модернизм ва ҷараёнҳои он, борҳо таъкид намудаанд. Энгельс навишта буд, ки оҳир, ҳудро ҳомии мазлумон нишон дода, бо ҳар як «изм» таълимоте соҳтан оид ба тартиботи разилонаи капиталистӣ хеле осон аст! Ба ҳама маълум аст, ки В. И. Ленин санъати модернистии асри XX-ро «ҳарзагӯи комил» номида буд. «Ман асарҳои экспрессионизм, футуризм, кубизм ва дигар «изм»-ҳоро,— гуфта буд ў ба Ҷлара Цеткин,— бадей гуфта наметавонам. Ман онҳоро намефаҳмам. Ман аз онҳо ягон ҳуширудӣ ҳосил намекунам»<sup>1</sup>.

Ҳомиёни модернизм (мунаққиди машҳури Америка Ирвинг Хау ва дигарон) онро авчи тараққии реализм дониста, аз ҷиҳати тасвири бадеият ва ҳодисаҳои революционӣ ягона ҷараённи таваҷҷӯҳпазири маданияти асри XX пеш меронанд. Ин чӣ методест, чӣ гуна ҳусусиятҳо дорад ва дар санъату адабиёти мусосир чӣ роль мебозад?

Модернизм чӯ акси амали реализм умуман ва методи реализми сотсиалистӣ маҳсусан дар адабиёти буржуазӣ васеъ ҷараён дорад. Модернизм бо усулу равияҳои гуногун: символизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм, абстракционизм, шоизм (мактаби «романи нав»), экзистенциализм<sup>2</sup> ва ғайра зидди адабиёту санъати реалистии асри XX панҷа давонда истодааст. Ин равняю ҷараёнҳо ба фарқияти ҷудогонаашон нигоҳ накарда, ба як ҳусусияти умумӣ соҳибанд: принципҳои материалистиро дар эстетика, ҳақиқатнигориро дар эҷодиёти бадей инкор мекунанд, вазифаи идеяйӣ ва маърифатдиҳии санъатро рад намуда, нисбат ба анъанаҳои бадеии классикон беътиноӣ доранд.

Бояд гуфт, ки ҳусусияти программаи ҳаман равияҳои модернистӣ таҳриф (вайрон) кардани мазмуни реалии мағҳумҳои асосии таъриҳӣ ва назарии санъату адабиёти мебошад. Онҳо чунин мағҳумҳои муқаддаси санъату адабиёт, монанди «реализм», «ҳақиқат», «гуманизм», «навиоварӣ», «санъана», «хозирзамонӣ» ва монанди инҳоро қатъиян бидуни аҳамият мегузоранд. Барои назарияшиносони «модернизм» адабиёти асри XX аз як гурӯҳи ҳурди нависандагон иборат аст. Пруст,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. О литературе и искусстве, М., 1960, стр. 660.

<sup>2</sup> Барои шиносой бо тағсил ин ибораҳо ва эстетика, ниг. Ю. Бобоев. Эстетика ва қадамҳои назму насрӣ тоҷик. Душанбе, 1988, саҳ. 5—99.

Джойс, Кафка, Альбер Камо ва баъзе дигарон санъаткорони ҳақиқии ҳозирзамонӣ будаанд. Дигарон гӯё рӯҳи даврро тасвир карда наметавонистаанд. Вакто ки симои бадеии бузургони мусосирро ба хотир меорем, номи суханварони беназирмонанди Максим Горький, Роман Роллан, Томас Манн, Генрих Манн, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Шон О'кейси, Герберт Уэллс, Роже Мартен дю Гар, Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Федин, Леонид Леонов пеш аз хама ба забон меояд. Бо ёди ин суханварон ва осори онон маҳдутияти принципу ақидаҳои нодурусти модернистҳо равшан мегардад.

Агар савол ба миён ояд, ки дар ҳар ҳол фарқи байни реализм ва модернизм дар чист? Дар масъалаи шаклу мазмун ҷи гуна рафтор доранд? Меъери муайянкунандай ин ҳар ду методҳои бо якдигар муборизабаранда дар чист?

Ҷавоб бояд ин тарик бошад. Аз он ҷо ки **реализм** одам, шахсро бо тамоми боигарии муносибатҳои иҷтимоӣ у мебинад, **модернизм** ҷамъиятро тӯдаю издиҳоме медонад, ки аз шахсони ҷудогонаи танҳо зор иборат аст. **Санъаткори реалист** ҳаёти воқеиро дар пешравии ҳаракати таъриҳӣ мебинад; барои **модернист** ҳаёт аз таъриҳ берун, беҳаракат ва дар як нуқта шаҳшудамонда аст. Реализм айбу иллати одамиро натичаи нуқсони муносибатҳои ҷамъияти медонад; **модернизм** бошад ин ҳамаро аз таъриҳи канда ҳосияти табиати одам гӯён, чунин мешуморад, ки он гӯё бартарафшаванда нест. «Ҳатто чунин асарҳои модернистиро, ки дар онҳо эҳсосоти нек, андӯхгии ё фараҳбахшӣ бартарӣ дорад (масалан, осори Кандинский, М. Шагал, П. Мондриан, И. Стравинский, О. Мессиан, М. Пруст, Элиот ва дигаронро) оҳангҳои маҳрумияти алоқа бо ҳақиқат, маданият, табиат, ҷамъият, олами шайъ саросар фаро гирифтаанд; дар асарҳояшон онҳо аз доираи ғарбиӣ, озодии ҳомхаёлонае... дар фазои ҳаёлот, ёддоштҳо ва тасалсули шаҳҳи ё қалимабандии назарӣ берун набаромадаанд»<sup>1</sup>. **Санъаткори реалист** барои ифодаи мазмуни муайян ҳар бор шакли мувофиқе мечӯяд; барои **модернист** шакл назар ба мазмун мавқеи асосиро ишғол менамояд. Ин гуна фактҳои фарқи кунандаро бисёр овардан мумкин аст.

Ба ҳамин тарик, бар акси реализм усули адабиёти модернизм ба муқобили шаҳс равона карда шудааст, ба одам рӯҳи нигилизм — инкоркунӣ ва маъюсию ноумедиро талқин менамояд.

Хозир ин бемории модернизм дар мамлакатҳои капиталистӣ маҳсусан дар жанри роман сироят карда истодааст. Романҳои модернистӣ одамро яккаву танҳо, нотавону ноумед ва аз ҳуқуқҳои сиёсию иҷтимоиаш маҳрум тасвир мекунанд. Ин аст, ки хусусиятҳои эпикӣ образ ва алоқаи ў бо муҳити во-

<sup>1</sup> Эстетика (словарь) под общей редакцией А. А. Беляева. М., 1989, стр. 211.

кей, муносибати қаҳрамон бо зиндагӣ ва ҷадали ў дар процесси задухӯрди пешравӣ ҳакирона ба қалам меояд. Вале мусоири мо, ки дар кӯшиши дарк кардани оламу қонунияти инкишофи асрори илму техника ва замину қоннот аст, ба романи реалистӣ мӯҳтоҷ аст.

Модернизм — маҳсули даврони империализм мебошад ва он дар ҳоли ҳозир маҳсусан бӯхрони (кризиси) санъату эстетика ва ҳамаи ҷаҳонбинии буржуазиро ба худ ҷамъ овардааст. Модернизмро бо мағҳуми ҳозирзамонии санъату адабиёт ҳеч омехтанд нашояд. Яке аз намудҳои модернизм таҳизм (калимаи франсавӣ *tache-dog*) аз таназзул ва ҳаробшавии санъати буржуазӣ шаҳодат медиҳад.

Дар арсаи санъату адабиёти умумиҷаҳонӣ дар айни замон дар байни ду методи адабӣ — **реализм сотсиалистӣ** ва **модернизм**, ки зидди ҳар гуна реализм аст, задухӯрди ҷиддӣ давом дорад.

## МЕТОДИ РЕАЛИЗМИ СОТСИАЛИСТИ

**Таърифи методи реа-** Реализми сотсиалистӣ — методи (усули) асоси сотсиалистӣ сии санъату адабиёти сотсиалистӣ ва санъату адабиёти пешқадами ҷаҳон аст, ки муборизаи ҳалқҳоро баҳри ҳаёти ҷамъиятии беистисмор инъикос карда, бо нерӯи сухани бадӣ дар ин задухӯрд иштирок мекунад. Реализми сотсиалистӣ методест, ки дар ибтидои аспи XX ҳамчун инъикоскунандай процессҳои инкишофи маданияти бадӣ дар даврони революцияҳои сотсиалистӣ тавлид ёфтааст. Ин метод — марҳалаи нави таракқии маданияти ҳалқҳо ба шумор рафта, ҳодисаҳои нави ҳаёти ҷоқеиро дар партави идеалҳои сотсиализму коммунизм ҳақкӣ тасвир менамояд.

Реализми сотсиалистӣ ба тақозои замони таърихӣ дар асоси пешравии маданияти демократӣ ва сотсиалистии аспи XIX ва ибтидои аспи XX дар муҳити ҷамъияти синӣ пайдо шуда инкишоф мейбад.

Асосҳои назарии реализми сотсиалистӣ ҳанӯз пеш аз ғалабаи Революции Октябрь дар Руссия, дар осори асосгузорони марксизм-ленинизм мутолиаю баррасӣ ёфт. Маркс ва Энгельс доир ба ояндаи дураҳшони адабиёти пролетариат навишта буданд, ки дар он «пайвастагии комили амиқияти идеавии бузург, мазмуни таърихии идрокшуда... бо ҷонникию маъмулии шекспирий»<sup>1</sup> баҳам ҳоҳанд омад. Ленин дар маколаи машҳураш «Ташкилоти партияӣ ва адабиёти партияӣ» (1905) доир ба моҳияту маъно ва асосҳои таърихи пайдоиши усули нави бадӣ навишта буд: «Ин адабиёт адабиёти озоде мешавад, ки ҳар сухани навтарини афкори революционии инсонијатро бо таҷриба ва кори ҷонники пролетарнати сотсиалистӣ

<sup>1</sup>. К. Маркс ва Ф. Энгельс. Об искусстве, т. I. М., 1957, стр. 29.

такмил медиҳад ва дар байни таҷрибаи гузашта (сотсиализми илмӣ, ки инкишофи сотсиализмро аз шаклҳои оддӣ ҳаёлии (утопистии) вай сар карда, ба охир расондааст) ва таҷрибаи замони ҳозира (муборизаи ҳозираи рафикони коргар) баҳам таъсиррасонии доимӣ ба вучуд меоварад»<sup>1</sup>.

Озодии санъаткор, ки бо озодии комили ироди у пайвастааст, бе идроки мавқеи сиёсии баденаш вучуд дошта наметавонад. Метод дар айни замон меъёру мизони ҳамин ақидау барномаи қаламкаш аст.

Назарияи ленинии инъикос хусусиятҳои диалектикий тасвири воқеяитро дар санъат ва адабиёт пурра равшан месозад. «Дар фикри инсон,— навиштааст Ленин,— инъикос ёфтани табиатро «бе ҷон» не, бе ҳаракат не, бе зиддият не, балки дар процесси абадии ҳаракат, пайдошавии зиддиятҳо ва ҳалшавии онҳо фаҳмидан лозим аст»<sup>2</sup>.

Назар ба реализми давраҳои гузаштаю ҳозира сифатан нав будани адабиёти реализми сотсиалистӣ пеш аз ҳама дар он аст, ки воқеяят ва тақдиру таърихи меҳнаткашон аз мавқеи сотсиализм, «аз нуктаи назари ҷаҳонфаҳмии марксизм ва шароитҳои ҳаёту муборизаи пролетариат дар давраи диктатураи вай» (Ленин) инъикос меёбад. Навоварии ин метод дар нишон додани роли фаъоли оммаҳои ҳалқ дкр тараққии ҷамъият буда, комилан ба принципҳои таърихии азnav оғаридани зиндагӣ ҷавоб медиҳад. Адабиёти реализми сотсиалистӣ ба туфайли сар фурӯ бурдан ба умқи олами ботинӣ ва рӯҳии оғарандагони неъматҳои ҳаёт сифатҳои ҳаётбахшой пайдо кардааст. Адабиёти реализми сотсиалистӣ бо кувваю кудрати илҳомдиҳандааш ба навсозии ҷаҳон ва инсон, ба иҷрои орзӯю ҳаваси одам боварӣ мебахшад. Танҳо адабиёти реализми сотсиалистӣ ҳамчун марҳалаи сифатан нав дар инкишофи санъати конкретӣ-таърихи воқеяитро дар тараққиёти революциониаш ба таҳлил гирифта, қодир аст, ки ҷиҳатҳои нави рӯзгор, рӯҳи қаҳрамонии замон ва корнамоҳои беназири ҳалкро акс намояд.

Ақидае, ки реализми гузашта факат танқид мекарду ҳеч чизро тасдиқ намекард ё ҷунин фикр, ки реализми сотсиалистӣ факат тасдиқ мекунаду ҳеч чизро танқид намекунад,— нуктai назари ҳато ва яктарафа аст. Дурусташ ин, ки реализми гузашта, ки асосан тарафҳои торики ҷамъияти қадимро танқид мекард, идеалҳои пешқадам низ дошт, аммо реализми сотсиалистӣ баробари танқиди кӯҳнаколаҳои ҷамъияти синғӣ ва танқиди норасонию камбузидҳои ҳаёти имрӯзai мо, нурҳои дурраҳшони ҷамъияти навро, ки ба сӯи сотсиализми раиятпарвару демократӣ равон аст, мӯътакидона тасдиқ менамояд.

Ревизионистҳо санъату адабиётро аз сиёсат ҷудо меку-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 10, сах. 36.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 38, сах. 195.

нанд: онхо роль ва аҳамияти ҷаҳонфаҳмии методи эҷодиро умуман инкор карда, реализмро аз вазифаҳои ҳозирзамон ва равияҳои идеевии ҷамъияти алоҳида ва мустакил амалкунанда мепиндоранд. Дар мубориза бар зидди ҳар гуна «изм»-ҳои соҳтаи ревизионизм, модернизм ва шоҳчаҳои он эқзистенциализм, фрейдизм, кубизм ва ғайра партиявияти коммунистии санъат дар мадди аввал меистад. Муқтадирни реализми сотсиалистӣ ва партиявияти он танҳо дар ҳақиқатнигории таърихиаш набуда, инчунин дар мусоидату мувофиқатии он ба мантики ҳаёт ва диалектикаи тараккии вай мебошад; реализми сотсиалистӣ ҳақиқати зиндагиро, ҳамчун қонуну қонда, дар шаклҳои худи ҳаёт ё дар шаклҳои шартне (рамз, муболага, масал, фантастика ва м. и.), ки ба мантики он ҳаргиз зид нест, меофарад.

Ин анъанаҳои реализми сотсиалистӣ аз реализми классики ибтидо гирифта, дар ҳислатҳои реалии образи одамони нави советӣ — Григорий Мелехов, Корчагин, Давыдов, Ёдгор, Шодӣ, Пӯлод Қодиров, Нуралӣ, Сафар Одинаев, Давлат Сафоев, Олег Кошевой, Журбинҳо, Қодирпаҳлавон, Глеб Чумалов, Воропаев, Никитин ва Васильев, Едигей, бинокорони Нораку Ёвон, ҚАМАЗ-у БАМ, Бешкенту Рофун ва дигарон вусъат ва таҷассум ёфтаанд.

Концепцияи нави шаҳс чун ҷавҳари системаи эстетикии методи реализми сотсиалистӣ эътироф шудааст. Маҳз образҳои осори нависандагони советӣ идеали эстетикии адабиётро, ки бо ҳаракати озодиҳоҳии пролетариати ҷаҳон ва идеалҳои сиёсии сотсиализм вобастааст, дар ҳуд таҷассум менамоянд. Ҳангоме, ки Горъкий мегӯяд: «...инсон — оғарданда ва ҳочаи олам аст ва масъулият барои ҳамаи нуқсони рӯи замин айнан ба ҳамон тарзе ки шаъну шараф барои ҳамаи ҳусну зебони он ба зиммаи ўст»<sup>1</sup>, тарбияи хонандагонро дар муносибати қаҳрамонӣ ва диловарӣ доштан нисбат ба воқеяни мадди назар дорад.

Рӯҳи ҷангваронаи адабиёти советиро партиявияту ҳалқият ва синфияти методи реализми сотсиалистӣ таъмин мекунад. Методи реализми сотсиалистӣ, ки чун методи бадени марҳалаи нави тараккии адабиёти ҷаҳон системаи мавҳуми (абстракти) донишҳо нест, вай ҳамчун инъикоси қонунии ҳодисаҳои тозаи зиндагӣ ба вучуд омадааст. Ин усули адабӣ, ки дар процесси талоши ҷиддии меҳнату капитал ва забона задани алантай революцияҳо тавлид шуда инкишофт ёфтааст, бедарак ақлу заковати адабони пешқадами ҷаҳонро фаро нағирифтааст. Санъати пролетарӣ-сотсиалистӣ таърихи тӯлонӣ дорад ва аввалин пайдоиши он ба ҳурӯҷҳои нахустини ҳаракатҳон коргарӣ вобастааст.

<sup>1</sup>. «Неделя», 1966, № 37.

Дар ҳоли ҳозир — замони бозсозӣ, ки ватан марҳалаи дигаргунии куллӣ ва таҳаввули тараққиёти тамаддунон аз сар мегузаронад, таъсири муқаддамоти маънавию рӯҳӣ ба ташаккули сиёсату иктиисодиёт хеле афзуда истодааст. Болоравии ғояхе, ки ба сарватҳои умумиинсонӣ мансубанд, дар миқёси умумиҷаҳон акси садо меоранд. Масъалаи фарҳанг, санъату адабиёт ва усулу равияҳо ҳоло дар маркази мӯҳокимаю муховараи олимону нависандагони советӣ ва советшиносҳои хориҷӣ меистад.

Перомуни усулҳои адабӣ, маҳсусан реализми сотсиалистӣ он қадар фикрбаёнкуниҳои мухталиф ба назар мерасанд, ки аз номунтазамӣ ва номуттасилии ақидаҳои муаллифони онҳо шаҳодат медиҳанду бас. Нуксони асосии баъзе советшиносҳои аҷнабӣ ва ҳам баъзе олимони советӣ дар он аст, ки эшон пайдоишу инкишофи ин методро берун аз назарияю таърихи давру замон ба таҳлил мегиранд.

Чунинанд асарҳои олимони америкой Роланд Хингли (муаллими донишгоҳи Оксфорд) «Нависандагони рус ва ҷамъият. 1825—1904» (1967), Дороти Брюстер «Роҳе аз Шарқ ба гарб. Омӯзиши робитаҳои адабӣ», Янко Лаврин (профессори донишгоҳи Ноттингем) «Нависандагони рус. Ҳаёт ва осори онон». Лаврин асарҳои эшонро аз асри XVIII то ибтидоӣ астри XX ба се давра таҳсил карда, солҳои байни револютсияҳои 1905—1917 (кадом револютсияи соли 1917?)-ро давраи сеюм шуморидааст. Масъалаи сиёсат ва марҳалаҳои таърихи гражданиро дар процесси таҳлили инкишофи адабиёт аз ҳад гузаронидан, мудакикро ба инкори хусусиятҳои тараққии адабиёт овардааст. Аз инҷост, ки вай аз ӯҳдан маъниидоди пайдоиши асарҳои реализми сотсиалистӣ дар давраи пеш аз ғалабаи револютсияи сотсиалистӣ набаромадааст. Марк Слоним дар таҳлили реализм тараққии диалектикаи онро беҳаракат, мачхул ва мубҳам дид, ҳар як навпардозии нависандай ҳақиқатнигорро саросемавор ақибишиний аз реализм ӯзлон кардааст.

Олимни советӣ ба муқобили фикрҳои ношоями советшиносони мазкур, маҳсусан М. Слоним санадҳои раднашаванда оварда менависад: «У инчунин алоқаи муттасили байни реализми сотсиалистию реализми ғандидиро надида, исбот карданӣ мешавад, ки реализми сотсиалистӣ «аз боло» гӯё ба гардани адабиёт бо зӯрий бор карда шудааст. Слоним худро ба нодонӣ задани мешавад, гӯё ҳабар надорад аз чунин факте, ки нахустин асарҳои реализми сотсиалистӣ (романи «Модар» ва пьесаи «Душманҳо») пеш аз зафари Револютсияи Октябрь оғарида шудаанд. Ба мисли ҳар як мӯҳаккини зидди советӣ, у реализми сотсиалистиро наҳ задан, бадном кардан меҳоҳад... Ҳол он ки партияни мо дар сиёсати адабӣ ба нишондоди В. И. Ленин пайравӣ карда, дар асоси асари у «Ташкилоти партияӣ ва адабиёти партияӣ» борҳо таъкид намудааст, ки дар кори

адабӣ «бечуну чаро ба ташаббуси шахсӣ ва ба шавқу рағбати фардӣ, ба тафаккуру таҳайюл ва шаклу мазмун имкониятҳои васеъ фароҳам овардан зарур аст». Дар материалҳои анҷумани Якӯми нависандагони советӣ низ нишон дода шудааст, ки реализми сотсиалистӣ барои эҷодиёти бадей тазохуроти ташаббуси эҷодӣ, интихоби шакл, услубу жанрҳои гуногунро таъмин менамояд. Дар ҳуччатҳои охирини партияйӣ ҳам, ки ба адабиёту санъат баҳшида шудаанд, идроки хусусиятҳои эҷодиёти бадей, монанд набудани фардҳои эҷодӣ, эҳтиром ба офарандагони сарватҳои бадей қайд гардидааст<sup>1</sup>.

Таассуфовар аст, ки баъзе олимони советӣ ба Слоним баҳрин варсокигӯёни буржуазии иғвою яғмо дамсозӣ карда, баҳудаю бехуда ба ҳакки реализми сотсиалистӣ, ки бо хосияту сифатҳои некаш оламгир шудааст, бӯhton мезананд. Аз мутолиаи ҷиддии маколаҳои баъзеи онҳо ғайри лафзбозӣ ва фазилатфурӯшӣ ҷизи дигар пайдо кардан маҳол аст. Боло дар боби «Партиявият, ҳалқият ва синфияти адабиёти бадей» доир ба баҳси ду олимон Д. Үрнов ва И. Золотоуский ин ё он қадар сухан рафт. Холо бар маколаҳои баҳсталаби баъзе дигар муаллифон таваққуф карданием. Масалан, Галина Белая (доктори илмҳои филолог) реализми сотсиалистиро барои он танқид кардааст, ки вай «вокеяти қаҳрамонона»-ро, ба дараҷаи қонуният дароварда, «бузургии» маводи ҳаётiro шарти асосии муваффақияти адабиёти бадей донистааст. Боз ҳамин, ки реализми сотсиалистӣ дастур дода будааст факт ба як анъана — анъанаи романи иҷтимоии солҳои 40—60 асри XIX пайравӣ карда шавад. Боз ин ки реализми сотсиалистӣ дар тартиботи жанр романи идеологиро сарвати аълоторин пиндоштааст<sup>2</sup>...

Савол меояд, ки «вокеяти қаҳрамонона» ва «бузургии» материалҳои зиндагиро ба асоси осори бадей гирифтан чӣ бадӣ доштааст! Магар табииати худи адабиёти бадей чунин нест, ки ба майдо ҷуҷдаҳои рӯзгор овора нашуда, проблемаҳои наزارномои ҳаётро дар роҳи тарбияи табъу завқи бадеии хонандагон ба муҳокимаю таҳлил гирифт! Магар яғён аз қаламдастони мӯътарифи ҷаҳон дар зарфи 3—4 ҳазор сол аз ин роҳ саркашӣ ва ақибнишинӣ кардааст! Бехтарин осори бадеии насрӯ назм ва драмавии ҳалқу миллатҳо, бинобар он ки дар зарфи қарнҳо дар асоси маводи «бузурги» зиндагӣ ва «вокеяти қаҳрамонӣ» соҳта шудаанд, безаволанд. Онҳо бо хусусиятҳои мағкуравии ҳуд, яъне бо ҳимояю мудофиаи завқу кайфият ва фикру андешаи ҷамъияти муайян ва ақонди синфутонғай мардум баромад карданашон шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардаанд.

<sup>1</sup> А. В. Макеев. Русская классическая литература и измышления советологов. М., 1985, стр. 48—49.

<sup>2</sup> Галина Белая. Искусство эпохи безвременья. «Вечерний Душанбе», 1990 г., 30 июля.

Эчодиёти Шекспир, ки дорои аҳамияти умумиинсонист, оё аз хусусиятҳои иҷтимоӣ, миллӣ ва синғӣ маҳрум аст. Чунин асарҳои бузурги доир ба ишқу мухаббат — романи Лев Толстой «Анна Каренина» ё «Лайлӣ ва Мачнун», «Фарҳӯд ва Ширин», ки, бешак, ба сарвати умумиинсонӣ мансубанд, характеристи синғӣ надоранд! Адабиётшиносоне, ки асарҳои мазкур ва дар ин қатор эчодиёти Фирдавсию Саъдӣ, Хоғизу Ҷомӣ, Мушғиқию Бедил, Донишу Шоҳин ва дигар классикони форсу тоҷикро бидуни конкретии таърихӣ ва иҷтимоию ғоявӣ мебиҳанд,— назари қасбиашон ва силоҳи корозмудагиашон костанд.

Модом ки масъала чунин аст, оё методи реализми сотсиалистӣ дар раванди ташаккули худ метавонист, ки анъанаҳои неки ниёғонро инкор карда, бепринципӣ, бемафқуравӣ — беидеологиро дар санъату адабиёт ба худ қасб кунад!

Дар ин рӯзҳои ошкорбаёнӣ ва рӯшодгӯҳҳо доир ба адабиёти советӣ, методи реализми сотсиалистӣ ва партиявияту санъат ҳар гуна фикру андешаҳо дар сафҳаи рӯзиномаю маҷаллаҳо хобида истодаанд. Ба ҳамаи онҳо таваққуф кардан аз имконият дур аст. Алалхусус, ки аксари онҳо арзиши таҳлил надоранд. Олим, ки дирӯз ба як ақида садоқат дошту имрӯз онро ба фурушандониши манди ҳақиқӣ нест. Замони бозсозӣ чун сангӣ маҳак ҳамаро санҷида истодааст: кӣ зари холису асил аст ва кӣ сангӣ бадчинсу бадгуҳар...

Дар байни як қатор мақолаҳои ҷиддии мубоҳисавӣ мақолаҳое низ дучор меоянд, ки баробари таҳқиқи реализми сотсиалистӣ, зарурати онро эътироф менамоянд. Чунин аст мақолаи доктори санъатшиносӣ Никита Воронов. У дар мақолааш «Агар доира маҳдуд аст...» ақидаеро пеш меронад, ки реализми сотсиалистӣ гӯё дар як давраи муайян (то солҳои 30) дар санъату адабиёт як қувваи ҳаракатдиҳанде будааст, соనӣ, дар солҳои 30—60 нависандагонро ба қароҳӣ овардааст ва ҳоказо. Ба таҳлили осори санъату адабиёти солҳои гуногуни ҳаёти ҳалки советӣ сар фурӯ бурда, муаллиф ба чунин ҳулосае меояд, ки ў ҳаргиз тарафдори он нест, ки имрӯз мағҳуми реализми сотсиалистӣ ҳат зада шавад: «Ҳаргиз! Баръакс, ман таклиф дорам, ки аҳамияти ибтидоиаш ба он баргардонда шавад ва бо чунин аҳамияте, ки вай дар соли 1932 даставвал қарор шуда буд, ҳамвора бо дигар равияҳо усулҳо — бо романтизми революционӣ, бо реализми қаҳрамонӣ, бо методи тамсилӣ-рамзӣ,— ҳулоса, бо ҳамаи тарзу тарики ифодай мазмӯни идеявӣ... боздошта шавад»<sup>1</sup>.

Тааҷҷубовар аст, ки Галина Белая низ дар навиштаоти сонитараваш «Реалияти таҳдидомез» мӯътамадона менависад: «Бояд эътироф кард, ки имрӯзҳо мақолаҳои шаккоконаеро

<sup>1</sup> Никита Воронов. Если рамки узки.... «Советская культура», 1988, 6 сентября.

оиди методи реализми сотсиалистій хонда, кас ба хайрат мемонад. Вале вай назар ба диди аввал хеле дарозумртар, пояндатар ва конунитар аст. Җій кадар, ки онро инкору ботил намоянд, вай... зинда аст. Факат хамин, ки ба туфайли «ошкоргүй» андаке тахаввул хоҳад дид<sup>1</sup>.

Г. Белая дар ҷамъбасти муҳокимаҳояш ба ҳулосае меояд: «Аз процессхое, ки дар адабиёту танқид ва назариян солҳои 20 амал мекарданд, боварӣ ҳосил мешавад: реализми сотсиалистій афсонай ҳамдамхаёлонаи Горькийи кухансол ё Фадееви шӯҳратпараст набудааст. Мо бо ҳодисаи мантиқан таърихӣ ва системаи муташаккилона саруқор дорем»<sup>2</sup>.

Бояд гуфт, ки мақолаи Дмитрий Михайлович Урнов (доктори илмҳои филология, профессор, сармухаррири мачаллан «Вопросы литературы») «Ин бахсро ҳаёт ҳал ҳоҳад кард» бўмантиқи раднопазираш ва исботҳои катъияш аз бисёр мақолаҳо фарқ мекунад. Онро барои дастурӣ қабул кардан меарзад. «Реализми сотсиалистій,— мегӯяд ў,— маҳсули ҳаёлот (афсона) нест, ин ҳодисаи адабист ба мисли классицизм ё барокко<sup>3</sup>. Ҳоло мо дар ҳонаи худ ин методро чи тавр ки метавонем даркору бекор, беандешона танқид карда истодаем. Зимнан америкоиҳо тазкираи классикони реализми сотсиалистиро нашр кардаанд, ки дар он «Сели оҳанин», «Чапаев», «Цемент», «Торумор», «Обутоб ёфтани пӯлод» ва «Тақдири инсон» дохил шудаанд.

Ҷаҳонбинии инқилобӣ, сотсиалистій санъати ҳудро дод, ки намунаи олитарини он, ба фикри ман, ҳатто роман не, балки фильмест аз рӯи яке аз романҳои зикршуда,— «Чапаев». Аз рӯи ин фильм наслҳои ояндаи мо дар ҳусуси рӯҳи замон, дар бораи як даврони бузург ҳулосаҳо мебароранд, ба мисли он ки бисёр наслҳо аз руи мучассама (ҳайкал)-ҳои Микеланджело дар бобати давраи Эҳб амал карданду мекунанд»<sup>4</sup>.

Сонӣ, муаллиф дар давоми муҳокимааш ҳаққонӣ қайд мекунад, ки дар мо баробари методи реализми сотсиалистій ҳамеша методҳои дигар низ амал мекарданд — аз авангардизм сар карда то реализми анъанавӣ ва сюрреализм. Вале ин усулҳо ҳудро татбиқу тасдиқ карда натавонистанд, яъне онҳо дар рафти ҳаёти нави сотсиалисті ҳақ низаромаданд. «Он чи ки ба реализми сотсиалисті даҳл дорад, — нашиштааст Д. Урнов, — алмати мухимми он — оптимизми (некоҳин, зиндадилии) таърихӣ мебошад ва он, албатта, на ба тарики анҷоми соҳта (ғайритабии) ё «хушбахтии» зерипарда, балки дар сиёми ҳарактерҳои зинда ифода мейбад... Партияният чун син-

<sup>1</sup> Г. Белая. Угрожающая реальность— «Вопросы литературы», 1990, апрель. стр. 3.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 23.

<sup>3</sup> Барокко — қалимаи итолиёвист: дар лутат — марворид ё гавҳар, дар истилоҳ үслуби санъату ҳадебётӣ мамонӣ. Азрулон охири асрҳои 16—17.

<sup>4</sup> Дмитрий Урнов. Рассудит жизнь. «Правда», 1990, 4 апреля.

фият,— мегүяд ў,— ҹанбаъхое нест, ки аз боло фуроварда ба гарданы адабиёт ба зўрӣ бор карда шуда бошад... Партиявијат — ин аз пай ангушти нишондиҳанда рафтан нест, ин сакич (барои хоидан) ва ташвиқоти дағалонаю ҷоҳилона нест. Партиявијати нависанд, ба маънои аниқу тангаш, аз рӯи гуфтан Ленин — ин, қабл аз ҳама, алоқаи ошкор доштан бо партия мебошад. Партиявијат — ба мағхуми васеи сухан — ин эътирофи «ноозодии» ногузирни санъаткор дар ҷамъият аст. Ба роли идеологи ва партиявијат дар санъату адабиёт беътинои кардан — ҳамоно дар олами ҷисмонӣ ба таклифи аз муҳити фишори ҳаво (атмосферного давления) часта (парида) баромадан баробар аст»<sup>1</sup>.

**Решаҳон таърихии  
пайдоиши санъати  
сотсиалистӣ**

Асосгузорони марксизм — Маркс ва Энгельс ба инкишофи мавзӯи синфи коргар, ба таҷассуми бадеии образи пролетариат ва инъикоси муборизаи революционии ў дар адабиёт хеле аҳамият доданд. Моҳияти таълимоти адабию танқидии Маркс ва Энгельс талқин менамояд, ки дар адабиёти пролетарӣ бояд ҷаҳонбиини сотсиалистӣ бо санъати реализм бо ҳам узван пайваста бошанд.

Аз ҳамин нуқтаи назар ҳам драмаи фоциавии Лассаль саҳт танқид ёфта буд. Лассаль, ки ба мақсади эҷод намудани нахустин трагедияи пролетарии революционӣ асари «Франц фон Зикинген»-ро навишт, дар ин роҳ ҷандон муваффақият пайдо накард. Маркс ва Энгельс дар мактубҳои худ ба Лассаль нишон доданд, ки ҳатои драманавис дар инъикоси ҷанги дехқонони Германия дар ҳамин, ки ў иштироки табақаи сипоҳони худро назар ба зиддиятҳои дехқонон ва меҳнаткашон баланд гузоштааст. Бо ин ҳоҳу ноҳоҳ Лассаль роли оммаҳои ҳалкро дар таърих, ҳатто дар ҳаракату амалиёти революционии худи ў, паст кардааст. Ин ҳама нишон медиҳад, ки аввалин драмаи реалистии пролетарӣ дар он замон бемуваффақият баромад. Насри пролетарӣ низ бо очерки ҳаҷвӣ ва рисолаи Георг Веерт маҳдуд гардид. Ҳамаи ин заруратеро ба вучуд меовард, ки барои пайдоиши адабиёти ояндаи пролетарӣ ва муайян кардани вазифаҳои таърихии он чиддӣ шуғл карда шавад.

Назми пролетарии революционӣ мубашшири — пешгузаштai бевоситаи реализми сотсиалистӣ ба шумор мераవад. Вай асарҳои гениалие ба вучуд овардааст, монанди «Интернационал»<sup>2</sup>, ки он гимни ҳаракати коммунистию коргариҷи ҷаҳони

<sup>1</sup>. Дмитрий Урнов. Ҳамон ҷо.

<sup>2</sup> «Интернационал» — гимни байналхалқии пролетарист; матни онро Э. Потье, оҳангашро П. Дегейстер эҷод намудаанд. Матни русиаш азочи А. Я. Коч буда, дар соли 1902 чоп шудааст. «Интернационал» аз соли 1917 Гимни давлати Советӣ буд. Баъд аз қабул шудани Гимни нави давлатии Иттифоқи Советӣ дар соли 1944, вай ҳамчун гимни Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ бокӣ монд.

гардид. Назми Коммунаи Париж пур аз эхтиросу эхсоси революционии оммаҳои меҳнаткашон мебошад.

То ба он лаҳзаи таърихи умумиҷаҳонӣ, ки коммунарҳои Париж байроки диктатураи пролетариатро баланд бардоштанд ва «Интернационал» эҷод гардид, адабиёти ҷаҳон дар соҳаи санъати реализм таҷрибаи бузурги бадеъ пайдо кард. Реализми классикий, аз ҷумла реализми танқидӣ, ба тавлиди методи реализми сотсиалистӣ омиле гардид. Барои решавондани ғояҳои сотсиалистӣ дар адабиёти ҷаҳон муборизан санъаткорони пешкадами гузашта бар зидди ҳамаи он ҷизе, ки берун аз аҳлоқу одоби одамӣ ва ғайри инсондӯстию адолат-парастӣ буд, низ роли муайян бозидааст. Дар ҷамъияти синфи танқиди тарафҳои тираю тори ҳаёт қӯшиши дигаргун сохтани ҷаҳонро талқин намуда, идеяи озодӣ, баробарни бародариро, ки оммаҳои меҳнаткашон солҳои сол орзӯ доштанд, ба таври қатъӣ ба миён ниход.

Дар ин маврид ба ёд овардани таълимоти В. И. Ленин оид ба амал кардани ду маданият дар ҷамъияти синфи аз ғоида ҳолӣ нест. Коргару дехкон ва аҳли меҳнате, ки дар шароитҳои ҷамъияти буржуазӣ умр ба сар мебаранд, ногузир идеологияи демократӣ ва сотсиалистиро инкишоф медиҳанд. Асарҳои намоёни адабиёти ҷаҳон бо вучуди аз таъсири идеологияю маданияти синифҳои ҳукмрон озод набудан, то як андоза үнсурҳои идеология ва орзӯю омоли оммаҳои ҳалкро дар бар кардаанд.

Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX проблемаи сотсиализм ва синфи коргар диккати бисёр нависандагони барҷастаи реалисти Аврупои ғарбииро ба ҳуд зиёдтар қашид. Дар баробари инкишофи ҳаракати сотсиалистӣ дар як қатор мамлакатҳои Аврупо процесси наздикишавии санъати реалистӣ ва идеалҳои сотсиализм оғоз ёфт. Дар Аврупою Амрико нависандагони гуногунақида дар чунин як мавкеъ ҳамфир ғардиданд, ки санъату адабиётро дар ин марҳалан зиндагӣ ва задухӯрҳои бошиддати синфи факат сотсиализм нав қуононида метавонад. Эмиль Золя, Генрик Ибсен, Анатоль Франс, Джек Лондон, Бернард Шоу ва Герберт Уэллс, немис Роберт Швейхель, франсузҳо Люсьен Декава ва Виктор Маргерит дар бораи ҷонги бузурги дехконон, дар бораи Коммунаи Париж, дар бораи синфи коргар ва идеяҳои сотсиализм роман ва эпопеяҳо навишта, фикру аندешаҳои солим пеш рондаанд. Санъаткор, мутафаккир, ҳодими ҷамъиятий, публицист ва олими мусикишинос Ромен Роллан, ки ба монанди Л. Н. Толстой нисбат ба ҳуд ва санъату адабиёт серталаб ва поквиҷдон буд, дар соли 1895 рӯйрост эътироф карда навишта буд: «Идеяҳои сотсиализм бар хилоғи ироҷаю ҳоҷиши ман, бар хилоғи таваҷҷӯҳ надоштанам ба он, бар хилоғи ҳудисандии ман, ба мағзи ҷисму ҷонам доҳил шуда истодаанд. Ман дар ҳусуси онҳо

Фикр кардан намехоҳам, vale онҳо ҳар рӯз ба дили ман ҷо гирифта истодаанд».

Албатта, ин такозои замон буд. Аммо процесси мавқеъ ишғол кардани идеяҳои сотсиализм дар санъату адабиёт чандон осон набуд. Мо ҳоло ба тарзу усул ва шаклҳои роҳ ёфтани методи реализми сотсиалистӣ ба эҷодиёти бисёр суханварони ин давр таваққуф намекунем. Вале қобили қайд аст, ки Ф. Энгельс ҳанӯз дар эҷодиёти нависандагони асри XIX Жорж Санд, Эжен Сю, Чарлз Диккенс ва баъзеи дигар наэдикшавии адабиётро ба ҳаёти ҳалқ қайд кардааст. Ӯ бо хушнудӣ гуфтааст, ки «ҷои қаҳрамонони собиқ — шоҳу шоҳзодагонро акнун камбағалон ва аҳли меҳнат ишғол карда истодаанд»<sup>1</sup>.

Дар ҳақиқат дар даҳсолаҳои охири асри XIX реализм ва мавзӯи муборизаи революционии синфи коргар бой мегардад. Эмиль Золя дар романи худ «Ангилткашон» (1885), Гауптман дар драмаи худ «Боғандагон» (1892) аҳамият ва тезутундии низои асосии асри XIX-ро ки он зиддияти байни меҳнату капитал буд, нишон додаанд. Онҳо ба муборизаи революционии пролетариат муроҷиат карда, дар айни замон ба эътиrozи ӯ ҳамроҳ шудаанд ва ҷидду ҷаҳди вайро бар зидди шароитҳои саҳти зиндагӣ таҳсинау тақдир намудаанд.

Бояд қайд кард, ки ҳам дар эҷодиёти нависандагони мазкур ва ҳам дар асарҳои нависандай Бельгия Камиль Лемонье (романи ӯ «Завод»), ки мо бо образҳои металлистҳо шинос мешавем, инчунин дар романи нависандай рус Александр Иванович Куприн («Молох»), дар драмаҳои нависандай Норвегия Генрик Ибсен ва дигарон бо вучуди ба ҳаёти меҳнаткаш ва қувваҳои истеҳсолкунанда сарфаҳм рафтани онон, амиқ дарк кардани роҳҳои сотсиализм, коммунизми илмӣ ва таълимоти Маркс ва Энгельс мушоҳидা намешавад.

Ромен Роллан бо заковатмандии бузурги суханварӣ фаноёбӣ ва инқирози санъату адабиёти буржуазиро пай бурда, ба ақидае омадааст, ки санъат тамоман барбод наҳоҳад рафт, агар «яке ҳомӯш шавад,— мегӯяд ӯ,— дигаре бармеафрӯзад»<sup>2</sup>. Ӯ дар кори пайдоши санъату адабиёти нав бо завқи том худ низ хеле хизмат кардааст. Ва худи «тамоми роҳи эҷодии Ромен Роллан — раддияи барҷастаи ҳаёлоти бофтаи ревизионистҳоест оиди реализми сотсиалистӣ, ки вай гӯё сунъӣ, аз боло муқарраршуда ва ба қадри имкон факат дар адабиёти Иттифоки Советӣ истифодашаванда бошад»<sup>3</sup>. Дар шаклҳои гунонгун ва бо дараҷаҳои муайянӣ боварӣ барои ба вучуд омадани санъату адабиёти нави реалистӣ дар миқъёси ҷаҳон бисёр устодони заковатманди романтизму реализми танқидӣ ва натурализми Аврупо ва Руссия — аз Байрон сар ҷарда то Золя, нависанду шоирони пролетарии асри XIX Георг Веерт, Эжен

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве, т. 1, стр. 485.

<sup>2</sup> Роллан. Собр. соч., т. 1, М., 1954, стр. 7.

<sup>3</sup> Т. Мотылева. Творчество Ромена Роллана. М., 1959, стр. 482.

Потье, Уильям Моррис, сонй, Бернард Шоу, Анатоль Франс, Джек Лондон, Верхарн, Лу Синь, дар Руссия А. Пушкин, Н. Гоголь, И. Тургенев, Н. Некрасов, А. Островский, Л. Толстой, В. Белинский, Н. Чернышевский, Г. Короленко, А. Чехов; аз рассомон — К. Брюллов, В. Перов, И. Репин, В. Суриков, В. Серов ва дигарон иштирок доштанд. Онҳо нисбат ба тақдири меҳнаткаш самимона завқ зоҳир карда, саҳифаҳои ҷолибе доир ба зисту зиндагии онон ба қалам оварда бошанд ҳам, vale умдан масъала — вазифаи таърихии синфи нави революциониро ба куллӣ ва амиқ фаҳмида натавонистаанд.

**Асосҳои назарии реализми сотсиалистӣ** Чунон ки Маркс ва Энгельс асосҳои назарии эстетикаи марксистиро кор карда баромадаанд, онҳо дар кори тарбияи адабони рӯҳи революционии марксистӣ дошта аз байни синфи коргар ва барон ба идеяҳои сотсиализм ҷалб намудани беҳтарин намояндагони пешқадами зиёни буржуазӣ низ хизмати намоён кардаанд. Муборизаero ки дарроҳи принципҳои реализм ва сотсиализм пеш сар шуда буд, баъд аз вафоти К. Маркс ва Ф. Энгельс, мунаққидони марксист Георгий Валентинович Плеханов, Франц Меринг, Поль Лафарг, Владимир Ильич Ленин, Анатолий Васильевич Луначарский ва баъзе дигарон давом медиҳанд.

Танқиди марксистӣ соҳаҳои гуногуни маданияти оҳири асари XIX ва ибтидои асари XX-ро дар бар карда, ба ҳаман ҷиҳатҳои ҷараёнҳои санъати буржуазии реактсионӣ ва демократию сотсиалистӣ даҳл мекард. Чуноне ки боло қайд гардида, Ф. Энгельс дар мактубҳояш ба Margaret Гаркнесс ва Минна Каутская дар таҳлили романҳои онон оид ба мавзӯи синфи коргар, масъалаи реализмро комилан равшан менамояд. У реализми Бальзакро аз реализми Золя баландтар гузашта, унсурҳои натурализмро дар романҳои Золя танқид мекунад. Лафарг, Плеханов ва Меринг решоҳои синфи натурализмро аз ҷиҳати назария ва таҷрибаи бадӣ таҳлил карда, ин усулиро аз муносибатҳои ҷамъияти дур донистаанд. Завқу ҳаваси одами ҷамъияти,— мегӯяд Г. В. Плеханов,— факат дар соҳаи физиология ва патология<sup>1</sup> маҳдуд монда наметавонад<sup>2</sup>. Ба ҳамин маром тарсӯ бими баъзе нависандагон аз шиддати муборизаҳои революционӣ ва субъективизми дар санъат ҳамҷун бемории сирояткунанда маҳкум карда мешавад.

Меринг масъалаи муносибати пролетариат ва революцияро ба мероси классики ба таври васеъ ба миён мегузорад. Меринг эҷодиёти Лессинг, Гёте, Гейне ва Шиллерро аз хуҷуму танқиди таҳқиromезони мунаққидони буржуазӣ муҳофизат мекунад. Vale яке аз камбудиҳои Меринг ҳамин буд, ки у дар зери таъсири эстетикаи файласуғи идеалисти немис

<sup>1</sup>. Физиология ва патология — соҳаҳои илми тиб, ки бо вазъияти сиҳату бемории ҷисми зинда шуғл доранд.

<sup>2</sup>. Г. В. Плеханов. Искусство и литература, М., 1948, стр. 191.

Иммануил Кант ба масъалаи синфият ва партиявияти санъату назм ва дар муҳити чамъияти буржуазӣ тараққӣ ёфтани адабиёти пролетарӣ иштибоҳ доштанашро пинҳон намедорад.

Плеханов аввалин шуда барои ба вучуд овардани адабиёти пролетарӣ дар Руссия ва бо муборизаи синфи коргар алоқаманд намудани он даъват кардааст. Дар соли 1885 ў дар мақолаи «Ду сухан ба хонандагони коргар», ки барои нашри маҷмӯаи «Сурудҳои меҳнат» навишта шуда буд, ба пролетариат муроҷиат кард: «Бояд шумо назми худ, суруди худ ва ашъори худро дошта бошед. Бояд шумо ифодаи ғаму андӯҳи худ, орзӯю умед ва саъю кӯшиши худро дар онҳо ҷуста ёбед». Сонӣ, Плеханов дар бораи боварии катъии синфи коргар ба ояндаи дурахшон сухан ронда, фикрашро ин тавр ба аҷном мерасонад: «Ин боварӣ инҷунин дар назми шумо акс меёбад: вай сурудҳои шуморо ҳамчун даъвати ғалабаи озодии умумӣ, баробарии ҳақиқӣ ва бародарии пок баланд, тавоно ва пурифтиҳор мегардонад»<sup>1</sup>.

Дар ин замон бисёр саволҳо ба миён меомаданд, ки оё то ғалабаи революции пролетарӣ, дар шароити капитализм санъати нав, адабиёти нав пайдо шуда метавониста бошад? Ва агар пайдо шавад, он чӣ хел мешуда бошад? Худи ходимони аввалини адабиёти пролетарӣ дар имкониятҳои бомувафқият инкишоф ёфтани он дар рафти муборизаи революционии синфи коргар бо капитализм шубҳа надоштанд. Нахустин шоири пролетарии немис Георг Веерт боварии комил изҳор карда гуфтааст: «Ҳалқ метавонад ба оламиён адабиёти нав ва санъати нави тавоное пешкаш намояд». Чунин фикрҳо дар байни ҷартистҳо ва коммунарҳои Париж ҳам мушоҳида мешуданд. Вале дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX дар байни ходимони ҳаракати сотсиалистии Аврупои Гарбӣ фикре ба миён меомад, ки он пайдоишу тараққии адабиёти сотсиалистиро дар давраи то ғалабаи революции пролетарӣ дар зери шубҳа мемонд.

Лафарг, Меринг, ревизионист Г. Лукач, оппортунистон Вендервельде ва Троцкий, каме дертар Плеханов ҳам дар ин масъала ба саҳву хатоҳо роҳ доданд.

В. И. Ленин дар мақолаи программавии худ «Ташкилоти партияӣ ва адабиёти партияӣ» ва дар асарҳои «Партияи сотсиалистӣ ва инқилобияти белартияӣ», «Материализм ва эмпириокритицизм» масъалаи оид ба санъату адабиёти нави пролетариро ҳаматарафа мусбат ҳал намуд. Ленин фаъолияту муборизаи синфи коргар ва партияи онро фақат бо соҳаи иктисаду сиёсат маҳдуд накард. Ўаз аввали фаъолияти худ ба масъалаҳои маданият, санъат ва адабиёт ҳам мароқу рағбат зоҳир намудааст.

В. И. Ленин тараққии беназири адабиёти руси асри XIX

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо, саҳ. 485.

ва ахамияти умумицахонии онро аз таъсири илму дониши пешкадами чамъияти инсонӣ ва харакати озодиҳоҳӣ донистааст. Пурмазмунию идеяни ӯни адабиёти рус, алоқан вай бо харакати озодиҳоҳӣ, равияни танкидии он нисбат ба соҳти зиндагонии чамъияти истисморкунандаю истисморшаванд ва ғайра ба Ленин имконият доданд, ки ӯ образҳои эҷодиёти нависандагони русро дар муборизан синфи коргар, ки кувваи пешкадамтарини чамъият аст, наздиқ намояд, шиорҳои бардуруғи буржуазиро оид ба озодии эҷодиёти, истиқлолияти нависандаро дар чамъият ва ғайра то охир фош кунад. В. И. Ленин дар мақолаи таърихиаш «Ташкилоти партияйӣ» ва адабиёти партияйӣ нишон додааст, ки шиори капиталистон оид ба «озодии мутлак» — таъбири буржуазӣ ё анархистӣ аст (зоро ки анархизм ҳамчун ҷаҳонбинӣ боз ҳамон маънои буржуазиро дорад). Ӯ бо далелҳои раднашаванда исбот кардааст, ки озодии нависандаро буржуазӣ бо ҳалтаи пул, пораю ришват во баста мебошад.

Бар зидди ин гуна адабиёт пролетариати сотсиалистӣ принципи партияи ҷаҳонни ҳалқияти адабиётро пеш ронда, онро тараккӣ медиҳад. Принципи партияи ҷаҳонни коммунистӣ, иҷрои қарорҳои партия ва программаи он ба нависандаро, ки эҷодиётиашро бошуурона ба муборизан синфи коргар, ба кори наҷибонаи дигаргун соҳтани ҳаёт ва ба вучуд овардани чамъияти сотсиалистӣ баҳшидааст, озодин ҳақиқӣ медиҳад.

Ин ақидаҳо ба А. В. Луначарский, ки яке аз ходимони намоёни сиёсии давлати советӣ ва маданияти нағи сотсиалистӣ мебошад наздиқ буданд; ӯ ҳамчун мунаккӣ, адабиётшинос, санъатшинос ва публицист дар маърӯзаю баромадҳо ва мақолаю осори назариявиаш вазифаҳои бузурги Ленин ва партияи пешгузортаро дар давраи то революции Октябрь ва баъди он химоя кардааст ва давом додааст.

Луначарский дар асараи «Марксизм ва эстетика. Диалог оид ба санъат» (1905), ки ба ҳусусиятҳои иҷтимоӣ-синфи дорост, муборизаро вазифаи аввалию азалии санъат донистааст. Санъат, ба қавли Луначарский, бояд эҳсосот ва қайфияти ҷанговаронаро дар ҳонанда тарбия намояд. Ӯ чун нахустин мунаккӣди революциони осори драмавии М. Горький, пъесаҳои ўро барон ҳақиқатгӯю балвогарӣ ва дар мавзӯи сотсиализм буданашон таърифу тавсиф кардааст.

Луначарский дар «Мактубоҳаш ба адабиёти пролетарӣ» (1914) пролетариатро даъват менамояд, ки санъати худро чун «силоди гаронбаҳо» ҳамеша соҳибӣ кунад. Ӯ пролетариатро

меросхӯри ягонаи тамоми сарватҳои маънавии гузашта дониста, бо дониш таҳлили амики устодӣ аҳамияти безаволи осори Пушкину Лермонтов, Некрасову А. Островский, Достоевскию Л. Толстой, Чехову Горький, Брюсову Блокро барои бинокорони ҷаҳони нав бо забони фасеху сареҳ ва ғайрати пурҳарорат таъқид намудааст.

Хизматҳои арзандай ӯ дар инкишофи адабиёти ҷавони советӣ хеле назарписанданд. Луначарский аввалин мунаққидест, ки ба пайдоиши романҳои А. Фадеев («Торумор»), М. Шолохов («Дони ором») табрику таҳният гуфта, бехтарин анъанаҳои классикони русро дар онҳо додааст. Дар тадқиқоти «Ленин ва адабиётшиносӣ» (1932) ӯ аҳамияти фалсафии асарҳои доҳиро дар тараққиёти илму маданияти сотсиалистӣ нишон додааст. Ӯ яке аз донишмандонест, ки ҳанӯз дар соли 1933 моҳияти реализми сотсиалистиро муайян намуд: «Реализми сотсиалистӣ — программаи фарохболест, ки бисёр методҳои гуногуни дар мо мавҷуда ва методҳое, ки мо боз падид меорем фаро мегирад; аммо вай мағз андар мағзаш мубориз ва бунёдкор мебошад, вай ба ояндаи коммунистии инсоният боварии комил дорад, ба қувваҳои пролетариат, партияи он ва пешвоҳои он мӯътакид аст...»<sup>1</sup>.

Пайдоиши реализми сотсиалистӣ дар  
Руссия ва Ғарб

Реализми сотсиалистӣ ҳодисаи байналхал-  
кист. Вале барои ташаккули он роли адабиёти рус ва пеш аз ҳама М. Горький маҳсус аст. Омили ин — аҳамияти таърихии ҳаракати революционӣ дар Руссия мебошад, зоро дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX маркази муборизаи революционӣ озодиҳоҳии ҷаҳон ба ин ҷо кӯҷид. Марҳалаи пешазпролетарии ҳаракати озодиҳоҳӣ дар Россия он чунон бо идеяҳои сотсиализм саршор буд, ки мислашро ҳеч мамлакат надонистааст. Карл Маркс дар яке аз мактубҳояш ба З. Мейер 21-уми январи 1871 навишта буд: «Ҳаракати идеявие, ки ҳоло дар Россия ба вуқӯъ пайваста-  
аст, шоҳиди ҷӯшиши амики эътиroz аз поён мебошад. Ақлҳо ҳамеша тавассути риҷтаҳои номаълум бо ҷисми ҳалқ пайван-  
данд...»<sup>2</sup>.

Ҳамbastагии демократизм ва сотсиализм дар асоси мубориза бар зидди ҳукмронии мутлақи подшоҳӣ ва барои тарифи-  
боти идеалҳои сотсиалистӣ, аз адабиёти солҳои 40 асри XIX —  
аз Белинский ва Герцен сар шуда, дар солҳои 60—70 дар  
эҷодиёти Чернышевский ва Салтыков-Щедрин авҷ мегирад.  
Чернышевский принципҳои ахлоқу одоби сотсиализмро дар  
муносабатҳои оилавӣ ва шахсии байни марду зан, дар соҳан  
ишку муҳаббат ҷорӣ намудани мешавад. Романи ӯ «Ҷӣ бояд  
кард?» сар то сар на таҳо ба идеяи революцияи ва озодии ин-  
сон бахшида шудааст, балки дар он пайдоиши «одамони нав»,

<sup>1</sup> Луначарский А. В. Статья о советской литературе. М., 1958, стр. 259.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. О литературе, М., 1958, стр. 252.

«одамони махсус», ки худро барои револютсияю сотсиализм тайёр мекунанд, низ талкин ёфтааст.

Ба А. М. Гор'кий насиб гардид, ки асосгузори адабиёти пролетарӣ ва нахустин классики реализми сотсиалистӣ шинохта шавад. Гор'кий дар худуди асрҳои XIX ва XX-хамчун меросхӯри қонунӣ ва давомдиҳандай анъанаҳои бехтарини адабиёти гузашта, аз ҷумла реализми классикӣ руси асри XIX, ба миён омад. Ӯ ҳалқияти адабиёти классикӣ рус, пафоси инсонпарварӣ ва ҳақиқатнигории онро чукур омӯхта, дар саҳин адабиёти пур аз задухӯрдҳои револютсионӣ чун навовари бузург зуҳур кард.

Методи нав дар як вакт дар санъату адабиёти дигар мамлакатҳо, ки унсурҳои сотсиализм дар тараккӣ маданияти миллионҳо фаъолтар буд, низ сурат гирифт. Масалан, баробари романи Гор'кий «Модар» (1906), романи (се ҷилдаи) нависандай Дания Мартин Андерсен-Нексе (1869—1954) «Пеллеи Голиб» (1906—1910) эҷод шуда интишор мегардад, ки аҳамияти байналхалқии онро баҳснапазир буд. В. И. Ленин на факат «Модар»-ро айни муддао доност, ӯ дар асараш «Дафтарҳои оиди империализм» романи «Пеллеи Голиб»-ро низ ҳамчун асари адабиёти пролетарӣ баҳо дод. Дар ҳақиқат, дар ин романҳо ҳаракати озодиҳоҳии синфи коргар аз мавкеи идеяӣ — эстетикии сотсиалистӣ шарҳу тафсир ёфт. Дилу рӯҳи одами оддӣ ва муборизаи қаҳрамононаи оммаҳои пролетарӣ аввалин бор дар ин романҳо ба плани васеи эпикӣ инъикос шуда, эътибори шаҳсии синфи аҳли меҳнат ва нуғузи ӯ бо инкишофи ҳаракати револютсионӣ мӯътакидона тасвир гардидаст. Образҳо ва амалиёташон дар ин романҳо дар таҳрик буда, боварии комили онон ба ғалабаи ногузии идеали сотсиалистӣ ба мағзи асарҳо ҷо гирифтааст.

Романҳои нависандай франсуз-коммунист Аири Барбюс «Оташ» (1916) ва «Равшаний» (1919), ки даҳшати ҷангӣ якуми ҷаҳонро ба тасвир гирифтаанд, дар айни замон ба мактаби инкишофи шуури озодиҳоҳони меҳнаткашон табдил гардиданашонро ҳабар медиҳанд, ё китоби нависандай америкӣ Ҷон Рид «Даҳ рӯзе, ки ҷаҳонро ба ларза овард», ё асари машҳури ҳаҷвии нависандай ҷеҳ Ҷарослав Гашек (1883—1923) «Саргузашти солдати диловар Швейк дар замони ҷангӣ ҷаҳонӣ» (1921—1923), ки моҳияти соҳти буржуазиро ҳамчун оғуштани ҷангӣ ситам нишон додааст — шаҳодати таҷассуми нағҷӯёни хӯҷҷатҳои сиёсюни бадени замони нави револютсионҳо.

Вале Руссия ба таври расмӣ, аз ҷиҳати назарии амалий макони нахустин бор пайдо шудани ин усули револютсионитаҳини адабиётҳо шинохта шудааст. В. И. Ленин пойдевори назарии адабиёти сотсиалистиро гузашта, чунон ки боло қайд шуд, методи онро дар як қатор асарҳояш муайян кардааст. А. М. Гор'кий аввалин нависандает, ки дар замони пеш аз Револютсион Октябрь бо пъеса ва роману повестьҳои мемо-

тодро дар амал чорӣ кардааст. Қаҳрамонони мусбати асарҳои ӯ Нил (аз пьесаи «Мещанҳо»), Синцов (аз пьесаи «Душманон»), Павел Власов (аз романи «Модар») ва як қатор дигар ҷунин образҳои адабианд, ки бевосита аз байну миёни ҳаёти он замон — охири асри XIX ва ибтидои асри XX гирифта шудаанд ва барои комёбии идеалҳои сотсиалистӣ корнамоиҳо меқунанд. М. Горъкий навишидааст: «Реализми сотсиалистӣ ҳаётро чун амалиёт, чун эҷод тасдиқ менамояд, зоро мақсади вай инкишофи доимии қобилияти зудбатарини афроди башар баҳри зафари ӯ бар қувваҳои табиат, баҳри саломатию умрдарозии ӯ, баҳри саодати бузурги зистан дар рӯи замин... мебошад»<sup>1</sup>.

Горъкий дар роҳи хизмати революция ва пайдоиши методи нави адабӣ дар Руссия танҳо набуд. Ҳикояҳои А. Сарафимович ва романҳои ӯ «Шаҳр дар биёбон» ва «Сели оҳанин», масалҳои Д. Бедний, баъзе асарҳои Блок, Брюсов ва шоирони ҷавони «Звезда» ва «Правда», достонҳои Маяковский дунёи кӯҳнаро бо қатъият рад карда, қаҳрамонони нави зиндагию адабиётро ҳамчун муноддии революция пеш меронданд. Ин ҳама шаҳодати он аст, ки хислат ва сифатҳои одамони нав муносибатҳои нави санъатро ба ҳаёти вожеӣ талаб меқунанд.

Зафари Революции Октябрь дар Руссия ва навовариҳои асосгузори адабиёти советӣ М. Горъкий боиси тавлиду вусъати ин методи нав дар адабиётҳои Аврупо, Осиё ва Амрико гардид. Навшардозиҳои методи реализми сотсиалистӣ, бешак, ба тамоми таҷрибаи дониши ҷамъияти инсонӣ истинод дорад; дар айни замон вай дар ҳар мамлакат ба анъанаҳои адабиёти ҳалқию китобатии он такя ҳоҳад кард. Бинобар ин ҳам вай сершаклу гуногуранг аст. Адибони номвару пешқадами ҷаҳон — Анри Барбюс, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Нексе, Ральф Фокс, Луи Арагон, Андре Стиль, Чек Линдсей, Иоган Бехер, Анна Зегерс, Пабло Неруда, Нозим Ҳикмет, Чеймс Олдрич, Рабиндронат Такур, Мулк Раҷ Аinand, М. Пуйманова, Я. Ивашкевич ва дигарҳо аз ҳамин маром тадриҷан бо методи реализми сотсиалистӣ мусаллаҳ гардидаанд. Онҳо ҳамчун санъаткорони равшанғифр аз мактаби ҷараёну равияҳои адабии зиёде гузашта, реализми сотсиалистиро дар роҳӣ эҷодашон афзалтар донистаанд.

Ба ҳамин тарик, методӣ реализми сотсиалистӣ бо мурури замон ташкил ёфта, дар оғӯши адабиёти сермиллати советӣ нашъунамо карда, ба камол расидааст.

Дар солҳои 20 асарҳое ба вучуд меоянд, ки шукуху шаҳомати ғояю амалиёти большевикон дар маркази диққати онҳо меистад. Ба образи В. И. Ленин ҳамчун симони шахси ҳаматарафа бомаърифат ва ҳарҷониба мутараққӣ, одами нави поквиҷону хирадманди даврони сотсиализм М. Горъкий (очерки

<sup>1</sup>. А. М. Горъкий. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 330.

«В. И. Ленин»), В. Маяковский (достони «В. И. Ленин», «Гуфтор бо Ленин»), Безыменский, Инбер, Жаров, Чаренц, Лохутай (балладаи «Зинда аст Ленин») ва бисёр дигарон муроҷиат кардаанд.

Нагуфта намонад, ки дар ин рӯзҳои бозсозӣ бисёр ҳарзагӯёни бефикру андеша ба ҳаққи партияю Октябрь ва маҳсусан В. И. Ленин ҳарҷӣ гуфта истодаанд. Онҳо бехаёна ба унвони доҳӣ ва таълимоти ленинизм аз алфози қабеҳ ҳуддорӣ накарда, ончиро ки ў, ба қавли шоир, «ҷон додаю ҷони ҳамаи ҳалқ ҳарид»-аст, инкор мекунанд. Ленин ва ленинизмро мояд гиромӣ дошт. Таърихи инсоният тимсоли чунин марди майдони илму амалро дар роҳи революсия ва озодии аҳли меҳнат аз зери зулму истибдод надонистааст ва намедонад.

«Ҷаҳонбинии Ленин бекарон аст. Вай ҳамаи соҳаҳои ҳаёти башарият, ҳамаи зуҳурот ва қисмҳои таркибии ҳаёти ҷомеа, мавқеъ, мақом ва тақдири ҳамаи синғҳову табақаҳои иҷтимоӣ — коргарон, дехқонон, зиёйён, занон, ҷавононро дарбар мегирад. Ин ҷаҳонбинӣ аз кору бори ҳаррӯзаи одамон то масъалаҳои қалонтарини сиёсати ҷаҳонӣ, аз мабдаи маънавиёт то қонунияти тартиботи давлат, аз усулҳои тактикаи сиёсӣ то идроқи фалсафии равандҳои умумиҷаҳониро фаро мегирад...»<sup>1</sup>.

Дар ҳақиқат, мардуми ҳамаи давраҳо ба фазилати доҳиён ниёз доранд ва фазилатҳои онҳо ҳар дафъа ба тобиши тоза ҷило медиҳанд. Бозсозӣ сирату тинати ҳақиқии Ленинро ба мо аз нав ҷилдагар месозад.

Дар даҳсолаи 20 якқатор асарҳои мансуби революсияю Ленин, партия ва синфи коргар эҷод гардид, ки аксари онҳо ба қалами бунёдкорони ҷавони адабиёти нави реализми сотсиалистӣ тааллук дошт. М. Шолоҳов («Ҳикояҳои Дон» ва китоби якуми романи «Дони ором»), А. Толстой (2 китоби романи сегонаи «Саргардонию сарҳайронӣ»), А. Фадеев (романи «Торумор»), Д. Фурманов (романҳои «Чапаев» ва «Балво»), К. Федин (романҳои «Шаҳрҳо ва солҳо» ва «Бародарон»), Ф. Гладков (романи «Цемент»), К. Тренёв («Любовь Яровая»), Вс. Иванов («Бронепоезд № 14—69») ва баъзеи дигар бо тасвири иқтидори ҳақиқати революсия методи реализми сотсиалистиро ба пояи баланд бардоштанд.

Солҳои 30 — давраи панҷсолаҳои аввалини сотсиалистӣ дар адабиёти реализми сотсиалистӣ давраи кувваҷамъқунӣ ва тараккии минбаъдаи он ба шумор мераванд. Образи В. И. Ленин акнун мучассамтар на танҳо дар назму наср, инчунин дар асарҳои драмавӣ инъикос мейбад. Ду пъесаи Николай Погодин аз драмаи сегонаи ў — «Одами яроқдор» ва «Соати бурчи Кремль» дар ин солҳо баробари романҳои М. Шолоҳов («За-

<sup>1</sup>. Мутафаккир ва инсони бузург.— «Тоҷикистони советӣ». 1990, 22 февраль.

мини корамшуда»), Фёдор Панфёров («Бруски»), Александр Твардовский («Мамлакати Муравий») ва дигарҳо материали хозирзамониро ба таҳлил гирифта, ҳаётро дар инкишофи революциониаш нишон додаанд.

Асарҳои оиди гузаштai таърихӣ, монанди «Петри 1»-ми А. Толстой, «Емельян Пугачёв»-и В. Шишков ва ғайра низ ба ҳамин маром эҷод шудаанд; дар ин солҳо мавзӯъҳои гуногун боиси бойгари адабиёти реализми сотсиалистӣ гардида, додир ба проблемаҳои тарбияи ҷавонон ва ташаккули большевикон (романҳои Николай Островский «Обутоб ёфтани пӯлод» ва «Зодагони тӯфон»; «Поэмаи педагогӣ»-и А. Макаренко), манзараҳои соҳтмони сотсиалистӣ ва болоравии шуури социалистии меҳнаткашон (романҳои Леонид Леонов «Сотъ», «Скутаревский», «Роҳи баҳр»; Мариэтта Шагинян «Гидроцентраль»; Илья Эренбург «Рӯзи дуюм», «Нафас нағирифта»; Юрий Крымов «Танкери «Дербент») пай ҳам ба вучуд омадан гирифтанд. Махз дар ҳамин солҳои 30 М. Горький романи чаҳорчилаи худ «Ҳаёти Клим Самгин»-ро, ки барои он аз бист сол зиёда вакташро сарф карда буд, ба анҷом мерасонад.

Дар солҳои 40 мавзӯи Ҷангӣ Бузурги Ватании ҳалқи советӣ ба муқобили ӯрдуи фашистон дар бисёр асарҳои бадеӣ ва жанрҳои гуногун баён гардиданд, ки умдаи мақсади онон ҳиссияти баланди ватанпарварист ва ин яке аз моҳияти реализми сотсиалистӣ мебошад. Аз осори ин замон махсусан шеърҳои солҳои ҷангии А. Твардовский ва достони ў «Василий Тёркин», романи Александр Фадеев «Гвардиячиёни ҷавон», силсилаи ашъори К. Симонов «Рӯзҳо ва шабҳо», пьесаи А. Корнейчук «Фронт», достонҳои Маргарита Алигер «Зоя», Павел Антокольский «Фарзанд», Николай Тихонов «Киров бо мӯ», Борис Горбатов «Таслимнашудагон», Вера Инбер «Меридиани Пулково», Ольга Берггольц «Рӯзномаи Февраль», публицистикаи оташангези И. Эренбург, А. Толстой ва М. Шолоховро хотирнишон кардан коғист.

Муваффақиятҳои бузурги адабиёти сермиллати советӣ дар ин даҳсолаҳо ва махсусан дар солҳои баъди ҷангӣ Ватании ба назар мерасад. Дар адабиётҳои миллӣ акнун бештар ба масъалаҳои маънавӣ-ахлоқу одоб, адои қарзи гражданий дар назди ҳалқу Ватан ва инсоният, инъикоси мавзӯъҳо муюшрати байниякдигарии одамон, қадрдонӣ нисбат ба соҳти ҷамъияти сотсиалистии мо авҷ мегиранд. Ин асарҳо, ки ном бурдани ҳамаи онҳо амри муҳол аст, ба тарбияи одамони нави зиндагӣ равона шуда, ба ҳар шаҳс барои муайян кардани идеалҳои инсонию ҷамъиятии худ ба ў мададгорӣ намудаанд.

Дар ҳамин аст аҳамияти умумии инсонӣ ва ҷаҳонии адабиёти советӣ, адабиёти реализми сотсиалистӣ дар даврони мо, қадру манзалати адабиёти классикий барои наслҳои гуногуни хондагон.

Эхсосоти ягонагй дар адабиёти методи реализми сотсиалистій дар солҳои 50—70 серпаҳлу ва ҳарчониба зохир гардида, кариб ҳамаи тарафҳои муносибатҳои мураккаби одамӣ ва корнамони ўро фаро мегирад. Дар чунин асарҳои суханварони адабиёти сермиллати советӣ Н. Тихонов («Шаш сутун»), Г. Марков («Падар ва писар»), О. Гончар («Гирдбод»), Р. Файзӣ («Аълоҳазрати инсон»), шеъру достонҳои Р. Ғамзатов, М. Турсунзода, М. Қарим, Н. Ҳазрӣ, Е. Буков, Ғафур Ғулом, М. Танқ, П. Бровка, Б. Қарбобоев, С. Чусуев — «омирона, арзанда ва назарнамо мавзӯи дўстии ҳалқҳо таҷассум гардидаст. Дар ин асарҳо мазмуни нави ҷамъиятию иҷтимоии интернатсионализми сотсиалистӣ ҳувайдост. Дар ин асарҳо ҳиссиеёти ифода ёфтааст, ки бе қабулу идрок ва азҳудкуни таҷрибаи ҳаётӣ, маданий, маънавӣ ва маишӣ одамии дигар миллатҳои сотсиалистӣ, бе доҳил кардани ин ҷизҳои гаронбаҳои нотакрор дар таҷрибаи миллати худ тараққиёти боътидол номумкин аст»<sup>1</sup>.

Дар солҳои 70—80 адабиёти советӣ ва методи реализми сотсиалистӣ бо саъю кушиши наслҳои нави нависандагон боз ҳусни тоза ба тоза пайдо карда, рӯҳияшиноӣ (психологизм) ва мазмуни эстетикии осори бадеъ амиктар мегардад. Романҳои Юрий Бондарев «Барфи гарм», «Соҳил», «Интихоб»; Александр Чаковский «Муҳосира», «Ғалаба»; Георгий Марков «Сибирь», «Намаки замин» ва романҳои Владимир Тендряков, Сергей Залыгин, Виталий Закруткин, Василь Быков, Валентин Распутин, Чингиз Айтматов, Юрий Рытхеу, А. Рыбаков, Н. Думбадзе, Фазлиддин Муҳаммадиев, Юсуфҷон Акобиров, «Доғистони ман» ва «Шамшер ва гул»-и Р. Ғамзатов, «Исьёни хирад»-и Давид Кагультинов, Шеъру достонҳои Э. Межелайтис, М. Қаноат, Лоик, Олжас Сулейманов, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский ва дигарон олами ботинии одамони советӣ, корнамоҳои онон ва омилҳои қаҳрамониашон, фикру ҳисси барангезандаашон, чӣ гуна некиу бадиро фаҳмиданашон ва меҳру адовати онҳоро ба таҳлили амиқу пурвусъат овардаанд.

Агар алоқаи навпардозиҳои мазмунии ин асарҳоро бо рангомезии навигарии шаклиашон ба тадқик гирем — шукуҳу шахомати идеявии онон чун осори реализми сотсиалистӣ, ки аз як сарчашма ғизо мегиранд, зуд маълум мегардад.

Дар асарҳои реализми сотсиалистӣ шаклу услубҳо ва во-ситаҳо гуногун ва сернамуданд. Ба ҳар як шакл ва ҳар як услуб барои он як воситаи ҳоси таъсир зарур аст, ки аз ҳар гуша ба оғаридани образи амиқу таъсирпазири ҳақиқати зиндагӣ ҳизмат кунад. Дар ҳолати адои ин вазифаи худ мавқеи онон дар маҳзани муҳиммоти бадеии реализми сотсиалистӣ гаронмоя ва боифтиҳор аст.

<sup>1</sup> Георгий Ломидзе. Чувство великой общности. М., 1978, стр. 70.

**Таърихи ном гириф-  
тати «реализми сот-  
сиалист»**

**Методи реализми сотсиалист** дар осори бадеъ ҳанўз пеш аз Революцияи Октябрь дар амал татбиқ ёфта бошад ҳам, дар илми адабиёту санъати советӣ дертар ном гирифт. Ҷустуҷӯ ва мубоҳи-саю музокираҳои олимон ва донишмандон, ки солҳои дурӯз давом мекард, таъбиру истилоҳҳои «реализми пролетарӣ», (Ф. В. Гладков, Ю. Н. Либединский), «реализми тенденциявӣ» (Маяковский), «реализми каҳрамонӣ», «реализми романтикӣ», «реализми бо мазмуни сотсиалистӣ» (В. П. Ставский), «реализми монументалӣ» (А. Н. Толстой) ва ғайраҳоро ба миён овард. Дар натиҷаи баҳсу мунозираҳо, ниҳоят, истилоҳи «реализми сотсиалистӣ» ҳамчун категорияе (дараҷае), ки ба маърифати назарии таҷрибаи нави бадеъ мусоидат дорад, қабул шуд. Факат вай мақсаду муроди ҳамаи соҳаҳои санъату адабиётро мувофиқи талаботи фалсафаю эстетикаи нав ҳартарафа комил ифода карда метавонист. Баробари методи реализми сотсиалистӣ дар санъати советӣ дигар усулҳои эҷодӣ низ зиста амал мекарданд: реализми танқидӣ, романтизм, авангардизм, реализми фантастикӣ (афсонавӣ), натурализм. Вале онҳо дар шароити вокеяти нави революционӣ тафйироти муайяне дид, дар ҷараёни умумии санъати сотсиалистӣ ҳамроҳ шуданд.

Дар мағҳуми «реализми сотсиалистӣ» ягонагии мавқеъҳои ҷаҳонбинӣ («сотсиалистӣ») ва метод («реализм») комилан акс ёфтаанд. Табиати ҷамъиятии методи реализми сотсиалистиро ҳамчун воситаи ба таври эстетикий маърифат карданӣ ҳаёт синфи коргар ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоии ба он мансуб муайян мекунанд. Ҳар як синф одатан на танҳо назарияи фалсафӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, балки инчунин нуктаи назари эстетикиашро мукаррар намуда, мажзани бадеии худро бунёд мекунад. Пролетариат аз ин ҷиҳат истисно нест. Санъати нави пролетарӣ ба мӯқобили рӯҳияи пассив ва ақидаҳои одамбезорӣ баромада, ба манфиату қайфияти миллионҳо меҳнаткашон барои навсозии революционии ҷамъият хизмат мекунад. Реализми сотсиалистӣ дар ҳақиқат солиён шавқи завқи бунёдкорӣ ва фаъолияти бузурги эҷодии оммаи меҳнаткашони аз юғи истисмор озодгаштаро бо камоли некбинӣ-оптимистӣ ифода менамояд.

«Реализми сотсиалистӣ» ҳамчун методе, ки ба талаботи эстетикии санъату адабиёти революционӣ комилан ҷавоб дода, заминai озодӣ ва ҷустуҷуи эҷодии он гардидааст, баъди соли 1932 ҳукуқҳои гражданиӣ пайдо кард. Ниҳоят, дар анҷумани яқуми умумии тифоқии нависандагони советӣ (1934) бо сардории М. Горький ва иштироки ҳодимони намоёни мамлакат ва маданияти пошқадами ҳориҷӣ.— А. Барбюс, М. Андрсен-Нексе, И. Бехер, В. Бредель ва дигарон **ба методи реализми нав расмӣ номи реализми сотсиалистӣ** дода шуд. Вазифаҳои он дар аввалин устави Иттифоқи нависандагони советӣ ҳам-

чун методи асосии адабиёти бадей ва танқиди адабӣ муайян гардид, ки то ҳол аҳамияташро гум накардааст: «...инъикоси ҳаққонӣ ва таърихан конкрети воқеяят дар инкишофи револютсиониаш» бо мақсади «навсозию тарбияи меҳнаткашон дар рӯҳи сотсиализм». Ин таъриф ҳамаи аломатҳои мӯҳимтарини реализми сотсиалистиро ба ҳисоб гирифтааст: ҳам онро, ки ин санъат дар миқёси маданияти бадеи ҷаҳон ба Ҷодиёти конкрети таърихӣ мансуб аст; ҳам онро, ки асосҳои реалии вай — воқеяят дар инкишофи револютсиониаш акс ёбад; ҳам он, ки мақсади ягонаи ин метод ҳамчун қисми маданияти сотсиалистӣ (коммунистӣ) бояд барои навсозии ҳаёти ҳалқи меҳнаткаш ва тарбияи ўравона гардад.

Реализми сотсиалистӣ, чунон ки боло ишора шуд, шаклу намуд ва услубҳои гуногуно мепарварад. Ҳар як санъаткор мувофиқи анъанаҳои миллӣ ва қобилияту завки шаҳсиаш асар Ҷодо менамояд. Санъати реализми сотсиалистӣ, ба қавли Ноҳим Ҳикмет, бо вучуди сифатҳои рангини наҷибонааш як конунияти мӯқовиматназир дорад: «ҳақиқати ҳаётро бо идро-ку эҳсос ва ҷашмандози марксист-ленинӣ инъикос кардан...»<sup>1</sup>.

Мағҳуми реализми социалистӣ тадриҷан маъруф ва машҳур шуда ба дараҷаи инкишофи маданияти бадеи сифатан нави ҷаҳон пурра мувофиқат кард. Ҷодо ва татбиқи ин метод бо номи Горький, Маяковский, Шолохов, Бехер, Брехт, Арагон — дар адабиёт; Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Петров, Герасимов — дар санъати кино; Греков, Мухина, Дейнека, Гуттузо, Сарьян, Сикейрос — дар рассомӣ; Прокофьев, Шостакович, Дунаевский, Кабалевский, Хренников, Ҳачатуриян — дар мусиқӣ ва бисёр дигар нависандаро санъаткорони намоёни советӣ ва ҳориҷӣ вобастааст.

Ин ҳама фикру зикре, ки оид ба таърихи ташаккулу мубориза ва нуфузи ин метод гуфта шуд як тарафи масъала аст. Тарафи дигари мухимми методи реализми сотсиалистӣ ва оламшумулиаш дар принципу хусусиятҳои барҷастаи он гирдомадааст.

#### Принципҳои методи «реализми сотсиалистӣ»

Принципҳои методи реализми сотсиалистӣ ҳамчун ҷамъбости ташаккули маданияти бадеи сотсиалистӣ дар анҷумани 1-ўми нависандагони советӣ дар соли 1934 муайян гардид. Принципҳои асосии методи реализми сотсиалистӣ **партиявият**, ҳалқият ва **синфият**, ки асосҳои назариашон дар асарҳои В. И. Ленин ва ҳуҷҷатҳои ҲҚИШ кор карда шудаанд, дар танқиди бадей ва эстетикаи марксистӣ-ленинӣ низ тасдиқу тараққӣ ёфтаанд. Дар боби «Партиявият, ҳалқият ва синфияти адабиёти бадей» дар хусуси ин се ҷиҳати мухимми санъату адабиёт муфассал мӯҳокима рафт. Ҳоло ба муносибати таҳлили ме-

<sup>1</sup>. Проблемы становления реализма в литературах Востока (сб.). М., 1964, стр. 257.

тоди реализми сотсиалистій ва принципҳои он ба мафхумҳои ии се моддаи зарури адабиёт баъзе фикрҳо илова хоҳад шуд.

Реализми социалистій доир ба масъалаи идеали одаму чамъият ҳар гуна зиддият, номуайяни ҷаҳонбинон рад мекунад. Партиявияти коммунистій ҳамчун маҳаки ин метод, бо мавқеъҳои равшану муайяни ғоявии нависанда алоқаи узвӣ дорад. Принципи асосии адабиёту санъати реализми сотсиалистій аз росту кушод ва бошуурона ҳимоя кардан манғиати меҳнаткашон иборат аст. **Ҳимояти бошууронаи манғиати ҳалқ** аз тарафи нависанда ҳамоно риояи принципи партиявияти коммунистій ба шумор меравад.

Партиявияти реализми сотсиалистій, ки таъриху тақдири ҳалқро бо идеяномони коммунистій тарафдорӣ мекунад, аз санъаткор ҷуқур омӯхтанду донистани ҳаётро талаб намуда, боиси шурмазмунни асари бадеӣ мешавад. Партиявияти реализми сотсиалистій ҳамчун кутбнамои санъаткор дар ҷустуҷӯи ў, роҳи дурусти интиҳоби мавзӯи муҳимму зарур ва назари некбинонаро ба оламу оламиён талқин мекунад.

Принципи партиявияти адабиёти советӣ, ҳамчун инкишофи минбаъдаи таълимоти марксисті оид ба **синфияти санъат** ба як шакли идеология зуҳур менамояд. Маркс ва Энгельс дар бисёр нутқу гуфторҳояшон роҷеъ ба масъалаи адабиёту санъат исбот кардаанд, ки мазмуни эҷодиёти ин ё он санъаткор ҳатмӣ бо ҷаҳонбинии ў, бо таваҷҷӯҳ ё нафроти синфии вай алоқаманд аст.

Бар ҳилоғи тасдиқи ҳомиёни эстетикаи буржуазии идеалистій, ки адабиёту санъатро аз ҳаёти ҷамъияти дур дониста, берун аз манғиатҳои синф мебинанд, **санъаткорони реализми сотсиалистій** бо таҳлили партиявии зиндагӣ ва аз мавқеъҳои идеологии синфҳои коргару меҳнаткаш инъикос кардан воеяят синфияти адабиёту санъатро собит намудаанд. В. И. Ленин материализмро ба объективизми буржуазӣ муқобил гузашта, навишта буд: «...материализм, гуфтан мумкин аст, партиявиятро дар бар гирифта, касро водор мекунад, ки дар вакти баҳо додан ба ҳар ҳодиса рӯирост ва ошкоро дар нуқтаи назари ғурӯҳи муайяни ҷамъияти истад»<sup>1</sup>. Аз ин қайди доҳӣ чунин ҳулоса бармеояд, ки партиявият ҳимояи рӯирости манғиатҳои синфи муайян буда, натиҷаи муборизаи синфии хеле тараққиёфта, натиҷаи фаҳмидани робитаи синфии тарафайн ва муҳофизати мӯътакидонаи манғиатҳои синфии худ мебошад.

Дар адабиёти реализми социалистій **ҳалқият** ба мартабаҳои аълоинаяи худ, яъне то ба дараҷаи партиявияти коммунистій расида, дар ҳифзи манғиатҳои асосии меҳнаткашон зуҳур меёбад. В. И. Ленин маҳорати классикони адабиёти рус,

<sup>1</sup>. В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 1, саҳ. 465.

максусан революционерони демократро дар кори ифода карда тавонистани нүктай назари халқ тақдир намудааст. Аммо Ленин алоқай онсоно бо халқ суст донистааст, агарчи вай назар ба алоқай революционерҳои дворянин васеъ ва чукуртар буд. В. И. Ленин дар мақолааш «Хотираи Герцен» нишон дод, ки танҳо насли сеюми революционерон, партияи большевикӣ бо халқ алоқай узвии комилро комёб шуданд. Ин ба замоне рост омад, ки ҳаракати худи оммаҳои халқ чун «бӯрон» туғён мекард. **Дар ин марҳалаи нав ҳалқият бо партиявияти адабиёт бо ҳам пайваста гардида.** Партиявияти адабиёт дар ин асно маъни халқият гирифта, партияи большевикӣ чун ифодакунанда ва ҳимоятгари орзӯю уммеди оммаҳои васеи халқ зухур кард. Пешгуни В. И. Ленин оид ба он, ки адабиёти нави сотсиалистӣ «на ба даҳ ҳазор болонишинос», балки ба миллион ва даҳҳо миллион меҳнаткашон хизмат мерасонад, дар даврони мо пурра чомай амал пӯшид. Дар ҳамин аст фарки муҳимму принципиалии партиявияти коммунистии реализми сотсиалистӣ аз партиявияти буржуазӣ.

Тамоми таҷрибаи тараққии адабиёти советӣ аз хизмати содиконаю фидокоронаи нависандагони мо ба халқ, ба идеалҳои коммунизм шаҳодат медиҳад. Осори нависандагони советӣ, ки методи реализми сотсиалистӣ роҷнамои эҷодиёти онҳост, дар замони соҳтмони панҷсолаҳои сотсиалистӣ, дар давраи Ҷангӣ Бузурги Ватаний ва баъди он мисоли ибратаи гези пайвастагӣ бо халқ мебошад. Ҳамроzi халқ, ҳамдами ғаму андӯҳ ва шодию сурури вай будан нависандаро на фақат маънан бой мегардонад, инчунин ба ў барои эҷоди асарҳои баландгояю пурмазмун ва шаклан баланд илҳом мебахшад.

Дар ҳоли ҳозир, ки халқи советӣ бо қарору нишондодҳои ҳукумати советӣ, анҷумани **XXVIII ҲҚИШ**, Конференцияи **XIX** партия (июни 1988), анҷуманҳои **якуми** депутатҳои халқи СССР (май — июни 1989), **дуум** (декабри 1989), анҷумани **сеюми** ғайринавбатии депутатҳои халқи с. ИҶШС (марти 1990), анҷумани **ҷоруми** депутатҳои халқи с. ИҶШС (декабри 1990) ва фикру андешаҳои ҷамъомади аҳли маданият ва санъату адабиёти советӣ дар Кремль (октябри 1990) рӯхбаланд гардида, дар иҷрои нақшаҳои иқтисодиёти бозорӣ дар мубориза барои фаровонии неъматҳои моддию маънавӣ дар роҳи муҳайё кардани шароитҳои мусоиди рӯзгор камари ҳиммат бастааст, вазифаи санъаткорони советӣ бафоят меафзояд. Ин вазифаҳои муқаддаси партияю ватан алоқай боло ҳам зичтар доштани адабиёту халқи моро талаб мекунанд. Шавқу рағбат ва манфиати халқро донистан, ба шодию ҳурсандӣ ва ғаму андӯхи вай шарик будан, ҳақиқати ҳаёт, идеалҳои инсонпарварии моро пойдор намудан, иштироккунандаи фаъоли сотсиализми наин шудан — маҳз ҳамин аст ҳалқияти ҳақиқӣ ва партиявияти ҳақиқии санъат.

**Хусусиятхон реализм** - **Реализми сотсиалистій**, ки дар таърихи санъими сотсиалистій ати реалистій марҳалай аълоинай он шинохта шудааст, соҳиби хусусиятҳои хоси худ мебошад: ҳозирзамонӣ, ҳақиқатнигорӣ, тасвири воқеяят ва шахсияту чамъият на танҳо бо диди гузаштаю ҳозира, балки инчунин бо умебахшии (перспективаҳои) ояндаи он, яъне дар тараққии революциониаш ва гайра. Методи реализми сотсиалистій, ки дар рафти ташкили худ беҳтарин хусусиятҳои реализми классикӣ ва романтизми революциониро дар бар кардааст, инъикоси олами ҳодис ва манзараҳои зиндагиро дар ҳаракати диалектикаш пеш мегузорад. Романтикаи революционии адабиёти реализми сотсиалистій бештар дар он зохир мегардад, ки санъаткор дар нишонаҳои аввалини ниҳоли рӯзгор ва одамон ояндаи дурахшони демократии онхоро пай бурда ва дарк карда, қаҳрамонони мусбати худро дар асарааш бо тамоми мураккабий муносибаташ бо чамъияту табиат нишон медиҳад.

Ба ҳамин тарик, романтизми революционии адабиёти советӣ романтикаи худи воқеяяти сотсиалистиро акс карда, планҳои бузурги гуманистии «фардои» моро ба тасвири мегирад, ки он имрӯз бо меҳнати бошурунай мардуми мо тайёр шудааст.

Луи Арагон (нависандай рӯзшанфикри Франсия) шодравон доир ба хусусиятҳои ҷаҳонии ин метод хуб гуфтааст: «Мо ба замоне расидем, ки маъниидоди оддии олам ба ҳеҷ кас каноатмандӣ намеорад, вакте расид, ки одам дунёро дигаргун сохтан меҳоҳад, бинобар ин дар назди санъати даврони мо талаботӣ табиӣ ба миён омад, ки вай дар маркази ҳалли асосии ин муаммо бошад, реализми он аз баёни тасвироти сирф тавсифӣ даст қашад ва барои навсозии ҷаҳон ба майдони муҳориба доҳил шавад. Мана ҳамин **реализми сотсиалистій номдорад**»<sup>1</sup>.

Алоқаи бевоситаи реализми сотсиалистиро бо воқеяяти таърихии асри мо, бо муборизаи прогресси инсоният ҳамчун хусусияти барҷастаи ин метод М. Шолохов дар нутқи худ дар Стокгольм ҳангоми ба ў супурдани мукофоти Нобелӣ барҷаста баён кард: «Дар ҳоли ҳозир,— гуфт ў,— дар хусуси як навъ авангардӣ (пешгардӣ, пешқадамӣ) бисёр мегӯянд ва ба мағҳуми он таҷрибахои расмшудаи соҳаи шаклро асосан пеш мегузоранд. Ба назари ман, чунин санъаткорон авангарди ҳақиқианд, ки дар асарҳояшон мазмуни нав қашф намуда, дар онҳо хусусиятҳои асри моро муайян менамоянд... Ман дар бораи реализме мегӯям, ки соҳиби идеяи нав карданӣ зиндагӣ, навсозии он баҳри манфиати инсон мебошад. Ман, бешак, дар бораи реализме мегӯям, ки мо ҳоло **сотсиалистій** меномем. Хусусиятҳои хоси он дар ҳамин, ки вай ҷаҳонбиниеро ифода ме-

<sup>1</sup>. «В защиту мира», М., 1958, май, стр. 17.

намояд, ки мушоҳидакориро рад карда ва аз воқеяят дур на-  
рафта, ба мубориза барои прогресси инсоният даъват меку-  
над, барои ба максад расидани миллионҳо одамон имконият  
фароҳам меорад, роҳи пайкори онро равшан месозад»<sup>1</sup>.

Дар баробари ин, реализми сотсиалистӣ аз рӯи якачнӣ дигар  
хууссиятҳои муҳиммӣ амал менамояд, ки онҳо фарқияти  
вайро аз реализмҳои гузаштаю ҳозира ҷозибу роғиб мегар-  
донад: **ватанпарварии (патриотизми) советӣ, интернатсиона-  
лизми пролетарӣ ва инсондӯстии (гуманизми) сотсиалистӣ.**

Баъди Револютсияи Кабири Октябръ, ки барои хаёти хуш-  
баҳтонаи оммаи меҳнаткашон шароит муҳайё шуд, ватанпар-  
варии советӣ ҳам замина пайдо карда, тадриҷан ба қуллаҳои  
баланд расид. Маданияти олии одамони поквиҷдони советӣ  
ва ғайрату қӯшиши ҳар як фарди дилсӯз дар роҳи пойдории  
ғалабаҳои ватан ва нашъунамои ҳар як соҳаи илму дониш  
ва санъаткорию ҳунарнамои ин ё он мутахассис аз хисси  
шавқандези ватандӯстии ў башорат медиҳад. Солҳои Ҷангӣ  
Бузурги Ватани санчиши ҷиддии ватандӯстию вафодории ҳал-  
қи советиро дар тамоми олам намоиш дод.

Ватанпарварии советӣ ҳаргиз мағҳуми маҳдуди миллӣ на-  
дошта, манфиатҳои одамони советиро ба манфиатҳои оммаи  
меҳнаткашони дигар қитъаю қишварҳо муқобили намегузорад.  
**Ватандӯстии советӣ ҳамеша мувоғики интернатсионализми  
пролетарӣ амал мекунад.** В. И. Ленин дар бораи пайвастагии  
ватанпарварӣ бо интернатсионализми пролетарӣ дар макола-  
аш «Дар бораи ифтиҳори миллии великороссҳо» хеле равшан  
гуфтааст. В. И. Ленин дар ин боб таълим-медиҳад, ки «...как  
на факат фикри миллати худро кунад, балки манфиатҳои ҳа-  
ма, озодӣ ва баробарҳукуқии умумии онҳоро аз миллати худ  
авлотар донад... дар ҳама мавриҷҳо вай бояд бар зидди маҳ-  
дудӣ, дарbastағӣ ва алоҳидагии майдамиллӣ, барои ба назар  
гирифтани том ва умумӣ, барои тобеъ кунонидани манфиат-  
ҳои хусусӣ ба манфиатҳои умумӣ мубориза барад»<sup>2</sup>.

Ҳалқи советӣ, ки бо сардории синфи коргари рус даврони  
нави сотсиалистиро дар таърихи башарият барпо кард, тақ-  
дири инсониятро аз тақдири худ чудо надониста, ба меҳнат-  
кашони умумиҷаҳон роҳи бародарию баробарӣ ва баҳту сао-  
датро нишон мёдиҳад. Дар солҳои 1937-38, ки беҳтарин фар-  
зандони мамлакати мо бо даъвати вичдон ба муқобили исён-  
корони фашисти Испания ҷангиданд ва дар Ҷангӣ Бузурги  
Ватани, ки ҷанговарони советӣ ба миллату ҳалқҳои бисёр  
мамлакатҳои Ғарбу Шарқ дasti ёрӣ дароз карда, онро аз  
ғуломию бандагӣ начот доданд,— аз рӯи вазифадории интер-  
натсионалий буд. Дар ҳоли ҳозир ҳам партия ва давлати Сове-  
тий якҷоя бо ҳалқи эҷодкораш ба муборизони роҳи миллӣ-озо-  
дихоҳии дунё мададгорӣ намуда, барои ободонию пешравии

<sup>1</sup> «Правда», 1965, 11 декабря.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Асаҳо. ч. 22, саҳ. 378—379.

якқатор мамлакатхои ақибмондаи хориҷӣ ёрии бетамаи худро дареф намедоранд. Ин ҳама боиси ифтихори ҳалқи советӣ ва адабиёти бадеии ўст.

**Ватанпарварии советӣ ва интернатсионализми пролетарио аз одамдӯстии (гуманизми) сотсиалистӣ чудо кардан ҳеч мумкин нест.** Одамдӯстии сотсиалистӣ иштироки фаъоли одамонро барои ташкили хушбахтии инсон мепардозад. Гуманизми сотсиалистӣ аз гуманизми буржуазӣ қатъиян фарқ дорад. Дар ивази суханпардозии буржуазия дар бораи муҳаббат нисбат ба одам ва «сулҳу салоҳи синғӣ», гуманизми сотсиалистӣ моҳияти зиддияти синфиро ошкор соҳта, муборизаи ошти-напазирро бо истисморчиён баҳри озодию ҳаёти босаодати мардум пеш меронад.

А. М. Горький ин ҳусусияти намоёни санъати сотсиалистиро баланд баҳо дода буд. Осори бадеии худи А. М. Горький ва дигар<sup>1</sup> адабони намоёни советӣ моломоли чунин гуманизмest, ки бо коидаҳои инсондӯстии ҷамъияти сотсиалистӣ комилан мусоидат дорад. Павел Власов, Павел Корчагин, Чапаев, гвардиячиёни ҷавон, Воропаев (Павленко), Тутаринов (Бабаевский), Ёдгору Эргашулом, Қодирпаҳлавону Ҳасани аробакаш, Ҳайдаркулу Асо, Пулод Қодиров, Сафар Одинаев, Давлат Сафоев ва дигарон барои истиқлолияту озодии инсон ва баҳту саодати ў, барои неъмати колектив чон нисор кардаанд.

Ҳамин тавр, **ватанпарварии (патриотизм) советӣ, интернатсионализми пролетарӣ ва инсондӯстии (гуманизми) сотсиалистӣ** бо ҳам алоқаи узвӣ дошта, шавқу шарораи ғоявии осори реализми социалистиро ташкил медиҳанд.

Методи реализми сотсиалистӣ ҳамчун пояти баландтарини реализм оғаридагори образҳои мусбати адабиёти даврони нави сотсиализм мебошад, ки мислашро таъриҳи надонистааст. Нависандагони советӣ бо ин методи серпаҳлу ва ҳартарафа мутараққӣ образи миллионҳо меҳнатдӯстону бунёдкорон, навсоландагони ҷамъияту табиатро эҷод менамоянд. Нависандагони советӣ дар эҷодиёти худ симони мусоири моро ҳамчун бинокори ҷамъияти ҳақиқии якӯмини социалистӣ дар ҷаҳон тасвир карда, корнамоиҳои ўро дар тараққии беназири илму техника, кибернетикаю космонавтика ва адабиёту санъат нишон медиҳанд. Муваффакияти бузурги адабиёти советӣ дар тамоми кураи арз, пеш аз ҳама, қаҳрамони нави асарҳои санъаткорони монанди советӣ, ҷаҳду ҷадал ва комёбихои ў мебошад.

**Реализми сотсиалистӣ дар адабиётҳои миллий** — республикаҳои Осиёи Миёна мавқеъ ёфтани методи реализми сотсиалистӣ ба ҳусусиятҳои хос соҳиб аст. Дар санъату адабиёти Шарқӣ советӣ — Осиёи Миёна ва Қазоқистон, районҳои дурдасти Шимоли мамлакат ва дигар реализми сотсиалистӣ баъди фатҳу зафари Революцияи Октябръ ҳамчун дастури нағозозию ташаббуско-

рии эчодӣ тадриҷан ҷорӣ шуда, амалан татбик ёфт. Бисёр халқҳои ватани мо — халқҳои хурди гӯши дурдасти Шимоли мамлакат — эвенку эвенҳо, чукчию корякҳо, мансию нивҳҳо, наанаю бурята ва гайра, инчунин тунғусу қалмиқ ва як қисми халқҳои Қавказ — аварҳо, Қабардину болкарҳо чун казоку кирғизҳо дар Осиёи Миёна пеш аз Революцияи Октябрь бе ҳату савод буданд. Чи онҳо ва чи қисми асосии халқҳои тоҷику ӯзбек, ки маданияту адабиёти қадими доштанд, ба маъною мазмунӣ революсия ва навсозиҳои он, ба бозёфтҳои маданияти нави сотсиалистӣ якбора сарфаҳм нарафтаанд.

Ақлҳои ҷӯяндаи Осиёи Миёна — Дониш, Шохин, Фурқат, Муқими, Завқӣ, Асири, Айнӣ, Абай, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ ва баъзе дигарон дар муҳити ҳукмравоии шоху амирон ва дину шариат то ба дараҷаҳои реализми маорифпарварӣ расида, дар асарҳояшон ғояҳои демократӣ ва норозигии аҳли меҳнатро ифода намудаанд.

Вазъияти адабиёти халқҳои украину белорус, гурцию армани, озарбойҷону тотор назар ба адабиёти Осиёи Миёна дигар буд. Намояндагони пешқадами адабиёти ин халқҳо — Павло Тычина, Максим Рыльский, Янка Купала, Якуб Колас, Илья Чавчавадзе, Лео Кначели, Шальва Дадиани, Мирзо Фатҳали Охундов, Ҷалил Мамадқулизода, Гафур Қулаҳметов ва дигарон бо таъсири процессҳои революсияи ва анъанаҳои демократии адабиёти рус барномаи эстетикии реализми танқидиро кор карда баромада буданд. Муносибатҳои дӯстӣ бо А. М. Горький ва дигар адабони рус, тарҷумаи осори онон ба забонҳои миллии худ аксари ин санъаткоронро то андозае ба талаботи адабиёти сотсиалистӣ наздиқ оварда буд.

Баъди Революсияи Октябрь ба ҳамаи адабони советӣ барабар лозим омад, ки вазифаи масъулиятноки адабиётро ҳамчун кувваи фаъоли навсозандай ҳаёти ҷамъияти ва зиндагии одами хуб фаҳмида, дар ин самт ҷадал кунанд. Методи реализми сотсиалистӣ аз рӯзҳои аввали фатҳу зафари Революсияи Октябрь ҳамчун усули муносиби эчодӣ дар замони ҳукмронии диктатураи пролетариат ба дили адабони \*милӣ\* ва қаламкашони тоҷик роҳ ёфт. Ба С. Айнӣ насиб шуд, ки аввалин татбиқкунандаи ин усул дар адабиёти муосири тоҷик гардад.

С. Айнӣ аз нахустин маршу шеърҳояш, очерку мақолаҳои публицистиаш то романи «Доҳунда» қонунияти методи реализми сотсиалистиро поя ба поя омухта, ба баландиҳои он расидааст. Асарҳои индавринаи ў, ки аз ғояҳои революсияи ва синфият Ҷаршор буданд, ниҳоят, дар «Доҳунда», «Гуломон» ва «Ёддоштҳо» таҷассум ёфтанд. Дар ин асарҳо ҳаёти халқи тоҷику ӯзбек ва тақдири таъриҳии онон аз замонҳои гузаштai ғуломӣ то ҳаёти нави сотсиалистӣ ва колхозӣ аз мавкеи таълимоти марксизм-ленинизм бо тамоми зуҳуроти диалектикаш инъикос гардидааст. Муроҷиати Айнӣ барои комёбиҳои

навкориаш ба таҷриба анъанаҳои прогрессию революционии дигар адабиётҳои миллӣ ин процессро тезонид.

Баъзе ходимони маданият, назариячиён роли мусбати ягонағии маданияти сотсиалистиро дар инкишофи маданияти миллӣ инкор карда, маҳдудияти истиқлолияти онҳоро баҳона нишон медиҳанд. Ин нуқтаи назар беасос буда, фактҳои реали онҳоро радду бадал мекунанд. «Таърих шаҳодат медиҳад, ки,— менависад академик Храпченко,— маҳдудият ва бемадориу нотавонии маданиятҳои миллии алоҳида на дар натиҷаи алоқаи бевоситаи онон бо маданиятҳои дигар ҳалқҳо, на дар натиҷаи қабули сарватҳои чамъовардаи онон ба амал меояд, балки ба сабаби чудо истодан аз ин сарватҳо ва аз таҷрибаи оғариниши маданият дар мамлакатҳои пешқадам, ба сабаби чудой аз комёбихои дар ин соҳа ӯзироғардида рух медиҳад. Маҳз чудой ва алоҳидагӣ маданияти миллиро ба талафи бисёр омилҳои эҷодӣ меорад, ҳол он, ки робитай байни миллатҳо вайро қувват мебахшад ва ғанӣ мегардонад»<sup>1</sup>.

Дар ин ҳусус, яккатор санъаткорони забардасти миллии советӣ М. Авезов, С. Вурғун, Э. Топчян ва дигар андешаҳои мусбати ҳудро нисбат ба таъсири байниядигарии адабиётҳо бо камоли завқ гуфтаанд<sup>2</sup>. Доир ба аҳамияти эҷоди достонҳои реалистии мусоир бо баҳисоб гирифтани таҷрибаи адабиётҳое, ки дорои анъанаҳои бои реалистианд, Мирзо Турсунзода дар маърӯзааш дар съездӣ IV нависандагони Тоҷикистон ҳуб гуфта буд: «...жанри эпикӣ назми советии тоҷик на танҳо аз намунаҳои гузаштаи ҳуд, балки аз асарҳои беҳтарини ҳалқҳои дигар меомӯзад. Он рафиқоне, ки танҳо дар ҷорҷӯбай анъанаҳои миллии ҳуд маҳдуд мемонанд, онҳо дар доираи шоирони «аҳамияти маҳаллидор», дар доираи маҳдудиятҳои миллӣ мондан мегиранд ва дар адабиёт наметавонанд қарзи партияйӣ ва граждании ҳудро адо кунанд»<sup>3</sup>.

Бешак, аҳамияти адабиёти рус дар инкишофи адабиёти сермиллати советию ҷаҳонӣ ва дар пайдоиш тараққии метоҳи реализми сотсиалистӣ баҳсонопазир аст. Вале дар баробари ин, таҷриба ва анъанаҳои бои адабиётҳои миллӣ, тафаккури эпикӣ миллӣ ва шакли реализми маорифпарварии онҳо бо муваффақиятҳои адабиётҳои мутараҷӣ, маҳсусан адабиёти рус омехта шуда, барои нашъунамои адабиёти реализми сотсиалистӣ роҳ қушоданд. Маҳз ҳамин заминай эстетикии миллӣ боиси эҷоди асарҳои намоёни эпикӣ ҳалқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон гардид.

Методи нави бадеӣ чунин асарҳои арзандаро ба мисли «Доҳунда» ва «Ғуломон» (С. Айнӣ), «Абай» ва «Роҳи Абай»

<sup>1</sup> М. Б. Храпченко. Горизонты художественного образа. М., 1982, стр. 145.

<sup>2</sup> Ниг.: И. Г. Неупокоева. Проблемы взаимодействия современных литератур. М., 1963, стр. 162.

<sup>3</sup> М. Турсунзода. Ҳаёт ва адабиёт. Душанбе, 1959, сах. 34—35.

(М. Аvezов), «Кишвари бедоргашта» (Г. Мусрепов), «Карганда» (Г. Мустафин), «Мактаби ҳаёт» (С. Муқанов), «Хуни мукаддас» (М. Ойбек), «Одамони замони мо» (Т. Сидикбеков), «Набит-тоғ» (Б. Карбобоев), «Нур дар зери замин» (Сасикбоев), «Хоҳарон» (А. Мухторов), романы сегонаи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» (Ч. Икромӣ), «Шӯроб (Р. Чалил), «Восеъ ва «Фирдавсӣ» (С. Улуғзода), повесту романҳои Чингиз Айтматов, Фотех Ниёзӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев, Юсуфчон Акобиров, Муҳиддин Хоҷаев; дар назм — достонҳои М. Турсунзода, F. Гулом, Мирмуҳсин, М. Миршакар, М. Қаноат, Қ. Қиром, А. Ҳаким, Гулназар ва бисёр дигарро ба майдон овард. Роману достонҳои ин суханварон, ки хусусиятҳои монументалӣ доранд мағзараҳои рангини ҳаёти ҳалқҳои Осиёи Миёна ва таърихи тӯлонии муборизаи онҳоро бошуқӯҳмандӣ акс намудаанд.

Таҷрибаи эҷодии коллективӣ бо гуногуншаклиаш ба истиқлолияти асаарҳои санъаткорони чудогона ва таъсирбахши онҳо ба процесси адабӣ-бадей ҳеч ҳалал намерасонад. Зоро ҳар як асару эҷод ҷанбаи қобилияту истеъодди хосса ва тасвиркорӣ бикри ҳар як суханвар аст. Иттиҳодӣ ва ҳамбастагии эҷодӣ куввати таъсири эстетикиро ба табақаҳои гуногуни ҷамъиятӣ боз ҳам зиёдтар меафзояд.

Ба ҳамин тарик, ҳаракати адабӣ дар адабиёти Осиёи Миёна ва Қазоқистон аз достонҳои қаҳрамонӣ ва эҷодиёти даҳнакии ҳалқ то маорифпарварӣ ва аз шаклҳои реализми маорифпарварӣ, дар шароитҳои нави зиндагӣ, то ба реализми сотсиалистӣ ҷараён карда ташаккул ёфт.

Маърифату қашфи бадеи ҷаҳони ҳозира пур аз ихтилофот буда, муаммо ва типҳои гуногунро падид меорад. Идроқи комили он дар ҳолате мумкин мегардад агар муносибати танқидӣ революционии санъат ва назарияи он ба воқеияте, ки сабаби навигарӣ ва таҳаввулоти вай дар рӯҳи идеалҳои гуманистӣ шудааст, ба асос гирифта шавад. Аз ин рӯ тасодуф нест дар давраи навсозӣ, ки он ба соҳаи рӯҳио маънавии ҷомеаи мо низ даҳл кардааст, мубоҳисаҳо оиди масъалаҳои мухимми назарияи реализми сотсиалистӣ ба ҷунбиш омадаанд. Инро такозои конунии ҳозирзамон ба миён оварда, аз мавкеи имрӯзроҳи 74-солаи таърихи санъату адабиётро дарк намудан меҳоҳад, то ки баъзе баҳоҳои нодурусти ҳукмравою субъективии ба ҳодисаҳои назарияни маданияти бадей додашударо дар давраи шаҳспарастӣ ва сукуту рукут азnav дида баромада, номунофиқиятии байни таҷрибаи бадей, реалияти раванди эҷодӣ ва маънидоди назариявии онро бартараф намояд. Дар ин ҷараён бағояти ҳурмату эътибор нисбат ба таъриҳ ва анъанаҳои неки ниёгон поквичдон будан ва ба дараҷаи аълоина қадрдонию қадршиносӣ кардан қарзу фарз аст.

## МУНДАРИЧА

Аз мұаллиф . . . . . (3—7)

### Сарсухан

Илми адабиёт ва вазифаҳои курси «Мұқаддимаи адабиётшиносӣ» (8—10) Адабиётшиносӣ ва қисматҳои он (10—18). Қисмҳои ёриди-хандаи адабиётшиносӣ (18). Вазифа ва мазмуни фаслҳои курси «Мұқаддимаи адабиётшиносӣ» (18—19).

#### 1. Ҳусусиятҳои умумии адабиёти бадеӣ

##### 1. Афкори адабии назарӣ то миёнаи асри XIX

Системаи фалсафии даврҳои гуногун ва афкори олимони Юнони кадим, Аврупою Шарқ ва Руссия. Арасту ва дигарон (25—26); Мухаммад-ал-Хоразмӣ, Абӯнаср-ал-Форобӣ, Абуали ибни Сино, Абӯрайхон-ал-Берунӣ, Абубакр ибн Закариён Розӣ, Алкиндӣ Мухаммад, ибни Рушд ва дигарон. Буало, Дени Дидро, Г. Лессинг (20—23); Олимони рус ва Ломоносову Радищев (29); Гегель, Кант (23—24); Афкори эстетикии назариячиёни адабиёти классикии форсу тоҷик (24—26): «Тарҷумон-ул-балоға» (27—29); «Насихатнома» (29); «Ҳадонк-ус-сехр» (29): «Ҷаҳор мақола» (30—32); «Ал-мӯъчам...» (32—34); «Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иктибос» (34—35): «Расоил-ул-эъчоз» ё «Эъчози Ҳусравӣ» (35—36); Асри XV ва наъояндагони он — Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишер Навоӣ (36—38); «Чамъи мухтасар» (38—39); Бадоевъ-ал-афкор фи саноеъ ал-ашъор (39—40); «Бадоевъ-ус-саноеъ» (40); «Мачмъ-ул-саноеъ» (40—41); «Матлаъ-ул-улум...» (41—42); «Ҳафт кулзум» ва дигар маъхазҳо (42—43).

##### 2. Мақоми революционер-демократҳои рус дар инкишофи илми танқиду эстетика

Белинский (43—46); Добролюбов (46); Чернышевский (46—48). Писарев (48—49).

##### 3. Асосҳои фалсафии илми адабиётшиносӣ

Пайдоиши назарияи адабиёти марксистӣ (49—50); Партиявияти назарияи адабиёти марксистӣ-ленинӣ (51—53).

##### 4. Партиявият, ҳалқият ва синфияти адабиёти бадеӣ (53—59).

Партиявият — шуури коммунистӣ (59—63); Принципҳои ҳалқият ва синфияти адабиёт (63—70).

## 5. Ҳүчкатҳои Партия — санади таърихии инкишофи адабиёти бадей ва адабиётшиноси

Резолюция ва қарорҳои солҳои 20—80 ҚМ КПСС (70—75); Анҷуманҳои XXIV—XXVI Партия (75—79); Анҷумани XXVII КПСС (79—80); Анҷумани XXVIII КПСС (80—82).

## 6. Ҳусусияти идеологии санъату адабиёт

Адабиёт — шакли шуури чамъиятӣ (82—84); Вазифаи идеологии адабиёт (84—87); Фарки адабиёти бадей аз илм (87—89); Фарки адабиёти бадей аз дигар намудҳои санъат (90—91).

## 7. Мазмун ва шакли адабиёти бадей

Мафҳуми мазмун ва шакл (91); Мазмуни асарҳои адабӣ (91—92); Ягонагии мазмуну шакл дар асари бадей (92—93); Объекти асосии тасвири адабиёти бадей (93—95); Табиати эстетикӣ, инсон ва адабиёт (95—97); Адабиёт ва идеали санъаткор (97—99); Вазифаи маърифатбахшӣ ва тарбиявии адабиёт (99—103); Муносабати инсон ба ашёҳои гуногун (104—106).

## 8. Шакли адабиёти бадей

Мафҳуми шакл (106—107); Хоссагии шакли мазмуни асари бадей (107—108; Ягонагии шаклу мазмун (108—110); Йимтиёзи мазмун бар шакл (110—111; Тахайюли бадей (111—113; Прототип (113—114).

## 9. Проблемаи тип дар адабиёти бадей

Тип дар адабиёти бадей (114—118); Таърихияти типи адабӣ (118—120); Гуногунии типсозӣ (120—121).

### *II. Осори адабии бадеӣ ва унсурҳои он*

#### Асари адабӣ ва бадеият

##### 1. Мавзӯъ ва идея (адабиёт ва бадеият) (122—124).

Мавзӯи асари бадей (124—128); Мазмуни идеявии асари бадей (128—130); Идея ва ҷаҳонбинии нависандা (130—136).

##### 2. Образи бадей

Образи бадей. (136—139); Низоу нифоки адабӣ (139—140); Персонаж (140—142).

#### 3. Композиция ва сюжети асари бадей

Композиция (142—144); Сюжети асари бадей (144—146); Унсурҳои сюжет (146—149); Пролог-эпилог (149—150); Пейзаж (150—152); Ручуи лирикӣ (152—154).

#### 4. Забони адабиёти бадей

Макоми давлатии забони тоҷикӣ (форсӣ) (154—155); Забони адабиёти бадей (155—157); Забонҳои эҷодиёти ҳалқӣ ва китобӣ (157—164); Забони иштироккунандагон — воситаи типию фардикунонии характерҳо 164—166).